



ISSN 2308054-X



# ПАЁМИ

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ  
ТИЧОРАТИ ТОЧИКИСТОН

Маҷаллаи илмӣ

# ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ

Научный журнал

# HERALD

TAJIK STATE UNIVERSITY OF COMMERCE

Scientific journal

ISSN 2308-054X

2(31)/2020

# ПАЁМИ

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ  
ТИЧОРАТИ ТОЧИКИСТОН

# ВЕСТНИК

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ

# HERALD

OF THE TAJIK STATE  
UNIVERSITY OF COMMERCE

2(31)

Душанбе, 2020

**ПАЁМИ ДОНИШГОХИ  
ДАВЛАТИИ ТИЧОРАТИ  
ТОЧИКИСТОН**

«Паёми Донишгоҳи давлатии  
тиҷорати Тоҷикистон» аз  
соли 2011 ба табъ мерасад

**ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ**

«Вестник Таджикского  
государственного университета  
коммерции» публикуется с 2011 года

**Сармухаррир**

Ректори ДДТТ Фақеров X.Н.

**Главный редактор**

Ректор ТГУК Факеров X.Н.

**Муовини сармухаррир**

Доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессор Раҷабов Р.Қ.

**Заместитель главного редактора**

Доктор экономических  
наук, профессор Раджабов Р.Қ.

**АЪЗОЁНИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Адамов Н.А.</b>    | д.и.и., профессор, ОАО «ИТКОР», ш. Москва |
| <b>Аминов И.А.</b>    | д.и.и., дотсент, ДИС ДДТТ, ш. Хуҷанд      |
| <b>Амонова Д.С.</b>   | д.и.и., профессор, ДМТ, ш. Душанбе        |
| <b>Ҷабборов А.Д.</b>  | д.и.и., профессор, ДДТТ, ш. Душанбе       |
| <b>Исаилов М.</b>     | д.и.и., профессор, ДСҚР, ш. Бишкек        |
| <b>Ризоқулов Т.Р.</b> | д.и.и., профессор, ДИС ДДТТ, ш. Хуҷанд    |
| <b>Тарасова Е.Е.</b>  | д.и.и., профессор, ДКМБ, ш. Белгород      |
| <b>Улмасов Р.У.</b>   | д.и.и., профессор, ДСРТ, ш. Душанбе       |
| <b>Ҳабибов С.</b>     | д.и.и., профессор, ДДТТ, ш. Душанбе       |
| <b>Шаропов Ф.Р.</b>   | д.и.и., дотсент, ДДТТ, ш. Душанбе         |
| <b>Зубайдов С.</b>    | н.и.т., дотсент, ДДТТ, ш. Душанбе         |

**ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Адамов Н.А.</b>    | д.э.н., профессор, ОАО «ИТКОР», г. Москва |
| <b>Аминов И.А.</b>    | д.э.н., доцент, ИЭТ ТГУК, г. Худжанд      |
| <b>Амонова Д.С.</b>   | д.э.н., профессор, НУТ, г. Душанбе        |
| <b>Ҷабборов А.Д.</b>  | д.э.н., профессор, ТГУК, г. Душанбе       |
| <b>Исаилов М.</b>     | д.э.н., профессор, КРСУ, г. Бишкек        |
| <b>Ризоқулов Т.Р.</b> | д.э.н., профессор, ИЭТ ТГУК, г. Худжанд   |
| <b>Тарасова Е.Е.</b>  | д.э.н., профессор, БУПК, г. Белгород      |
| <b>Улъмасов Р.У.</b>  | д.э.н., профессор, РТСУ, г. Душанбе       |
| <b>Ҳабибов С.</b>     | д.э.н., профессор, ТГУК, г. Душанбе       |
| <b>Шаропов Ф.Р.</b>   | д.э.н., дотцент, ТГУК, г. Душанбе         |
| <b>Зубайдов С.</b>    | к.т.н., дотцент, ТГУК, г. Душанбе         |



*Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон  
Таджикиский государственный университет коммерции*

## МУНДАРИЧА

### ИЛМХОИ ИҚТИСОДӢ, СОҲИБКОРӢ ВА СОҲАИ ИҼТИМОӢ

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | <b>Раҷабов Р.К., Гулов Х.Р.</b> Бозори сӯзишвории автомобилӣ: моҳият, нақш ва аҳамият дар низоми муносибатҳои бозорӣ                          | 7   |
| 2.  | <b>Машокиров Ҷ. Н., Султонов З.С.</b> Тиҷорати электронӣ ва мавқеъи он дар рушди иқтисоди рақамӣ  | 22  |
| 3.  | <b>Раҷабова Н.Р., Ғаюрова Р.С.</b> Самтҳои афзалиятноки рушди хадамоти гумрук дар асоси маркетинг дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                     | 29  |
| 4.  | <b>Буриева М.Ч., Зафарова М.А., Амирхонов Ҳ.К.</b> Заминаҳои ташаккули сармоягузориҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                         | 35  |
| 5.  | <b>Газиев М.Н.</b> Таҳлили соҳтори ҳаҷми пул ва низоми ҳисоббаробаркуниҳои гайринақдӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон                     | 40  |
| 6.  | <b>Холиқова Н.А.</b> Таҳқиқи омилҳое, ки ба рушд ва ҷойгиршавии комплекси минтақавии нақлиёти автомобилӣ таъсир мерасонанд                    | 46  |
| 7.  | <b>Исломов Ҳ.С.</b> Нақши нишондиҳандаҳои демографӣ дар назарияи гузариши демографӣ   | 56  |
| 8.  | <b>Курбанова С.М.</b> Вазъи таъминоти иттилотии рушди сайёҳии осоишгоҳи табобатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                                      | 61  |
| 9.  | <b>Маҳмудов М. А.</b> Асосҳои методологӣ, принсипҳо ва ҳавфҳои бонкҳои дар қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд  | 74  |
| 10. | <b>Мирзоев С.С., Мачидов А.А.</b> Таҳқиқи иқтисодӣ-омории таркиб ва шумораи захираҳои меҳнатӣ ва пешӯии онҳо                                  | 80  |
| 11. | <b>Одинаев Ҷ.О., Зарипов Э.Ш.</b> Самаранокии равишҳои илмӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                                 | 84  |
| 12. | <b>Муқаддасзода Ф.М., Тагаев Б. Ш.</b> Баъзе масъалаҳои таъминоти инфрасоҳтории соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                  | 91  |
| 13. | <b>Негматов Ҷ.С.</b> Ташаккули механизми рушди идоракуни ташкилотҳо дар бозори синамои Ҷумҳурии Тоҷикистон                                    | 101 |
| 14. | <b>Нидоев П.Ф., Шоҳназари Ҳ.Ғ.</b> Таъсири танзими хизматрасониҳои гумrukӣ дар дастгirӣ ва ҳимояии соҳибкории истeҳsolии Ҷумҳuриiи Toҷikiстон | 108 |
| 15. | <b>Раҳматов С. М.</b> Арзёбии гаронии андоз дар сатҳи макроиқтисодӣ дар як қатор кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупо                            | 117 |
| 16. | <b>Одинаев К.С.</b> Таҳқиқи омилҳо ва сабабҳои иҷtimоӣ-иқтисодии муҳочирирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон                             | 124 |
| 17. | <b>Юнусова М.М.</b> Тадқиқи навоварӣ – ҳамчун омили рушди иқтисод   | 130 |
| 18. | <b>Буриева М.Ч., Сангинова Ш.Э., Нурматов А.Р.</b> Тоҷикистон ва бозори ҷаҳонии коғазҳои қиматнок: замина ва имкониятҳои воридшавӣ            | 133 |
| 19. | <b>Шоҳназари Ҳ.Ғ., Тагаев Б.Ш.</b> Танзими хизматрасониҳои гумrukӣ дар дастгирии соҳибкории истeҳsolӣ ва рушди содироти Ҷумҳuриiи Toҷikiстон  | 140 |
| 20. | <b>Рустамов Р.У., Ҳабибуллоев М.Ҳ.</b> Роҳҳои баландбардории самаранокии истифодаи иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар соҳаи соҳтмон                  | 148 |
| 21. | <b>Юнусова М.М., Ғафурова Ҳ.Ш.</b> Рушди иқтисод ва муаммои некӯаҳволӣ Ҷумҳuриiи Toҷikiстон   | 157 |
| 22. | <b>Тураева М.Т.</b> Таҳқиқи иқтисоди-омории тавозуни барқии Ҷумҳuриiи Toҷikiстон  | 161 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>23.</b> <b>Раҳмонов И.Қ.</b> Хусусиятҳои низоми менечменти сифат дар корхонаҳои меҳмонхонадорӣ  | 167 |
| <b>24.</b> <b>Хушваҳтзода Қ.Ҳ., Раҷабов О.Ҷ.</b> Самтҳои методологии таҳқиқоти омории шуғл ва бекорӣ дар бозори меҳнат                             | 172 |
| <b>25.</b> <b>Ҳабибуллоев М.Ҳ., Рустамов Р.У.</b> Мушкилотҳои гузариш ба низоми электронии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ              | 179 |
| <b>26.</b> <b>Набиев У.Л.</b> Омилҳои таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии соҳибкории хурд  | 183 |
| <b>27.</b> <b>Раҷабова З.Ҷ.</b> Таъмини инноватсионии рушди устувори корхонаҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                                    | 191 |
| <b>28.</b> <b>Толибов Қ.Қ.</b> Усули арзёбии сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдои чакана  | 197 |
| <b>29.</b> <b>Ашурров Ф.Д.</b> Ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои сӯгуртавӣ ҳамчун унсури муҳими муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон | 205 |

### **ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРИЙ**

|   |     |
|---|-----|
| <b>1.</b> <b>Ақрамов Ф. М., Гурезов Ҷ. Н.</b> Истифодаи калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ ва баррасии баъзе хусусияти онҳо                    | 215 |
| <b>2.</b> <b>Раҳмонқулов.М., Алиев. С.М.</b> Мавқеи технологияи информатсионӣ дар ташаккул додани малакаи талаффуз ва шавкмандкунии донишҷӯён ба омӯзиш | 221 |
| <b>3.</b> <b>Алиев Ф. Ш.</b> Фарҳангӣ ҳуқуқии ҷавонон ва масъалаи ташаккули давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон                                  | 225 |
| <b>4.</b> <b>Қурбонов А.А.</b> Хусусиятҳои ташкили таҳсили фосилавӣ барои мактаббачагон дар раванди омӯзиши технологияи иттилоотӣ                       | 230 |
| <b>5.</b> <b>Наботов С.Х., Мизроев С.А.</b> Ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорони инфириодӣ дар арбитражи байналмилаллии тиҷоратӣ                                    | 237 |
| <b>6.</b> <b>Боиров Ф. Ф.</b> Рушди қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти саноатӣ   | 241 |
| <b>7.</b> <b>Наботов С.Х.</b> Речай ҳуқуқӣ: мағҳум ва аломатҳо  | 248 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Маълумот оид ба муаллифон</b> | 253 |
| <b>Маълумот барои муаллифон</b>  | 257 |

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | <b>Раджабов Р.К., Гулов Х.Р.</b> Рынок автомобильного топлива: сущность, роль и значение в системе рыночных отношений   | 7   |
| 2.  | <b>Машокиров Д. Н., Султонов З.С.</b> Электронная коммерция и ее место в развитии цифровой экономики  | 22  |
| 3.  | <b>Раджабова Н.Р., Гаюрова Р.С.</b> Приоритетные направления развития таможенной службы на основе маркетинга в Республике Таджикистан                                   | 29  |
| 4.  | <b>Буриева М.Ч., Зафарова М.А., Амирхонов Х.К.</b> Предпосылки формирования и обеспечения условий привлечения иностранных инвестиций в Республику Таджикистан           | 35  |
| 5.  | <b>Газиев М.Н.</b> Анализ структуры денежной массы и система безналичных расчетов в экономике Таджикистана  | 40  |
| 6.  | <b>Холикова Н.А.</b> Исследование факторов, влияющих на развитие и размещения регионального автотранспортного комплекса   | 46  |
| 7.  | <b>Исломов Х.С.</b> Роль демографических показателей в контексте теории демографического перехода   | 56  |
| 8.  | <b>Курбанова С.М.</b> Состояние информационного обеспечения развития санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан  | 61  |
| 9.  | <b>Махмудов М. А.</b> Методологические основы банковских рисков и принципов кредитования малого предпринимательства   | 74  |
| 10. | <b>Мирзоев С.С., Маджидов А.А.</b> Экономико-статистическое исследование состава и численности трудовых ресурсов и их прогнозирование                                   | 80  |
| 11. | <b>Одинаев Дж.О., Зарипов Э.Ш.</b> Эффективность научного подхода в развитии сельского хозяйства Республики Таджикистан   | 84  |
| 12. | <b>Мукаддасзода Ф.М., Тагаев Б. Ш.</b> Некоторые вопросы инфраструктурного обеспечения производственного предпринимательства в Республике Таджикистан                   | 91  |
| 13. | <b>Негматов Дж.С.</b> Формирование механизма управления развитием организаций кинорынка в Республике Таджикистан  | 101 |
| 14. | <b>Нидоев П.Ф., Шохназари Х.Г.</b> Влияние регулирование таможенных услуг в поддержке и защиты производственного предпринимательства Республики Таджикистана            | 108 |
| 15. | <b>Рахматов С. М.</b> Оценка налоговой нагрузки на макроуровне в ряде стран Центральной Азии и Европы   | 117 |
| 16. | <b>Одинаев К.С.</b> Исследование социально-экономических факторов и причин трудовой миграции населения Республики Таджикистан   | 124 |
| 17. | <b>Юнусова М.М.</b> Исследования инновации – как фактор экономического роста  | 130 |
| 18. | <b>Буриева М.Ч. , Сангинова Ш.Э., Нурматов А.Р.</b> Таджикистан и мировой рынок ценных бумаг: предпосылки и возможности вхождения                                       | 133 |
| 19. | <b>Шохназари Х.Г., Тагаев Б.Ш.</b> Регулирование таможенных услуг в процессе поддержки производственного предпринимательства и развития экспорта Республики Таджикистан | 140 |
| 20. | <b>Рустамов Р.У., Хабибуллоев М.Х.</b> Пути повышения эффективности использования трудового потенциала населения в сфере строительства                                  | 148 |
| 21. | <b>Юнусова М.М., Гафурова Х.Ш.</b> Экономический рост и проблемы благосостояния Республики Таджикистан  | 157 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>22.</b> Тураева М.Т. Экономико-статистическое исследование электробаланса Республики Таджикистан  | 161 |
| <b>23.</b> Рахмонов И.К. Особенности системы управления качеством в гостиничных предприятиях   | 167 |
| <b>24.</b> Хушвахтзода К.Х., Раджабов О.Дж. Методологическое направление статистического исследования занятости и безработицы на рынке труда | 172 |
| <b>25.</b> Хабибуллоев М.Х., Рустамов Р.У. Проблемы перехода на электронные системы предоставления государственных услуг населению           | 179 |
| <b>26.</b> Набиев У.Л. Факторы обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности малого предпринимательства                           | 183 |
| <b>27.</b> Раджабова З.Дж. Инновационное обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий в Республике Таджикистан                  | 191 |
| <b>28.</b> Толибов К.К. Метод оценки качества услуг на торговых предприятиях   | 197 |
| <b>29.</b> Ашурров Г.Д. Формирование и развитие рынок страховых услуг как основной фактор рыночных отношений в Республике Таджикистан        | 205 |

### **ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ**

|   |     |
|---|-----|
| <b>1.</b> Акрамов Ф.М., Гурезов Дж.Н. Использование арабских слов в таджикском языке и их особенности                             | 215 |
| <b>2.</b> Рахмонкулов.М., Алиев. С.М. Роль информационных технологий на формирование навыков и мотивированию студентов к обучению | 221 |
| <b>3.</b> Алиев Ф. Ш. Правовая культура молодежи и формирование правового государства в Республике Таджикистан                    | 225 |
| <b>4.</b> Курбонов А.А. Особенности организации дистанционного обучения школьников в процессе обучения информационной технологии  | 230 |
| <b>5.</b> Наботов С.Х., Мизроев С.А. Защита прав индивидуальных предпринимателей в международном коммерческом арбитраже           | 237 |
| <b>6.</b> Боиров Ф. Г. Развитие законодательства в области промышленной собственности   | 241 |
| <b>7.</b> Наботов С.Х. Правовой режим: понятие и признаки   | 248 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Сведения об авторах</b> | 253 |
| <b>Памятка для авторов</b> | 257 |

# ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ, СОҲИБКОРӢ ВА СОҲАИ ИҼТИМОӢ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

УДК 339.13:339.146:339.163.2(575.3)

Раҷабов Р.К., Гулов Х.Р.

## БОЗОРИ СЎЗИШВОРИИ АВТОМОБИЛӢ: МОҲИЯТ, НАҚШ ВА АҲАМИЯТ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРӢ

Дар мақола асосҳои назариявии омӯзиши бозори сўзишвории автомобилӣ, моҳият, нақш ва аҳамияти он дар низоми муносибатҳои бозаргонӣ мухокима карда мешаванд. Ба муайянсозии бозори сўзишвории автомобилӣ диққати маҳсус дода шудад, хусусиятҳои асосие, ки речай бозори озоди сўзишвории автомобилиро бањо медињанд структураи бозори маҳсулоти нафтӣ ва маъсулоти нафтӣ, сохтори кунунӣ ва бозорҳои маҳаллӣ дида баромада шуда, сегментатсияи бозори яклухти маҳсулоти нафтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Маълум карда шуд, ки бозори сўзишвории автомобилӣ иқтисоди миллиро аз нарасидани сўзишворӣ ва гази моёни карбон озод намуда, пайвастагии устувори байни анборҳо, нуқтаҳои фурӯши сўзишворӣ ва истеъмолкунандагонро таъмин менамояд, инчунин мушкилоти иҷтимоию иқтисодиро бомуваффакият ҳал менамояд ва дар муҳити бозор чои асосиро ишғол менамояд.

**Вожаҳо қалидӣ:** бозори мошинҳои сўзишвории автомобилӣ, сохтор, консепсия, модели амалиётӣ, бозорҳои маҳаллӣ, сегментация, истгоҳҳои сўзишворӣ, анборҳои нафт, истеъмолкунандагон

Раджабов Р.К., Гулов Х.Р.

## РЫНОК АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА: СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье рассмотрены теоретические основы исследования рынка автомобильного топлива, изучена ее сущность, роль и значение в системе рыночных отношений. Особое внимание уделено определению рынка автомобильного топлива, выделены основные признаки, определяющие режим свободного рынка автомобильного топлива, рассмотрена структура рынка нефти и нефтепродуктов, действующая структура и локальные рынки автомобильного топлива, а также проведена сегментация оптового рынка нефтепродуктов в Республике Таджикистан. Выявлено, что рынок автомобильного топлива освобождает народное хозяйство от дефицита топлива и сжиженного углеводородного газа, обеспечивая устойчивую связь между нефтебазами, автозаправочными станциями и потребителями, а также успешно решая социально-экономические проблемы, занимает ведущее место в рыночной среде.

**Ключевые слова:** рынок автомобильного топлива, структура, понятие, действующая модель, локальные рынки, сегментация, автозаправочные станции, нефтебазы, потребители

## AUTOMOTIVE FUEL MARKET: ESSENCE, ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM

The article discusses the theoretical foundations of the study of the automotive fuel market, its essence, role and significance in the system of market relations are studied. Particular attention is paid to the definition of the automotive fuel market, the main features that determine the regime of the free automobile fuel market are highlighted, the structure of the oil and oil products market, the current structure and local automobile fuel markets are examined, and the segmentation of the wholesale oil products market in the Republic of Tajikistan is carried out. It was revealed that the automotive fuel market frees the national economy from a shortage of fuel and liquefied carbon dioxide, providing a stable connection between oil depots, gas stations and consumers, as well as successfully solving socio-economic problems, and takes the leading place in the market environment.

**Key words:** automobile fuel market, structure, concept, operating model, local markets, segmentation, gas stations, tank farms, consumers.

Новые реалии рыночной экономики предъявляет сложные конкурентные вызовы товарным рынком, транспортным комплексом, рынком транспортных услуг и автомобильного топлива. Поэтому важным считаем дать определение понятию рынка автомобильного топлива.

В ходе исследования научных трудов [1. С.45], для выявления рынка сбыта, на наш взгляд, более приемлемы подходы, такие как современный и классический. На основе использования этих подходов можно предугадать и компенсировать спрос на товары и услуги с учетом формирования и внедрения по средствам рыночных механизмов и др. Поэтому важным считаем изучение и определение обобщающих показателей, характеризующих различные аспекты функционирования рынка и ее различных сегментов.

В новых условиях важным считается характеристика понятия рынок и рыночной экономики. Мировой опыт показывает, что трактовка понятия «рынок» за все свое существование, имел многогранный облик, как по форме, так и по содержанию.

В научных трудах «рынок» понимают, как определенную нишу где сбывают или приобретают товары, или услуги. Некоторые авторы считают, что «рынок» - это многогранный механизм, по средствам которого регулируются взаимосвязь между производителем товаров и его покупателем. Третьи считают, что «рынок» - это определенная форма отношений индивидуальных хозяйствующих субъектов, которые сами определяют свою экономическую деятельность.

Исследование множества экономических литератур показало, что имеется разные интерпретации термина «рынок», но, единого определения выявить так и не удается.

Коллектив авторов, таких как, Макконелл К.Р., а также Брю С.Л., считают, что: «...институт или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавца (поставщиков) отдельных товаров и услуг» [7. С.18-20].

Исследователь-экономист Камаев В.Д., считает, что: «с профессиональной точки зрения, под рынком понимается физически определенное место (например, торговый зал биржи) или сфера профессиональной деятельности, привязанная к этому месту» [22. С.592].

В свою очередь Белокрыловой О.С., отмечает, что: «...под рынком понимается динамика цен, отражающая колебания платежеспособного спроса и предложения продукта и услуг» [21. С.366].

На наш взгляд, рынок в целом, в некотором понимании ориентирован на социальную составляющую, так как это выражается в процессе воспроизведения товаров и предоставления разного рода услуг для нужд включающие в себя все сферы жизнедеятельности потребителей, что в свою очередь влияет на экономические процессы в целом.

На сегодняшний день большинство стран мира работают в форме рыночной экономики и состоят в плотной связке глобального рынка. Что же является рыночной экономикой и как она работает. Этот вопрос стоит на протяжении длительного времени у большинства ученых-экономистов, которые сделали ряд заключений, где они считают, что рыночная экономика, это экономика, где хозяйствующие субъекты осуществляют свою экономическую деятельность с учетом интересов и потребностей субъектов рынка, то есть – потребителей. Исходя из этого, мы считаем, что термин «рынок» в экономической теории занимает главенствующую роль в развитии любого государства.

На основе этого считаем, что «рыночная экономика» - это процесс отношений в экономике по средствам приобретения и сбыта товаров и предоставления услуг с учетом открытой конкуренции, и свободной ценовой активности, которая может эффективно повлиять на рост как социальных, так и экономических явлений. Настоящее цель рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, состоящий из огромного количества разнообразных производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым понятием – рынка.

Анализ экономический литературы показывает, что следует выделить следующие принципы функционирования экономики в условиях рыночных отношениях:

- «свобода экономической, хозяйственной, предпринимательской деятельности, социальной группы;
- примат потребителя: появляется особый вид ответственности перед потребителем, и потребитель диктует свою волю, желания, вкус производителю;
- рыночное ценообразование: цена на рынке формируется в результате торга продавца и покупателя, взаимодействия спроса и предложения;
- договорные отношения;
- конкуренция;
- государственное регулирование рынка и рыночных отношений. В качестве инструментов регулирования рынка выступают государственные программы, налогообложение, финансово – кредитная и банковская система;
- открытость экономики: хозяйствственные организации и предприниматели обладают правом осуществления внешнеэкономических операций при соблюдении определенных условий и ограничений;
- обеспечение социальной защищенности населения» [10. С.675].

Учитывая эти положения целесообразно рыночных отношений исследовать в условиях конкретной территории или именно это система в условиях регионов охватывает совокупность взаимосвязанных рынков различного типа, основной целью которой является обеспечение эффективного развития рыночной экономики.

Анализ показывает, что в настоящее время обеспечение стабильной экономики достигается с множеством трудом. При этом показатели, характеризующие тенденции ее развития и стратегические решения еще недостаточно сформированы. Решение этих задач требует использования современных статистических методов, позволяющие оценить влияния различных факторов, прежде всего, экономических, на ожидаемые результаты.

Основу экономики составляет рынок. Поэтому на рынке взаимодействуют экономические агенты, а исследование параметров рыночного равновесия и возможности их изменения считается приоритетным. Для определения параметры развития

экономических агентов в основном используют методы и модели прогнозирования, учитывая поведению конкурентов и структурных элементов, которые дают возможность оценить уровень развития рынка учитывая все параметры и воздействия всевозможных факторов.

Анализируя рынок и его структурную составляющую дает определенное понимание участникам рыночных отношений. Госорганы в лице министерств и местных органов самоуправления проводят мониторинг в рыночных отношениях, оценивая уровень монополии со стороны отдельных участников рыночных отношений, тем самым определяют грани антимонопольных нормативно-правовых актов. В такой ситуации хозяйствующие субъекты периодически проводят мониторинг рынка, тем самым ищут способы увеличения своих возможностей, притесняя конкурентов путем слияния или полного их поглощения.

При проведении исследований нами использованы труды ведущих зарубежных и отечественных ученых [19. С.800], которые занимаются этими вопросами. Эти работы позволяют изучить элементы, типы и порядок проведения анализа структуры товарного рынка и его основных компонентов.

Ученый Лавриков В.В. определяет: «рынок как механизм взаимодействия покупателей, основанный на функционировании рыночных законов и принципов, а рыночные отношения следует рассматривать как отношения между покупателями и продавцами в ходе совершения рыночных операций» [6. С.311].

Ученый-экономист Котлер Ф., считает, что: «...рынок есть сфера потенциальных обменов, а также как совокупность существующих и потенциальных потребителей» [5. С.1072].

Ученый И.В. Спирин считает, что: «рынок как экономическую систему, в рамках которой осуществляется согласование и реализация экономических интересов между субъектами хозяйствования в процессе обмена на основе использования механизма рыночных цен» [11. С.400].

Кроме того, анализ выполненных исследований показывает, что многие авторы выделяют понятие «региональный рынок» и мы их поддерживая считаем, что «данный рынок представляет собой открытую систему взаимоотношений рыночных агентов в пределах конкретной территории и формируется под воздействием внутри региональных, межрегиональных и межгосударственных связей» [12. С.129].

Важно заметить, что формирование рынка происходит с учетом определенных действий, таких как - перераспределение трудовых отношений, тесное взаимодействие производителей товаров и услуг, вне зависимости от их экономической активности и свободы действий.

На основе изучения работы Солкиной А.А. нами установлено, что «формирование и функционирование рынка характеризуется рядом особенностей, обусловленных как спецификой товарного обращения средств производства, спецификой хозяйственных систем, так и проводимыми рыночными преобразованиями. При этом функционирование и развитие регионального рынка осуществляется под влиянием ряда факторов: положение на рынке финансов; степень развития экономики и уровень конкуренции в регионе; степень развития межотраслевых, межрегиональных и межгосударственных связей; состояние рыночной инфраструктуры; наличие и степень освоения природных ресурсов; схема товародвижения до потребителей» [12. С.158].

Результаты анализа процессов формирования региональных и межрегиональных рынков позволили выявить, что данный процесс связано: «а) с определением количества требуемых ресурсов производственного потребления для обеспечения нормального функционирования предприятий различных отраслей региона; б) с анализом межотраслевых связей и их пространственной характеристикой; в) с выявлением

характера и ареала потребления товарной продукции каждого региона, формирующих экономическое пространство; г) с оценкой конъюнктуры на мировом рынке; д) с решением проблемы взаимозаменяемости отдельных видов сырья и материалов» [12. С.158].

С другой стороны, для эффективного функционирования рынка нужны определенные обстоятельства, которые позволяют выявить в экономических отношениях форму собственности, ценообразование и чистую конкуренцию. Здесь целесообразно выделить спрос, цена и предложение.

Необходимо отметить, что в рыночных отношениях, как значимого экономического процесса, свойственны такие положения дел, которые выявляют его характеристики, свободное ведение бизнеса, окупаемость спроса, а также предложения с учетом с потребностями клиентов, кроме того, необходимо наличие соответствующей инфраструктуры, здоровой конкуренции и т.д.

Анализ показывает, что на формирование и функционирования региональных рынков существенно влияют различные факторы (табл.1.1).

Таблица 1.1.

Перечень факторов, влияющих на формирование и функционирования рынков

| Название теорий                      | Важнейшие факторы   |
|--------------------------------------|---|
| Теория локальных рынков              | Поведение продавцов<br>Поведение покупателей<br>Технологии<br>Спрос<br>Доходность |
| Микроэкономическая теория            | Микроэкономические параметры,<br>Деятельность субъектов рынка                     |
| Теория цен                           | Цена  |
| Транзакционная теория                | Динамика трансакций<br>Темпы перераспределения рынка                              |
| Теория квазиконкурентных рынков      | Барьеры входа в отрасль и уровень<br>конкуренции на рынке                         |
| Концепция стратегического управления | Стратегические решения  |

Источник составлено автором на основе: Солкина А.А. Региональные рынки нефтепродуктов и автомобильного топлива: формирование, функционирование и эволюция в условиях обострения межотраслевой конкуренции: дис...канд. экон. наук: 08.00.05/ Анна Александровна Солкина. -Краснодар, 2018. -158с.

Важным при этом считаем проведение анализа в отраслевом разрезе. Результаты такого анализа показывают, что в ее структуре могут быть организации и бизнес-структуры, научные объединения [20. С.11] и т.д., с наличием товарных рынков.

«Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанных между собой определенными признаками производственного или потребительского характера. Основой данной классификации является материально-вещественная форма товара» [9. С.58].

Анализируя действия хозяйствующего субъекта на рынок, важным является мониторинг рынка, выявить сколько потенциальных конкурентов и др.

«Однако, рыночный механизм имеет сложную структуру, имеет свои характерные признаки, комбинация которых представляется в виде рыночной структуры» [3. С.95].

«Структура рынка, рассматривается как совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли» [17. С.448].

В целом, единый рынок включает в себя отдельные элементы, отдельные рынки, их виды и подвиды. «Существует такие критерии, по которым можно выявить основные составляющие единой рыночной системы: характер конкуренции (классический, или рынок совершенной конкуренции); объекты купли-продажи (рынок ресурсов и потребительских товаров); субъекты рынка (покупателей; продавцов; посредников; промежуточных продавцов; рынок государственных учреждений); характер продаж (оптовый и розничный); уровень насыщения товарной массой и степень удовлетворения спроса (рынок равновесный; дефицитный; избыточный); соответствие законодательству (легальный; нелегальный (теневой, черный) рынки); транспортно-географический фактор (местный; региональный; национальный; мировой рынки); учет различий в потребностях покупателей и др.».

Особое место при исследовании рынка следует уделить его сегментации. Под сегментацией следует понимать «разделение единой рыночной системы на ряд участков, зон, частей, долей на основе учета особенностей спроса потенциальных потребителей товаров и услуг в соответствии с различиями их вкусов, моды, потребностей в целом». В качестве «критериев классификации покупателей и отнесении их к однородным группам используют различные факторы, которые, предопределяют сегментацию рынка» [3. С.96].

Как показывает практика, «сегментация рынка» - это объект исследования маркетологов. При этом хотелось бы обратить внимание на исследование спроса и предложения. Исходя из этого необходимо выделить «гибкость цен, также к базовым условиям относят законодательную среду» [15. С.6].

Исходя из вышеперечисленного требуется выделить процессы, которые происходят на рынке, которые имеют разные характеристики, таких как: «чистая (совершенная) конкуренция; чистая монополия; монополистическая конкуренция; олигополия» [2. С.109]. Здесь следует отметить проведении анализа структуры рынка проводимыми местными органами государственной власти его исключительное право с учетом определения нарушений и применения соответствующих мер. Также данные действия способствуют выявлению положительных и отрицательных сторон конкурентов или участников рынка для захвата доли рынка.

Особенно важным считаем формирования и развития рынка нефтепродуктов и рынка реализации автомобильного топлива. Проведенный анализ указанного рынка показывает, что в условиях жесткой конкуренции на зарубежном рынке нефтепродуктов, нефтегазовые бизнес-структуры периодически всесторонне обновляются.

Например, опыт Российской Федерации показывает, что создаются вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые обеспечивают сохранность и приумножают имеющихся преимуществ, как на национальных рынках, так и международных.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании при формировании стратегии необходимо учитывать ситуацию на основе плотного госрегулирования любых действий компаний и «это определяется следующими факторами:

- ВИНК консолидированы, относятся к стратегическим отраслям экономики и в значительной мере определяют экономическую мощь государства, экономическую обстановку, их деятельность существенно влияет на социальное положение общества;

- топливно-энергетические ресурсы в различных формах потребляются всеми отраслями экономики и населением, выдвигая вопросы энергопотребления, оборота энергоресурсов на первый план в экономической политике;

- энергетические отрасли отличаются высокой инерционностью развития, капиталоемкостью и тесной зависимостью от не менее ресурсоемких инфраструктурных проектов при участии государства» [18. С.87].

На примере развитых стран можно увидеть, что «многие нефтяные компании начинали свою деятельность как геологоразведочные организации и затем постепенно развивали вертикальную интеграцию в ходе разработки собственных месторождений. Этот процесс продолжился посредством создания танкерных флотилий, нефтеперегонных заводов и предприятий по оптовому сбыту нефтепродуктов. Затем нефтяные компании стали заниматься продвижением брэндов конечных продуктов, маркетингом и розничной торговлей, а также они управляют целыми сетями мелких заправочных станций» [15. С.274].

Структурный анализ вертикально-интегрированные нефтяные компании указывает на то, что они, компании, в своих активах имеют такие подразделения, которые начиная от добычи нефти ее дальнейшей переработки и последующей транспортировки до пункта назначения.

На сегодняшний день по мимо вертикальной структурой управления есть еще и горизонтальные. Для понимания полноты картины необходимо раскрыть горизонтальную структуру управления, которая имеет два уровня, это корпоративный центр или производственная единица.

В сложившейся ситуации разделения властных полномочий между субъектами рынка требуется определенные действия, такие как, формирование стратегии главным участником, который ведет первоочередные и значимые проекты, также ведет куплю-продажу определенных активов, а другие участники рынка будут участвовать в их реализации и администрировать.

Сейчас на рынке автомобильного топлива функционируют разнообразные производители услуг: юридические и частные лица, дочерние предприятия, нефтебазы, автозаправочные станции. По мимо прочего, в процессе функционирования, рынок должен балансировать спрос по отношению спроса и наоборот на автомобильное топливо, а также экологичности, этики и безопасности в условиях конкретных границ обслуживания.

Ведущее место на рынке автомобильного топлива занимают автозаправочные станции (АЗС). АЗС представляет собой ряд секционных сооружений и оборудования, огражденную территорию, которая служит исключительно для пополнения топливом автомашин разного класса.

Обычно по объему предоставляемых услуг АЗС можно разделить на несколько видов, такие как, исключительно для пополнения топливом, а также АЗС на которых помимо топлива можно использовать услуги, как техобслуживание, чистку машин, магазин, фаст-футы и многое др.

Исходя из вышеперечисленного следует классифицировать [8. С.407] автозаправочных станций, как:

а) АЗС традиционные - это комплекс, который имеет подземные резервуары с колонками (топливораздаточные колонки ТРК) для разного рода топлива и необходимым оборудованием;

б) АЗС блочные - с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая схема, которой характеризуется размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие;

в) АЗС модульные - с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая схема, где характеризуется разнесением ТРК и контейнера хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие;

г) АЗС передвижные - предназначенные для розничной продажи топлива, мобильная технологическая система, которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие;

д) АЗС контейнерные - с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система, которой характеризуется размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.

е) автомобильные газозаправочные станции - на территории, которой предусмотрена заправка баллонов топливной системы: грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжатым природным газом.

ж) АЗС многотопливные - на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств разными видами топлива, среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин, керосин и т.д.), сжиженный газ (сжиженный пропан-бутан) и сжатый природный газ.

Кроме того, при определении понятия рынка автомобильного топлива следует брать во внимание работу определенных структур не ведущие предпринимательскую деятельность и можно констатировать, что: *«рынок автомобильного топлива – это прогнозирование, управление и удовлетворение спроса на автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный углеродный газ, транспортировки и оказания других услуг»*.

На наш взгляд, с целью того, что хотят потребители, необходимо прогнозировать спрос на автомобильное топливо, на основе проведения маркетинговых исследований, учитывая важность потребительского спроса.

Спрос на нужды потребителей нефтегазового топлива включает в себя состояние мирового топливного рынка сбыта, некоммерческих предприятий и др. А общественный спрос также состоит из нужд населения, сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций, которые влияют на функционирования сегментов топливного рынка.

При соблюдении главных принципов, а также осуществлении функций рыночной системы процесс рынка автомобильного топлива завершается обменом между его субъектами с учетом поведения конкурентов. Поэтому выделяем существенные признаки, определяющие режим свободного рынка автомобильного топлива (рис. 1).

С другой стороны, при организации системы свободного рынка автомобильного топлива не должно быть монополии. Для анализа роли экономической составляющей государства данного сегмента топливного рынка, требуется отдельное тщательное исследование.

Давно установленный факт, что, важными параметрами рынка автомобильного топлива это цена, спрос и предложение, также установлена между ними тесная взаимосвязь, так как если спрос на топливо будет высокий, то и цена будет соответственной.

В рыночных отношениях рост цен на автомобильное топливо приводит к большой конкуренции на разного рода услуги в данном сегменте рынка. Исходя из этого при определении спроса в рыночных условиях формируется соответствующая реакция предложения по реализации автомобильного топлива.

При этом, в данном контексте, уместно считать сохранность рыночного механизма вне зависимости от трансформации цен с учетом растущего спроса и предложения на рынке, потребления, инвестиций и ряд других действий хозяйствующих субъектов рынка автомобильного топлива.

Поэтому рынок автомобильного топлива следует рассматривать как механизм, основанный на конкуренции материально-заинтересованных сторон в удовлетворении их потребностей, эффективного использования инвестиций, стимулирующий внедрение достижений научно-технического прогресса, хранение, повышение качества и минимизация расходов по транспортировки и реализации автомобильного топлива, а также оказываемых других услуг.




Рисунок 1 – Основные признаки, определяющие режим свободного рынка автомобильного топлива

Анализ функционирования рынка нефти и нефтепродуктов показывает, что можно выделить следующую его структуру (рис.2)




Рисунок 2 – Структура рынка нефти и нефтепродуктов

С учетом этого выделяем следующую структуру рынка автомобильного топлива и возложенных на них задач (табл.1.2).

Таблица 1.2

Структура рынка автомобильного топлива

| Сегменты рынка               | Содержание   |
|------------------------------|--|
| Автомобильный бензин         | Реализация автомобильного бензина предприятиям, малому бизнесу и населению                           |
| Дизельное топливо            | Реализация дизельного топлива предприятиям, малому бизнесу и населению                               |
| Сжиженный углеводородный газ | Реализация СУГ предприятиям, малому бизнесу и населению  |
| Нефтебазы                    | Хранение автомобильной топливо и других нефтепродуктов   |
| Автозаправочные станции      | Реализация автомобильного бензина, дизельного топлива и СУГ предприятиям, малому бизнесу и населению |
| Логистическая сеть           | Транспортировка автомобильного бензина, дизельного топлива и СУГ, мобильные заправщики               |
| Производство нефтепродуктов  | Производство нефтепродуктов в республике   |
| Дополнительные услуги        | Оказания различных видов услуг клиентам  |

Источник: предложено автором.

Как видно из таблицы 1.2 есть множество видов нефти-газового рынка. Если учесть проблемы и особенности разного сегмента топливного рынка, то необходимо также

решать задачи по организации качественного менеджмента в масштабе конкретных территорий.

По результатам проведенных нами исследований установлено, что можно давать следующую определение рынка автомобильного топлива «рынок автомобильного топлива – это институт, основанный на конкуренции участников с целью бесперебойного удовлетворения спроса крупных предприятий, малого бизнеса и населения на автомобильное топливо на основе эффективного использования инвестиций и внедрения инноваций, снижения затрат по доставки и повышения качества предоставляемым топливом, а также обеспечении эффективных транспортно-экономических связей». Действующая структура рынка автомобильного топлива Таджикистана показана на рис. 3.

Современный уровень развития автомобильного транспорта показывает, что его эффективность функционирования зависит от обеспечения его автомобильным топливом. Рынок транспортных услуг находится в тесном взаимодействии с рынком автомобильного топлива. Как показывает практика, данный сегмент рынка также является значимым элементом народного хозяйства, с помощью которого экономика, как и страна в целом идет к устойчивому развитию. В связи с этим, со стороны государства проводится периодический мониторинг данного рынка во избежание разного рода незаконных спекуляций. Автомобильное топливо относится к товарам повседневного спроса. Несвоевременный учет существующей ситуации влияет на обеспечение эффективности рыночных преобразований.

В результате проведенного исследования на рынке товаров было выявлено, что территориальная грань рынков устанавливаются объемами издержек на коммуникацию между потребителем товара и продавцом или логистические составляющие, которые имеют соотношения в районе от пяти до десяти процентов от стоимости. Исходя из этого, топливные затраты по транспортировке товаров можно выделить следующим образом:

- выявление средних объемов авто топлива;
- определить цену закупаемого объема топлива;
- определить стоимостную нагрузку передвижения транспорта с учетом объемов используемого топлива;
- рассчитать расстояние от точки выхода до пункта назначения товара.

Проводя действия в условиях реализации указанных этапов определяют радиус обслуживания нефтебазой и АЗС, что требует выделить важность регулирования рынка автомобильного топлива в условиях страны и ее регионов.

Анализ показывает, что наряду с региональным рынком следует выделить локальные или местные рынки. В проведенных исследованиях границы локального рынка определяются как территория муниципального рынка, что в свою очередь идет в разрез экономическим характеристикам по определению критериев рынка. В связи с этим, определение территориальных границ необходимо обосновать, установив, как административные, так и территориальные границы с учетом товарной номенклатуры.

Многие исследования, которые были проведены ранее о территориях и транспортно-логистическими узлами в целях удовлетворения нужд потребителя автомобильным топливом с учетом доступа к АЗС, которые в свою очередь также входят в цепочку локального рынка. Исходя из этого, мы предлагаем выделить некоторые пути по определению локального рынка топлива, а также их территории (таблица 1.3.)

**Рынок автомобильного топлива Республики Таджикистан**




Рисунок 3 – Действующая структура рынка автомобильного топлива Республики Таджикистан

Таблица 1.3

## Подходы к определению рынка автомобильного топлива в территории

| Показатели   | Существующий подход                                     | Предлагаемый подход  |
|--|---|--|
| Факторы, определяющие географические границы рынка | Административные границы территорий                     | - транспортная связанность различных территорий;<br>- межтерриториальная хозяйственная интеграция;<br>- степень детализации территориальной статистики |
| Объект управления рынка автомобильного топлива     | Территории города, района, сельского населенного пункта | Территория одного или нескольких граничащих между собой районов  |

Источник: составлено автором

Следовательно, если брать во внимание территории рынка сбыта автомобильного топлива и имеющаяся информационная поддержка для мониторинга рынка, то необходимо обратить внимание на деятельность розничной торговли рынка автомобильного топлива.

В связи с этим, отделяем локальный рынок как одну из цепочек регионального рынка в территориальных границах находящиеся рядом между собой регионов, тем самым подчеркивая их как общую систему хозяйственных отношений спроса и предложения, но при этом делаем уклон на социально-экономическое состояние локальных рынков в разрезе этих регионов.

Выявляя границы товаров как альтернативу товарам (бензин и дизельное топливо), то можно рассмотреть, как вариант сжиженный углеводородный газ (СУГ), но в тоже время альтернативные параметры качества используют показатель перекрестной эластичности спроса по цене, исчисляемый как отношение изменения количества продаж авто топлива ( $X$ ) в процентах к изменению цены продукта ( $Y$ ) в процентах за конкретный промежуток времени. Исходя из этого, чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Полученный перекрестный коэффициент эластичности, как количество продаж сжиженного углеводородного газа в процентном соотношении к средней стоимости на бензин дает нам возможность проанализировать взаимозаменяемость между этими двумя типами товаров сжиженного углеводородного газа и бензина.

Как показывает практика, на территории Республики Таджикистан АГЗС в принципе отсутствуют, так как есть проблемы с заменой сжиженным углеводородным газом. Данные проблемы обусловлены определенными техническими критериями, для которых нужны дополнительные финансовые затраты. Вместе с тем, количество АЗС в стране будет расти.

Ниже в таблице 1.2., нами выделены локальные рынки автомобильного топлива по Республике Таджикистан

Таблица 1.2

## Локальные рынки автомобильного топлива в Республике Таджикистан

| Территории     | Товарные границы   |   |
|----------------|--|---|
| Регионы страны | Автомобильный бензин, дизельное топливо сжиженный углеводородный газ (СУГ) | Автомобильный бензин, дизельное топливо |
|                | г. Душанбе, Согдийская область, Хатлонская область, РРП                    | ГБАО                                    |

Источник: предложено автором

Мы считаем, что, определив территориальные границы локальных рынков дает нам четкое понимание при принятии административно-управленческие решений, которые будут направлены на эффективность рыночных отношений в Республике Таджикистан.

Установлено что, рынки можно рассматривать как оптовые, так и розничные, где экономические возможности на оптовых рынках преобладают над розничными. В связи с этим следует проводить сегментацию оптового рынка нефтепродуктов по географическому признаку, учитывая однородность состава потребителей бензина, дизельного топлива и СУГ, основных конкурентов, особенностей размещения нефте баз (табл. 1.3)

Таблица 1.3  
Сегментация оптового рынка нефтепродуктов Республики Таджикистан

| Номер | Сегменты                                | Радиус обслуживания сбытовых предприятий, км |
|-------|---|--|
| 1.    | Город Душанбе                           | 5  |
| 2.    | Районы республиканского подчинения      | 80   |
| 3.    | Согдийская область, все города и районы | 100  |
| 4.    | Хатлонская область, все города и районы | 80   |
| 5.    | ГБАО                                    | 150  |

Исходя из этого, границы обслуживания больших компаний оптовой продукцией составляет в пределах пяти до сто пятьдесят километров, что в свою очередь определяет радиус охвата оптовых рынков автомобильного топлива.

В Таджикистане действующая модель рынка автомобильного топлива представлена на рисунке 4.




Рисунок 4. Существующая модель рынка автомобильного топлива Республики Таджикистан (предложено автором)

Колебание цен на топливо является естественным процессом в мировой практике, где основными факторами являются спрос и предложение. Исходя из этого, некорректные управленческие действия производителей топлива могут повлиять на рынок ценовым ростом.

По этапный переход Республики Таджикистан на экологически чистое топливо стандартов Евро-4 и Евро-5 будет неизбежен. Исходя из этого требуется принять максимум усилий по минимизации автомобилей у которых наблюдается физический износ и переход на автомобильный транспорт нового образца.

Влияние новых кризисов будет способствовать на снижение спроса сырой нефти на мировых рынках, что в свою очередь будет отражаться на цену кочевого продукта.

Таким образом, рынок автомобильного топлива освобождает народное хозяйство от дефицита топлива и сжиженного углеводородного газа, обеспечивая устойчивую связь между нефтебазами, автозаправочными станциями и потребителями, а также успешно решая социально-экономические проблемы, занимает ведущее место в рыночной среде. Вместе с тем рынок автомобильного топлива не в состоянии гарантировать решение всех социально-экономических проблем по обеспечению экономического роста в современном обществе.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Аникин Е.Н. Проблемы моделирования развития регионального транспортного комплекса/ Е.Н.Аникин // Вестн. Чуваш. ун-та. - 2008. - № 3. - С. 266-271; Бобоев О.Б. Модернизация транспортно-коммуникационной модели Республики Таджикистан / О.Б.Бобоев. - Душанбе: «Нодир», 2012. - 317 с.; Фурсов В.А. Формирование и функционирование региональных рынков транспортных услуг: теория, методология, практика. Автореферат дисс...докт. экон. наук: 08.00.05/ Виктор Александрович Фурсов. -Ставрополь,2011. -45с.
2. Государственное регулирование рыночной экономики: под общ. ред. Кушлина В.Г., Волгина Н.А.; Редкол.: Владимира А.А. и др. – М.: ОАО «НПО Экономика», 2000. – 735 с.-С.109.
3. Корырев В.М. Основы современной экономики/В.М.Корырев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 528 с.-С.95.
4. Корырев В.М. Основы современной экономики/В.М.Корырев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 528 с.-С.96.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг. - Издательство: Вильямс, 2007. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2009. – 1072с.
6. Лавриков В.В. Стратегия развития рынка образовательных услуг в сфере оптовой торговли продовольствием: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Лавриков Виктор Васильевич. - Москва, 2011. - 311с.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: учебник/К.Р.Макконелл, С.Л.Брю. -М.: Издательство: ИНФРА-М 2003. - 983с.-С.18-20.
8. НПБ 111–98\* - Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности; Бондарь, В. А. Операции с нефтепродуктами. Автозаправочные станции / Е. И. Зоря, Д. В. Цагарелли — М.: ООО «Паритет Граф», 2000. - 407с.
9. Романов А.И. Маркетинг / А.И. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.-С.58.
10. Рыночная экономика: учебник по экономической теории. -М., 2016. -89с.; Рональд Г.Коуз. Фирма, рынок и право.-М.: Новое издательство, 2007.-227с.; Фишер С. Дорнбуш Р. Шмалензи Р. Экономика.-М.:Экономика, 1995.-675с.

11. Смирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. М.: ИЦ «Академия», 2003. – 400с.
12. Солкина А.А. Региональные рынки нефтепродуктов и автомобильного топлива: формирование, функционирование и эволюция в условиях обострения межотраслевой конкуренции: дисс...канд.экон.наук:08.00.05/ Анна Александровна Солкина.- Краснодар, 2018.-158с.; Фомичев П.В. Формирование условий эффективного функционирования локальных рынков автомобильного топлива: дисс...канд. экон. наук:08.00.05/ Павел Витальевич Фомичев.-Тюмень, 2008.-129с.
13. Солкина А.А. Региональные рынки нефтепродуктов и автомобильного топлива: формирование, функционирование и эволюция в условиях обострения межотраслевой конкуренции: дисс...канд. экон. наук:08.00.05/ Анна Александровна Солкина. - Краснодар, 2018. -158с.
14. Там же.
15. Уорд Кит. Стратегический управленческий учет: пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 448 с.-С.274.
16. Шерер Ф. Структура отраслевых рынков/ Ф. Шерер, Д. Росс. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 с.-С.6.
17. Экономика отрасли / А.С. Пелих, В.М. Джуха, А.В. Курицин и др. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.
18. Экономика отрасли / А.С. Пелих, В.М. Джуха, А.В. Курицин и др. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.-С.87.
19. Экономика химической отрасли / И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, М.Л. Колесов, В.А. Балукова; Общ. ред. И.А. Садчиков. – СПб: Химиздат, 2000. – 384 с.; Государственное регулирование рыночной экономики: под общ. ред. Кушлина В.Г., Волгина Н.А.; Редкол.: Владимирова А.А. и др. – М.: ОАО «НПО Экономика», 2000. – 735 с.; Борисов Е.Ф./ Экономическая теория/Е.Ф.Борисов. – М.: Юрайт, Центральный институт непрерывного образования «знание» России, 1998. – 478 с.; Шерер Ф. Структура отраслевых рынков/ Ф. Шерер, Д. Росс. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 с.; Основы экономической теории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь / Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 800 с.
20. Экономика химической отрасли / И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, М.Л. Колесов, В.А. Балукова: под общ. ред. И.А. Садчиков. – СПб: Химиздат, 2000. – 384 с.- С.11.
21. Экономика: Краткий словарь: под ред. Белокрыловой О.С. -М.: Феникс, 2001. - 336 с.
22. Экономическая теория: пол ред. Камаева В.Д.-М.: ВЛАДОС, 2003. - 592 с.

**УДК 338.465.2**

**Машокиров Ч. Н., Султонов З.С.**

### **ТИЧОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ВА МАВҶЕӢ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ РАҶАМИЙ**

Мақолаи мазкур ба масоили мубрами рушди муҳимтарин баҳши иқтисодиет, соҳаи тиҷорати электронӣ ва рушд беҳтар намудани хизматрасонӣ ба аҳолӣ баҳшида шудааст. Яке аз шартҳои муосир мавҷудияти ҳама гуна иқтисодиет ин рақобатпазирии баланд буда, дар навбати худ имкон медиҳад, ҳамеша устувор

бошад. Тичорати электронӣ имконият медиҳад, ки раванди идоракуни иноватсионӣ мунтазам боқи монда қодир бошад барои рушди босуботи баҳшҳои муҳталифи иқтисодиёт саҳмгузор бошад. Дар мақолаи мазкур нақш ва рушди он инчунин дурнамои рушди бозори тичорати электронӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ дар давраи гузараш барраси гардидааст.

**Калид ҷоҳаҳо:** соҳаи хизматрасонӣ, хизматрасонӣ, савдо, самаранокӣ, гайриистехнологии хизматрасонӣ, сифати хизматрасони, хизматрасонии пулакӣ, идоракуни сифат, бозори тичорати электронӣ, онлайн-савдо.

**Машокиров Д. Н., Султонов З.С.**

## **ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ЕЕ МЕСТО В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**

Данная статья посвящена актуальным вопросам экономического развития страны по средствам предоставления электронных услуг населению.

Одним из критериев эффективного функционирования любого сектора экономики является высокая конкурентоспособность, что, в свою очередь, дает, возможность сделает его устойчивым. Электронная коммерция, позволяющая осуществлять управление инновационными процессами, способна привнести заметный вклад в эффективное и в то же время стабильное развитие любого сектора экономики. В статье рассматривается роль и развитие, а также оценивается перспективность электронной коммерции в современной экономике Республики Таджикистан. Проанализирована перспектива развития рынка электронной коммерции в условиях глобализации за прошедший период.

**Ключевые слова** сфера услуг, услуга, торговля, эффективность, непроизводственные услуги, качество услуг, платные услуги, менеджмент качества, рынок электронной коммерции, онлайн-торговля, интернет-коммерция.

**Mashokirov J. N., Sultonov Z.S.**

## **ELECTRONIC COMMERCE AND ITS PLACE IN THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT**

This article is devoted to topical issues of the development of the most important sector of the economy, e-commerce and the development of improved public services. One of the modern conditions of existence of any sector of the economy is high competitiveness, which, in turn, gives the opportunity to make it sustainable. E-commerce allows managing innovation processes that can make a significant contribution to the effective and at the same time stable development of any sector of the economy. The article discusses the role and development, as well as evaluates the prospects of electronic commerce of the modern economy of the Republic of Tajikistan. The article analyzes the prospects for the development of the e-Commerce market in the context of globalization over the past period.

**Keywords** services, services, trade, efficiency, non-production services, quality of services, paid services, quality management, e-commerce market, online commerce, online commerce.

Давлате, ки дар соҳаи бизнес технологияи комуникатсиониро самаранок истифода мебарад, роҳҳои самараноки идора, муносибат ва робитаҳои хориҷӣ пайдо мекунад. Истифодаи рӯзафзуни технологияи иттилоотии камуникатсионӣ барои шаклгирӣ транзаксияи электронӣ барои таъмини талабот ба маҳсулот, хизматрасонӣ, қувваи корӣ ва ислоҳоти сиёсӣ ба вуқӯъ мепайвандад.

Муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ ҳам ҳусусияти тиҷоратӣ ва ҳам комёбииҳои барҷастаи технологияҳои мусирро дар бар гирифта истодааст. Иттиҳодияи онҳо шакли фаъолияти маблагҳо, истеҳсолот ва ҳариду фурӯширо бо истифодай компьютер ва дастгоҳҳои дурмушират пурра иваз кардааст.

Рушди илм ва технологияҳои иттилоотию муоширатӣ ба имконияти ҷашмнорас дар соҳаи тиҷорат ба вуқӯ мөварад. Сол аз сол маблагҳо дар таркиби ММД зиёд шуда, қисми хизматрасонӣ дар соҳаи иттилоотӣ дар ҷомеаи мо афзуда истодааст. Асоси ин гуна иқтисодиёти иттилоотиро саноати иттилоотӣ ташкил медиҳад.

Гузариши инсоният аз ҷомеаи саноатӣ ба ҷомеаи иттилоотӣ зарурати иваз гардидани технологияи саноатӣ ба технологияи иттилоотиро ба миён мөорад. Истеҳсолот гайримодӣ мешавад. Ва дар ивази маҳсулоти ҳом ва энергия технологияи информатсионӣ асоси технологияи саноати иттилоотӣ, яъне захираҳои иттилоотӣ ва дониш мөояд. Яке аз роҳҳои дурбинона дар иқтисоди иттилоотӣ шабакаи иқтисодӣ ё Интернет-иктисод (иктисоди виртуалӣ) ба шумор меравад.

Рушди технологияи иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ фазои фаъолияти иқтисодӣ тавассути Интернет, инфрасоҳтори шабакаи глобалии Интернет барои комерсиализатсияи Интернет ва ташкили бозори электронӣ, ки дар асоси принсипҳои иқтисоди шабакавӣ ташкил ёфтаанд, ба вучуд овардааст.

Истифодабарандагони Интернет барои дастрас кардани иттилооти лозимӣ имконияти васеътар доранд, ва ҳоло дар Ҷумҳури Тоҷикистон мувофиқи омори расми ҳудуди 40% аҳоли ба интернет дасраси дошта, зиёда аз 3-милион нафар ба шабакаи Интернет пайваст мебошанд. Дар ин давра дар Ҷумҳури шумораи муштариёни алоқаи мобилӣ 6625324 нафарро ташкил медиҳад, аз он ҷумла 3954772 нафарашон муштариёни фаъол мебошанд. Шумораи истифодабарандагони Интернет дар якъоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилӣ ва маҳаллӣ 2,2 млн. нафар муштариро дар бар гирифтааст [5].

Дар муқоиса ба иқтисоди саноатие, ки аз рӯи миқёс миллӣ ба шумор меравад, иқтисоди шабакавӣ ҳарактери глобалӣ дорад. Он ба таври ҷашмрас шумори таъмингарон, фармоишгарон, партнёрҳо ва рақибонро меафзояд. Имрӯз фаъолияти тиҷоратӣ дар Интернет ба ҳама дастрас аст.

Ағзалияти Тиҷорати электронӣ **24 соат шабонарӯз, 7 рӯзи хафта**, давоми сол, ҳаридор метавонад аз дилҳоҳ кунҷи дунё маҳсулоти лозимаро ҳаридори намояд.

- Интиҳоби васеъ
- Нархи арzon
- Расонидани мол
- Музоядаи бесарҳад
- Муколамаи маҷозӣ

Масалан, фурӯши маҳсулот бевосита ба мизочон тавассути Интернет ба як бизнеси нав табдил ёфтааст. Дар шароити иқтисоди шабакавӣ амалиётҳо дар шакли электронӣ ба амал мөоянд, ки ба робитай виртуалии байнӣ партнёрҳои бизнесӣ ва субъектҳои дигари бозори виртуалӣ оварда мерасонад.

Субъектҳои тиҷорати электронӣ ҳамчун маҷмӯи зернизорҳои субъектҳои ҳалқаҳо (звеноҳо) ва бахшҳо (соҳаҳо)-и алоҳидаи иқтисод (субъекти бозор, субъекти моликият, субъекти қарз ва гайра) сурат мегирад. Дар нақшай мазкур қушиши намудем субъектҳои тиҷорати электрониро бо назардошти рушди саҳаҳо тартиб дихем. Ниг. Ба нақшай №1:

## Субъектҳои тиҷорати электронӣ



Вазифаҳои субъектҳои иқтисодӣ дар тиҷорати электронӣ, мустақиман аз ҷониби худи онҳо вобаста ба шароитҳои табӣ, таъриҳӣ, анъанаҳои миллӣ, сарчашмаҳои муайяни молиявӣ, сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ дар доираи ҳодиса ва равандҳои иқтисодӣ ҳаллу фасл карда мешавад.

Инкишофи саноати иттилоотӣ дар ҳар кишвар ба бисёр омилҳо вобаста аст. Вале нишондиҳандаҳои асосӣ ин ҳачми сармоягузорӣ дар соҳаи телекоммуникатсия, микдор ва сифати истифодаи компютерҳо дар саноати иттилоотӣ ва шумораи истифодабарандагони Интернет ба ҳисоб мераванд.

Чихеле, ки ба ҳамагон маълум аст, дар замони иқтисоди бозорӣ тамоми фирмаву ташкилотҳо, ҷо истеҳсолӣ ва ҷо гайриистеҳсолӣ бошанд, фаъолияти ҳудро бо истифода аз шабакаҳо ва технологияҳои камуникатсионӣ ба роҳ мондаанд. Дар замони муосир тамоми корхонаҳо пеш аз ба кор шурӯъ намудан, аввал намояндагии ҳудро дар шабакаи Интернет ишғол менамоянд. Яке аз фаъолияти ширкатҳо бо истифода аз шабакаи Интернет ин тиҷорати электронӣ мебошад.

**Тиҷорати электронӣ** истилоҳ барои нишон додани фаъолияти тиҷоратӣ дар шабакаи Интернет мебошад. Он барои ҳаридорӣ, фурӯш, хизматрасонӣ, гузаронидани ҷамъомадҳои маркетингӣ тавассути истифода аз шабакаҳои компютерӣ имкон фароҳам меоварад. Тиҷорати электронӣ (ба маънои васеъ) фаъолияти соҳибкорӣ дар гузаронидани малиётҳои тиҷоратӣ бо истифода аз васоити мубодилаи электронии санадҳо мебошад. Тиҷорати электронӣ аз маҷмӯи иштироккунандагон ва ҷараёни мулоқоти онҳо, дар ҳудуди қонунҳои муайян шуда иборат аст. Асоси тиҷорати электрониро соҳтори иттилоотӣ ва технологияи телекоммуникатсионӣ ташкил менамояд. Ҳусусиятҳои асосии тиҷорати электронӣ:

- дар тиҷорати электронӣ төъбоди зиёди фурӯшанда ва ҳаридорон иштирок менамоянд;
- барои ворид шудани иштирокчиёни нав ягон маҳдудият вуҷуд надорад;
- ҳамаи иштирокчиёни тиҷорати электронӣ имконияти аз иттилооти лозима истифода бурданро доранд ва гайраҳо мебошад.

Нисбат ба тиҷорати электронӣ корхонаҳое, ки дар бозори ҳозира фаъолият доранд ба се гурӯҳ тақсим мешаванд:



Корхонаҳои анъанавӣ дар бозор воқеъбинона (реально) фаъолият мебаранд. Ин намуд корхонаҳо ба тиҷорати электронӣ муроҷиат намекунанд. Корхонаҳои омехта як қисми фаъолияти ҳудро дар Интернет иҷро менамоянд. Корхонаҳои

электронӣ танҳо дар Интернет фаъолият мебаранд. Харидорони тичорати электронӣ аз харидорони дар бозори анъанавӣ иштирок дошта, бо сатҳи дониш ва даромади худ фарқ мекунанд. Яке аз шартҳои асосӣ иштирок дар бозори электронӣ мавҷудияти техникаи компьютерӣ ва пайвастшавии он ба шабакаи Интернет мебошад. Аз ин лиҳоз, ба муштариён баъзе талаботҳои иловагӣ пешбинӣ карда мешавад. Яке аз онҳо мавҷуд будани сурогаи электронӣ, ҳамёнҳои электронӣ дар системаҳои пардоҳти элекtronӣ, мавҷуд будани малакаи кори амалий дар ин системаҳо ва монанди онҳо мебошад.

Одатан дар бозори анъанавӣ истехсолкунанда моли истехсол кардаи худро бо иштироки дистрибутер ва диллерҳо мефурӯшанд. Дар бозори электронӣ бошад эҳтиёҷ ба чунин ашхос ҷой надорад. Аз ин лиҳоз, дар бозори электронӣ системаеро бояд дарёфт, ки он барои самаранок фаъолият бурдани стратегияи рушди тичорати электронӣ мусоидат намояд.

Таъсири шабакаи Интернет нафақат дар сатҳи корхонаҳо ва ташкилотҳо (микросатҳ), инчунин дар сатҳи мақроиқтисодӣ низ мушоҳида карда мешавад. Фаъолияти босуръати иқтисодӣ дар Интернет мағҳуми нави «тичорати электрониро» ба миён овард. Аз таълими иқтисодӣ ба мо маълум аст, ки «тичорат» ин фаъолияти гуногун буда, барои гирифтани фоида равона карда шудааст. Тичорати электронӣ яке аз намуди тичорат буда, тавассути истифодаи системаҳои иттилоотӣ ва технологияи телекоммуникатсионӣ ба роҳ монда мешавад. Дар ин ҷода бояд қайд кард, ки тичорат ва соҳибкорӣ мағҳумҳои гуногунро доро мебошанд.

- Соҳибкорӣ – ин фаъолияти тичоратӣ буда хусусиятҳои хоси он аз мунтазамӣ, истифодаи инноватсия, сармоягузорӣ ва таҳди迪 иқтисодӣ иборат аст.
- Тичорат – ин фаъолияти шахсони алоҳида ва корхонаҳо мебошад, ки бо мақсади гирифтани фоида амалиётҳои хариду фурӯшро ба роҳ мемонанд.

Ду тарзи фаъолияти тичоратро ҷудо кардан лозим аст:

- фаъолияте, ки асоси онро харидани мол бо мақсади фурӯши он ташкил медиҳад. Дар ин ҷода амалиётҳои тичоратӣ амалиётҳои асосӣ буда, нигаҳдорӣ, боркашонӣ, хизматрасонӣ амалиётҳои иловагӣ ба шумор мераванд.
- Фаъолияти корхонаҳо ва ташкилотҳо, ки ашёи лозимиро барои истехсоли мол харидорӣ менамоянд.

Имрӯзҳо ҷиҳозӣ, ки назар афканем дар ҷумҳурии мо низ фаъолияти тичорати электронӣ васеъ истифода шуда истодааст. Мисол, илова кардани маблаг ба телефони дастӣ, дӯкони пулгирӣ (банкамат), харидори намудани чиптаҳои ҳавопаймӣ, марказҳои хизматрасонии майшӣ, марказҳои фароғатӣ, марказҳои савдои техникий ва монанди инҳоро овардан мумкин аст. Яке аз хусусиятҳои баланди тичорати электронӣ ин сарфа намудани вақт аст.

Дар вақти хариди ягон намуди мол ё маҳсулотҳо аз мағозаҳои электронӣ чунин намудҳои пардоҳт аз ҳамдигар ҷудо карда мешаванд:

- Бо кортҳои пластикӣ;
- Ба таври нақдӣ баъд аз қабул кардани маҳсулот;
- Гузаронидан ба воситаи почта ё ин ки телеграф;
- Бо воситаи пардоҳтҳои Интернет - системаҳои гузаронидани ҳисоббаробаркуниҳо байни ширкатҳо ва истифодабарандагони шабакаи Интернет ва гайра мебошад.

Дар тамоми ҷаҳон инчунин дар ҷумҳурии мо низ тичорати электронӣ талабгорони (муштариёни) худро зиёд карда истодааст. Ширкатҳо онро бисёртар барои баландбардории рақобатпазирӣ истифода мебаранд. Якчандто фазилатҳои (преимущество) тичорати электронӣ мавҷуд аст ки ин:

- баландбардории меҳнати истехсолкунандагон;

- паст кардани вақти амалиёти кофтуковӣ;
- паст кардани харочот.

Дар замони мусир пешрафти дилҳоҳ соҳаро бидуни технологияи мусир имконнозазир медонем. Тиҷорати электронӣ, ки дар заминай технология рушд мекунад пайваста ба як бозори ҷаҳонӣ (глобалӣ) таблил ёфта истодааст.

Бе шак интернет ҷойгузини бозорҳои воқеъи гашта бо мубодилаи 1,5 трл долл дар соли 2015 пешсаф гаштааст. Мағҳуми «тиҷорати электронӣ» якчанд баҳшҳои дигаро низ мутаҳид менамояд ба мисоли - EDI (Electronic Data Interchange – мубодилаи электронии маълумотҳо), почтаи электронӣ, Интернет, интранет (мубодилаи маълумоти дохили фирмавӣ), экстранет (мубодилаи иттилооти берунӣ). Бо ҳамин мазмун тиҷорати электронӣ фарогири тамоми паҳлуҳои ташкили бизнес дар Шабакаи Интернет гуфтан мункин аст.

Дар ҳисоботи иқтисоди ракамӣ 2018 (Digital economy compass 2018) омадааст, ки соли 2017, ҳаҷми гардиши савдо дар бозори тиҷоратӣ электронӣ 1,5 триллион долларро буда, Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой ҳамчун бузургтарини бозори тиҷорати электронӣ дар саросари ҷаҳонӣ бо даромади 497 млрд доллар ташкил намудааст. Мувофиқи таҳлилҳо суръати афзоиши он дар ин мамлакат ҳарсолаи 14%, буда, соли 2022 то ба 959 млрд доллар ҳоҳад расид [11].

Ширкатҳое, ки дар ҷаҳон дар баҳши тиҷорати электронӣ пешсаф ҳастанд бо гардиши ҳаҷми калони гардиши савдо чунин арзёби гардидаанд:

1. Amazon- арзиши ширкат 702.46 млрд. долл;
2. eBay- арзиши ширкат 2054.79 млрд. долл;
3. Walmart- арзиши ширкат 239 млрд. долл;
4. BestBuy- арзиши ширкат 50,3 млрд. долл;
5. Target- арзиши ширкат 67,4 млрд. долл;
6. Alibaba- арзиши ширкат 500 млрд. долл;
7. NewEgg- арзиши ширкат 2,3 млрд. долл;

Мувофиқи маълумоти eMarketer, портали асосӣ барои таҳқиқоти маркетинг, сатҳи миёнаи солонаи бозори тиҷорати электронӣ дар ҷаҳон тақрибан 18-20% дар як сол мебошад [12].



**Нақшай №1 - Мубодилаи тиҷорати электронӣ дар ҷаҳонӣ, триллион доллар, тағйирот нисбат ба соли гузашта**

Дар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 декабря соли 2011 № 643 омадааст, ки «инфрасоҳтори ҳукумати электронӣ - системаҳои ба ҳам мувофиқи иттилоотӣ - технологӣ ва ба низом даровардани ҷараёнҳои маълумотро дар бар мегирад» [7].

Ҳамзамон инфрасохтори мазкур қоидаҳоеро ба худ ҳамроҳ менамояд, ки ҳамаи мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатӣ ва муассисаҳои давлатии ҷумҳурӣ ҳангоми ичрои вазифаҳои худ, ба хусус, дар ҳолатҳое, ки ин вазифаҳо аз ҷониби якчанд мақомот дар як вақт ичро карда мешаванд, ҳамчун дастуруламал истифода менамоянд.

Қисматҳои асосии инфрасохтор аз инҳо иборатанд:

- архитектурам (сохтори) ягонаи давлатӣ;
- гардиши воситаҳои имзои электронӣ - рақамӣ;
- хуччатгузории электронӣ;
- савдои электронӣ;
- системаи электронии пардоҳтҳо;
- смарт - кортҳои қабулкунандагони хизматҳо;
- смарт- кортҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ;
- алоқаи мобили;
- системаи моҳворагӣ;
- хуччатҳои интерактивӣ.

Тамоюли асосии рушди тамаддуни муосир бештар такя ба иттилоот намуда, ин тамоюлро «баъдисаноатӣ», «иттилоотӣ» ном бурда ҳамчун иқтисодиёти иттилоотӣ ва ё иқтисоди рақамӣ пазируфтаанд. Фаъолияти тиҷоратӣ дар шабакаи Интернет дар шакли байни субъектҳои бозор тарики электронӣ сурат мегирад ҳамчун тиҷорати электронӣ метавон таъриф намуд.

## АДАБИЁТ

1. Воронов, В.И. Электронная коммерция и бизнес-интернет: СПб /В.И.Воронов, 2012 - 193с.
2. Воронов, В.А. Организация электронной коммерции: Маркетинг / В.А.Воронов, 2015 – 93с.
3. Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции: учебное пособие/ Л.П.Гаврилов, 2014 – 261с.
4. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие, подред. проф / О.А.Кобелев, 2011 - 674с.
5. Маълумоти таҳлили оид ба фаъолияти Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017 [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://khadamotialoqa.tj/malumoti-ta-lil-oid-ba-faoliyati-hadamoti-aloi-ai-nazdiu-kumati-um-urii-to-ikiston-dar-n-mo-i-soli-2017/> (санаи вурӯд: 25.03.2020).
6. Молчанова, В.С. Перспективы развития электронной коммерции в мире: Известия Сочинского государственного университета / В.С. Молчанова, 2016 – 95с.
7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 декабря соли 2011 № 643 [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://maorif.tj/storage/Dokument%27s/Barnomaho/6675e4fc7e70b56b2ad8e190dfa75259.pdf> (санаи вурӯд: 22.03.2020).
8. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ёумњурии Тоҷикистон» аз 30 декабря соли 2019 № 642 [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://medt.tj/images/news/2019/KCERTtj.pdf> (санаи вурӯд: 15.04.2020).
9. Обзор телеком рынка Таджикистана: Доступ в интернет и интернет-услуги [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://digital.report/tadzhikistan-dostup-v-internet/> (санаи вурӯд: 04.03.2020).

10. Обзор развития электронной коммерции в продвижении сельскохозяйственной продукции и перспективы её применения в Республики Таджикистан. Ассоциация Научно Технической Интеллигенции Таджикистана худжанд 2009 [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: [http://hilfswerk.tj/dwfuploads/E-commerce\\_Tajikistan.pdf](http://hilfswerk.tj/dwfuploads/E-commerce_Tajikistan.pdf) (санаи вуруд: 12.04.20).
11. Digital Economy Compass [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: [http://static2.statista.com/download/pdf/Digital\\_Economy\\_Compass\\_2018\\_print.pdf](http://static2.statista.com/download/pdf/Digital_Economy_Compass_2018_print.pdf) (санаи вуруд: 05.04.2020).
12. Global B2C Ecommerce Sales to Hit \$1.5 Trillion This Year Driven by Growth in Emerging Markets. Asia-Pacific leapfrogs North America to become world's largest regional ecommerce market [Electronic resource]. — Mode of access: <http://www.emarketer.com/Article/GlobalB2C-Ecommerce-Sales-Hit-3615-TrillionThis-Year-Driven-by-Growth-EmergingMarkets/1010575> (санаи вуруд: 05.04.2020).
13. Tajikistan - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses [Захираи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://www.budde.com.au/Research/Tajikistan-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-Analyses> (санаи вуруд: 12.03.2020).

**УДК:339.543**

**Раҷабова Н.Р., Гаюрова Р.С.**

## **САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ХАДАМОТИ ГУМРУК ДАР АСОСИ МАРКЕТИНГ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақола ташкил ва рушди хадамоти гумрук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. Маъзалаҳои истифодаи маркетинг дар ташаккулёбии самтҳои рушди хадамоти гумрук баррасӣ карда мешаванд. Механизми мавқеъгирии низоми гумрук дар бозор, омилҳое, ки ба ташаккули фалсафа ва сиёsat дар соҳаи гумрук таъсир мерасонанд, ғояҳои асосии системавӣ, ки татбиқи онҳо дурнамои рушди хадамоти гумрукро муайян мекунанд, омӯхта шудаанд. Ба ташаккули бозори хизматрасониҳо давлатӣ, аз ҷумла дар соҳаи гумрук, инчунин сатҳи методологӣ, функционалӣ, протессей ва технологӣ, самтҳои асосие, ки дар онҳо низоми хизматрасониҳои гумрукӣ ташаккул ёфтаанд, эътибори маҳсус дода мешавад. Самтҳои афзалиятноки рушди хадамоти гумрукӣ бо назардошти ташкили низоми мутавозини гумрукӣ ва пешрафти самараноки он дар бозори хизматрасонии гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешаванд.

**Вожаҳои қалидӣ:** хадамоти гумрук, маркетинг, бозори хизматрасониҳои гумрукӣ, маъмурияти гумрукӣ, дурнамои рушд.

**Раджабова Н.Р., Гаюрова Р.С.**

## **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

В статье рассмотрены вопросы становления и развития таможенной службы в Республике Таджикистан. Исследованы вопросы применения маркетинга при разработке направлений развития таможенной службы. Изучен механизм позиционирования таможенной системы на рынке, факторы, влияющие на формирование философии и политики в области таможенного дела, выделены основные системные идеи, реализация которых определит перспективу развития таможенной службы. Особое место удалено

проблема формирования рынка государственных услуг, в том числе и в таможенной сфере, а также определены методические, функциональные, процедурные и технологические уровни и основные направления, по которым можно формировать систему таможенных услуг. Предложены приоритетные направления развития таможенной службы с учетом формирования результативной сбалансированной таможенной системы и эффективного продвижения ее на рынке таможенных услуг Республики Таджикистан

**Ключевые слова:** таможенная служба, маркетинг, рынок таможенных услуг, таможенное администрирование, перспективы развития

**Radjabova N.R., Gayurova R.S.**

### **PRIORITY AREAS OF DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS SERVICE BASED ON MARKETING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article considers the formation and development of the customs service in the Republic of Tajikistan. The questions of the use of marketing in the development of directions for the development of the customs service are investigated. The mechanism of positioning the customs system in the market, the factors influencing the formation of a philosophy and policy in the field of customs, the basic systemic ideas are identified, the implementation of which will determine the prospects for the development of the customs service. A special place is given to the formation of the market for public services, including in the customs sphere, as well as methodological, functional, procedural and technological levels and the main directions in which it is possible to form a system of customs services are identified. Priority directions for the development of the customs service are proposed taking into account the formation of a balanced customs system and its effective promotion in the customs services market of the Republic of Tajikistan

**Key words:** customs service, marketing, customs services market, customs administration, development prospects

Дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди соҳтори идоравии давлатӣ натиҷаҳои муҳим ба даст оварда шуданд, ки ин бештар дар равандҳои рушд ва ташкили хадамоти гумruk инъикос ёфтааст.

Роҳнамои дурусте, ки дар ибтидои таъсиси Хадамоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда буд, имкон дод, ки таваҷҷӯҳ ба технологияи иттилоотӣ ва муайян кардани қоидаҳои оқилонаи барасмиятдарории гумрукӣ дар асоси меъроҳои конвенсияҳо ва тавсияҳои байналмилалӣ дода шуда, ин хадамот ба маъмурияти гумрукие табдил ёбад, ки ба принсипҳои асосии тиҷорат мисли хадамоти гумрукии давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон асос ёбад. Умуман, маъмурияти гумрукиро ҳамчун низоми ҷораҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилий ва дигар ҷорабинҳои муҳим баррасӣ намудан зарур аст, ки барои татбик ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодии доҳилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди муносибатҳои бозаргонӣ нигаронида шудаанд.

Низоми гумрук мушкилоти фароҳам овардани шароити иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, протсессӣ ва технологӣ барои фаъолияти бахши тиҷорати хориҷии иқтисодиёти Тоҷикистон ва вазифаи назорати риояи чунин шартҳоро дар раванди фаъолияти воқеӣ ҳал менамояд. Ҳалли мушкилоти мавҷуда бо истифодаи технологияҳои мушаҳҳас ба роҳ монда шуда ин низом як қатор хизматрасонҳоро ба давлат барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ, пеш аз ҳама дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, алалхусус дар занчираи байналмилалии молрасонӣ фароҳам меорад.

Дар натицаи ҳалли мушкилиҳо маъмурияти гумрукӣ дар бахши тичорати хориҷӣ истифодаи технологияҳои рақамиро таҳия ва ҷорӣ намуда, танзими бомуваффақият ва мавқеи устувори низоми гумрукиро дар соҳаи хизматрасонии ҷамъияти бо истифодаи усулҳо ва воситаҳои муайян таъмин менамояд [4,6].

Дар асоси таҳлил муайян карда шуд, ки механизми мавқеъгирии низоми гумрукӣ дорои соҳтори дусатҳӣ мебошад.

Дар сатҳи аввал, рақобати соҳторҳои давлатӣ барои таъсири тақсими сегментҳои бозор баррасӣ мешавад. Пеш аз ҳама, мо дар бораи соҳтори бозор ва соҳти даҳлдори низоми идоракуни давлатӣ (мутобиқи қобилияти онҳо ва хусусиятҳои соҳаҳои бозор) барои ноил шудан ба ҳадафҳои давлат дар марҳилаи муайяни таърихӣ сухан меронем (чун қоида, савол дар бораи назорати пурра ё инҳисоркуни бозор). Умуман, масоили мавқеъгирии як муассисаи давлатӣ дар бозори идоракуни давлатӣ ҳал шуда истодааст.

Дар сатҳи дуюм, дараҷаи рақобат миёни бахши давлатӣ ва хусусӣ дар бахши тичорати хориҷӣ арзёбӣ мешавад.

Барои хидамоти гумрукӣ мушкилоти мавқеъгирии он дар бозори хидматҳои гумрукӣ зарур аст. Робитаи байни сатҳҳо хеле содда буда мавқеи бомуваффақияти мавқеъгирии низоми гумrukro дар бозори хизматрасонии гумрукӣ дар раванди идоракуни давлатӣ таъмин менамояд. Дар ин замана, барои мавқеи устувори бозори хизматрасонии давлатӣ бояд идеология, мақсад ва стратегия, ташкил ва технологияҳои низоми гумрукӣ барои ба даст овардани самараи иҷтимоӣ нигаронида шуда, бо стратегияи милли рушди кишвар ҳамоҳанг карда шаванд.

Ба ибораи дигар, низоми гумruk хизматрасонии давлатиро ба бозор пешниҳод намуда танзими гумrukiro барои тичорати хориҷӣ ба роҳ мемонад. Боз ҳам муваффақона амалӣ гардидани ин функцияи умумидавлатӣ рақобати низоми гумrukro дар бозори хизматрасонии давлатӣ ба роҳ монда, афзалият ва устувории мавқеъи ин ҳадамотро нисбат ба дигар соҳторҳои давлатӣ таъмин менамояд.

Дар айни замон, Ҳадамоти гумruki Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи рушди институтсионалӣ қарор дорад. Равандҳои танзим ва маъмурияти гумрукӣ дар сатҳи сифатан нав - сатҳи хизматрасонӣ соҳторбандӣ шудаанд.

Имрӯз ҳадамоти гумrukӣ ба як ҷанбаи муҳими фалсафаи гумruk табдил ёфтааст. Ин самти асосии рушд буда, онро ба такмил додани механизми нави ташкилий, иқтисодӣ ва технологӣ барои татбиқи босифат ва самараҳаҳши сиёсати давлатӣ дар рушди иқтисодиёт ва тичорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона мекунад.

Масъалаи ташкили танзими гумrukӣ ҳангоми хизматрасонии гумrukӣ бо назардошти таъмини сифат ва самараҳаҳши ҳадамоти гумruk бо соддагардонӣ, самаранокӣ ва эътиmodнокии беруни онҳо гузошта шуда амалӣ карда мешавад.

Омилҳои асосии характери умумибашарилошта, ки ба ташаккули фалсафа ва сиёсат дар соҳаи гумruk бевосита таъсир мерасонанд, тамоюли устувори ҳамгириони кишварҳои гуногуни ҷаҳон ба иттиҳодияҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, инчунин тамоюл ба сӯи ҷаҳониshawии равандҳои истеҳсолӣ, савдо ва молиявӣ мебошанд [3,6].

Дигар омилҳои муҳимме, ки мустақиман муайянкунандай зарурати такмил додани воситаҳои муосири гумrukӣ, роҳи танзими соҳаи идоракуни иқтисоди хориҷӣ ва гумrukӣ мебошанд, инҳоянд:

- ✓ таъсиси фазои ягонаи иқтисодӣ ва гумrukии кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Евросиё, ба итмом расонидани созмондиҳии Иттиҳоди гумrukӣ;
- ✓ ислоҳоти идоракуни давлатӣ, бо назардошти шароити нави институтсионалии маъmuрияти гумruk;

- ✓ такмили идеологияи нави бүчтесозӣ, ки шароити ташаккули бозори хизматрасониҳо давлатиро фароҳам меорад;
- ✓ созмондиҳии идеологияи ҳамаҷонибаи рушди савдо, самти низоми гумrukӣ ба хизматрасонӣ ба тиҷорат дар соҳаи савдои хориҷӣ.

Омили муҳимтарини муайянкунандаи самт ва динамикаи равандҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва гумrukӣ ин информатизатсияи босуръати ҷаҳонӣ, яъне ташаккули иқтисоди рақамӣ мебошад. Ташаккули фазои иттилоотии ҷаҳонӣ, ташкили технологияҳои ҷаҳонӣ ва низомҳои иттилоотӣ, сохтори ҷараён ва захираҳои иттилоотӣ, тағиироти сифатӣ ва тавсияи доираи хизматрасониҳои иттилоотӣ, табдил додани иттилоот ба мавзӯи талаботи бозор, ба тамоюлҳои иқтисодии ҷаҳонӣ таъсири назаррас расонида парадигма куллан нави танзими гумrukiro ташкил медиҳад.

Таҳлили тавсияҳои Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, таҷрибаи муосири хориҷӣ, тамоюлҳои мавҷудаи таҷрибаи мақомоти гумrukи Ҷумҳурии Тоҷикистон, принципҳои таҳия ва равишҳои илмии ҳалли ин масъала ба мо имкон дод, ки гояҳои асосии системавиро, ки татбиқашон рушди ояндаи хизматрасонии гумrukiro муайян мекунад, таҳия намоем:

- татбиқи принципи «равзанаи ягона» дар низоми гумrukӣ;
- батанзимдарорӣ ва назорат;
- васеъ намудани фазои назорати иттилоотии гумrukӣ то ҳудуди сарҳадҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ташкил ва татбиқи низоми идоракуни элекtronии маъмурияти гумrukӣ;
- таъсиси маркази ягонаи иттилоотӣ ва шабакаи тақсимшудаи ҷойҳои корӣ, ки ба ҷорӣ намудани технологияи муосири маъmuрияти элекtroniro имконият медиҳанд;
- ҷорӣ намудани стандарти идоракуни сифат ҳангоми татбиқи расмиёт ва технологияҳои барасмиятдарорӣ ва назорати гумrukӣ (аз ҷумла технологияҳои рақамӣ);
- ташаккул ва танзими бозори хизматрасониҳои гумrukӣ;
- рушди идеологияи маъmuрияти гумruk дар асоси принципҳои менечменту маркетинг ва гайра.

Дар стратегияи рушди Ҳадамоти гумrukи Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ намудани доираи назорати иттилоотии гумrukӣ дар ҳудуди сарҳади иқтисодии иттифоқҳои (созмонҳои) байналмилалӣ банаҳар гирифта шудааст. Пеш аз ҳама бо давлатҳое, ки ба чунин назорат тақозо дошта, назорати соҳаҳои муайяни молҳо ё ҷараёни борҳо манфиатдоранд. Дар робита ба ин, тавсия дода мешавад, ки ба таркиби функцияҳои асосие, ки ҳадамоти гумruk иҷро менамояд, вазифаи иттилоотӣ-таҳлилӣ доҳил карда шавад.

Боля қайд намуд, ки марҳила ба марҳила дар Тоҷикистон низоми маъmuрияти элекtronии гумrukӣ (маъmuriяти элекtronӣ) дар заминаи иттилоотисозии равандҳои барасмиятдарории гумrukӣ, назорати гумrukӣ, идоракунӣ дар низоми мақомоти гумruk, инчунин дар заминаи такмил додани технологияи идоракуни хавфҳо ташаккул мейбад. Ҳалли мушкили ташаккули бозори хизматрасонии давлатӣ, аз ҷумла дар соҳаи гумruk, бо самтҳои асосии рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон зич алоқаманд аст. Шакли асосии онҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, фаъолияти ҳадамоти гумruk барои ҳалли масъалаҳои зерин равона карда мешаванд:

- бо назардошти пур кардани бучети ҷумҳурияйӣ баланд бардоштани самаранокии назорати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ;
- фароҳам овардани фазои мӯътадили мусоиди тиҷорати хориҷӣ, аз ҷумла тавассути фароҳам овардани хизматрасониҳо давлатӣ ва хусусӣ оид ба мусоидат ба тиҷорати хориҷӣ;

- татбики расмиёти маъмурияти гумрукӣ дар асоси дастовардҳои нав дар соҳаи технологияҳои рақамӣ, иттилоотӣ ва идоракунӣ, стандартҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои байналмилалӣ;
- гузариш ба истифодаи Санади ягонаи маъмурӣ ва Низоми нави транзити электронӣ (NCTS), ки дар кишварҳои хориҷӣ истифода мешавад;
- муҳайёе кардани шароити зарурии корӣ барои истеҳсолкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар бозори беруна ва ҳам дохилӣ, рақобатпазирӣ онҳоро таъмин менамояд;
- фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёт тавассути такмили сифати маъмурияти гумрукӣ;
- фароҳам овардани шароит барои рушди иқтидори содиротии истеҳсолкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар айни замон маъмурияти гумрукӣ мустақиман ҳангоми барасмиятдарории гумрукӣ ва дар асоси маълумоти назорати гумрукӣ амалӣ карда мешавад. Ин ҳолат монеаи асосии суръатбахшии гардиши мол ва баланд бардоштани сифати назорати гумрукӣ мебошад. Сатҳи рушди муносибатҳои савдо, принципҳо ва усулҳои пешрафтаи маъмурияти гумрукӣ, аз ҷумла усулҳои дар Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикосёфта, коркарди усулҳои нави ташкили низоми назорати гумрукиро тақозо мекунад [6,8].

Истифодаи батанзиидарории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ ҳамчун намуди хизматрасонии давлатӣ ва таъмини самаранокии баланди он ба воситаи самтҳои зеринл имконпазир аст:

- расонидани хизматрасониҳои давлатӣ ҳангоми барасмиятдарории гумрукӣ, дар асоси стандартҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонии Савдо ва Ташкилоти Умумиҷаҳонии Гумрук, меъёрҳо ва қоидаҳои конвенсияҳо ва созишномаҳои байналмилалии гумрукӣ, стандарти сифат ISO 90001;
- истифодаи низоми идоракуни хавфҳо ҳангоми қабули қарор оид ба иҷозати мол дар асоси маълумотҳои пешакӣ;
- истифодаи васеъи расмиёти соддагардонидашудаи гумрукӣ дар асоси баҳодиҳии эътибори (мавқеи) иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва пешакӣ огоҳонидани онҳо;
- татбики принципи пешниҳоди ягонаи иттилоот бо мақсади гумрукӣ;
- дар натиҷаи ҳамкорӣ бо иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ суръат баҳшидани санчиши гумрукӣ;
- кам намудани шумораи мақомоти назоратии идоракуни давлатӣ (аз ҷумла дар нуқтаҳои гузаргоҳҳо аз сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мустақиман селаи молҳоро назорат мекунанд) бо сабаби ба ҳамдигар тақсим кардани функсияҳо;
- банизомдарорӣ ва тавсеви пойгоҳи иттилоотӣ барои қабули қарор дар бораи иҷозати мол, аз ҷумла тавассути истифодаи захираҳои иттилоотии шӯъбаҳои дигар, ташкили маркази қабули қарор оид ба вазъи бавучудомада;
- ташкили шабакаи воқеии мубодилаи маълумот дар байнӣ мақомоти гумрук, аз ҷумла дар нуқтаҳои гузаргоҳҳо аз сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми зарурат аз моҳвораҳои алоқавӣ;
- муайян кардани мақомоти мушаххаси гумрук барои декларатсияи мол дар шакли электронӣ, ки ба иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ дастрасии озодро ба ин тартиб фароҳам меорад;
- истифодаи усулҳои навтарини техникии назорати гумрукӣ;
- дар соҳтори мақомоти гумрук ҷудо кардани воҳидҳо, ки вазифаҳои баҳисобигирии далелҳои интиқоли молро аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом

медиҳанд ва воҳидҳои назоратӣ, ки иттилоотро дар бораи ин гуна ҳаракат назорат мекунанд;

- таъмини дастрасии иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ба маълумоти гумrukӣ;
- ташкили механизми ҳамкориҳои мақомоти гумruk ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ оид ба вокуниш ба бозори хизматрасонии гумrukӣ.

Таҳлилҳо ба мо имконият медиҳанд, ки чунин сатҳҳо ва соҳаҳои асосиро муайян созем, ки дар онҳо низоми хадамоти гумruk ташаккул меёбад:

- сатҳи методологӣ (интихоби чораҳои танзими тарифӣ ва ғайритарифӣ, беҳсозии соҳтори низоми гумrukӣ);
- сатҳи функционалӣ (муайян кардани хизматрасониҳо, ки дар ҷараёни иҷрои вазифаҳои иқтисодӣ, ҳифзи ҳуқуқ, иттилоот ва дигар низомҳои муҳими гумrukӣ пешниҳод карда мешаванд);
- сатҳи расмиётӣ (муайян кардани хизматрасониҳое, ки мустақиман дар ҷараёни расмиёти барасмиятдарории гумrukӣ, ҳисоб, назорат ва ҷамъоварии пардохтҳои гумrukӣ, дар маҷмӯъ назорати гумrukӣ пешниҳод карда мешаванд);
- сатҳи технологӣ (муайян кардани хизматрасониҳо оид ба соддагардонии технологияҳои гумrukӣ бо шароити тағйирёбанд ва шаклҳои назорат, идоракунии ҳавфҳои гумrukӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои иттилоотӣ дар амалияи ҳамкории мақомоти гумruk ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ).

Барои ташаккул додани низоми мутавозини гумrukӣ ва пешрафти муассири он дар бозори хизматрасониҳои гумrukӣ иҷрои чунин амалҳо, зарур аст:

- муайян кардани рақобатпазирии хадамоти гумruk (ҳам дар бахши давлатӣ ва ҳам дар соҳаи хизматрасонии ҳусусӣ);
- муайян кардани тарафҳои қавӣ ва заифи низоми мавҷудаи гумrukӣ, инчунин имконот ва таҳдидҳои беруни раванди татбиқи идеологияи пешбуруди тиҷорат бо истифодаи усулҳои гумrukӣ дар асоси истифодаи натиҷаҳои таҳлили SWOT;
- коркарди стратегияи таъсис ва пешбуруди фаъолияти гумrukӣ, ҳамчун як нақшаи мантиқан асосёфта ва маҷмӯии қабули қарорҳо;
- такмил додани низоми гумrukӣ дар заминай идеологияи нав, бо дарназардошти рушди он дар доираи тағйироти ҷории стратегӣ;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои ташкили низоми маркетингӣ бо назардошти сатҳи ташкилӣ ва созмондиҳии зерсистемаи идоракунии хадамоти гумrukӣ ҷиҳати хизматрасониҳои гумrukӣ [2];
- муайян намудани меъёр ва усулҳои арзёбии манфиатҳои иҷтимоӣ, ва иқтисодии рушди низоми гумrukӣ, ҳамчун низоми хизматрасонӣ;
- рушди низомии ягонаи автоматиқунонидашудаи иттилоотии мақомоти гумruk ва гайра [1,5,7].

Ҳамин тарик, дар дурнамои стратегӣ ҳадафи ниҳоии ташкил, фаъолият ва рушди низоми гумrukӣ ҳамоҳангозии самараҳаҳи тамоми фаъолияти гумrukӣ бо қонунҳои мавҷуда ва рушди бозор бидуни вайрон кардани сифати назорати гумrukӣ ба ҳисоб меравад. Ҳукумат, иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва худи кормандони мақомоти гумruk барои ноил шудан ба ин мақсад ҳавасманд мебошанд.

Дар маҷмӯъ амалий намудани самтҳои пешниҳодшуда имконият медиҳад, ки низоми мукаммали гумrukӣ созмон дода шуда, рушди босуботи иқтисодиёти кишвар таъмин карда шуда, барои беҳдошти муносибатҳои содиротию воридотӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуда, сатҳи зисту зиндагонии мардум баланд бардошта шуда, барои таъмини ҳадафҳои иқтисодӣ ва бехатарии Тоҷикистон нақши гумruk баланд бардошта шавад.

## АДАБИЁТ

1. Барамзин С. В. Управление качеством таможенной деятельности учебник/С.В.Барамзин. - М.: РИО РТА, 2014. - 356 с.
2. Дианова В. Ю. Маркетинг в сфере таможенных услуг: учебник/В.Ю.Дианова. –М.: РИО РТА, 2010. – 292 с.
3. Дианова В.Ю. Управление развитием таможенных органов на основе сбалансированной системы показателей: монография/В.Ю.Дианова. – М.: Российской таможенной академии, 2014. – 368с.
4. Макрусов В.В. Государственные таможенные услуги: монография/В.В.Макрусов. – М.: РИО РТА, 2013. – 363с.
5. Парфенов Р.Н. Совершенствование таможенного администрирования на основе маркетингового подхода: дисс. ... канд. экон. наук:08.00.05/Р.Н.Парфенов. – М.: РИО РТА, 2014. – 186 с.
6. Раджабов Р.К. Региональные особенности развития рынка таможенных услуг: монография/Р.К.Раджабов. - Душанбе: «Ирфон»,2014-152с.
7. Русецкий М.Г. Таможенное декларирование в электронной форме: преимущества и перспективы развития/М.Г. Русецкий // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2014. – № 38. – С. 207-212.
8. Таможенный кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе: ТСРТ, 2019. - 162с.

УДК 336.4

**Буриева М.Ч., Зафарова М.А., Амирхонов Х.К.**

### **ЗАМИНАҲОИ ТАШАҚКУЛИ САРМОЯГУЗОРИҲОИ ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои ташаккул ва таъмини шароитҳои сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтааст. Қайд гардидааст, ки роҳҳои асосие, ки ҷалби сармояи хориҷиро таъмин менамояд, инҳоянд: устувории вазъи сиёсии мамлакат, такмил додани низоми андоз; аниқ будани номгӯи лоиҳаҳо оид ба сармоягузорӣ ва тавсифи онҳо ба ҳар як соҳа ва ноҳия, пешниҳод кардани баҳои мумайизон (баҳои техникий, молиявӣ, экологӣ ва ғайра) барои ҳар як лоиҳа ва ғ. Инчунин дар доираи маълумотҳои омори расмӣ соҳтори соҳавӣ ва минтақавии сармоягузориҳоро омӯхта, қайд намудааст, ки дар соли 2018 бештар сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти кишвар ворид гардида, ҷалби сармояи мустақими хориҷиро дар сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Муайян гардидааст, ки дар соли 2019 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояи мустақими хориҷӣ бештар аз ҷониби Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой, Федератсияи Россия, Шоҳигарии Британияи Кабир, Кипр, Швейтсария ворид гардида, ба рушди соҳаҳои хизматрасонии молиявӣ, алоқа, соҳтмон, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ, саноати соҳтмонӣ, истихроҷ ва истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ ва газӣ) равона гардидаанд. Дар охир дар доираи маълумотҳои таҳлилӣ сабабҳои ниёзманд будани Тоҷикистонро ба сармоягузории хориҷӣ қайд намуда фикру хуносаҳо дар ин самт ҷой дода шуданд.

**Калидвожаҳо:** сармоягузорони хориҷӣ, фаъолияти сармоягузорӣ, сарчашмаҳои сармоягузорӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, минтақаҳо, сармоягузориҳои мустақим, сармоягузориҳои чомадонӣ.

**Буриева М.Ч., Зафарова М.А., Амирхонов Х.К.**

## **ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН**

В данной статье рассматривается и анализируется формирование и обеспечение условий для привлечения иностранных инвестиций в Республику Таджикистан. Было отмечено, что основные пути привлечения иностранных инвестиций это: стабилизация политической ситуации в стране, улучшение налоговой системы; достоверность перечня инвестиционных проектов и их описание для каждого сектора и региона, предоставление экспертных оценок (технических, финансовых, экологических и т. д.) для каждого проекта и т. д. Также были проанализированы отраслевая и региональная структура инвестиций в рамках официальной статистики. Отмечено, что в 2018 году по сравнению с портфельными инвестициями и другими видами инвестиций больше в экономику страны поступили прямые инвестиции. Определено, что в 2019 году экономика Республики Таджикистан поступили прямые иностранные инвестиции из Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Великобритании, Кипра, Швейцарии для развития сферы финансовых услуг, связи, строительства, геологии и горнодобывающей промышленности, строительство, добыча нефти и газа).

В целом, в рамках аналитических данных были отмечены причины потребности Таджикистана в иностранных инвестициях и были предложены авторские выводы и предложений.

**Ключевые слова:** иностранные инвесторы, инвестиционная деятельность, источники инвестиций, инвестиционные проекты, регионы, прямые инвестиции, портфельные инвестиции.

**Burieva M. CH., Zafarova M. A., Amirkhonov Kh.**

## **BACKGROUND OF FORMING AND ENSURING THE CONDITIONS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article discusses and analyzes the formation and provision of conditions for attracting foreign investment in the Republic of Tajikistan. It was noted that the main ways to attract foreign investment are: stabilization of the political situation in the country, improvement of the tax system; the reliability of the list of investment projects and their description for each sector and region, the provision of expert assessments (technical, financial, environmental, etc.) for each project, etc. The industry and regional structure of investments were also analyzed in the framework of official statistics. It was noted that in 2018, compared with portfolio investments and other types of investments, direct investments came to the country's economy more. It was determined that in 2019 the economy of the Republic of Tajikistan received direct foreign investments from the People's Republic of China, the Russian Federation, Great Britain, Cyprus, Switzerland for development financial services, communications, construction, geology and mining, construction, oil and gas production).

In general, within the framework of analytical data, the reasons for the need of Tajikistan in foreign investments were noted and authors' conclusions and suggestions were proposed.

**Key words:** foreign investors, investment activity, sources of investment, investment projects, regions, direct investments, portfolio investments.

Инсоният ҳамеша баҳри пурра қонеъ намудани талаботҳои моддию маънавии худ саъю қӯшиш менамояд ва ҳар қадар, ки талаботҳо пурратар қонеъ гардонида шаванд, ҳамон қадар одамон худро хушбаҳт меҳисобанд. Ин аст, ки давлатҳо ҷаҳд мекунад то бо истифода аз роҳҳои гуногуни рушддиҳандаи иқтисодиёт сатҳи некӯаҳволии мардумонро боло баранд. Бинобар ин, яке аз роҳҳои асосии комёб гардидан дар ҳалли мақсадҳои муҳими давлатӣ ин ташкили шароити мусоид барои ҷалби сармоя ба ҳисоб меравад. Бояд қайд кард, ки яке аз шароитҳои зарурии рушди иқтисодиёти давлат ва корхона ҷалби сармоя ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин лиҳоз, дар шароити имрӯза, раванди сармоягузорӣ дар рушди иқтисодиёти давлатамон аҳамияти қалон дорад. Зоро, ки давлати соҳибистиклол вобаста аз дараҷаи тараққиёти иқтисодиёти ба сармоягузорӣ, хусусан ба сармояи хориҷӣ эҳтиёҷоти қалон пайдо менамояд. Аз ин хотир, Тоҷикистон ҷидду ҷаҳд дорад, ки мушкилот ва муаммоҳои иқтисодию-иҷтимоӣ ва молиявии худро бо роҳи ворид ва ҳавасманд намудани сармоягузориҳои хориҷӣ ҳал намуда, аз ин ҳисоб соҳаҳои номукаммал ва инкишоффнаёфтai худро бо маблағ ва таҷхизоти лозимаи мусоир таъмин намояд.

Дар ҳамин асос 15.03.2016 таҳти №1299 аз тарафи Президенти кишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» ба имзо расид. Қайд кардан бамаврид аст, ки қабули қонуни мазкур ба беҳтар гардидан шароити сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд, зоро муносибатҳои вобаста ба амалий намудани фаъолияти сармоягузориро ба танзим дароварда шуда, асосҳои ҳуқуқиyo иқтисодии ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатии сармоягузорӣ бо роҳи пешниҳоди низоми ҳуқуқии баробар ва кафолати ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон муайян мегарданд [3, С.1]. Дар маҷмӯъ бо дигар санадҳои қонунгузорӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷио ватанӣ дастгирии соҳторҳои бозорӣ ва инкишофи низомҳои тиҷоратӣ, молиявӣ ва бонкӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар навбати худ рушди устувори иқтисодиёти мамлакатро ба назар гирифта, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир оид ба беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ тадбирҳои муайян андешида истодааст.

Бояд қайд кард, ки барои ҷалби сармояи хориҷӣ сараввал бояд иқлими мусоиди сармоягузорӣ фароҳам оварда шавад [2, С.3].

Аз ин рӯроҳое, ки ҷалби сармояи хориҷиро таъмин менамояд, инҳоянд:

- устувории вазъи сиёсии мамлакат;
- такмил додани низоми андоз;
- аниқ будани номгӯи лоиҳаҳо оид ба сармоягузорӣ ва тавсифи онҳо ба ҳар як соҳа ва ноҳия;
- пешниҳод кардани баҳои мумайизон (баҳои техникий, молиявӣ, экологӣ ва ғайра) барои ҳар як лоиҳа;
- ташкили минтақаҳои озоди сармоягузорӣ.

Бояд қайд намуд, ки дар соли 2018 бештар сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти кишвар ба роҳ монда ўздааст. Иқлими мусоиди ҷойдоштаи сармоягузориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта, дар доираи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018-ум ҷалби сармояи мустақими хориҷиро дар сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он мавриди таҳлил қарор медиҳем. Дар соли мазкур воридоти умумии сармояи мустақими хориҷӣ 326761,9 ҳаз. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2017 бо ифодай мутлақ 3304984,6 ҳаз. доллари ИМА коҳиш ёфтааст. Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

нишондиҳандаҳо ҷиҳати сармоягузориҳо мустақими хориҷӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳо дар соли 2018 чунин аст [1, С. 224].

Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ ба ҷумхурӣ дар соҳаи парвариши зироат сабзавотпарварии молӣ ва бօғпарварӣ – 15178,5 ҳаз. доллари ИМА, истихроҷ ва тоза намудани маъданҳои кургошим ва руҳ - 156443,9 ҳаз. доллари ИМА, истеҳсоли нӯшоқиҳои беспирт, пур кардани обҳои маъданӣ ба бутилкаҳо (шишаҳо) –16829,0 ҳаз. доллари ИМА, тайёр кардани маснуоти газворӣ – 27260,2 ҳаз. доллари ИМА, истеҳсоли нуриҳо – 11305,7 ҳаз. доллари ИМА, истеҳсоли маснуот аз бетон, сement ва гулгач - 13199,1 ҳаз. доллари ИМА, истеҳсоли хишт ва сафолҳо -15923,1 ҳаз. доллари ИМА, соҳтмони роҳҳои автомобилгард-5222,7 ҳаз. доллари ИМА, Мехмонхонаҳо; ва дигар ҷойҳо барои сукунати кӯтоҳ-муддат -16990,2 ҳаз. доллари ИМА, ҳаргуна хизмат-расонии иҷтимоӣ -12774,8 ҳаз. доллари ИМА-ро ро ташкил медиҳад.

Тайи солҳои охир тафриқабандии сармоягузориҳо дар сатҳи минтақаҳои алоҳидаи кишвар ба назар мерасад. Ин тамоюл пеш аз ҳама аз сатҳи инкишофи иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳо ва ҷараёни воридшавии сармоягузориҳо ба минтақаҳо гувоҳӣ медиҳад. Дар ҷадвали дар поён оварда шуда таносубҳои сармоягузорӣ дар сатҳи минтақаҳо вобаста ба маблағгузориҳо оварда шудааст [1, С.257].

#### **Ҷадвали 1. Соҳтори минтақавии сармоягузориҳо**

|  | Сармоягузориҳои<br>Мустақим |       | Сармоягузории<br>ҷомадонӣ |       | Дигар<br>сармоягузориҳо |       |
|--|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|
|  | ҳаз.долл.<br>ИМА            | бо %  | ҳаз.долл.И<br>МА          | бо %  | ҳаз.долл.<br>ИМА        | бо %  |
| <b>Сармоягузори<br/>и умумӣ<br/>ҳамагӣ</b> | 326761,9                    | 100,0 | 1,3                       | 100,0 | 317658,7                | 100,0 |
| <b>Аз ҷумла:<br/>ВМҚ</b>                   | 335,2                       | 0,1   | -                         | -     | -                       | -     |
| <b>Вилояти Суғд</b>                        | 171049,0                    | 52,3  | 1,3                       | 100   | 84449,9                 | 26,6  |
| <b>Вилояти<br/>Хатлон</b>                  | 59922,4                     | 18,3  | -                         |       | 22148,8                 | 6,97  |
| <b>ш.Душанбе</b>                           | 63423,4                     | 19,4  |                           | -     | 207924,4                | 65,4  |
| <b>НТҶ</b>                                 | 32031,8                     | 9,8   | -                         | -     | 3135,6                  | 0,99  |

**Сарчашма:** Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. – 2019. Сах.257

Аз нишондиҳандаҳо ҷадвали болоӣ маълум аст, ки ҳамагӣ сармоягузориҳои мустақим дар сатҳи минтақаҳо 326761,9 ҳаз. доллари ИМА-ро ташкил дода, вазни қиёсии он дар ВМҚ – 0,1%, дар вилояти Суғд- 52,3%, дар Хатлон- 18,3%, дар ш.Душанбе – 19,4,3% ва дар НТҶ бошад, 9,8 %-ро ташкил додааст. Аз рӯи ин нишондиҳанда дар байни минтақаҳо вилояти Суғд бартарӣ дорад. Омили тараққиёт дар ин вилоят рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва ба истифода додани 59 корхонаи саноатӣ бо 969 ҷойҳои кории нав ба ҳисоб меравад [6].

Аз рӯи сармоягузориҳои ҷомадонӣ низ, нишондиҳандаҳо дар вилояти Суғд назаррасанд, ки 100 %-и ин намуди сармоягузориҳоро ташкил медиҳанд. Сармоя бештар ба истеҳсоли моддаҳои фармасевтӣ, тиббӣ, моддаҳои кимёвӣ ва истеҳсоли маҳсулоти растаниҳои доруворӣ дар минтақа равона гардидааст.

Аз рӯи дигар намуди сармогузориҳо нишондиҳанда дар шаҳри Душанбе, ки 207924,4 ҳаз. доллари ИМА ё вазни қиёсии он 65,4%-ро нисбати дигар минтақаҳо дар ҳаҷми умумӣ дар мегирад, бештар назаррасанд. Диққати асосӣ дар ин минтақа ба соҳаҳои саноати сабук дода мешавад, лекин корхонаҳои бузурге ба монанди

мошинсозӣ, электронӣ, радиотехникӣ ва гайра ҷолиби диққати сармоягузорони ҳориҷӣ нест.

Ноҳияҳои тобеи марказ аз ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо дар ҷои ҷорум қарор гирифтанд. Маблағи сармоягузориҳои 35167,4 ҳаз. долларро ташкил додааст, ки 9,8%-и онро сармояни мустақим ва 0,98%-ро бошад, дигар сармоягузориҳо ташкил медиҳанд.

Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон бошад, 44% ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистонро ишғол карда, яке аз вилоятҳои аз қанданиҳои фоиданок, сангҳои қимматбаҳо бой мебошад, вале аз рӯи нишондиҳандаҳо оид сармоягузориҳо дар зинаи охир мавқеъ гирифтааст.

Бояд қайд намуд, ки дар соли 2019 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сармояни мустақими ҳориҷӣ бештар аз ҷониби Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой – 262,3 млн. долл. ИМА – 75,8% (хизматрасонии молиявӣ, алоқа, соҳтмон, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ, саноати соҳтмонӣ, истихроҷ ва истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ ва газӣ), Федератсия Россия – 33,1 млн. долл. ИМА – 9,6% (хизматрасонии молиявӣ, алоқа, соҳтмон), Шоҳигарии Британияи Кабир – 13,9 млн. долл. ИМА – 4,0% (хизматрасонии молиявӣ, саноат, омӯзиши геологӣ ва истихроҷ), Туркиё – 13,5 млн. долл. ИМА – 3,9% (саноати коркард, соҳтмон, хизматрасонии молиявӣ), Кипр – 10,3 млн. долл. ИМА – 3% (хизматрасонии молиявӣ), Швейцария – 5,8 млн. доллари ИМА – 1,7% (хизматрасонии молиявӣ) ва аз ҷониби дигар давлатҳо бошад – 7,0 млн. долл. ИМА – 2% ворид гардидааст.

Аз маълумотҳои таҳлилгардида бармеяд, ки сабабҳои ниёзманд будани Тоҷикистон ба сармоягузории ҳориҷӣ зиёданд ва онҳо аз лаҳзаи барҳам ҳӯрдани Иттифоқи Шӯравӣ, ки маблағгузори асосии давлати мо буд, оғоз гардида, тамоми мушкилоти ба сари ҳалқи тоҷик фурӯрехтаро дар бар мегиранд, ки он ҷангӣ шаҳрвандӣ (миллиардҳо доллар зарари моддӣ) муҳочирирати қувваи асосии корӣ, паст шудани сатҳи истеҳсолоти ватанӣ, безътимодии сармоягузорони ҳориҷӣ, ҳичрати мутахассисони соҳаҳои муҳталифи илмӣ ва гайра мебошанд.

Дар рафти таҳлил доир ба масъалаи зикргардида хулосаю пешниҳодҳо зерин пешниҳод мегардад:

- яке аз омилҳои асосие, ки ба фазои сармоягузорӣ метавонад таъсири мусбӣ расонад, ин низоми мавҷудбудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” мебошад, ки меъёри ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ дар қаламравӣ қишвар батанзим медарорад. Бо дарназардошти ин, ҷиҳати ҷалби бештари сармоя ба иқтисодиёти миллии Тоҷикистон ба мақсад мувоғиқ мешумерем, ки Қонуни зикргардида такмил дода шавад. Инчунин мутобиқаткунии қонунгузории мамлакат ба меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳамкорӣ дар фаъолияти сармоягузорӣ мутобиқ карда шавад;
- воситаи асосии таъмини рушди устувори қишвар манбаъҳои дохилии сармоя ба шумор меравад. Лекин яке аз ҳусусиятҳои манфӣ ва воқеъии иқтисоди миллии Тоҷикистон он аст, ки гайр аз қасри будани буҷети давлатӣ имкониятҳои молиявию иқтисодӣ он маҳдуд мебошад. Аз ҷумла манбаъҳои дохилии сармоягузорӣ (маблағҳои ҳусусии субъектҳои хочагидор ба монанди фонди амортизатсионӣ, қарзҳо ва маблағҳо аз фурӯши саҳмияҳо) дар ҳаҷми на ҷандон зиёд дар гардиши иқтисодиёти қишвар истифода мешаванд. Аз ин лиҳоз, ҷиҳати таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ дар баробари ин, таъмини рушди устувории иқтисодиёт дар давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди бозорӣ яке аз воситаҳои асосии ҷалби сармоя дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ин таъсиси корхонаҳои муштарак мебошад.
- бинобар мавҷуд набудани бозори дуюмдараҷаи фурӯши қоғазҳои қиматнок имконияти ҷалби сармоя ба корхонаҳои ватанӣ, барои фароҳам овардани шароитҳои

мӯътадили техникую иқтисодӣ барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир барои содир намудани маҳсулот ба хориҷа мебошад. Ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта зарур мешуморем, ки аз тарафи мақомотҳои даҳлдори ҷумхурий имконияти ба фурӯш баровардани қоғазҳои қимматнок корхонаҳои ватанӣ барои ҷалби сармоя ташкили бозори дуюмдараҷаи фурӯши қоғазҳои қимматнок ҷораҳои зарурӣ андешида шавад;

- бояд барномаи тағиیرоти соҳториии бонкҳои кишвар амалӣ гардонида шавад, то ки сатҳи боварӣ ба сектори молиявӣ баланд гардад. Сармояи дохилӣ ва хориҷӣ дар таъмини фаъолияти сармоягузорӣ ба низоми устувори бонкӣ ниёз дорад;
- барои таъмини фаъолияти бевоситаи МОИ фишангҳои татбики меъёрҳои андозию гумруки бояд мушахҳас гардонида шавад, ҳамзамон масъалаи бақайдгирии субъектҳои МОИ, ки мувофиқи муқаррароти равзанаи ягона ҳамчун субъектҳои соҳибкорӣ аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд, бояд аниқ карда шавад;

### АДАБИЁТ:

1. Омори солонаи Ҷумхурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018; 2. Ҳафтаномаи 2. Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон дар бораи созишинаи сармоягузорӣ. ш. Душанбе, 28 феврали соли 2013, № 468.
3. Қонуни ҔТ «Дар бораи сармоягузорӣ», аз 15.03.2016 таҳти №1299.
4. Sapori Ӣукумати Ӣуміурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби пешбурди феіристи лоиаіои сармоягузорҳ», 2019 № 83
5. Ҷавонони Тоҷикистон №7 (9329) аз 13-феврали соли 2014;
6. [/https://tg.wikipedia.org/wiki/](https://tg.wikipedia.org/wiki/).

УДК 33.336.74

Газиев М.Н.

### ТАҲЛИЛИ СОҲТОРИ ҲАҶМИ ПУЛ ВА НИЗОМИ ҲИСОББАРОБАРКУНИҲОИ ҒАЙРИНАҚДӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола тамоюли тағиیرёбии соҳтор ва ҳаҷми пули миллӣ инъикос ёфта, оқибатҳои тағиирёбии вазъи муомилоти пулӣ дар кишвар таҳлил карда мешавад. Инчунин таҳлили тағиирёбии агрегатҳои пулӣ дар иқтисодиёти Тоҷикистон ба амал омада вазъи низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилот ва бартарихои ин низом мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтааст. Тамоюл ва вазъи нишондиҳандаҳои дигари муҳимтарини миқдори пул – суръати гардиши пулӣ ва сатҳи монетизатсияи иқтисодиёт дар мақола оварда шудааст.

**Вожаҳои қалидӣ:** ҳаҷми пул, пулҳои нақдӣ, воситаҳои ғайринақдӣ, муомилоти пулӣ, агрегатҳои пулӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкӣ, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, соҳтори ҳаҷми пул, суръати гардиши пул, сатҳи монетизатсия.

Газиев М.Н.

## АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И СИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАССЧЕТОВ В ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА

В статье раскрываются тенденции изменения структуры и объёма денежной массы, анализируются последствия происходящих изменений для состояния денежного обращения в стране. Анализируются изменения денежных агрегатов в экономике Таджикистана, а также рассматривается состояние безналичных платежных систем в их обороте и преимущества этой системы. В статье приведена тенденция и состояние другого важного показателя денежной массы – скорость обращения денег и уровень монетизации экономики.

**Ключевые слова:** денежная масса; наличные деньги; безналичные средства; денежное обращение; денежные агрегаты; Национальный банк Таджикистана; банковская система; безналичные расчеты; структура денежной массы; скорость обращения денег; уровень монетизации.

Gaziev M.N.

## ANALYSIS OF THE MONEY STRUCTURE AND A CASHLESS CASH SYSTEM IN THE ECONOMY OF TAJIKISTAN

The article reveals the trends in changes in the structure and volume of the money supply, analyzes the consequences of the changes for the state of money circulation in the country. Changes in monetary aggregates in the Tajik economy are analyzed, and the state of non-cash payment systems in their circulation and the advantages of this system are examined. The article shows the trend and condition of another important indicator of money supply - the velocity of money and the level of monetization of the economy.

**Key words:** money supply; cash; cashless funds; money turnover; monetary aggregates; National Bank of Tajikistan; banking system; cashless payments; money supply structure; money velocity; monetization level.

Яке аз нишондиҳандаҳои асосие, ки сиёсати пулию қарзӣ, аз чумла гардиши пулиро тавсиф мекунад, ҳачми (масса) пул мебошад. Ҳачми пул ин маҷмӯи пулҳои нақдии дар муомилот буда, инчунин бақияи воситаҳои ғайринақдии дар суратхисобҳои шахсони ҳукуқию воқей ва давлат мебошад. Ҳамчунин ҳачми пул – ин маҷмӯи воситаҳои пулиест, ки барои пардохи мол ва хизматрасониҳо таъйин шудаанд. Тағйирёбии суръати афзоиши ҳачми пул дар иқтисодиёт ба шуғли аҳолӣ, меъёри фоиз ва ҳачми истехсолот таъсир мерасонад. Дар назарияи муомилоти пулӣ назарияи миқдории пул мавқеи хосса дорад, ки тавассути он миқдори пули барои муомилот зарур муайян карда мешавад. Миқдори пули барои муомилот зарур – ин маҷмӯи ҳамаи воситаҳои пулии дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ мавҷудбударо мефаҳманд, ки вазифаҳои воситаи муомилот, пардоҳт ва андӯхтро иҷро мекунанд [5, с.82].

Ҳамин тавр Ҳукумати давлатҳо дар шахсияти Бонки марказӣ (дар ҶТ, Бонки миллии Тоҷикистон, ки фаъолияти худро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», ки 28 июни соли 2011 таҳти №722 қабул шудааст, амалӣ мегардонад) иқтисодиётро тавассути тағйир додани ҳачми пули дар муомилот буда ба танзим медароранд. Дар раванди таҳияи сиёсати иқтисодӣ ва муқаррар намудани нишондиҳандаҳои миқдории таносубҳои макроиқтисодӣ, мамлакатҳо нишондиҳандаҳои гуногуни маҷмуавӣ (агрегиронӣ) ва ҳачми пешниҳоди

пул – унсурхои (агрегат) пулиро истифода мебаранд. Агрегатҳои пулӣ барои таҳлил намудани ҳачми (масса) пул дар вақт ва давраи муайян истифода бурда мешаванд. Барои таҳлили тағйирёбии ҳачми пул дар омори молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон агрегатҳои пулӣ истифода бурда мешавад. Дар ҶТ 5 агрегати пулӣ истифода мешавад:  $M_0$  – пулҳои нақдӣ берун аз бонкҳо;  $M_1 = M_0 +$  амонатҳои дархостшаванда бо пули миллӣ (агрегати пулии  $M_1$  – ин воситаҳои пулӣ дар маънои маҳдуд, бо истифода аз он аксарияти амалиётҳои мубодилавӣ гузаронида мешавад);  $M_2 = M_1 +$  амонатҳои мӯҳлатнок бо пули миллӣ (агрегати пулии  $M_2$  – ин воситаҳои пулӣ дар маънои васеъ. Ин воситаҳои пулӣ аксар вақт барои таҳлили макроиктисодӣ истифода бурда мешаванд.);  $M_3 = M_2 +$  қоғазҳои қимматноки давлатӣ;  $M_4 = M_3 +$  амонатҳо бо асьори хориҷӣ [2, стр.18]. Агрегати пулии  $M_4$  ё нишондиҳандаи васеи ҳачми пул ифодакунандаи қобилияти ҳаридории мардум буда, барои банақшагирии истеҳсолу воридоти маҳсулот ва хизматрасонӣ истифода мешавад.

Ҳачми пул дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон – ин суммаи пулҳои нақдӣ ва воситаҳои гайринақдии дар муомилот буда ба ҳисоб меравад. Динамикаи ҳачми пулро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвали зерин нишон додан мумкин аст.

**Ҷадвали 1. Динамикаи ҳачми пули ҶТ дар солҳои 2013-2018 [2,3]**

(млн. сомонӣ)

| Агрегатҳои пулӣ | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| $M_0$           | 4 144 | 4 054 | 4 591  | 7 588  | 10 950 | 12 196 |
| $M_1$           | 4 789 | 4 885 | 5 403  | 8 728  | 12 258 | 13 495 |
| $M_2$           | 5 627 | 5 826 | 6 535  | 10 238 | 13 982 | 15 387 |
| $M_3$           | 5 627 | 5 826 | 6 535  | 10 238 | 13 982 | 15 387 |
| $M_4$           | 8 492 | 9 092 | 10 790 | 14 788 | 18 018 | 18 949 |

Чи хеле аз ҷадвали 1 аён аст, ҳачми пули миллӣ ( $M_2$ ) дар давоми солҳои 2013-2018 зиёд шуда истодааст ва пулҳои нақдӣ берун аз бонкҳо ( $M_0$ ) 2,94 маротиба афзоиш ёфтааст. Афзоиши яке аз ҷузъҳои асосии ташаккулёбанди агрегатҳои пулӣ - пули нақд берун аз бонкҳо дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 11,3%-ро ташкил дода бо дарназардошти ҷалби амонатҳои мӯҳлатнок афзоиши ҳачми пули миллӣ ( $M_3$ ) 10% ва нишондиҳандаи васеи ҳачми пул ( $M_4$ ) вобаста ба тағйир ёфтани ҳачми пасандозҳо бо асьори хориҷӣ 5,2%-ро ташкил дод.

Маълумотҳои ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки аз сабаби набудани бозори дуюмдараҷаи қоғазҳои қимматнок дар мамлакат, нишондиҳандаҳои агрегати пулии  $M_3$  ба агрегати пулии  $M_2$  баробар мебошад.

**Ҷадвали 2. Нишондиҳандаҳои таҳлили динамикаи ҳачми пул дар ҶТ [2,2]**

| Солҳо | Агрегати пулии $M_2$ | Афзоиши мутлақ, млн. сомонӣ |          | Суръати рушд, % |          | Суръати афзоиш, % |          |
|-------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|
|       |                      | Базисӣ                      | Занҷирий | Базисӣ          | Занҷирий | Базисӣ            | Занҷирий |
| 2012  | 4 743                | -                           | -        | -               | -        | -                 | -        |
| 2013  | 5 627                | 8 84                        | 8 84     | 118,6           | 118,6    | 18,6              | 18,6     |

|      |        |        |       |       |       |       |      |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 2014 | 5 826  | 1 083  | 1 99  | 122,8 | 103,5 | 22,8  | 3,5  |
| 2015 | 6 535  | 1 792  | 7 09  | 137,8 | 112,2 | 37,8  | 12,2 |
| 2016 | 10 238 | 5 495  | 3 703 | 215,8 | 156,6 | 115,8 | 56,6 |
| 2017 | 13 982 | 9 239  | 3 744 | 294,8 | 136,6 | 194,8 | 36,6 |
| 2018 | 15 387 | 10 644 | 1 405 | 324,4 | 110,0 | 224,4 | 10,0 |

Ҳангоми таҳлили маълумотҳои ҷадвали 2 қайд кардан мумкин аст, ки ҳачми пул ( $M_2$ ) дар соли 2018 нисбати соли қаблӣ 1 405 млрд сомонӣ ва нисбати соли базисӣ 10 644 млрд сомонӣ афзоиш ёфтааст. Суръати афзоиши он бошад дар соли 2018 10% ва нисбати соли базисӣ 224,4% зиёд шудааст. Дар давраи бӯхрони молиявӣ соли 2014 он амалан зиёд нашудааст (суръати афзоиши нисбати соли 2013 такрибан 3,5%-ро ташкил дод). Болоравии назарраси афзоиши ҳачми пул дар соли 2016 ба назар расида, 56,6%-ро ташкил медиҳад. Ин нишондиҳанда нисбати соли 2013 38,1% афзудааст ва дар солҳои минбаъда тамоюли пастравиро нишон медиҳад. Дар соли 2018 нисбати соли 2017 26,6% коҳиш ёфтааст. Дар соли 2018 афзоиши он 10%-ро ташкил медиҳад. Дар умум метавон хулоса баровард, ки ҳачми пули миллӣ ( $M_2$ ) дар давраи баррасиshawанда тамоюли болоравиро дорад.

Хусусияти хоси соҳтори ҳачми пул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳиссаи баланди пули нақд дар нишондиҳандаи васеи ҳачми пул мебошад. Дар соҳтори ҳачми пул дар давраи баррасиshawанда ҳиссаи пулҳои нақди афзоиши ёфта истодааст, ки аз заиф будани рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва пулҳои электронӣ шаҳодат медиҳад (ҷадвали 3).

Дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ба рушди низоми бонкии кишвар диққати маҳсус дода супориш дод, ки тадбиқи амалияи ҳисоббаробаркуни ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар вусъат баҳшида, ин тартиб соли 2019 дар пардоҳти ҳизматрасониҳо ва низоми савдо ба таври васеъ ҷорӣ карда шавад. Ҳамчунин Президент қайд карданд, ки соли 2018 ҳиссаи пули нақде, ки берун аз низоми бонкӣ дар муомилот қарор дорад, дар гардиши умумии пулии кишвар 64 фоизро ташкил кард [7, стр. 8]. Бинобар ин бо назардошти равандҳои муосир, Сарвари давлат кормандони соҳаи бонкиро ҷиҳати вусъат додани иқтисодиёти рақамӣ ва дар соҳаи иҷтимоиву иқтисодӣ ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ вазифадор намуд. Яъне иқтисоди рақамӣ заминаи мусоидро барои анҷоми фаъолиятҳо, уҳдадориҳо ва аз ҷумла ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ҳам барои ҷомеа ва ҳам барои давлат фароҳам меорад.

Таъмини фаъолияти самарарабахши низоми пардоҳти кишвар яке аз омилҳои калидии фаъолияти босубот ва босуръати низоми бонкӣ маҳсуб ёфта, рушди низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба шаффофияти иқтисодиёти кишвар мусоидат менамояд. Ҷорӣ намудан ва рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар иқтисодиёти муосир аҳамияти хоса дорад. Коҳиш додани ҳиссаи гардиши пулҳои нақдӣ ба иқтисодиёт таъсири мусбӣ расонда, шаффофияти онро таъмин менамояд ва ҳароҷотҳои муҳталифро барои интишор ва нигоҳдории ҳачми пул кам мекунад. Инчунин рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ҳамчун омили инкишофи низоми молиявӣ дар ғанӣ гардонидани бучети кишвар нақши муҳим дорад. Истифодаи оммавии воситаҳои электронии пардоҳтӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо (ҳариди молу ҳизматрасониҳо) ба шаффофт гаштани ҷараёнҳои молиявӣ, коҳиш ёфтани ҳачми иқтисодиёти ғайрирасмӣ, афзоиши воридоти маблағҳои андоз ва дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ ба бучети давлатӣ, инчунин ба зиёдшавии ҳачми амонатҳо мусоидат менамояд.

Инро таҷрибаи дигар кишварҳо тасдиқ мекунад, ки он ҷо ҳиссаи пулҳои нақдӣ сол то сол қоҳиш меёбад. Масалан, дар иқтисодиёти Швейцария пулҳои нақдӣ ҳамагӣ 3%-ро аз ҳаҷми умумии пул ташкил медиҳад, дар ИМА ин нишондиҳанда дар ҳудуди 7% мебошад [4]. Аксарияти кишварҳои ҷаҳон тадриҷан аз ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ ба усуљҳои нисбатан мувоғиқ, арzon ва самарабаҳши ҳалли ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ мегузаранд.

Бо мақсади рушди низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар иқтисодиёти кишвар вусъат додани истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор “Оид ба тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуни ғайринақдӣ” 30 ноябрини 2018, таҳти №565 тасдиқ гардид ва мутобиқи он вазорату идораҳо, корхонаю муассисаҳои давлатии амаликунандай хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ, вазифадор шудаанд, ки дар баробари ҳисоббаробаркуниҳои нақдӣ, ба таври ҳатмӣ қабули ҳаққи ҳама намуди хизматрасониҳоро аз аҳолӣ ба таври ғайринақдӣ бо истифодаи воситаҳои электронии пардохтӣ таъмин намоянд.

**Ҷадвали 3. Соҳтори ҳаҷми пул дар ЧТ (бо %) [2,3]**

| Нишондиҳанда         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ҳаҷми (масса) пул    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Пулҳои нақдӣ         | 48,8 | 44,5 | 42,5 | 51,3 | 60,8 | 64,3 |
| Воситаҳои ғайринақдӣ | 51,2 | 55,5 | 57,5 | 48,7 | 39,2 | 35,7 |

Маълумотҳои ҷадвали 3 нишон медиҳад, ки аз ҳаҷми умумии пул дар миёнаи солҳои 2016-2018 пулҳои нақдӣ нисбати воситаҳои ғайринақдӣ бартарӣ доранд. Вазни қиёсии пулҳои нақдӣ дар мамлакати дар муқоиса бо давлатҳои пешрафта нисбатан баланд ба назар мерасад ва ин шаҳодати онро медиҳад, ки дар кишвар сатҳи иқтисоди ниҳонӣ баланд аст. Инчунин нобоварии аҳолӣ нисбати низоми бонкӣ вучуд дорад ва аз ин рӯ як қисми муайянӣ пасандозҳо дар бонкҳо ҷамъоварӣ (аккумуляция) намешаванд.

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими миқдории пул ин суръати гардиши пул мебошад. Суръати гардиш ин миқдори гардишҳоеро, ки як воҳиди пул дар бунёди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ хизмат мерасонад, нишон медиҳад. Инчунин ҳаҷми гардиши пул ин қулли воситаҳои пардохтӣ, ҳаридорӣ ва пасандозҳое мебошанд, ки ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ ва давлат тааллук доранд. Тавассути ин гуна маблағҳо, субъектҳои иқтисодӣ байни ҳамдигар амалиётҳои молију пулии худро ба роҳ монда, ҷараёни мубодилаи хизматрасониҳои гуногунро мавриди амал қарор медиҳанд. Нишондиҳандаи баръакси суръати гардиши пул, ки дараҷаи таъминнокии иқтисодиётро бо пул нишон медиҳад, ин коэффиценти монетикунонии иқтисодиёт (дараҷаи таъмин будани муомилот бо пул) мебошад, ки муносибати байни нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул (агрегати пулии M<sub>4</sub>) ба маҷмӯи маҳсулоти дохила мебошад (ҷадвали 4). Дар як қатор нашрияҳои илмӣ на танҳо нишондиҳандаи сатҳи монетикунонии аз рӯи M<sub>4</sub>/ММД, инчунин аз рӯи M<sub>2</sub>/ММД ва M<sub>0</sub>/ММД баҳогузорӣ карда мешавад [1]. Ҳар қадар нишондиҳандаи M<sub>3</sub>/ММД дар муқоиса бо M<sub>0</sub>/ММД баландтар бошад, ҳамон қадар низоми пардохтҳои ғайринақдӣ ва иқтидори молиявии иқтисодиёт бештар рушд ёфтааст. Фарқияти на он қадар зиёд шаҳодати онро медиҳад, ки дар кишвари мазкур ҳиссаи назарраси муомилоти пулӣ тавассути пули нақд анҷом шуда истодааст ва низоми бонкӣ суст инкишоф ёфтааст.

**Чадвали 4. Динамикаи монетикунонӣ ва суръати гардиши пул дар ҶТ [2,2]**

| Нишондиҳандаҳо                              | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Сатҳи монетикунонии иқтисодиёт аз рӯи $M_2$ | 13,9%    | 12,8%    | 13,5%    | 18,8%    | 22,8%    | 22,7%    |
| Сатҳи монетикунонии иқтисодиёт аз рӯи $M_4$ | 20,9%    | 19,9%    | 22,3%    | 27,1%    | 29,5%    | 27,5%    |
| ММД-и номиналӣ (млрд сомонӣ)                | 40 524,5 | 45 605,2 | 48 401,6 | 54 471,1 | 61 093,6 | 68 844,0 |
| Суръати гардиши пул аз рӯи $M_2$            | 7.20     | 7.83     | 7.41     | 5.32     | 4.37     | 4,47     |
| Суръати гардиши пул аз рӯи $M_4$            | 4.77     | 5.02     | 4.49     | 3.68     | 3.39     | 3,63     |

Дар ҷадвали 4 ҳоҳиш ёфтани суръати гардиши пул дар муомилот ба назар мерасад ва сатҳи монетизатсия дар иқтисодиёт тамоюли зиёдшавиро дорад, аммо ҳамзамон сатҳи он дар муқоиса бо дигар кишварҳо хело паст аст. Сатҳи монетизатсия (муносибати байни нишондиҳандаи васеи ҳаҷми пул  $M_4$  ба ММД) дар Тоҷикистон дар охири соли 2018 27,5%-ро ташкил дод, ки ин нисбат ба давлатҳои пешрафтаи ғарбӣ (70-120%) ва ҳатто як қатор кишварҳои дорои бозорҳо рушдёбанда (масалан, дар Ҳитой андозаи ин нишондиҳанда 200%-ро ташкил медиҳад) [8]. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳадди акқал пасттар аст (50-52%) ва аз ҳадде, ки коршиносон барои кишварҳои бо иқтисодиёти гузариш барои нигоҳ доштани афзоиши иқтисодии зарурӣ ва тавозун байни сатҳи таваррум ва афзоиши ММД тавсия медиҳанд (70-80 %) хело кам аст [8].

Ҳамин тавр дар рафти таҳлил аз вазъи ҳаҷми пул ва ҳолати ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳулоса баровардан мумкин аст:

- аз ҳаҷми умумии ҳаҷми пул дар миёнаи солҳои 2016-2018 пулҳои нақдӣ нисбати воситаҳои ғайринақдӣ бартарӣ доранд. Аз сабабе ки қисме аз пулҳои нақдӣ дар амалиётҳои ғайриқонунӣ истифода мешавад, бинобар ин ҳиссаи баланди пулҳои нақдӣ дар мамлакат аз васеъ шудани иқтисоди ниҳонӣ шаҳодат медиҳад;
- ҳиссаи пулҳои нақд дар соҳтори ҳаҷми пули мамлакат нисбати дигар давлатҳо баланд ба назар мерасад. Асосан дар давлатҳои пешрафта ҳиссаи пули нақд дар ҳаҷми умумии пул 8-10%-ро ташкил медиҳад. Дар Британияи Кабир бошад андозаи ҳурдтарини он зиёда аз 3%-ро ташкил медиҳад, ки ин рушди давлатро дар низоми пардохтҳои ғайринақдӣ ва таъминнокии корхонаҳоро бо заҳираҳои молиявӣ нишон медиҳад [6];
- низоми бонкиро зарур аст, ки ҳамкориро бо мақомотҳои давлатӣ дар самти ҷорӣ намудани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ вусъат бахшад;
- амалияи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар пардохти хизматрасониҳо ва низоми савдо ба таври васеъ бояд ҷорӣ карда шавад, зеро афзалиятҳои асосии ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар иқтисодиёти муосир ин бехатарӣ, муносиб, назорати ҳароҷотҳо ва тартиботи низоми бучет мебошад;
- сатҳи монетикунонии иқтисодиёти ҟТ нисбатан паст ба назар мерасад, дар ҳоле ки андозаи мукаррарии ин нишондиҳанда дар баязе мамлакатҳои мутараққӣ то 100% ва зиёда аз онро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон (соли 2018) ин нишондиҳанда 27,5%-ро ташкил медиҳад, ки норасони ҳаҷми пулро нишон медиҳад;
- ҷун қоида дигар шудани суръати гардиши пул ба ҳаҷми пул ва қобилияти ҳаридории мардум таъсир мерасонад, бинобарин таъсири манфии дигар шудани суръати гардиши пулро бояд муайян намуд.

- аз ҳаҷми умумии пулҳои нақдии дар муомилот танҳо миқдори ками онҳо дар хазинаи бонкхову ташкилотҳои молиявӣ нигоҳ дошта мешавад. Ин аз эътимод надоштани аҳолӣ ба низоми бонкӣ дар ҶТ шаҳодат медиҳад ва ҳиссаи муайяни пасандозҳо дар бонкҳо ҷамъоварӣ намешаванд. Бинобар ин Бонки миллӣ бояд фавран барои аз байн бурдани чунин нобоварӣ ҷораҳои амалиро ба кор барад.

## АДАБИЁТ

1. Абдуразаков Т.К. Сущность уравнения обмена и проблема скорости расчета обращения денег // Финансы и кредит. - № 5. - 2007. - с. 31-43.
2. Бюллетени омори бонкӣ. Июл, 2011, №7(192) (нашрияи расмӣ). – Душанбе, Бонки миллии Тоҷикистон, 2011 – 130 сах.
3. Банковский статистический бюллетень. Декабрь, 2018, №12(281) (официальное издание). – Душанбе, Национальный банк Таджикистана, 2018 – 132 стр.
4. Безналичные расчеты - путь к развитию экономики. [Электронный ресурс] [http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8417:2019-02-14-06-01-21&catid=53:economika&Itemid=58](http://www.narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=8417:2019-02-14-06-01-21&catid=53:economika&Itemid=58)
5. Қодиров Ш.Ш., Раҳмонов О.Н., Ҳоркашов И.С., Фозилхонов Д.О. Назарияи иқтисод. (қисми 2). Китоби дарсӣ – Душанбе, 2008. – 181 с.
6. Никонова Ю. С., Власенко Р. Д. Анализ структуры и динамики денежной массы России // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 797-800.
7. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҔТ, ш. Душанбе, 26.12.2018, КВД КТН “Шарқи озод” – 47 стр.
8. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://realty-vesta.com.ua/svyaz-monetizatsii-i-urovnya-razvitiya-i-ekonomicheskogo-rosta>
9. Уровень монетизации экономики Армении в 2012 году составил 33,8%
10. [манбаиэлектронӣ].[http://arka.am/ru/news/analytcs/uroven\\_monetizatsii\\_ekonomiki\\_armenii\\_v\\_2012\\_godu\\_sostavil\(санаи истифодабарӣ 29.04.2013c.\)](http://arka.am/ru/news/analytcs/uroven_monetizatsii_ekonomiki_armenii_v_2012_godu_sostavil(санаи истифодабарӣ 29.04.2013c.)).

**УДК 332.13 (575.3)**

**Холиковна Н.А.**

## **ТАҲҚИҚИ ОМИЛҲОЕ, КИ БА РУШД ВА ҶОЙГИРШАВИИ КОМПЛЕКСИ МИНТАҚАВИИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИЙ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД**

Дар мақола самтҳои асосии рушди комплекси минтақавии нақлиёти автомобилий дар заминай принсипҳои асосии таҳия ва рушди онҳо диде баромада шуда, омилҳоеро, ки ба рушд ва ҷойгиршавии комплекси минтақавии нақлиёти автомобилий таъсир мерасонанд омӯхта шуда, таснифи омилҳои ҳудудӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, демографӣ, истехсолӣ, техникий-технологӣ ва инноватсионӣ ва омилҳои вақт гузаронида шуда, ҷадвали соҳтор ва ҳолати парки нақлиётии комплекси минтақавии нақлиёти автомобилий диде баромада шуда, таъсири ин комплекс ба рушди минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бозор баҳо дода шудааст. Вожаҳои калидӣ: ҳусусиятҳо, принсипҳо, бозори хизматрасонии нақлиётӣ, комплекси минтақавии нақлиёти автомобилий, омилҳо, самтҳои асосии рушд, ҷойгиршавӣ, соҳтор ва ҳолати парки нақлиётӣ

**Холикова Н.А.**

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА**

В статье рассмотрены основные направления развития регионального автотранспортного комплекса на основе основных принципов их обоснования и разработки, изучены и выявлены факторы, влияющие на развитие и размещения регионального автотранспортного комплекса, осуществлено классификации территориальных, социальных, экономических, демографических, производственных, технико-технологических и инновационных факторов и факторов времени, рассмотрена граф структуры и состояния парка транспортных средств регионального автотранспортного комплекса, дана оценка влияние этого комплекса на развитие регионов Республики Таджикистан в условиях рыночных отношений

**Ключевые слова:** особенности, принципы, рынок транспортных услуг, региональный автотранспортный комплекс, факторы, основные направления развития, размещение, структура и состояние транспортного парка

**Kholikova N.A.**

## **RESEARCH OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT AND PLACEMENT OF A REGIONAL MOTOR TRANSPORT COMPLEX**

The article discusses the main directions of development of the regional motor transport complex on the basis of the basic principles of their substantiation and development, studies and identifies factors affecting the development and location of the regional motor transport complex, classifies territorial, social, economic, demographic, production, technical, technological and innovative factors and time factors, the graph of the structure and condition of the fleet of vehicles of the regional motor transport complex is considered, the impact of this complex on the development of the regions of the Republic of Tajikistan in the conditions of market relations is assessed

**Key words:** features, principles, transport services market, regional motor transport complex, factors, main directions of development, location, structure and condition of the transport park

Формирование инновационной экономики выдвигает новые требования к развитию регионального автотранспортного комплекса, как важного компонента, обеспечивающего социального и экономического развития национальной экономики, ее отраслей и сфер. На основе анализа установлено, что место, роль регионального автотранспортного комплекса, особенности и проблемы функционирования, развития и размещения оцениваются на основе месторасположения и специфики региона, степени взаимодействия и взаимосвязи с другими компонентами социально-экономического развития, а также оценки и измерения влияния различных факторов и условий формирования.

На основе анализа мнений отечественных и зарубежных ученых нами установлено, что формирование, функционирования, размещения и развития основных компонентов регионального автотранспортного комплекса зависит различных факторов. Поэтому считаем целесообразным их систематизации с учетом сферы влияния на внешние и внутренние, возникающие на макроуровне (народного хозяйства) и макроуровне (предприятий и организаций различных видов собственности).

При этом внутренних факторов делят на субъективные, которые непосредственно влияют на формирование, функционирования, размещения и развитие регионального

автотранспортного комплекса. Обычно их называют – инфраструктурообразующие факторы.

Анализ функционирования, размещения и развитие регионального автотранспортного комплекса показывает, что внешние факторы влияют не только на указанные процессы, но и на инфраструктуру рынка и создают требуемые условия для развития этого комплекса в структуре народного хозяйства.

Важно заметить, что региональный автотранспортный комплекс в условиях конкретной территории характеризуется влиянием инфраструктурообразующих факторов, а также условий функционирования, и в целом определяющим фактором, характеризующим социально – экономическое развитие территориальных образований.

Вместе с тем влияние регионального автотранспортного комплекса на развитие территорий усиливается / снижается, под воздействием указанных внутренних и внешних факторов. При этом следует оценить влияния регионального автотранспортного комплекса для обеспечения, сбалансированного и пропорционального социально-экономического развития территориальных образований, учитывая факторы и условия его формирования, а также использования оптимального механизма управления транспортной деятельности. Поэтому в условиях Республики Таджикистан должны быть уделены внимания решению проблем оптимизации управления развития регионального автотранспортного комплекса, внедрению единых автоматизированных систем организации управления, а также современных информационно-коммуникационных технологий.

В новых условиях развития экономики Таджикистана приоритетным считается создание опорной транспортной сети, которая является инструментом увязки развития и размещения производительных сил и автотранспортного комплекса, а также основой для формирование транспортно-экономического баланса республики.

Мы согласны с позиции отечественных ученых и считаем, что: «при разработке транспортно-экономического баланса расчетные перспективные пропускные и провозные мощности коммуникации и транспортные узлы, а также приоритетные направления территориального развития инфраструктуры увязываются с долгосрочными перспективами развития производительных сил, регионов, а также и внешней торговли» [1, 5]. При этом, должна учитываться транспортная деятельность, вне рынка транспортных услуг, а также с целью оказания требуемых транспортных услуг экономики и населению, используя индивидуальный автотранспорт и совершенствуя механизм государственного регулирования транспортной деятельности

Затем с учетом этого разрабатывают транспортно-экономический баланс, и на его основе модернизируют и развивают опорной сети, формируют приоритетные транспортные программы, а также планов и программ развития отдельных видов транспорта в регионе.

Анализ выполненных исследований показывает, что многие исследователи для разработки основных направлений развития регионального автотранспортного комплекса используют следующие принципы:

1. Модернизации и развития производственных мощностей транспортного комплекса наряду с нового строительства объектов;
2. Выделения земель для строительства транспортных с учетом снижения загрязнения природной среды;
3. Рациональное использование объектов и коммуникаций транспорта при рациональной организации внутренних, внешнеторговых и транзитных перевозок;
4. Создание условий для обеспечения развития автотранспортного комплекса в сочетании с развитием энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры и других инфраструктурных отраслей;

5. Экономия ресурсов за счет сооружения объектов многофункционального назначения;
6. Совершенствование координации вариантов действий при реализации схем развития транспортной инфраструктуры;
7. Обеспечении развития транспортной инфраструктуры в городах на основе соблюдения принципов градостроительства;
8. Развитие системы специализации объектов транспортной инфраструктуры;
9. Рациональное использование государственных и частных средств, особенно привлеченных иностранных средств при реализации перспективных схем строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры [2].

В процессе исследования нами установлено, что существуют несоответствия в развитии регионального автотранспортного комплекса и развития опорной сети и это требует дифференцированный подход к их формированию и в условиях рыночных отношений.

На наш взгляд, особенно важным в условиях Таджикистана считается развитие автотранспортного комплекса на основе модернизации и комплексного развития транспортной сети, создание международных транспортных коридоров, повышение пропускной способности автодорожной сети, ликвидация «узких мест» на подходах к крупным городам. При этом следует выделить эффективного использования международных коридоров, функционирующих в республике, которые способствуют эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала страны и ее регионов.

Кроме того, в составе опорной транспортной сети следует выделить место и роль пограничных переходов по территории страны. Данный вопрос считается приоритетным с целью развитие экспортно-импортных отношений с соседними странами.

Важно заметить, что определенные коммуникации и объекты инфраструктуры закреплены в государственной собственности, что свидетельствует о роли государства в развитие регионального автотранспортного комплекса и улучшение транспортно-экономических связей со соседними государствами.

«В Республике Таджикистан объекты и коммуникации регионального автотранспортного комплекса могут относиться к инфраструктуре общего и необщего пользования, и их использование регулируется действующим законодательством, и контролируются государством» [3,4].

С другой стороны, автотранспортный комплекс и его инфраструктура считается системообразующей отраслью национальной экономики, обеспечивает территориальную целостность страны и единство пространства. Поэтому вопросы развития регионального автотранспортного комплекса, мы рассматриваем как важнейшим условием формирования инновационной экономики, а также способствующим повышению уровня жизни населения страны, городов и ее районов. В этих условиях необходимо изучить основные параметры, характеризующие опорной транспортной сети и их рационально использовать при формировании приоритетов развития регионального автотранспортного комплекса [1,2,3].

Важным также считаем исследование факторов, характеризующие уровень регионального автотранспортного комплекса и общие территориальные параметры его формирования: «площадь и конфигурация границ, число и жителей, проживающих в населенных пунктах; размещения населенных пунктов; экспорт товаров и услуг и др.».

Важно заметить, что среди факторов, которые оказывают влияние на функционирование регионального автотранспортного комплекса относятся такие территориальные факторы как: «уровень и тип ландшафта территорий и природной зоны, доля площади освоенной территории и др.».

При этом следует выделить факторы, характеризующие уровень формирования и развития регионального автотранспортного комплекса: «параметры потока грузов и пассажиров, показатели безопасности перевозок, техническая характеристика автодорог и других» [1,2].

Кроме того, важными факторами, показывающими достигнутый уровень формирования и развития регионального автотранспортного комплекса, являются параметры социально-экономико-экологического развития региона.

В современных условиях развития Республики Таджикистан приоритетным направлением считаем исследование влияния регионального автотранспортного комплекса на осуществление транспортного процесса, а также зависимость его развития и размещения от территориальных факторов, учитывая возможности внутренних и межрегиональных транзитных транспортных потоков.

В современных условиях следует исследовать перечень факторов, влияющих на размещение предприятий регионального автотранспортного комплекса (таблица 1).

**Таблица 1**  
**Классификация факторов, влияющих на размещение предприятий регионального автотранспортного комплекса**

| Усл. обоз.     | Перечень факторов | Описание факторов  |
|----------------|-------------------|--|
| X <sub>1</sub> | Территориальные   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие и размещение существующих транспортных предприятий в рассматриваемом регионе;</li> <li>- структура парка автомобильного транспорта общего и ведомственного пользования;</li> <li>- площадь района обслуживания автотранспортных предприятий;</li> <li>- природно-климатические условия (расчетная температура воздуха, влажность, сейсмичность, продолжительность зимнего периода);</li> <li>- сеть и состояние автомобильных дорог;</li> <li>- обеспеченность территории маршрутной сетью, охват ею всех населенных пунктов, ее рост;</li> <li>- появление новых предприятий промышленности, АПК и сельского хозяйства и крупных строек в регионе (создание новых территориально-производственных комплексов);</li> <li>- наличие курортно-лечебных учреждений, культурно-просветительных организаций, центров массового туризма;</li> <li>- наличие существующих парков легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей различных видов собственности;</li> <li>- развитие других видов транспорта (железнодорожного, воздушного и т.д.) в регионе.</li> </ul> |
| X <sub>2</sub> | Производственные  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- мощность и тип предприятий автомобильного транспорта;</li> <li>- уровень организации производства;</li> <li>- мощность зон технического обслуживания и ремонта, хранения транспортных средств;</li> <li>- сложность управления предприятием и объединением;</li> <li>- обеспеченность водительскими и рабочими кадрами, их</li> </ul>   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                |   | квалификация, формы организации работы.   |
| X <sub>3</sub> | Социальные                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень развития народного хозяйства региона и его структура;</li> <li>- показатели благосостояния населения, динамика, структура (денежные доходы на душу населения, товарооборот государственной и кооперативной торговли и т.п.), и их рост;</li> <li>- потребность экономики и населения в услугах автомобильного транспорта;</li> <li>- наличие индивидуальных транспортных средств различных модификаций.</li> </ul>   |
| X <sub>4</sub> | Демографические                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие трудовых ресурсов в регионе;</li> <li>- общее число населения региона (района, области, города, республики) и его рост;</li> <li>- структура населения (возрастная, структура по занятости, селитебная миграция, классовая) и ее рост;</li> <li>- насыщенность (плотность) территории населением и ее рост.</li> </ul>   |
| X <sub>5</sub> | Технико-технологические и инновационные | <ul style="list-style-type: none"> <li>- типоразмерный ряд подвижного состава, размеры и периодичность пополнения и выбытия его парка, технические характеристики подвижного состава (эксплуатационные качества);</li> <li>- отраслевая стратегия обеспечения региона автомобильными перевозками;</li> <li>- основные направления развития автомобильного транспорта с учетом тенденции роста внутриотраслевой концентрации, специализации и кооперирования;</li> <li>- использование инвестиций и обеспечение инновационного развития автотранспортных предприятий в регионе.</li> </ul> |
| X <sub>6</sub> | Факторы времени                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение во времени потребности в подвижном составе;</li> <li>- научно-техническая революция и технический прогресс на автомобильном транспорте;</li> <li>- внедрение современных единых автоматизированных систем управления регионального автомобильного транспорта;</li> <li>- изменение во времени форм организации транспортного производства.</li> </ul>  |
| X <sub>7</sub> | Общие факторы                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- условия обеспечения сырьем, топливом (теплом), электроэнергией, водой и другими материалами;</li> <li>- сброс промышленных стоков; наличие и дислокация площадок для строительства производственных, жилых и других объектов;</li> <li>- наличие и дислокация нефтебаз, автозаправочных станций и их мощность;</li> <li>- наличие и дислокация авторемонтных предприятий, оказывающие автосервисные услуги и их мощность;</li> </ul>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие сети объектов приавтодорожного сервиса в регионе</li> <li>- наличие пассажирских терминалов (автостанций), автовокзалов и планирование их развития на ближайшую перспективу;</li> <li>- организация новых маршрутов, необходимых для обеспечения внутрирегиональных и межрегиональных экономических связей.</li> </ul> |
|--|--|---|

**Источник:** составлен автором на основе: Раджабов Р.К. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры // Монография. - Душанбе: «Ирфон», 1999. - 187 с.; Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной транспортной инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): дисс...канд. экон. наук:08.00.05/Комилджон Олимович Бобоев. -Душанбе, 2016. -214с.; Руднева Л.Н, Курдявицев А.М. Транспортная инфраструктура региона: понятия и факторы формирования//Российское предпринимательство, М.; 2013. - № 24. -139 – 144 с.

Решение задачи планирования рационального размещения предприятий регионального автотранспортного комплекса на перспективу неразрывно связано с изучением структуры и состояния транспортного парка (рис. 1).

Важно заметить, что существующая структура парка транспортных средств определяет удовлетворения спроса экономики и населения в перевозках. Объема спроса влияет на величину параметров основных показателей развития регионального автотранспортного комплекса, в частности, играет ведущую роль при определении объема капитальных вложений для развития производственно- технической базы, включая средства для приобретения и содержания транспортных средств различных типоразмеров.

Кроме того, структура парка также выявляет потребность в кадрах и это требует подготовки кадров (водителей, ремонтных рабочих и. т.д.) и повышение их квалификации с учетом использования перспективных моделей подвижного состава.




Рисунок 1- Граф структуры и состояния парка транспортных средств регионального автотранспортного комплекса

В целом, выявление и систематизация факторов, влияющих на формирование, функционирования, размещения и развития регионального автотранспортного комплекса, позволяет перейти к формированию описательной и экономико-математических постановок решаемой задачи, и в конечном итоге разработки экономико-математических моделей определения параметров развития регионального автотранспортного комплекса

на кратко-долгосрочный перспективный период.

С другой стороны, при решении этой проблемы и выбора рациональной структуры транспортного парка в регионах следует руководствоваться решениями местных органов государственной власти и самоуправления.

В диссертации также при исследовании факторов уточнена влияния транспортного комплекса на развитие регионов (таблица 2).

**Таблица 2**

**Влияние транспортного комплекса на развитие регионов**

| <b>Характер влияния</b> | <b>Преимущества и эффекты влияния транспортного комплекса</b>  |
|-------------------------|--|
| Прямое                  | 1. Снижение/ повышение издержек на производство продукции.<br>2. Снижение/ повышение эффективности работы местных предприятий.<br>3. Рост /сдерживание мобильности, рекреационных возможностей населения, социальных контактов.<br>4. Расширение /ограничение межтерриториальных взаимодействий  |
| Опосредованное          | Рост производства валового регионального продукта.<br>Выравнивание уровней развития территории региона.<br>Улучшение инвестиционного климата.<br>Повышение инновационной активности. Стимулирование интенсивного развития смежных отраслей.<br>Повышение эффективности использования других факторов производства; повышение рыночных возможностей их использования.<br>Формирование совокупного спроса.   |
| По продолжительности    | 1. Долгосрочное воздействие: удовлетворение потребностей бизнеса и населения в качественных транспортных услугах; повышение налоговых поступлений от наличия транспортного комплекса; доставка населения до рабочих мест; предоставление (доставка) населению товаров.<br>2. Краткосрочное воздействие: эффекты снижения или, напротив, повышения издержек; удовлетворение потребности населения в переездах различного целевого назначения в определенное время года.   |
| По способу воздействия  | 1. Эндогенное влияние: улучшение транспортного сообщения для предприятий и населения; повышение инвестиционной привлекательности региона и как места постоянного проживания.<br>2. Экзогенное влияние: включение региона в межрегиональные и внешнеэкономические связи.  |
| По уровню воздействия   | 1. Местный уровень – развитие внутренних перевозок, расширение локальных рынков, повышение спроса для бизнеса, повышение мобильности населения.<br>2. Региональный уровень – расширение бизнеса, повышение возможностей формирования агломерации; мобильность населения и улучшение кадрового обеспечения предприятий.<br>3. Национальный уровень – обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности страны, создание возможностей для масштабирования бизнеса, мобильности населения и капиталов. |

**Источник:** Составлено автором на основе: Раджабов Р.К. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры // Монография. - Душанбе: «Ирфон», 1999. - 187 с.; Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной транспортной инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): дис...канд. экон. наук:08.00.05/Комилджон Олимович Бобоев. -Душанбе, 2016. - 214с.;

Учет этих положений нами будет использована при экономико-математическом моделировании параметров регионального транспортного комплекса.

Анализ показывает, что густота транспортно-дорожной сети прямо влияет на доходы бюджета различных уровней. Это свидетельствует о том, что само наличие регионального автотранспортного комплекса считается важным фактором размещения местного производства, формирующие доходной части бюджета. Вместе с тем существует обратная связь между доходной части бюджета и объема грузовых перевозок, когда они выполняются различными автотранспортными предприятиями из других регионов.

Таким образом, региональный автотранспортный комплекс существенно влияет на социально-экономическое развитие страны, ее городов, районов и населенных пунктов. Оценка ожидаемых результатов и показатели социально-экономического развития региона на основе учета влияния автотранспортного комплекса приведены в таблице 3.

**Таблица 3. Ожидаемые результаты и показатели социально-экономического развития региона, на которые оказывает влияние автотранспортный комплекс**

| Вид результата                                      | Характеристика результата  | Показатель результата  |
|---|--|--|
| Развитие предпринимательской деятельности в регионе | Улучшение состояния предпринимательского потенциала региона, рост уровень предпринимательской активности | - увеличение число предприятий и организаций в регионе;<br>- рост малых и средних предприятий на тыс. населения;<br>- увеличение численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса |
| Уровень инвестиционной и инновационной активности   | Рост инвестиционного потенциала и фактическая инвестиционная активность в регионе.                       | - объем инвестиций в основной капитал;<br>- объем инновационных товаров, работ и услуг;<br>- уровень затрат на инновации на предприятиях   |
| Социально-экономическая интеграция регионов         | Степень выравнивания уровня социально – экономического развития регионов                                 | - удельного веса валового регионального продукта;<br>- объем импорта товаров и услуг в регион;<br>- показатели миграции населения  |
| Уровень и качество жизни населения                  | Степень удовлетворения материальных и социальных потребностей населения                                  | - численность экономически активного населения;<br>- уровень занятости и денежных доходов населения  |
| Уровень обеспеченности социальными услугами         | Формирование бюджетной обеспеченности систем образования, здравоохранения и социального обеспечения      | - объем налоговых платежей;<br>- доходы республиканского бюджета на душу населения   |
| Развитие межрегионального сотрудничества            | Развитие межрегиональных связей  | - объем перевозок грузов и пассажиров;<br>- трудовая миграция  |

**Источник:** составлено автором на основе: Раджабов Р.К. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры // Монография. - Душанбе: «Ирфон», 1999. - 187 с.; Бобоев О. Модернизация транспортно – коммуникационной модели Республики Таджикистан. - Душанбе, Издательство «Нодир», 2012. – 317 с.

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что влияния развития регионального автотранспортного комплекса на социально-экономическом развитии региона способствует развитию предпринимательской деятельности, повышение уровня инвестиционной и инновационной активности, уровень и качество жизни населения, уровень обеспеченности социальными услугами, социально-экономической интеграции регионов и развитие межрегионального сотрудничества в условиях рыночных отношений.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной транспортной инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): дис...канд.экон.наук:08.00.05/Комилджон Олимович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с.
2. Бобоев О. Модернизация транспортно – коммуникационной модели Республики Таджикистан.- Душанбе, Издательство «Нодир», 2012. – 317 с.
3. Закон Республики Таджикистан о дорожном движении. Ахбори Мачлиси Оли Чумхурии Точкистон №22,1995.
4. Закон Республики Таджикистан «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Ахбори Мачлиси Оли Чумхурии Точкистон № 4. 2002;
5. Раджабов Р.К. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры // Монография. - Душанбе: «Ирфон», 1999. - 187 с.
6. Руднева Л.Н, Кудрявцев А.М. Транспортная инфраструктура региона: понятия и факторы формирования//Российское предпринимательство, М.; 2013. - № 24.-139 – 144 с.

УДК: 312.1 (575.3)

Исломов Х.С.

## НАҚШИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ДЕМОГРАФӢ ДАР НАЗАРИЯИ ГУЗАРИШИ ДЕМОГРАФӢ

Дар мақолаи мазкур нуқтаҳои асосии назарияи гузариши демографӣ нишон дода шудааст. Кайд карда шудааст, ки дар вакти таҳлили ин ҳодиса фақат ба таносуби нишондиҳандаҳои фавт ва тавлид такъя кардан нодуруст мебошад ва ин нишондиҳанда вазъи ҳақиқии гузариши демографиро пурра нишон намедиҳад. Барои ҳамин таҳлили гузариши демографӣ бояд умуман нишондиҳандаҳои асосии рушди демографиро дар бар гирад. Нишон дода шудааст, ки дар механизми ҷудошавии оила, никоҳ, муҳочирият, шакли оилаҳо ва ғайра, дар рафти рушди ҷамъият низ аз як шакл ба шакли дигар мегузаранд, ки ин ҳолат ба вазъи гузариши демографӣ таъсири калон мерасонад.

Дар маҷмӯи ин гузаришҳо мазмуни гузариши умумии демографӣ ифода меёбад. Ин ҳолатро албатта дар таҳлили гузариши демографӣ бояд базар гирифт. Нишон дода шудааст, ки дар раванди гузариш, ҷои маҳсусро парокандашавии оила ишғол менамояд, барои он ки таъсири он ба тавлид, шакли оила, вафот, муҳочирият, никоҳ ва ғайра муайянкунанда мебошад.

**Калидвожаҳо:** гузариши демографӣ, оила, никоҳ, талоқ, тавлид, фавт, муҳочирият.

**Исломов Х.С.**

## **РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА**

В статье изложены основные положения теории демографического перехода и показано, что при анализе этого процесса ориентироваться только на соотношение показателей рождаемости и смертности является не вполне корректным и может показать неправильно состояние демографического перехода конкретной страны или региона. Потому, что переход должен осуществляться во всей системе демографического развития, а не только в рождаемости и смертности. Показано, что в механизме развода семей, брака, миграции, типа семей и т.д. по мере развития общества также происходит переход от одного типа к другому.

Совокупность этих переходов составляет содержание демографического перехода, что надо учитывать при анализе демографического перехода и при определении ее места в демографическом развитии страны.

Показано, что особое место в этих переходных процессах занимает разводимость семей, который влияет на все перечисленные выше показатели.

**Ключевые слова:** демографический переход, семья, развод, рождаемость, смертность, брачность, миграция.

**Islomov H.S.**

## **THE ROLE OF DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE CONTEXT OF GENERAL THEORY OF DEMOGRAPHIC TRANSITION**

Main conditions of theory of demographic transition stated in this article and analysis shows that during of researching this process rely on fertility and mortality to some extent is not correct and due to this demographic transition would be incorrectly shown of country or region. That is why transition must come out in all system of demographic development. It is shown that mechanism of divorce of family, marriage, migration, types of families and etc. also changes pattern from one to another because of societal development.

In general, the transition of all these events convert to demographic transition that must be taken into account during analyzing of demographic transition and determining it role in demographic development. It is shown the important role of family divorce in all above mentioned processes.

**Key words:** demographic transition, family, divorce, fertility, mortality, nuptiality, migration.

В научной литературе, демографический переход представляется в историческом плане как смена типа воспроизводства населения, т.е. рождаемости и смертности по мере смены типов социально-экономического развития.

Каждому типу воспроизводства населения характерен определенный тип рождаемости и смертности.

Различают до-традиционный тип рождаемости и смертности, которому характерны высокая неограниченная рождаемость, супер-высокая смертность. Естественный прирост населения очень низкий, доходящая до грани простого воспроизводства. По мере социально-экономического развития общества, семьи, брака, науки, культуры, уровня жизни населения, производительных сил и общественного экономических отношений, становится возможным обществу осуществить демографический переход к так

называемому традиционному типу воспроизведения населения. Благодаря указанному социально-экономическому прогрессу общества появляется возможность сократить смертность в целом и в особенности младенческую смертность. Рождаемость населения сохраняется высоким и при снижении уровня смертности населения, естественный прирост населения резко возрастает. Появляются новые типы семейного устройства, брака и развода, все это еще больше становится общественно управляемыми.

Переход общества на капиталистический путь развития интенсивное развитие машинного производства, значительное развитие научно-технического и социального прогресса (здравоохранения, образования, культуры и т.п.) смертность населения остается низким, но рождаемость населения также снижается, но это еще обеспечивает достаточно высокий уровень естественного прироста населения. Этот процесс был характерен для большей части стран европейской части СССР. Постепенно по мере изменения потребности в детях происходит снижение рождаемости и в некоторых развитых странах повышение смертности населения. Происходит переход к так называемому современному типу демографического перехода, который характерно низкий естественный приростом населения, доходящий во многих странах до уровня отрицательного прироста населения. Появились новые формы брака, развода, типов семей, миграции населения, качества населения невиданные достижения науки и техники и т.д.

По вопросу дальнейшего этапа развития демографического перехода существуют различные точки зрения: одни считают, что будет четвертый, пятый, шестой и т.д. типы демографического перехода, другие считают, что будет евро-азиатский демографический переход. [1,120] трети считают, что после третьего типа будет совершенен переход к новому, а и именно социальному типу демографического перехода – господство человеческого ума, сознания взамен биосоциального т.е. биологического господства в новом социальном типе демографического перехода не будет [2, 288].

Произойдет новый порядок общественного устройства, по-другому будет решаться судьба семьи, брака, разводы иначе говоря это будет во всех отношениях новое человеческое (если можно так сказать) общество.

Из этого небольшого экскурса из истории развития населения следует, что тип демографического перехода зависит только от смены рождаемости и смертности составляющих. Однако такой переход осуществляется не только посредством изменения уровня рождаемости и смертности, но на этом пути должен осуществляться переход и в характере брачности, разводимости, семейного устройства, подвижности населения, в целом качестве населения и т.п. Без знания состояния демографического перехода в других демографических показателях в целом, совершить демографический переход на основе лишь перехода рождаемости и смертности нам кажется, может дать неправильное представление об этом процессе. Например, если не будет установлен демографический переход в характере разводимости, который существенно может повлиять на уровень рождаемости дать полную картину демографического перехода проблематично. Тоже самое относится к не учету в процессе демографического перехода изменения типа, размера, структуры семьи. Ведь их состояние определяет уровень рождаемости и смертности населения. Также это относится и к брачности и разводимости населения, которые функционально оказывает влияние на типы воспроизведения населения.

Таким образом, в процессе анализа демографического перехода только основываться на соотношении рождаемости и смертности, отрицать изменения семьи, брака, развода, миграции и т.д. которые влияют на уровень рождаемости и смертности населения и соответственно на соотношение темпом развития рождаемости и смертности населения в целом не верно. Между тем в процессе развития общества и демографического перехода вместе с рождаемостью и смертностью осуществляется изменения масштабов, форм и типов семьи, брака, развода, миграции и т.п. тем самым

осуществляется соответствующая масштабу демографического перехода по смертности и рождаемости и эти демографические показатели.

Теперь попытаемся рассмотреть влияние изменения типов семьи на рождаемость в призме разводимости семей. Согласно данным статистики и научных исследований, семьи классифицируются на несколько типов: с одной брачной парой с детьми без детей, с одним из родителей супругов, с другими и более брачными парами: отцы или матери с детьми и т.д. [2,129].

Семьи с большим числом членов больше имеются на селе, в городах с меньшим числом членов. Тот регион или страна, которая более аграрная, имеет высокую рождаемость в селах и меньше в городах. Поэтому, если подойти проще больше имеет рождаемость и меньше смертность. Например, в Республике Таджикистан по переписи населения 2010 года доля больших семей составляла 23,9%, доля сельского населения составляло в 2016 году около 76,6%, коэффициент рождаемости составляло в 2016 г. – 26,6, а общий коэффициент смертности – 3,9. В Америке эти цифры составляли в 2016 г. по общему коэффициенту рождаемости – 15 (на 1000 населения) и смертности – 8-9 (на 1000 населения) [2, 95].

Исследования показали, что в больших семьях развод меньше и рождаемость выше. Изложенное говорит о том, что тип семей, которые меняются в процессе общественно-экономического и социально-культурного развития способствуют специальному типу развития демографического перехода: высокая рождаемость, низкая смертность, высокая брачность и низкий развод. Следовательно, при разработке теории демографического перехода - это обязательно необходимо учитывать.

Можно дать схожее объяснение влиянию масштабной внешней миграции населения страны, на демографический переход. Вообще этот процесс начался с 1985 года в результате введения М. Горбачевым политики демократизации общества и распада СССР начался массовый отъезд населения отдельных этнических групп в страны своего исторического выхода. Кроме этого в отдельных странах (например, Таджикистан) в результате гражданской войны и других перестроек явлений этот процесс усилился. В Таджикистане, произошел массовый переезд сельского населения города. Произошел смешивание населения с разным репродуктивным поведением: резко повысилась рождаемость населения городов и другие перестроенные процессы, которые изменили соотношение показателей рождаемости, смертности, брачности, разводимости территориальной подвижности населения. Эти процессы не могли не оказать влияние на процессы демографического перехода, которые в Таджикистане были более традиционными с учетом не только традиционных показателей (рождаемости и смертности), но и в результате усиления фактора разводимости семей на эти процессы. Кроме этих процессов из Таджикистана выехали большое число пришлого населения, которые имели 1-2 детные или бездетные семьи и были основаны на международных браках, которые имели недостаточно устойчивые семьи т.е. развод был высоким. Все это значительно разбалансировали составные части демографического перехода выступили в качестве пороговых ограничений демографического перехода.

Миграция населения и в особенности внешняя трудовая миграция женщин оказывают влияние на воспроизводство населения. Судя по имеющимся статистическим данным в 1997 году выехали из Таджикистана 10233 и прибыло – 1292 женщин, в 2018г. соответственно выехали из страны 1343 и прибыли – 234 женщин. Конечно отсюда трудно определить число участвовавших женщин в реальном миграционном обороте: выехавшие женщины участвовали в миграционный оборот или в этот процесс участвовали вновь прибывшие и выбывшие.

Это важно, чтобы знать число женщин выехавшие на постоянное жительство.

Следует, также отметить, что выехавшие женщины в основном были демографически активного возраста и они выключались из воспроизводства населения Таджикистана, уменьшая число рождений. Много были семей, которые осуществляли развод при выбытии из страны.

В стране прибытия эти женщины в основном имели цель трудиться и зарабатывать средства для жизни. Это означает, что они и в стране прибытия участвуют в воспроизводстве населения весьма слабо.

В целом, если взять, то внешняя трудовая миграция отрицательно может повлиять на рождаемость населения на соотношение рождаемости и смертности посредством увеличения разводимости семей и в итоге на демографический переход стран выхода и стран приема.

Соотношение рождаемости и смертности могла изменяться под влиянием воздействием природных и космических процессов. В результате различных природных катаклизмов могли на Земле произойти процессы, приводящие к огромным лесным пожарам, как в 2019 году в Австралии, к водным затоплениям во многих странах мира, к мощным землетрясениям и тому подобным природным явлениям в результате которых погибли огромное число людей. К таким природным катаклизмам можно отнести и распространение различных микробов, как коронавирусом в 2019-2020 годах приведшие во многих странах мира к большим человеческим потерям. Все эти явления в той или иной мере способствовали разрушению сбалансированности между рождаемостью и смертностью населения в системе демографического перехода и тем самым разрушали, тормозили сроки перехода от одного типа к другому выступая в качестве объективных факторов. Как отметили выше не малую роль в демографическом переходе играет субъективные и объективные пороговые ограничения демографического перехода.

Применительно Средней Азии советский демограф Б.П.Денисов отметил, что использование в Средней Азии таких пороговых ограничений демографического развития монокультур как хлопководство, табаководство, слабое развитие промышленности и т.п., явилось причиной задержки перехода рождаемости от высокого уровня к низкому, как это имел место в многих республиках бывшего СССР. Это естественно, приводил к задержке демографического перехода. Применительно к Таджикистану с высокой рождаемостью, низкой смертности, низкий развод и т.д. В своих исследованиях Денисов Б.П. поставил под сомнение целесообразность хлопковой направленности региона и сделал заключение, что именно отказ от монокультуры будет тем порогом, перешагнув который республики Средней Азии вступят в завершающую стадию демографического перехода, который будет сопровождаться повышением качественных характеристик населения, и развитию населения в целом. [3, 23].

Немалую роль в этом, как следствие будет играть создание условий для демографического перехода и в таких демографических показателях как разводимость, брачность, смертность населения в разных возрастных когортах населения.

Рост урбанизации также оказывает влияние на уровень разводимости населения за счет более высокого уровня этого показателя в городах и сравнительно низкого уровня разводимости семей на селе.

Например, за все 1989-2018 годы на селе коэффициент разводимости колебался от 0,1 до 0,9, в городах этот коэффициент составлял от 1,1 до 2,1. При этом за все эти годы коэффициент разводимости был выше среди городского населения, чем у сельского.

Низкая разводимость семей при прочих равных условиях может обеспечить более высокую рождаемость населения. Следствием этого является изменение основных показателей демографического перехода – рождаемости и смертности.

Таким образом, не учет влияния указанных показателей на уровень рождаемости и смертности даст не реальную картину состояния демографического перехода. Отсюда

надо разработать методику учета влияния этих показателей на демографический переход, что важно для прогнозирования демографического перехода и в целом демографического развития Республики Таджикистан.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ионцев В.А. Субботин А.А. Современные сценарии демографического будущего мира. (На примере России и Германии). // Журнал «Экономика Таджикистана», Душанбе, 2018 г. 3 3 – С. 120-129
2. Исламов С.И. Биосоциальное развитие человека. Демографический и социальный переходы. – Душанбе, 2019-С-288
3. Денисов Б.П. Пороговые ограничения демографического развития. Автореферат диссертации. – М. 1990-С-23
4. Демографический ежегодник Республики Таджикистан, 2019. – Душанбе, 2019. - С. - 350

УДК 338.48

Курбанова С.М.

## ВАЗЪИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛОТИИ РУШДИ САЙЁХИИ ОСОИШГОҲИЮ ТАБОБАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола тасаввуроти мусир оид ба нақш ва мавқеи таъминоти иттилоотӣ дар механизми танзим ва фаъолияти комплекси осоишгоҳи табобатӣ вобаста ба воқеяни Чумхурии Тоҷикистон ҷамъ оварда шудааст. Ҳусусиятҳои ташаккул ва таҳлили ҳолати таъминоти иттилоотии сайёҳии осоишгоҳи табобатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти ҳоҳиши истеъмолгарон дар асоси мониторинги заҳираҳои шабакавӣ вобаста ба муассисаҳои алоҳидаи осоишгоҳи табобатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Пешниҳодҳо оид ба такмили таъминоти иттилоотии сайёҳии осоишгоҳи табобатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур гардидаанд.

**Вожаҳои калидӣ:** комплекси осоишгоҳи табобатӣ, хизматрасониҳои осоишгоҳи табобатӣ, сайёҳии табобатӣ, таъминоти иттилоотӣ.

## Курбанова С.М. СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье обобщаются современные представления о роли и месте информационного обеспечения в механизме регулирования и функционирования санаторно-курортного комплекса применительно к реалиям Республики Таджикистан. Производится обзор особенностей формирования и анализ состояния информационного обеспечения санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан. Представляются и обсуждаются результаты исследования потребительских предпочтений на основе мониторинга доступных сетевых ресурсов в отношении отдельных санаторно-курортных учреждений Республики Таджикистан. Формулируются предложения по совершенствованию информационного обеспечения санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан.

**Ключевые слова:** санаторно-курортный комплекс, санаторно-оздоровительные услуги, оздоровительный туризм, информационное обеспечение.

Kurbanova S.M.

## STATE OF INFORMATION SUPPORT OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article summarizes modern ideas about the role and place of information support in the mechanism of regulation and functioning of the sanatorium complex in relation to the realities of the Republic of Tajikistan. A review of the features of the formation and analysis of the state of information support of health tourism in the Republic of Tajikistan is carried out. The results of a study of consumer preferences based on monitoring available network resources in relation to individual sanatorium-resort institutions of the Republic of Tajikistan are presented and discussed.

**Key words:** sanatorium-resort complex, sanatorium-improving services, health tourism, information support.

Усилия Республики Таджикистан по развитию туристической отрасли в последние годы приносят ощутимые плоды – несомненные успехи, выразившиеся в многократном и неуклонном росте количественных показателей въездного туризма, числа туроператоров и трудоустроенного в отрасли персонала, доходах бюджета и бизнеса. В принятой в 2018 году «Стратегии развития туризма на период до 2030 года» на первой позиции среди приоритетных направлений туризма указано санаторно-курортное лечение и отдых. Данная сфера, как и вся отрасль туризма республики в целом, переживает этап стремительного развития. Благодаря развитию форм миграционного учета и информированию персонала, работающего на пунктах пропуска, регистрируется рост числа въезжающих в республику туристов, указывающих целью поездки лечение [4].

В своем послании к парламенту страны 26 декабря 2019 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил достижения в туристической сфере, но обратил внимание на то, что потенциал Таджикистана в этом вопросе еще не полностью раскрыт. При этом он сформулировал задачи «...принимать дополнительные меры для развития ... туризма ...», «... улучшать условия туристической инфраструктуры...», «... повышать уровень и качество обслуживания...», а также достичь цели «... большей популяризации исторических, культурных, альпинистских, развлекательных, лечебных и экологических зон Таджикистана...».

Действительно, если в 2018 году по отношению к 2017 число въезжающих на территорию туристов выросло в два с половиной раза, то за 2019 год рост данного показателя был скромнее – 21,6% [9]. При этом доля туризма в ВВП страны достигла 2,2%. Если же рассматривать в совокупности все отрасли, в которых имеется предоставление туристических услуг, то можно говорить о внушительных 10,4%. В таких условиях актуализируются вопросы поддержания стабильного функционирования и постоянного совершенствования оказания санаторно-курортных услуг (СКУ). Одним из направлений такой деятельности является формирование соответствующего информационного обеспечения. Причиной тому является интенсивная информатизация туристического продукта, так как современное мировое развитие характеризуется формированием информационного (кибернетического) пространства. Подобно тому, как в прошлом географическое пространство постепенно объединило различные культуры и цивилизации, так в современности информационное пространство связывает разные социумы и культурно-экономические ценности, не однородные по месту и времени формирования.

Сегодня информация играет роль стратегически важного ресурса лечебного и оздоровительного туризма и стоит в одном ряду с такими традиционными ресурсами, как природно-рекреационный потенциал и инфраструктура санаторно-курортных организаций (СКО) [8]. Обеспечивая взаимосвязь между производителем и потребителем туристского продукта, информация становится самостоятельным и основным фактором общественного развития и одновременно продуктом общественного производства, а следовательно – товаром. В свою очередь, особенности реализации СКУ не позволяют говорить о полноценном рынке без соответствующего информационного обеспечения.

В связи с этим, в данной статье решаются следующие задачи:

1. Обобщение современных представлений о роли и месте информационного обеспечения в механизме регулирования и функционирования санаторно-курортного комплекса страны.

2. Обзор особенностей формирования и анализ состояния информационного обеспечения санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан.

3. Представление и обсуждение результатов исследования потребительских предпочтений на основе мониторинга доступных сетевых ресурсов в отношении отдельных СКО Республики Таджикистан.

4. Выявление недостатков и формулирование предложений по совершенствованию информационного обеспечения санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан.

Информационное обеспечение выступает важнейшей составляющей санаторно-курортной и туристско-рекреационной деятельности, направленной на обеспечение здоровья и долголетия населения, что соответствует целям обеспечения национальной безопасности [2]. С усилением пропаганды здорового образа жизни данный вид туризма становится все более популярным в мировой практике и уверенными шагами превращается в один из наиболее перспективных и экономически выгодных направлений мирового туризма [1].

Мировая практика свидетельствует, что развитие СКУ в регионе несет прямую выгоду: возврат на инвестиции в туристическую сферу в целом составляет от 370 до 570%, хотя могут иметься и некоторые негативные последствия [7]. Что же касается конкретных СКО, то здесь могут быть получены сопоставимые результаты, в зависимости от качества управления предоставляемыми услугами. Известно, что рекреационная и санаторно-оздоровительная деятельность характеризуется широкой информационной базой. Информационное обеспечение нужно формировать, учитывая особенности предоставления санаторных и лечебных услуг, прежде всего их временные характеристики. К таковым особенностям следует отнести:

1. Непрерывный обмен информацией между санаторно-курортной организацией (производителем лечебно-оздоровительного продукта) и потребителем – пациентом-рекреантом. В современных условиях средой информационного обмена выступают ресурсы и сервисы сети Интернет.

2. Персонализация предоставления лечебно-оздоровительной услуги с учетом потребностей потребителя рекреационного продукта.

3. Ограниченные временные промежутки предоставления услуги, поскольку услугу можно получить в определенном месте в определенное время, то есть потребление услуги происходит в месте предложения с одновременным ее формированием, а сохранить ее нельзя, потому что это уже будет другая услуга.

4. Субъективность оценки качества предоставления СКУ, поскольку удовлетворенность услугой зависит от предпочтений отдельного пациента-рекреанта, природных факторов в момент получения услуги, а также от отзывов других потребителей санаторно-курортного продукта, поскольку СКУ сначала продают, а потом получают.

Из этих особенностей следует, что санаторно-курортная деятельность требует формирования качественного информационного обеспечения на основе достоверной и полной информации из различных источников с применением методов интеграции информационных ресурсов. Качество информационного обеспечения санаторно-курортной деятельности, в свою очередь, зависит от прагматических качеств информационного наполнения рекреационно-туристического продукта, предлагаемого широкому кругу потребителей на рынке. Здесь стоит перечислить такие качества, как уровень соответствия ожиданиям потенциальных потребителей, совокупность сложившихся в результате конкуренции СКО представлений о содержании тех или иных СКУ, актуальность и репрезентативность сведений, набор форм и методов представления информации и других.

Следовательно, информационное обеспечение рекреационной деятельности формируется как некий информационный продукт, который должен удовлетворять потребности потребителя рекреационно-туристического продукта. Этот информационный продукт фактически является документацией, содержащей сгруппированную по разделам информацию о предлагаемом комплексе СКУ. Для создания такой документации, которая бы в полной мере удовлетворяла интерес потенциального пациента-рекреанта, необходимо учесть его потребности и требования. Таким образом, для СКО и туристических агентств, предлагающих санаторно-курортные туры, важнейшей задачей становится мониторинг запросов и пожеланий потребителей рекреационно-туристического продукта. Ведь зачастую туристы заказывают услуги заранее на основе отзывов других потребителей туристического продукта. Поэтому необходимо постоянно улучшать технологии обработки и представления туристической информации, а также формирования и управления комплексом СКУ.

С помощью информационных потоков можно обеспечить непрерывное предоставление услуг, то есть наладить двустороннюю связь между учреждением санаторно-курортной сферы и потребителем лечебной или рекреационной услуги. Рынок СКУ характеризуется взаимодействием большого числа участников. Его основу составляют множество санаторно-курортных организаций и множество потенциальных и реальных пациентов-рекреантов. Но на содержание их деятельности активно воздействуют государственные органы (регулирующие, статистические органы), бюджетные и внебюджетные фонды социального страхования, коммерческие организации (туристические агентства), а также профессиональные ассоциации и экспертное сообщество, рисунок 1.




Рисунок 1 – Информационное взаимодействие субъектов санаторно-курортной сферы  
(разработано автором)

Все они находятся в процессе информационного взаимодействия, как непосредственного, так и опосредованного, через общественные информационные ресурсы. Сегодня такие ресурсы в основном представлены открытыми веб-ресурсами. Эпоха бумажных путеводителей давно прошла, и сейчас туристы получают информацию в основном онлайн. Аналогично, статистическая, правовая и нормативная информация, потребителями которой являются операторы туризма, руководители СКО и отраслевые эксперты, широко представлена в Интернете.

Нужно отметить, что сегодня на базе интерактивных панорам создаются экскурсии, туры, а также презентации рекреационного потенциала целых стран. Государства, стремясь повысить привлекательность тех или иных направлений, создают целые виртуальные проекты, с помощью которых продвигают национальный турпродукт и привлекают в регион поток отдыхающих. Для создания оптимальных туристических маршрутов и санаторно-курортных локаций экспертное сообщество и регуляторные органы используют доступные в сети Internet сведения о действующих курортах, природных условиях, наборе основных и сопутствующих услуг, ценах и т.д.

Развитие в Республике Таджикистан информационной составляющей туристической индустрии в целом, и санаторно-курортного комплекса в частности, позволит аккумулировать в составе общественных информационных ресурсов многоаспектные данные о природно-климатических, рекреационных и лечебных ресурсах региона, статистические данные и аналитические выводы о состоянии и развитии внешнего и внутреннего лечебного и санаторно-курортного туризма. Осознавая это, таджикские власти пытаются в комплексе решать проблему недостаточности имеющегося информационного обеспечения и рекламы рассматриваемой сферы.

Так, за период 2017-2019 гг. регулирующими органами Таджикистана, в число которых входит относительно недавно созданный Комитет по развитию туризма, в области информационного обеспечения туризма проделана большая работа. В частности, можно перечислить следующие основные мероприятия по информатизации и цифровизации отрасли:

- с января 2017 года в Таджикистане была внедрена система электронной визы для иностранных граждан, позволяющая заполнить электронную заявку онлайн и получить электронную визу без явки в консульское учреждение Таджикистана за рубежом. Теперь иностранцы могут сразу оформить в электронном виде пропуск в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО). Раньше его приходилось получать отдельно в Душанбе, что было крайне неудобно, затратно и портило общее впечатление от поездки гостям республики;
- с начала 2018 года значительно усовершенствована система статистического мониторинга туризма. Теперь в Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан все объекты сферы туристических услуг, включая СКО, раз в полгода предоставляют подробную статистическую отчетность, позволяющую детально анализировать состояние и тенденции в сфере туризма [4];
- с сентября 2018 года медиагруппа «Азия-плюс» на ежегодной основе приступила к изданию туристического справочника «Салом», распространяемого бесплатно во всех аэропортах страны, гостиницах, на пограничных пунктах;
- в марте 2019 года в Международном аэропорту Душанбе в круглосуточном режиме заработал Туристический информационный центр, представляющий всем желающим необходимый набор информации о Таджикистане;
- с 8 по 10 августа 2019 года в Душанбе прошли Международный туристический форум и выставка «Таджикистан-2019», в работе которых приняли участие 400 представителей 25 государств мира. Гостям мероприятия – академическому и туристическому сообществу

- были представлены основные санаторно-курортные и туристические объекты республики;
- в октябре 2019 года состоялась презентация ряда печатных информационных изданий. Так, специалистами Всемирного банка в сотрудничестве с партнерскими организациями Таджикистана подготовлена и опубликована брошюра «Десять сокровищ Таджикистана», куда включены наиболее привлекательные, по мнению авторов, места и объекты страны. А в Национальной библиотеке состоялась презентация русскоязычной книги «Знакомство с Таджикистаном», рассказывающей об истории и культуре, традициях и достопримечательностях республики. Примечательно, что инициатором составления и издания книги выступили дочерние предприятия Китайской национальной нефтегазовой корпорации.

В результате реализации вышеупомянутых и иных мероприятий в 2018 году Британский туристический журнал «Wanderlust» включил Таджикистан в число десяти самых привлекательных для туризма стран. Социальная сеть «Globe Spots» поместила Таджикистан в десятку привлекательных для приключенческого туризма стран, известный русский журнал «National Geographic» включил автодорогу Памира в число 10 красивейших в мире. Издание «Independent» зачислило город Душанбе в десятку наилучших мест по обеспечению безопасности в ночное время суток. Также в октябре 2019 года город Душанбе избран столицей туризма стран Организации экономического сотрудничества на 2020-2021 годы. А согласно данным аналитического агентства «ТурСтат» России, Душанбе вошел в топ-10 оптимальных для осеннего туризма стран СНГ городов.

Вместе с тем, в области информационного обеспечения медицинского и оздоровительного туризма остается нерешенным большое количество проблем. Экспертное сообщество прямо указывает на несовершенство официального статистического учета в сфере санаторно-оздоровительного туризма, отсутствие механизма эффективного рекламирования со стороны местных компаний. Разработанные правительственные структурами рекламные видеоролики о туристических возможностях страны, набирают небольшое количество просмотров на популярных платформах, таких как YouTube и Facebook. Обращает на себя внимание неполнота практической туристической информации и отсутствие системы мультиязычного онлайн-консультирования, в том числе онлайн-справочников с фиксированными расценками на оздоровительные и сопутствующие услуги для самостоятельно передвигающихся туристов.

Указанные недостатки непосредственно вытекают из комплексной проблемы дефицита в республике квалифицированных кадров, конкурентоспособных в мировом масштабе, а также отсутствия тесного сотрудничества туроператоров и СКО с высшими образовательными учреждениями и академическим сообществом по широкому спектру прикладных задач [5]. В частности, последний аспект проявляется в недостаточном использовании соответствующими специалистами и экспертами при анализе состояния санаторно-оздоровительного туризма в республике дополнительной информации: нормативных документов; данных социологических исследований; материалов методических конференций, семинаров по проблемам туризма и туристской деятельности; данных специальных наблюдений и исследований. Ощущается недостаток данных полевых исследований санаторно-курортных дестинаций и отзывов рекреантов о качестве СКУ в социальных сетях и прочих сервисах сети Интернет по итогам посещения СКО.

В этом отношении следует констатировать, что в целом отечественное академическое и экспертное сообщество живо отреагировало на стоящие перед республикой вызовы по развитию туризма. Об этом свидетельствуют результаты анализа динамики публикационной активности на основе таких сервисов как Российский индекс

научного цитирования (РИНЦ) и электронная научная библиотека «Киберленинка». Так, в период 2010-2019 гг. число ежегодно публикуемых научных статей, содержащих в тексте или аннотации слова «Таджикистан» и «туризм» неуклонно увеличивалось. В абсолютном выражении рост составил 2-3 раза, рис. 2.




Рисунок 2 – Динамика публикации научных статей по туризму в Республике Таджикистан (разработано автором)

При этом аналогичный показатель по научным публикациям, содержащим упоминание санаторно-курортной сферы Таджикистана, не демонстрирует выраженной повышательной динамики, рис. 3. Несмотря на трехкратное колебание числа таких публикаций от года к году, наблюдается нейтральный тренд. В целом количество публикаций, посвященных медицинскому и оздоровительному туризму, составляет немногим более 22% от количества публикаций общей туристической направленности. Отсюда можно заключить, что приоритет санаторно-оздоровительного рынка для научного сообщества пока относительно невысок, хотя традиционно данный сектор экономики является наиболее устойчивым с точки зрения занятости, а также обладает существенной туристской ёмкостью.




Рисунок 3 – Динамика публикации научных статей по санаторно-курортному комплексу и оздоровительному туризму в Республике Таджикистан (разработано автором)

Схожая информационная картина наблюдается при рассмотрении публикаций в общедоступных средствах массовой информации. Получить соответствующие количественные данные позволил поиск статей, размещенных на популярном новостном ресурсе «Азия-плюс», по тэгам «Таджикистан» и «туризм», а также «Таджикистан» и «санаторий», рис. 4.




Рисунок 4 – Динамика публикаций в средствах массовой информации по туризму и санаторно-курортному комплексу в Республике Таджикистан (разработано автором)

Примечательно, что на фоне неуклонно возрастающего потока информационных материалов, наблюдаются два «всплеска» — в 2014 и 2018 году, синхронные активности государственных органов в области развития туристической сферы. При этом доля публикаций СМИ, посвященных медицинскому и оздоровительному туризму, составляет немногим более 12% от количества публикаций общей туристической направленности. Таким образом, вопросам оздоровительного и медицинского туризма в прессе уделяется даже меньше внимания, чем в академической и экспертной среде.

Между тем, общественный запрос на санаторно-курортные услуги неуклонно возрастает. Представление об этом может дать анализ статистики запросов пользователей сети Интернет к популярным поисковым системам, в которых встречаются сочетания слова «Таджикистан» и одного из следующих слов: «туризм», «санаторий», «лечебение», «отдых» и «курорт».




Рисунок 5 – Статистика запросов в поисковой системе Яндекс, ассоциированных с Таджикистаном по ключевым словам (разработано автором)

Как видно из рис. 5, что наибольшее число запросов связано с тематикой отдыха и санаторного лечения (за 2019 год в сумме таких было 33,5 тыс.). Эти же две категории продемонстрировали рост порядка 13% в годовом сравнении. А вот запрос на лечение невысок, но за год показал наибольший прирост (+37%), хотя этот результат может быть объяснен эффектом низкой базы. Напротив, число запросов по словам «туризм» и «курорт» практически не изменилось.

Примечательно, что при рассмотрении распределения указанных запросов в течение года наблюдается ярко выраженная сезонность в отношении запроса «санаторий», что характерно для посещаемости санаторно-курортных организаций в целом. При этом

для запросов общей туристической тематики сезонность существенно менее выражена, рис. 6. Указанное обстоятельство может выступать одним из аспектов среднесрочного планирования и управления набором услуг СКО.




Рисунок 6 – Распределение поисковых запросов, по ключевым словам, «санаторий» и «туризм» в течение 2019 года  
(разработано автором)

Что касается интереса пользователей к конкретным СКО, то предлагаемый поисковыми системами инструментарий позволяет осветить и этот вопрос, рис. 7.




Рисунок 7 – Статистика запросов в поисковой системе Яндекс, ассоциированных с санаториями Таджикистана  
(разработано автором)

Как видно из представленной диаграммы, интерес к большинству отечественных санаториев в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом. При этом возглавляют приведенную статистику признанные в Таджикистане санатории-лидеры по посещаемости. Это свидетельствует о развитии информационной сферы туризма Таджикистана, которая достаточно адекватно отражает реальную ситуацию.

В этом отношении заслуживает внимания практически полное отсутствие актуальной аналитики, отражающей рейтинги местных туроператоров и туристических дестинаций, опирающейся на количество запросов пользователей по тому или иному туроператору в поисковой системе Яндекс и Google, о чем прямо указывают некоторые ученые [5]. Автор выражает надежду, что приведенные данные позволят дать старт этому важному исследовательскому направлению в сфере оздоровительного и медицинского туризма Таджикистана.

К началу 2020 года в стране функционировало 202 туристические фирмы, прирост за 2019 год составил 58 туроператоров. Это уже значимое количество организаций, при котором интенсивное применение информационных технологий может перекроить рельеф рынка услуг оздоровительного туризма. Использование таджикскими туристическими организациями сети Internet в качестве канала распространения своих услуг может помочь потенциальным туристам и всем заинтересованным лицам получить нужную информацию, что очень важно для пропаганды и развития санаторно-оздоровительного туризма в Республике Таджикистан.

При этом Таджикистан обладает небольшим опытом использования возможностей Интернета для продвижения дестинаций – конкретных санаториев или курортов. Поскольку дестинация – это прежде всего географическая зона, то для ее продвижения в сети Internet актуальным является вопрос представительства интернет-проекта. Продвижение в Сети требует затрат, поэтому интернет-проекты дестинаций априори финансируются из бюджета. К примеру, в Таджикистане отсутствует действующая версия официального сайта Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан. В туристском бизнесе качество информационного обмена и предоставляемой информации в непосредственной степени влияет на конкурентоспособность не только туристских предприятий, но и конкурентоспособность туристских дестинаций [3]. Преимущества использования сети Internet для субъектов туристического рынка республики очевидны: она дает неограниченный доступ к информации, разрешает экономить финансы при междугородных и международных переговорах, предоставляет информацию о передовых технологиях, разрешает обмениваться мнениями с коллегами. Необходимо также отметить, что реклама в сети Internet дешевле обычной, а в большинстве случаев эффективней, поскольку направлена на целевую аудиторию.

Если допустить такой вариант, что взаимодействие туроператора со своими потенциальными туристами осуществляется интерактивно, то интерес виртуального потребителя туристического продукта можно определить на основе анализа:

- отзывов и оценок на различных тематических веб-форумах;
- поисковых запросов;
- рейтинга, созданного на основе отзывов туристов, оставленных на сайтах туристических фирм;
- данных анкетных форм и заказов;
- комментариев, жалоб и предложений, оставленных туристами на сайтах туристических фирм в электронной форме.

Практическую возможность получения соответствующих данных мы показали выше. Далее продемонстрируем результаты оценки веб-сайтов пяти наиболее популярных санаториев республики, выделенных по суммарному числу отзывов, оставленными посетителями на различных туристических ресурсах сети интернет: noalone.ru, tripadvisor.ru, tophotels.ru, mysanatorium.com, google.com, 101hotels.ru, yandex.ru, booking.com, tur-hotel.ru, oteleus.ru, tadzhikistan.spr.ru, insee.me, ostrovok.ru, otzovik.com и других. Полученный таким образом рэнкинг сведен в таблицу 1.

Таблица 1 – Рэнкинг популярности санаториев по числу оценок от посетителей\*

| Место | Название санатория | Адрес сайта     | Количество оценок | Бронь online |
|-------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1     | Бахористон         | bahoriston.com  | 930               | Есть         |
| 2     | Ходжа-оби-Гарм     | khojaobigarm.tj | 248               | Нет          |

|   |             |               |     |      |
|---|-------------|---------------|-----|------|
| 3 | Пули Сангин | pulisangin.tj | 140 | Есть |
| 4 | Зумрад      | zumrad.tj     | 87  | Нет  |
| 5 | Сароб       | sarob.ru      | 80  | Есть |

Примечания: \* – по состоянию на 01.01.2020 г., \*\* – по итогам 2018 года

Как видно из таблицы 1, количество оценок пользователей сети Интернет коррелирует с поисковыми запросами относительно санатория (рис. 7), что позволяет производить исследования спроса, потребностей и ожиданий потенциальных рекреантов относительно СКУ. Следует отметить, что на веб-сайтах представленных санаториев только у трёх из них имеется возможность онлайн-бронирования. Более того, из всех представленных в русскоязычном интернете сайтов санаториев Таджикистана, таковые системы имеются лишь у четырёх: «Сароб», «Бахористон», «Сатурн» и «Пули Сангин». Отличительной особенностью данных сайтов является отсутствие формы с платежной информацией и возможности оплаты номера онлайн любым удобным способом. Используемые же на указанных сайтах системы бронирования носят региональный характер и ориентированы, прежде всего, на русскоязычного пользователя.

Сегодня на международном рынке туризма существует четыре глобальные системы бронирования, а именно – Amadeus, Galileo, Sabre и Woldspan. В Таджикистане официально не представлена ни одна из них, поскольку функционирование и эффективность этих систем требуют, чтобы поставщики туристических услуг имели хотя бы минимальный уровень технологий, для того, чтобы получать доступ к глобальным системам бронирования и быть на них представленными [3].

Помимо возможности составления рангингов популярности, анализ выставляемых посетителями электронных ресурсов (бывшими рекреантами) оценок и соотнесение их с текстовыми отзывами позволяет выявить сильные и слабые стороны той или иной СКО, оценить ассортимент СКУ. Пример такой оценки приведен в таблице 2.

**Таблица 2 – Рейтинг оценок качества услуг санаториев Таджикистана, оставленных пользователями ресурсов сети Интернет**

| Санаторий      | Общая оценка от посетителей |                |        |        | Средний балл* | Место |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------|
|                | Noalone.ru                  | tripadvisor.ru | Google | Яндекс |               |       |
| Сароб          | 3,4                         | –              | 4,6    | –      | 4,5           | II    |
| Ходжа-Оби Гарм | 3,8                         | –              | 4,2    | –      | 4,2           | V     |
| Оби-Гарм       | –                           | –              | 4,2    | –      | 4,2           | V     |
| Шифо           | 3,7                         | –              | 4,6    | –      | 4,0           | VII   |
| Бахористон     | 4,0                         | 4,0            | 4,3    | 4,0    | 4,3           | IV    |
| Сатурн         | 3,7                         | –              | 4,5    | –      | 4,4           | III   |
| Шамбари        | –                           | –              | 4,0    | –      | 4,0           | VII   |
| Сангчашма      | 3,5                         | –              | –      | –      | 3,5           | VIII  |
| Санавбар       | 4,5                         | –              | –      | –      | 4,5           | II    |
| Зумрад         | 3,5                         | –              | 4,4    | 4,2    | 4,1           | VI    |

|             |     |   |     |   |     |     |
|-------------|-----|---|-----|---|-----|-----|
| Пули Сангин | 3,7 | – | 4,6 | – | 4,6 | I   |
| Авис-сити   | –   | – | 4,3 | – | 4,3 | IV  |
| Хаватаг     | –   | – | –   | – | –   | –   |
| Уротеппа    | –   | – | 4,4 | – | 4,4 | III |
| Гарм-Чашма  | –   | – | 4,3 | – | 4,3 | IV  |
| Somon-TM    | –   | – | 4,2 | – | 4,2 | V   |
| Эдем-Аква   | 4,0 | – | –   | – | 4,0 | VII |

\* Примечание: средняя оценка дана с учетом количества посетителей ресурса по состоянию на 01.01.2020 года.

Как следует из таблицы, наиболее посещаемые санатории республики не обязательно обладают лучшими оценками. При этом, конечно, представленные данные носят предварительный характер и должны быть подкреплены данными анкетирования и интервьюирования пациентов указанных санаториев, проведенных в рамках отдельного полевого исследования.

Если взаимодействие СКО со своими потенциальными посетителями происходит очно в офисе учреждения, то интерес и отношение потребителя лечебно-оздоровительного продукта можно определить на основе анализа:

- анкетных данных;
- информации о туристско-экскурсионных маршрутах;
- информации о наличии и приобретении сувенирной продукции;
- пожеланий по представлению информации;
- отзывов, жалоб и предложений, оставленных рекреантами в устной, письменной (в том числе электронной) формах.

Несмотря на то, что очное анкетирование и интервьюирование рекреантов позволяет точнее определить их потребности и отношение к предоставленному набору услуг, оно требует приложения значительно больших усилий от соответствующей службы СКО (туроператора, исследователя). Не стоит забывать и о наличии соответствующих компетенций. Особенно это касается иностранных посетителей санаториев и курортов, и возможного наличия языкового барьера. Стоит отметить, что социально-экономические причины, подвигающие людей получать медицинские услуги за границей, различны. Большинство участников таких туров, не имея возможности своевременно получить квалифицированное лечение у себя на родине, едут за рубеж за конкретными видами лечения (медицинский туризм), для уточнения диагноза и обследования (диагностический туризм), для оздоровления и улучшения внешнего вида (оздоровительный туризм) [6]. Такие клиенты подчас не могут позволить себе «пробную» поездку, они предпочитают заранее и как можно подробнее составить представление о планируемом туре. И удобнее всего реализовать это через интернет, на основе отзывов предшественников.

Исходя из представленных выше соображений и описательной статистики представляется обоснованным сделать следующие выводы и предложения:

1. Качество информационного обеспечения санаторно-курортной деятельности зависит от таких pragматических качеств информационного наполнения рекреационно-туристического продукта, как уровень соответствия ожиданиям потенциальных потребителей, совокупность сложившихся в результате конкуренции СКО представлений о содержании тех или иных СКУ, актуальность и репрезентативность сведений, набор форм и методов представления информации.

2. Сохраняющиеся недостатки в информационном обеспечении санаторно-курортной деятельности Республики Таджикистан непосредственно вытекают из комплексной проблемы дефицита квалифицированных кадров, а также отсутствия тесного сотрудничества туроператоров и СКО с высшими образовательными учреждениями и академическим сообществом по широкому спектру прикладных задач.

3. В целом отечественное академическое и экспертное сообщество живо реагирует на стоящие перед республикой вызовы по развитию туризма. Число ежегодно публикуемых научных работ по проблематике туризма в Таджикистане за последнее десятилетие возросло в абсолютном выражении в 2-3 раза. В то же время ощущается недостаток данных полевых исследований санаторно-курортных дестинаций и отзывов рекреантов о качестве и ассортименте полученных услуг в социальных сетях и прочих сервисах сети Интернет по итогам посещения санаторно-курортных организаций.

4. Приоритет санаторно-оздоровительного рынка для научного сообщества пока относительно невысок, хотя традиционно данный сектор экономики является наиболее устойчивым с точки зрения занятости, а также обладает существенной туристской ёмкостью. При этом вопросам оздоровительного и медицинского туризма в прессе уделяется даже меньше внимания, чем в академической и экспертной среде.

5. Результаты анализа количественных данных запросов пользователей в поисковых системах свидетельствуют о развитии информационной сферы туризма Таджикистана, которая достаточно адекватно отражает реальную ситуацию. Так, распределение санаториев по популярности запросов соответствует объективным статистическим данным об их посещаемости. Также отмечается наличие сезонности в запросах, связанных с рекреацией и санаторно-курортным лечением.

6. Наиболее посещаемые и крупные санатории республики не входят в число лидеров с позиций отзывов пользователей о качестве полученных услуг. Эти данные носят предварительный характер и должны быть подкреплены данными традиционного анкетирования и интервьюирования пациентов указанных санаториев, проведенных в рамках отдельного полевого исследования.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадуллина, Л.Р. Роль информационного обеспечения в развитии культурного туризма / Л.Р. Ахмадуллина // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – № 3. [Электронный ресурс]. URL: <http://human.s nauka.ru/2013/03/2534> (дата обращения: 26.03.2019).
2. Блиничкина, Н.Ю. Развитие туризма как основа системы экономической безопасности Республики Таджикистан / Н.Ю. Блиничкина // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2015. – № 4(13). – С. 11-14.
3. Информационное обеспечение туризма: учебник / Н.С. Морозова и др. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 288 с.
4. Курбанова, С.М. Состояние санаторно-курортного комплекса Республики Таджикистан / С.М. Курбанова // Вестник Педагогического университета. – 2019. – № 2. – С. 112-119.
5. Мирбобоев, Ф.Н. Проблемы развития сферы туризма в Республике Таджикистан / Ф.Н. Мирбобоев // Таджикистан и современный мир. – 2019. – №2(65). – С. 26-34.
6. Полещук, Н.И. Оздоровительный туризм – популярное направление в развитии мирового туризма / Н.И. Полещук // Материалы международной научно-практической конференции «Преодоление финансово-экономического кризиса: опыт Германии и Беларусь». – Минск, 19 октября 2010 г. – С. 108-111.
7. Попович, Л.Д. Эпоха экономического кризиса: есть ли потенциал развития у санаторно-курортной отрасли? / Л.Д. Попович // Кто есть, Кто в медицине. – 2017. – № 2(85). – С. 68-69.

8. Рутинський, М.І. Туристический комплекс Карпатского региона України: учеб. пособие. / М.І. Рутинський, А.В. Стецюк. - Черновцы: Книги - XXI, 2008. - 440 с.
9. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь-декабрь 2019. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – 158 с.

УДК 336.71

**Махмудов М. А.**

## **АСОСҲОИ МЕТОДОЛОГӢ, ПРИНСИПҲО ВА ХАВФҲОИ БОНҚҲОИ ДАР ҚАРЗДИХӢ БА СОҲИБКОРИИ ХУРД**

Таҳлили нақши бонк бо иштироки давлат дар низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ ва дар ташкили қарздиҳӣ басоҳибкории хурд пеш аз муайян кардани дастгоҳи истилоҳӣ, яъне моҳияти иқтисодии қарз ва бонк бо иштироки давлат муайян карда мешавад.

Бонкҳои ватанӣ бо иштироки давлат, ҳамчун агентҳои сиёсати давлатӣ вазифаҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратиро иҷро мекунанд, ки дар натиҷаи иштироки давлат дар сармояи онҳо, дар маҷмӯъ дар иқтисодиёт ва дар робита босоҳибкории хурд нисбат ба бонкҳои хусусӣ вазифаҳои маҳсус мебошанд, ки ин хусусияти хоси иқтисодиёти ҳар як қишивар мебошад.

**Калидвоҷаҳо:** Бонк бо иштироки давлат, қарз, молиявию қарзӣ, иқтисодиёт, соҳибкории хурд, маблағгузорӣ, қарздиҳӣ, хавфи бонкӣ.

**Махмудов М. А.**

## **МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ПРИНЦИПОВ КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Анализ роли банка с государственным участием в банковской секторе Республики Таджикистан в целом и в организации кредитования малого предпринимательства определяется до определения терминологического устройства, то есть экономической природы кредита и банка с государственным участием.

Отечественные банки с участием государства в качестве агентов государственной политики выполняют коммерческие и некоммерческие функции, которые в результате участия государства в их капитале, в экономике в целом и с точки зрения малого предпринимательства являются особыми функциями по сравнению с частными банками. страна.

**Ключевые слова:** банк с государственным участием, кредит, финансово-кредитный, экономика, малое предпринимательство, финансирование, кредитование, банковский риск.

**Mahmudov M. A.**

## **METHODOLOGICAL BASES OF BANK RISKS AND PRINCIPLES OF LENDING TO SMALL BUSINESS**

An analysis of the role of the bank with state participation in the banking system of the Republic of Tajikistan as a whole and in the organization of lending to small businesses is

determined before determining the terminological structure, that is, the economic nature of the loan and the bank with state participation.

Domestic banks with state participation as agents of state policy perform commercial and non-commercial functions, which, as a result of state participation in their capital, in the economy as a whole and from the point of view of small business, are special functions in comparison with private banks. the country.

**Keywords:** bank with state participation, credit, financial and credit, economy, small business, financing, lending, bank risk.

Моҳияти принсипҳои фаъолияти бонк бо иштироки давлат аз қоидаҳои бунёдии фаъолият иборат аст, ки ба фаъолияти бонк бо иштироки давлат фаъолияти худро мувофиқи ҳадафҳои таъсис ва функсияҳои онҳо роҳнамой мекунад.

Фаъолияти бонк бо иштироки давлат ба принсипҳои умумии бонкдорӣ асос ёфтааст. Принсипҳои бонкдорӣ дар мақолаҳои Азарская М.А., Асланова Д.И., Белоглазова Г.Н., Киреева И.В., Лаврушина О.И., Севек Р.В., омӯхта ва ғайраҳо, таҳлил карда шудаанд.

Пешрафти техникӣ ва рушди муносибатҳои молиявию қарзӣ таҳаввули доимии нуқтаи назарро дар бораи принсипҳои бонкҳо бо иштироки давлат ва қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд тақозо мекунад, ки ин аз таҳқиқи адабиёти иқтисодӣ шаҳодат медиҳад.

Муаллифон принсипҳои фаъолияти бонкиро тавсиф мекунанд, ки ба истиснои таҳқиқоти кори илмии Киреева И.В., ки принсипҳои мушаххаси фаъолияти бонкҳои дорои иштироки давлатро дарбар мегирад: фарогирӣ, тамаркуз, тағийрпазирӣ, мутобиқат, оқилӣ ва шаффоғият, мебошад. Мо принсиipi қайдкардаи Белоглазова Г.Н-ро қайд мекунем, ки нисбат ба соҳибкории хурд хизмати ҳамаҷонибаи онҳоро дар назар дорад, мебошад.

Ҳамчунин дар ёд доред, ки дар кори илмии "Ташкили қарздиҳии бонкӣ ба соҳибкории хурд" Н. Н. Соловов принсиipi парвариши мизочонро ҳамчун иловагӣ барои қарздиҳӣ ба тиҷорати хурд таъқид менамояд, навиштаанд.

Принсипҳои бонк бо иштироки давлат дар соҳаи қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Ҷадвали 1 - Принсипҳои бонкҳо, ки бо иштироки давлат дар пешниҳоди заҳираҳои кредитӣ ба тиҷорати хурд ҷудо карда шудаанд

| <i>Принцип</i>               | <i>Мӯҳтавои иқтисодӣ</i>                            |
|------------------------------|---|
| 1                            | 2   |
| Принсиipi ихтинос            | Барқарор кардани муносибатҳо бо фармоишгари маҳсус  |
| Принсиipi ҳароҷоти мақсаднок | Қарздиҳӣ ба тиҷорати хурд аз рӯи барномаҳои давлатӣ |

Омӯзиши асосҳои назариявии ташкили фаъолияти донишгоҳҳои кишвар имкон дод, ки принсипҳои мушаххаси фаъолияти онҳо дар қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд муайян карда шаванд, ки ҳавфҳои ба гурӯҳи таҳлилшаванд ҳосро муайян мекарданд.

Фаъолияти ҳар як бонк ҳамеша бо ҳавфҳо ҳамроҳ аст.

Тибқи натиҷаҳои омӯзиши равишҳои гуногуни муаллифон (Бабанов В.Н., Зиядин С.Т., Конягина М.Н., Леонтьев В.Е., Пенюгалова А.В., Раизберг Б.А., Сайтгалина Л.С., Соловов Н.Н.) ва дигарон) ба ҳусусияти иқтисодии ҳавфи бонкӣ метавон гуфт, ки бисёр корҳо барои муайян кардани ҳавфи бонкӣ гузаронида шудаанд, таҳлили заминаи меъёрию ҳуқуқӣ нишон дод, ки қонунгузории ҳусусияти иқтисодии ҳавфи бонкӣ муайян карда шудааст, ки риоя кардани ҳамчун моҳияти иқтисодии он пешниҳод карда мешавад.

Ҳамин тариқ, дар зери хавфи фаъолияти бонк бо иштироки давлат, мо онро ҳамчун эҳтимолияти кам ё гум шудани пардохтпазирӣ аз ҷониби бонк бо иштироки давлат дар натиҷаи ҳодисаҳои манфӣ, ки бо омилҳои дохилӣ ва берунии фаъолияти он бо назардошти хусусиятҳои иқтисодии он, принсипҳо ва функсияҳои фарқунанда ба вучуд меоянд, пешниҳод мекунем.

Ҳангоми ҳамкорӣ бо соҳибкории хурд фаъолияти бонк бо иштироки давлат ба ҳатари асосии бонкӣ ҳос аст, ки онҳо низ барои бонкҳои тиҷоратӣ ҳосанд, зеро бонк бо иштироки давлат яке аз намудҳои онҳост.

Тағири номгӯи ҳатарҳои бонкӣ дар ҷаҳорҷӯбаи қонунгузорӣ ҷунин аст:


1) хавфҳои назаррас ва ғайримолиявӣ ба гурӯҳҳои алоҳида тақсим мешаванд;

2) хавфҳои молиявӣ ба як гурӯҳ тақсим карда намешаванд;

3) хавфҳои нави ғайримолиявӣ таҳия карда мешаванд (хавфи танзим, хавфи қабули қарорҳои нодуруст ва ҳатари дарки тамоси манфӣ аз ҷониби муҳити атроф) ва хавфи назаррас хавфи муттамарказ шудан аст;

4) ҷунин ҳатарҳо ба монанди кишвар, стратегӣ ва обрӯ аз рӯйхат ҳориҷ карда мешаванд;

5) мисли пештара, ба бонкҳое, ки бо иштироки давлат мавҷуданд, тақсимоти хавфҳои мушахҳас мавҷуд нест.



Ҷадвали. 2. Таснифи хавфҳои бонкҳои ватаний бо иштироки давлат.

Азбаски муносибатҳои молиявию иқтисодии бонкҳо бо муҳити тамоси гуногунанд, коршиносон оид ба намудҳои хавфҳои бонкӣ дар корашон назари гуногун доранд.

Ҳамзамон, хатарҳои асосии ба бонкҳо хос дар маҷалаҳои иқтисодӣ инъикос карда мешаванд: ҳавфҳои қарзӣ, бозорӣ ва пардохтпазирӣ.

Нисбат ба соҳибкории хурд олимон А.Меркушев ва Соловов Н.Н. боварӣ доранд, ки сатҳи баланди ҳавфи қарзӣ мушкили муҳиммest барои маҳдуд кардани қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд ва рушди онҳо мебошад.

Олими иқтисодии дигар Космачева Н.М. мегӯяд, ки барои бонкҳои тиҷоратӣ қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд на ҳама вакт судманд аст, зоро он бо афзоиши ҳароҷоти амалиёти бо фоизҳои нисбатан паст ва ҳавфи баланди пардохтпулӣ алоқаманд аст.

Мувоғиқи тафсири мушахҳаси ҳусусияти ҳавфи бонк бо иштироки давлат, танзими ҳуқуқии ҳавфҳо, принсипҳо ва вазифаҳои бонк бо иштироки давлат, мо таснифи васеъи ҳавфҳои бонк бо иштироки давлатро ҳангоми пешниҳоди қарз ба соҳибкории хурд пешниҳод намудем (Ҷадвали 3).

Дар байни ҳавфҳои фаъолияти бонкҳое, ки иштироки давлат дар қарздиҳӣ ба тиҷорати хурдро ташкил медиҳанд, ҳавфҳо хеле баланд буданд, ки дар нақшай З нишон дода шудаанд, мо онҳоро тавсиф мекунем:

1) ҳавфҳои молиявии доҳилӣ:

- ҳавфи ҳавасмандкунӣ - ҳавфе, ки дар он вақте ки бонк бо иштироки давлат аз шиддатёбии раванди қарздиҳӣ ба тиҷорати хурд фоидай иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба даст намеорад;

- ҳавфи сармоягузорӣ - ҳатари аз даст додани бонки давлатӣ, агар сармоягузорони институтионалий ва ҳусусӣ соҳибкории хурди ҷолибо ба назар нагиранд;

- ҳавфи пардохтпазирӣ - ҳавфи зарари аз ҷониби бонк бо иштироки давлат бинобар имконнопазирии иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба амалиёти ғайрифаъол дар робита бо сиёсати беасоси қарздиҳӣ нисбат ба тиҷорати хурд ба амал омад, ки дар ҳавфи фоизӣ инъикос ёфтааст, ки дар сурати муқаррар кардани меъёри фоизии ғайрибозорӣ ва дар ҳолати эҳтиёти қарор мегирад. Дастигирӣ қарзӣ барои соҳибкории хурд ин як масъалаи муҳим аст, ки давлат бояд то қадом меъёр бонкҳоро маблағгузорӣ кунад;

- ҳавфи қарзӣ - ҳавфе, ки дар натиҷаи пурра ё қисман иҷро накардан ё сари вақт иҷро накардани ӯҳдадории қарзгирандаи соҳибкории хурд дар назди бонк бо иштироки давлат дар асоси шартҳои қарз, ки боиси талафоти бонк бо иштироки давлат мегардад;

2) ҳавфҳои доҳилии ғайри молиявӣ:

- ҳавфи консентратсионӣ - ҳавфи кам шудани ҳиссаи дигар намудҳои муштариён ва бартарияти тиҷорати хурд дар портфели муштарии бонк аз ҳисоби ташаккули сиёсати қарздиҳӣ оид ба қарздиҳӣ ба тиҷорати хурд;

- ҳавфи кормандон - ҳавфе, ки дар натиҷаи ҳатогиҳо дар таҳияи сиёсати қадрӣ аз ҷониби бонк ба вучуд омадааст, ки дар кам шудани андозаи даромади фоизии бонк аз қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд инъикос меёбад;

- ҳавфи иҷтимоӣ - ҳавфи кам шудани пойгоҳи муштариӣ аз сабаби кам шудани сатҳи эътиими муштариён ба бонк бо иштироки давлат; ин ҳавф ба муносибатҳои фарқкунандай гурӯҳи бонкҳои омӯхташуда ба категорияҳои гуногуни қарзгирандагон, пеш аз ҳама, додани қарзҳои имтиёзном ба соҳибкории хурд вобаста аст;

3) ҳавфи молиявии берунӣ:

- ҳавфи бозорӣ - ҳавфе, ки ба бозори ватании қарзҳои бонкӣ хос аст ва зарурати ба тасҳехи доимии сиёсати қарздиҳӣ аз ҷониби бонк бо иштироки давлатро ба вучуд меорад;

4) ҳавфҳои берунии ғайримолиявӣ:

- ҳавфи соҳавӣ - ҳавфе, ки бонк бо иштироки давлат ҳангоми додани қарз ба қарзгирандагони соҳибкории хурд дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекунад;

- ҳавфи вобастагии молиявӣ - ҳавфи қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд бо иштирок дар татбиқи барномаҳои давлатии бонк бо иштироки давлат ва бо вобастагии қисман вобастагии молиявӣ аз сиёсати давлатӣ нисбат ба соҳибкории хурд;

- хавфи иттилоотй - хавфи қабули қарори нодурусти қарз аз сабаби пешниҳоди маълумоти нодуруст аз ҷониби қарзгирандаи соҳибкории хурд.

Ичрои хатарҳо, ки муаллиф муайян кардааст, дар ҳаҷми даромади аз дастрафтаи бонк бо иштироки давлат ифода ёфтааст.


Ҳамин тариқ, дарёфт шуд, ки ду вариант барои муайян кардани хатарҳои ҷудогонаи бонк бо иштироки давлат имконпазир аст:

1) агар бонк дар татбиқи барномаҳои давлатӣ иштирок накунад, таваккали қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд ба бонк пурра дода мешавад;

2) агар бонк дар татбиқи барномаҳои давлатӣ ширкат варзад, пас як қисми хавфҳои бонк ва ба муассисаҳои бо он алоқаманд мегузараад.

Биёд натиҷаҳои асосии омӯзиши муаллифии принципҳо ва хавфҳои фаъолияти бонк бо иштироки давлат ҳангоми қарздиҳӣ ба соҳибкории хурдро тартиб дихем:

Ҷадвали 3. Таснифи хавфҳои бонкҳои бо иштироки давлат дар пешниҳоди қарзҳо ба соҳибкории хурд



1) принсипҳои фарқунандаи қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд, ки дар кори бонк бо иштироқи давлат таъкид шудаанд;

2) тағирот дар заминаи меъёрию ҳуқуқии хавфҳои бонкӣ нишон дода шудааст;

3) рӯйхати хатарҳои ба бонк бо иштироқи давлат вобаста ба субъектҳои соҳибкории хурд васеъ карда шуд, ки дар онҳо хавфҳои бонуфуз инъикос ёфтаанд ва идоракуни таҷдиди хавфҳоро дар амалияи бонкӣ тавассути ҷанбаи назариявӣ такмил медиҳанд, ки байдан ба раванди қарздиҳӣ таъсир мерасонанд;

4) муайян карда шуд, ки истифода бурдан аз афзалиятҳои категорияи омӯхташаванда аз сабаби шумораи зиёди хатарҳои назаррас ҳангоми қарздиҳӣ ба соҳибкории хурд дар бонк бо иштироқи давлат имконнозӣ аст.

Ҳамаи ин ба мо имкон медиҳад, ки моҳияти низоми қарзиҳо тасаввур кунем. Низоми қарзӣ - маҷмӯи унсурҳои ба ҳам алоқаманд, ки ташкили раванди қарздиҳӣ дар бонк ва танзими онро тибқи принсипҳои асосии қарздиҳӣ муайян мекунанд, инчунин танзими муносибатҳои қарзӣ аз ҷониби ташкилотҳои пулӣ навишта шудааст.

#### **АДАБИЁТ:**

1. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон» ш. Душанбе, 28 июни соли 2011, №722
2. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ш.Душанбе, 19 майи соли 2009 №524
3. Бабаев, С.С. Эффективность деятельности банков с государственным участием С.С. Бабаев // Автореферат... кандидата экон. наук: 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». - Москва: РАНХиГС, 2010. - 33 с.
4. Азарская, М.А., Поздеев, В.Л. Принципы экономической безопасности коммерческих банков / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 6. - С. 149-152.
5. Ислангериева, А.М., Асланов, Д.И. Принципы и критерии эффективности деятельности коммерческого банка / А.М. Ислангериева, Д.И. Асланов // Актуальные проблемы экономики, социологии и права. - 2017. - № 3. - С. 37-41.
6. Мегарегулятор: взаимодействие с кредитными организациями и финансовыми рынками: коллективная монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Белоглазовой, д-ра экон. наук, проф. Н.П. Радковской. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014 . - 229 с.
7. Киреева, И.В. Особенности финансовой аналитики в управлении банком с государственным участием / И.В. Киреева // Диссертация... кандидата экон. наук: 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». - Москва: Институт экономики РАН, 2011. - 191 с.
8. Верников, А.В. Доля государственного участия в банковской системе России / А.В. Верников // Финансы и кредит. - 2009. - №11. - С. 4-14.
9. Глушкова, Е.А. Банки с государственным участием в системе финансового посредничества на современном этапе / Е.А. Глушкова // Автореферат... кандидата экон. наук : 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». - Москва: НИУ ВШЭ, 2011. - 25 с.
10. Лаврушин, О.И. Роль кредита в экономическом развитии / О.И. Лаврушин // Банковское дело. - 2011. - № 2. - С. 32-38.
11. Меркушев, А.И. Прогнозирование кредитного риска субъектов малого бизнеса на основе эволюционно-симулятивного метода / А.И. Меркушев // Предпринимательство. - 2012. - № 3. - С. 22-31.
12. Тихомирова, Е.В. Сущностные характеристики кредита и кредитных отношений / Тихомирова Е.В. // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 54-58.

**Мирзоев С.С., Маджидов А.А.**

## **ТАҲҚИҚИ ИҚТИСОДӢ-ОМОРИИ ТАРКИБ ВА ШУМОРАИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ВА ПЕШГӮИИ ОНҲО**

Дар мақола усулҳои омории ҳисоби нишондиҳандаҳои таркиб ва соҳтори захираҳои меҳнатӣ пешниҳод гардида, усулҳои муайянкунонии ва баланси ин захираҳо оварда шуда, тағириёбии шумора ва соҳтори захираҳои меҳнатӣ таҳлил гардидаанд. Инчунин нишондиҳандаҳои такрористехсоли захираҳои меҳнатӣ, ва шумораи миёнасолонаи онҳо ҳисоб гардида бо истифода аз усули экстраполятсия ҳачми тағириёбии шумораи захираҳои меҳнатӣ пешгӯи карда шудааст.

**Вожаҳои калидӣ:** захираҳои меҳнатӣ, бозори меҳнат, қувваи корӣ, шумораи миёнасолона, нишондиҳандай сарбории демографӣ, усули экстраполятсия.

**Мирзоев С.С., Маджидов А.А.**

## **ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ**

В статье представлены статистические методы расчета состава и структуры трудовых ресурсов. Используя статистическую методологию, были проанализированы изменения численности и структуры рабочей силы. Также произведен расчет показателя воспроизводства трудовых ресурсов и ее средне статистический показатель, а количество трудовых ресурсов прогнозируется методом экстраполяции.

**Ключевые слова:** трудовые ресурсы, рынок труда, рабочая сила, среднегодовая численность, показатель демографическая нагрузка, метод экстраполяция

**Mirzoev S.S., Majidov A.A.**

## **ECONOMIC AND STATISTICAL RESEARCH OF THE COMPOSITION AND NUMBER OF LABOR RESOURCES AND THEIR FORECASTING**

The article presents statistical methods for calculating the composition and structure of labor resources. It was analyzed changes in the number and structure of labor resources by using a statistical methodology. It was calculated indicators of reproduction of labor resources and their average quantity. The quantity of labor resources was projected by using the method of extrapolation.

**Keywords:** labor resources, labor market, labor force, average annual number, demographic dependency indicator, extrapolation method

Захираҳои меҳнатӣ ҷузъи муҳими иқтисодиёти дилҳоҳ давлат буда, дар раванди такрористехсол фаъолона ширкат варзида омили асосии таъсиррасон ба раванди истехсоли мол ва иҷрои хизматасониҳо дар сатҳи макроиқтисодиёт ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз омӯзиши шумора, таркиб ва соҳтори захираҳои меҳнатӣ ё

динамикаи тағирирёбии инҳо дар омор аҳамияти муҳим дошта бо воситаи нишондиҳандаҳои муайян омӯхта ва таҳқиқ мегардад. Пеш аз ҳама аз рӯи методологияи оморӣ захираи меҳнатӣ гуфта шахсери меноманд, ки нерӯмандона дар раванди истеҳсоли мол ва ичрои хизматрасониҳо метавонад иштирок намояд [4]. Дар шароити мусир захираҳои меҳнатиро қисми муҳим ва асоситарини омори шуғл номида, мувофиқи таснифоти ТБМ аз қувваи корӣ, яъне (истифодашуда дар иқтисодиёт) ва қувваи кории истифоданашида дар иқтисодиёт иборат мебошанд. Шумораи захираҳои меҳнатиро бо ду усул метавон муайян намуд, яъне аз рӯи манбаъҳои ташаккулёбӣ ва ҳолати шуғли воқеӣ. Аз рӯи манбаъҳои ташаккулёбиашон шумораи захираҳои меҳнатӣ аз аҳолии синни қобили меҳнат, аз синни қобили меҳнат калонтар ва наврасонӣ то 15 сола иборат мебошанд. Ҳудуди синну солиро тибқи қонунгузорӣ муайян менамоян, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он якчанд маротиба тағириотҳо ворид гардида, ниҳоятан аз соли 2005 синну соли қобили меҳнат чунин муқаррар шуд: барои мардон 15-62 сола ва занон 15-57 сола, синну соли аз қобили меҳнат хурд 0-14 сола, синну соли аз қобили меҳнат калон – мардони 63 сола ва калонтар ва занони 58 сола ва калонтар.

Аз рӯи ҳолати шуғли шумораи захираҳои меҳнатӣ аз аҳолии дар иқтисодиёт машғул, шахсони синни қобили меҳнат, хонандагони истеҳсолотро тарк намуда ва шахсоне, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул нестанд, иборат мебошад. Якҷоякунонии ин ду усули ҳисоби шумораи захираҳои меҳнатӣ имконият медиҳад, ки балансӣ захираҳои меҳнатӣ таҳия карда шавад. Баланси захираҳои меҳнатӣ низоми нишондиҳандаҳое мебошад, ки шумора ва таркиби захираҳои меҳнатӣ, ва тақсимоти ин захираҳоро дар секторҳои иқтисодиёт ифода намудааст. Дар асоси маълумотҳои ин баланс метавон соҳтори тақсимшавии захираҳои меҳнатӣ, динамикаи аз нав тақсимкунонии ин захираҳо аз рӯи намуди фаъолияташон, тағирирёбии шумора ва соҳтори аҳолии ба фаъолияти меҳнатӣ машғул набуда, таҳлил карда шавад. Аз рӯи маълумотҳо оид ба шумораи захираҳои меҳнатӣ метавон инчунин нишондиҳандаи сарбории демографиро низ ҳисоб намуд.


**Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои бозори меҳнат (ҳаз. наф.)**

|   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Захираҳои меҳнатӣ (ҳамагӣ)                                  | 4796  | 4859  | 4983  | 5111  | 5224  | 5326  | 5427  |
| Суръати афзоиши захираҳои меҳнатӣ (%)                       | -     | 1,01  | 1,02  | 1,03  | 1,02  | 1,02  | 1,02  |
| аз он ҷумла; Қувваи корӣ                                    | 2347  | 2362  | 2382  | 2437  | 2438  | 2460  | 2478  |
| Ҳиссаи қувваи корӣ дар шумораи умумии захираҳои меҳнатӣ (%) | 48,9  | 48,6  | 47,8  | 47,7  | 46,7  | 460,2 | 45,6  |
| Қувваи кории истифоданашида дар иқтисодиёт                  | 2449  | 2497  | 2601  | 2674  | 2786  | 2866  | 2949  |
| Ҳиссаи қувваи кории истифоданашида дар иқтисодиёт (%)       | 51,1  | 51,4  | 52,2  | 52,3  | 53,3  | 53,8  | 54,4  |
| Нишондиҳандаи сарбории демографӣ(%)                         | 664,9 | 658,7 | 655,2 | 652,2 | 657,7 | 660,1 | 667,3 |

Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019, саҳ. 25, 81. [3]

Натиҷаи ҳисоби нишондиҳандаҳои бозори меҳнат мӯайян намуд, ки суръати афзоиши захираҳои меҳнатӣ қарib якхела буда, ба ҳисоби миёна ҳар сол 2%-ро ташкил намуда истодаанд. Лекин дар таркиби дигар нишондиҳандаҳои бозори меҳнат қисман тағиротҳо ба вуҷуд омадааст, аз ҷумла ҳиссаи қувваи корӣ дар шумораи умумии захираҳои меҳнатӣ тамоюли коҳишёбӣ дошта дар ин муддат 3,3 ҳазор нафар кам гардидааст. Ин ҳолат мутаносибат ба афзоиши ҳиссаи қувваи кории истифода нашуда дар сатҳи иқтисодӣ мусоидат намуаст, ки ин нишондиҳанда соли 2018 нисбати соли 2012 мутаносибан 3,3 ҳазор нафар зиёд гардида аз самаранок истифода нубурдани қувваи корӣ шаҳодат медиҳад. Қувваи корӣ, ки асос ва пешбарандаи соҳаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ мебошад бояд самаранок, ба мақсад мувофиқ ва пурра дар сатҳи иқтисодӣ истифода гардад. Ҳамчунин дигар нишондиҳанда, ки ба ин ҳолат алоқамандии бевосита дорад сарбории демографӣ мебошад. Гарчанде нишондиҳандаи сарбории демографӣ дар давраи таҳқиқгардида каме коҳиш ёфта бошад, лекин солҳои охир тамоюли афзоишёбӣ дорад. Ин раванд ҳам аз мушкил гардидани ҳолати аҳолии қобили меҳнат шаҳодат медиҳад.

### Тамоюли тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнатро дар шакли нақшавӣ [1]



Омӯзиши омории таркиб ва ҳолати захираҳои меҳнатӣ имконият медиҳад, ки раванди таҷдид ё тақрористеҳсолӣ захираҳо таҳқиқ карда шавад. Яъне ҳолати мунтазам аз нав барқароршавии захираҳои меҳнатӣ аз рӯйи манбаъҳояшон ба табии ва меҳаникӣ, лекин аз рӯйи самти тағйирёбиашон ба афзоянда (зиёдшаванда) ва хориҷшаванда ҷудо мегарданд [2]. Ҳолати афзоянда ё зиёдшавандаи захираҳои меҳнатӣ, яъне пурра гардидани шумораи ин захираҳоро аз ҳисоби ворид гардидани аҳолӣ ба гурӯҳи синни қобили меҳнат, ва ҷалби наврасону нафақаҳӯрон ба кор мефаҳманд, лекин раванди хориҷшавии захираҳои табии вобаста аз расидан ба синни нафақа, фавт, беморӣ, маъюбӣ ё дигар ҳолатҳо тарк кардани таркиби захираҳои меҳнатӣ фаҳмида мешавад. Шиддатнокии раванди тақрористеҳсолӣ захираҳои меҳнатӣ бо воситаи якчанд нишондиҳандаҳо арзёбӣ мегардад. Яъне коэффициентҳои пурракунонии табии, хориҷшавии табии, афзоиши табии ва меҳаникӣ, афзоиши умумӣ ва дигар нишондиҳандаҳои захираҳои меҳнатиро дар

омор ҳисоб менамоянд. Ҳангоми ҳисоби ин нишондиҳандаҳо шумораи миёнасолонаи захираҳои меҳнатиро ҳисоб намудан зарур аст, ки онро аз рӯи формулаи миёна хронологӣ бо истифода аз маълумотҳои дар ҷадвали 1. овардашуда чунин ҳисоб менамоем:

$$\overline{3M} = \frac{0,5 * 4796 + 4859 + 4983 + 5111 + 5224 + 5326 + 0,5 * 5427}{7 - 1} = 5102,4$$

Аз натиҷаи ҳисоб маълум гардид, ки шумораи миёнасолонаи захираҳои меҳнатӣ дар давраи таҳқиқгардида ба 5102,4 ҳаз. наф. баробар мебошанд, аз рӯи маълумотҳои омори расмӣ афзоиши табиии аҳолӣ соли 2018 ба 198,3 ҳаз. наф. баробар буда, коэффициенти пурракунонии табиии захираҳои меҳнатӣ чунин аст:

$$K_{PT}(2018) = \frac{198,3}{5102,4} * 1000 = 39$$

Ин нишондиҳанда маънои онро дорад, ки дар сатҳи иқтисодиёт 1000- нафар захираи меҳнатӣ барои таъмини 39 нафар таввалишудагон имкониятҳои худро иловатан сарф намоянд. Пешгӯй ва ҳисоби минбаъдаи шумораи захираҳои меҳнатӣ аҳамияти хоса дошта, онро бо ду усул, яъне ҷойивазкуонӣ ё тағиیر додани синну сол ва ё усули экспраполятсия гузаронидан мумкин аст. Усули тағиир додани синну-сол ба нишондиҳандаи ҷадвали фавт асоснок гардида, асосан барои ҳисоби шумораи захираҳои меҳнатӣ дар гуруҳҳои алоҳидаи синну-солӣ истифода мегардад. Лекин усули экспраполятсия яке аз усулҳои маъмул ва бештар истифодашаванда буда ба нишондиҳандаи такористеҳсоли захираҳои меҳнатӣ ва имконияти тағиирёбии ояндаи онҳо асоснок карда мешавад. Пешгӯи дар намуди formulavӣ чунин ифода карда мешавад:  $3M_n = 3M_0 \left(1 + \frac{K_{af.um}}{1 - \frac{1}{2}K_{af.um}}\right)^2$

Камбудии ин усул аз он иборат аст, ки онро барои давраҳои дарозмуҳлат истифода бурдан ғайри имкон буда бо ин усул асосан ба мӯҳлати аз 3 то 5 сол пешгӯи менамоянд. Дар асоси маълумотҳои омори расмӣ ҳиссаи захираҳои меҳнатиро барои соли 2018 муайян намуда барои солҳои 2019-2021 тағиирёбии шумораи онро чунин пешгӯи намудан мумкин аст:

Ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ соли 2018:  $d3M = 5427 / 9126,6 = 0,594$ . Коэффициенти афзоиши умумии чунин муайян мекунанд:

$$K_{af.um} = K_t - K_f + K_{af.mech} = 25,6 - 3,6 + (-0,3) = 21,7\%; \quad K_{af.um} = 0,0217$$

Наҳуст тағиирёбии шумораи аҳоли (A)-ро барои солҳои 2019-2021 пешгӯи менамоем.

$$A_1 = 9126,6 \left(1 + \frac{0,0217}{1 - \frac{1}{2}0,0217}\right) = 9326,82;$$

$$A_2 = 9126,6 \left(1 + \frac{0,0217}{1 - \frac{1}{2}0,0217}\right)^2 = 9531,43;$$

$$A_3 = 9126,6 \left(1 + \frac{0,0217}{1 - \frac{1}{2}0,0217}\right)^3 = 9740,53$$

Барои пешгӯии минбаъдаи шумораи захираҳои меҳнатӣ (3M) натиҷаи ба даст овардашудаи шумораи аҳолиро бо ҳиссаи захираҳои меҳнатӣ тасҳех менамоем.

$$3M_1 = A_1 * d_{3M} = 9326,82 * 0,594 = 5540,13;$$

$$3M_2 = A_2 * d_{3M} = 9531,43 * 0,594 = 5661,67;$$

$$3M_3 = A_3 * d_{3M} = 9740,53 * 0,594 = 5785,87;$$

Аз натицаи ҳисоб маълум гардид, ки соли 2021 эҳтимолияти зиёд гардидани шумораи захираҳои меҳнатӣ то 5785,87 ҳаз. наф. дар назар дошта мешавад. Бинобар ин зарур аст, ки дар сатҳи макроиқтисодӣ ҷораҳои зарурӣ андешаида шаванд, ки пеш аз ҳама ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби бевоситаи ин захираҳо ба раванди истеҳсолоти ҷамъиятий бояд ҳалли худро ёбад.

## АДАБИЁТ

1. Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019 с.
2. Елисеева И.И. Статистика. Москва. Высшее образование. 2007 г.
3. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019 с.
4. Харченко Л.П. Статистика. Москва ИНФРА-М, 2010 г.

УДК 31(334)

Одинаев Ҷ.О., Зарипов Э.Ш.

## САМАРАНОКИИ РАВИШҲОИ ИЛМӢ ДАР РУШДИ СОҲАИ КИШОVARЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Таҳқиқоти мазкур ба омӯзиши ҷанбаҳои омори рушди соҳаи кишоварзи дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Ба таври муфасал омори рушди соҳаи кишоварзи инчунин масъалаҳои ташаккул додани методология ва таҳлили маҷмӯи маҳсулот ва рушди соҳаи кишоварзи барои қабули қарорҳои оқилона дида шудаанд.

**Вожаҳои қалидӣ:** Системаи ҳисобҳои миллӣ, маҷмуи маҳсулоти доҳили, омори рушди соҳаи кишоварзӣ, мушоҳидаҳои оморӣ, маҷмуи маҳсулоти минтақа, омори рушди иқтисодӣ.

Одинаев Дж.О., Зарипов Э.Ш.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Данное исследование посвящено изучению эффективности научного подхода статистических аспектов развития сельского хозяйства на примере Республики Таджикистан.

Подробно рассматриваются статистика развития аграрного сектора, а также вопросы разработки методологии и анализа товарного пакета и развития аграрного сектора для принятия рациональных решений.

**Ключевые слова:** Система национальных счетов, внутренняя упаковка продукта, статистика развития сельского хозяйства, статистические наблюдения, валовой региональный продукт, статистика экономического развития.

**EFFICIENCY OF THE SCIENTIFIC APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF  
AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This study is devoted to the study of statistical aspects of agricultural development on the example of the Republic of Tajikistan. The development statistics of the agricultural sector as well as the issues of developing a methodology and analysis of the product package and the development of the agricultural sector for making rational decisions are considered in detail.

**Keywords:** National Accounts System, internal product package, agricultural development statistics, statistical observations, gross regional product, economic development statistics

Такмили методология ва амалии омӯзиши омори рушди соҳаи кишоварзӣ пеш аз ҳама ба ҷамъбаст ва коркарди назарияйӣ, мавҷуд будани методологияи соҳаҳои гуногуни илмӣ аз ҷумла таҳрири дубораи воситаҳои илмӣ ва амалии мушоҳидаҳои оморӣ вобаста аст.

Дар ин самт корҳои бунёдии олимони ҳориҷӣ У. Петти, Г. Конринг, Г. Ахенвал, А. Кетле, Ф. Гальтон, К. Пирсон, В. Госсета, Р. Фишер барои гузаронидани амиқ, ва рушди минбаъдаи илми омор дар назария ва амалия нақши назаррас доранд.

Дар байнӣ самтҳои мушоҳидаи оморӣ мушкилиҳои рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, манбаъҳои он, самтҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд. Илмҳои омори шӯравӣ барои ба даст овардани арзёбии рушди равандҳои иқтисодии як системай нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро таҳия намудаанд, ки паҳлухои гуногуни рушди иқтисоди миллиро тавсиф мекунанд. Аммо, ҳамзамон илми омори ватанӣ аз истифодаи усулҳои мушоҳидаҳои оморӣ, ки дар амалияи ҷаҳонӣ пазируфта шудаанд ва методологияи таҳлили падидаҳо ва равандҳои иқтисодиро таҳия кардаанд, истифода менамояд. Дар натиҷа аксар вақт дар ҳисоботҳои оморӣ ва хулосаҳое, ки тақрибан дар ҳама сатҳҳои идорақунии иқтисодиёти миллий пешниҳод мешуданд, маълумоти нодуруст ворид карда мешуд, ки вазъи воқеии иқтисоди кишварро таҳриф мекард. Бо ин мақсад методологияи хеле муфассал барои ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои ҳаҷми физикии истеҳсолот таҳия карда шуд, ки имкон медиҳад нишондиҳандаҳои нисбии динамикаи ҳаҷми истеҳсолот тавсиф карда шаванд, ин таъғирёбии вазни молҳои моддии дар давраи таҳлилшавандаро нисбат ба базаи истеҳсолшаванда тавсиф менамояд. Дар ин самти илми омор саҳми назаррасро Л.С. Казиноц гузоштааст. Баъдтар, дастовардҳои ўз ҷониби Н.Ф. Дюдяев таҳия ва тақмил дода шуданд. Гузариши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносабатҳои танзимшавандаро бозор зарурати тағиیر додани методологияи омории арзёбии нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии кишвар дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои алоҳида, ки ба таркиби он доҳил карда шудааст ва муқоисаи нишондиҳандаҳои миқдори гирифташударо бо параметрҳои шабехи кишварҳои ҳориҷӣ муайян кардааст. Дар асоси методологияи дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшуда, аз оғози солҳои 90-уми асри XX, Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариш ба системаи баҳисобигирии миллий (СҲМ) - ро оғоз кард, ки онро илмҳои оморӣ ва амалияи ҳориҷӣ барои ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ истифода мебаранд.

Масъалаҳои ташаккул додани методология ва таҳлили маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (ММД) ва ҷузъҳои алоҳидаи он аз ҷониби олимони рус А. А. Бараҳовский, Р. Бугаев, В.Н. Воробев, Л.Н.Выставкина, И. .Климова, Н.С. Кудратов, В.Ю. Кузнецова, О.В. Кузнецова, Ю.С. Куликова, А.Н.Лавров, А.А.Миредов, Н.Ю.Михеева, В.М.Мҳтиандар, Н.Е.Номпчева, К.Штавлов, В.В.Сивелкин, В. Нсидиниа, Е. Словуш, Н. Л. Сорокина, Ч. С.

Сушкеев, Т.П.Теплухина, К.Г.Чобану, Шарофыгина О. Н. мавриди омузиш қарор гирифтааст.

Ҳамзамон як қатор мушкилиҳое, ки бо баҳодиҳии омории динамикаи нишондиҳандаҳо дар омори кишоварзӣ омӯзиши омилҳои назаррас дорад сатҳи рушди онро муайян мекунанд дар нашрияҳои илмӣ ва амалияи оморӣ ба таври кофӣ фаро гирифта нашудаанд.

Дар коркарди масъалаҳои методологии таҳлили иқтисодӣ ва оморӣ асарҳои олимони хориҷи аз қабилий: Агапов Т.Н., Аксененко А.Ф., Афанасьев В.Н., Баканов М.А., Башин О.Е., Белов Н.В., Беляевский И.. К., Божко В.П., Гохберг Л.М., Грачев В.А., Дубров А.М., Дуброва Т.А., Елисеева И.И., Эндовитский Д.А., Ефимова М.Р., “Заров Е.В., Иванов Ю.Н., Ильенков С.Д., Ильенков Н.Д., Карманов М.В., Коробкин А.Д., Мельник М.В., Мхитарян В. .С Назаров М.Г., Панков В.В., Петров В.И., Рябиков В.И., Рябцев М.В., Рябушкин Б.Т., Савицкая Г.В., Тихомиров Н. ва олимони ватанӣ Абдураҳмонов Ш.[1], Шарифов З.Р.[2] ва дигарон саҳми назаррас доранд. Файр аз ин муҳаққиқони қаблӣ ҷанбаҳои ташкили системаи нави мувофиқати вақт дар доираи омори соҳавии марбут бо баланд бардоштани эътибори сиёсати давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар асоси омилҳое, ки сатҳи рушди соҳаи кишоварзиро дар минтақа муайян мекунанд, барои идоракунии самараҳаҳши рушди соҳаи кишоварзӣ дар минтақа маълумоти объективӣ, шаффоғ ва боэътиҳод зарур аст он имкон медиҳанд, ки тамоюлҳо ва нақшай таҳияи пешгӯиҳои илмӣ ва стратегияи рушди минбаъдаро муайян намоянд диққати ҷидӣ додаанд.

Фазои иттилоотӣ барои таҳлили хушсифатии оморӣ ва пешбинӣ ҳамчун асос хизмат мекунад. Аз ин рӯ, мушкилоти эҷоди фазои ягонаи иттилоотӣ ҳам дар соҳаи омор ва ҳам дар маҷмӯъ дар илми иқтисодӣ яке аз афзалиятҳои назаррасро фарогиранда мебошад. Бори аввал консепсияи фазои иттилоотӣ дар асарҳои олимони хориҷӣ З.В. Алферова, В.Л. Божко, О.В. Ролосов, Г.Р. Громов, Р.С. Козлова, С.А. Охрименко, И.-Иродионова, А.Н. Романова, В.В. Скобары, А.А. Спирин, В.П. Тихомирова, В.А. Цветкова дида мешаванд. Ҳамзамон, муносибати маҷмӯъ оид ба муайянсозӣ ва ташкили фазои ягонаи иттилоотӣ ҷиҳати идоракунии самараҳаҳши рушди соҳаи кишоварзӣ то ҳол татбиқ нашудааст.

Набудани таҳқиқотҳои назариявӣ ва методологӣ дар ин самт аҳамият ва зарурати ташаккули асосҳои мониторинги омори рушди соҳаи кишоварзиро дар системаи омори минтақавӣ муайян менамояд. Барои такмил додани методологияи таҳқиқоти оморӣ дар заминай мониторинги рушди соҳаи кишоварзӣ истифодаи дастовардҳои назарияви ва методологи дар соҳаҳои муҳталифи илм истифодашаванд ва пеш аз ҳама дубора таҳлил намудани воситаҳои илмӣ ва амалии назорати оморӣ зарур аст. Масъалаҳои самаранокӣ рушди устувор ва моделсозии равандҳо дар соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби олимони хориҷӣ А.И. Алтухов, Артемова Э.И., В.М. Баутин, Борисов М.Ю., Буробкин И.Н., Добрынин В.А., Землянский А.А., Лукъянов Б.В., Нечаев В.И., Оксанич Н.И., Онищенко А.М., Оглобин Е. С., Свободин В.А., Сорокин Г.М. “Ушчаев И.Г., Ходос Д.В. ва ғайра мавриди таҳқиқот фаро гирифта шудааст, Аз таҳқиқоти илмии муосири хориҷӣ дар соҳаи омори кишоварзӣ, таҷрибаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва ИМА омӯхта шудааст.

Олимони Олмон ва Итолиё (Г.Стротманн, Ханс-Тео Шпет, Шлезвиг-Холштейн, Доменико Чиачиа, Гуалтиеро Скиринци, Бруно Массоли) ҷунин ақида доранд, ки мониторинги омории рушди соҳаи кишоварзӣ бояд бо назардошти хусусиятҳои миллӣ гузаронида шавад (масалан, соҳтори ҳукumat) ва на танҳо қонунҳои миллӣ, балки қонунҳои минтақавӣ танзим карда мешаванд [1]. Омори минтақавӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд бештар ба таҳқиқоти мунтаҳами минтақаҳои таҳқиқоти кишоварзӣ асос ёбад, ки диққати бештар ба таҳқиқоти хочагиҳо дар ду сол як маротиба барои омухтани микдор ва соҳтори хочагиҳо дода мешавад.

Мушоҳидаҳои оморӣ асосан ба тадқиқоти интихобӣ ва натиҷаҳои мушоҳидаҳои минтақаӣ асос ёфтаанд. Дар ҷараёни таҳқиқот мушкилотҳои умумии байналмилии зерини мониторинги омори рушди соҳаи кишоварзӣ муайян карда шуданд:

- ташкили феҳристи мукаммали воҳидҳои бизнес ҳамчун асоси ташаккули мониторинги боэътиҳод;
- мушкилоти методологиии муайянкунии нишондиҳандаҳои оморӣ аз сатҳи маълумоти аввали то нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ;
- беҳтар кардани сифати мушоҳидаҳои оморӣ ва баҳодиҳии таъсири омилҳои субъективӣ;
- аҳамияти истифодаи методологиии ягонаи аврупой дар омори кишоварзӣ;
- саривакӯт муайян ва бартараф кардани хатогиҳои эҳтимолӣ дар усулҳои ҷамъоварӣ ва коркарди нишондиҳандаҳои оморӣ.

Асоси илмии гузаронидани таҳқиқоти амиқ, ки рушди минбаъдаи назария ва амалияро дар соҳаи асосноккунии таҳлилӣ ва мониторинги омори рушди соҳаи кишоварзӣ ҷаъмин менамояд, такмили дастгоҳи концептуалӣ, маҷмӯй, систематизатсия ва мушаҳҳасоти афкори мавҷуда дар илми иқтисод оид ба муайян кардани мағҳумҳои «минтақа», «самаранокӣ», «система», «рушди кишоварзӣ», «мониторинг», «асосноккунии таҳлилии рушди соҳаи кишоварзӣ» ташкил медиҳад. Равандҳои ҷаҳонишаандар дар иқтисодиёти Тоҷикистон ва ҷаҳон боиси тағиӣи нақши минтақаҳо дар маҷмааи иқтисодии Тоҷикистон гардиданд, ки аз омилҳои зерин вобастаанд:

- минтақаҳои барои пешбуруди фаъолияти иқтисодӣ имкониятҳои объективӣ доранд; бо мураккабӣ ва якпорҷагии иқтисодиёт, ихтиноси иқтисодӣ, мавҷудияти мақомоти идоракунанда, ки ҳалли масъалаҳои минтақаҳо ҷаъмин меқунанд ва барои идоракунии даромадҳои аз тиҷорат ба даст омада ваколатдор мебошанд;
- ташаккули бозорҳо, корпоратсияҳои бузург танҳо бо таваккал ба бозорҳои ҳамгирошудаи минтақаӣ метавонад амалӣ карда шавад;
- зарурати додани афзалияти ҷанбаи ҳудудии рушди соҳавӣ равшантар шуда истодааст.

Вобаста ба ин зарурати аниқ намудани мағҳуми «минтақа» барои тадқиқоти илмӣ ба миён омадааст. Омӯзиши адабиёти маҳсуси илмӣ ва амалӣ сабит месозад, ки тафсири муҳталифи мағҳум вучуд дорад [2] аммо ҳамаи ин мағҳумҳоро метавон бо ду гурӯҳ ҷудо намуд:

1. минтақа ҳамчун қаламрав;
2. минтақа ҳамчун як соҳтори иҷтимоӣ.

Минтақаҳои кишвар дар шароити мусосир субъекти иқтисодӣ буда, метавонад сиёсати мустақили иқтисодиро пеш баранд ва як қатор василаҳои иқтисодиро барои рушди ҳуд татбиқ намоянд.

Маҳсулоти кишоварзӣ ба ду намуди зерин ҷудо мешавад:

- 1) растанипарварӣ;
- 2) ҷорводорӣ.

Акнун динамикаи баъзе аз нишондиҳандаҳои маҳсулоти кишоварзиро таҳлилу тадқиқ менамоем.

Оид ба ҷамъи умумии маҳсулоти кишоварзӣ ва таркиби он маълумот дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

**Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва таркиби онҳо [3,саҳ. 284, 290, 292].**

| Солҳо                         | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Растанипарварӣ<br>млн. сомонӣ | 13667,8 | 14706,5 | 14838,9 | 15046,6 | 15813,9 | 16977,8 | 18229,3 |
| аз ҷумла:                     |         |         |         |         |         |         |         |

|                                     |        |        |        |        |        |         |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| ғалла вазни аввала,<br>ҳаз. т.      | 1232,6 | 1392,6 | 1317,8 | 1392,7 | 1435,8 | 1447,6  | 1296,2 |
| вазни баъди<br>коркард, ҳаз. т.     | 1207,2 | 1263,8 | 1299,7 | 1365,3 | 1412,5 | 14,24,5 | 1277,4 |
| пахтаи хом, ҳ.т                     | 418,0  | 392,8  | 372,7  | 270,0  | 284,7  | 386,5   | 300,3  |
| аз ҷумла пахтаи<br>маҳинах, ҳаз. т. | 3,8    | 0,6    | 0,4    | 0,4    | 1,3    | 0,6     | 0,4    |
| нахи пахта, ҳаз. т                  | 135,2  | 111,6  | 105,0  | 98,4   | 84,9   | 112,7   | 98,2   |
| картошқа, ҳаз. т                    | 991,0  | 1115,7 | 853,7  | 887,4  | 898,1  | 782,9   | 964,6  |
| сабзавот, ҳаз. т                    | 1342,4 | 1490,6 | 1549,5 | 1667,8 | 1748,3 | 1859,1  | 2119,4 |
| полизии озуқаворӣ,<br>ҳаз. т        | 465,0  | 495,3  | 545,7  | 529,4  | 594,2  | 631,4   | 641,7  |
| чорводорӣ, млн.<br>сомонӣ           | 5257,6 | 5651,9 | 6358,4 | 6816,2 | 7194,3 | 7598,2  | 8141,1 |
| гушт, ҳаз. т.                       | 81,0   | 86,5   | 99,4   | 108,8  | 116,7  | 124,4   | 131,0  |
| аз ҷумла:                           |        |        |        |        |        |         |        |
| гушти гов ва<br>гусола, ҳаз. т.     | 31,7   | 38,5   | 41,9   | 45,9   | 48,6   | 51,6    | 64,7   |
| гуссости гусфанд ва<br>буз, ҳ.т     | 45,1   | 43,0   | 51,6   | 56,1   | 61,6   | 66,0    | 62,7   |
| гушти мурғ, ҳ.т                     | 4,2    | 5,0    | 5,9    | 6,8    | 6,5    | 6,8     | 3,6    |
| шир, ҳаз. т                         | 778,3  | 828,2  | 854,7  | 888,9  | 918,0  | 950,0   | 983,0  |
| туҳм, млн дона                      | 291,6  | 343,7  | 350,0  | 357,2  | 337,1  | 341,4   | 450,0  |
| пашм, т.                            | 6361   | 6565   | 6776   | 7033   | 7304   | 7522    | 7638   |

Аз ҷадвали 1 аён аст, ки даромади аз растани парвари бадаст омада дар соли 2018 нисбат ба ҳамин нишондиҳанда дар соли 2012 33,37% барои соҳаи чорводори бошад зиёда аз 54% зиёд шудааст. Ҳачми истеҳсоли аксарияти маҳсулоти растани парварӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 зиёд шудааст. Фақат ҳачми истеҳсоли пахта ва картошқа дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 кам шудааст. Ҳачми истеҳсоли пахтаи маҳинах соли 2018 нисбат ба давраи базисӣ 9,5 маротиба кам шудааст. Ин намуди пахта нисбат ба пахтаи миёнанаҳ арзиши хело баланд дорад ва дар ҷумҳурӣ имконияти якчанд маротиба зиёд намудани ҳачми ин намуди маҳсулот мавҷуд аст. Дар фосилаи 2012 -2018 ҳачми истеҳсоли аксарияти маҳсулотҳои растани парвари каму зиёд шудааст. Аз маълумотҳои ҷадвал аён аст, ки ҳачми истеҳсоли тамоми намудҳои маҳсулоти чорводори ба ғайр аз гушти мурғ дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 зиёд шудааст. Истеҳсоли гушти мурғ бошад то соли 2017 ба ғайр аз соли 2016 зиёд шуда соли 2018 нисбат ба соли 2012 14,29% ва нисбат ба соли 2017 47,06% кам шудааст.

Аз маълумоти ҷадвал аён аст, ки дар маҷмуи маҳсулоти кишоварзи ҳиссаи маҳсулоти чорводорӣ зиёд мебошад.

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз омилҳои зерин вобастагии бештар дорад:

1. мавҷудияти заминҳои киштбоб бо мақсади коридани зироатҳо, шинонидани ниҳолҳои ҳосилдиҳанда ва кишти алафҳо барои хуроки чорво;
2. мавҷудияти нуриҳои минерали бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии замин;
3. техника барои шудгор, кишт кардони зироатҳо ва қашонидани хуроки чорво ва дигар маҳсулоти хочагии қишлоқ;
4. мавҷудияти қувваи кори барои сари вақт кишт кардан замин, нигоҳубини чорво ва ҷамъ намудани маҳсулоти хочагии қишлоқ.

Қайд кардан зарур аст, омили чорум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо барзиёдати мавҷуд аст. Омилҳои 2-4 вобаста ба имконияти хоҷаги ба ҳосилнокии заминҳои кишт таъсир мерасонад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири омилҳои зерин масоҳати заминҳои киштбоб кам шуда истодааст:

- барои соҳтани манзилҳои истиқомати намудани замин;
- шура задани қабатҳои болои замин;
- дар натиҷаи боронҳои сел шуста шудани қабаҳои болои замин.

Маълумот оид ба заминҳои киштбоб ва тақсимоти он барои истеҳсоли зироатҳо дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

**Ҷадвали 2. Динамикаи заминҳои кишт дар маҷмӯъ ва барои зироатҳои алоҳида [3,саҳ.286-287], ҳазор гектар**

| Солҳо                               | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Соли 2018 нисбати 2012 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Ҳамаи замини кишт                   | 860,1 | 864,9 | 828,4 | 830,6 | 837,3 | 837,2 | 826,7 | 0,963                  |
| Аз он ҷумла:                        |       |       |       |       |       |       |       |                        |
| Зироати ғалла ва ғаладонаҳои лубиёй | 424,3 | 437,4 | 412,6 | 422,9 | 423,5 | 411,6 | 374,9 | 0,883                  |
| Зироатҳои техники                   | 231,6 | 223,0 | 207,7 | 188,6 | 190,6 | 203,3 | 214,6 | 0,926                  |
| Аз ҷумла пахтаи маҳинаҳ             | 2,0   | 0,4   | 0,2   | 0,3   | 1,7   | 0,2   | 0,2   | 0,1                    |
| Зироати равғандор                   | 29,0  | 28,2  | 26,8  | 23,5  | 23,8  | 25,5  | 27,0  | 0,931                  |
| Картошка                            | 41,7  | 44,8  | 35,5  | 39,8  | 41,6  | 40,6  | 49,6  | 1,189                  |
| Сабзавот                            | 49,0  | 50,7  | 48,5  | 55,4  | 58,2  | 59,7  | 68,3  | 1,393                  |
| Полизи озуқаворӣ                    | 18,4  | 17,4  | 19,4  | 21,4  | 20,0  | 20,3  | 19,9  | 1,081                  |
| Кишти ҳӯроки чорво                  | 94,9  | 91,8  | 104,6 | 102,4 | 103,2 | 101,5 | 99,2  | 1,042                  |

Аз ҷадвали 2 аён аст, ки заминҳои киштбоб дар ҷумҳури соли 2018 нисбат ба соли 2012 қариб 4% кам шудааст, аммо шумораи аҳолӣ зиёда аз 14% зиёд шудааст. Замини кишти пахтаи маҳинаҳ 10 маротиба кам шудааст. Дар давраи таҳлилшуда масоҳати кишти ҳӯроки чорво, полизи озуқаворӣ, картошка ва сабзавот аз 4,2% то 39,3% зиёд шудааст. Масоҳати замини кишти зироатҳои боқимонда кам шудааст.

Ба нишондиҳандаҳои омори хоҷагии қишлоқ инҳо мансубанд:

• ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар маҷмӯъ, аз рӯи категория ва намудҳои фаъолият;

- фурӯши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз рӯи намудҳои маҳсулот;
- миқдори истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ;
- арзиши аслии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз рӯи намудҳои маҳсулот;
- фоиданокии фурӯш;
- фоиданокии истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз рӯи категория;
- даромад аз фурӯши мол, маҳсулот, кор, хизматрасонӣ;
- арзиши иловашудаи коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ[4].

Маълумот оид ба миқдори истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар ҷадвали 3 оварда шудааст.

**Ҷадвали 3**

**Адади корхона ва ташкилотҳо дар соҳаи кишоварзӣ, дар охири сол, воҳид**

| Солҳо    | 2012  | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ҳамагӣ   | 73807 | 87595 | 108036 | 123380 | 145108 | 164632 | 172668 |
| аз ҷумла |       |       |        |        |        |        |        |

|                              |       |       |        |        |        |        |        |
|------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Хочагиҳои давлатии кишоварзӣ | 1     | 1     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| хочагиҳои дехқонӣ            | 73806 | 87594 | 108035 | 123379 | 145107 | 164631 | 172668 |

Аз ҷадвали 3 аён аст, ки дар давраи таҳлилшаванд миқдори хочагиҳои давлатии кишоварзӣ бетағъир монда миқдори хочагиҳои дехқонӣ ва маҷмӯи корхонаю ташкилотҳо афзоиш ёфтааст.

Маълумот оид ба ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷадвали 4 оварда шудааст.

#### Ҷадвали 4

**Динамикаи истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти хочагии қишлоқ дар маҷмӯъ ва яке аз намудҳои он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он [З, саҳ. 284,296].**

| Солҳо                                 | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ҳамагӣ, млн сомонӣ                    | 18925,4 | 20358,5 | 21197,3 | 21862,8 | 23008,3 | 24576,0 | 26370,4 |
| Ширҷунии миёна аз ҳар сар модагов, кг |         |         |         |         |         |         |         |
| Ҷумҳурии Тоҷикистон                   | 1506    | 1521    | 1618    | 1680    | 1676    | 1793    | 1785    |
| ВМҚБ                                  | 1110    | 943     | 958     | 967     | 1035    | 1043    | 919     |
| Вилояти Хатлон                        | 1393    | 1387    | 1438    | 1477    | 1519    | 1576    | 1629    |
| Вилояти Суғд                          | 1310    | 1300    | 1404    | 1485    | 1491    | 1589    | 1611    |
| НТҶ                                   | 2341    | 2520    | 2596    | 2638    | 2584    | 2864    | 2504    |

Аз ҷадвали 4 аён аст, ки маҳсулнокии аз ҳама баланд дар НТҶ мебошад. Маҳсулнокии миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи таҳлилшаванд афзуншаванд мебошад. Маҳсулнокии миёнаи пасттарин дар ВМҚБ мебошад. Дар ин вилоят соли 2013 маҳсулноки нисбат ба соли гузашта паст шуда, баъд аз ин то соли 2017 маҳсулноки зиёд шудааст. Соли 2018 нисбат ба соли 2017 ширҷунии миёна аз ҳар сар модагов камшудааст. Дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд ширҷунии миёна аз ҳар сар модагов соли 2013 нисбат ба соли 2012 кам шуда солҳои минбаъда дар давраи таҳлилшаванд зиёд шудааст.

Барои рушди кишоварзӣ ва таъмини бехатарии озуқаворӣ аз дастовардҳои илмҳои кишоварзӣ истифода бурдан зарур аст. Аз ҷумла барои бардоштани ҳаҷми истеҳсоли гушту шир хушзор намудани чорво лозим аст. Барои баланд бардоштани ҳосилноки зироатҳо ва дараҳтони мевадиҳанда аз тухмиҳои хушсифат ва пайванди дараҳтони мевадиҳанда бояд истифода бурд.

Дар боло қайд намудем, ки шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи таҳлилшаванд зиёда аз 14% зиёд шуда масоҳати заминҳои кишт кам шудааст. Барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзи ҷороҳои зеринро андешидан зарур аст:

- аз ҳисоби паст намудани обҳои зеризамини ва шустани қабати болои заминҳои шуразада масоҳати заминҳои киштбоб зиёд карда шавад;
- бо истифода аз нуриҳои минералӣ ҳосилнокии заминҳо баланд бардошта шавад;
- масоҳати заминҳои обёришаванд зиёд карда шавад;
- аз тухмиҳои серҳосил истифода бурда шавад.

Рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамеша кафолати амнияти озуқаворӣ ва иқтисодии кишвар аст. Аз ин рӯ, дастгири давлат пеш аз ҳама ба рушди босамари соҳаи кишоварзӣ, эҷоди қобилияти рақобатпазирии он ва табдил ба бахши даромадноки иқтисодиёт мегардад. Натиҷаҳои таҳлили бархӯрдҳои гуногунро дар омӯзиши мағҳуми самаранокӣ ҷамъбаст намудан мумкин аст. Сарфи назар аз он, ки самаранокӣ ба хусусиятҳои мақсадноки ҳар як субъекти хочагидорӣ даҳл дорад ва бисёр муҳаққиқон ба арзёбии он машғул буданд,

Дар шароити истеҳсолоти капиталистӣ, К. Маркс таърифи классикӣ ва эҳтимолан бефосилаи самарабахши иқтисодиро “бо мақсади ба даст овардани ҳадди зиёни зиёдатӣ бо ҳадди ақали сармояи пешрафта” дода буд. Вай самаранокии иқтисодиро бо қонуни сарфа кардани вақти корӣ пайваст намуд. Бо назардошти ин, андешаи Р.М. Нуриев, ки боварӣ дошт, ки самаранокӣ ба даст меояд, дар сурати имконнапазирии дубора тақсим кардани захираҳои нақдӣ барои зиёд кардани ҳосилнокии як маҳсулоти иқтисодӣ бидуни коҳиши ҳосилнокии дигар. [5].

Баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзи дар кишвар боиси беҳтар шудани сатҳи зиндагонии аҳоли мегардад, Самаранокии истеҳсолоти кишоварзи категорияи объективии иқтисодӣ буда муносибатҳои истеҳсолиро ифода мекунад, ки шакли зуҳуроти он манфиатҳои иқтисодӣ мебошанд. Аммо самаранокӣ дараҷаи татбиқи ин ҳадафҳоро бо амали қонунҳои иқтисодӣ инъикос менамоянд.

### АДАБИЁТ

1. Абдурахмонов Ш. Развитие органического сельского хозяйства в Центральной Азии, Материалы международной конференции, проведенной 22-24 августа 2017г. в Ташкент и Самарканде, Узбекистан
2. Шарипов З.Р. Формирование и развитие рыночных механизмов хозяйствования в АПК Таджикистана, диссертация на соискание доктора экономических наук, Душанбе, 2009
3. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.
4. Наседкина Т.И. Аналитическое обоснование развития сельского хозяйства на базе статистического мониторинга: теория, методология, практика. Монография. БелГСХА, 2011.- 288 с.
5. Гохберг Л.М. Инновационная деятельность в российской экономике - состояние и проблемы. // Инновационная политика и инновационный бизнес в России. - М.: Совет Федерации, Федеральное собрание РФ.-2001.-С. 81-106.
6. Евразийская экономическая статистика. [Электронный ресурс]: (Дата обращения 30.03.2020) [www.curasioncommision.org>metadata>Documents>spravochnik](http://www.curasioncommision.org>metadata>Documents>spravochnik), 2016

УДК 388.22 (575.3)

**Муқаддасзода Ф.М., Тағаев Б. Ш.**

## **БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ТАъМИНОТИ ИНФРАСОХТОРИИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақолаи мазкур арзёбии ҳолати муосири таъминоти инфрасохтории соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, дар заминай омӯзиши адабиёти иқтисодӣ унсурҳои асосии инфрасохтори соҳибкории истеҳсолӣ чудо карда шудаанд.

Инчунин дар мақолаи мазкур таҳлили ҳолати муосири ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар пасманзари инкишофи инфрасохтори соҳибкории истеҳсолӣ гузаронида шуда, ҳолати муосири инкишофи унсурҳои инфрасохтори соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ карда шудааст.

**Калид вожаҳо:** соҳибкорӣ, соҳибкории истеҳсолӣ, инфрасохтор, таъминоти инфрасохторӣ, сармоягузорӣ, инфрасохтори бонкӣ, бирҷа, роҳҳо.

**Муқаддасзода Ф.М., Тагаев Б. Ш.**

## **НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

В данной статье проведено оценка состояния инфраструктурного обеспечения производственного предпринимательства в Республике Таджикистан, и на основе изучения экономической литературы выделены основные элементы инфраструктуры производственного предпринимательства.

А также проведен анализ современного состояния привлечения иностранных инвестиций в контексте развития инфраструктуры производственного предпринимательства, а следовательно дана оценка современного состояния развития элементов инфраструктуры производственного предпринимательства в Республике Таджикистан.

**Ключевые слова:** предпринимательство, производственное предпринимательство, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, инвестиции, банковская инфраструктура, биржа, дороги.

**Muqaddaszoda F.M., Tagaev B. Sh.**

## **SOME ISSUES OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF PRODUCTION ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

There is in the article assessed the state of the infrastructural support of industrial entrepreneurship in the Republic of Tajikistan and based on the study of economic literature highlighted the basic elements of the infrastructure of industrial entrepreneurship.

Besides in the article analyzed the current state of attracting foreign investment in the context of developing the infrastructure of production entrepreneurship, and there is in the article assessed the current state of development of elements of the infrastructure of production entrepreneurship in the Republic of Tajikistan.

**Keywords:** entrepreneurship, production entrepreneurship, infrastructure, infrastructure support, investments, banking infrastructure, exchange, roads.

Дар шароити кунуни рушди иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмини ҳадафи саноатикунонии босуръат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва табодули модели рушди иқтисоди миллӣ аз кишоварзию саноатӣ ба саноатию кишоварзӣ фароҳамсозии фазои мусоиди рушди соҳибкорӣ аз ҷумлаи самтҳои калидӣ ба ҳисоб меравад.

Аз ҷониби дигар фазои мусоиди соҳибкорӣ ва рушди устувори соҳибкорию сармоягузорӣ ба муҳайёсозии инфрасохтори таъминкунандай фаъолит ва робитаҳои объект ва субъекти соҳибкорӣ вобастагии қалон дорад.

Дар ин чода маҷмӯи институтҳои давлатиу хусусӣ ва ҷамъиятӣ, ки ба манфиатҳои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ҳизмат карда, самаранокии фаъолияти ҳочагидории онҳоро таъмин мекунанд, ба ҳайси инфрасохтори соҳибкорӣ баромад мекунанд.

Дар ин замина инфрасохтори соҳибкорӣ асосан ба инфрасохтори ташкилию техниқӣ, молиявию қарзӣ ва иттилоотию таҳлилӣ ҷудо карда мешавад.

Таҳлили адабиётҳои илмии иқтисодӣ доир ба моҳият ва таъиноти инфрасохтор [1; 2; 3; 4] нишон медиҳад, ки муҳаққикон инфрасохторро ҳамчун маҷмӯи шароитҳое арзёбӣ мекунанд, ки фаъолият ва инкишофи соҳибкориро дар соҳаҳои асосии иқтисоди миллӣ ва дар баробари ин, талаботи аҳолиро бо молу ҳизматрасониҳо таъмин менамояд. Дар марҳалаи мусосири инкишофи инфрасохтори соҳибкорӣ, қабл аз ҳама зарур аст, ки ба инфрасохтори ташкилиу техникии он, яъне унсурҳои зернизори аввалия, аз ҷумла биржаҳои молӣ, марказҳои миёнаравӣ, машаваратӣ, ширкатҳои лизингӣ, асотсиатсияҳои соҳибкорон, инфрасохтори нақлиётиу алоқа ва дигар объектҳои бозорӣ ташкил карда шаванд.



### Сарҷасма: таҳияи муаллиф

Бояд қайд кард, ки таҳқиқи масоили инкишофи инфрасохтори соҳибкории истеҳсолӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҳалли мушкилоти соҳибкорон аз ҷумлаи самтҳои афзалиятноки рушди минбаъдаи иқтисоди миллӣ мебошад. Ҳоло дар сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин ва инкишофи соҳибкорӣ нақши калидӣ дошта, омили мазкур дигаргунсозиҳоро дар тамоми иқтисодиёти мамлакат таъмин менамояд.

Таҳлили вазъи рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки соли 2020 Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи рейтинги пешбуруди соҳибкорӣ (бизнес) миёни давлатҳои ҳочагии ҷаҳонӣ мавқеи 106 –ро қасб намудааст.

Диаграмма 1.




Диаграмма 1. – Мавкеи Ҷумхурии Тоҷикистон дар пешбурди фаъолияти соhibkorӣ тӯли солҳои 2014-2020

**Сарчашма:** Тажқикоти Бонки Умумиҷаҳонӣ: Пешбурди соhibkorӣ дар солҳои 2014-2020 -[Маъхази электронӣ]- URL: <http://gtmarket.ru/news/state/2010/11/05/2720>

Воқеан, маълумоти диаграммаи мазкур ба он водор месозад, ки дар мамлакат ҳарчи зудтар бояд шароит ва инфрасохтори таъминкунандай пешбурди фаъолияти соhibkorӣ фароҳам оварда шавад.


Ба андешаи мо, маҳз дастгирии инфрасохторӣ ба корхонаҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам месозад, ки ба омилҳои асосии истеҳсолӣ дастрасӣ пайдо намоянд. Зоро онҳо дар ҳалли масъалаҳои асосии раванди истеҳсолӣ нақши калидӣ доранд.

Ташаккул ва инкишофи инфрасохтори соhibkorии истеҳсолӣ баҳри ҳалли масоили мубрами соhibkorӣ дар самти ҷалби захираҳои молиявии хориҷӣ, гирифтани қарзи бонкӣ, ба даст овардани иттилооти маркетингӣ барои пешбурди фаъолияти соhibkorӣ, тавсеаи фаъолияти инноватсионӣ, таъминот бо ашёи хом, рушди низоми логистика, фурӯш ва ғайраҳо зарур мебошад.

Бояд зикр кард, ки арзёбии ҳолати инкишофи инфрасохтори соhibkorии истеҳсолӣ вазъи рушди унсурҳои алоҳидай онро дар Ҷумхурии Тоҷикистон нишон медиҳад.

Аз ҷониби дигар нишондиҳандаҳои рушди соhibkorӣ дар дилҳоҳ қишвари олам ҳолати таъминоти инфрасохтори заруриро возех менамояд.

Дар Ҷумхурии Тоҷикистон баҳри рушди соhibkorӣ ва таъминоти инфрасохтории он: «Фонди дастгирии соhibkorии назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон» таъсис дода шудааст, ки то имрӯз ба ихтиёри он аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ зиёда аз 370 млн. сомонӣ ҷудо гардидааст ва тадриҷан маблағҳои ин Фонд тақрибан 1 млрд. сомониро ташкил ҳоҳад дод» [9].



**Диаграммаи 2. – Миқдори субъектҳои соҳибкорӣ ва маблағи дастгиришуда аз ҷониби  
МД “Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” тӯли  
солҳои 2013-2018 (ҳаз. сомонӣ)**

Сарчашма: Сомонаи асосии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Омори сармоягузории хориҷӣ. [Маъхази электронӣ] <https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html> (Accessed 24 February, 2020)

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити муосир Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои афзалиятноки фаъолияти соҳибкории хурду миёна аз чумла хоҷагии қишлоқ, истеҳсол ва коркарди маҳсулот инчунин истеҳсоли молҳои мавриди ниёзи мардум, маҳсулоти гизой ва саноатӣ, соҳтмон, бунёди роҳу пулҳо, неругоҳҳои барқи обии хурд ва ғайраҳо дастгирии молиявӣ мерасонад.

Мавриди зикр аст, ки айни замон иқтидори молиявии фонди зикршуда баҳри дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкории истеҳсолӣ нокифоя буда, зарур аст, ки бо дарёфти имкониятҳо ва захираҳо маблағҳои дастгирии соҳибкорӣ тадриҷан зиёд карда шавад.

Ҳамзамон бо ин, фаолияти бонкӣ ва дастрасӣ ба маблағҳои қарзӣ бояд ҳамчун омили мусоидатқунандай рушди соҳибкории истеҳсолӣ хизмат намояд.

Аз ҷониби дигар, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 августи соли 2011, №394 ва қарори раёсати Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабря соли 2011, №140 муассисай давлатии илмии «Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нав»-и Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Маблағгузории марказро Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи маблағгузории бучетӣ амалӣ менамояд. Мақсади асосии маркази мазкур ташкил ва гузаронидани таҳқиқоти илмӣ, ҳамчунин корҳои амалӣ дар соҳа таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои инноватсионӣ ва технологияҳои наве мебошад, ки барои рушди соҳибкорӣ дар мамлакат аҳамияти мухим доранд. Мавриди зикр аст, ки айни замон тибқи муқаррароти низомномаи марказ ва тартиботи мавҷуда таҳқиқоти илмӣ гузаронида шуда истодаанд, аммо натиҷаи татбиқи онҳо дар истеҳсолоти саноатӣ то ҳанӯз назаррас намебошад.

Тибқи иттилооти интернет портали инноватсионӣ муҳимтарин лоиҳаҳои инноватсионие, ки ичрои онҳо тайи солҳои 2011-2020 ба нақша гирифта шудааст,

ҳамагӣ 15 ададро ташкил менамояд ва қариб ҳамаи онҳо дар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ ва тиб амалӣ шуда истодаанд [7].

Ҳамчунин дар сомонаи мазкур маълумот оид ба 50 лоиҳае оварда шудааст, ки ба сармоягузорӣ ниёз доранд.

Имрӯзҳо аз ҷониби Сарвари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар мамлакат дикқати хосса дода мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси олий зикр намуданд, ки: «Мо инкишофи устувори минбаъдаи қишварро дар шакли индустрӣ ва инноватсионӣ пешбинӣ карда, барои баланд бардоштани самаранокии истифодай захираву имкониятҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ талош менамоем ва ҷиҳати роҳ надодан ба осебазири иқтисоди миллии қишвар дар давраи дарозмуҳлат тадбирҳои алоҳидаро амалӣ карда истодаем» [10].

Таҳлилҳо собит менамояд, ки истеҳсолоти инноватсионӣ одатан сармояталаб мебошад. Вале инфрасоҳтори сармоягузориҳои мавҷуда дар ин ҷода бинобар арзиши баланди маблағҳои қарзи бонкӣ, нокифоя будани имкониятҳои молиявии соҳибкории истеҳсолӣ, ҳавасмандии пасти сармоягузорони хориҷӣ, бинобар омилҳои субъективӣ ва объективии мавҷуда омили мусоидаткунандай қонеъсозии талабот намебошад.

Тӯли солҳои 2007-2019 воридоти умумии сармоягузориҳои хориҷӣ 9 млрд. 865,7 млн. доллари ИМА – ро ташкил дод, ки аз он 4 млрд. 345,9 млн. долл. ИМА сармоягузории мустақим, 5 млрд. 17,9 млн. долл. ИМА-ро қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида ва 502,0 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) мебошанд [6].

Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007-2019 аслан ба соҳаҳои энергетика - 596,8 млн. долл. ИМА, алоқа - 407,8 млн. долл. ИМА, соҳтмон – 358,8 млн. долл. ИМА, хизматрасонии молиявӣ – 420 млн. долл. ИМА, омӯзиши геологӣ ва истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок – 1191,9 млн. долл. ИМА, саноат – 749,7 млн. долл. ИМА, савдо – 36,1 млн. долл. ИМА, саноати ҳӯрока – 34,2 млн. долл. ИМА, тандурустӣ – 5 млн. долл. ИМА, қишоварзӣ – 101,4 млн. долл. ИМА, туризм – 28,2 млн. долл. ИМА, маориф – 46,3 млн. долл. ИМА, нақлиёт – 119,8 млн. долл. ИМА, саноати соҳтмон – 149,2 млн. долл. ИМА ва дигар соҳаҳо – 89,6 млн. долл. ИМА равона шудааст.

**Ҷадвали 1. - Воридоти умумии сармоягузориҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли солҳои 2007-2019**

| Солҳо | Ҷалби сармоя |                                |  | Ҳамагӣ,<br>млн. долл.<br>ИМА |
|-------|--------------|--------------------------------|--|------------------------------|
|       | Мустақим     | Дигар намуди<br>сармоягузориҳо | Сармоягузориҳои ҷомадонӣ<br>(портфелӣ) |                              |
| 2007  | 388,4        | 472,2                          |  | 860,6                        |
| 2008  | 425,7        | 563,6                          |  | 989,3                        |
| 2009  | 89,4         | 293,8                          |  | 383,2                        |
| 2010  | 238,9        | 228,2                          |  | 467,1                        |
| 2011  | 161,4        | 164,0                          | 0,1                                    | 325,5                        |
| 2012  | 391,3        | 355,0                          | 0,1                                    | 746,4                        |
| 2013  | 341,1        | 670,6                          | 0,2                                    | 1011,9                       |
| 2014  | 377,4        | 530,4                          | 1,4                                    | 909,2                        |
| 2015  | 470,9        | 506,9                          | -                                      | 977,8                        |
| 2016  | 434,2        | 408,4                          | 0,1                                    | 842,7                        |
| 2017  | 354,5        | 245,9                          | 500,0                                  | 1100,4                       |
| 2018  | 326,8        | 317,7                          |  | 644,5                        |

|        |        |        |       |        |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2019   | 345,9  | 261,1  | 0,1   | 607,1  |
| Ҳамагӣ | 4345,9 | 5017,8 | 502,0 | 9865,7 |

**Сарчашма:** Сомонаи асосии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Омори сармоягузории хориҷӣ. [Маъхази электронӣ] <https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html> (Accessed 24 February, 2020)

Тавре аз маълумотҳо бармеояд, дар соли 2019 воридоти умумии сармоягузориҳои хориҷӣ 607,1 млн. доллари ИМА –ро ташкил намуд, ки аз он 345,9 млн. доллари ИМА сармоягузории мустақим ва 361,1 млн. доллари ИМА маблағҳои қарзиву грантӣ барои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ мебошад.

Бояд қайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустақим дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 ба маблағии 27,7 млн. доллари ИМА коҳиш ёфтааст.


Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки воридоти сармоягузории мустақим дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 19,1 млн. доллари ИМА зиёд шудааст.

Сармоягузориҳои мазкур асосан ба соҳаҳои саноати коркард – 49,2 млн. долл. ИМА, саноати истихроҷи маъдан - 231,7 млн. долл. ИМА, фаъолияти молиявӣ ва ҳаргуна хизматрасониҳои тичоратӣ – 8,8 млн. долл. ИМА, нақлиёт ва алоқа - 36,4 млн. долл. ИМА, сайёҳӣ – 11,0 млн. долл. ИМА, саноати соҳтмон - 2,7 млн. долл. ИМА ва ғайраҳо – 6,1 млн. долл. ИМА равона карда шудаанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 76,7% ё худ 250,7 млн. долл. ИМА сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи истехсолоти саноатӣ равона карда шудаанд.

Вале аксари ин маблағҳо ба соҳаи истихроҷи маъдан равона гардида, амалан дар шакли ашёи хом аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содирот гардида истодааст.

Ба андешаи мо, коркарди ҳарчи бештар ва пурраи он дар дохили мамлакат боиси рушди соҳаҳои гуногуни саноат, тавлиди арзиши иловашуда, сарчашмаҳои нави даромади бучети давлатӣ ва ташкили ҷойҳои корӣ ҳоҳад гардид.



**Диаграммаи 3 – Ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ**

**Сарчашма:** Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. С. 223-224.

Мавриди зикр аст, ки дар соли 2019 сармоягузориҳои хориҷӣ бештар ба Вилояти Суғд – 52,7% (182,3 млн. долл. ИМА), шаҳри Душанбе – 39,7% (137,4 млн. долл. ИМА), Вилояти Хатлон - 3,1% (10,6 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори қӯҳистони Бадаҳшон – 0,6% (2,2 млн. долл. ИМА) ва ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад – 3,8% (13,3 млн. долл. ИМА) равона гардidaast [6].

Мачмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли 2019 бо назардошти ба анҷом расидани татбиқи якчанд лоиҳаҳо ва оғоз гардидани лоиҳаҳои нав аз 70 адад иборат мебошад, ки маблағи умумии онҳо 31,8 млрд. сомониро ташкил медиҳад [6].

Тибқи маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ раванди ислоҳот ва тадбирҳои андешидар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ дар соли 2019 имкон дод, ки 5 созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расонида шавад. Мачмӯан дар доираи созишномаҳои сармоягузории номбаршуда 7 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд ва барои амалигардонии онҳо наздики 200 млн. доллар сармояи ватанию хориҷӣ ҷалб карда мешавад.

Мавриди зикр аст, ки дар соли 2019 бо мақсади баланд бардоштани малакаи қасбии соҳибкорон, дастгирии ташабbusҳои соҳибкорони навтаъсис ва ҷавонон, ҳавасмандгардонии истеҳсолқунандагон, содироткунандагон ва ҷорӣ намудани усулҳои нави пешбуруди соҳибкорӣ, ҷиҳати ташкил ва роҳандозӣ намудани фаъолияти муассисаи давлатии «Ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон» ва марказҳои хизматрасонии он дар шаҳрҳои Душанбе, Боҳтар, Қӯлоб, Ҳуҷанд ва Ҳоруғ тадбирҳои зарурӣ ба анҷом расонида шудаанд.

Бояд зикр кард, ки тибқи ҳадафҳои пешбинишуда муассисаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани савияи донишҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иқтисодии соҳибкорон, расонидани қӯмак барои таҳияи лоиҳаҳои тиҷоратӣ ва дарёфти роҳҳои татбиқи онҳо, баҳусус, ба субъектҳои соҳибкории навтаъсис ва ҷалби ҷавонон ба фаъолияти соҳибкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ки дар як вақт вазифаи маркази таълимии соҳибкоронро иҷро мекунад, таъсис дода шудааст.

Мутаасифона фаъолияти муассисаи мазкур то ҳол назаррас набуда, дар ҳолати ибтидой қарор дорад. Аз ҷониби дигар, Агентии рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва бақайдигирии маҳсусгардонидашуда, ҳамчун соҳтори Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок буда, танзиму назорати давлатиро аз рӯи муносибатҳое, ки дар бозори қоғазҳои қиматнок ба амал меоянд, иҷро менамояд. Агентии мазкур бояд:

- самтҳои асосии рушди бозори қоғазҳои қиматнокро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуда, фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба танзими бозори қоғазҳои қиматнок ҳамоҳанг созад;
- ҳуқуқу манфиатҳои қонунии саҳмдорон ва ҳимояи самараноки сармоягузорон ва эмитентҳоро бо ташкили системаи назорат дар бозори қоғазҳои қиматнок таъмин намояд;
- муносибатҳоро дар ҷараёни барориши гардиши қоғазҳои қиматнок, ки дар бозори қоғазҳои қиматнок аз ҷониби субъектҳои бозори қоғазҳои қиматнок ба амал меоянд, танзим намояд;
- ваколатҳои дигари танзими давлатии муносибатҳои дар бозори қоғазҳои қиматнок гузошташударо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намояд.

Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон ва гузаштан ба иқтисоди бозорӣ корхонаву ширкатҳо дар шаклҳои гуногуни моликият рӯи кор омаданд ва таъсиси ҷамъиятҳои саҳҳомӣ зарурати фаъолгардонии бозори қоғазҳои қиматнокро пеш овард.

Вале бинобар воқеан мавҷуд набудани бозори қоғазҳои қимматнок дар мамлакат ин механизми ҷалби сармоя то ҳол фаъол намебошад

Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди бозори молиявӣ, аз ҷумла бозори қоғазҳои қиматнок, ки иқтисодиёти миллӣ ба он ниёзи хосса дорад,

аҳамияти аввалиндарача зохир намуда, доир ба ташаккулёбии тадриции он чораҳои зарурӣ андешида истодааст.

Бояд қайд кард, ки барои ташаккулёбии бозори қоғазҳои қимматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути заминаҳои меъёрии ҳукуқӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Мутаасифона фаъолияти пурсамари бозори фондӣ то ҳол роҳандозӣ нагардидид.

Таъсис додани инфрасоҳтори бозори қоғазҳои қимматнок, аз ҷумла ба роҳ мондани фаъолияти институтҳои он ва дар ин замине баланд бардоштани масъулияти иштирокчиёни касбии бозори қоғазҳои қимматнок, аз ҷумлаи масъалаҳои асосии рушди ин самти муҳими сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад.

Тавре маълум аст, мавҷуд будани инфрасоҳтори бозори қоғазҳои қимматнок яке аз масъалаҳои калидии фаъолияти мунтазами бозори такрории қоғазҳои қимматнок дар ҷумҳури ба ҳисоб меравад.

Дар ин раванд ширкатҳое, ки бо фаъолияти миёнаравӣ, фаъолияти депозитарӣ ва нигоҳдорандагони феҳристи ҷамъиятҳои саҳомӣ машғул мебошанд, таъсис ёфтанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки то имрӯз миқдори умумии иштирокчиёни касбии бозори қоғазҳои қимматнок 17 ададро ташкил медиҳад. Аз ҷумла:

- 11 ширкатҳо бо фаъолияти миёнаравӣ (брокерию дилерӣ);
- 4 ширкат бо пешбурди феҳристи саҳмдорони ҷамъиятҳои саҳомӣ ва 2 ширкат бо фаъолияти (маҳфуздорӣ) депозитарӣ машғул мебошанд.

Дар маҷмӯъ, ҳолати имрӯзаи инкишофи бозори фондӣ барои рушди инфрасоҳтор ва бар ин васила тақвият бахшидани фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ мусоидат намекунад.

Бо ин мақсад ҷиҳати рушди бозори фондӣ таъсис додани инфрасоҳтори бозори қоғазҳои қимматнок яке аз масъалаҳои муҳими фаъолияти мунтазами бозори такрории қоғазҳои қимматнок ба ҳисоб меравад.

Ҳамзамон бо ин таъсиси технопаркҳо ва бизнес-инкубаторҳо омили дигари муҳими рушди соҳибкории истеҳсолӣ мебошад. Аммо айни замин таъсиси чунин соҳторҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. Яъне ҳамbastagии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва корхонаҳои саноатӣ таъмин намебошад.

Дар марҳалайи муосири инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон номувофиқатӣ миёни таъмини талаботи рушди соҳибкории истеҳсолӣ бо кадрҳои баландиҳтисос ва миқёсу суръати омодасозии кадрҳои мазкур ҷой дорад. Мушкилоти асосӣ дар ин самти дараҷаи пасти салоҳиятнокии касбӣ ва донишҳои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Бинобар ин, дар раванди омодасозии мутахассисоне, ки дорои сатҳи зарурӣ донишҳои назариявӣ, маҳорату малакаи амалӣ бошанд, қафомониҳои ҷиддӣ мавҷуданд. Аз ҷумла, таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯён дар корхонаҳои саноатӣ ба таври самаранок ташкил нашудааст, ки дар натиҷа аксар хатмкунандагон пас аз таъмин шудан бо ҷойи кор ба таври иловагӣ касби худро дар ҷойи кор аз худ менамоянд.

Мавҷуд набудани стандартҳои касбӣ дар самти омодасозии кадрҳои соҳаи идоракунӣ, сатҳи пасти сифати таҳсилот, номувофиқатӣ бо талаботи бозори меҳнат, мавҷуд набудани комплексҳои таълимӣ-методии насли нав, норасонии лабораторияҳои муосир ва марказҳои рушди касбият зарурати омодасозии мутахассисонро дар самти инкишофи фаъолияти инноватсионӣ тавассути таҳияи барномаҳои маҳсуси таҳсилотӣ ва маводи таълимӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот рӯзмарра ва мубрам мегардонанд. Аксар хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ватанӣ донишҳои рӯяқӣ мегиранд ва онҳое, ки дониши амиқи назариявӣ доранд, аксар маврид дар амалия татбиқ карда наметавонанд. Чунин

номувофиқатй бо оғози амалисозии лоиҳаҳои нави саноатикуонии босуръат дар мамлакат, ташкили корхонаҳои нави саноатй ва бозсозии корхонаҳои мавҷуда, ки ба тавсееи истеҳсолот дар мамлакат мусоидат менамояд, боз ҳам бештар густариш меёбад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноилгардӣ ба мақсадҳо ва вазифаҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, аз ҷумла инкишофи индустрialiю инноватсионии иқтисодиёти мамлакат, инчунин амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ «Саноатикуонии босуръат» масоили ташаккули салоҳиятнокии устувори касбии кадрҳои соҳаи идоракунӣ мубрам ва рӯзмарра мегарданд.

Мавриди зикр аст, ки инфрасоҳтори амалкунандаи соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қадри кофӣ функсияҳои хешро дар самти қонеъсозии субъектҳо ба хизматрасониҳои инфрасоҳторӣ иҷро намекунад.

Ҳамин тавр, мушкилоту муаммоҳои зимни таҳқиқ муйян гардида, имкон медиҳад, ки ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафҳои гузошташуда, самтҳои стратегии такмили механизми рушди инфрасоҳтори соҳибкории истеҳсолӣ мушахҳас карда шаванд.

## АДАБИЁТ

1. Абуқадыров Х. А. Макроэкономические аспекты развития рыночной инфраструктуры в трансформационной экономике Республики Таджикистан//VIII - международная научная конференция молодёжи. Переяслав-Хмельницкий. – Киев. 2013. – С. 25-27;
2. Абуқадыров Х. А. Проблемы развития инфраструктуры предпринимательства в Республике Таджикистан. //Материалы научно-теоретической конференции молодых ученых. Издат. «Нури маърифат», - Ҳуджанд. 2002. – С. 18-23;
3. Байматов А.А., Хошимов Х.Х. Инфраструктурный фактор устойчивого социально-экономического развития региона//Вестник Таджикского гос-ударственного университета права, бизнеса и политики. -Ҳуджанд: «Ношир», 2016. -№ 2 (49). - С.40-48;
4. Гаврилов А.И. Производственное предпринимательство и услуги в экономике региона: монография/ А.И. Гаврилов, А.Н. Куликов, П.П. Мирошкин. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. – 372 с;
5. Сомонаи асосии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Омори сармоягузории хориҷӣ. [Маъхази электронӣ] <https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html> (Accessed 24 February, 2020)
6. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. С. 223-224.
7. Сомонаи Интернет-портали миллии инноватсионӣ. <https://www.innovation.tj/documents/menu/tj/perechent.pdf>. (Accessed 16 January, 2011)
8. Таҳқиқоти Бонки Умуничаҳонӣ: Пешбурди соҳибкорӣ дар солҳои 2014-2020 - [Маъхази электронӣ]- URL: <http://gtmarket.ru/news/state/2010/11/05/2720>
9. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2018с. <http://www.prezident.tj>
10. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Сарҷашмаи электронӣ]: [http://www.prezident.tj / node/10585](http://www.prezident.tj/node/10585) (Accessed 20 January, 2016)

**Негматов Дж.С.**

## **ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ КИНОРЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

В статье исследованы вопросы формирования механизма управления развитием организаций кинорынка, выявлены происходящие изменения, на сегментах кинопроката и кинопоказа, рассмотрены меры по совершенствованию схем взаимодействий между субъектами данного рынка. Предложены методы и инструменты формирования механизма управления развитием организаций, осуществлено группировка факторов, учет которых необходим при функционировании механизма управления и разработке стратегии развития с целью повышения устойчивости и эффективности функционирования организаций кинорынка и их конкурентоспособность в условиях Республики Таджикистан

**Ключевые слова:** формирования, функционирования, механизм, управления, развития, организаций кинорынка, методы, инструменты, устойчивость, эффективность, стратегия развития

**Негматов Ч.С.**

## **ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ РУШДИ ИДОРАКУНИИ ТАШКИЛОТҲО ДАР БОЗОРИ СИНАМОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар мақола ташаккули механизми идоракунии рушди бозори синамо дида баромада шуда, тафйиротро дар баҳшҳои тақсимотӣ ва намоиши филмҳо баррасӣ шуда, тадбирҳои такмил додани схемаҳои ҳамкорӣ байнӣ субъектҳои ин бозор пешниҳод гардидааст. Усул ва воситаҳои ташкили механизми идоракунии рушди ташкилотҳо пешниҳод карда шуда, гурӯҳбандии омилҳое, ки ҳангоми амалисозии механизми идоракунӣ ва стратегияи рушд зарур аст бо мақсади баланд бардоштани устуворӣ ва самарарабахшии фаъолияти ташкилотҳои бозори синамо ва рақобатпазирии онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст

Вожаҳои калидӣ: ташаккул, фаъолият, механизим, идора, рушд, ташкили бозори синамо, усулҳо, инструменҳо, босуботӣ, муассирӣ, стратегияи рушд

**Negmatov J.S.**

## **FORMATION OF A MECHANISM FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF FILM MARKET ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article explores the formation of a mechanism for managing the development of film market organizations, identifies ongoing changes in the segments of film distribution and film screening, discusses measures to improve patterns of interactions between actors of this market. Methods and tools of forming a mechanism for managing the development of organizations are proposed, a grouping of factors is carried out, the consideration of which is necessary when the management mechanism is functioning and a development strategy is developed with the aim of increasing the stability and efficiency of functioning of film market organizations and their competitiveness in the Republic of Tajikistan

**Key words:** formation, functioning, mechanism, management, development, organization of the film market, methods, tools, stability, efficiency, development strategy

В современных условиях формирование механизма управления развитием организаций кинорынка возможно только по результатам сравнительного анализа этапов их развития, а также выявленных особенностей и факторов, характеризующие современное состояние кинорынка и его важнейших сегментов - кинопрокат и кинопоказ в структуре рынка услуг.

В Республике Таджикистан развитие отечественных организаций кинорынка в основном началось в начале XXI века. При этом в стране кинопоказ считался обособленной сегментом кинорынка и распределение полученных финансовых средств проката выглядела -50 на 50, то есть 50,0% от валовых сборов получал кинотеатр, как по опыту России [2].

Важно заметить, что мировой финансово-экономический кризис 2008/2009 годы оказал негативное воздействие на все сферы кинорынка республики и эффективность функционирования его организаций. Произошли следующие изменения, отразившиеся на сегментах кинопроката и кинопоказа кинорынка:

- снизились объемы производства фильмов, как финансировавшийся за счет республиканского бюджета, так и частным сектором (инвесторам);
- ускорился процесс реструктуризации отрасли за счет укрупнения субъектов сегментов кинопроизводства и кинопроката;
- замедлился рост кинорынка, наметился переход от экстенсивных методов развития киносетей к интенсивным методам развития, прежде всего, за счет модернизации и переоснащения за счет внедрении цифровых технологий в функционирующих кинотеатрах страны.

В настоящее время в Республике Таджикистан развитие кинорынка и его основных сегментов кинопроката и кинопоказа осуществляется на основе общей концепции кинобизнеса в сфере «Таджикфильм» и «Таджиккино». При этом мы допускаем зависимость кинопроката в Республике Таджикистан от зарубежных операторов, а также считаем важным в сегменте кинопоказа функционирования коммерческих киносетей, независимых кинотеатров, государственных кинотеатров [3].

Перспективы развития организаций кинорынка зависят от совершенствования схем взаимодействий между субъектами данного рынка, особенно в сегменте кинопроката.

Важно заметить, что каждая организация кинопроката, занимает свою нишу на кинорынке, учитывая предпочтения конкретных аудиторий кинозрителей. Поэтому существует потребность в разработке и внедрении организационно-управленческих мер, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости функционирования организаций кинопроката и кинопоказа при реализации механизма управления их организационным развитием. На основе этого необходимо определить основные подходы к формированию механизма управления организационным развитием организаций кинорынка. Здесь важно поддержать позицию академика Л.И. Абалкина, относительно «хозяйственного механизма» на основе выделения формы организации общественного, а также оборота средств производства, финансово-кредитных отношений» [1]. Кроме того Л.И.Абалкин считает, что механизм включает «формы и методы планирования и хозяйственного руководства, в составе которых одновременно с экономическими могут быть выделены также правовые и социально-психологические формы и методы; совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производство и участников хозяйственной деятельности, с помощью которых обеспечивается согласование и стимулирование хозяйственной деятельности» [1].

Ряд авторов Л. Гурвиц, Р. Майерсон и Э. Маскин, получившие в 2007 году Нобелевскую премию по экономике за вклад в теорию экономических механизмов выделяют: «понятие «экономического механизма» и считают, что информированность участников рыночной системы не позволяет использовать без корректировок теорию конкурентного рынка, то есть определять равновесные цены и приводить рынок в равновесное состояние» [4].

Поддерживая позицию С. Измалкова, К.Сонина и М.Юдкевича считаем, что для формирования механизма управления организационным развитием организаций кинорынка необходимо использовать функциональные подходы к определению категории экономического механизма [5]. Ключевая роль принадлежит экономическому анализу и диагностике, оценки взаимодействий организаций, а также проведении мониторинга и оценку внешних воздействий на систему управления с целью оценку эффективности ее функционирования в новых условиях.

При этом в структуре механизма управления организационным развитием организаций кинорынка необходимо выделить: субъект и объект управления организационным развитием; цели и задачи развития организаций; критерии эффективности управления; ресурсы, методы и инструменты управления механизма управления организационным развитием организаций кинорынка и его основных сегментов - кинопоказа и кинопроката.

Рассматривая сформированный механизм управления организационным развитием организаций выделяем, принципы формирования данного механизма (таблица 1).

**Таблица 1**  
**Основные принципы формирования механизма управления организационным развитием на кинорынке**

| №<br>пп | Принципы                | Описание принципа   |
|---------|-------------------------|---|
| 1.      | Надёжность механизма    | Определяется непрерывностью его функционирования и последовательностью управленаческой деятельности, обеспечивающей развитие, что является необходимым условием для выполнения мероприятий по развитию в установленные сроки и учетом выделенных ресурсов. Для оценки качества функционирования механизма управления организационным развитием рекомендуется осуществлять оценку уровня выполнения всех плановых заданий и соблюдение утвержденных нормативов, минимизацию отклонений при осуществлении выбранной стратегии развития. |
| 2.      | Гибкость механизма      | Характеризует возможность изменять критерии и функции управления организационным развитием в процессе регулирования состояния организации, менять регламенты, развивать отношения, создавать новые связи, не нарушая упорядоченности отношений.   |
| 3.      | Оперативность механизма | Характеризует своевременность выявления управленаческих проблем и принятия решений о совершенствовании бизнес-процессов, что обеспечивает максимальное достижение поставленных целей при сохранении   |

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | устойчивости налаженных производственных и обслуживающих бизнес-процессов.   |
| 4. | Адаптивность механизма   | Определяется как отношение показателя числа выполненных целевых функций к общему числу установленных целей и характеризует способность адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.   |
| 5. | Продуктивность механизма | Определяется как соотношения количества оказанных основных и дополнительных услуг или полученных объёмов выручки (кассовых сборов) и затрат на разработку и реализацию мероприятий по развитию.  |
| 6. | Экономичность механизма  | Определяется как соотношение полученных результатов и затрат на его формирование и функционирование. Для оценки показателя экономичности могут использоваться такие показатели, как: удельный вес затрат на мероприятия по развитию (проекты) к общей величине затрат, удельный вес работников, занимающихся внедрением изменений к численности административно-управленческого персонала, доля себестоимости услуги к общей стоимости услуги для конечного потребителя. |
| 7. | Саморегулирование        | Предполагает выполнение основных функций по взаимодействию с другими субъектами сферы кинорынка в целом для регулирования взаимоотношений посредством разработки и установления стандартов, правил деятельности организаций, а также обеспечение действенного контроля за соблюдением требований, предъявляемых к устанавливаемым стандартам и правилам.   |

Источник: составлено на основе: Алейченко Е.Д. Формирование механизма управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа: дис...канд. экон. наук:08.00.05/ Екатерина Дмитриевна Алейченко. -СПб., 2016. -173с.; Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов //Вопросы экономики. 2008, № 1, с. 4-26

Поддерживая различных ученых в качестве методов формирования механизма управления развитием организаций кинорынка в различных сегментах, считаем целесообразным использование методов системного анализа, сравнения и группировок, экстраполяции и прогнозирования.

Эффективное функционирование механизма управления организационным развитием требует соответствия системы управления организаций кинорынка и её организационной структуры стратегии развития. Прежде всего, должен быть обеспечена соответствие численного состава работников объёму и сложности работ, полноте обеспечения требуемой информацией, обеспеченности бизнес-процессов ресурсами. Исходя из этого, рекомендуем использовать следующие инструменты механизма управления организационным развитием организаций в условиях развития рыночных отношений:

1. Анализ и диагностика состояния внутренней и внешней среды организаций кинорынка и его сегментов;
2. Определение долгосрочных целей и конкурентных преимуществ организаций кинорынка и его сегментов;
3. Диагностика существующих бизнес-процессов, выявление необходимости реинжиниринга этих процессов для достижения поставленных целей развития и наращивания конкурентных преимуществ организаций кинорынка и его сегментов;
4. Разработка направлений развития и выбора стратегии развития организаций кинорынка и его сегментов;
5. Реализация мероприятий по усилению конкурентных преимуществ и достижению стратегических целей развития организаций кинорынка и его сегментов.

В целом, в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости организаций кинорынка и его сегментов требуют обоснования основные направления развития, критерии их выбора и инструменты, обеспечивающие их реализацию, которые характеризуют действующий механизм организационного развития.

Обычно в качестве инструментов, используемых для оценки эффективности механизма управления развитием организаций кинорынка, рекомендуется использовать комплекс показателей, характеризующие эффективность управления и качества функционирования механизма управления организационным развитием.

Показатель эффективности управления организационным развитием, рассчитывается как соотношение конечных результатов деятельности организации и затрат на управление развитием. Целесообразно здесь рассматривать такие показатели: «объем оказываемых услуг, объем кассовых сборов, прибыль, себестоимость, объём капитальных вложений, качество услуг, сроки внедрения новой техники и другие».

Показатели качества функционирования механизма управления организационным развитием, характеризуют содержание и организацию процесса управления организационным развитием, на основе полученных результатов и затратов управленческого труда, оценивающих качество бизнес-процессов. При определении затраты на управление развитием необходимо учитывать затраты на программное обеспечение, информационные контент, текущие расходы на содержание административно-управленческого персонала, затраты подготовку и переподготовку кадров, на эксплуатацию технических средств, содержание зданий и помещений и др.

Важно заметить, что основной функцией механизма управления развитием является диагностика факторов, по результатам, которого определяются перспективные направления развития организаций кинорынка. Группировка факторов, учет которых необходим при функционировании механизма управления организационным развитием и разработке стратегии развития приведена в таблице 2.

**Таблица 2**  
**Группировка факторов, влияющих на формирование стратегии развития организаций кинорынка**

| Группа факторов и характер их влияния на организацию кинорынка               | Наименование факторов   |
|--|---|
| <b>1. Технологические факторы</b>  |   |
| Внутренние факторы -определяют конкретные преимущества организаций кинорынка | 1.1. Уровень износа оборудования.<br>1.2. Потенциал повышения эффективности использования оборудования.<br>1.3. Необходимость обновления основных фондов.<br>1.4. Обеспечение качества и комфортности |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>кинопоказа.</p> <p>1.5. Возможности наращивания мощности.</p> <p>1.6. Возможности и риски развития сетевой инфраструктуры.</p>  |
| Внешние- влияют на характер использования ресурсов организаций кинорынка   | <p>1.7. Общие тенденции к обновлению технологий в отрасли и повышению уровня автоматизации процессов.</p> <p>1.8. Появление и развитие новых технологий, устройств и материалов, потенциально применимых для оказания кино услуг.</p> <p>1.9. Развитие альтернативных форм представления контента.</p>   |
| <b>2. Рыночные факторы</b>   |  |
| Факторы, характеризующие структуру рынка - оказывают прямое воздействие на выбор форм и оценку приоритетов развития                              | <p>2.1. Изменение условий функционирования и структуры рынка, развитие новых и смежных рынков.</p> <p>2.2. Усиление позиций сетевых операторов.</p> <p>2.3. Централизация и концентрация прокатной деятельности, усиление конкуренции между основными прокатными организациями.</p>  |
| Факторы, характеризующие поведение потребителей - оказывают прямое воздействие на выбор форм и оценку приоритетов развития организаций кинорынка | <p>2.4. Повышение требований к качеству основных и сопутствующих услуг.</p> <p>2.5. Ожидание снижения ценовых параметров услуг.</p> <p>2.6. Новые требования к системе взаимодействия и коммуникации.</p> <p>2.7. Возможность использовать ресурс брендов организаций кинорынка для продвижения фильмов.</p> <p>2.8. Исследование потребностей населения в кино услугах.</p> |
| <b>3. Экономико-правовые факторы</b>   |  |
| Экономические факторы- оказывают прямое и косвенное воздействие на выбор форм и оценку приоритетов развития организаций кинорынка                | <p>3.1. Экономическая нестабильность.</p> <p>3.2. Возможность развития новых механизмов финансирования субъектов кинематографии.</p> <p>3.3. Экономическое регулирование развития сегментов кинорынка государством.</p> <p>3.4. Создание условий для контроля кассовых сборов.</p> <p>3.5. Стимулирование частных инвестиций в кинорынке</p>                                 |
| Правовые факторы - оказывают прямое и косвенное воздействие на выбор форм и оценку приоритетов развития организаций кинорынка.                   | <p>3.6. Защита интеллектуальной собственности.</p> <p>3.7. Регулирование отношений в сфере авторского права и смежных прав.</p> <p>3.8. Правовое регулирование совместного производства теле- и кинофильмов.</p>   |

Источник: предложено автором на основе: Алейченко Е.Д. Формирование механизма управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа: дис...канд. экон. наук:08.00.05/ Екатерина Дмитриевна Алейченко. -СПб., 2016. -173с.; Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов //Вопросы экономики. 2008, № 1, с. 4-26

В целом, для формирования стратегии развития организаций кинорынка проводится мониторинг по выделенным группам факторов (таблица 3.2) и оцениваются критерии и пересматриваются приоритеты развития организаций кинорынка. При этом важным считается исследование тенденций развития кинорынка и его структуру. Именно результаты этих исследования для формирования механизма управления организационным развитием организаций кинорынка. С другой стороны оценивая характер воздействия указанных выше факторов на процессы развития конкретных организаций кинорынка необходимо в составе механизма управления организационным развитием реализовать использование следующих инструментов развития:

1. Маркетинговых - обеспечивающих мониторинг кинорынка, выявление факторов формирования рыночной конъюнктуры и адаптивное взаимодействие участников рыночных отношений;
2. Аналитико-координационных, направленных на анализ кинорынка и оптимизацию его структуры с учетом потребностей в кино услугах;
3. Инвестиционно-фандрайзинговых, включающих вариативные виды инвестирования и регулирование профессионально-квалификационной структуры; создание методик стоимостной оценки кинопродуктов; привлечение и аккумулирование средств из различных источников для финансирования конкретных программ, проектов; поддержку инициатив бизнеса по участию в повышении конкурентоспособности субъектов кинорынка;
4. Организационно-коммуникативных, направленных на формирование позитивного имиджа и приверженности потребителей кино услуг;
5. Сетевого взаимодействия, способствующего реализовать возможности укрупнения производства, концентрации имеющихся ресурсов и профессиональных кадров при создании вертикально-интегрированных структур на кинорынке.

Таким образом, разработка и внедрение принципов, методов, моделей и инструментов в составе механизма управления организационным развитием организаций кинорынка в целом, и в сегменте кинопоказа и кинопроката позволит повысить устойчивость функционирования организаций кинорынка и их конкурентоспособность в условиях Республики Таджикистан, ее областей, городов и районов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Абалкин Л. К вопросу о хозяйственном механизме социалистического общества. // Вопросы экономики. 1973. № 4. С. 27-37
2. Алейченко Е.Д. Формирование механизма управления развитием организаций кинопроката и кинопоказа: дис...канд. экон. наук:08.00.05/ Екатерина Дмитриевна Алейченко. -СПб., 2016. -173с.
3. Бурдин А. Российские киносети. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.lysyegory.ru/life/2014-06-15/rossiiskie-kinoseti.html> (дата обращения:19.05.2020г.).
4. Измалков С. Б., Сонин К. И., Юдкевич М. М. Теория экономических механизмов [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://institutiones.com/general/260--2007-2-.html> (дата обращения: 17.05.2020г.)
5. Измалков С., Сонин К., Юдкевич М. Теория экономических механизмов //Вопросы экономики. 2008, № 1, С. 4-26
6. Эмих П.В. Национальный кинематограф как основное направление государственной культурной политики в сфере услуг // Вестник Российской академии естественных наук. № 2(19). 2015. - С. 112-114.

**Нидоев П.Ф., Шохназари Х.Г.**

## **ТАЪСИРИ ТАНЗИМИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ГУМРУКӢ ДАР ДАСТГИРӢ ВА ҲИМОЯИИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар макола роҳҳои муҳимтарини дастгирӣ ва ҳимояи соҳибкории истеҳсолӣ ва саҳми он дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондода шудааст, ки дар инҷо висатай таъсири танзими хизматрасониҳои гумrukӣ барои соҳибкории истеҳсолӣ муайян гардидааст. Бо эҳтирофи саҳми калидии соҳибкории иситеҳсолӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити ноустувории вазъи иқтисодиёти ҷаҳон ва низоҳои бартаричӯи тиҷоратӣ байни кишварҳои иқтисодиёташон пурӯдрат ва танзими фаъолияти савдои хориҷӣ, моро водор месорзад, ки дастгирӣ ва ҳимояи соҳибкории истеҳсолии кишварро пурзур намуда, рушди иқтисодиёти кишваро аз таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти он ба воситаи танзими хизматрасониҳои гумrukӣ таъмин намоем.

**Вожаҳои калидӣ:** таъсири танзими гумrukӣ, хизматрасониҳои гумrukӣ, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, ҳимояи соҳибкории истеҳсолӣ, вазифаи протексиониз ва фискалии мақомоти гумruk боҷҳои хоси гумrukӣ, меъёри боҷи гумrukӣ, эскалатсияи боҷи гумrukӣ, қурби асьор, имтиёзҳои тарифӣ

**Нидоев П.Ф., Шохназари Х.Г.**

## **ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА**

В данной статье рассмотрены важнейшие пути поддержки и защиты производственных предпринимателей и их роль в развитии национальной экономики Республики Таджикистан, где определено механизм воздействия режимов таможенных услуг на производственных предпринимателей. Признавая огромную роль производственного предпринимательства в экономику Таджикистан в нынешнюю нестабильной экономическую положению мира и торговых конфликтов между странами, имеющие развитые экономики и регулирование международной торговой деятельности заставляет нас всячески усилить поддержку и защиту производственного предпринимательства страны и обеспечить постоянную прирост экономики страны посредством регулирования таможенных услуг.

**Ключевые слова:** Влияние таможенного регулирования, таможенных услуг, поддержки производственного предпринимательства, защиты производственного предпринимательства, защиты и фискальных функций таможенных органов, конкретных таможенных пошлин, ставок таможенных пошлин, повышения таможенных пошлин, курсов валют, тарифных преференций.

**Nidoev P.F. Shohnazari Kh.G.**

## **EFFECT OF REGULATION OF CUSTOMS SERVICES IN SUPPORT AND PROTECTION OF PRODUCTION ENTREPRENEURSHIP OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article outlines the most important ways to support and protect manufacturing businesses and their contribution to the development of the national economy of the Republic of Tajikistan, and identifies the impact of the regulation of customs services on manufacturing

entrepreneurship. Recognizing the key contribution of manufacturing to Tajikistan's economy in the face of global economic instability and prevailing trade disputes between powerful economies and the regulation of foreign trade, we are urged to strengthen support and protection of the country's manufacturing business and protect the country's economy from potential risks. provide for its economy through the regulation of customs services.

**Key words:** Influence of customs regulation, customs services, production business, support of production business, protection and fiscal functions of customs bodies specific customs duties, customs duty rates, customs duty escalation, exchange rate, tariff preferences.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷаҳон, дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. [1.C.1]

Яке аз сарчашмаи муҳимтарини рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон ва оянда аз рушди соҳибкории истеҳсолии дар шароити муосири иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёби мегардат, ки соҳибкории истеҳсоли ба таъмини бозорҳои дохилӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, воридоти асьори ҳорриҷӣ ба қишвар ва рушди иқтидори содиротии қишвар инҷунин таъмини иҷроиши бо сифати қисми даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби пардохтҳои андозию гумrukӣ саҳми бо сазое дорад.

Бо эҳтирофи саҳми муҳаррики қалидии соҳибкории иситеҳсолӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити ноустувории вазъи иқтисодиёти ҷаҳон ва низоҳои бартаричӯи тиҷоратӣ байни қишварҳои иқтисодиёташон пурӯдрат ва танзими фаъолияти савдои ҳорриҷӣ, моро водор месорзад, ки дастигирӣ ва ҳимояи соҳибкории истеҳсолии қишварро пурзур намуда, рушди иқтисодиёти мамлакатро аз таъсири ҳавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисодиёти он ба воситаи танзими хизматрасониҳои гумrukӣ таъмин намоем.

Зеро вазъи имruzoi ҷаҳони муосир дар рақобати иқтисодӣ салоҳияти мақомотҳои давлатиро дар ҳимояи иқтисодиёти қишвар тақозо дорад, ки мақомоти гумruk ин худ ҳомии иқтисодиёти ватан буда, ба воситаи танзими дурусти гумrukӣ ва нақшин дар таъмини амнияти иқтисодии ҳар як қишвар вазифаҳои муҳимро бояд иҷро намоянд, ки мақомоти гумruki Ҷумҳурии Тоҷикистон чун дигар соҳтори ҳифзи ҳуқук баҳри таъмини иҷрои як қисми дарomadi буҷети давлатӣ ҳивзи амнияти иқтисодӣ мубориза бар зидди гардиши гайриқонуни маводи нашаовар ва прекурсорҳои онҳо, гузаронидан ва таҳлили ҳавҳои коррупсионӣ, пешгирии воридоти адабиётҳои ифротгароиву маводҳои террористӣ, танзми тиҷорати ҳорриҷӣ ва пешгирий аз содироти осори арзишманди таърихиву фарҳангӣ ва дигар молҳои аз сарҳади гумrukii Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшаванд саҳми босазое дорад.


Бинобар ин дастгирии ва ҳавасмандии ин соҳтори давлатии ҳамқадами Истиқлолияти давлатӣ зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати қишвар қарор дорад. Зеро шароити имрӯзаи иқтисодиёти ҷаҳон ва вазъи геополитикии он барои беҳтар намудани вазъи соҳаҳои иқтисоди миллий доир ба истифодаи самараноки захираю иқтидорҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии қишвар, пешбури сиёсати самараноки молия ва қарз риояи қатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ таъмини амнияти озуқаворӣ, ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва тақвияти иқтидорҳои содиротии қишвар идомаи фаъолияти пурмасули касбиро дар воҳидҳои соҳтории мақомоти гумruk тақозо менамояд. [2.C.3]

Танзими хизматрасониҳои гумrukӣ дар дастгирий ва ҳимояи соҳибкории истеҳсолӣ бояд вазифаҳои худро ба натиҷаҳои назарас тибқи ҳадафҳои Стратегии қишвар ба роҳ монад.

**Дастгирии соҳибкории истеҳсолиро** мақомоти гумрук ба воситай муқаррар намудани имтиёзҳои тарифӣ амали менамояд, ки таҳти мағҳуми имтиёзҳои тарифӣ чунин имтиёзе фаҳмида мешавад ки ҳангоми татбиқи сиёсати тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби яктарафа шартҳои муносибатҳои мутақобила ё нисбати моли аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшаванд, баргардонидани бочи қаблан пардохташуда, озод кардан аз пардохти бочи гумрукӣ, кам кардани меъёри бочи гумрукӣ, муқаррар намудани квотаҳои тарифӣ барои воридоти (садироти) имтиёзномки мол пешниҳод карда мешавад.

### Нақшай -1

Танзими хизматрасониҳои гумрукӣ нақши худро дар иҷроиши вазифаҳои зерин ҳал менамояд:



Имтиёзҳои тарифи мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. [3.С.264]

Бо мақсади дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва рушд додани истеҳсолоти доҳилӣ мутобиқи моддаи 345, Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 21, номгуи мол аз пардохтҳои гумрукӣ ва андози арзиши иловашуда бо Қарорҳои Ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуданд, ки инҳам аз дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва таваҷҷӯҳи давлат ба фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ гувоҳи медиҳад, ки дар ин ҷода нақши мақомоти гумрук ҳангоми муқаррар намудани номгуи молҳои аз имтиёзҳои гумруки бар хурдор гардида хело назарас мебошад.

Татбиқи имтиёзҳои тарифии гумрукую андозӣ нисбат ба молҳои воридотӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии барои самтҳои гуногун қабулнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда шудаанд, ки бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ равона гардидааст, ба тариқи зерин суратмегирад. (ниг.ба ҷадвалӣ-1). [4.С.33]

### Ҷадвалӣ-1

|    |  |
|----|--|
| 1. | Воридоти молҳо барои иншооти маҳсусан муҳими давлатӣ маблағи 249,4 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 552,9 млн, сомониро ташкил додааст;   |
| 2. | Воридоти молҳо барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории маъқулдонистаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи 174,0 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 382,0 млн, сомониро ташкил додааст;                  |
| 3. | Воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилии онҳо, ки маҷмууи ягонаи технологиро ташкил медиҳанд, маблағи 90,5 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 219,9 млн, сомониро ташкил додааст; |

|     |  |
|-----|--|
| 4.  | Воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ маблағи 21,4 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 46,4 млн, сомониро ташкил додааст;   |
| 5.  | Воридоти маводи доруворӣ ва таҷхизоти тиббӣ маблағи 7,2 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 15,5 млн, сомониро ташкил додааст;   |
| 6.  | Воридоти молҳо барои корхонаҳои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ машгуланд маблағи 13,9 млн, доллари ИМА ва пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 29,5 млн, сомониро ташкил додааст;  |
| 7.  | Воридоти молҳо, ки дар асоси моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018" аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумrukӣ озод карда шудаанд маблағи 226,2 млн, доллари ИМА ва пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 243,7 млн, сомониро ташкил додааст; |
| 8.  | Воридоти технологияву таҷхизот ва мавод барои таъминоти соҳаи парандапарварӣ маблағи 18,0 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 38,9 млн, сомониро ташкил додааст.   |
| 9.  | Воридоти автомашинаҳои нав ба маблағи 55,8 млн, доллари ИМА ва маблағи пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 87,1 млн, сомониро ташкил додааст;  |
| 10. | Воридоти таҷхизоту техника ва маводи соҳтмонии иншооти сайёҳӣ маблағи 3,5 млн, доллари ИМА ва пардохтҳои гумрукии озодкардашудаи он 8,2 млн, сомониро ташкил додааст ва файраҳо.   |

Бояд дарҷ намуд, ки баҳри рушди истеҳсоли мол дар дохили кишвар, дастгирии истеҳсолкунандағони ватанӣ ва пешгирии воридоти моли пастсифат ва воситаҳои нақлиёти пеш дар истифодабуда, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағиyrу иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти №1511 ва «Дар бораи ворид намудани тағиyrу илова ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти №1512 аз 21 февраля соли 2018 қабул гардид, ки тибқи он воридоти молҳои зерин аз супоридани пардохтҳои гумrukӣ озод карда шудаанд. .(ниг.ба ҷадвалӣ-2). .[4.C.34]

## Ҷадвалӣ 2

|    |   |
|----|---|
| 1. | Воридоти таҷхизоти истеҳсолию технологӣ ва маҳсулоти такмилӣ (комплектии) онҳо, ки маҷмӯӣ ягоаро ташкил медиҳанд, аз ҷумла дар асоси шартҳои иҷорай молиявӣ (лизинг) барои ташаккул ё пурра кардани фонди (сармояи) оинномавии корхонаҳо ё азnavтаҷхизонии техникии истеҳсолоти амалкунанда, ба шарте ки ин молу мулк мустақиман дар истеҳсоли молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ мутобиқи ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода шуда, ба категорияи молҳои зераксизӣ мансуб набошад; |
| 2. | Воридоти таҷхизоту техника ва маводи соҳтмонии иншооти сайёҳӣ (аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои табобатӣ, марказҳои сайёҳӣ ва дигар иншооти сайёҳӣ);  |
| 3. | Воридоти ашё (furнитура) барои истеҳсоли либоси мактабӣ ба корхонаҳои дӯзандагие, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд;  |
| 4. | Воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд;  |


|    |  |
|----|--|
| 5. | Воридоти маводу лавозимот барои истеҳсоли доруворӣ, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд;   |
| 6. | Воридоти технологияҳои навтарин барои корхонаҳои дорусозӣ ва таҷҳизоти ҳозиразамони ташхису табобат;   |
| 7. | Воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод барои таъминоти соҳаи парандапарварӣ ва (ё) ҳангоми ворид намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худи корхонаҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи парандада ва чорво; |
| 8. | Воридоти автомашинаҳои нав (аз санаи барориш 1 (як) сол нагузашта, масофаи тайнамудаашон то 10 (даҳ) ҳазор километр бошад) бо мавқеи молии 8702, 8703, 8704 ва 8705, пардохтҳои гумrukӣ - 50 фоиз.   |

Бояд қайд намуд, ки барои дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсоли дар кишвар шароитҳои мусоид фаровҳам гардида ва дастгирий аз ҷониби мақомоти гуумрук ҳангоми хизматрасонизҳои гумrukӣ дар вақти интиқоли мол тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тадриҷ идома мейбад.

**Ҳимояи соҳибкории истеҳсолиро** мақомоти гумruk ҳангоми танзими хизматрасониҳои гумrukӣ дар вақти интиқоли мол ба воситаи сарҳади гумrukӣ ба воситаи вазифаи протексионстӣ таъмин менамояд, ки он ба ҳивзи манфиатҳои мол истеҳсолкунандагонӣ ватани аз рақобати ногуори хориҷӣ, таъмин мегардат.

Мақомоти гумruk ҳангоми хизматрасониҳои худ бояд ба тариқи зерин манфиати иштирокчиёни фаъолияти савдои хориҷӣ ва шаҳрвандонро таъмин намояд. (ниг. ба нақшай-2)

## Нақшай-2.



Дар инҷо мо ба муарифии нақшай - 2, мегузарем, ки дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ва ҳимояи иқтисодиёти кишвар аз ҷониби мақомоти гумruk ба вазифаҳои танзими тарифи гумrukӣ ки он ба фискалӣ, протексионизм ва мувозинатӣ дар амалияи фаъолияти гумrukӣ нақши худро дар таъмини амнияти кишвар мегузорад, амалӣ карда мешавад. Дар мақола мо ба вазифаи протексионистии онро маврди бараси қарор додаем, ки он ба дастгирий ва ҳимояи соҳибкории истeҳсоли нигаронда шуда аст, ки нақши худро тавассути бочҳои хоси гумrukӣ амалӣ месозад.

Бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати моли воридотӣ бочҳои хоси гумrukӣ дар се намуд маҳсус, зиддиDEMНИНГӢ ва ҷубронӣ метавонанд муваққатан истифода бурда шаванд:

1. Боҷӣ маҳсус метавонанд ба сифати тадбири муҳофизатӣ, агар мол ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин микдор ё шартҳое ворид шавад, ки он тавонад ба истеҳсолқунандагони ватании моли шабеҳ ва ё моли бевосита рақобаткунанда зарар расонад ё таҳди迪 зарар расонидан намояд ва ё ҳамчун тадбири ҷавобӣ ба амалҳои табъизӣ (дискриминатсионӣ) ва амалҳои дигари баъзе қишварҳо ё итиҳодияҳои онҳо, ки манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистонро халалдор менамоянд, истифода бурда шаванд;

2. Боҷӣ зиддидемпингӣ дар сурати ворид намудани мол ба ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нарҳи нисбат ба нарҳи гумрукии миёнаи омории дар қишвари содиркунанда дар лаҳзай воридот ниҳоят пасттар, агар чунин воридот ба истеҳсолқунандагони дохилии моли шабеҳ зарари моддӣ расонад ё таҳди迪 зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба бештар истеҳсол намудани чунин мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамониат кунад, истифода бурда мешаванд;

3. Боҷҳои ҷубронӣ, ҳангоми ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани моле, ки ҳангоми истеҳсол ё содир кардани он бевосита ё бавосита аз субсидия истифода шудааст ва агар чунин воридот ба истеҳсолқунандагони ватании моли шабеҳ зарари моддӣ расонад ё таҳди迪 зарар расонидан намояд ё ба ташкил ва ё ба истеҳсоли бештари моли шабеҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мамониат кунад, истифода бурда мешаванд. [ЗС.261]


Ҳангоми ҷори намудани ин боҷҳои гумrukӣ давлат ба шарикони тиҷоратии бевиждононаи худ дар замони ҷангҳои иқтисодӣ ва ҳавҳои он ба иқтисодиёти қишвар ҷораи ҷавоби меандешад.

Барои ҳимояи соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва такмили истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда ва ворид ивазкунанда дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Гурӯҳи доимоамалкунандаи коршиносон оид ба такмили фишангҳои тарифию гайритарифии савдои хориҷӣ ҷиҳати дастгирии молистеҳсолқунандагони ватаний ва рушди содирот фаъолият менамояд, ки дар соли 2018-2019, ҷаласаҳо баргузор намуда, мувофиқи руйҳат имконияти зиёд намудани истеҳсол, содирот ва воридотивазкунандаи 58 гурӯҳи молу маҳсулоти ғизоӣ, қишоварӣ ва саноатиро (таҳминан 2058 намуди мол) мавриди омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷониба қарор дода, таклифу пешниҳодҳои судмандро дар ҳимояи сорҳибкории истеҳсолӣ идома дода истодааст, ки мо дар мақола яке аз самтҳои онро дар баҳши истеҳсоли маолҳои саноати дар асоси ҳадафи Стратегии қишвар яъне саноатиқунонии босурати қишварро дар диаграмаи -1, дида мебароем.

Соҳаи саноати қишвар яке аз соҳаҳои муҳим ва пешбаранди иқтисоди миллӣ ба шумор рафта, дар соли 2018 ҷиҳати ба кор андохтани иқтидорҳои нав, истифодаи иқтидорҳои мавҷуда, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронишуда ва дар ин замина таъмини иҷрои ҳадафҳои стратегии мамлакат як силсила тадбирҳои судманд амалӣ гардиданд.

Дар натиҷа, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 23872,4 млн. сомониро ташкил намуда, нисбат ба соли 2017 11,8 банди фоизӣ афзудааст. Дар соли 2018 дар соҳаи саноати истихроҷ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 4685,9 млн. сомонӣ (бо ҳисоби воқеӣ 16,3 банди фоизӣ нисбат ба соли 2017 зиёд мебошад), дар соҳаи саноати коркард ба 13502,8 сомонӣ (12,5 банди фоизӣ) ва истеҳсоли қувваи барқ, газ, гармӣ ва обтаъминкунӣ ба 5683,7 млн. сомонӣ (7,8 банди фоизӣ) баробар гардидааст.

**Диаграмаи-1. Ҳაҷми номиналӣ ва рушди воқеии саноат дар солҳои 2014-2018**



Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гарчанде ҳаҷми истехсоли махсулоти саноатӣ 11,8 банди фоиз зиёд гардида бошад ҳам, суръати рушди он нисбат ба соли 2017-ум 9,5 банди фоизӣ, аз чумла дар соҳаи истихроҷи маъдан 6,2 банди фоизӣ, соҳаи коркард 10,2 банди фоизӣ, соҳаи истехсоли қувваи барқ, газ, гармӣ ва обтаминкӯй 8,7 банди фоизӣ коҳиҷ ёфтааст. Коҳишёбии суръати рушди соҳаи саноат нисбат ба суръати рушди соли 2017 асосан аз ҳисоби кам гардидани истихроҷи маводи энергетикӣ (-39,1 банди фоизӣ), гайриэнергетикӣ (-2,9 банди фоизӣ), истехсоли махсулоти хӯрокворӣ, якъо бо нӯшокиҳо (-2,9 банди фоизӣ), истехсоли нассочӣ ва дӯзандагӣ (-34,3 банди фоизӣ), истехсоли ҳаргуна маснуоти гайрифилизии маъданӣ (-24,3 банди фоизӣ), истехсоли нерӯи барқ (-9,0 банди фоизӣ) ва тақсимоти нерӯи барқ, газ ва об (-13,0 банди фоизӣ) ба амал омадааст.

Ҳарчанд суръати рушди соҳаи саноат дар минтақаҳои кишвар таъмин гардида бошадҳам дар асоси Стратегияи милли рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2015-2030, ки яке аз ҳадафҳои он саноатикунонии бо сурати кишвар мебошад дар ин самт корҳои ва имтиёзҳои андозию гумrukӣ ва ҳимояи соҳибкории истехсолӣ бо тадриҷ ва сифатнок амали гашта истодааст. [5С.28]

Меъёри бочҳои гумrukiro меъёрҳои бочҳои гумrukiro Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти гумrukӣ бо тартиби пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" муқаррар менамояд, ки меъёри бочи гумrukӣ ба се намуд: 1.адвалорӣ; 2.маҳсус; 3. омехта дар амалияни танзими хизматрасониҳои гумrukӣ истифода бурда мешавад. [3.С.261]

Бочи гумrukӣ ин пардоҳти ҳамтмие мебошад, ки ҳангоми интиқрли мол тавассути сарҳади гумrukӣ аз ҷониби мқомоти гумruk ситонида мешавад. Агар бочи гумrukӣ ин худ раг бошад пас меъёри он ин хунест, ки дар вақти муайян кардани арзиши гумrukии моли воридотӣ дар робита ба ҳавфӣҳои эҳтимолии моли хориҷӣ ба соҳибкории истехсолӣ ва ситонида бочҳои гумrukӣ гардиш хурда ва дар инҷо танзими хизматрасониҳои гумrukӣ таъсир ва нақши худро дар ҳимояи соҳибкории истехсолӣ мегузоранд.

Дар ҳимояи соҳибкории истехсолӣ танзими гумrukӣ таъсир худро ба воситаи эсколатсияи меъёрҳои бочҳои гумrukӣ амалӣ менамояд. Эсколатсияи меъёрҳои бочҳои гумrukӣ ин баландшавии меъёри бочҳои гумrukӣ вобаста ба сатҳи коркарди

технологии маҳсулот мебошад. Масалан меъёри бочи гумрукӣ барои ашёи хом 5, барои маҳсулоти нимтайёр 10 ва барои маҳсулоти тайёр 15. [4.C.36]

Бояд ҳаминро таҳқид намуд, ки худи меъёри бочи гумрукӣ хусусиятҳои ҳимоявиро барои соҳибкории истеҳсолӣ ва таъмини қисми даромади буйҷети кишваро дар бар мегирад.

Дар айни замон мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 августи соли 2018, таҳти рақами №399, амал мекунад, ки тамоми молҳои аз сарҳади гумруки интиқол шавандаро аз меъёри 0% то 30% муқаррар намудааст.

Бо мақсади дастгирии соҳибкуории истеҳсолӣ дар вақти муайян намудани меъёрҳои бочи гумrukӣ мақомоти гумruk меъёрҳои амалкунанди бочи гумrukiro нисбати воридотӣ қолин бо андозаи 30% тибқи қарори боло зикр муаянкардааст. Зоро ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истeҳсоли қолин мавҷуд буда ва баланд будани меъёри бочи гумrukии ин маҳсулоти истeҳсоли дохилӣ аз ҳимояи соҳибкории истeҳсолӣ ва таъсири танзими гумrukӣ ба моли хориҷӣ дарак медиҳад. Тамоми молҳои аз ҷониби соҳибкорони истeҳсоли маври истeҳsol дар джоҳили кишвар ба роҳ монда мешвад аз ҷониби мақомоти гумruk таҳти ҳимоя бояд қарор гирад.

Мақомоти гумruk ҳангоми танзими хизматрасониҳои гумrukӣ ва нақши он фаъолияти соҳибкорони кишваро ҳивз намуда, манфиат ва рушди фаъолияти савдои хориҷiro ҳангоми интиқоли мол аз сарҳади гумrukӣ таъмин менамояд. Мақомоти гумruk ин органи иқтисоди буда барои таъмини амнияти иқтисодии кишвар ҳангоми барасмиятдарории гумrukии молу воситаҳои нақлиёт ва назорати гумrukӣ дар табиқи танзими гумrukӣ доимо фаъолияти судмандро ба роҳ мемонад, ки дар инҷо натанҳо соҳибкории истeҳsoliro ҳимоят намояд балки дар байн соҳибкорони истeҳsolи ва мол воридкунандагон рақобатро низ таъхмин созад.

Таъсири танзими гумrukӣ унсурҳои заравари фаъолияти соҳибкорiro дар натиҷаи тадбиқи хизmatrasoniҳоi гумrukӣ, таъмин намояд.

- Ҳимояи соҳибкории истeҳsolӣ ки ин метавонад рушди иқтисодӣ- иҷтимоии кишваро таъмин ва суботи молиявии кишваро аз лиҳози супоридани андозҳо ва ташкили ҷойҳои нави корӣ таъмин созад.
- Манфиati ҳаридоронро ҳангоми воридоти мол ба кишvar ва содирoti он аз ин қаламрав таъмин намояд. Зоро ки дар натиҷаи болоравии нарҳҳои молу маҳsulot дар бозор, боиси норозигии аҳолӣ гардида ва ба эҷtimoliyati rушdi коррупсия оварда мерасонад. Мутобиқи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бо коррупсия” мақомоти гумruk ҳавфҳои коррупционира таҳлил намуда, пешниҳоду хулосаҳои муғид манзур намояд.
- Соҳибкорӣ тиҷоратие, ки қаблан мол ворidakardaro ҳивз намуда шафоффияти барасmияtдарории гумrukii ва peshgiri қоҷoқi молу maҳsulotro tаъmin namояd.
- Соҳибкорӣ тиҷоратие, ки айни замон мол ворid кардаст ва мақomti гумruk онро барои тезинидани барасmияtдарории гумrukii ва tаъminи bозori doxilӣ bo molҳoи niёzi аввалия инчунин ҳавасманд гардонidani iштирокчиёni фаъoliyati sавdoи хорiҷiro ҳшангоми хizmatrasoniҳoи гумrukӣ tаъmin namояd.
- Соҳибкорӣ тиҷоратие, ки дар хорiҷi кишvar bo maқsadi mол vорid karдан ba Toҷikiстон raftast, kи onҳoro boyd ҳimоя namояd. [6.C.100]

Омили дигаре, ки боиси норозигии соҳибкорони истeҳsolӣ ва соҳибкорон тиҷoratӣ дар амалияи хizmatrasoniҳoи гумrukӣ эҳsos мешавad ин noустuvorii қурbi асьори хорiҷi nisbat ba puli milli jayne devolvatсia va revalvatсia асьор мебошад, kи чунin lapiшҳoи қurbi боиси rушdi oмиlhоi paratariifi мегарdat, kи jayne paratariifi navobasta az pardoxti bochi гумrukӣ va andoz ба uствории narxi mol dar kishvar zimina meghuzorad.

Вобаста ба таъсири лапишҳои қурбӣ ва ноустуровии онро ба соҳибкорон ва ҷамъоварии пардохтҳои гумрукиро дар ҷадвалӣ-3 дида мебароем.

**Ҷадвалӣ-3**

| <i>№</i> | <i>Ҳолатҳо;</i>                          | <i>Миқдор/<br/>арзии;</i> | <i>Пардоҳт<br/>и гумрукӣ<br/>бо<br/>доллар;</i> | <i>Пардоҳт<br/>и гумрукӣ<br/>бо<br/>сомонӣ;</i> | <i>Таъсири-<br/>фарқиятҳо;</i> | <i>Сатҳи<br/>таъсири<br/>расони<br/>бо%;</i> |        |
|----------|--|---------------------------|---|---|--------------------------------|--|--------|
| 1.       | <i>Ҳолати<br/>устувории<br/>нарҳ;</i>    | 100.тон<br>100.000\$      | 29.800\$  | 283.100   | +1.180\$                       | +14.07<br>2                                  | +3,95% |
| 2.       | <i>Ҳолати<br/>ревалвасияи<br/>асъор</i>  | 100.тон<br>100.000\$      | 29.800\$  | 283.100   | +1.180\$                       | +14.07<br>2                                  | +3,95% |
| 3.       | <i>Инфилатсияи<br/>нарҳ</i>              | 100.тон<br>90.000\$       | 28.620\$  | 269.028   | -1.180\$                       | -14.072                                      | -4,12% |
| 4.       | <i>Ҳолати<br/>девалвасияи<br/>асъор.</i> | 100.тон<br>90.000\$       | 28.620\$  | 269.028   | -1.180\$                       | -14.072                                      | -4,12% |

**Ҷадвалӣ-4**

Таъсири девалвасия ва ревалвасияи асъор ба ҷамъоварии пардохтҳои гумрукиро дар ҷадвали зерин дида мебароем.

| <i>№</i> | <i>Ҳолатҳо;</i>                           | <i>Миқдор/<br/>арзии;</i> | <i>Курс<br/>1.долл<br/>ИМА бо<br/>сомонӣ</i> | <i>Пардоҳт<br/>и гумрукӣ<br/>бо<br/>доллар;</i> | <i>Пардоҳт<br/>и гумрукӣ<br/>бо<br/>сомонӣ;</i> | <i>Таъсири-<br/>фарқиятҳо;</i> | <i>Сатҳи<br/>таъсири<br/>расони<br/>бо%;</i> |        |
|----------|---|---------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|--------|
| 1.       | <i>Ҳолати<br/>девалвас<br/>ияи асъор.</i> | 100.<br>тон<br>100.000\$  | 1. дол\$                                     | 29.800\$  | 280.120   | 29.800<br>\$                   | -2.980                                       | -1,06% |
|          |   |                           | 9.сом,<br>40.<br>дирам                       |   |   |                                |  |        |
| 2.       | <i>Ҳолати<br/>ревалвас<br/>ияи асъор;</i> | 100.<br>тон<br>100.000\$  | 1. дол\$                                     | 29.800\$  | 283.100   | 29.800<br>\$                   | +2.98<br>0                                   | +1,05% |
|          |   |                           | 9.сом,<br>50.<br>дирам                       |   |   |                                |  |        |

Устувории қурби асъор барои супорандагони пардохтҳои гумrukӣ имконияти баробариро дар супоридани ҳамон як партияи мол вобаста ба як арзиш ё миқдор дар давраи ҳисоботи медиҳад ва дар ин васила рақобати солим дар бозори доҳили аз лиҳози молҳои воридоти дар кишваро то андозае таъмин ҳоҳад кард. .[4.C.242]

Дар натиҷаи таъсири танзми хизматрасониҳои гумrukӣ дар дастгирӣ ва ҳимояи соҳибкории истеҳсолӣ рушди маҷмуу маҳсулоти доҳилии кишвар гардида, иқтидори содиротион боло рафта ва мақомоти гумruk az ҷамъоварии пардохтҳои гумrukии воридотӣ ба ҷорӣ намудани бочҳои гумrukии содиротӣ қадам мезанд. Зоро ки маҳз ҳамин ҷамъоварии пардохтҳои гумrukӣ аз молҳои воридотӣ яъне вазифаи фискалии

мақомоти гумрук таъмин намуду да сифатӣ ичрои вазифаи протексионистӣ халал эҷод мекунад.

Бояд қайд намуд, ки танзими хизматрасониҳои гумrukӣ тарезе ба роҳ монда шавад, ки ба сифатнок таъмин гардидани вазифаи фискалӣ ва протексионистии мақомоти гумрук равона гардида ва аз тарафи дигшар мусоидаткунада ба рушди тичорати хориҷии кишвар бошад.

### АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2017 13:21, шаҳри Душанбе <http://president.tj/node/13739>
2. Ташкили мубориза бар зиддӣ вайронкунни қойдаҳои гумrukӣ Шоҳназари X.F., Ҳабибуллоев М.Ҳ., Ҳакимов К.С.. ((Васоити таълимӣ-методӣ) F-84 Душанбе: «Ирфон», 2019, 238 с)
3. Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе - 2014.
4. Амалия ва истифодай хироҷҳо ва пардохтҳои гумrukӣ дар низомҳои гумrukӣ Ҳабибуллоев М.Ҳ., Шоҳназари X.F., Ҳакимов К.С. (васоити таълимӣ) - Душанбе: Ирфон, 2019, саҳ. 311.
5. Маҷалаи расмии Хадамоти гумrukӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (№4, Маҷаллаи соҳавии иттилоотӣ ва таҳдилӣ соли 2018, 50, саҳ.)
6. Хадамоти гумrukӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишкадаи такмили ихтисос (конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ба рӯзи Ваҳдати миллӣ) дар мавзӯи саҳми соҳторҳои ҳивзи ҳуқуқ дар таъмини рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон-Душанбе 2014 сол, саҳ. 124.

УДК 336

Рахматов С. М.

## ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА МАКРОУРОВНЕ В РЯДЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕВРОПЫ

Настоящая статья посвящена анализу и оценке налоговой нагрузке на макроуровне. Проведен сравнительный анализ уровня налоговой нагрузки в отечественной экономике и ряде стран Центральной Азии и Европы, в том числе стран входящих в ОЭСР. Анализ показателя налоговой нагрузки по отношению к ВВП выявляет ряд недостатков. Прежде всего, он не позволяет адекватно сравнивать по налоговой нагрузке страны, оказывающие экономическую и социальную поддержку посредством налоговых расходов или льгот более активно, нежели другие, использующие прямые государственные расходы в аналогичных целях. Также возможная несопоставимость результатов странового сравнения по налоговой квоте определяется существенными различиями перечней налогов, видов налоговых льгот, фаз экономического цикла, долей корпоративного и теневого секторов в ВВП и т.п.

**Ключевые слова:** оценка, налоги, социальные взносы, налоговая нагрузка, макроэкономика, ВВП, Таджикистан.

**Рахматов С. М.**

## **АРЗЁБИИ ГАРОНИИ АНДОЗ ДАР САТҲИ МАКРОИҚТИСОДӢ ДАР ЯК ҶАТОР КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА АВРУПО**

Мақолаи мазкур ба таҳлил ва арзёбии гаронии андоз дар сатҳи макроиқтисодӣ бахшида шудааст. Таҳлили муқоисавии сатҳи гаронии андоз дар иқтисодиёти ватаний ва як ҷатор кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупо, аз ҷумла кишварҳои узви Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд гузаронида шудааст. Таҳлили гаронии андоз нисбат ба ММД як ҷатор норасоиҳоро ошкор менамояд. Пеш аз ҳама, он имкон намедиҳад, ки вазни андозҳои кишварҳое, ки тавассути ҳароҷотҳои андозӣ ва имтиёзҳо фаъолона дастгирии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мерасонанд, нисбат ба онҳое, ки ҳароҷоти бевоситаи давлатро бо ин мақсадҳо истифода мекунанд дар сатҳи мувоғиқ муқоиса карда шаванд. Инчунин, номутобиқатии эҳтимолии натиҷаҳои муқоисаи кишварҳо аз рӯи қвотаи андоз бо фарқиятҳои ҷиддӣ дар номгӯи андозҳо, намудҳои имтиёзҳои андозӣ, марҳилаҳои давраи иқтисодӣ, ҳиссаҳои бахшҳои корпоративӣ ва ниҳонӣ дар ММД ва ғайра муайян карда мешавад.

**Вожаҳоиқалидӣ:** арзёбӣ, андозҳо, пардохтҳои иҷтимоӣ, гаронии андоз, макроиқтисод, ММД, Тоҷикистон.

**Rakhmatov S.M.**

## **ASSESSMENT OF THE TAX BURDEN AT THE MACRO LEVEL IN A NUMBER OF CENTRAL ASIAN AND EUROPEAN COUNTRIES**

This article is devoted to the analysis and assessment of the tax burden at the macro level. A comparative analysis of the level of tax burden in the domestic economy and a number of countries in Central Asia and Europe, including countries belonging to the OECD, is carried out. Analysis of the tax burden in relation to GDP reveals a number of shortcomings. First of all, it does not allow for an adequate comparison of the tax burden of countries that provide economic and social support through tax expenses or benefits more actively than others that use direct government spending for similar purposes. Also, the possible incomparability of the results of the country comparison on the tax quota is determined by significant differences in the lists of taxes, types of tax benefits, phases of the economic cycle, shares of corporate and shadow sectors in GDP, etc.

**Keywords:** assessment, taxes, social contributions, tax burden, macroeconomics, GDP, Tajikistan.

«Налоговая нагрузка как экономическая категория представляет собой обобщенную характеристику налоговой системы страны, указывающую на действие, которое оказывают налоги на отдельного налогоплательщика или народное хозяйство в целом, а также на количественную оценку этого действия (сумму налогов, их удельный вес в ВВП или доходах отдельных категорий плательщиков)» [2].

На уровне экономики в целом (макроуровень) к показателям, характеризующим налоговую нагрузку относят:

- - эффективную налоговую ставку (соотношение общей суммы уплаченных налогов к величине совокупного дохода; может рассчитываться для отдельных налогов);
- - отношение налоговых поступлений к ВВП (может рассчитываться для отдельных налогов).

Эти показатели удобно использовать для сравнения уровня и динамики налоговой нагрузки в различных странах. В данной статье мы подробно остановимся на показателе отношение налоговых поступлений к ВВП. В зарубежных странах этот показатель наиболее широко используется для исследования динамики налоговой нагрузки и определения дальнейших действий тактического и стратегического характера в реализации налоговой политики во взаимодействии с макроэкономической динамикой, а также межстранового сопоставления.

Оно имеет ряд названий:

- - отношение налогов к ВВП (tax-to-GDP ratio),
- - налоговые доходы в % от ВВП (tax revenues as % of GDP),
- - налоговая квота (tax quota),
- - косвенная налоговая ставка (implicit tax rate) [1].

Статистика по данному показателю представлена на официальных сайтах ОЭСР, Всемирного Банка, МВФ. Всемирный банк предоставляет наиболее обширную статистику этого показателя по странам мира. Помимо странового разреза показатель рассчитан в среднем по группам стран с различным уровнем дохода. Единственным недостатком является, то, что Всемирный банк приводит статистику налоговой нагрузки без учета социальных взносов.

Как показывает анализ данных по региону Европа и Центральная Азия с обширной статистической базы Всемирного банка (рис. 1 и 2) сама низкая налоговая нагрузка наблюдается в России (2017 г. – 10,26%) и самая высокая в Дании (2017 г. – 33,37%). В пятерку стран с наибольшей налоговой нагрузкой входят Дания (33,3%), Швеция (27,6%), Греция (25,9%), Великобритания (25,4%), Австрия (25,3%). В пятерку с низкими налоговыми доходами за 2017 год входят Россия (10,2%), Казахстан (10,3%), Швейцария (10,4%), Германия (11,4%), Узбекистан (12,2%) [6].

Анализ данных статистики стран Европы и Центральной Азии за период 2013-2017 показывает, что в большинстве стран региона налоговая нагрузка сохраняет стабильность и существенно не увеличивается. Наибольший темп роста налоговой нагрузки в 2017 году по сравнению с 2013 годом наблюдаются в Нидерландах (117,32%), Албании (114,42%), Украине (114,07%), Молдове (112,73%), Словакии (112,15%). В ряде стран региона наоборот наблюдается снижение налоговой нагрузки. На более 10 процентов снизилась темп роста налоговой нагрузки в 2017 году по сравнению с 2013 годом в Бельгии, Ирландии, Норвегии, Российской Федерации, Румынии и в Узбекистане. В Казахстане за этот период наблюдается резкое снижение налоговой нагрузки на 5,73 п.п. (с 16,03% в 2013 г. до 10,3% в 2017 г.) [6].




Рисунок 1. Топ 5 стран региона «Европа и Центральная Азия» с наибольшей налоговой нагрузкой по отношению к ВВП (без учета социальных взносов) в 2017 году\* (в %)[6]



Рисунок 2. Топ 5 стран региона «Европа и Центральная Азия» с наименьшей налоговой нагрузкой по отношению к ВВП (без учета социальных взносов) в 2017 году (в %) [6]

Анализ налоговой нагрузки по странам СНГ за 2017 г. (без учета социальных взносов) по данным Всемирного банка (табл. 1) показывает, что низкую нагрузку имеют Российской Федерации (10,26%), Казахстан (10,30%), Узбекистан (12,22%). Более высокие нагрузки наблюдается в Грузии (22,06%), Армении (20,78%), Украина (20,78%) [6]. В большинстве стран СНГ также наблюдается снижение налоговой нагрузки в 2017 году по сравнению с 2013 годом. В Республике Таджикистан по нашим расчетам налоговая нагрузка в 2017 году без социального налога составило 19%. Нужно отметить, что Грузия и Армения, имея большую нагрузку по отношению к ВВП, наоборот, по рейтингу «Ведение бизнеса» по параметрам налогообложения имеют лучшие показатели (в особенности по критерию общей ставки налогообложения) чем другие страны СНГ.

**Таблица 1.**  
**Налоговая нагрузка по отношению к ВВП (в %) по странам СНГ (без учета социальных взносов)**

|     | Страны               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Армения              | 21,59 | 21,60 | 20,93 | 21,28 | 20,78 |
| 2.  | Азербайджан          | 13,39 | 14,21 | 15,60 | 14,56 | 13,16 |
| 3.  | Беларусь             | 13,35 | 12,70 | 14,17 | 13,79 | 13,02 |
| 4.  | Грузия*              | 21,99 | 22,00 | 22,25 | 22,29 | 22,06 |
| 5.  | Казахстан            | 16,03 | 14,19 | 9,84  | 9,92  | 10,30 |
| 6.  | Кыргызстан           |       | 17,55 | 16,80 | 16,95 | 17,05 |
| 7.  | Молдова              | 15,47 | 16,64 | 16,40 | 16,25 | 17,44 |
| 8.  | Российская Федерация | 12,91 | 13,25 | 10,64 | 9,14  | 10,26 |
| 9.  | Украина              | 17,56 | 17,29 | 20,45 | 19,63 | 20,03 |
| 10. | Узбекистан           | 14,64 | 14,21 | 14,28 | 14,15 | 12,22 |

Источник: Всемирный банк. [Электронный ресурс]  
URL:<https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=TJ>

\* С 2008 года Грузия заявила о выходе из состава СНГ.

Как ранее отметили, данные по налоговой нагрузке Всемирным банком приводятся без учета социальных взносов. Исходя из этого показатель налоговой нагрузки будет немного (по некоторым странам значительно) занижен по сравнению с фактической налоговой нагрузкой, при том, что во многих странах социальные взносы составляют немалую часть поступлений в бюджет государства. Например, согласно данным Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), величина социальных взносов в странах Европейского Союза рознится от 1,4% ВВП (Дания, 2013 год) до 18,3% ВВП (Франция, 2013 год), что будет существенно изменять показатель налоговой квоты [5].

Организация экономического сотрудничества и развития рассчитывает налоговую нагрузку с учетом социальных взносов. Как видно из рисунка 3 в пятерку стран ОЭСР с наибольшей налоговой нагрузкой в 2018 году входят Франция (46,1%), Дания (44,9%), Бельгия (44,8%), Швеция (43,9%), Финляндия (42,5%). Среди стран ОЭСР в пятерку с самими низкими налоговым нагрузками входят Мексика (16,1%), Чили (21,1%), Ирландия (22,3%), США (24,3%), Турция (24,4%) (рис. 4). В среднем по странам ОЭСР налоговая нагрузка в 2018 году составило 34,3%.

Анализ данных статистики стран ОЭСР показал, что повышение налоговой нагрузки за 2013-2018 гг. наблюдалась в таких странах как Мексика (2013 г. - 13,3%, 2018 г. - 16,1%), Корея (24,3%, 28,4%) Польша (31,9%, 35,0%). В этих странах за этот период наблюдался рост на более чем 2,5 п.п. В остальных странах наблюдается рост до 2,5 п.п. и даже снижение налоговой нагрузки по 11 странам. Так наиболее существенное сокращение налоговой нагрузки наблюдается в Ирландии (2013 г. – 28,3%, 2018 г. – 22,3%), Италия (44,1%, 42,1%), США (25,6%, 24,3%). В среднем по ОЭСР рост за этот период составил почти 1.п.п. увеличившись с 33,4% до 34,3% [5].




Рисунок 3. Топ 5 стран ОЭСР с наибольшей налоговой нагрузкой по отношению к ВВП (с учетом социальных взносов) (в %) [5]




Рисунок 4. Топ 5 стран ОЭСР с наименьшей налоговой нагрузкой по отношению к ВВП (с учетом социальных взносов) за 2018 год (в %) [5]

Как видно из табл. 2 наибольшую налоговую нагрузку по отношению к ВВП (с учетом социальных взносов) среди некоторых стран Центральной Азии и Восточной Европы в 2017 году имели Босния и Герцеговина (38%), Беларусь (35%), Украина (32%), Россия (31%), Молдова (28%). Низкая налоговая нагрузка наблюдается в Азербайджане (16%), Казахстане (17%). В Албании, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане наблюдается налоговая нагрузка в пределах 21-26%. За период 2000-2017 гг. наблюдается снижение налоговой нагрузки в Азербайджане, Беларусии, Казахстане, России и Узбекистане и его увеличение в Албании, Армении, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и в Украине от 3 до 9 п.п [4].

**Таблица 2.**  
**Сравнительный анализ налоговых поступлений (с учетом социальных взносов) по отношению к ВВП Таджикистана и некоторых стран Центральной Азии и Восточной Европы (в %)**

| Страна               | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Албания              | 15      | 21      | 22      | 23      | 24      | 24      | 25      |
| Армения              | 13      | 18      | 18      | 21      | 22      | 22      | 21      |
| Азербайджан          | 12      | 35      | ...     | 15      | 19      | 18      | 16      |
| Босния и Герцеговина | ...     | ...     | 35      | 37      | 38      | 38      | 38      |
| Беларусь             | ...     | ...     | 44      | 38      | 36      | 36      | 35      |
| Грузия               | 13*     | ...     | 21      | 23      | 25      | 26      | 26      |
| Казахстан            | 13      | 20      | 26      | 24      | 16      | 15      | 17      |
| Кыргызстан           | 28      | 16**    | 20      | 22      | 25      | 25      | 25      |
| Молдова              | 26      | 20      | 26      | 27      | 27      | 26      | 28      |
| Россия               | 9       |         | 36      | 30      | 29      | 29      | 31      |
| Таджикистан          | 36      | 13      | 17      | 18      | 22      | 21      | 21      |
| Украина              | 32      | 27      | 34      | 34      | 34      | 31      | 32      |
| Узбекистан           | ...     | 33      | 27      | 29      | 28      | 26      | 25      |

Источник: <https://www5.wider.unu.edu/#/country/TJK>.

\*В Грузии данные за 1995 год приведены за 1994 год.

\*\* По Кыргызстану данные за 2000 год приведены за 2001 год.

... означает данных не имеется.

Примечание: данные в таблице округлены.

В 2000 году удельный веcь налоговых поступлений к ВВП в Таджикистане составляло 13 процентов. Постепенно с увеличением сборов налогов в 2010 году коэффициент налоговой нагрузки составило 18,0 процентов, а уже в 2018 году 21,2, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 8 п.п.

Если сравнивать наш показатель с странами, входящими в ОЭСР, то ниже нас находится Чили (20,1%), Мексика (16,1%). По остальным странам ОЭСР налоговая нагрузка начинается с 22,5% (Ирландия). По странам, не входящим в ОЭСР (2017 г.) налоговую нагрузку в пределах 21-23% имеют Гондурас, Того, Тринидада Тобаго. Ниже 21% имеют Багамы, Ботсвана, Буркина Фасо, Колумбия, Конго, Эквадор, Египет, Малайзия, Филиппины и многие другие страны Африки и Азии [4].

Нужно отметить, что при использовании показателя налоговых поступлений по отношению к ВВП при анализе на уровне национальной экономики в целом, так и при сравнительном анализе с другими странами нужно учитывать ряд имеющихся недостатков. Соразмерность налоговой нагрузки не может быть достигнута, если допустим одни страны оказывают экономическую и социальную поддержку посредством налоговых расходов или льгот, а другие используют прямые государственные расходы в аналогичных целях. При прочих равных, страны, предпочитающие налоговые расходы и льготы прямым государственным расходам, будут иметь более низкие значения отношения налоговых поступлений к ВВП. Наличие или отсутствие обязательных пенсионных отчислений в пенсионный фонд также будет обуславливать различие в значениях показателя. Поскольку уровень ВВП подвержено существенному влиянию экономического цикла, оценивание налоговой нагрузки по отношению к ВВП требует анализа данного показателя в долгосрочном разрезе.

Также показатель налоговой нагрузки по отношению к ВВП не позволяет сравнивать страны, если наблюдается существенное различие доли корпоративного сектора в ВВП. Такую ситуацию можно увидеть на примере налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Допустим, в одной стране налоговые поступления по налогу на прибыль в два раза выше, чем в другой стране из-за большей налоговой базы – большей доли корпоративного сектора в прибыли предприятий, а налоговые ставки одинаковы и ВВП также равны. В таком случае налоговая нагрузка по налогу на прибыль будет в два раза выше в первой стране и ниже в другой. Возникает вопрос, справедливо ли утверждать, что налоговая нагрузка в первой из описанных стран в два раза больше, чем во второй, при одинаковых ставках налога на прибыль? При рассмотрении всей совокупности налогов эффект большей доли корпоративного сектора в экономике будет аналогичен, учитывая высокую долю налога на прибыль в налоговых доходах государства. В случае с налогом на прибыль более адекватное отражение налоговой нагрузки можно получить, если использовать такую ее оценку, где в числителе будет стоять сумма налога на прибыль, а в знаменателе – сумма прибылей до налогообложения [1].

Также одним из недостатков использования налоговой нагрузки по отношению к ВВП является то, что функционирование теневого сектора в экономике не находит отражение в учете валового внутреннего продукта. Исходя из этого, поскольку в некоторых странах теневая экономика составляет существенную долю неучтеннной добавленной стоимости, завышается налоговая нагрузка этих стран. Субъекты предпринимательства теневого сектора в этих странах производят ВВП и используя различные лазейки законодательства и подкуп госчиновников не платят налоги. Также при сравнении налоговой нагрузки стран могут возникнуть проблемы, связанные с разным уровнем статистической точности и неодинаковым временем публикации оценок и их пересмотров по ВВП.

Таким образом, при страновом сравнении налоговой нагрузки по отношению к ВВП несопоставимость результатов может возникнуть различиями, связанными с перечнем налогов, видов налоговых льгот, фаз экономического цикла, долей корпоративного сектора и теневой экономики по отношению к валовому внутреннему продукту.

Несмотря на имеющиеся недостатки, поскольку статистические данные налоговых поступлений по отношению к ВВП являются общедоступными во многих странах, как через издаваемые официальные статистические сборники, так и через сайты Всемирного банка, МВФ, ОЭСРэтот индикатор удобно использовать для сравнения уровня и динамики налоговой нагрузки в различных странах при несущественных различиях отдельных факторов влияющих на формирование ВВП. Сравнения ряда стран, имеющих схожую налоговую систему, находящихся на одном уровне экономического развития (например, по уровню ВВП на душу населения) или находящихся на схожей фазе экономического цикла является вполне адекватным. Наличие отдельных данных по налоговым поступлениям, в том числе по социальному налогу, по ВВП в отечественной статистической базе позволяет рассчитывать различные варианты показателя и сравнивать с аналогичными расчетами для других стран.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Аналитическая оценка фискальной (налоговой) нагрузки в российской экономике, Москва, 2015. - Электронный ресурс <http://e.120-bal.ru/ekonomika/46587/index.html>.
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / колл. авторов; под общ. ред.А.Г. Грязновой. –М.: Финансы и статистика, 2002. -1168 с.
3. Финансы Таджикистана: статистический сборник/ Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019.
4. [Электронный ресурс]. URL <https://www5.wider.unu.edu/#/country/TJK>. (дата обращения 15.03.2020).
5. [Электронный ресурс]. URL <https://stats.oecd.org/>. (дата обращения 15.03.2020).
6. [Электронный ресурс] URL <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=TJ>. (дата обращения 15.03.2020).

УДК 331.5

Одинаев К.С.

## ТАҲҚИҚИ ОМИЛҲО ВА САБАБҲОИ ИЧТИМОЙ-ИҚТИСОДИИ МУҲОЧИРАТИ МЕҲНАТИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур масоили муҳочирати меҳнатии аҳолӣ баррасӣ гардиаанд. Аз ҷониби муаллифи мақола сабабҳо ва омилҳои асосии муҳочирати меҳнатии аҳолӣ чудо карда шудаанд.

Цанбаҳои назариявии муҳочирати меҳнатии берунии аҳолӣ таҳқиқ карда шудаанд. Муаллиф ҷунин хулоса намудааст, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ равандҳои муҳочирати байналмилалии кадрҳои баландихтисос ҷузъи ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонии нав мегарданд ва сифатан миқёсҳои дигарро қасб менамоянд.

Гайр аз ин, аз чониби муаллифи мақола сохтори муҳочирати меҳнатии аҳолӣ таҳлил карда шудааст. Сабабҳои асосии муҳочирати аҳолӣ дар вазъи мусоири иқтисодиёт муайян карда шудаанд.

**Калид вожа:** муҳочират, меҳнат, раванд, идоракунӣ, иқтисодиёт, ҷаҳонишавӣ, умумиҷаҳонӣ, ҷомияшиҳарвандӣ, ташкилотҳои ғайри давлатӣ.

**Одинаев К.С.**

## **ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ПРИЧИН ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

В данной статье рассмотрены вопросы трудовой миграции населения. Автором статьи выделены основные мотивы и факторы трудовой миграции населения.

Исследованы теоретические аспекты внешней трудовой миграции населения. Автором сделан вывод о том, что в условиях глобализации процессы международной миграции высококвалифицированных кадров становятся неотъемлемой частью нового мирового сообщества и приобретают качественно иные масштабы.

Кроме того, автором статьи проанализирована структура трудовой миграции населения. Определены основные причины миграции населения в современном состоянии экономики.

**Ключевые слова:** миграция, труд, процесс, регулирование, экономика, принципы, рост, глобализация, индустриализация, гражданское общество, международные, неправительственные организации.

**Odinaev K.S.**

## **INVESTIGATION OF THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS AND REASONS OF LABOR MIGRATION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

There is in the article investigated the issues of labor migration. The author of the article highlights the main motives and factors of labor migration.

There are investigated the theoretical aspects of the external labor migration of the population. The author concludes that in the context of globalization, the processes of international migration of highly qualified personnel become an integral part of the new world community and acquire a qualitatively different scale.

In addition, there are the author of the article analyzed the structure of labor migration. Also, there are identified the main causes of population migration in the current state of the economy.

**Keywords:** migration, labor, process, regulation, economy, principles, growth, globalization, industrialization, civil society, international, non-governmental organizations,

После приобретения независимости проблема трудовой миграции населения стала актуальной для Республики Таджикистан. Вопросы миграции и факторы влияющие на эти процессы всегда находятся на первом месте в современном мире.

За годы независимости Республики Таджикистан в этот процесс включились миллионы населения страны в том числе и женщины. В этой связи вопросы ее регулирования становятся очень актуальной для всех стран с рыночной экономикой. Ежегодно из Республики Таджикистан на трудовую миграцию отправляются более 500 тыс. человек. Из них по официальным данным 95% приходится на Российскую Федерацию. Трудовые мигранты выходцы из Таджикистана в основном работают не по

специальности, а как неквалифицированные работники. Основной мотив трудовой миграции населения Республики Таджикистан на наш взгляд является экономическим. Уровень заработной платы в других странах постсоветского пространства и Европейских стран намного превышает уровень заработной платы в Республике Таджикистан.

Трудовая миграция как считают многие эксперты это новое явления современного мира. Однако нельзя согласится с таким суждением. В период существование Советского союза также граждане Таджикистана уезжали на заработки в страны и города России, Казахстан и Узбекистан. Массовый характер он приобрёл в 90-ие годы прошлого столетия. В годы гражданской войны и разрушение экономической системы трудоспособное населения с начала, бежали из страны, а после включились в миграционные процессы. В Республике Таджикистан стали уделят вопросам миграции, разработать теоретические концепции, государственные миграционные политики и. т.д. В 90-ие годы из страны в основном выехали высококвалифицированные кадры.

Согласно имеющимся взглядов ученых по теории миграции причинной миграции являются различные уровни среднемесячной заработной платы в разных странах [2. С.111]. Населения Таджикистана особо не могут выбирать для себя страну с большими социальными гарантиями. Хотя за последние годы такая тенденция также наблюдается.

В регулирование миграционных процессов также заинтересованы и страны отправители и принимающие страны. Страны отправители рабочей силы получают доход в виде денежных переводов трудовых мигрантов, а для страны принимающие мигрантов это источник дешёвой рабочей силы без обеспечение социальных гарантий.

Согласно Международной конвенции о защите прав всех трудящихся- мигрантов и членов их семей, принятой резолюцией 45/ 158 Генеральной Ассамблей ООН от 18 декабря 1990 г., «термин «трудящийся мигрант» означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он не является" [14. С. 18].

К трудящимся-мигрантам конвенция также относит мигрантов, работающих не по найму. По мнению Зотовой Н.А.: «этот вид миграции наиболее распространен на постсоветском пространстве, и поэтому было бы целесообразно привести полное определение категории «трудящийся, работающий не по найму» [4.]. Под этим термином понимается трудящийся-мигрант, который занимается вознаграждаемой деятельностью, отличной от работы по договору найма и который обеспечивает за счет такой деятельности средства своего существования, работая, как правило, самостоятельно или совместно с членами своей семьи. Кроме того, это может быть любой иной трудящийся-мигрант, признаваемый трудящимся, работающим не по найму, в соответствии с применяемым законодательством государства работы не по найму или двусторонними, или многосторонними соглашениями [9. С. 35].

По нашему мнению, разработка данных определений возник из-за сущности понятия «миграция». Если представить, что человек родился в определённой географической местности, употребил существующие ресурсы (природные, экономические, и т.д.) до определенного возраста, которое можно представить тот период, в котором данный человек должен создавать экономические и социальные ресурсы употребляющих подрастающим поколениям. Однако в поисках возможностей этот человек покинул данную географическую местность, не создавая сказанное ресурсы то этот человек –мигрант, так как он создаёт возможные ресурсы в другой географической местности. Тем самым обедня员 собственную местность. Мы согласны с утверждением, что оплачиваемое деятельность (по найму или соглашению) можно назвать трудовой мигрант. Однако принципы значения «мигранта» изменяется. Миграция-это движение. Если человек переехал в другую географическую местность, оселься там, работая без

движения то можно ли его назвать мигрантом? На наш взгляд причины миграции населения можно разделить на:

-экономические, это связано с безработицей и низким уровнем заработной платы в стране проживания мигранта.

-политические, это связано с ухудшением политических ситуаций в стране или политическое преследование граждан с стороны Правительства.

-психологические факторы также могут стать причиной выезда граждан за границей.

В случае нашей страны мотивы и причины миграции это в основном экономические. Население выезжают на заработки в других стран с целью улучшения благосостояние своей семьи, улучшение жилищной условий и т.д.

Заславская Т.И. и Рыбаковский Л.Л: «считают, что миграция населения является частной формой мобильности, Мобильность выступает как общее понятие потенциальной и реальной миграции. Мобильность – это потенциальная готовность населения к изменению своего территориального статуса».

Отсюда следует сделать вывод, что миграционные процессы представляют собой взаимоотношение между людьми на разных уровнях социального слоя и обеспечивает международные отношения в рамках трудовых отношениях.

На наш взгляд, под экономической миграцией населения понимается переселение трудоспособного населения из одних государств в другие, из одной территориально-административной единицы в другие, сроком более чем на один год, или меньше года, вызванные причинами экономического характера, как например, большая оплата труда за равный труд, большие инвестиции в человеческий капитал. Таким образом можно сделать вывод, что экономическая миграция может существовать до тех пор, пока не стабилизируется производительность труда и заработка в разных странах мира.

Неоклассический подход к интерпретации международной экономической миграции исходит из того, что трудоспособное население получает предельный продукт своего труда. Представители данной школы считают, что эмиграция способствует росту благосостояния принимающих стран. Согласно их концепции экономическое развитие страны, которое достигается за счет эмиграции остается неизменным.

Однако до конца нельзя согласится с этим мнением, хотя бы потому, что трудовые мигранты отправляют на родину денежные средства тем самим повышают уровень благосостояние своих семей.

Представители второй неокейнсианской концепции, считают, что экономическое положение страны отправителей возможно ухудшится если из страны, выезжают высококвалифицированные специалисты. Нехватка высококвалифицированных специалистов сопровождается снижением качества производства и тормозит экономическое развитие страны. В случае Республики Таджикистан как страна отправителя рабочей силы можно сказать, что за последние годы из страны выезжают в основном трудовые ресурсы не имеющие квалификации и специальности.

Одним из преимуществ трудовой миграции для экономики Республики Таджикистан является нормализация внутреннего рынка труда. Таджикистан трудоизбыточный регион и нагрузка на внутренний рынок труда колоссальное. Миграционные процессы освобождают часть трудовых ресурсов из внутреннего рынка труда.

Также миграции способствует притоку иностранного валюты посредством денежных переводов трудовых мигрантов. Также существует некоторые негативные последствие миграции, к которым можно отнести: ухудшения состояния здоровья трудовых мигрантов, утечка мозгов, распад семей мигрантов.

**Таблица 1. Страны с высокой внешней миграцией (общая численность мигрантов и их процент от численности населения, 2017 г.)**

| Страны      | Общая численность населения страны (в млн.) | Миграции населения (в %) |
|-------------|---|--------------------------|
| Таджикистан | 8,9   | 10,20 [8]                |
| Киргизия    | 6,2   | 12,30                    |
| Молдова     | 3,5   | 20                       |
| Македония   | 2   | 21,20                    |
| Казахстан   | 18,19                                       | 24,30                    |
| Грузия      | 3,7   | 26,40                    |
| Армения     | 2,9   | 29,20                    |
| Узбекистан  | 32,3  | 11,30                    |
| Албания     | 3,5   | 45,40                    |

**Источник:** Данные Международная организация миграции. Демографический ежегодник РТ. Статистический сборник. – Душанбе, АСПРТ, 2017. - С.26.

Из данных таблиц можно отслеживать, что 45,4% населения Албании находятся на трудовой миграции. Граждане Грузии и Казахстана также от 24 до 26,40 % участвуют в миграционные процессы. Вторым в этой списке находится Армения. Трудовые мигранты этой страны составляют 29,20 % от общего численности населения. Хотя в отчетах международных организаций показано, что почти половина трудоспособного населения Таджикистана находится в миграции, однако судя по данным этот показатель составляет 10,2% от общей численности населения страны. На наш взгляд причиной трудовой миграции из этих стран является различные уровни заработной платы в разных странах, что мотивирует движению населения этих стран

В настоящее время международная миграция населения становится неотъемлемой части глобализации и набирает масштабы. Высококвалифицированные специалисты являются одним из факторов конкурентоспособности страны в современных условиях.

Исходя из этого, на наш взгляд, те страны, которые импортируют эту категорию трудовых мигрантов, имеют возможность усиливать свое положение в конкурентной борьбе. При этом, страны экспортёры рабочей силы ослабляют свою позицию в конкурентной борьбе. Следует заметить, что данное обстоятельство приводит к дифференциации между развитыми странами и отстающими странами.

В последние годы миграционные процессы характеризуются не только ростом масштабов, но и формированием новых явлений, которых не наблюдалось в недавнем прошлом. В частности, это находит свое проявление в том, что еще недавно можно было четко разграничить принимающие страны от стран-поставщиков рабочей силы. По мнению специалистов, данное явление можно определить, как межстрановой обмен трудовым потенциалом. [3].

Это, прежде всего, связано с тем, что в тех странах, где проводятся рыночные реформы, наблюдается активное перемещение трудовых ресурсов. Особенно, данная тенденция наблюдается в развивающихся странах и стран с трансформирующей экономикой.

Во-вторых, это приводит к росту числа временных трудовых мигрантов. Трудовые мигранты выезжают из страны на 3 или 6 месяцев. После этого они возвращаются в страну пребывания, и обратно уезжают. Таким образом, этот цикл повторяется. Среди них – торговцы, которые перемещают небольшое количество товаров через таможни отдельных стран в течение нескольких дней.

В-третьих, наблюдается постоянный рост миграции населения в мировом масштабе. По оценкам и официальным отчетам МОМ, в 60-е годы прошлого столетия общая численность мигрантов в мире составляла 65 млн. человек. В 2010 году ее численность увеличилась до 214 млн. и на период 2050 года количество мигрантов в мире составит 405 млн. человек. [17].

Рост трудовой миграции наблюдается и в Республике Таджикистан. По обработанным данным миграционных карточек Миграционной службы Таджикистана, поток трудовых мигрантов, выезжающих на заработки в течении 2016 года составил 709,4 тысяч человек [10] и вырос по сравнению с 2009 годом, ибо в тот период времени объем трудовых мигрантов составлял 627 тысяч человек.

Во внешней трудовой миграции в основном принимают участие молодые мужчины. Среди трудовых мигрантов мужчины составляют 94,3%, женщины 5,7%, молодежь в возрасте 15-29 лет – 56%, лица среднего возраста (30-49 лет) составляют 40,5%. Средний возраст трудовых мигрантов равен 30 годам. Только каждый пятый трудовой мигрант имеет определенный уровень профессионального образования (21,9%), в их числе 8,8% имеют высшее профессиональное образование, 5,1% - среднее профессиональное образование, 6,9% - начальное профессиональное образование. Более 63% трудовых мигрантов имеют полное среднее образование, 13,3% - основное общее, 2% - начальное и ниже начального. [11, 12]

Даная ситуация определяет, что Таджикистан теряет небольшой объем трудового потенциала. Однако внутренняя трудовая миграция открывает новые возможности для экономического и социального развития.

Таким образом, миграция, несмотря на всю неоднозначность ее проявлений, есть положительный феномен. Однако необходимо избавиться от его некоторых негативных сторон с тем, чтобы и сами мигранты, и принимающие их сообщества и государства могли сполна воспользоваться теми ресурсами и преимуществами, которые несет в себе это явление. Исследование миграционных процессов показывает важность миграции как экономического стабилизатора национальных экономик. В результате миграции населения устраняется дисбаланс на рынке труда разных стран мира в том числе и Таджикистан.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Bhagwati J. ed. TaxingtheBrainDrain: a Proposal. -Vol. 1-2. - Amsterdam, 1976. – P. 56.
2. SchultsT. W. Investing in Human Capital. – N.Y., 1971; Investing in people. -Los-Angeles, 1981. – P. 111;
3. Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии, ПРООН, 2005с.159-188.
4. Зотова Н.А. Трудовая миграция из Таджикистана. [http://www.ia-centr.ru/public\\_details.php?id=91](http://www.ia-centr.ru/public_details.php?id=91)
5. Ионцев В. А., Денисенко Б. А., Хореев Б. С. Миграциология. – МГУ, 1989. – С. 4-10.
6. КиреевА. П. Международнаяэкономика в 2-хтомах– Ч. 1. Международная микроэкономика. М., 1998. – 416 с.;
7. Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник для вузов - М., 1998. - 727 с. и др.
8. Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана)
9. Миграция населения. Вып. 2. миграция в России / Под общей ред. О.Д.Воробьевой. – М., 2001. – С. 5;
10. Отчеты Миграционной службы при Правительстве Республики Таджикистан за 2010 год.

11. Положение на рынке труда в Республике Таджикистан (по результатам обследования рабочей силы июнь-июль 2009 года), Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы Таджикистана 2017г. стр.36.
12. Положение на рынке труда в Республике Таджикистан (по результатам обследования рабочей силы июнь-июль 2009 года), Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
13. Права человека. Права трудящихся-мигрантов С. 35.
14. Права человека. Права трудящихся-мигрантов. Фактологический бюллетень № 24. Всемирная кампания за права человека. ООН. – Женева, 1997, август. – С.33.:
15. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. – Москва, 2001. -С. 18.
16. Трудовая миграция: информационно – аналитическое обеспечение миграционных процессов в Республике Таджикистан, Материалы Круглого стола, МОМ, Душанбе, 2007, стр.65.
17. Центр новостей ООН, от 29. 11. 2010 года.
18. Эмиграция из стран с переходной экономикой. <http://www.polit.ru/docs/623267.html>.

**УДК 330.101**

**Юнусова М.М.**

## **ТАДҚИҚИ НАВОВАРӢ - ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ИҼТИСОД**

Дар мақола масоили навоварӣ ҳамчун омили рушди иқтисод ӣ аз мавқеи таърихӣ ва муосир мавриди таҳлилу тадқиқ қарор дода шудааст. Самти навовариҳо гуногун ва хусусиятҳои соҳаҳои иқтисод бисёр васеанд, вазифаи таҳлилий ӣ аз он иборат аст, ки схемаи концептуалие ба вучуд оварда шавад, ки дар як вақт ҳам ба фарқият ва ҳам монандии навовариҳо дарк намояд.

**Вожаҳои қалидӣ:** навоварӣ, рушди иқтисод, таҳлили микроиқтисодӣ, сектори хусусӣ ва давлатӣ, ихтироӣ, таҷриба, арзаи навоварӣ ва тақозо ба навоварӣ.

**Юнусова М.М.**

## **ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИИ - КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

Статья посвящается исследованию инновации как фактор экономического роста с исторической и современной позиции экономической теории. Тенденция инновации разносторонняя и характер экономических отраслей много векторная. Учитывая это многообразие требуется создание концептуальные схемы, которые одновременно разбирается и в отличие, и в тождество инновации.

**Ключевые слова:** Инновация, экономический рост, микроэкономический анализ, частный и государственный сектор, изобретения, опыт, предложение инновации, спрос на инновации.

## **RESEARCH INNOVATION - AS A FAKTOR OF ECONOMIC GROWTH**

The article is devoted to the study of innovation as a factor of economic growth from the historical and modern positions of economic theory. The innovation trend is versatile and the nature of the economic sectors is much vector. Given this diversity, the creation of conceptual schemes is required, which at the same time understands both the difference and the identity of innovation.

**Key words:** Innovation, economic growth, microeconomic analysis, private and public sectors, inventions, experience, offer an innovation, demand for innovation.

Дар зери таъсири илм ва пешрафти техникӣ ҳамаи низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва дар ҳудуди он сиёсати беруни иқтисодии давлатҳои алоҳида аз нав дидা баромада шуда ва тағиیر ёфта истодаанд. Аз ин рӯ фаҳмидан душвор нест, ки чаро назарияи микроиктисодӣ аз муаммоҳои тағииротҳои дарозмуддати иқтисодӣ холӣ монд. Яке аз ин сабабҳо дар он аст, ки инъикоси назарияи статикӣ аз динамикӣ дида, соддатар аст. Дар ин ҷо ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки вақте ин таҳавуллоти зеҳнӣ ба вучуд омад, рағбати иқтисодчиён ба рушди иқтисод коҳиш ёфта буд. Ин метавонад ҳам сабаб ва ҳам натиҷаи самтҳое, ки дар назарияи иқтисод минбаъд пайдо шудаанд, гарданд.

Гузориш дар таҳлили таносуби қувваҳо ҳам дар ҷаҳон тағиир ёфта истодаанд. Дар низоми таносуби қувваҳо омили муҳим ва асосӣ иқтидори илмӣ ва илмӣ – техникии миллӣ ва самаранокии он, инчунин самтҳои ба он равонакардашудаи истифодабарӣ инчунин сиёсати навоварӣ мебошад.

Дар ба вучуд омадани таносуби қувваҳо дар ҷаҳон бештар илм ва технология яке аз омилҳои муҳим ва асосӣ рушди иқтисоди миллии ҳар як кишвар шуда истодаанд.

Қисмати зиёди тадқиқотҳои иқтисодчиёни классики назарияи иқтисодӣ бо тағииротҳои дарозмуддати иқтисодӣ бахшида мешаванд. Ба ақидаҳои онҳо эътирофи пешрафти техникӣ ва ба вучудомадани сармоя, ки ба дигаргуншавии самтҳои таърихӣ оварданд ва ҳуди онҳо шоҳиди ин зуҳурот буданд, таъсири ҷиддӣ расонид. Агар Риккардо ва Малтус як қадар табиити ноумедона дошта бошанд, пешгузаштаи онҳо Смит ва пайравони зиёди анъанаи классикӣ дар оянда боварӣ доштанд, ки тағииротҳои дарозмуддати иқтисодӣ ин маънои пешрафти иқтисодиро доранд.

Тағииротҳои ҷиддии назариявии микроиктисодӣ дар фаъолияти фирма, ки бо технологияи дода шуда, амал мекарданд дар таърихи афкори иқтисодӣ нисбатан дертар инкишоф ёфта ва дар асарҳои илмию таълимӣ фақат баъд аз Ҷангӣ дуюми ҷаҳон мавқеи намоенеро ишғол карданд

Ҳамин тавр, дар аввали солҳои 50-уми асри гузашта вақте, ки бисёр иқтисодчиён аз нав ба навъҳои дарозмуддати рушди иқтисод майлу рағбат пайдо намуданд, онҳо дар назди интиҳоби ками тадқиқотҳои назариявии рушди иқтисод монданд. Яке аз аввалин кушишҳои ба вучуд овардани ин назария ба намуди таҳлили кейнсии инкишоф (динамика) эътирофи он аст, ки маблағгузорӣ дар як вақт ҳам

манбай тақозо ба молу хадамот ва ҳам сарчашмай афзуншавии тавлидоти молу хадамот шуда метавонад.

Барои он, ки алоқаи хуб бо тадқиқотҳои микроиқтисодии пешрафти илмӣ – техникӣ ба роҳ монда шавад, мулоҳизаи нисбатан мураккаб ва нозуке талаб карда мешавад; инчунин зарур аст моҳияттан фарқиятҳои байни соҳторҳои иқтисоди дарк карда шаванд.

Аз ин ҷо он тамсилai умумӣ интихоби муҳитеро, ки корхонаҳо барои навовариро ҷорӣ кардан бояд ба эътибор гиранд, аз ҷунин ҷузъҳо иборат буда метавонанд:

1. ҳусусияти нафъ (манфиатоварӣ) ва ҳарочот, нисбати он, ки оё навоварӣ ҷорӣ кард ё на, вақте, ки муассисаҳо қарор қабул менамоянд;

2. таъсири роҳ ва воситаҳое, ки интихоби истеъмолгарон ва ё қоидai ба танзимдарорӣ ба он ки чиро нафъовар шуморид;

3. таносуби байни «нафъ» ва васеъшавӣ ва ё ихтисори муассисаҳои мушахасс ва ё ҷузъвҳо;

4. ҳусусияти механизмҳое, ки ба воситai он як корхона дар бораи татбиқи навоварӣ дар корхонаи дигар оиди омилҳои мусоид ва монеъҳои он оғаҳӣ мейбад.

Бо ҷунин ҷараёни додашудаи навоварии муайян муҳити интихоб ҳусусияти тағиирот дар вақт нисбати истифодаи технологияи гуногунро ба вучуд меорад. Ва албатта муҳити интихоб, ки ба навъи корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ (НИОКР) таъсир мерасонад ва фирмаҳо дар соҳаҳои манфиатовар ҳисоб намуда, қабул менамоянд, алоқаи мутақобиларо ба вучуд меорад. Вале пеш аз ҳама бояд мо яке аз масъалаҳои концептуалиро бояд фаҳмонем.

Дар бисёр тадқиқотҳои технологӣ ҳадди аниқ байни фаъолияти «ихтирокорӣ» ва «навоварӣ» оварда мешавад. Ва ҳаминро қайд кардан лозим, ки навоварӣ ба маънӣ маҳдуд истифода мешавад ва фаҳмиши санҷидани технология дар таҷрибари дорад. Ин ҷудокуниҳо ҳанӯз аз «Назарияи инкишофи иқтисодӣ»-и Шумпетер бармеояд. Ҳарчанд ихтирои технология ҷузви асосии таҳлили вай набуд. Вай он муҳитеро тасвир карда буд, ки ба ихтирокори мустакил зарур буд барои он, ки қашфиёти худро ҷорӣ намояд, бо фирмажои мавҷудбуда ва соҳибкороне, ки фирмажои навро ба вучуд оварданӣ буданд муносибатҳои худро барқарор намояд.

Дар шароити мусир вақте, ки бисёр навовариҳо аз лабораторияҳои дохили фирмавии илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ ба вучуд меоянд, таносуби шумпетерӣ албатта кам манфиатовар аст, ҳарчанд имрӯз ҳам мисолҳои ихтирокороне, ки мунтазиранд, ихтирои онҳоро ки санҷида мебинад.

Бисёр вақт навовариро фирмажо ба мизочоне мефурӯшанд, ки онҳоро истифода менамоянд. Ҳамин тавр ҷараёни навоварӣ (бо фаҳмиши маҳдуд) ба ду қисм ҷудо мешавад: яъне ҳолате, ки навоварӣ ба вучуд меояд ва онҳое, ки ин навовариро истифода менамоянд,

Умуман ба қадом сектори иқтисод мол диққатамонро нанигаронем, мақсаднок аст ба фарқияти ду намуди навоварӣ сарфаҳм равем. Баъзе навовариҳо аз лабораторияҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавии фирмажои худи соҳаҳои иқтисодӣ бармеоянд. Дигар навовариҳо бошанд шакли таҷхизот, қисмҳои алоҳидай маводҳое, ки фирмажои мол супоранда пешниҳод менамояндро, мегиранд. Вале биёд

диқкатамонро аз ин фарқиятҳо ба дигар тарафи соҳаи иқтисодӣ равон мекунем, ки ҷараёни навовариҳои тозаро дорад, ки на ҳамаи онҳо ба ҳаёт мутобиқ мешаванд.

Азбаски доираи навовариҳои тоза ва хусусиятҳои соҳаҳои иқтисод бисёр васеанд, вазифаи таҳлилӣ аз он иборат аст, ки як схемаи концептуалие ба вучуд овардан лозим аст, ки дар як вақт ҳам ба фарқият ва ҳам монандии навовариҳо дарк карда шаванд.

Шарти зарурии ҳаётини навоварӣ дар он аст, ки баъди санчиш ин навоварӣ аз тарафи муассисаҳои таҷрибакунанда, ки бевосита муайян менамоянд, ки ин навоварӣ қабул карда шавад на мақсаднок эътироф карда мешаванд. Агар қарор карда шавад, ки доираи истифодаи навоварӣ васеъ карда шавад, ин маънои онро дорад, ки фирма маҳсулоти наверо тавлид менамояд ва ё ҷараёни истехсоли даромаднок аст, пизишк ба самаранокии табобат боварӣ дорад, органҳои маориф розӣ ҳастанд, методикаи нави таълимӣ ба таҷрибаи таълимӣ мусоидат менамояд ва сарфи ҳарочот мекунанд. Ва ҳамин тавр аз тарафи фирмажои навовар арзаи ин маҳсулотҳо ба ҷо оварда шуда, тақозои ин навовариҳо аз тарафи истеъмолкунандагон ҳам тарафи дигари муамои навовариро мекушояд.

Новобаста аз он ки ин навовариҳо дар фирмажои хусусӣ ва ё фардӣ ва ё давлатӣ ба вучуд оварда шудаанд, ду шакли механизми паҳншавии онҳо мавҷуд аст. Аз тарафи ҳуди фирмажое, ки ин навовариҳоро амалӣ менамоянд ва ба ин самт маблағҳои зиёде сарф мекунанд ва инчунин аппарати давлатӣ метавонад боиси васеъ паҳншавии навоварӣ гарданд ва баракс ба воситаи бунёди монеаҳо (патент) ин навовариҳоро аз байн баранд.

Дар ин бора баҳсҳои бисёре ҷой доранд. Вале дар охир ҳаминро бояд қайд кард, ки давлате, ки иқтидори зеҳни худро истифода намуда наметавонад, яъне ба ин самт маблағгузорӣ наменамоянд, дар оянда дар ҷаҳони рақобатпазир мавқеи муайянеро надошта, аз дигар қишварҳои аз ҷиҳати илмӣ-техникий пешрафта вобастагӣ пайдо намуда, на ба рушди иқтисоди миллӣ, баракс ба бебунёдӣ мерасад.

## АДАБИЁТ

1. Абелъ Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СпБ. 2008. стр. 280-323
2. Бобокалони Исомат, Маҳбубаи Маҳмурод. Назарияи иқтисод: Китоби дарсӣ. – Душанбе.: «Офсет», 2012. - 524с.
3. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990. – 296с.

УДК 336.76

Буриева М.Ч., Сангинова Ш.Э., Нурматов А.Р.

## ТОЧИКИСТОН ВА БОЗОРИ ҶАҲОНӢИ КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК: ЗАМИНА ВА ИМКОНИЯТҲОИ ВОРИДШАВӢ

Дар мақолаи мазкур муаммоҳои ташаккул ва рушди бозори коғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои воридшавӣ ба бозори ҷаҳонӣ

молиявӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллиф дар мақола сарчашмаҳои ҷалби сармоягузориро, аз қабили пасандозҳои аҳолӣ ва интиқоли маблагҳои муҳочирони меҳнатӣ омӯхта, имкониятҳои истифодаи онҳоро баҳри мукаммал гардонидани заминай манбаъвии иқтисодиёт нишон додааст. Нақши ҷамъиятҳои саҳомӣ ҳамчун фаъолтарин иштироқдорони бозори қоғазҳои қиматноки ватанӣ дига баромада шуда, шумораи ҷамъиятҳои саҳомии аз қайди давлатӣ гузашта дар динамика (давраҳои 2014-2018) мавриди таҳлил қарор гирифтааанд. Қайд гардидааст, ки яке аз мушкилоти асосии созмон додани бозори қоғазҳои қиматнок ба вучуд овардани зерсоҳтори он мебошад.

Инчунин дар вақти тадқики мавзӯй муаллиф имкониятҳои баромади Тоҷикистонро ба бозори ҷаҳонӣ дига баромада, барориши қоғазҳои қиматноки давлатӣ (евробондҳо)-ро ба бозори ҷаҳонӣ як қадами устувори рушди минбаъдаи бозори қоғазҳои қиматноки ватанӣ ва ҳамгириони он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ арзёбӣ намудааст.

**Калидвожаҳо:** биржа, бозори қоғазҳои қиматнок, бозори ҷаҳонӣ, пасандозҳои аҳолӣ, муҳочирати меҳнатӣ, интиқоли пулӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, «долларгардонӣ»-и иқтисодиёт.

**Буриева М.Ч., Сангинова Ш.Э., Нурматов А.Р.**

## **ТАДЖИКИСТАН И МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВХОЖДЕНИЯ**

В данной статье рассматриваются проблемы формирования и развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан и возможности выхода на мировой финансовый рынок. В статье автор рассматривает источники привлечения инвестиций, такие как сбережения и денежные переводы трудящихся-мигрантов, и показывает возможности их использования для улучшения ресурсной базы экономики.

Рассмотрена роль акционерных обществ как наиболее активных участников отечественного рынка ценных бумаг, а также проанализировано количество зарегистрированных акционерных обществ в динамике (2014-2018 гг.). Было отмечено, что одной из основных проблем при создании рынка ценных бумаг является создание его инфраструктуры.

Также в ходе изучения темы автор рассматривает возможность выхода Таджикистана на мировой рынок и рассматривает выпуск государственных ценных бумаг (еврооблигаций) на мировой рынок как устойчивый шаг в дальнейшем развитии внутреннего рынка ценных бумаг и его интеграции в мировую экономику.

**Ключевые слова:** фондовая биржа, рынок ценных бумаг, мировой рынок, сбережения населения, трудовая миграция, денежные переводы, акционерные общества, «долларизация» экономики.

**Burieva M.Ch. , Sanginova Sh.E., Nurmatov A.R.**

## **TAJIKISTAN AND THE WORLD SECURITIES MARKET: BACKGROUND AND OPPORTUNITIES FOR ENTRANCE**

This article discusses the problems of formation and development of the securities market in the Republic of Tajikistan and the possibility of entering the global financial market. In the article, the author considers the sources of attracting investments, such as savings and remittances of migrant workers, and shows the possibilities of their use to improve the resource base of the economy.

The role of joint-stock companies as the most active participants in the domestic securities market is examined, and the number of registered joint-stock companies in dynamics (2014-2018) is analyzed. It was noted that one of the main problems in creating a securities market is the creation of its infrastructure.

Also, while studying the topic, the author considers the possibility of Tajikistan entering the world market and considers the issue of government securities (Eurobonds) on the world market as a sustainable step in the further development of the domestic securities market and its integration into the global economy.

**Key words:** stock exchange, securities market, world market, population savings, labor migration, remittances, joint-stock companies, “dollarization” of the economy.

Мақсади асосии рушди бозори қоғазҳои қиматнок ҳамчун қисми чудонашавандай таркибии иқтисодиёт, ташкил кардани усулҳои самараноки ҷалби инвеститсияҳо, ҷамъоварӣ ва азnavтақсимкуни сармоя байнин соҳаҳои иқтисодиёт ва субъектҳои хоҷагидорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Аз таҷрибаи фаъолияти бозорҳои фондӣ дар мамлакатҳои ҳориҷ ва ҳамсоя маълум аст, ки гардиши муваффақонаи қоғазҳои қиматнок метавонад ба пешрафти иқтисодиёти қишвар таъсири мусбӣ расонад. Зоро ҳеч гуна иқтисодиёти муосири рушдкунандаро бе бозори фондӣ тасаввур кардан аз имкон берун аст. Бозори фондӣ аз рӯйи моҳияти ҳуд сармояҳои асосии ниҳодҳои муҳталифро муттаҳид намуда, ба инкишофи соҳаҳои ҷомеа таъсири воқеӣ мерасонад.

Бояд гуфт, ки масъалаи муҳим дар маркази рақобати ҳозираи ҷаҳон ин мубориза баҳри манбаъҳои сармоягузорӣ аст. Ҳусусан, дар шароити ҳозира татбиқи лоиҳаҳои рушд танҳо аз ҳисоби воситаҳои ҳудии корхона бе таъмини маблағ, бидуни ҷалби сармояҳои бузург имконнопазир буда, барои афзоиш ва ба ракобатпазирӣ ноил гаштан, монеа эҷод меқунад. Кулли корхонаҳои ватаний аллакай имрӯз ба зарурати ҷустуҷӯи манбаъҳои ивазкунандай маблағтаъминкуни сармоягузорӣ дучор омадаанд [3, саҳ.10].

Неруи сармоягузории амалинагардидаи пасандозҳои ҳусусӣ натиҷаи он аст, ки аҳолӣ дар бисёр мавриҷҳо амсилаҳои гайрисармоягузории пасандозкуниро интихоб менамоянд. Он қисми пасандозҳое, ки аҳолӣ ба сармоягузорӣ равон менамоянд, навъи маҳсуси пасандозҳоест, ки ҳадафи асосии онҳо маблағгузорӣ ба дороиҳои даромадоваранд аст. Чунин навъи пасандозҳо ба болои он пасандозҳои зарурӣ мебошанд, ки бо мақсадҳои истеъмолӣ истифода бурда мешаванд.

Аз нуқтаи назари қонеъгардонии талаботи минбаъдаи онҳо ҳамчун маҷмӯи воситаҳое, ки дар фондҳои пасандозии сармоягузорӣ ва фондҳои пасандозӣ барои ҳолатҳои пешбининашуда, ё ин ки пиронсолӣ андӯхта мешаванд, баромад менамоянд.

Қисми даромади пасандозшуда барои ҳариди неъматҳои моддӣ ва қисми дигари он ба амонатгузорӣ равона карда мешаванд. Маҳз ҳамин намуди пасандозҳо барои сармоягузорӣ таъйин гардидаанд.

Ба ибораи дигар, маҳз ҳамин қисми андӯхташавандай даромади аҳолӣ, ки ба василаи воситаҳои карзӣ, амонатҳо, қоғазҳои қиматнок ба бозори молия равона мегарданд, пасандозҳои сармоягузории аҳолӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, метавон чунин пасандозҳоро дар бозори фондӣ ба муомилот гузошт. Ин фондҳо дар маблағгузорӣ дори имконоти нодир буда, барои ҷалб кардани сармоягузорон бояд ҳамаи имконоти ҳудро истифода баранд. Аҳолӣ дар бозори фондии миллӣ ба сифати сармоягузорони инфириодӣ фаъолият карда, ба муқаммал гардонидани заминаи манбаъвии иқтисодиёт мусоидат менамояд. Барои ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузории аҳолӣ тарҳрезии тадбирҳои ислоҳгаронаи танзимоти

давлатӣ зарур аст, ки ин кор барои инкишоф додани механизмҳои ҷубронии ҳимояи сармоягузорон, аксуламали фаъолияти пирамидаҳои молиявӣ, ба вучуд овардани шароит ва идораи моҳиронаи бастаи сармоявии инфириодӣ равона мегарданд. Дар маҷмӯъ, тадбирҳои андешидашуда бояд ба вусъат ёфтани маблагузории инфириодӣ, инчунин ба баланд гардидан таъсири мусбати он ба самаранокӣ, бозоргирӣ ва ғунҷоиши бозори миллии қоғазҳои қиматнок нигаронида шаванд.

Дигар манбаи ҷалби маблагҳо ба бозори фондӣ ин интиқоли маблагҳои пулии муҳочирон аст. Айни ҳол муҳочирати меҳнатии бурунмарзӣ ва интиқоли пул дар рушди иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон нақши муҳим мебозанд. Иқтисодиёти Тоҷикистон ба интиқоли пул эҳтиёҷоти қалон дорад. Бино ба маълумоти оморие, ки мақомоти Федератсияи Русия пахш кардааст, баъди чанд соли қоҳиши паёпай, соли 2018 ҳаҷми пули фиристодаи муҳочирон-манбаи аслии даромади ҳазорон хонаводаи тоҷикистонӣ афзуҷа, ба \$1 миллиарду 900 миллион расид. Дар ин рӯйхат Ӯзбекистон бо қабули \$2 миллиарду 50 миллион аз Тоҷикистон пешсаф аст [5, с.4].

Тадқиқотҳои Ташкилоти байналмилалии муҳочират оид ба интиқоли маблагҳо аз тарафи муҳочирон нишон дод, ки муҳочирони тоҷик ҳар сол аз 20 то 50%-и даромади худро, ки ба ҳисоби миёна 400 доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд, ба Тоҷикистон ирсол менамоянд. Маблағи боқимондаи пулиро барои барасмиятдарории ҳӯҷҷатҳо, будубош ва рӯзгузаронии хеш ва гайра сарф менамоянд. Ҳар сол тақрибан 11,2%-и оилаи муҳочирони тоҷик дар ҳаҷми 2000 доллари ИМА, 25,9% - 1,5-1,7 ҳазор доллар, 25,4 % - 1000 доллар, 22,4 % - 500 доллар, 7,3% - 200 доллар ва 4,9% ба андозаи 100 доллари ИМА ба даст меоранд. Зарур аст қайд намоем, ки 2,9%-и муҳочирони дар ҳориҷбуда, бо сабаби барор ҳагирифтани корашон ва дигар сабабҳо ба оилаҳои худ маблағ фиристода наметавонанд [2].

Истифодай иқтидори интиқоли маблагҳои пулии муҳочирон на фақат ба ҳалли масъалаи пурра сафарбар намудани пасандозҳои доҳилӣ ва табдили онҳо ба олоти сармоягузорӣ мусоидат менамоянд, инчунин ин раванд, дар заминаи истифодай асьори миллӣ, барои бартараф намудани оқибатҳои «долларгардонӣ»-и иқтисодиёт равона мегарданд. Зиёд кардани андозаву ҳиссаи манбаъҳои доҳилӣ, дар маҷмӯи маблагузорӣ ба инкишофи иқтисодии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар дурнамо қарзҳои бурунмарзии иловагӣ аз ҳисоби васеъ намудани ҳудуди бехатарии истифодай онҳо ҷалб карда шуда, иқтидору самаранокии бозори молияи ватанӣ баланд бардошта шавад.

Илова ба системаҳои интиқолии байналхалқии махсусгардонидашуда, системаҳои интиқоли пулии Россия: Анелик, Быстрая почта, Contact, Privat Money, Юнистрим, Золотая Корона, Форсаж, БЭСТ ва гайра хизмат мерасонанд. Онҳо дар заминаи созмонҳои қарзгирии бонкию гайрибонкии Россия ташаккул ёфтаанд ва асосан, барои интиқоли маблагҳо ба қишиварҳои ИДМ махсус гардонида шудаанд.

Бояд қайд кард, ки бозори мусири молиявӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз ба дарачаи кофӣ инкишоф наёфтааст. Дар ҷумҳурии мо барои ба танзим даровардани бозори қоғазҳои қиматнок заминаи қонунгузорӣ тарҳрезӣ шудааст. Ин замина аз бозори аввалиндарава ва дуюминдарава қоғазҳои қиматнок иборат аст. Барои он ки бозори дуюминдарава қоғазҳои қиматнок самаранок амал кунад, лозим аст, ки мо бозори аввалиндарава ғаъол гардонем. Ба ҳайси фаъолтарин иштирокдорони бозори қоғазҳои қиматноки ватанӣ ҷамъиятҳои саҳомӣ ба майдон баромада истодаанд. Аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 38 ҷамъияти саҳомӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки аз онҳо 16 ҷамъияти саҳомӣ ба бахши давлатӣ ва 22 воҳиди дигараш ба бахши ҳусусӣ рост меоянд [3].

**Диаграмма 1. Шумораи чамъиятҳои саҳомии аз қайди давлатӣ гузашта**



Қайд кардан бамаврид аст, ки санаи 28 август то 8 сентябри соли 2017 гуруҳи кории коршиносони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати намояндагони Дастиғоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо бонкҳои сармоягузории «Райффазенбанк» ва «Ситибанк» дар воҳӯрӣ бо сармоягузорони азими давлатҳои ИМА, Англия ва Швейтсария ширкат варзиданд. Зимни воҳӯриҳо муаррифии барориш ва фурӯши қоғазҳои қиматноки давлатиро ба маблағи 500 млн. долл. ИМА барои идомаи соҳтмони НБО «Роғун» бомуваффақият пешниҳод намуданд. Вомбаргҳои давлатӣ ба сармоягузорони ИМА (38%), Британия Кабир (24%), Давлатҳои Иттиҳоди Аврупо (35%) ва Осиё (3%) фурӯхта шуданд. Дар натиҷаи ба бозори молиявии ҷаҳонӣ баровардани вомбаргҳои давлатӣ имкон фароҳам оварда шуд, ки таваҷҷӯҳи сармоягузорони ҳориҷӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон бештар гардад. Бояд қайд намуд, ки барориши қоғазҳои қиматноки давлатӣ (евробондҳо) ба бозори ҷаҳонӣ як қадами устувори рушди минбаъдаи бозори қоғазҳои қиматноки ватанӣ ва ҳамгириони он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад.

Яке аз мушкилоти асосии созмон додани бозори қоғазҳои қиматнок ба вучуд овардани зерсоҳтори он мебошад. Барои инкишоф додани зерсоҳтори бозори қоғазҳои қиматнок ва ба биржа ҷалб шудани қоғазҳои қиматноки интишоргарони ватанӣ биржай нав - Биржай Фондии Осиёи Марказӣ ташкил карда шудааст. CASE – Central Asian Stock Exchange моҳи апрели соли 2015 ҳамчун платформа барои хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок дар Тоҷикистон ташкил карда шудааст.

Ба миён омадани биржай фондии мазкур дар роҳи таъсиси бозори муташаккили қоғазҳои қиматнок дар Тоҷикистон қадами устувор ҳоҳад гардид. Биржай Фондии Осиёи Марказӣ барои иқтисодиёт дар маҷмӯъ ва барои корхонаҳо дар ҷумҳурӣ манфиатовар аст. Албатта, ин барои ҳудмаблағгузорӣ дар соҳтори иқтисодиёт василаи хубест. Баровардан ва ба фурӯш расондани саҳмия барои инкишоф додани корхонаи ҳуд маблағ меорад ва манфиатбахш аст, нисбат ба он ки масалан, қарз гирифта шавад. Агар саҳмияҳо дар бозори доҳилӣ фурӯхта шаванд, манбаъҳои иловагие, ба мисли сармояҳо аз сармоягузорони ҳориҷӣ пайдо мешаванд, ҳаҷми сармоя дар мамлакат афзун мегардад. Лекин, аз ҳама асосиаш ин аст, ки фаъолияти биржа бояд ба ҳадди кофӣ шаффоф бошад ва босамар фаъолият қунад. Дар оғози фаъолият биржай мазкур хариду фурӯши қоғазҳои қиманокро ба роҳ монда, аз соли 2016 бояд амалиётҳоро бо қоғазҳои қиматноки ҳосилавӣ анҷом медод. Мақсади асосии рушди бозори қоғазҳои қиматноки дуюминдарача ва биржаҳои фондӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ, тақсимоти самараноки сармоя байни соҳаҳои иқтисодиёт, фаъолгардонии эмиссияи саҳмияҳои ширкатҳои ватанӣ ва муомилоти онҳо дар биржаҳо мебошад. Рушди

бозори көгөзхөй қиматноки дуюмндарача, инчунин дар чоришавии сармояи беруна ба иқтисодиёти кишвар заминаҳои мусоид мегузорад.

Хүкумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар сатҳи қонунгузорӣ дар самти ташаккуи муҳити мусоиди сармоягузорӣ дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти кишвар ислоҳоти гуногунро мегузаронад. Дар қатори чораҳои қабулгардидаи Хүкумати Ҷумхурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтаргардонии муҳити сармоягузорӣ ташаккул ва татбиқи базаи меъёрию ҳуқуқӣ мавқеи маҳсусро қасб намудааст. Базаи меъёрию ҳуқуқӣ дар ин самт аз Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ», Стратегияи миллии рушди Ҷумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 маншаш мегирад, ки дар онҳо афзалиятҳои соҳаҳои иқтисодиёти кишвар барои сармоягузорӣ муқаррар гардиданд.

Дар маҷмӯъ, бо дигар санадҳои қонунгузорӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷио ватаний дастгирии соҳторҳои бозорӣ ва инкишофи низомҳои тиҷоратӣ, молиявӣ ва бонкӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар навбати ҳуд, рушди устувори иқтисодиёти мамлакатро ба назар гирифта, Хүкумати Ҷумхурии Тоҷикистон дар солҳои охир оид ба беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ тадбирҳои муайян андешида истодааст.

Бояд қайд кард, ки барои ҷалби сармояи хориҷӣ, сараввал, бояд иқлими мусоиди сармоягузорӣ фароҳам оварда шавад.

Аз ин рӯ, роҳҳое, ки ҷалби сармояи хориҷиро таъмин менамояд, инҳоянд:

- устувории вазъи сиёсии мамлакат;
- такмил додани низоми андоз;
- аниқ будани номгӯи лоиҳаҳо оид ба сармоягузорӣ ва тавсифи онҳо ба ҳар як соҳа ва ноҳия;
- пешниҳод кардани баҳои муммайизон (баҳои техникӣ, молиявӣ, экологӣ ва ғайра) барои ҳар як лоиҳа;
- ташкили минтақаҳои озоди сармоягузорӣ.

Рушди сармоягузориҳо бидуни истифодаи василаҳои бозори фондӣ имконнопазир аст. Ин зуҳурот дар раванди сармоягузорӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунад, зеро пайваста бо қарз, көгөзҳои қиматнок ҳамчун воситае хидмат мекунанд, ки бо ёрии онҳо андӯҳти маблағҳои пулҳои муваққатан озод ва сармоягузорӣ карда шудани онҳо дар соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт сурат мегирад.

Таҳлили имрӯзай көгөзҳои қиматноки ҷумхурӣ аз рӯи музоядаҳо ва аҳборотҳои воситаҳои аҳбори умум дар солҳои 2014-2018 гузаронидашуда, муайян кард, ки ҳолати истифодабарии көгөзҳои қиматнок, аз он ҷумла саҳмия, вомбаргҳо, васиқаҳо то имрӯз хеле суст ба роҳ монда шуданд. Гарчанде ки имрӯз заминаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии бозори ватании көгөзҳои қиматнок ташаккул ёфтаанд, инфрасоҳтори муайян ба вучуд оварда шуда, шумораи зиёди иштирокчиёни касбии бозор пайдо шуда бошанд ҳам, аммо бозори көгөзҳои қиматнок вазифаҳои пешбурди сармоягузориро барои рушди иқтисодёт ба пуррагӣ иҷро накарда истодааст. Дар рушди бозори көгөзҳои қиматнок муаммоҳои зиёде ҷой доранд, ки инҳоянд:

- бесамар вучуд доштани механизми мавҷудаи танзими давлатии бозори көгөзҳои қиматнок;
- ҳифзи нокифояи фаъолияти сармоягузорӣ, мавҷуд набудани низоми самараноки ҳифзи ҳуқуқии моликият, инчунин заминаи меъёриӣ, ки ҷавобгариро барои қонунвайронкунӣ дар бозори көгөзҳои қиматнок муқаррар менамояд;
- рушд наёфтани ҷузъҳои алоҳидай инфрасоҳтори бозори көгөзҳои қиматнок;
- нововарии сармоягузорони ватаний ба бозори көгөзҳои қиматнок;
- набудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи бозори көгөзҳои қиматнок ва сатҳи пасти ҳуқуқии саҳмдорон ва сармоягузорони ватаний;

- сатҳи баланди хатари бозори қоғазҳои қиматнок, мавҷуд набудани низоми кафолат ва сүгурта барои сармоягузорӣ ва идоракуни хавфҳо;
- мавҷуд набудани бонкҳои сармоягузории дохилӣ.

Дар натиҷаи тадқиқот ҳулосаҳо ҷиҳати бартараф соҳтани муаммоҳои ҳалношуда дар ин самт пешниҳод карда мешавад, аз ҷумла:

1. Қоғазҳои қиматнок як дараҷае самарабаҳаш нестанд, ки нарҳи номиналии онҳо аз рӯзи барориш то ҳол тағиیر наёфта, дар бозор бо ҳамон нишондиҳандаҳо ҷойгир карда мешаванд. Мисоли чунин қоғазҳои қиматнок саҳмияҳои НБО Рӯғун, Вомбаргҳои бурдноки дохилии ҶТ ва г. шуда метавонанд;

2. Чорабиниҳои паҳн намудани қоғазҳои қиматнок дар ҷумҳурӣ аз рӯи маълумотҳои ҷойдошта дар дараҷаи паст қарор доранд. Ин ҳолат дар корхонаҳои давлатӣ ва ҷӣ саҳомӣ ҷой дорад.

3. Барои татбиқи ҳамаҷонибаи паҳншавии қоғазҳои қиматнок бояд масъалаҳои зерин дар муҳокима ва ҳисоботҳо назаррас бошанд:

3.1. Барои истифодабарӣ ва таъмини фоида ҳар як қоғази қиматнок бояд нишондиҳандаҳои хоси худро дошта бошанд ва аз рӯи онҳо истифодабарӣ пеш бурда шавад;

3.2. Дар паҳнкунии қоғазҳои қиматнок ва шаклҳои барориши онҳо реклами бозоргонӣ ҷӣ барои объектҳои стратегӣ ва ҷӣ дар дигар сатҳҳо ҷой надорад, ин ҳолат бояд барқарор шавад;

3.3. Яке аз масъалаҳои қалидӣ дар самти мазкур таъмини натиҷаи фаъолияти сармоягузорӣ маҳсуб меёбад. Сармоягузор то он вақте, ки натиҷаи фаъолияти сармоягузориашро ба даст наоварад, ба бозор ҷалб карда намешавад. Аз ин лиҳоз механизми ҷалби омма дар ташвиқоти ҷалби сармоягузорон ба бозори қоғазҳои қиматнок бояд мавриди истифода қарор дода шавад;

3.4. Ҳалли масъалаҳои истифодабарии қоғазҳои қиматнок ҷорӯза набуда, бояд ҳамеша дар муҳокима идораҳои давлатӣ ҷой гиранд, яъне ба таври лозимӣ ҳар як давраи ҳисбот ба қоғазҳои қиматнок дикқат додан лозим аст:

4. Барои васеътар истифода бурдани қоғазҳои қиматнок бояд таҷрибаи кории корхонаҳои давлатҳои Ғарб ва ҳамсоягон омӯҳта шаванд, чунки дар онҳо ҷиҳати самти мазкур навигариҳо хеле зиёданд;

5. Камбудии асосии қоғазҳои қиматнок он шуда метавонад, ки то ҳол нишондиҳандаҳои онҳо ҳамчун нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар мачаллаҳо, матбуот ва нашрияҳои оморӣ дар сатҳи умум ва соҳаҳо оммавӣ карда намешаванд, ки боиси ҷалб ва паҳн кардани қоғазҳои қиматнок мегардад;

6. Барои таблиғи васеъи қоғазҳои қиматнок дар сатҳи ҷумҳурӣ мачаллаи илмию истеҳсолии «Қоғазҳои қиматнок» ҳамчун нашрияи даврагӣ бароварда шуда, дар ҷомеа паҳн карда шавад.

Вобаста ба ҳолати истифодабарии васиқа (*вексель*) қайд кардан бамаврид аст, ки то ҳол мардуми тоҷик истифодабарии онро аз ҳуд накарданд. Исботи ин гуфтаҳо бо истифодаи васиқаҳо тасдиқ ёфтааст. Барои паҳн кардани васиқаҳо дар муомилот лозим аст, ки намудҳои гуногуни васиқа (vasiқai oddī-solo ва vasiқai intiqolī-trattta) дар амалиётҳои байни субъектҳои ҳочагидорӣ мавриди истифода бояд қарор дода шаванд. Мутаассифона ин намуди васиқаҳо ба таври лозимӣ дар таҷрибаи бозори қоғазҳои қиматноки ватанӣ истифода намегарданд. Барои он, ки васиқаҳо дар байни омма эътибор пайдо намоянд, бобати баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ дар матбуот олимону мутахassisони соҳавӣ аз ҷиҳати илмӣ бартарии онҳоро нишон дода, мақомотҳои давлатӣ асл (подлинность) будани онҳоро зери назорати ҳуд қарор диханд.

Ҳулоса, итмиони комил дорем, ки гуфтаҳои дар боло овардашуда ҳамчун роҳнамо ҷиҳати бартараф соҳтани камбудихои зикршуда истифода гардида, дар рушди минбаъдаи бозори қоғазҳои қиматнок мавриди истифода қарор мегиранд.

## АДАБИЁТ

- 1.Қонуни ҶТ “Дар бораи көгазҳои қиматнок”. Душанбе, 28.07.2011.
- 2.Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие М. Дело и Сервис, 2017. -512 с.
- 3.Левченко Л.В., Коновалова М.Е., Кузьмина О.Ю. Современное состояние и тенденции развития российского рынка акций // Вопросы экономики и права. 2017. № 11 (113). С. 14.
4. Ниг:<http://www.fergananews.com/articles/>.
- 5.Рўзномаи Толькистон, №1-2(1304) 09.01.2019 с.С.4
6. Соловьев П.В. Евробумаги. Рынок евробумаг // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2017. № 13. С. 99.
7. Черниговская Д.Р., Тахумова О.В. Современные тенденции развития мирового фондового рынка // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. Сб. науч. ст. студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей / Под. общ. ред. Т.М. Сигитова. Пермь, 2017. Вып. 12. С. 68.

УДК: 334.012.6

Шоҳназари Х.Ғ., Тагаев Б.Ш.

### ТАНЗИМИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ГУМРУКӢ ДАР ДАСТГИРИИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ВА РУШДИ СОДИРОТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола роҳҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бешубҳа вусъат ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва дастгирии он аз ҷониби мақомоти гумрук бо мақсади зиёд кардани иқтидори содиротии кишвар ва тағйирдодани соҳтори содироти мамлакат мебошад, ки ба андешаи мо, зарур аст, ки дар ин самт тадбирҳои оддии маъмурии танзимкунандай давлатӣ ҷорӣ карда шавад. Тавассути татбиқи ислоҳот фазои мусоиди соҳибкориву сармоягузорӣ фароҳам гардида, шарикии давлат бо бахши хусусӣ густариш пайдо кард ва Тоҷикистон тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ солҳои охир се маротиба ба қатори 10 кишвари ислоҳотгари пешсаф доҳил гардид. Ҳукумати мамлакат барои таъмини рушди минбаъдаи кишвар ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим ҷараёни ислоҳотро дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ вусъат мебахшад». Вазъи имрӯзаи фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ бо дарназардошти таъсири омилҳои берунӣ талаб менамояд, ки ба соҳибкорон имтиёзҳои бештар пешниҳод карда шаванд.

**Вожаҳои калидӣ:** танзими гумрукӣ, хизматрасониҳои гумрукӣ, мақомоти гумрук, соҳибкории истеҳсолӣ,,дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ,чораҳои протексионистӣ, либералӣ, маъмуриӣ, иқтисодӣ, тарифӣ, гайритарифӣ, химояи соҳибкорӣ, сармоягузорӣ.

**Шохназари Х.Г., Тагаев Б.Ш.**

## **РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

В статье рассматриваются эффективные пути развития национальной экономики Республики Таджикистан, в частности, развития производственного предпринимательства, а также поддержка производственного предпринимательства со стороны таможенных органов с целью увеличение экспортного потенциала страны и изменение структуры экспорта страны, что, по нашему мнению, является необходимым также ведение новых административно-регулирующих мер в данной области. Введение новых мер будет способствовать и создавать благоприятные условия развитию предпринимательства и инвестиции, а также взаимодействию государства и частного сектора. По анализу Международного валютного фонда Республику Таджикистан в последние годы три раза подряд включала в список десятки ведущих стран реформаторов. Правительство Республики Таджикистан для дальнейшего развития страны и привлечение инвестиции принимает меры для улучшение инвестиционного климата и развития предпринимательство. Сегодняшнее положение предпринимательской деятельности и инвестиции с учетом внешних воздействий требует предоставленные предпринимателям дополнительных льгот и преимуществ.

**Ключевые слова:** таможенное регулирование, таможенные услуги, таможенный орган, производственное предпринимательство, поддержка производственного предпринимательство, протекционные меры, либеральные меры, административные меры, экономика, тарифы, нетарифные меры, защита предпринимательство, инвестиции.

**Shokhnazari Kh.G., Tagaev B.Sh.**

## **REGULATION OF CUSTOMS SERVICES IN THE PROCESS OF SUPPORTING INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP AND EXPORT DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article discusses the effective ways of developing the national economy of the Republic of Tajikistan, in particular, the development of industrial entrepreneurship, as well as the support of industrial entrepreneurship by the customs authorities in order to increase the country's export potential and change the country's export structure, which, in our opinion, also requires new administrative and regulatory measures in this area. The introduction of new measures will contribute to and create favorable conditions for the development of entrepreneurship and investment, as well as interaction between the state and the private sector. According to the analysis of the International Monetary Fund, the Republic of Tajikistan has included dozens of leading reformer countries three times in a row in recent years. The Government of the Republic of Tajikistan for the further development of the country and attracting investment takes measures to improve the investment climate and the development of entrepreneurship. The current situation of entrepreneurial activity and investment, taking into account external influences, requires additional benefits and advantages provided to entrepreneurs.

**Key words:** customs regulation, customs services, customs authority, industrial entrepreneurship, support for industrial entrepreneurship, protection measures, liberal measures, administrative measures, economy, tariffs, non-tariff measures, protection of entrepreneurship, investments.

Системаи гумрукӣ ва танзими хизматрасониҳои он яке аз муҳимтарин ниҳодҳои ҳифзи иқтисодиёти миллии ҳар як кишвари рӯ ба инкишоф ба ҳисоб меравад, ки он метавонад ба дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ, таъмини бозори дохили бо маҳсулотҳои ватаний инчунин ба ҳимоя ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар кишвар саҳмгузор мебошад.

Дар навбати худ, танзими гумрукӣ ваколати истисноии давлат мебошад ва он тавассути фаъолияти мунаzzами мақомоти қонунгузор, икроия ва судӣ дар доираи салоҳиятҳои пешбининамудаи Конуститусия, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз онҷумла ба воситаи нақши хизматрасониҳои гумрукӣ амалӣ карда мешавад.

Вазифаи танзими гумрукӣ - таъмини амнияти миллӣ, аз ҷумла амнияти иқтисодии кишавар, ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими шахсият, ҷамъият ва давлат дар самти интиқол додани мол ва воситаҳои наклиёт, иборат мебошад. Дар ин росто, муайян намудани мамнуъияту маҳдудиятҳо барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, аҳлоқи чомеа, сиҳатии омма, моликият, сарватҳои таърихи фарҳангӣ ва ғайра равон карда шудаанд. Илова ба ин, муқаррароти зерин вазифаҳои танзими гумрукӣ мебошанд:

- муҳаёт намудани шароити мусоид барои рушди истеҳсолоти ватаний ва бозори дохилӣ;
- ташаккули бучети давлатӣ аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ (боч, андоз ва ғайра);
- ҳамгирии иқтисодиёти кишвар ба иқтисодиёти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ.

вазифаҳои муҳимро ба монанди ҳифзи молистеҳсолкунандагони дохилӣ ва ғанӣ гардонидани бучети давлатӣ ба амал мебарорад.

Яке аз масъалаҳои муҳимтарини рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бешубҳа вусъат ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ мебошад, ки ба андешаи мо, зарур аст ки дар ин самт тадбирҳои оддии маъмурии танзимкунандай давлатӣ ҷорӣ карда шавад. Бешубҳа рушди тамоми ҳоҷгии ҳалқ ва маҳсусан дастгирии соҳибкорон бо сиёсати хирадманданаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давлати соҳибистиқоли мо бечуну ҷаро ба амал бароварда шудаистодааст. Ба воситаи амалишавии ислоҳот иқлими бо манфиати фаъолияти сармоягузорию соҳибкорӣ мусоид гардида, шарикӣ давлат бо бахши ҳусусӣ рушд пайдо ҳоҳад кард ва Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷагирии маълумтҳои созмонҳои байналмилалии молиявӣ солҳои охир се маротиба ба қатори 10 кишвари ислоҳотгари пешсаф шомил гардид. Ҳукумати кишвар бо марои таъмини устувори рушди минбаъдаи мамлакат ва диққати зиёди худро ба сармояи мустақим раванди такмилдиҳро дар масоили беҳтар намудани иқлими сармоягузорӣ ва ҷараёни фаъолияти соҳибкории истеҳсоли ва дастгири он вусъат бахшада рушди содироти кишваро аз ин лоҳиз таъмин ҳоҳад намуд.». Шароити мусоири ҷараёни фаъолияти дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва маблағгузориҳои мустақими дохилию ҳориҷӣ бо назардошти омилҳои таъсири берунӣ тақозо менамояд, ки имтиёзҳои бештари андозию гумрукӣ ба соҳибкорон пешниҳод карда шаванд. [1.C.15]

Мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи ташаккулёбии худро ба анҷом расонида, такмили заминаҳои ҳукуқӣ ва моддию техникаи мусоири мақомоти гумрукро дар асоси тавсияҳои созмони умумиҷаҳонии гумрукӣ вобаста ба ҷараёни ноустувори вазъи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва минтақа тақвият дода, дар доираи сиёсати иқтисодиёти кишвар ҷиҳати ташаккули устувории савдои ҳориҷӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии таъриҳӣ босубот фаъолият менамояд ва ба воситаи таъмини вазифаи протексионистии худ мол истеҳсолкунандагони ватаниро ҳангоми ҷорӣ намудани бочҳои ҳусусияти иқтисоди дошта (зиддиенпенгӣ, ҷубронӣ ва маҳсус) ҳимоя намуда ба шарикони тиҷоратии бевичдононаи худ ҷораҳои ҷавоби меандешад. [2.C.45]

Боҷҳои гумрукии хусусияти иқтисоди дошта (зиддиDEMпингӣ, ҷубронӣ ва маҳсус,) мансуб ба молҳое, ки ба сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, мумкин аст тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан ҷорӣ гардад. Дар вақте, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ гардидани ин намуди боҷҳои гумrukӣ давлат ба шарикони тиҷоратии бевичдононаи худ чораи ҷавоби медиҳад. Фишангҳои ҳивзномой (протексионизм) аз ҳама пеш барои ҳимоя намудани самари ихтисадиёти милли, ба муборизаи тиҷорати хориҷӣ, амалӣ мегардат. Дар ин ҳолат, саҳми танзими хизматрасониҳои гумrukӣ дар ҷорӣ намуданӣ ҳадуфу фишангӣ таъсир расонӣ оид ба рушди тиҷорати хеле назаррас мебошад. Яъне ин чора баҳимояи бозори дохили аз рақобати хориҳи мебошад.

Боҷҳои гумрукии хусусияти иқтисоди дошта дар ҳамон ҳолат ҷорӣ карда шавад, ки моли воридгардида аз руи нигоҳи хусусияти иқтисоди ба моли истеҳсоли ватани бо хусусияти ҳамчинс ва ё шабех, ки дар муомилот ба моли ватани бевосита ба нархи он ё дигар омилҳо таъсир мерасонад, бояд ҷорӣ карда шавад.

Дар такмили танзими хизматрасониҳои гумrukӣ ва нақши он дар замони муосир барои дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва танзими давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷиро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунем:

### **1. аз рӯи самти таъсиррасони ба протексионисти ва либерали (озод)**

**Сиёсати протексионистӣ** (ҳивзномои) ин ҳимояи намудани мол истеҳсолкунандагони ватани аз рақобати ногувори хориҷи мебошад, ки ба воситаи ҷорӣ намудани боҷҳои гумрукии хусусияти иқтисоди дошта, яъне маҳсус, зиддиDEMпингӣ ва ҷубронӣ амали карда мешавад.

**Чораи либералий** ин чунин мазмунро дар бар мегирад, ки мамлакат аз мудоҳила намудан ба савдои хориҷӣ канорагирӣ (худдорӣ) менамояд ва то як вақти муайян мушкилотҳои доду гирифти ҳамагуна молҳои аз сарҳади гумrukӣ интиқолшавандаро мутобиқи қоидаҳои талаботӣ муомилоти озоди иқтисодиёти бозорӣ амалӣ мегардонад. Мароми ҷораи либералий ба қоҳиш додани маҳдудиятҳои савдои хориҷи равона мегардат, ки дар ҳолат рақобат бо шарикони берунӣ ва соҳибкорони ватани афзун мегардат. Мақсади дигари асосии ин ҷора дар он мебошад, ки ҳангоми истеҳсоли мол аз ҷониби соҳибкорони ватани ба сифат ва хусусиятҳои молҳои истеҳсолкардаашон диқати ҳамаҷониба дода ва ҳам бозори дохилӣ ва ҳам бозорҳои ҷаҳониро бо моли истеҳсолкардаи худ фарро гиранд. Зоро, ки тавассути ҷораи протексионизм танҳо ба ҳимояи соҳибкорони истеҳсолӣ равона мегардат, аммо дар татбиқи ҷораи либералий ба инҳисорӣ (манополия) таъсир мерасонад ва соҳибкорони ватани ба рақобатпазирии молҳои худ дар дохил ва хориҷӣ қишвар ҷораҳо меандешанд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки агар дар қишвар мол истеҳсолкунандагони ватани тавассути мақомоти гумruk ҳангоми воридот дар сарҳади гумrukӣ ба воситаи ҷораи протексионизм ҳимоя карда мешавад ва ҳангоми содироти мол аз сарҳади гумruкии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳибкорони мо фишавнгҳо даҳлдор аз ҷониби гумrukҳои давлатҳои хориҷӣ андешида мешавад, ки танҳо дар ин ҳолат мол истеҳсолкунандагони ватани бо моли қобили қабқули харидорон ва пешниҳоди молу маҳсулоти баландсифат ва рақобатпазир дар бозорҳои ҷаҳонӣ бояд ворид шаванд, ки рушди содироти қишваро таъмин намоянд ва хусусияти хоси ҷораи либерилиро ҳангоми истеҳсоли мол ба инобат гиранд.

### **2. вобаста ба хусусиятҳои таъсир ба иқтисоди ва маъмурий.**

**Усули маъмури** — аз чониби мақомоти хокимияти давлати қабул гардидан асноди қонуни ва меъёри, дар шакли санадҳои меъёри ҳуқуқи аз қабили (, Кодекси гумруки, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон қарору фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дигари мақомоти иҷроияи хокимияти давлатӣ ба ҳисоб мераванд, ки раванди амалишавии фаъолияти савдои беруниро ба низом дароварда рақибони савдои хориҷиро ўҳдадор меномояд, ки тартиби маҳдудиятҳоро аниқ ва мушкилотҳои дигарро қатъиян таъмин ва нигоҳдорӣ кунанд. Масалан ин равиши (усул) маъмурӣ ба роҳдои бевоситаи маҳдудиятҳои содиротӣ ва воридотро дар бар мегирад. Ба усули маъмурии танзими фаъолияти савдои хориҷӣ инҳо шомил мебошанд: хиссакунони, ҳавозномакунони (литсензиякунони), эмбарго, назорати асьори, маҳдудиятҳои маъмури.

**Усули иқтисоди** ин иқдоме (чора) дониста мешавад, ки Ҳукумати кишвар бо иқтидори иқтисодиёташон чораҳо роҳ андози карда, шароити созгор нисбати рушди доду гирифти савдои хориҷӣ, тавозуни пардохтҳои гумрукӣ инчунин ҳавасмандии амалиётҳои содиротӣ ва воридотиро дар кишвар дар назар дорад.


Бо ин восита кишвар имконият пайдо мекунанд, ки аз буйҷетӣ давлатӣ ҷиҳати маблағгузориҳои содирот ва воридоти мол тавассути сарҳади гумрукӣ, маблағи муайянро тақсим намояд, намудҳои андозҳои аз содиркунандагон коҳиш менамояд, қарздиҳӣ ва суғуртаи содиротиро муҳаёс созад. Ҳамчунин вишангҳои маъмурит танзими фаъолияти савдои хориҷӣ дорои нишонаҳои камкунтро дошта бошад, дар инҷо таъсири фишганги иқтисоди хосияти ҳавасмандкуниҳоро доро мебоаш.

**З.вобаста ба воситаи танзими таъсиррасонӣ истифода мешаванд: тарифи ФСХ. ва ғайритарифи ФСХ. Воситаи (усул)тарифи истифодаи тарифҳои мақомоти гумрукро аз лиҳози ҷузъи воситаи ба танзимдарории фаъолияти савдои хориҷиро ба инобат дорад. Усулҳои ғайритарифи бағайр аз маҳдудиятҳои маъмури инчунин депозитҳои воридоти ва андоз аз амалиётҳои содирои ва воридотиро дар бар мегирад.**

Дар натиҷаи тадбирҳои андишида шуда ва пешниҳодҳои мушахасси мақомоти гумрук ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди имтиёзҳои доир ба дастгирии соҳибкори и истеҳсолӣ нишондод, ки ҳиссаи содироти кишвар рушд ёфта ва соҳтори он дар гаирдиши тиҷорати хориҷӣ тағйир ёфта, ки ба ҷорӣ намдани қойдаҳо ба соҳаи такмили соҳибкории истеҳсолӣ, маҳсулотҳои ба содирот нигаронида шуда ва воридотивазкунанда ба соҳтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи маҳсулоти маъданҳои истеҳсоли ватанӣ, сementi, истеҳсоли ватанӣ, неруи барқи истеҳсоли ватанӣ, маҳсулотҳои тайёри аз пахтаи кишвар, ба манади шоҳӣ, пӯстҳо коркардшуда ва металҳои сиёҳ инчунин дигар маҳсулотҳо, ки коркардашон зарурӣ, ки бо арзишҳои бандланд истеҳсол гардидаст, ки ба рушди содироти кишвар саҳбгузор гардидааст, ки аз он шаҳодат медиҳад ки дастгирии соҳибкории истеҳсолиро дар кишвар дарак медиҳад ва танзими гумrukӣ вазифаҳои худро иҷро менамояд. гувоҳи дастгири. [З.С.233]


Дар маҷмӯъ корҳои ба анҷом расонида шуда, ки рушди ҷараёни савдои хориҷиро такмил намуд, миқдораш бо мисоли 2018 сол 4222,9 милён. доллари ИМА. созмон додааст, ки бо таҳдил бо натиҷаҳои 2017, сол 6,3 % инкишоф намудааст. Агар дар 2018 сол нишондиҳандаҳои содироти кишвар бо 1073,3 милён. доллари ИМА. расида бошад он нисбатан бо солҳои қаблӣ бе назардошти филизоти қиматбаҳо 8,9 фоиз зиёд гардида, бо назардошти он 10,4 фоиз кам шудааст. Воридот дар натиҷаи озод намудани технологияву дигар молҳо барои соҳаҳои алоҳида бо 13,5 % рушд намуда, 3149,6 милён. Долларри ИМА-ро таъмин намудааст. Вобаста ба ташкили воридоти мол ва соҳтори он дар кишвар мавқеи содироти мамлакат 25,4 % ва воридоти мамлакат 74,6 % дар бар мегирад.

**Диаграмма 1. Хаҷми умумии гардиши савдои хориҷӣ ва тарози он дар солҳои 2014 – 2018 (бо млн. доллар)**



Гардиши савдои хириҷӣ ва таҳли онро дар 5 соли сипиригашта дар кишвар ки дар диаграмми 1 оварда шудааст, мо ба таврӣ интихоби як соли онро ба мисоли соли 2018 чунин дида мебароем., ки дар ин соли 2018 асоси савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кишварҳои ҷаҳон ба монанди Россия (24,2 банди фоизӣ), Қазоқистон (19,8 банди фоизӣ), Ҳитой (15,4 банди фоизӣ), Туркия (9,5 банди фоизӣ), Ӯзбекистон (6,8 банди фоизӣ), Олмон ва Эрон (2,3 банди фоизӣ), Афғонистон (1,7 банди фоизӣ), Покистон, Қирғизистон ва Ҷопон (1,5 банди фоизӣ), Италия (1,2, банди фоизӣ), Туркманистон (1,1,банди фоизӣ), ИМА (1,0, банди фоизӣ) ва дигар кишварҳои ҷаҳон ташкил медиҳад. Вазъи имрӯзайи содиротӣ мамлакат биёrtар аз ҳисобӣ фурӯши маъданҳои истеҳсоли доҳилӣ (37,3 банди фоизӣ ), нахи пахта ва маҳсулотҳои пахтагинӣ (19,1 банди фоизӣ), алюминияи аввалия ва маҳсулот он (18,8 банди фоизӣ), неруи барқ (7,2 банди фоизӣ), сement (6,1 банди фоизӣ з), мева ва сабзавоти тару тоза (1,5 банди фоизӣ) ва гайраҳо ташкил медиҳад.. [3.С.201]

**Диаграммаи 2.**  
**Соҳтори содирот дар солҳои 2017-2018 (бо фоиз)**




Раванди зиёдшавии рушди иқтидорҳои истеҳсоли кишвар ва содироти як қатор молҳо аз сарҳади гумрукӣ ба монанди маъданҳо нисбат ба соли 2017 дар соли 2018 (103,3) банди фоизӣ, нахи пахта (136,6) банди фоизӣ, неруи барқ (143,9) банди фоизӣ, сement (142,5) банди фоизӣ ва алюминияи (99,3) банди фоизро ташкил намудааст, ки ин аз дастгирии давлати ба бахши хусуси ва аз муқарраркардани имтиёзҳои гумркию андози дарак медиҳад. [3.C.202]

Бо натиҷагири ва омузиши тамоми имкониятҳои иқтидори истеҳсолии кишвар ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба имкониятҳои ба вучуд омада дар заманаи рушдёфтани нишондиҳандаҳои содироти молҳои матраҳгардида ба зиёномудани номгуи молҳои содиротӣ ба сохтори иқтидори содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои ба монанди пахтагинӣ, матои пахтагинӣ, либосаҳо ва ҷузъҳои он, аништсангҳо, маводҳои таркишкунанда, обҳои минералӣ ва гайраҳо ба вучуд омаданд. Бо муқоисагирии таҳлили маълумотҳои омории соли 2017, ки аз кишвар 412, номгӯи мол аз сарҳади гумrukии Ҷумҳурии Тоҷикистон содир гардидааст, ки ин ба муқоисаи маълумоти омроии соли 2016, ба 71 номгӯи молҳои фаъолияти иқтисоди хориҷӣ авзоиш ёфтаасст, ки чунин иқдом дар соли 2018 амали гардидааст.

Дар давоми солҳои охир содироти маъданҳо босуръат рушд ёфта истодааст.

**Диаграммаи 3.**  
**Содироти маъданҳо дар солҳои 2012-2018**




Дар соли 2018 аз ҷониби ширкатҳои саноати кӯҳӣ 347,6 ҳазор тонна бо маблаги 400,1 млн. доллар маъдану консентратҳо (маъданҳо ва консентратҳои мисӣ, никелӣ, рӯҳӣ, қалъагӣ, сурбӣ, омехтаи сурмадори шартии 30 фоиза, хокай рӯҳ, сурб) содирот шуд, ки дар муқоиса бо соли 2017 аз рӯи ҳаҷм 1,3 фоиз коҳиш ёфта, бо ифодаи арзишӣ 3,3 фоиз зиёд гардидааст.

Нархи миёнаи содиротии маъдану консентратҳо ба 1151 доллари ИМА барои як тонна расидааст, ки ба муқоиса ба соли 2017 51 доллар боло рафтааст. Аз ҳаҷми умумии содироти ин номгӯи маҳсулот 73,0 фоиз ба Ҷумҳурии Қазоқистон, 17,7 фоиз ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 7,8 фоиз ба Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой ва боқимонда ба Нидерланду Британияи Кабир рост меояд.

Ҳарчанд ки содироти маъданҳо бо суръати баланд ҷараён гирифта истодааст, вале маҳсулот асосан дар шакли ашёи хом, бе коркарди саноатӣ содирот гашта, арзиши изофашудаи истеҳсоли ин маҳсулот дар давлати хориҷӣ мемонад. Бинобар ин вазорату идораҳои соҳавӣ ҳангоми ба имзо расонидани шартномаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо бо сармоягузорони хориҷӣ масъалаи коркарди ниҳоии маҳсулот дар доҳили кишварро ба миён гузошта, ҷиҳати зиёд намудани кокарди ниҳоии маъданҳо ҷораандешӣ намояд. [4.C.25]

Тайи солҳои охир дар натиҷаи мавриди истифода қарор додани иқтидорҳои истеҳсолии ватанӣ бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанини воридотивазқунанда таъмин гардида, ҳаҷми содироти сement давра ба давра ташаккул ёфта истодааст.

**Диаграммаи 4.**  
**Содироти сement дар солҳои 2014-2018**



Дар соли 2018 содироти 1437,4 ҳазор тонна сement бо арзиши гумрукӣ 65,4 млн. доллари ИМА ҳангоми интиқол аз сарҳади гумсрукӣ дар низоми гумрукии содирот мавриди эломиякунояни гумрукӣ қарор гирифтааст, ки дар таносуб ба соли гузашта 467,3 ҳазор тонна ва 19,5 млн. доллар зиёд мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ содироти сement ба Ҷумҳурии Ўзбекистон (57,0 фоиз), Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (37,3 фоиз) ва Ҷумҳурии Қирғизистон (5,5 фоиз) ба қайд гирифта шудааст. [4.С.26]

Раванди муомилоти молҳои соҳибкорони истеҳсолии ватанӣ дар раванди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ин имконияти бадастоварда ва ташаккулёфтгаест, ки бо рушди иқтидори содиротии кишвар мусоида менамояд ва ё дар бар акси ҳол ба вуқӯ омалданаш мумкин аст. Чораҳои анднешидай танзими хизматирасониҳои гумрукӣ ба воситай стратегияи хочагидори аз ҷониби Ҳукумат ба амал бароварда мешавад, ки он ба дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва рушди содироти кишвар нигаронида шуда аст., ки ин аз лиҳози дигар вазифаҳои таъмини устувории иқтисодиёт ва рушди иқтисодӣ, пешниҳоди кофии мол дар бозори дохилӣ, ба вуҷуд овардани инфраструктураи замонавӣ ташаккули иқтидори содиротӣ, беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ, таъмини муносаби тарози пардоҳт, фароҳам овардани шароитчиҳати рушди соҳаҳои ояндадор, гарави муҳофизат аз рақобати бешарфонаи содиркунандагони хориҷӣ ва ғайраро пешбинӣ менамояд. [5.С.162]

### АДАБИЁТ

- Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22.12.2016 12:06, шаҳри Душанбе <http://president.tj/node/13739>.
- Танзими тарифи гумрукии фаъолияти иқтисоди байналмилалӣ. Нидоев П.Ф., Шоҳназари Х.Ф., Мамадамонов У.М. ((Васоити таълимӣ-методӣ) Душанбе: «Ирфон», 2013, 177 с.).
- Амалия ва истифодаи хироҷҳо ва пардоҳтҳои гумрукӣ дар низомҳои гумрукӣ Ҳабибуллоев М.Ҳ., Шоҳназари Х.Ф., Ҳакимов К.С. (васоити таълимӣ) - Душанбе: Ирфон, 2019, 311 сах.
- Маҷалай расмии Ҳадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (№4, Маҷаллаи соҳавии иттилоотӣ ва таҳлилӣ соли 2018, 50, сах).
- Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе - 2014.

Рустамов Р.У., Ҳабибуллоев М.Ҳ.

## РОҲҲОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ИҚТИДОРИ МЕҲНАТИИ АҲОЛӢ ДАР СОҲАИ СОХТМОН

Дар мақолаи мазкур роҳҳои асосии баландбардории самаранокии истифодабарии иқтидорӣ меҳнатии аҳолӣ дар соҳаи соҳтмон ва фаъолият онҳо ба ҳисоб меравад. Дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти соҳтмонӣ ва иҷроиши корҳои хизматрасонӣ, меҳнат мавқеи намоёнро ишғол менамояд ва истифодаи имкониятҳои захираҳои меҳнатӣ дикқати аввалиндарача дода мешавад. Дар ин аснод баландбардории истифодаи иқтидори меҳнатӣ ин баландбардории ҳосилнокии меҳнат дониста мешавад ва барои корхонаҳои соҳтмонӣ алоқамандии ин таносубро риоя намудан зарур ва муҳим дониста мешавад. Дар ин гуна шароит барои баландбардории самаранокии иқтидори меҳнатӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ, алалхусус, дар соҳаи соҳтмон зарур аст, ки роҳҳои асосии он ҷустуҷӯ карда шаванд. Ҳамин тавр дар мақолаи мазкур ба самтҳои асосии мукамал гардонидани механизми истифодабарии иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар соҳаи соҳтмон нишон дода шудааст, ки иқтидорҳои истеҳсолӣ дар кишвар пурра истифода намешванд ва ҳангоми фаъолгардонии онҳо имконияти таъмини қувваи коргари ва таъмини пурраи аҳолии кишвар бо ҷойҳои корӣ дар доҳили кишвар вучуд дорад. Бо ҳамин мавғум дар мақола вобаста ба самтҳои асосии самарнок истифодабарии иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки иқтидорҳои истеҳсолӣ дар кишвар пурра истифода намешванд ва ҳангомӣ фаъолгардонии онҳо имконияти таъмини қувваи коргари ва таъмини пурраи аҳолӣ кишвар бо ҷойҳои кори дар доҳили кишвар мансуб мебошад.

**Клидвожаҳо:** бозори меҳнат, соҳтмон, алгоритм, арзёбии сармоягузорӣ, иқтидори меҳнатӣ, идоракуни иқтидорӣ кадрӣ, бозори фаъоли меҳнат.

Рустамов Р.У., Ҳабибуллоев М.Ҳ.

## ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

В данной статье рассматриваются пути повышения эффективности использования трудового потенциала населения в сфере строительства и его деятельности. В процессе производства строительных товаров и услуг труд занимает первое место, и приоритет отдается использованию трудовых ресурсов. В этих документах увеличение использования рабочей силы считается увеличением производительности труда, и для строительных компаний считается необходимым и важным соблюдать соотношение этого приоритетов. В связи с этим, для повышения эффективности трудового потенциала во всех отраслях хозяйства, особенно в строительном секторе, необходимо найти основные пути. Таким образом, в этой статье показаны основные направления совершенствования улучшение использования трудового потенциала населения в строительном секторе, производственные мощности страны используются не полностью, а при их активации появляется возможность обеспечить рабочую силу и полную занятость в стране. Учитывая это, в статье показано, что основные направления совершенствования механизма использования трудового потенциала населения в Республике Таджикистан не используются в полной мере в стране, и их активизация позволит обеспечить рабочую силу и полную занятость в стране.

**Ключевые слова:** рынок труда, строительство, алгоритм, оценка инвестиций, трудовой потенциал, управление персоналом, активный рынок труда.

**Rustamov R.U., Khabibulloev M.Kh.**

## **WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF LABOUR POTENTIAL OF THE POPULATION INTO BUILDING SPHERE**

In given article the basic ways of increase of efficiency of use of labour potential of the population to sphere of building and its activity are considered. In the course of manufacture of the building goods and services work wins first place, and the priority is given to use of a manpower. In these documents the increase in use of considered labor productivity increase, and for the building companies it is considered necessary and important to observe a parity of it of priorities. In this connection, for increase efficiency of potential in all branches of an economy, especially in building sector, it is necessary to find the basic ways. This, in article the basic directions of perfection improvement of use of labor potential of the population in building sector are shown, capacities of the country are used not completely, and at their activation there is a possibility to provide labor and a full employment in the country. Considering it, in article it is shown that the basic directions of perfection of the mechanism of use of labor potential of the population in Republic Tajikistan are not used to the full in the country, and their activation will allow to provide labor and a full employment in the country.

**Keywords:** a labor market, building, algorithm, an estimation of investments, labor potential, human resource management, an active labor market.

Дар марҳилаи рушди устувори иқтисодӣ ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъмини корхонаҳои соҳтмонӣ бо кормандони баландихтисос ва истифодаи самараноки иқтидори меҳнатии онҳо шарти муҳими самаранокии фаъолият ба ҳисоб меравад. Дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти соҳтмонӣ ва иҷроиши корҳои хизматрасонӣ меҳнат мавқеи намоёнро ишғол менамояд ва истифодаи имкониятҳои заҳираҳои меҳнатӣ дикқати аввалиндарача дода мешавад. Дар ин аснод баландбардории истифодаи иқтидори меҳнатӣ ин баландбардории ҳосилнокии меҳнат дониста мешавад ва барои корхонаҳои соҳтмонӣ алоқамандии ин таносубро риоя намудан зарур аст. Дар ин гуна шароит барои баландбардории самаранокии иқтидори меҳнатӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ, алалхусус, дар соҳаи соҳтмон зарур аст, ки роҳҳои асосии он ҷустуҷӯ карда шаванд. Иҷрои ин вазифа дар шароити имрӯза барои корхонаҳои ватанини соҳаи соҳтмон зарурӣ ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

Барои самаранок истифода намудани иқтидори меҳнатӣ ва дар ин асос баландбардории ҳосилнокии меҳнат чунин омилҳо бояд ба инобат гирифта шаванд [5].

1. Сатҳи тараққиёти илм;
2. Ташибили истеҳсоли маҳсулот;
3. Таҷрибаи истеҳсолӣ;
4. Баландбардории сатҳи таҳассуснокӣ;
5. Ҳавасмандии моддӣ;
6. Ҳавасмандии маънавӣ;
7. Азнав ҷиҳозонидани таҷхизот ва ғ.

Таъмини самаранокии амалишавии фаъолияти корхонаҳои соҳтмонӣ дар бештарӣ мавридҳо аз ҳамоҳангсозии омилҳои дар болоҷойдошта вобаста аст. Дар баробари ин, шарти муҳим ва зарури ҳалли масъалаи баландбардории самаранокии истифодаи иқтидори меҳнатӣ ин дарёғти роҳҳои илмӣ, таҳлили иқтисодӣ ва молиявии фаъолият,

истифодаи таҷрибай амалии низоми идоракунии фаъолияти корхонаҳои соҳтмонӣ ба ҳисоб рафта, дар таъмини амалишавии фаъолияти корхонаҳо нақши худро мегузорад.

Мавқеи иқтидори меҳнатӣ дар рушди иқтисодии корхонаҳо муайян карда шудааст ва барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи он дар ду роҳ амалӣ карда мешавад:

1. Бо роҳи экстенсивӣ истифода намудани иқтидори меҳнатӣ;
2. Бо роҳи интенсивӣ истифода намудани иқтидори меҳнатӣ.

Дар натиҷаи интиҳоби роҳи якум зарур аст, ки нишондиҳандаҳои миқдории фаъолияти корхона, аз ҷумла, зиёд намудани шумораи кормандон, захираҳои табиӣ ва ғ., дар натиҷаи роҳи дуюм бошад, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ҳолате зиёд карда мешавад, ки шумораи кормандон зиёд карда намешавад, яъне ин ҳолат танҳо дар натиҷаи истифодаи васеи натиҷаҳои инноватсионӣ ба даст меояд. Ин ҳолат барои корхонаҳои соҳаи соҳтмонӣ имконият медиҳад, ки сиёсати кадрии корхонаро дар натиҷаи кам намудани шумораи кормандон таҷдиди назар намояд.

Яке аз роҳҳои ҳалли чунин масъала пеш аз ҳама ба баланд бардоштани самаранокии меҳнат алоқаманд аст, ки илова бар он дар ин самт чунин ҷораҳаро андешидан мумкин аст:

1. Тамоюли тағйирёбии аҳолии фаъоли иқтисодӣ;
2. Баланд бардоштани самаранокии бозори меҳнат фаъол гардонии муҳочирати доҳили ва беруни;
3. Баланд бардоштани иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар бозори меҳнат.


Масъале, ки имruz дар соҳаи муҳочирати меҳнат ҷой дорад, ин пеш аз ҳама ба самаранок истифода нашудани қувваи коргарӣ дар доҳили кишвар ва имконияти мавҷудияти ҷойҳои корҳои холӣ дар кишвар таҷассум меёбад. Яке аз ҳусусиятҳои хоси ин нишондиҳанда ҷой доштани бекории соҳтори дар минтақаҳои кишвар мебошад.

Барои модернизатсияи корхонаҳои соҳтмонӣ дар бештари мавриди зарур аст, ки мукаммалсозии ҳамаи элементҳои иқтидори иқтисодӣ дар ҳамbastагӣ дида баромада шаванд [1].

Ба андешаи мо, ин ҳолатро на барои тақмили тақрористеҳсоли воситаҳои асосӣ, балки ҳамчун шакли таҷдид ва беҳтарсозии тамоми ҷараёни истеҳсоли маҳсулоти соҳтмонӣ ё ин ки хизматрасонии он таҳлил намуд.

Аз ин рӯ алгоритми истифодаи самараноки иқтидори меҳнатӣ дар корхонаҳои соҳтмонӣ пешниҳод карда мешавад (расми 1.).

## Расми 1. Алгоритми истифодаи самараноки иқтидори меҳнатӣ дар корхонаҳои саноатӣ



Таҳияи муаллиф

Ҳангоми истифода намудани чунин алгоритм дар корхонаҳои соҳтмонӣ, пеш аз ҳамма имкониятҳои истехсолии онҳоро ҳама дараҷаи самаранокии онҳоро баланд менамояд. Дар баробари ин, қайд намудан зарур аст, ки қисмати асосии иқтидори истехсолии корхонаҳоро захираҳои истехсолӣ ташкил менамоянд, ки онҳо дар навбати худ ба ашё, захираҳои анбор, истехсоли нотамом маҳсулоти тайёр ва гайраро дар бар мегиранд.

Алгоритми мазкур барои истифодай захираҳои дар боло зикр гардида равона карда мешавад. Элементи муҳими алгоритми пешниҳодгардида ин арзёбии сармоягузорӣ ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба ҳисоб рафта, он ҳосилнокии меҳнатро аз лиҳози сифатӣ баланд менамояд.

Сабаби асосӣ дар бештари мавриҷҳо ин омили иқтисодӣ – музди меҳнати нисбатан паст ба ҳисоб меравад, ки сабаби паст гардидани самаранокии иқтидори меҳнатӣ мегардад. Ба андешаи баъзе мутахассисон муаммои асосии имрӯз дар корхонаҳои соҳтмонӣ норасогии қувваи коргари соҳибтаҳассус дар бахши иқтисодиёт ва дигар бахшҳо мебошад [4, 42саҳ.].

Дар марҳилаи рушди иқтисодӣ ва дар марҳилаи бӯҳронҳои иқтисодӣ корхонаҳои соҳтмонӣ норасогии қувваи коргари соҳибтаҳассусро эҳсос менамоянд. Яке аз роҳҳои ҳалли чунин масъала, пеш аз ҳама, ба баланд бардоштани самаранокии меҳнат алоқаманд аст, ки илова бар он дар ин самт чунин чораҳаро андешидан мумкин аст:

1. Тамоюли тағйирёбии аҳолии фаъоли иқтисодӣ;
2. Баланд бардоштани самаранокии бозори меҳнат, фаъол гардонии муҳочирияти дохилӣ ва берунӣ;
3. Баланд бардоштани иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар бозори меҳнат.

Масъале, ки имрӯз дар соҳаи соҳтмон ҷой дорад ин пеш аз ҳама ба самаранок истифода нашудани қувваи коргарӣ дар дохили кишвар ва имконияти мавҷудияти ҷойҳои корҳои холӣ таҷассум мейбад. Яке аз ҳусусиятҳои хоси ин нишондиҳанда ҷой доштани бекории соҳторӣ дар минтақаҳои кишвар мебошад. Аз ҳамин ҳисоб зарурат пеш меояд, ки самтҳои асосии ҷанбаҳои қувваи коргарӣ ба танзим дароварда шавад. Дар ҳолати мазкур муҳочирияти гайри қонунӣ роҳҳои ҳали ин масъла дар бозори меҳнат ва маҳсусан дар соҳаи соҳтмон ба шумор намеравад. Гарчанде, ки ҳароҷотҳои пасти истифодабарии онҳо дар бозори меҳнат барои рӯйпуш намудани норасогии қувваи коргари омили асосии ҳавасмандкунии муҳочирияти меҳнати мебошад. Зиёд шудани маҷмуи қувваи коргари соҳибтаҳассус аз рӯйи вазъи имрӯзai иқтисодиёт аз эҳтимол дур аст. Таҷрибаи мусоир нишон медиҳад, ки вобаста ба сатҳи музди маоши ҷойдошта, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самаранокии истифодабарии қувваи коргари соҳибтаҳассус аз хориҷи кишвар ва ҷалби онҳо ба дохили кишвар аз эҳтимол дур аст. Маҳсусан барои ҷалби қувваи коргари соҳибтаҳассус аз хориҷи кишвар вазъи имрӯzai ҷойҳои корӣ қаноатмандкунанда намебошанд ва муҳити мавҷуда дар соҳаи соҳтмон бояд зарур аст ба муҳити нисбатан мусоид мубадал гардонид.

Бозори фаъоли меҳнат имрӯз яке аз роҳҳои ҳалли истифодабарии иқтидори қувваи коргарӣ башумор меравад, ки барои тезонидани динамикаи рушди истехсолот вобаста ба тақрористехсолии меҳнат мебошад. Сенарияи мазкуро вобаста ба қабули ҷорабиниҳои иловагӣ ба самти тақрористехсолоти меҳнат ва тақрор намудани кадрҳо дар иқтисодиёти инноватсионӣ мукаммал намудан мумкин аст.

Илова бар ин шароитҳо метавонад ба маҳдуд намудан сатҳи рушди маҳсулнокии бозор вобаста ба норасогии кадрҳо алоқаманд бошад. Дурнамои динамикаи арзai иқтидори қувваи коргари дар бозори меҳнат имрӯз маҳдуд мебошад, ки он ба ҳусусиятҳои демографи дар ҷумҳурӣ, ки ба паст шудани сатҳи таваллуд ба ҷашм мерасад.

Ҳамин тавр, дар мисоли корхонаҳои бахши соҳтмони яке аз роҳҳои баланд

бардоштани самаранокии истифодабарии иқтидори меҳнатии аҳолӣ ин пеш аз ҳамма баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат ба шумор меравад, чун ки вазъият имruzҳо нишон медиҳад, хусусиятҳои асосии фаъоли қобили меҳнате, ки дар иқтисодиёт ҷалб карда шудаанд самаранок истифода бурда намешаванд ва маҳсулнокии пасти меҳнат ҷой дорад. Роҳи ҳалли самараноки масъалаҳои ҷойдошта дар давраи кутоҳмуддат ва дарозмуддат ба чунин омилҳо алоқаманд ҳоҳад буд:

1. омили тағиیرёбии вазъи демографи дар кишвар;
2. тағиирёбии соҳтори истехсолот бо таъсири такрористехсолӣ;
3. унсурҳои алоҳидай хусусияти моливӣ-қарзӣ ва сармоягузорӣ дар кишвар;
4. хусусияти танзимӣ давлатии иқтисодиёти миллӣ ва маҳаллӣ;
5. иқтисодиёти байни соҳавӣ
6. ислоҳот дар сатҳи маориф;
7. омилҳои институтсионалий.

Бо дар назардошти таъсири омилҳои дар боло зикр гардида дар бозори меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгӯии омиллии гузаронидан низ мумкин аст. Таъсири ҳар яке аз ин омилҳо вобаста бо сенарияҳои гуногуни рушди иқтисодиёти кишвар, ки дар асоси таъсири омилҳои беруна ба миён меоянд мушоҳида намудан мумкин аст. Роҳҳои асосии расидан ба вазъи бозори меҳнатро дар давраи дарозмуддат ва давраи кутоҳмуддат тариқи мушахас дида мебароем. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар даври пешгуҳои ҷой дошта вариантҳои гуногуни тағиирёбихои иқтидори меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод крада шудааст, ки ҳолати назаррас дар он ҷой дорад. Гарчанде, ки пешгуҳи аҳолии қобили меҳнат дар ин самт пешгуҳо нисбатан наздиктар карда шудаанд. Камшавии иқтидори меҳнати хусусан дар давраи кутоҳмуддат ба ҷашм мерасад, ки вазъияти мазкур пеш аз ҳама ин номувозинатӣ дар динамикаи рушди қобили меҳнат мушоҳида карда мешавад. Дар баробари омилҳои демографӣ ба кам шудани аҳолии қоибли меҳнат дар соҳаи соҳтмон метавонад як қатор омилҳои дигар дар баробари муҳочирияти меҳнати таъсир расонад, ки ба онҳо дохил мешаванд, бемориҳои сироятӣ.

Ҳамин тавр вобаста ба масъалаҳо ҷойдошта дар корхонаҳои бахши соҳтмон чунин роҳҳои баланд бардоштани самаранокии нерӯи меҳнатӣ пешниҳод карда мешавад:

1. Муқаммалгардонидани низомӣ ҳавасмандкунии моддии кормандон дар корхона;
2. Ташкил ва гузаронидани корҳои мунтазам бо нерӯи кадрӣ дар корхонаҳои саноатӣ;
3. Коҳиш додани гурези кадрҳо;
4. Тозакунии номутавозунӣ дар бозори меҳнат;
5. Баэътидолории номувозинатии байни тақозо ва арза ба нерӯи меҳнатӣ дар корхонаҳои соҳаи зизматрасонӣ;
6. Ташикли низоми омӯзиши доимии кормандон дар корхона;
7. Ташкилдиҳии ҳавзаҳои истеъдоди корманд дар корхона;

Самтҳо оид ба беҳтар намудани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ, ки дар ин ҷода ҳам вазифаҳои давлатӣ самти барқарорсозии нерӯи аҳолиро (ҳамвор кардани номутавозунии соҳторӣ дар бозори меҳнат, дастигирии мутахассисони ҷавон дар сатҳи давлатӣ) ва мустақиман аз ҷониби корхонаҳое, ки ба баланд бардоштани самаранокии идоракунии кадрҳо равона шудаанд (мустаҳкамгардонии ҳавасмандии моддӣ, гузаронидани корҳои кадрӣ, коҳиш ёфтани сафи кадрҳо). Яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ

дар сатҳи корхонаҳо ин тақвият бахшидани ҳавасмандии моддии кормандон мебошад. Маҳз, роҳҳои такмили системаи мавҷудаи музди меҳнат-ин ба ўҳда гирифтани натиҷаҳои ниҳоии ҳар як корманд мебошад.

Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи меҳнатиро дар корхонаҳои соҳтмонӣ ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи корхона ба роҳ монда мумикн аст. Давлат метавонад мукаммалгардонии низоми истифодаи нерӯи меҳнатиро бо мақсади барқарорсозии иқтидори давлат, тариқи ба эътидоловарии номутавозинии тақозо ва арза ба неруи кормандон дар бозори меҳнат, дастирии мутахассисони ҷавон дар сатҳи давлатӣ ба роҳ монад. Дар сатҳи корхона бошад баланд бардории неруи меҳнатиро ба воситаи мукаммалгардонии низоми идорақуни онҳо, мукаммалсозии низоми ҳавасмандгардонии кормандон, гузаронидани корҳои мунтазам бо онҳо, кам кардани гурези кадрҳо ба роҳ мондан мумкина аст.

Яке аз самтҳои муҳим барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар сатҳи корхонаҳо тақвияти низоми ҳавасмандгардонии кормандон ба шумор меравад.

Роҳҳои такмили системаи мавҷудаи музди меҳнат ин алокаманд намудани омилҳои ҳавасмандкунанда ба натиҷаи меҳнатӣ кормандон ба шумор меравад. Ҳавасмандгардони меҳнат ва вобастакуни мароқҳои шахсии кормандон ба натиҷаи кор метавонанд омили муҳими баланд бардоштани самаранокии фаъолият, маҳсулнокии меҳнат ва сифати кор дар ташкилотҳои соҳтмонӣ бошад. Интихоби тарзи дурусти пардоҳти музди меҳнат бояд коргаронро ба баланд бардоштани натиҷаҳои меҳнаташон ҳавасманд гардонад. Дар баробари музди маош зарур аст, ки ҳавасмандгардонии моддӣ ва гайримоддии кормандон ба роҳ монда шавад.

Дар сатҳи давлатӣ, зарур аст бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолият, рушди захираҳои меҳнатӣ, ҳайати корхонаҳо, оид ба рафъи нобаробарии соҳторӣ дар бозори меҳнат тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. Давлат метавонад аз наවтақсимнамои захираҳои меҳнатиро ба минтақаҳое, ки норасогии он ба ҷашм мерасад тариқи баландбардоштани мобилинокии ҷуғрофии кормандон, фарроҳгардонии андозаи ҳичрати қувваи коргарӣ ба роҳ монад.

Дар баробари ин зарур мешуморем такмили мунтазами таҳассуснокии кормандонро, ки ин метавонад аз ҷониби худи корманд, тавассути ҳондани адабиётҳои маҳсус, иштирок дар тренингҳо ё гирифтани маълумоти иловагӣ бошад. Дар барои ин корхонаҳои соҳтмонӣ метавонанд низоми мутамарказонидашудаи омӯзиши кормандонро ба роҳ монанд ва дар ин раванд мутахассисони варзида тарикӣ аутсорсинг, барои ташкил ва гузаронидани тренингҳо дар корхона ҷалб карда шавад. Ё ҳуд ташкили курсҳои омӯзишӣ дар ҳориҷи қишвар низ метавонанд дар ташаккулӯбии неруи меҳнатии корхонаҳои соҳтмони таъсири назаррас гузорад.

Зарур аст, ки усулҳои муосири баҳодиҳии омузонидани корҳо ба роҳ монда шавад. Ин имкон медиҳад, ки сатҳи мавҷудаи кормандон, дониш, малака, қобилията ва қобилияти онҳо мутобиқи талаботи муосир барои рушди илм ва технология муайян карда шавад ва нисбат ба усулҳои кухни кадрҳо аниқтар карда шавад.

Рақобатпазирии корхона, инчунин рушд ва даромаднокии он ба як қатор омилҳо, аз ҷумла захираҳои меҳнатӣ, таъсири мерасонад. Дурнамои пажӯҳишҳои минбаъдаи илмӣ дар ин самт такмил додани усулҳои ҳисоб барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи меҳнат дар корхона мебошад.

Ҳамин тавр нақши нерӯи меҳнати дар баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо, зиёд намудани ҳаҷми даромади онҳо, таъсири назаррасро дорад.

Дар корхона ташкили низоми таҳсилоти муттасил, яъне мунтазам нав кардан ва амиқгардонии дониш дар тамоми давраи фаъолияти қасбии кормандон муҳим

мебошад. Ҳар як мархилаи рушди корхона бо хусусиятҳои алоҳидаи стратегияи идоракуни кормандон тавсиф мёбад, ки ҳангоми интихоби ин ё он намуди тайёркуни кадрҳо муносибати чиддиро тақозо менамояд.

Роҳҳои такмил додани захираҳои инсонӣ мустақиман бо таҳлили дастрасии корхона бо кормандон, истифодаи фонди вақти корӣ ва таҳлили ҳосилнокии меҳнат алоқаманд мебошанд.

Такмили системаи мукофотпулӣ ва мукофотонидан бояд ба ташкили робитаи байни музди меҳнат ва сатҳи даромади созмонҳо асос ёбад, инчунин аз ҳаҷми фурӯши хизматрасониҳо аз ҷониби ҳар як корманд вобаста бошад.

Ҳамин тавр, баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ яке аз масъалаҳои калидӣ дар фаъолияти корхонаҳои соҳтмон ба шумор меравад. Самаранокии идоракуни кормандон барои ба даст овардани натиҷаҳои назаррас бо музди камтар, вақт ва пул мусоидат мекунад. Ҳалли ин мушкилот эҷоди таносуби оптималии байни чунин нишондиҳандаҳо ба монанди шумора ва таркиби коргарон, ҳосилнокии меҳнат, ҳаҷми корҳо, хизматрасониҳо, истифодаи вақти корӣ мебошад.

Масъалаҳои идоракуни иқтидори кадрӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба беҳтар намудани вазъи корхонаҳои бахши соҳтмон ба як қтор равишҳо асос меёбанд:

1. Ҷорӣ кардани ҷадвали пешрафтаи бонус дар корхонаҳои соҳтмонӣ ва таъсиси системаи инфириодии ҳавасмандкунӣ;
2. Рушди низоми такмили ихтисоси кадрҳо барои ҳавасманд кардани маҳсулнокӣ, ҳосилнокии меҳнат ва баландбардоштани масъулият бо мақсади расидан ба натиҷаҳои зарури;
3. Ташакули фарҳанги корпоративии устувор дар робита бо татбиқи он, истифодаи усулҳои нопурраи расмии ҷорӣ намудани этиқаи корпоративӣ, ки аксар вақт аз моделҳои ғарбӣ нусхабардорӣ мешаванд, бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ ва фарҳангии аҳолӣ, ки нерӯи кадрӣ ва меҳнатии корхона бояд мутобиқ гардонида шаванд;
4. Ташаккул додани системаи масъулияти мутақобилаи корфармо ва корманд, ки имкон медиҳад сарбории кормандон дар соҳаи соҳтмон коҳиш дода шуда, сифати маҳсулоти маҳсулоти истеҳсолӣ баланд бардошта шавад.

Роҳбарони корхонаҳо бояд зарурияти ислоҳоти кори кадрҳоро дарк намуда, барои ҷалби кадрҳои баландхтисос шароит фароҳам оваранд, ки ин барои баланд бардоштани самаранокии амалиёт ва дар маҷмӯъ сатҳи сифат имконият фароҳам хоҳад овард.

Нерӯи кадрии корхонаи соҳтмон метавонад ба афзоиши самаранокии амалиёт саҳми назаррас гузорад, агар он бо истифодаи усулҳои муосири илмии идоракуни оқилона ва муташаккилона истифода шавад. Чунин усулҳо дар чаҳорҷӯбаи консепсияҳои муосир бо принсипҳои зерин амали карда мешаванд:

1. Самтирии идоракуни кормандон ба татбиқи муносибати стратегӣ;
2. Баррасии нерӯи кадрӣ ва меҳнатӣ ҳамчун ҷузъи ҳалкунандай захираҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолият;
3. Муносибати шаҳсӣ - тамаркуз ба корманд ҳамчун унсури муҳимтарини нерӯи корхона;
4. Ташаккули сиёсати сармоягузорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ;
5. Ташаккули низоми идоракуни дар асоси принсипҳои шарики иҷтимоӣ ва демократиунонии муносибатҳои дохилӣ;
6. Баланд бардоштани сифати ҳаёти меҳнатӣ;
7. Омӯзиши муттасили кадрҳо ва рушди нерӯи кадрӣ;

8. Ташкили менечменти касбии кадрҳо.

Татбиқи саммтҳои пешниҳод шуда метавонад истифодаи самараноии захираҳои меҳнатиро дар корхонаҳои соҳтмонӣ ба роҳ монад ва ҳавасмандгардонии онҳоро ба фаъолият зиёд гардонад. Дар баробари ин рақобатпазирии корхонаҳои соҳтмонии кишвар баланд гардида нақшашон дар рушди иқтисодиёти кишвар дучанд хоҳад шуд.

Ҳамин тавр вобаста ба самтҳои асосии мукамал гардонидани механизми истифодабарии иқтидори меҳнатии аҳолӣ дар соҳаи соҳтмон нишон дод, ки иқтидорҳои истеҳсолӣ дар кишвар пурра истифода намешванд ва ҳангомӣ фаъолгардонии онҳо имконияти таъмини қувваи коргари ва таъмини пурраи аҳолӣ кишвар бо ҷойҳои кори дар доҳили кишвар вуҷуд дорад.

### АДАБИЁТ

1. Кремповая М.К., Сасим Л.Ю., Шамилева Э.Э. Инновационный подход к формированию организационно- производственного потенциала предприятия // Инновационная наука. 2015. №5-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-podhod-k-formirovaniyu-organizatsionno-proizvodstvennogo-potentsiala-predpriyatiya> (дата обращения: 31.10.2019).
2. Карибова, И.Ш. Повышение квалификации строителей как один из главных рычагов роста производительности труда и качества строительной продукции / И.Ш. Карибова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – № 2. – С. 293-299.
3. Кирничный, В.Ю. Практико-ориентированная подготовка кадров высшей квалификации в сфере строительства / В.Ю. Кирничный // Вестник – 2012. – Вып. 5 (27). – С. 168-172.
4. Муминова, Ф.М. Долгосрочные ориентиры развития Республики Таджикистан: фокус на продуктивную занятость / Ф.М. Муминова // Таджикистан и современный мир (Научный журнал). - Душанбе: Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 2016. - № 5 (55). – С.40-51.
5. Нигматзянова Л.Р., Львова О.А. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов предприятия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-ispolzovaniya-trudovyh-resursov-predpriyatiya> (дата обращения: 30.03.2020).
6. Симонова, М.В. Стратегия и механизмы управления качеством рабочей силы на предприятиях стройиндустрии: монография / М.В. Симонова. – М.: Креативная экономика, 2008. – 198 с.
7. Иванова, Н.В. Динамично развивающаяся отрасль и низкая престижность строительных профессий: парадоксы развития / Н.В. Иванова // Недвижимость: экономика, управление. – 2015. – № 3. – С. 73-76.

Юнусова М.М., Гафурова Х.Ш.

## РУШДИ ИҚТИСОД ВА МУАММОИ НЕҚУАҲВОЛӢ ЧУМХУРИИ ТОЦИКИСТОН

Дар мақола рушди иқтисод ҳамчун натиҷаи фаъолияти хоҷагидории кишварҳо ва вобастагии мустақими ин ҳадаф ба некуаҳволии мардум дида баромада мешавад. Муаллифон қайд менамоянд, ки рушди иқтисоди ҳар як кишвар, миллат танҳо хусусиятҳои ба худ хос дошта, дарк ва муайян намудани самтҳо ва дар асоси онҳо коркарди стратегияи иқтисодӣ ноил шудан ба сатҳ ва сифати баланди зиндагӣ вазифаи муҳими ҳам илми иқтисодӣ ва ҳам иқтисоди амалӣ мебошад.

**Вожаҳои калидӣ:** некуаҳволӣ, сатҳ, сифати зиндагӣ, рушд, иқтисод, иҷтимоиёт

Юнусова М.М., Гафурова Х.Ш.

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМЫ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье экономический рост рассматривается как результат экономической деятельности стран и его прямая зависимость к благосостоянию народа. Авторы отмечают, что экономический рост каждой страны, нации имеет свой характер. Определить эти тенденции и на основе этого разрабатывать экономическую стратегию для достижения высокой уровень и качество жизни является важнейшей функции и экономической науки и практической экономики.

**Ключевые слова:** благосостояние, уровень, качество жизни, рост, экономика, социальное.

Yunusova M.M., Gafurova H.S.

## ECONOMIC GROWTH AND PROBLEMS OF WELFARE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

In the article, economic growth is considered as a result of the economic activity of countries and its direct dependence on the well-being of the people. The authors note that the economic growth of each country, nation has its own character. Identify these trends and based on this develop an economic strategy to achieve a high standard and quality of life is an essential function of both economic science and practical economics.

**Key words:** welfare, level, quality of life, growth, economy, social.

Муаммои рушди иқтисод ва некуаҳволӣ дар замони муосир яке аз муҳимтарин ҷабҳаҳои иқтисоди кишварҳо дониста мешавад. Агар аз натиҷаи дастовардҳои тамаддуни муосир истода гузарем, албатта инкишофи ҷомеъа ва рушди иқтисод ба ҳама доираи ҳаёти ҷомеавӣ хос мебошад.

Рушди иқтисод бештар тавсифи умумии натиҷаи фаъолияти хоҷагидориро иникос намуда, аз ин рӯ аз болоравии воқеии сатҳ ва сифати зиндагии аҳолии кишвар шаҳодат диҳад, иҷтимоиёт инкишофи иқтисодро ҳавасманд намуда, ҳамзамон мағҳумест, ки доираи васеи муносибатҳои ҷамъеавиро фаро мегирад.

Дар умум, ичтимоиёт ҳаматарафа аз муносибатҳои чомеавӣ барояд, вай амиқтар аз иқтисодиёт дидо бештар мазмуни олии чомеаро ифода мекунад.

Вале тағириотҳои зиёд ва назаррас дар сатҳи инкишофи қувваҳои истехсолӣ таҳавулли чомеъаро омили пешбаранд номудаанд. Илми иқтисодӣ – ин масъалаҳоро таҳқиқ намуда, мукаррар намуд, ки рушди иқтисод ҳамчун натиҷаи намоёни ҷудонашаванда тараққиёт қувваҳои истехсолии чомеъа баромад карда, бояд ба дигаргуншавии як қатор қонуниятҳо, ки сатҳи ҳаракати чомеъаро ба роҳи инкишоф муайян менамояд, оварад. Табиист, ки дар ин кӯшиш ҳаракати ҳатто ба ҳам алоқаманд ва гусастаи ҳалқу қишварҳо на ҳамеша пешрафти якхелаи баланди иқтисодии қишварҳои ба ҳам наздиқро таъмин менамояд.

Ин ҷо аз шабеҳият дидо эҳтимолияти бештари гуногунӣ ва тавофут зохир мешавад. Ин вазъият мувоғиқан тадқиқи амиқи ҳаракати қишвар ва ҳалқҳоро дар роҳи инкишоф, такозо намуда, дар навбати худ имконият медиҳад роҳҳои гуногуни пешрафт ва манбаҳои рушди иқтисод ошкор карда шаванд.

Қайд кардан зарур аст, Тоҷикистон дар ҳайти собиқ Иттиҳоди Шуравӣ қарор дошт, аз ин рӯ самти инкишофи он бо радифи дигар қишварҳо собиқ Шуравӣ вобастагии зиёд дошт. Баъд аз барҳамхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст овардани истиқлолият иқтисоди Тоҷикистон аз комплекси ягонаи ҳочагии ҳалқи шуравӣ ҷудо шуд. Дар ин ҳолат ҳаракати болоравандай иқтисоди мо дар давоми қарӣ 29 соли истиқлолият бевосита аз муайян намудани қонуниятҳои ҳаракат, ошкор намудани омиҳои рушди иқтисод имкониятҳои инкишофи чомеъа ва истифодабарии амалии онҳо вобаста аст.

Рушди иқтисоди ҳар як қишвар, миллат танҳо ҳусусиятҳои ба худ хос дорад. Аз ин ҷо дарёфт ва муқаррар намудани ин самтҳо ва дар асоси онҳо коркарди стратегияи иқтисодӣ вазифаи муҳими ҳам илми иқтисодӣ ва ҳам иқтисоди амалий мебошад. Давраи гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозорӣ муҳимиҳти ин масъаларо боз ҳам боло бардошт.

Дар вазъияти имрӯзai иқтисод дар ҷумҳурӣ интиҳоби самтҳои афзалиятнок табиист, ки имконият медиҳад заҳираҳои зарурӣ барои пурра намудани буча пайдо карда шавад. Вале агар ба соҳаи ичтимоиёт эътибор дода нашавад, аз он ҷумла ҷудо намудани маблагҳо барои илм, аз нав тайёр намудани мутахассисон ва бозомӯзии қадрҳо, маориф, тандурустӣ ва ҳимояи ичтимоии аҳолӣ, ки бевосита ба ҳадафи рушди иқтисод мусоидат намуда, аз дигар тараф вазъияте ба амал меояд, ки боиси монеъаи рушди иқтисод мегардад. Зоро боздехи омилҳои ичтимоӣ ҳамон лаҳзагӣ набуда, танҳо илм, тандурустӣ, ихтиносмандӣ, маълумотнокӣ ва давомнокии ҳаёт, яъне дар маҷмӯъ сифати зиндагӣ вазъи имрӯзai миллат ва давлатро иникос менамояд.

Имрӯз Тоҷикистон замони аз ҳама вазнин ва ҷараёни мутобиқшавӣ аз иқтисоди нақшавӣ ба низоми иқтисодиро гузашта ба давраи сифатан нав – ислоҳоти амиқи иқтисоди бозорӣ истодааст. Ҷараёни дигаргуншавии низоми идоракуни давлатӣ (институтӣ) давом ёфта, зерсоҳтори бозорӣ ба вучӯд оварда шуда истодааст. Мавҷудияти низоми самараноки ислоҳоти иқтисодӣ метавонад роҳи ҳадафҳои инкишофи болоравии «сатҳ» ва «сифати зиндагӣ»-и аҳолӣ, ба вучӯд овардани низоми самараноки маориф ва соҳтори тандурустӣ, илм, фарҳангро васеъ намояд.

Гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ дар шароити муосир маълум аст, ки зуҳуроти ҳамҷояест, ки ҳамаи тарафҳои инкишофи муосирро дар бар гирифта, аз ин ҷо бисёр омила ҳам мебошад. Омили маълумотнокӣ моҳиятан ибтидо ва шарти бештари муайянкунандаи инкишофи иқтисодӣ, афзункунандаи самараи он, тезонидани прогрессии илмӣ – техникиӣ, баланд бардоштани сифати маҳсулот ва гайра мебошад. Таъсири илми пешрафта ва технологӣ дар шароити иқтисоди

бозорй омили на танҳо муайянкунанда, балки ҳалкунанда аст. Тавлиди маҳсулоти рақобатпазир беистифодай технологияи мусосир гайриимкон аст. Дар солҳои охир ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳақиқат дарк менамояд, ки мавҷудияти низоми самарадеҳи таҳсилот ва иқтидори илмӣ – техниқӣ воридшавиро ба фазои ҳамгирои таҳсилоти ҷаҳонӣ ва илмӣ – технологӣ, инчунин таъмини тайёр намудани мутахассисони сифатан баланд, аз он ҷумла кормандони ҳавзаи идоракунӣ (менечерон), технологҳо, муҳандисон ва гайра мебошад.

Рушди иқтисод нишондиҳандай ҷамъбастии инкишофи ҷомеъаи инсонист. Вай тағйиротҳои ҳам моддӣ ва ҳам тарафҳои иҷтимоии осудаҳолиро дар роҳи мураккаби таҳаввули инсоният ифода менамояд. Иқтисодчиён бехуда ҷавоби сарҷашмаҳои рушди иқтисодро – яке дар замин ва захираҳои табиӣ, дигаре дар масрафи меҳнати табодулӯфта, сеюмин дар илм ва технология, чорумин дар ангезии иҷтимоии инсоният пайдо намуданд. Вале моҳияти ҳамаи онҳо як аст, яъне оқилона истифодабарии захираҳои маҳдуди мавҷуда ва ҳарочоти ками онҳо – таъмини истеҳсоли миқдори зиёд ва сифати беҳтарини мол ва ҳадамот, агар соддатар баён намоем – таълими дараҷаи баланди «сатҳ» ва «сифати зиндагӣ» мебошад.

Рушди иқтисод истеҳсолот, тақсимот, истеъмолот ва андӯхтро бо як ҷузъи умумӣ пайваста менамояд. Вай аз оқилона истифодабарии захираҳои маҳдуд дар миқёси ҳар як қишивари алоҳида ва ҳамчунин ҷомеъаи ҷаҳонӣ барои расидан ба мақсади некуаҳволии ҳар як фард ва дар умум ҷомеъа шаҳодат медиҳад.

Худи ҷараёни «рушди иқтисод» ҷун дунё қуҳан аст. Вай бо раванди таҳаввули табиат муқоисашаванда мебошад. Ин раванд аз доираи сатҳи маҳдуд баромада то сатҳи ҷаҳонӣ афзуд. Маҳсули ҷараёни рушди иқтисодро дар он ҷое мақсаднок истифода менамояд, ки зухурот, омил ва оқибатҳои он ба эътибор гирифта шудаанд.

Рушди иқтисод – зухуроти ҳамеша бисёрҷабҳои мураккаб мебошад. Ҳамаи ин омилҳо, ки ба тарафи коҳиш ёфтани ин таъсир мерасонад ҷун маҳдудият ё монеъшаванда ва зухуротҳо, ки ба пешравии инкишофи ҷомеъа меоранд, омили мусоидаткунанда дониста мешаванд.

Натиҷаи рушди иқтисод ин некӯаҳволист, ки дар бораи ин мағхум истода мегузарем.

Некӯаҳволӣ – тавсифи иҷтимоию иқтисодии шароити зиндагӣ ва қонеъгардонии талаботи аҳолӣ мебошад. Аз рӯи тавсифи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) некӯаҳволӣ низоми якчанд ҷузъҳо мебошад, аз он ҷумла шароити демографӣ, хӯрокворӣ, либос, манбаъҳои истеъмолӣ ва андӯхт, шароити меҳнат, машғулият, ташкили меҳнат, маълумотнокӣ, аз он ҷумла саводнокӣ, манзил, таъминоти иҷтимоӣ, озодии инсон мебошад. Барои муқоисаи байнамилалии сатҳи зиндагӣ (некӯаҳволӣ) СММ «шохиси инкишофи инсониро», ки табдили даромади миллиро ба ҳар нафар аҳолӣ, дарозумрӣ ва маълумотнокиро истифода менамоянд.

Ҷузъи муҳими некӯаҳволӣ сатҳ ва тағовути даромади аҳолӣ мебошад. Дар умум, сатҳи даромад – натиҷаи инкишофи иқтисоди қишивар ва мавҷудияти захираҳои табиист. Тағовути даромад дар зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, демографӣ ва иҷтимоӣ ба амал омада, бо таносуби 10 фисади сатҳи таъминбудаи бештари моддӣ ва 10 фисади сатҳи камтар таъминбудаи моддии гурӯҳҳои аҳолӣ (заробии даҳӣ (детсилӣ) андоза карда мешавад.

Яке аз ҳусусияти муҳими некӯаҳволӣ дараҷаи мувофиқати даромадҳои пулӣ бо ҳадди ақали рӯзгузаронист. Ҳамин тавр, дар Декларатсияи ҳукуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрвандон (қисми 2, моддаи 26) дар назар дошта шудааст, ки «нафақа, кӯмакпулӣ ва дигар намудҳои ёрии иҷтимоӣ бояд сатҳи зиндагие, ки аз ҳадди ақали рӯзгузаронӣ, ки бо қонун муайян карда шуданд, таъмин намояд». Ҳадди ақали

рўзгузаронӣ – ин нишондиҳандай ҳаҷм ва таркиби истеъмоли неъматҳои муҳими моддӣ ва хизматрасонии сатҳи ҳадди ақали кифоятист, ки шароити ҳолати фаъоли ҷисмонии аҳолиро таъмин менамояд. Бучай ҳадди ақали рўзгузаронӣ баҳои арзиши маҷмӯи ҳадди ақали рўзгузаронии моддӣ ва инчунин ҳарочоти андоз ва маблағҳои ҳатмиро дохил менамояд. Ҳолати омӯзиши некӯаҳволӣ муаммои камтаъминӣ – оқибати андозаи пасти даромадҳо, камтахассусӣ, машгулият надоштан, мавҷудияти нафақаҳӯрон ва гайра, - бисёр ҷиддӣ мебошад.

Некӯаҳволӣ дар қатори даромад ва истеъмол шароити меҳнат ва майшат, ҳаҷм ва таркиби вақти корӣ ва озоди вақт, сатҳи фарҳангӣ ва маълумотнокӣ, тандурустӣ, демографӣ ва вазъияти демографию экологиро дар бар мегирад. Дар бисёр кишварҳои низоми иқтисоди бозорӣ қисмати зиёди ҳарочоти маориф, тандурустӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ аз ҳисоби манбаъҳои коллективӣ маблағгузорӣ карда мешавад.

Ба некӯаҳволӣ тавваруми пулӣ, ки даромадро коҳиши медиҳад оқибати бад меорад. Ин оқибати манфӣ ба воситаи сиёсати индексетсияи даромадҳо бартараф карда мешавад.

Дар саддаи XXI аён шуд, ки дар раванди рушди иқтисод тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд. Кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон боз ҳам зиёдтар барои расидан ба ин мақсад на танҳо аз қувваҳои «худодод»-и табиӣ, инчунин иқтидори зеҳнӣ ва технико, ки дар давраи тараққиёти худ андӯхтаанд равон мекунанд. Вале усули муҳим он ин андоза ва сарчашмаи асосии, ин тараққиёт ақли инсонӣ боқӣ мемонад. Дар таърихи инсоният қувваи ҳаракатдиҳанд ҳамеша дониш, ғоя ва меҳнати ақлӣ меистад.

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ як ҷанд равияҳои фаҳмиши рушди иқтисод мавҷуд аст. Дар бисёр асарҳои муосири назарияи иқтисод вайро ҳамчун нишондиҳандай афзоиши рушди некӯаҳволӣ (сатҳи зиндагӣ) ва ё афзоиши даромади миллӣ ба ҳар як нафар аҳолӣ нисбат медиҳанд [2. с.45-47; 5. с. 380; 4. с. 1008].

Дар солҳои охир иқтисодчиён мағҳуми рушди иқтисодро аз нуқтаи назари на танҳо миқдорӣ, балки сифатӣ ҳам таҳқиқ менамоянд. Ба ақидаҳои сифати рушди иқтисод муаммои ҳифзи инсон ва муҳити атрофии вай ворид шудаанд.

Дар Паёми Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2016 омадааст, ки «...дастёбӣ ба сатҳу сифати шоистаи зиндагӣ барои сокинон аз қабили масъалаҳои аввалиндараша мебошанд, ки ҷиҳати иҷрои онҳо бояд тамоми соҳтору мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеа якҷоя ва аҳлона азму талош намоянд» [1].

Вобаста аз мавқеи муҳими рушди иқтисод ҳамаи муаллифон онро аз рӯи алломатҳои гуногун гурӯҳбандӣ менамоянд. Вале асосе, ки ҳамаи иқтисодчиёни муҳақиқ ҳамакидаанд ҳадафи расидан ба рушди иқтисод ба хотири инсон, қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва маънавии вай, пурзуршавии асосҳои ахлоқӣ дар инкишофи ҷомеа мебошад.

Дар ин фишурдаи мақола оид ба зухуроти гуногунҷабҳа ва мураккаб рушди иқтисодро дида баромада, нисбати нишондиҳандай «сифати зиндагӣ», ки некӯаҳволии ҷомеаро дар назар дорад камтар истода гузаштем. Вале набояд фаромӯш кард, ки рушди иқтисод сифати зиндагии аҳолиро таъмин намуда, дар навбати худ нишондиҳандай баланди «сифати зиндагӣ» боиси расидан ба рушди иқтисоди миллист ва ё ду тарафи як муаммо мебошанд.

## АДАБИЁТ

1. Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста. – М.: Пер. с англ. Прогресс, 1971. – 645с
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. Т.1. – М.: 1992. – 400с
3. Паёми Пешвои миллат, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2016с. [www.president.tj](http://www.president.tj)
4. Самуэльсон П.Э. Нордхаус В.Д. Экономика, 18 –е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 1360с
5. Экономический словарь/Отв.ред. А.И.Архипов – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004, - 624с.
6. Юнусова М.И. Социальный проблемы роста национальной экономики. – Д.: Ирфон, 2007, -

УДК 338.24

Тураева М.Т.

### ТАҲҚИҚИ ИҚТИСОДИ-ОМОРИИ ТАВОЗУНИ БАРҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола усулҳои омории ҳисоби нишондиҳандаҳои тавозуни барқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида, истеҳсоли нерӯи барқ ва ҳаҷми содироту воридоти он давоми солҳои охир таҳлил гардидаанд. Инчунин соҳтори истеъмолоти нерӯи барқ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ таҳқиқ гардида, тағйирёбии ҳаҷми истеъмол бо назардошти рушди ин соҳаҳо муайян гардидааст. Бо истифода аз усули экстраполятсия ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ бо эҳтимолияти 95-99% пешгӯи карда шудааст.

**Вожаҳои калидӣ:** тавозуни барқӣ, суръати афзоиш, истеҳсоли нерӯи барқӣ, соҳтори истеъмолот, миёнаи геометриӣ, усули экстраполятсия.

Тураева М.Т.

### ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБАЛАНСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В статье представлены статистические методы расчёта показателей электробаланса Республики Таджикистан, проанализированы объемы выработки электроэнергии на экспорт и импорт за последние годы. Кроме того, структура потребления электроэнергии в различных отраслях народного хозяйства, а также объем потребления в этих секторах определяются с учетом их развития. Используя методы экстраполяции и прогнозируется 95-99% вероятности выработки электроэнергии.

**Ключевые слова:** электробаланс, темп рост, производство электроэнергий структура потребление, среднее геометрические, метод экстраполяция.

**Turaeva M.T.**

## **ECONOMIC AND STATISTICAL STUDY OF THE ELECTROBALANCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

The article presents statistical methods for calculating the electric balance indicators of the Republic of Tajikistan, analyzes the volumes of electricity generation for export and import in recent years. In addition, the structure of electricity consumption in various sectors of the economy, as well as the volume of consumption in these sectors are determined taking into account their development. Using extrapolation methods, a 95-99% probability of generating electricity is predicted.

**Key words:** electric balance, growth rate, electric power production structure consumption, geometric mean, extrapolation method

Мусаллам аст, ки рушди иқтисодиёти кишварро бе рушди соҳаи энергетика тасаввур кардан ғайри имкон аст. Сарчашмаҳои энергетикӣ дар беҳдошти вазъи зисту зиндагонӣ ва васеъ кардани имконоти шаҳрвандони кишварҳои ҷаҳон – чӣ кишварҳои тараққикарда, чӣ кишварҳои рушдкунанда, аҳамияти муҳим дорад [1]. Бинобар ин, таъмини амнияти энергетикӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо масъалаи муҳими сиёсӣ мебошад, балки аҳамияти қалони иқтисодӣ низ дорад. Ҳамзамон Ҷумҳурии Тоҷикистон бо гуногуншаклии манбаъҳои энергетикиаш онқадар фарқкунанда набуда, асосан манбаъҳои гидроэнергетии хеле зиёд дорад. Лекин иқтидор ё имкониятҳои ашёи хоми карбогидридиаш нисбатан маҳдуд мебошанд. Бинобар ин дар ҷумҳурӣ ҳолати норасоӣ ва мушкилот дар самти таъмини шаклҳои гуногуни энергетикӣ ҷой дорад. Ин ҳолат зарурияти баланд бардоштани самаранокии истифодабарии энергия ва рушди онро, баҳусус аз ҳисоб и манбаъҳои барқароршавандай энергия ба миён меорад, ки ҳамчун ҷузъи таркибии рушди иқтисоди миллӣ ва нишдиҳандай асосии иқтисодиёти сабз фаҳмида мешавад. Аз назари муаллиф рушди иқтисодиёт ва соҳаи энергетика тавъам бо якдигар алоқаманд буда чунин тамоюлро доранд:

- афзоиши талаботи дохилӣ ба воситаҳои интиқолдиҳандай энергия;
- васеъ намудани истеҳсолоти захираҳои энергетикӣ барои қонеъгардонии талаботҳои дохилӣ ва ворид шудан ба бозори байналмилалӣ ва минтақавии захираҳои энергетикӣ
- рушди инфраструктураи сӯзишворию-энергетикии кишвар;
- тақвияти рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ дар соҳаи сӯзишворию-энергетикӣ;
- ба роҳ мондани табодули самараноки воситаҳои интиқолдиҳандай энергия дар дохили минтақа, ки имконият медиҳад бо самаранокии бештар иқтидори мавҷудаи энергетикӣ истифода бурда шавад;

-истифодабарии манбаҳои ғайрианъанавии барқароршавандай энергия, ки аз чиҳати экологӣ тоза ва муфид мебошанд, ба монанди, энергияи офтоб, шамол, ҷараёни оби дарёчаҳо ва ғайра [2].

Дар ҷумҳурӣ иқтидори захиравии манбаъҳои барқароршавандай энергия беҳамто мебошанд, аз ҷумла энергияи офтоб, ки мо имконияти хуб ва муносиб барои дар давоми сол аз он истифода бурданро дорем. Ин ҳолат ҳаҷми истеъмолии захираҳои энергетикиро ҷандин маротиба зиёд мегардонад. Ин раванд заманаи ҳуберо барои ҷалби пурраи манбаъҳои барқароршавандай энергия дар тавозуни сӯзишворио-энергетикии қишвар бо мақсади таъмини рушди босубот ва амнияти экологии соҳаи энергетика бавуҷуд меорад. Доираи омӯзиши ин масъала хеле фароҳ ва гуногунпаҳлӯ мебошад, бинобар ин дар сатҳи як мақола мо имконияти таҳқиқи ҳамаи самтҳои онро надорем. Тавре маълум аст дар тавозуни умумии сӯзишворио-энергетикии қишвар асосан ҳиссаи энергияи барқӣ хеле назаррас мебошад, бинобар ин соҳтори тавозуни барқии иқтисодиёти ҷумҳуриро ба риштаи таҳқиқ мекашем. Бо истифода аз методологияи оморӣ тамоюли тағйирёбии баъзе аз ни шондигандахои ташкилдиҳандай тавозуни барқии иқтисодиётро таҳлил менамоем.

**Ҷадвали 1. Тавозуни барқии иқтисодиёти ҷумҳурӣ (млн. кв. соат)**

|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Тағйирот дар соли 2018 нисбат ба соли 2013 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Истеҳсоли нерӯи барқ                         | 17115 | 16462 | 17162 | 17232 | 18144 | 19742 | 15,3                                       |
| Суръати афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ         | -     | 0,96  | 1,04  | 1,01  | 1,05  | 1,09  | 1,153                                      |
| Аз ҳориҷи ҷумҳурӣ нерӯи барқ гирифта шуд     | 117   | 52    | 63    | 103   | 110   | 559   | 4,7 мар                                    |
| Ба ҳориҷи ҷумҳурӣ нерӯи барқ содир карда шуд | 1061  | 1364  | 1396  | 1428  | 1421  | 2945  | 2,8 мар.                                   |
| Фарқияти содирот ва воридоти нерӯи барқ      | 944   | 1312  | 1306  | 1318  | 1311  | 2386  | -  |
| Талафот дар шабакаҳои истифодаи умум         | 2528  | 2804  | 2670  | 2746  | 2884  | 2878  | 13,8                                       |
| Барои истифодаи ҳудӣ сарфа шудааст           | 109,4 | 140,1 | 140,2 | 164,1 | 239,3 | 204,0 | 86,5                                       |

Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019. Саҳ.272

Аз маълумотҳои дар тавозуни барқии иқтисодиёт мавҷудбуда баръало маълум аст, баъзе нишондиҳандаҳо қисман тамоюли тағйирёбӣ доранд, ки ҳисоби онҳоро дида мебароем. Афзоиши миёнаи мутлақи ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар ин давра чунин муайян карда мешавад:  $\Delta = \frac{v_n - v_0}{n-1} = \frac{19742 - 17115}{n-1} = \frac{2627}{6-1} = 525,4$  [3]

Аз натиҷаи ҳисоб бар меояд, ки ба ҳисоби миёна дар давоми солҳои 2013-2018 афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ 525,4 млн. кв. соатро ташкил намудааст. Суръати афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ дар ин муддат мунтазам тағйирёбанда буда, солҳои охир тамоюли афзоишёбӣ дорад. Суръати миёнасолонаи афзоиши истеҳсоли нерӯи барқ бо истифода аз формулаи миёнаи геометрӣ чунин аст:

$$\bar{Y} = \sqrt[n]{\prod(X)} = \sqrt[5]{0,96 * 1,04 * 1,01 * 1,05 * 1,09} = \sqrt[5]{1,154} = 1,03$$
 [4]

Натиҷаи ҳисоб чунин шарҳ дода мешавад, ки ба ҳисоби миёна дар давоми солҳои таҳлилгардида ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ ҳарсол 3 фоиз афзӯда истодааст, ин нишондиҳанда дар таносуб бо афзоиши дигар нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, масалан, шумораи аҳолӣ, ки ба ҳисоби миёна 2,2% ташкил намудааст, бештар мебошад.

Масъалаи дигар ин аз хориҷи кишвар ворид намудани нерӯи барқ мебошад, ки солҳои охир содироти он афзоиш ёфтааст. Яъне талабот ба нерӯи барқ бештар ҳусусияти мавсимӣ дорад ва ҳамзамон талаботҳои доҳилӣ мунтазам зиёд гардида истодаанд. Бахусус аҳолӣ, ки яке аз истеъмолкунандагони асосии нерӯи барқ ба ҳисоб рафта қариб 40 фоизи онро истеъмол менамояд, мунтазам шуморааш зиёд гардида истодааст. Бинобар ин дар давраи таҳлилгардида меъёри аз хориҷи кишвар ворид гардидани нерӯи барқ 4,7 маротиба зиёд гардида, танҳо соли 2018 ба миқдори 559 млн. кв. соат нерӯи барқ ворид карда шудааст. Дар таносуб бо ин раванди ба ҳориҷи ҷумҳурӣ содироти қувваи барқ низ босуръат афзӯда истодааст, ки соли 2018 аз ҷумҳурӣ 2945 млн.кв. соат нерӯи барқ ба ҳориҷи ҷумҳурӣ содир карда шудааст, ки нисбат ба соли 2013 2,8 маротиба афзоиш дорад. Агар арзиши 1 кв. соат нерӯи барқ 4,11 сент бошад, пас ба буҷети ҷумҳурӣ 12103,95 ҳаз. доллари ИМА маблағ ворид гардидааст. Ин маблағҳои ворид гардида қисман барои таҷдид ва навсозии нерӯгоҳҳо ва ҳалли дигар масъалаҳои иҷтимоӣ сафарбар мегарданд. Аз ҳама муҳим он аст, ки тавозуни содирот ва воридоти қувваи барқ мусбӣ арзёбӣ гардида ба нафъи иқтисодиёти миллӣ аст. Ин тавозун соли 2018 бо фарқияти 2386 млн. кв. соат бо афзоиши содироти қувваи барқ нисбат ба воридоташ ҷамъbast гардидааст. Талафоти барқ дар шабакаҳое, ки дар истифодаи умум қарор доранд қисман бетагир буда, солҳои охир тамоюли каме зиёдшавӣ дорад. Ин ҳолат аз корношоям гардидани ин шабакаҳо ва ба таҷдид ниёз доштани онҳо гувоҳӣ медиҳад, ки барои истифодаи худдӣ сарф гардидани нерӯи барқро зиёд менамояд. Танҳо соли 2018 барои амалишавии ин мақсадҳо 204 млн. кВ. соат сарф гардида, ҳамзамон дар давраи таҳлилгардида ҳиссаи ин маблағҳо 86% зиёд гардидаанд.

Омӯзиши ҳолати истеъмоли нерӯи барқ дар доҳили кишвар, бахусус дар соҳаҳои алоҳидаи ҳоҷагии ҳалқ ё аз ҷониби аҳолӣ аҳамияти қалон дошта, барои таҳқиқи ҳолати тавозунӣ барқ истифода мегардад. Бо истифода аз маълумотҳои

омори расмӣ ҳолати истеъмоли нерӯи барқро дар соҳаҳои гуногуни ҳочагии халқ таҳлил менамоем:

**Ҷадвали 2**

**Соҳтори истеъмолоти нерӯи барқ**

|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ҳамагӣ: Нерӯи барқ истеъмол гардидааст (млн. кВ. соат). | 13643 | 12356 | 13159 | 13161 | 13949 | 14274 |
| бо фоиз(%)  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Аз он ҷумла: Саноат                                     | 5251  | 3935  | 4242  | 4114  | 3790  | 3783  |
| бо фоиз (%)   | 38,5  | 31,8  | 32,2  | 31,3  | 27,2  | 26,5  |
| Соҳтмон   | 245   | 122   | 45    | 67    | 227   | 39    |
| бо фоиз (%)   | 1,7   | 0,9   | 0,34  | 0,51  | 1,6   | 0,27  |
| Нақлиёт   | 38    | 41    | 45    | 35    | 30    | 7     |
| бо фоиз (%)   | 2,7   | 0,34  | 0,34  | 0,26  | 0,21  | 0,04  |
| Кишоварзӣ   | 2600  | 2323  | 2496  | 2807  | 2754  | 2241  |
| бо фоиз (%)   | 19,0  | 18,8  | 18,9  | 21,4  | 19,7  | 15,7  |
| Дигар соҳаҳо  | 1006  | 1238  | 1417  | 1293  | 1724  | 2625  |
| бо фоиз (%)   | 7,4   | 10,0  | 10,8  | 9,8   | 12,3  | 18,4  |
| Аҳолӣ   | 4503  | 4692  | 4914  | 4845  | 5424  | 5579  |
| бо фоиз (%)   | 33,0  | 37,9  | 37,3  | 36,8  | 38,9  | 39,1  |

Ҳисоби муаллиф аз рӯйи маълумотҳои омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019. Саҳ.272

Соҳтори истеъмолии нерӯи барқ қисман тағиیر ёфта ҳиссаи соҳаҳои асосии иқтисодиёт, аз ҷумла саноат, соҳтмон, нақлиёт ва кишоварзӣ коҳиш ёфта, ҳиссаи аҳолӣ ва дигар соҳаҳои ғайриистехсолӣ зиёд гардидаанд. Барои мисол, ҳиссаи саноат (- 12 б.ф.), соҳтмон (-1,43 б.ф), нақлёт (-2,7 б.ф.), ва соҳаи кишоварзӣ (-3,3 б.ф.) кам гардида, ҳиссаи дигар соҳаҳои ғайриистехсолӣ 11 б.ф ва аҳолӣ, ки истеъмолкунандаи асосии энергия мебошад 6,1 б.ф. зиёд гардидаанд. Аз инчо бар меояд, ки дар тавозуни барқии иқтисодиёти ҷумҳурӣ солҳои охир қисман тағииротҳо бавучӯд омада, ҳиссаи соҳҳои ғайриистехсолӣ ва хизматрасонӣ мунтазам рӯ ба афзоиш аст, ки аз рушди ин соҳаҳо ва васеъ гардидани доираи фаъолияташон гувоҳӣ медиҳад.

Бо назардошли мутазам афзӯдани талаботҳои дохилӣ ва зиёд намудани иқтидори содиротии мамлакат, дурнамои истеҳсоли нерӯи барқ аҳамияти хоса дорад. Ҳамзамон бо истифода аз усулҳои маъмули оморӣ, аз ҷумла усули экстраполятсия бо эҳтимолияти 95-99% дурнамои истеҳсоли нерӯи барқро барои солҳои минбаъда пешӯӣ намудан мумкин аст. Аз маълумотҳои дар ҷадвали 1 дарҷ гардида, истифода бурда дурнамои истеҳсоли нерӯи барқро дидা мебароем.

**Ҷадвали 3**

**Дурнамои истеҳсоли нерӯи барқ бо истифода аз усули экстраполятсия**

| Солҳо | Истеҳсоли нерӯи барқ (млн. кв. соат) | (Y <sub>1</sub> -ӯ) | (Y <sub>1</sub> -ӯ) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2013  | 17115                                | -529,5              | 280370,25                        |
| 2014  | 16472                                | -1172,5             | 1374756,25                       |
| 2015  | 17162                                | -482,5              | 232806,25                        |

|          |        |        |            |
|----------|--------|--------|------------|
| 2016     | 17232  | -412,5 | 170156,25  |
| 2017     | 18144  | 499,5  | 249500,25  |
| 2018     | 19742  | 2097,5 | 4399506,25 |
| $\Sigma$ | 105867 |        | 6707095,5  |

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{105867}{6} = 17644,5; M = \pm t \sqrt{\delta^2 / n} \quad p=99\%, t=3;$$

$$\delta^2 = \frac{\Sigma (y - \bar{y})^2}{n} = \frac{6707095,5}{6} = 1117849 \quad [4]$$

Бо эҳтимолияти  $p=95\%$ ,  $t=2$  дурнамои ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ чунин аст:

$M = \pm t \sqrt{\delta^2 / n} = \pm 2 \sqrt{\frac{1117849}{6}} = \pm 863,3$ . Пас соли 2019 ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар ҳудудӣ (17644,5  $\pm 863,3$ ) млн. кв. соат тағир меёбад.

Бо эҳтимолияти  $p=99\%$ ,  $t=3$  дурнамои ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ соли 2019 чунин аст:  $M = \pm t \sqrt{\delta^2 / n} = \pm 3 \sqrt{\frac{1117849}{6}} = \pm 1294,9$ .

Бо эҳтимолияти 99% дурнамои истеҳсоли нерӯи барқ: (17644,5  $\pm 1294,9$ ), яъне ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 16349,6 то 18939,4 млн. кв. соат тағийир меёбад.

Дар маҷмӯъ ҳаминро қайд кардан ба маврид аст, ки таҳқиқи соҳтори тавозуни барқии иқтисодиёти кишвар имконияти дода ҳаҷм ва соҳтори истеъмолоти нерӯи барқро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ошкор ва муайян намуда, тавозуни содирот ва воридоти барқро таҳлил намоем. Новобаста аз ҳаҷм ва соҳтори истеъмоли нерӯи барқ ин соҳа яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятдоштаи кишвар ба ҳисоб рафта, рушди он дар пешрафти иқтисодиёти миллӣ нақши муҳим дорад.

## АДАБИЁТ

1. Блинничкина Н.Ю. Значение энергетического комплекса в процессе обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан. [Электронный ресурс] // <https://cyberleninka.ru/article/n/prioritetnye-napravleniya-razvitiya-energeticheskogo-kompleksa-tadzhikistana-1>
2. Анализ развития и распространения передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Республике Таджикистан в рамках проекта Европейской Экономической Комиссии «Глобальная энергоэффективность-21» для стран Центральной Азии. [Электронный ресурс]// [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gee21/projects/Report\\_TJ.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gee21/projects/Report_TJ.pdf)
3. Статистика. Под редакцией профессора И.И. Елисеевой. Москва. Высшее образование. 2007 г. 367 с.
4. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Иванова Ю.Н.. - М.: Инфра-М, 2017. - 247 с.
5. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019 с.

Рахмонов И.К.

## ХУСУСИЯТҲОИ НИЗОМИ МЕНЕЧМЕНТИ СИФАТ ДАР КОРХОНАҲОИ МЕҲМОНХОНАДОРӢ

Дар мақолаи мазкул аз ҷониби муалиф самтҳои асосии низоми менечменти сифат дал мисоли корхонаҳои меҳмонхонавӣ ба таври пурра тадқиқ карда шудааст. Бояд қайд намуд, ки менечменти сифат дар ҳама гуна субъектҳои хоҷагидорӣ ба қатори яке аз муҳимтарин амалҳои менечерони муваффақ ба ҳисоб меравад. Хусусиятҳои хоси сатҳи сифат ва идоракуни натиҷабаҳши он дар корхонаҳои меҳмонхонавӣ нақши ҳалқунандаро мебозанд. Дар мақола муалиф андешаҳои олимони иқтисодшинос ва тавсияву пешниҳодҳои ҷолибо нисбати низоми менечменти сифат ва мавқеи он дар корхонаҳои меҳмонхонавӣ нишон додааст. Зоро омӯзиши паҳлӯҳои дигаре хусусиятҳои низоми идоракуни сифат дар оянда низ аз аҳамият ҳолӣ намебошад.

**Калидвожаҳо:** идоракуни сифат, сатҳи сифат, сифат, хоҷагиҳои меҳмонхонавӣ, низоми сифат, корхона, низоми менечменти сифат, AQI, сифати хизматрасонӣ, назорати сифат.

Рахмонов И.К.

## ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В данной статье автор исследовал основные направления системы менеджмента качества на примере гостиничных предприятий. Следует отметить, что управление качеством в любом хозяйствующем субъекте является одним из важнейших действий успешных менеджеров. Специфика уровня качества и его эффективного управления играют важнейшую роль в гостиничной индустрии. В статье автор представляет взгляды экономистов и интересные рекомендации и предложения по системе менеджмента качества и ее положению в гостиничной индустрии. Потому что изучение других аспектов характеристик системы менеджмента качества в будущем также будет иметь важное значение.

**Ключевые слова:** управление качеством, уровень качества, качество, гостиничное предприятие, система качества, предприятие, система менеджмента качества, AQI, качество оказание услуги, контроль качества.

Rahmonov I.K.

## FEATURES OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN HOTEL ENTERPRISES

In this article, the author explored the main areas of the quality management system on the example of hotel enterprises. It should be noted that quality management in any business entity is one of the most important actions of successful managers. The specifics of the quality level and its effective management play a crucial role in the hotel industry. In the article, the author presents the views of economists and interesting recommendations and suggestions on the quality management system and its position in the hotel industry. Because the study of other

aspects of the characteristics of a quality management system in the future will also be important.

**Key words:** quality management, quality level, quality, hotel company, quality system, enterprise, quality management system, AQI quality service, quality control.

Сифат ҷузъи таркибӣ ва муҳимтарини ҳар як меҳмонхона ба исоб меравад, ки ба шумо имкон медиҳад бо дигар меҳмонхонаҳо рақобат кунед ва эҳтиёҷмандони нави хизматрасониҳои меҳмонхонаро ҷалб намоед.

Идоракуний сифати хизматрасонӣ бояд аз ҷониби ширкати меҳмонхонаҳо мунтазам ва бо истифодай усулҳои муосири назорати сифат ва такмили он гузаронида шавад.

Ҳангоми идоракуний сифат, бояд далелҳо аз таърихи пайдоиш ва рушди он, аз ҷумла дар Тоҷикистон, ба инобат гирифта шаванд.

Идоракуний сифат аз назорати баромади маҳсулоти тайёр оғоз ёфт. Механизми мувофиқаи идоракуний сифатии ҳар як маҳсулоти алоҳида аз ҷониби низоми Ф.У. Тейлор дар соли 1905 дода шудааст. Ин система талабот ба сифати маҳсулотро дар қолаби қобили қабули хизматрасониҳо номгузорӣ менамояд. Тейлор низоми тақсимоти маҳсулоти хизматрасониро ба сифат ва норасоиҳо ҷорӣ кард.

Мактаби идоракуний илмии Тейлор ҳамчун нуқтаи истинод дар мавҷудияти идоракуний сифат ҳамчун асос барои идоракуний умумӣ мебошад. Консепсияҳои муосири менечменти сифат дар нимаи дуюми асри 20 ба туфайли кӯшишҳои олимони Э. Деминг, А. В. Фейгенбаум, Ҷ. М. Ҷуран, Ф. Кросби, Г. Тагути, К. такмил ёфтааст.

Аз ҷумла олими вақеан варзидаи соаи сифат Э. Деминг дар охири солҳои 1940, усулҳои омори Ҷопонро таълим дод, зеро пеш аз ба охир расидани Ҷангӣ Дуюми Ҷаҳонӣ, дар Ҷопон хеле кам назорати сифатии омор истифода мешуд. Усулҳои назорати омории сифат, ки Деминг пешниҳод кардааст, зуд аз ҷониби муҳандисони ҷопонӣ алалхусус дар сатҳи корҳонаҳои истеҳсолӣ қабул карда шуданд. Деминг аз роҳбарон даъват ба амал овард, ки ба мушкилиҳои тағйирёбанда дар истеҳсолот ва сабабҳои онҳо диққат диҳанд, ба шинохтан ва чудо кардани «сабабҳои» тағйирёбандаи маҳсулот аз «умумӣ» чудо шаванд. Сабабҳои маҳсус одатан бо мошинҳои мушахҳас ё операторони хидматрасонии онҳо алоқаманданд, дар ҳоле ки сабабҳои умумӣ ба омилҳои система хосанд. Воситаи асосии оморӣ барои муайян кардани сабабҳои маҳсус схемаҳои назоратӣ буданд.

Деминг инчунин ба истифодай равиши систематикӣ дар ҳалли мушкилот даъват кард - "Давраи талаб кардан" ё PDCA (Нақша, Ичро, Санчиш, Амал) - "нақша, амалисозӣ, санчиш, амал" [8, саҳ. 27].

Ҷозеф М., олими маъруф дар соҳаи сифат ба ҳисоб меравад. Вай аввалин шуда гузаришро аз назорати сифат ба идоракуний сифат асоснок кард. Вай «спирали сифат» (спирали Juran) - модели фазоии беохир, ки марҳилаҳои асосии рушди муттасили рушди идоракуний сифатро муайян намуд. Ҷ. Ҷуран муаллифи мағҳуми AQI (Annual Best Quality Quality) - консепсияи солонаи сифат мебошад, ки баланд бардоштани сифат ҳамчун зиёдшавии натиҷаҳои аллакай ба даст овардашуда дар соҳаи сифат алоқаманд аст, ки бо ҳоҳиши шаҳс барои соҳтани рекорди нав вобаста аст. Дар фалсафаи идоракуний такмилдиҳии пайваста маънои онро дорад, ки сиёсати тағӣр додан сиёсатро иваз мекунад. Таваҷҷӯҳи асосӣ дар консепсияи AQI ба қарорҳои стратегӣ, рақобатпазирӣ ва натиҷаҳои дарозмуддат равона карда шудааст [4, саҳ 77].

Филип Кросбӣ яке аз коршиноси эътирофшудаи амрикӣ дар соҳаи сифат мебошад. 14 принсип (мутлак)-и он маъмултарин ба шумор мераванд, ки

пайдарпаии амалхоро оид ба таъмини сифат дар корхонаҳо муайян мекунанд. Ф. Кросби идеологи низоми ZD мебошад ("нуксонҳои сифр"). Масъалаҳои баҳодиҳии арзиши сифатро омӯхта, Кросби афоризмро машҳур кард: "Сифат ройгон аст". Аз ин рӯ, истехсолкунанд набояд барои сифат пардоҳт кунад, балки барои хузури он, ки бояд таҳти мониторинг ва таҳлили ҳамешагӣ қарор гирад.

Арманд Фейгенбаум мутахассиси машҳури амрикӣ, муаллифи назарияи идоракуни ҳамгирошудаи сифат мебошад. Фейгенбаум консепсияи идоракуни ҳамаҷонибаи сифатро (TQC) таҳия кард, ки он дар солҳои 60-ум фалсафаи нав дар соҳаи идоракуни корхона гардид. Мавқеи асосии ин консепсия ғояест, ки идоракуни сифат бояд ба тамоми марҳилаҳои эҷоди маҳсулот ва тамоми сатҳҳои зинанизоми идоракуни корхона дар татбиқи чораҳои техниқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ таъсир расонад [3, с. 212].

Олимони Чопон дар соҳаи сифат низ дар омӯзиши раванди идоракуни сифат саҳми назаррас гузоштанд.

К. Ишикава муаллифи версияи идоракуни ҳамгирошудаи сифат дар Чопон мебошад. Ҳусусиятҳои муҳимтарини он инҳоянд: иштироки умумии кормандон дар идоракуни сифат; ҷорӣ кардани аудити мунтазами доҳилии фаъолияти низоми сифат; омӯзиши муттасили кормандон; истифодаи васеи усулҳои назорати оморӣ. Ишикава дар амалияи ҷаҳонӣ усули нави аслии графикии таҳлили муносибатҳои сабабу натиҷаро ҷорӣ кард, ки диаграммаи Ишикава ("скелети моҳӣ") ном дошт, ки ба ҳафт абзори оддии назорати сифат доҳил карда шудааст [1, с. 60].

Омори машҳури Чопон Г. Тагучи аз охири солҳои 40-ум такмили равандҳо ва маҳсулоти саноатиро омӯхтааст. Тагучи ғояҳои омори математикиро, аз ҷумла бо усулҳои омории банақшагирии озмоиш ва назорати сифат таҳия намуд. Ҷизи асосӣ дар фалсафаи Тагучи беҳтар кардани сифат ва коҳиши додани ҳарочот аст [2, саҳ. 88].

Аз соли 1980 инҷониб Асри XX дар фаъолияти бисёр ташкилотҳо самтҳои инфиордии функционалиро инъикос мекунад. Рӯйхати объектҳои идоракуни мевафзояд - маркетинг, инноватсия, қадрҳо ва ғайра Дар соҳтори идоракуни умумӣ ғанҳои мустақил, аз ҷумла менечменти сифат пайдо мешаванд [4, саҳ. 13].

Таҷрибаи Тоҷикистон дар идоракуни сифат асосан аз системаҳои кафолати сифат дар соҳаи ҳарбӣ ва вазн иборат аст, ки ба корхонаҳо аз миёнаи солҳои 50-уми асри гузашта ворид карда шудаанд [2, саҳ. 104].

Яке аз аввалин системаҳои сифат низоми БИП Саратов буд, ки ташаббускори он Б. А. Дубровиков буд. Низоми БИП такмилдиҳии пайвастаи равандҳои истехсолӣ, риояи интизоми технологӣ ва ритми корро пешбинӣ мекунад.

Ин система асоси низоми беэътиимидаи меҳнат - SBT гардид, ки дар он маҳсулоти баландсифат бо низоми тадбирҳо оид ба баланд бардоштани масъулият ба натиҷаҳои меҳнат ва ҳавасмандгардонии ҳар як корманд таъмин карда шуд.

Ғайр аз он, низомҳои сифат, аз қабили: KANARSPI (сифат, эътиимонкӣ, захира аз маҳсулоти аввал) - барои рафъи сабабҳои объективии камбудиҳо, ки аллакай дар марҳилаҳои аввали тарҳрезӣ ва омодасозии истехсолот нигаронида шудаанд ва KSUKP (низоми ҳамгирошудаи идоракуни сифати маҳсулот) дар ИҶШС пахн карда шуда буданд, ки онҳо усулҳо ва воситаҳои заруриро барои соҳтан, таъмин ва нигоҳ доштани сатҳи баланди сифати маҳсулот ҳангоми таҳия, истехсол, коркард ва истифодабарии он дар бар мегиранд [7, саҳ. 27].

Дар адабиёти илмӣ таърифи гуногуни мағҳуми «низоми менечменти сифат» - ро пайдо кардан мумкин аст, ки аксари онҳо аҳамияти пурраи мавҷудияти чунин низомро дар ҷараёни фаъолияти корхонаҳо инъикос намекунанд.

Низоми менечменти сифат системаест, ки дар корхона барои ташаккули муназзами сиёсатҳо ва ҳадафҳо дар соҳаи сифат, инчунин барои расидан ба ин мақсадҳо таъсис дода шудааст.

Низоми менечменти сифат низоми менечментест, ки ба маҷмӯи таркибии унсурҳо асос ёфтааст, ки тамоми вазифаҳои корхонаро ҷиҳати ноил шудан ба сифат ичро мекунанд.

Бо дарназардошти ин таърифҳо, шарҳи зерини мағҳуми «низоми менечменти сифат дар як меҳмонхонаи меҳмонхона» -ро пешниҳод кардан мумкин аст.

Низоми менечменти сифати меҳмонхона як қисми умумии идоракуни мөбозад, ки дар асоси стандартҳои сифатии силсилаи ISO-9000 ва санадҳои меъёрии ғайридавлатӣ фаъолият менамояд, ки сифати мӯътадили хидматҳои пешниҳодшударо таъмин менамояд, сифати меҳмонхонаро бо назардошти тағйироти талаботҳои муштариён ва рафтори рақибон беҳтар менамояд.

Низоми менечменти сифат усули самараноки идоракунӣ ва назорати сифати меҳмонхонаҳо мебозад, ки калиди фаъолияти бомуваффақияти он заманаи хуб ташаккулӯфтаи моддию техниқӣ ва такмили бефосила бо истифодаи усулҳои инноватсионии кори унсурҳои алоҳидаи система мебозад.

Модели стандартии идоракуни сифат дар меҳмонхона аз рӯи усули «ҳалқаи сифат» соҳта мешавад. «Давраи сифат» модели таъсири низоми сифат ба тамоми марҳилаҳои давраи хизматрасонӣ мебозад. Маънои ин модел чунин аст: заманаи моддии ширкати меҳмонхона ва кормандон шартҳои асосии истеҳсолотро муайян мекунанд ва ҳамчун «пойгоҳи сифат» хизмат мекунанд. Агар меҳмонхона дорои базаи хуби моддӣ ва қадрҳои соҳибхтисос бошад, агар ширкат фазои ҳавасмандии воқеии кормандонро ба натиҷаҳои кори худ фароҳам оварда бошад, ин маънои онро дорад, ки заманаи мусоид барои истеҳсоли маҳсулоти баландсифат (заманаи сифат) мавҷуд аст.

Таъсири мусбати чунин пойгоҳ ҳамчун вектори сифат тасвир карда мешавад. Ва агар идоракуни сифат дар корхона ба таври возеҳ ташкил карда шуда бошад, пас таҳти таъсири вектори сифат «ҳалқаи сифат» ба ҷарҳи боло табдил мейбад ва пас аз ҳар як давраи идоракунӣ сифати маҳсулот ба сатҳи зарурӣ мерасад.

Агар ширкат базаи зарурии моддӣ надошта бошад ё коргарон ба сифати баланди корашон таваҷҷӯҳ накунанд, пас ин чунин маъно дорад, ки барои таъсиси маҳсулоти баландсифат ҳеч гуна таҳкурсӣ вучуд надорад, яъне вектори сифат сифр аст ва ҳама корҳо оид ба идоракуни сифати хизматрасонӣ бехудаанд [1, с. 32].

Қисми марказии сифат ҳадамоти сифат мебозад, ки вазифаҳои зеринро дар бар мегирад: назорати сифат, идоракуни сифат, стандартонӣ, таълими кормандон.

Дар як ширкати меҳмонхона, ки роҳбарияти ў доимо беҳтар кардани сифати хидматрасонии худ аст, ин хидмат метавонад мустақилона кор кунад ё шӯъбаи маркетинг бошад. Ҳадамоти сифат кори сифатро дар корхона (низоми сифатро) ташкил мекунад, сифати хидматҳои пешниҳодшударо назорат мекунад, аудити дохилии низоми сифатро мегузаронад, кори соҳторҳои дигареро, ки дар низоми сифат амал мекунанд, ҳамоҳанг мекунад ва роҳномоии методӣ медиҳад [9, с. 258]

Идоракуни босамари сифати меҳмонхонаҳо бояд ба ин унсурҳо такя намояд:

- идоракуни самарабахши маркетинги корхона;
- ҷорӣ намудани стандарти сифат, стандартҳои корхонаҳо;
- ташкили равандҳои бизнес, равандҳои истеҳсолӣ;
- мавҷудияти фарҳанги корпоративӣ;
- татбиқи талаботи таҳассусӣ нисбат ба кормандон (стандарти таҳассусӣ);
- ҷорӣ намудани меъёрҳои меҳнатии коргарон (меъёрҳои истеҳсолӣ);
- баҳодиҳӣ ва ҳавасмандкунии кормандон;
- санчиши сифати воридот;
- санчиши назорати сифати маҳсулот.

Барои беҳтар фаҳмидани фаъолияти низоми менечменти сифат, мо ҳар як унсури номбаршударо мухтасар мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Амалисозии концепсияи маркетинг таъсиси хадамоти даҳлдори маркетингиро талаб меқунад. Дар айни замон, бе чунин хидмате, ки таҳқиқоти маркетингиро дар бораи дурнамои талабот, талаботи истеъмолкунандагон ба хизматрасонӣ ва тамоюлҳои ин талабот дар зери таъсири омилҳои гуногун таъмин менамояд, барои рақобат пазирий дар бозори меҳмонхонаҳо мушкил аст. Ҳадафи ниҳоии хизматрасониҳои маркетингӣ тобеъ кардани тамоми фаъолияти иқтисодию тиҷоратии корхонаи меҳмонхона ба принсипҳои бозор мебошад.

Мақсад ва вазифаҳои назорати маркетинг инҳоянд: муайян кардани дараҷаи ноил шудан ба ҳадаф (таҳлили тамоюлҳо); муайян кардани имкониятҳои беҳтаркунӣ (баргашт); санҷидани мувоғикии мутобиқати корхона ба тағиরот дар шароити муҳити зист.

Ҷорӣ намудани стандарти соҳавӣ дар корхонаҳои меҳмонхона истифодаи яке аз стандартҳои серияи ISO (9000, 9001, 9002, 9003) -ро дар бар мегирад, ки дар асоси он стандартҳои доҳилибутии таҳия карда мешаванд, ки ба сифати хизматрасонӣ ва хидматрасонӣ назорат меқунанд.

Стандартҳои доҳилиро метавон ба якчанд намудҳо тақсим кард:

- технологӣ, ки пайдарпани амалиёти технологиро (тозакунӣ, гирифтани пардоҳт ва ғайра), усулҳои хизматрасонӣ, хизматрасонӣ ва ҷойгиркуни маҳсулот ва ғайраҳоро тавсиф мекунад;

- рафтор, тавсифи талабот ба намуди ҳайати кормандон, қоидаҳои баргузории гуфтугӯи телефонӣ, усулҳои ҳалли ҳолатҳои муноқиша, тартиби ҷойгиршавӣ ва рафтор дар минтақаҳои меҳмон, қоидаҳои муошират бо меҳмонон (қоидаҳои меҳмоннавозӣ) [9, саҳ. 220] навишта шудааст.

Низоми менечменти сифат ташкили босифати равандҳои истеҳсолиро тақозо меқунад. Тавсифи меъёрии равандҳои истеҳсолӣ (тартиби технологӣ) барои ҳар як воҳиди корхонаи меҳмонхона дар асоси шиносномаи техники, таснифоти меҳмонхона, вазифа ва вазифаҳои онҳо дар ин бахш таҳия карда мешавад.

Дар тартиботи технологӣ, фаъолияти асосии шӯъба дар марҳилаҳо тавсиф карда мешавад, ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар марказҳо бо дигар бахшҳои меҳмонхонаҳо дикқати маҳсус дода мешавад. Тавсифи меъёрии равандҳои истеҳсолӣ як санади меъёриест, ки меъёрҳои масъулият ва роҳбари ин бахшро муқаррар мекунад.

Тавсифи меъёрии ташаккулёфтаи равандҳои истеҳсолӣ ба як ҳуччати ягона "Дастури сифат" ҳамроҳ карда шудааст.

Стандартҳои қасбӣ (талаботи таҳассусӣ), ки ҷузъи ҷудонопазири фаъолияти меҳмонхона ва қисми ҷудонопазири сифати функционалӣ мебошанд, барои ҳалли масъалаҳои марбут ба таъмини низоми самараноки идоракуни кадрҳо ва сифати меҳнат, инчунин танзими муносибатҳои меҳнатӣ таҳия шудаанд. Талаботи таҳассусӣ ба тақсимоти оқилона ва оқилонаи меҳнат, интиҳоби дуруст, ҷойгиркунӣ ва истифодаи ҳайати кормандон, муттаҳидӣ дар муайян кардани ўҳдадориҳои меҳнатии кормандони меҳмонхонаҳо ва талаботи таҳассусии ба онҳо пешниҳодшуда, муқаррар кардани стандартҳои масъулият дар шартномаҳои меҳнатӣ, инчунин қарорҳои ҳангоми сертификатсияи роҳбарон ва мутахassisон. Нақшай амалисозӣ метавонад ба тариқи зайл пешниҳод карда шавад: 1) талаботи таҳассусӣ (стандарти таҳассусӣ); 2) тавсифи меъёрии ўҳдадориҳо барои ҳар вазифа; 3) тавсифи корӣ; 4) шартномаи меҳнатӣ [9, саҳ 147].

Арзёбӣ ва ҳавасмандгардонии кормандони меҳмонхона унсури муҳими сифатҳои функционалӣ нисбат ба навъи он муҳимтар аст. Нуқтаи асосии ҳама корҳо

дар соҳаи чуброни моддии кормандони меҳмонхонаҳо муайян кардани андозаи меҳнат ва андозаи пардоҳти он мебошад.

Дар низоми музди меҳнат ва ҳавасмандкуни мөнбадалӣ бояд принсипҳои зерин риоя карда шаванд:

- музди меҳнат аз рӯи натиҷаҳои меҳнат;

- боварӣ ва амнияти кормандон. Музди меҳнат бояд тавре бошад, ки кормандон ба ояндаи худ эътимод дошта бошанд ва онҳоро аз дигаргуниҳои мухталиф чи дар муҳити беруна ва чи дар доҳили ташкилот муҳофизат қунанд;

- ҷанбаи ҳавасмандкунанда ва ҳавасмандкунандаи музди меҳнат; Низоми музди меҳнат бояд воситаҳои самараноки ҳавасмандкуни Ҳавасмандкуниро дар бар гирад. Ба кормандон имконият дода мешавад, ки назар ба музди меҳнати муқарраршуда барои кори самаранок ва баландсифат музд гиранд;

- шаклҳои иловагии (ҳавасмандгардонии) подош барои саҳми шахсӣ. Илова бар маош, имтиёзҳои гуногуни кормандон муқаррар карда мешаванд, ки аз ҷониби корхона баҳоғузорӣ ва эътирофи кори коргарони баландсифат хидмат мекунанд. Ин подош аз ҷумла иборат аст: пардоҳти ҳароҷот барои таҳсил, хидматрасонии тиббӣ, суғуртаи ҳаёт ва ғайра [6, с. 150].

Ҳамин тарик, агар ҳар як унсури номбаршудаи низоми менечменти сифат мунтазам назорат ва такмил ёбад, пас ширкати меҳмонхонаҳо метавонад хидматрасонии босифат ва хидматрасонии сатҳи олиро таъмин қунад.

### АДАБИЁТ

1. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством М.: Инфра-М, 2007. - 212 с.
2. Гиссин В. И. Управление качеством продукции Ростов н/Д.: Феникс, 2000. - 256 с.
3. Кобяк М. В., Скобкин С. С. Управление качеством в гостинице М.: Магистр, 2010. - 511 с.
4. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. - М.: Новости, 2000. - 432 с.
5. Мишин В. М. Управление качеством М.: Юнити-Дана, 2005. - 463 с.
6. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики М.: Дело и сервис, 2009. - 304 с.
7. Рожков В. Н. Управление качеством М.: ФОРУМ, 2012. - 336 с.
8. Розова Н. Управление качеством Спб.: Питер, 2002. - 224 с.
9. Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000) СПб.: Бизнес-Пресса, 2000. - 336 с.

УДК 312(575.3)

Хушваҳтзода Қ.Х., Раҷабов О.Ҷ.

### САМТҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚОТИ ОМОРИИ ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ ДАР БОЗОРИ МЕҲНАТ

Мақолаи мазкур омӯзиши зуҳуроти шуғл ва бекориро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда роҳҳои ҳалли ин мушкилоти глобалиро зери таҳдил қарор додааст. Қисматӣ муҳимтарини таҳлили оморӣ - ин шуғли иттилоотии

оморӣ дар бораи бекорӣ мебошад, ки имкон медиҳад хусусиятҳои миқдории сатҳ, ҳаҷм, тамоюлҳои ин падиде ва таркиби миқдорӣ ва сифатии ин гуруҳи аҳолӣ муайян карда шаванд. Таҳияи нокифояи ҷанбаҳои минтақавии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аҳамияти онҳо дар давраи ташаккули муносибатҳои бозаргонӣ, зарурати омӯзиши масъалаҳои минтақавӣ дар баробари бозори меҳнати ватаний шоҳиди ин гуфтаҳо мебошад.

**Калидвозжаҳо:** Захираҳои меҳнатӣ, машғулон, сатҳи бекорӣ, сатҳи зиндагӣ, шумораи аҳолӣ, манфиатҳои моддӣ, муҳочиран, шуғлӣ иттилоотӣ, қувваи корӣ, бозори меҳнат.

**Хушвакҳтзода К.Х., Раджабов О.Дж.**

### **МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НА РЫНКЕ ТРУДА**

В данной статье рассматриваются исследование занятости и безработицы в Республике Таджикистан и анализируются пути решения этих глобальных проблем. Важнейшим статистическим компонентом является использование статистической информации о безработице, которая позволяет определить количественные характеристики уровня, объема, тенденций этого явления количественного и качественного состава этой группы населения. Об этом свидетельствуют недостаточное развитие региональных аспектов рынка труда в Республике Таджикистан.

**Ключевые слова:** трудовые ресурсы, занятость, уровень безработицы, уровень жизни, население, материальные блага, миграция, информация о занятости, рабочая сила, рынок труда.

**Khushvakhtzoda Q.Kh., Rajabov O.J.**

### **METHODOLOGICAL DIRECTIONS OF THE STATISTICAL STUDY OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET**

This article examines the study of employment and unemployment in the Republic of Tajikistan and analyzes ways to solve these global problems. The most important statistical component is the use of statistical information on unemployment, which allows you to determine the quantitative characteristics of the level, volume, trends of this phenomenon and the quantitative and qualitative composition of this population group. This is evidenced by the insufficient development of regional aspects of the labor market in the Republic of Tajikistan, their importance in the formation of market relations, the need to study regional problems along with the domestic labor market.

**Key words:** labor resources, employment, unemployment rate, standard of living, population, material wealth, migration, employment information, labor force, labor market.

То ба имрӯз стандартҳое дар муайянкунӣ ва омӯзиши зуҳуроти фаъолияти иқтисодии шуғл, бекории муваққатӣ васеъ истифода мешаванд, ки дар Конференси 13-уми Байналмилалии Оморчиёни Меҳнатӣ (КБОМ), ки соли 1982 дар Женева гузаронида шуд қабул карда шудаанд. Татбиқи ин меъёрҳо дар амалияни оморӣ ба зиммаи Созмони Миллали Муттаҳид (мимбаъд СММ) гузошта шудааст. Аммо пеш аз сухан гуфтан мустақиман дар бораи усули ҳисоб, ки мувофиқи он

аҳолӣ аз рӯи дараҷаи иштироки воқеии онҳо дар фаъолияти иқтисодӣ тақсим карда мешавад, бояд соҳаи ин навъи фаъолият муайян карда шавад.

Худуди фаъолияти иқтисодӣ ва ғайримуқаррарӣ конвенсия ҳисобида мешавад, аммо агар ба ин ихтилофи дақиқ нагире, тафсири омории бисёр ҳолатҳои мушаххасе, ки дар амал дучор мешаванд, метавонад гуногун бошад.

Консепсияи фаъолияти иқтисодӣ, ки ҳамчун нишондиҳандай муайян намудани аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол қабул шудааст, аз нуқтаи назари истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ дар Системаи Ҳисобҳои Миллӣ (мимбаъд СҲМ) вобастагӣ дорад. Мутобиқи Стандартҳои Байналмилалии Омор - аҳолӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ҳамаи шахсонеро дар бар мегирад, ки ба истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ машғуланд, ки дар системаи ҳисобҳои миллӣ ва тавозун дар муддати муайян муқаррар шудаанд [1]. Аз ин рӯ, шахс бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дониста шавад, агар (ва танҳо вақте), ки ў дар истеҳсоли мол ва хизматҳое, ки ба ҳудуди истеҳсоли СҲМ дохил мешаванд, саҳм гузорад. Саволе ба миён меояд, ки кадом намуди фаъолиятро ҳамчун фаъолияти иқтисодии иштирокчиёни бозори меҳнат метавон баррасӣ кард. Бояд аз ҳудуди меъёрҳои фаъолияти иқтисодии Созмони Милали Муттаҳид, ки дар соли 1993 тасдиқ шудааст, тавсия дода шавад [2].

Мувофиқи СҲМ, истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ иборат аст аз: истеҳсоли молҳо, хизматрасониҳои ғайримолиявӣ, фаъолияти муассисаҳои молиявӣ, фаъолияти мақомотҳои давлатӣ ва ғайра, ки ба ҷомеа ва хонаводаҳои алоҳида хизматҳои гуногун мерасонанд [3].

Ҳамин тариқ, мувофиқи методологияи Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат (мимбаъд ТБМ) ва СММ, тамоми аҳолӣ вобаста ба муносабати онҳо дар фаъолияти иқтисодӣ ба иқтисоди фаъол ва ғайрифаъол тақсим карда шудааст.



**Расми 1. Ҳайати аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 то 72 sola дар асоси фаъолияти иқтисодӣ тибқи нишондоди ТБМ.**

**Сарчашма:** аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст

Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайрифаъол (мимбаъд АИФ) - ин қисми аҳолии ғайри қобили меҳнат ва шахсони қалонсол мебошанд, ки дар давраи баррасишаванда ба кор ҷалб карда нашудаанд, даромад намегиранд ва ба ҷустуҷӯи кор машғул нестанд.

Дар робита ба ин, тибқи тавсияҳои ТБМ ва СММ бо назардошти хусусиятҳои миллии мамлакатҳо, гурухҳои зерини аҳолӣ ба гурӯҳи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ файрифаъол тақсим карда мешаванд:

- хонандагон, донишҷӯёни шӯъбаи рӯзона, ки синну соли қобили меҳнат доранд;
- нафақаҳӯрон аз рӯи синну сол ва шартҳои имтиёзном;
- нафақаҳӯрони аз рӯи маъюбии гурӯҳи 1,2,3;
- гирандагони даромад аз корҳои шахсӣ;
- шахсони синни қобили меҳнат, ки ба корҳои хона, нигоҳубини қӯдакон ва хешовандони бемор машғуланд;
- ашхосе, ки дар ёфтани кор дилмонда шудаанд ва ҷустуҷӯи онро қатъ кардаанд;
- дигар шахсоне, ки ба кор ниёз надоранд [4].

Аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол (мимбаъд АИФ) як қисми аҳолиест, ки қувваи кориро барои истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ таъмин мекунад.

Олимони ватании мо АИФ - ро чунин таъриф додаанд “Аҳолии иқтисодӣ фаъол он қисми аҳолӣ мебошад, ки қувваи кории худро барои истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ пешниҳод кардаанд. Шумораи аҳолии иқтисоди фаъол коргарон ва бекоронро дар бар гирифта дар давраи таҳқиқшаванда муайян карда мешавад” [8].

Маълумот дар бораи динамикаи шумораи захираҳои меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 - 2018 дар ҷадвали 1 оварда шудааст (ҳаз. нафар)

**Ҷадвали 1. Динамики шумораи захираҳои меҳнатӣ ба ҳисоби миёна дар як сол, ҳаз. нафар 2012-2018**

| Нишондиҳанда                | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Захираҳои меҳнатӣ-ҳамагӣ    | 4796 | 4859 | 4983 | 5111 | 5224 | 5326 | 5427 |
| Қувваи корӣ (ҳаз. нафар)    | 2347 | 2362 | 2382 | 2437 | 2438 | 2460 | 2478 |
| -аҳолии машғул (ҳаз. нафар) | 2291 | 2307 | 2325 | 2380 | 2384 | 2407 | 2426 |
| Бекорони расман эътирофшуда | 56   | 54   | 56   | 57   | 54   | 53   | 52   |
| Қувваи кории истифоданашуда | 2449 | 2497 | 2601 | 2674 | 2786 | 2866 | 2949 |

*Сарчашма: аз ҷониби муаллиф, дар асосӣ маълумотҳои омори расмӣ, Агентсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст, Душанбе 2019. Саҳ 81.*

Дар давраи таҳлилшаванда захираҳои меҳнатӣ 631 ҳазор нафар ё ин ки 13,16% зиёд шудааст. Аҳолии машғул бошад дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 135 ҳазор нафар ё ин ки 5,89% зиёд ва бекорони расман эътирофшуда 4 ҳазор нафар ё ин ки 7,14% кам шудааст.

Захираҳои меҳнатии истифоданашуда, яъне он қисми аҳолӣ ки қувваи кории худро барои истеҳсоли мол ва хизматрасони пешниҳод накардаанд дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 500 ҳазор нафар ё ин ки 20,42% зиёд шудааст.

Дар навбати худ, категорияи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол тақсим карда мешавад ба:

1. Шуғлаварзандা;
2. Бекорон.

Ҷанбаи назариявии фаҳмиши муосири шуғл ҳамчун падидай иқтисодӣ васеъ омӯхта шудааст. Аз нуқтаи назари баҳодиҳии омории шуғл, ду равиши асосии методологӣ вучуд дорад. Аввалин он ба қонунгузорӣ оид ба шуғл дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон асос ёфтааст, ки шуғлро ҳамчун фаъолияти шаҳрвандон, ки ба қонеъ кардани ниёзҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ марбутанд, ки ба даромади меҳнатӣ меорад, муайян мекунад. Шаҳрвандон ҳуқуқи истиснӣ барои назорат кардани қобилияты худро доранд.

Мутобиқи дастурҳои методологии "Таснифоти маълумоти оморӣ оид ба таркиби қувваи корӣ, фаъолияти иқтисодӣ ва вазъи шуғл", ки Созмони Милали Муттаҳид қабул кардааст [6], дар сурати гузаронидани таҳқиқоти интихобии аҳолӣ, шахсони дар иқтисодиёт коркунанда шахсони ҳарду ҷинси 15 сола, аз он болотар ва калонсолон, инчунин ашҳоси синну соли ҷавон мебошанд, ки дар давраи баррасишаванда:

- кори музднокро дар вақти пурра ё нопурра иҷро намуда, инчунин корҳое, ки дар асоси кори ҳудӣ ё ҳудмаблағгузорӣ даромад мегиранд, сарфи назар аз мӯҳлати гирифтани мустақим ё даромад барои фаъолияти онҳо.
- муваққатан дар ҷои кор нестанд: бо сабаби беморӣ, нигоҳубини хешовандони бемор, руҳсатии ҳарсола ё рӯзҳои истироҳат, таълим, такмили ихтинос, руҳсати барои таҳсил ва файра.
- корро бе музди меҳнат дар корхонаҳои оилавӣ иҷро мекунанд.

Мувофиқи сарчашмаҳои мавҷуда динамикаи шумораи аҳолии машғул ва сатҳи шуғл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин гуруҳбанди карда шудаанд. (ҷадвали 2)

**Ҷадвали 2. Динамикаи шумораи аҳолии машғул ва сатҳи шуғл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2018.**

| Нишондиҳанда                                   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Шумораи аҳолии доимӣ дар охири сол, ҳаз. нафар | 7987,4 | 8161,1 | 8352,0 | 8551,2 | 8742,8 | 8931,2 | 9126,6 |
| Шумораи машғулон ҳаз.нафар                     | 2291   | 2307   | 2325   | 2380   | 2384   | 2407   | 2426   |
| Ҳиссаи машғулон дар шумораи аҳолии доимӣ, %    | 26,68  | 28,26  | 27,84  | 27,83  | 26,77  | 26,95  | 26,58  |

*Сарчашма: аз ҷониби муаллиф, дар асосӣ маълумотҳои омори расмӣ, Агенсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст, Ҷӯшанбе 2019 саҳ 10 ва 81.*

Аз маълумотҳои ҷадвали 2 аён аст, ки шумораи машғулон дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 135 ҳазор нафар зиёд шудааст. Ҳиссаи машғулон дар шумораи аҳолии доимӣ бошад соли 2013 аз ҳама зиёд буда соли 2018 нисбат ба соли 2012 0,1% кам шудааст.

Дар бораи зуҳуроти шуғл сухан ронда, кас наметавонад ба дохил шудан ба ин падида, омӯхтани асосҳои соҳтори он мусоидат кунад. Аввалан мо қайд менамоем, ки дар омори байналмилалӣ шарти муҳимтарини таснифи касб ҳамчун шахси ба кор қабулшуда ба истилоҳ "меъёри як соат" ба ҳисоб меравад, ки тибқи он дар давоми давраи ҳисботӣ кор кардан дар давоми як соат барои ба синни корфармоии он шахс кофӣ аст. Татбиқи меъёрҳои яксоата аз он иборат аст, ки бояд тамоми намудҳои шуғл, ки метавонанд дар муҳлати муайян вучӯд дошта бошанд, аз ҷумла кӯтоҳмуҳлат, тасодуғӣ ва дигар намудҳои шуғли ғайримуқаррарӣ зарур аст.

Таърифи байналмилалии шуғл дар стандартҳо, ки дар Конфронси 13-уми байналмилалии оморчиёни меҳнат (КБОМ), ки соли 1982 дар Женева баргузор

шуда буд, тафовут дар байни худтаъминкуни ба кор ва кори мустақилона (аз ҷумла аъзои кооперативҳои истеҳсолӣ, аъзои бе музд коркунанда ва шахсони алоҳида дар оила бо истеҳсолоти ғайрибозорӣ машғуланд) фарқ мекунад, яъне мустақилона кор мекунанд. Ҳар яке аз ин намудҳои шуғл меъёрҳои худро доранд.

Тибқи таърифи дар конференси қабулишуда, намудҳои шуғл аз рӯи намудҳои дар боло зикргардида ҳамаи ашхосе, ки аз синну сол қалонтар барои андозагирии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол муайян карда шудаанд ва ба муддати муайяни кӯтоҳ (як ҳафта ё як рӯз) ба категорияҳои мувофиқ дохил мешаванд:

### 1. Кори кироя:

1.1. Дар кор: шахсоне, ки дар давраи ҳисоботӣ барои музди меҳнат ё маош (бо пул ё дар шакли мол) каме кор кардаанд (яъне ҳадди аққал як соат);

1.2. Кор дошт, vale дар ҷои кор набуд: шахсоне, ки аллакай дар ҷои кори ҷорӣ кор мекунанд, vale дар давраи ҳисоботӣ муваққатан кор накардаанд ва бо корхона муносибати расмӣ доранд;

### 2. Худтаъминкуйӣ ба кор:


2.1 Дар ҷои кор: шахсоне, ки дар давраи ҳисоботӣ барои фоида ё даромади оила (бо пул ё дар шакли аслӣ) каме кор кардаанд (ҳадди аққал як соат);

2.2 Онҳо корхонаҳои шахсии худро доранд, vale кор накардаанд: ашхосе, ки корхона доранд (ин метавонад корхонаи саноатӣ, ҳоҷагӣ, савдо ё хизматрасонӣ), ки муваққатан дар давраи ҳисоботӣ бо ин ё он сабаб кор накардаанд. Соҳтори хусусиятҳои зикргардида ба таври равшан дар расми 2 нишон дода шудааст.

Аммо, меъёрҳои дар боло зикршудаи шуғл вазъи мавҷудаи шуғлро кафолат дода наметавонад ва танҳо нишондиҳандаҳое мебошанд, ки иштироки ӯро дар фаъолияти иқтисодӣ тасдиқ мекунанд. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки зуҳуроти шуғл ба худи шуғл пурра ва қисман тақсим карда шаванд.

Аён аст, ки ашхоси ба категорияи яқуми шуғл шахсоне дохил мешаванд, ки:

- 1) дар як ҷои корӣ ба кор ҷалб карда шуда бошанд;
- 2) вақти пурраи корӣ фаъолият намоянд;
- 3) корҳоеро, ки ба тахассуси онҳо мувофиқанд, иҷро намоянд.



### *Расми 2. Тақсимоти соҳтори аҳолии ба тариқи интихоб машғулбуда ба кор Сарчашма: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст*

Консепсияи бекорӣ бо стандартҳои байнамилалӣ бо мақсади муайян кардани ҳолатҳои қисман аз кор баромадани маълумот ва маълумот дар бораи шуғл ва бекорӣ илова карда шудааст. Тибқи стандартҳои байнамилалӣ, бекорӣ дар сурате ба миён меояд, ки шуғли шахс бо назардошти меъёрҳои муқарраршуда ё касбҳои алтернативӣ ва инчунин тахассуси мавҷудаи корманд (омӯзиш ва таҷрибаи корӣ)

нокифоя аст [7].

Ба ақидаи мо, дар кишварҳое, ки иқтисодиёти гузариш доранд, баҳисобгирии бекорӣ аҳамияти хос дорад. Бо сабаби бартарии ҳудтаъминкунӣ ба кор, сатҳи бекории сабтшуда дар ин кишварҳо мунтазам коҳиш меёбад. Ин бо он вобаста аст, ки танҳо якчанд нафар имкон доранд, ки барои муддате бекор монанд, дар ҳоле ки аксарияти аҳолӣ маҷбуранд бо ягон фаъолияти иқтисодӣ сарфи назар аз он ки ин на он қадар барои рӯзгузаронӣ муфид аст. Дар чунин шароит, вазъи соҳаи шуғл наметавонад бо маълумотҳо дар бораи бекорӣ тавсиф карда шавад ва бояд ба маълумот дар бораи ҷои кор илова карда шавад.

Дар ҳусусияти омории таҳқиқот, бекорӣ бо ду усули асосӣ, ки шахсро ҳамчун бекор муайян мекунанд, ба назар гирифта мешавад. Усули аввал аз ҷониби ташкилоти байналмиллалии меҳнатии Созмони Милали Муттаҳид тавсия дода шудааст, аз рӯи маълумотҳои таҳқиқоти интихобии маҳсус гузаронида шуда дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар кишвари мо истифода бурда мешавад. Дуюм, ҷониҷаи тафаккури илмии оморӣ мебошад, ки иттилоотро барои ҳисоботҳо аз маълумотҳои ба даст омада ҷамъоварӣ менамояд ва дар қонунҳо сабт мекунад.

Бояд қайд кард, ки ҳангоми таҳияи меъёрҳои бекорӣ, стандартҳои байналмиллалӣ ба ягон зуҳуроти тартиботи ҳуқуқӣ, масалан, гирифтани кӯмакпӯлӣ аз бекорӣ ё сабти ном дар ҳадамоти шуғли давлатӣ ишора намекунанд. Дар адабиёти илмии оморӣ, методологияи байналмиллалӣ аз ҳама бештар аз ҷониби Т.Л. Горбачева, ки як қатор мақолаҳо дар бораи гузарондани таҳқиқоти интихобӣ оид ба мушкилоти шуғл ва омӯзиши бекории аҳолӣ дар бозори меҳнат нашр кардааст [6] оварда шудааст.

Аз маълумотҳои ҷадвали 1 баён аст, ки шумораи бекорони расмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шумораи умумии аҳолӣ ва захираҳои меҳнати фоизи хело пастро ташкил медиҳад. Дар асл бошад шумораи бекорон хело зиёд мебошад, ки қисми зиёди онҳо ба мақомоти давлатӣ, роҳбарони корхонаҳо ва матбуоти даври муроҷиат накардаанд.

### АДАБИЁТ

1. Статистика труда для стран с переходной экономикой. / Под ред. И. Чернышева. М.: Финстатинформ, 1996. 412 с.
2. Пономарев А. Что означает термин "теневая экономика" и как она отражается в национальных счетах. // Вопросы статистики. 1995 г. № 5.
3. Система национальных счетов. / Под ред. Ю. Иванова. М.: Финстатинформ, 1996. 182 с.
4. Региональная статистика. / Учебное пособие. Самара.: СГЭА, 1999. 384 с.
5. Белозерова С. Цель - занятость полная и эффективная. // Человек и труд. 1997. № 12.
6. Горбачева Т.Л., Рыжикова З.А. Методология и некоторые итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости в 1998 году. // Вопросы статистики. 1999. № 6.
7. Статистика труда для стран с переходной экономикой. / Под ред. И. Чернышева. М.: Финстатинформ, 1996. 412 с.
8. Зарипов Э.Ш. Омори иҷтимоӣ-иқтисодӣ Дастури таълимӣ / Э.Ш. Зарипов, М.И. Муродова Душанбе 2009. 255 с. 88 с.
9. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе 2019. 482 с.

Ҳабибуллоев М.Х., Рустамов Р.У.

## МУШКИЛОТХОИ ГУЗАРИШ БА НИЗОМИ ЭЛЕКТРОНИИ ПЕШНИХОДИ ХИЗМАТРАСОНИХОИ ДАВЛАТӢ БА АҲОЛӢ

Дар мақола мушкилотҳои низоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тарики электронӣ мавриди таҳқиқот қарор дода шудааст. Ҷанбаҳои гуногуни раванди рушди ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дақиқ карда шуда, таснифоти марҳалаҳои асосии рушди ҳукумати электронӣ оварда шудаанд. Ҳамчунин дар мақола вазъи муосири рушди низоми электронии пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шудааст. Асосҳои ташаккули бозори хизматрасониҳои давлатӣ мукаррар карда шуда омилҳои монеъшаванда ба рушди ин бозор аниқ карда шудаанд. Дар мақола ҳамчунин тавсияҳои илмию-методологӣ оид ба давом додани ислоҳоти низоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва баланд бардоштани дастрасии пурраи аҳолӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ тариқи онлайн оварда шудааст.

**Калимаҳои калидӣ:** мушкилотҳои хизматрасониҳои давлатӣ, хизматрасониҳои давлатии электронӣ, ҳукумати электронӣ, бозори хизматрасониҳои давлатӣ.

Ҳабибуллоев М.Х., Рустамов Р.У.

## ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В статье исследованы проблемы переходы на электронные системы предоставлениз государственных услуг населением. Уточнены различные аспекты процесса развития электронного правительства в Республике Таджикистан. Приведено классификации основных этапов развития электронного правительства и дано оценка современного состояния развития системы электронного предоставление государственных услуг в Республике Таджикистан. Выявлены основы формирования рынка электронных государственных услуг, выделены факторы, препятствующие развитию данного рынка, а также предложены научно методические рекомендации по продолжению процесса реформирования системы предоставления государственных услуг и повышению широкомасштабной доступности населения в онлайновых государственных услугах.

**Ключевые слова:** государственные услуги, электронные государственные услуги, рынок электронных государственных услуг, сфера услуг.

Khabibulloev M.Kh., Rustamov R.U.

## PROBLEM OF TRANSITION TO SYSTEM OF PROVIDING STATE SERVICES TO POPULATION

The article examines the issues of improving the system of providing public services in electronic form. It clarifies various aspects of the development of e-government in the Republic of Tajikistan. Provides the classification of the main stages of the development of e-government and the assessment of the current state of development of the system of e-government services in the Republic of Tajikistan. Besides, the article identifies the

foundations of the formation of the market of electronic public services the factors that barriers the development of this market. Finally, the author gives the scientific guidelines for continuing the process of reforming the system of public services and increasing the large-scale accessibility of the population in online public services.

**Keywords:** the state services, electronic state services, the market of electronic state services, sphere of services.

Хизматрасониҳои давлатӣ нақши муҳимро дар рушди иқтисодию иҷтимоии давлат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боздида, сатҳи баланди зиндагии мардумро кафолат медиҳад ва омили муҳими ташаккулдиҳандай фаъолияти устувори муҳити рақобатӣ дар кишвар ба шумор меравад. Дар замони мусир бар соҳаи хизматрасониҳои давлатӣ тағйироти институтсионаӣ ба вуқӯй омадаистодааст, ки ба таъсири амиқи тенологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ба ин соҳа алоқаманд аст. Дар ҳамин шароит дар назди давлат як қатор вазифаҳо аз қабили баланд бардоштани самаранокӣ, маҳсулнокӣ бо сифатнокии хизматрасониҳои давлатӣ бо ҳароҷотҳои нисбатан кам истодааст. Ба ҳалли чунин масъалаҳо, пеш аз ҳама метавонад истифодабарии технологияҳои информационӣ-коммуникатсионӣ ҳангоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ мусоидат намояд. Аммо дар ин раванд дикқати маҳсус бояд ба баҳри рушди худи ТИҚ дода шавад, балки дар баробари ин зарур аст малакаи истифодаи он дар раванди пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ дар мадди аввал гузошта шавад.

Таҷрибаи пешрафтаи давлатҳои ҷаҳон собит намудааст, ки имрӯз дар аксари давлатҳои мутараққии саноатӣ ҳукумати электронӣ воситаи муҳими пешкашкунии хизматрасониҳои нисбатан баландсифати давлатӣ барои аҳолӣ гардидааст. Маҳсусан пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ вақти истеъмолкунандаро сарфа намуда, самаранокии иқтисодии ин амалиётҳоро ба воситаи болобарии маҳсулнокии меҳнат ва дараҷаи шаффоғияти амалиётҳо ба иҷрошаванда баланд мегардонад. Илова бар ин, он дараҷаи шаффоғияти раванди пешниҳоди хизматрасониҳои давлатиро баланд бардошта нақши омилҳои инсониро ба воситаи автоматиқунонӣ ба ҳадди ақал мерасонад.

Аммо новобаста аз афзалиятҳои ҷойдошта гузариш аз усулҳои анъанавии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба хизматрасониҳои электронӣ барои ҳукумати аксари давлатҳо маҳсусан Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи оддӣ намебошад. Ин, пеш аз ҳама ба он алоқаманд аст, ки пешниҳоди хизматрасониҳои давлатии ба истеъмолкунандай ниҳоӣ нигаронидашуда бо мақсади паст кардани бүрократизм дар фаъолияти соҳторҳои давлатӣ ҷориҷавии доимии иттилоотро байни сатҳҳои гуногуни идоракунии давлатӣ тақозо менамояд, ки амалисозии он бе гузаронидани тағйиротҳои ташкилӣ дар фаъолияти давлат имконнопазир аст.

Мушкилоте, ки барои ҷориҷавии ҳукумати электронӣ ва пешниҳоди электронии хизматрасониҳои давлатӣ монеа эҷод менамоянд ҳифзи боварии аҳолӣ ва мутмаинии он дар амаликунии вазифаҳо тарикӣ фаъол бо давлат, дастрасии васеъ ба хизматрасониҳо тарикӣ онлайн, ҳоҳиши пасти баъзе аз гурӯҳи амалдорони давлатӣ аз сабаби аз даст додани сарчашмаҳои иловагии даромад, сатҳи баланди ришваситонӣ ва ғайра ба ҳисоб меравад. Дар замони мусир монеаи муҳим дар самти рушди хизматрасониҳои давлатии электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инфрасоҳтори пасти технологияҳои информационӣ ва коммуникатсионӣ ба шумор меравад. Монеа дар рушди инфрасоҳтори ТИҚ дар навбати худ ба ҳусусияти ҷуғроғии давлат - мавҷудияти минтақаҳои баландкӯҳ ва дастнорас алоқаманд аст [1.С.130]

Илова бар ин, як қатор омилҳое ҳастанд, ки дараҷаи рушди хизматрасониҳои давлатии электрониро ҷиддан суст мегардонанд. Пеш аз ҳама, баъзе кормандони

насли болоии мақомоти давлатӣ малакаи кофии кор бо технологияҳои информатсионӣ-коммуникатсиониро надошта сатҳи пасти дониши истифодаи компьютерро доранд. Барои иҷроиши вазифаҳои муайян тариқи электронӣ ба онҳо зарур меояд барои кумак ба мутахассисони нисбатан ҷавон муроҷиат намоянд, ки нофорамии иловагиро ба вучуд меорад.

Дувум, на ҳамаи аҳолии қишвар, маҳсусан онҳое, ки дар минтақаҳои дурдаст зиндагонӣ менамоянд ба Интернет дастрасӣ надоранд. Мушкилии маҳсус дар ин самт, маҳсусан сокинони минтақаҳои доранд, ки дар фасли зимистон маҳдудияти барқ дар давоми рузи корӣ ҷорӣ карда шудааст. Новобаста аз оне, ки нишондиҳандай ҷоришавии Интернет дар ҳаёти шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамасола баланд меравад, дастрасии васеи аҳолӣ ба симҳои нахи оптикаи Wi-Fi ҳоло пурра ҳалли ҳудро наёфтааст.

Савум, унсурҳои ҳукумати электронии воридгардида ва механизми мавҷудаи пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ то ҳол имконияти умуман ташриф наовардан ва мақомоти пешкашкунандай чунин хизматрасониҳоро фароҳам наовардааст, ки барои гузариши пурра ба хизматрасониҳои электронӣ монеа эҷод менамояд.

Аmmo новобаста аз ҳамаи ин мушкилот таъминкунандагони хизматрасониҳои давлатиро зарур аст ба тағириoti бавуқӯоянда дар ҷаҳон, ки ҷанбаҳои иҷтимоио иқтисодии ҳаёти аҳолиро нисбати интизории онҳо ба ҳариди хизматрасониҳои нисбатан баландсифат аз давлат дарбар гирифтааст аҳамият дода, ислоҳоти қуллиро дар ин самт ба роҳ монанд.

Дар даҳсолаи аввали асри XXI дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усулҳои нави ҳамкории давлат бо аҳолӣ ба вучуд омад, ки имконияти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатиро дар шакли нисбатан самаранок бо истифодаи ТИК пеш овард. Имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аксари давлатҳои пешрафта нақшаҳо ва стратегияҳои гузариши ба ҳукумати электрониро қабул намудаанд ва дар онҳо пешравии назаррас дар соҳаи пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тариқи Интернет ба вучуд омад, ки дастрасии шабакавии хизматрасониҳоро то 45% - 60% боло бурд. Ҳукумати электронӣ аллакай сабит намудааст, ки ба зиндагии аҳолӣ таъсири назаррас расонидааст. Ба воситаи он шаҳрвандон имконият пайдо намуданд ба дастрасии зиёди иттилоот аз мақомот даст ёбанд. Илова бар он ин, имконият медиҳад, ки онҳо оиди самаранок истифода шудани пардохтҳои андозиашон маълумот дошта бошад ва дар раванди қабули қарорҳои идорақунии давлатӣ иштирок карда ақидаи ҳудро оид ба беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои давлатӣ манзур намоянд. Чунин пешравиҳо фаъолияти нисбатан шаффофи давлатро кафолат намуда, сифати ҳамкорӣ бо давлатро баланд мебардорад. Дар навбати ҳуд ҳукумати электронӣ демократикунонии ҷамъиятро кафолат дода, оиди муҳим дар мубориза муқобили ришваситонӣ ба шумор меравад. Чунин афзалиятҳоро ҳукумати дилҳоҳ қишвар метавонад дар раванди автоматикунонии фаъолияти давлат ба даст орад [1.С.132].

Аmmo қайд кардан зарур аст, ки дар шароити Тоҷикистон нусхабардории кӯрӯонаи унсурҳои бизнеси электронӣ дар самти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба баланд бардоштани сифати ҳамкории давлат бо аҳолӣ кафолат дода наметавонад. Дар ин самт рушди муносибатҳои шарикӣ байни давлат, бахши ҳусусӣ бо аҳолӣ муҳим аст.

Дар муқоиса ба шаклҳои анъанавии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳоди он бо тариқи электронӣ нисбатан қулайтар ба шумор меравад. Зеро он ба эҳтиёҷоти ҳар як шаҳс нигаронида шуда, ба талаботи ҳаряки онҳо новобаста аз сатҳи даромад, маълумот ва мавқеи ҷуғрофӣ мутобиқ гардонида мешавад. Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, ки ҳукумати электронӣ ҳамчун механизми асосии пешниҳоди электронии хизматрасониҳои давлатӣ нисбатан фаъолияти самараноки

идоракунии давлатиро кафолат медиҳад. Ин дар навбати худ коркард ва амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи мароқҳои иҷтимоии аҳолӣ, баланд бардоштани некуаҳволии онҳо, дастрасии хизматрасониҳои тиббӣ ва хизматрасониҳо дар соҳаи маориф мусоидат ҳоҳад намуд. Дар баробари ин, татбиқи ҳукумати электронӣ ба баҳши давлатӣ имконият фароҳам меоварад, ки бо тақозоҳои зиёди миқдори зиёди аҳолӣ дар муҳлати кутоҳтарин бо пешниҳоди нисбатан хизматрасониҳои сифатнок бо ҳароҷоти ками иқтисодӣ мусоидат намояд. Новобаста аз оне, ки технологияҳои мусоир пурра унсурҳои бюрократикунониро дар фаъолияти амалдорони давлатӣ бартараф карда наметавонад, аммо пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ барои истеъмолкунандагон оид ба усули ҳариди хизматрасониҳои давлатӣ интихоб фароҳам меоварад ва ба соҳторҳои давлатӣ имконият медиҳад, ки уҳдадориҳои ҳудро дар назди аҳолӣ бо сифати баланд иҷро намоянд.

Дар раванди фурӯши хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ баъзе мушкилотҳое чой доранд, ки онҳо ба мавҷуд набудани барномаи ягонаи аз тарафи умум қабулгардида оид ба ҷорисозии тамоми унсурҳои ҳукумати электронӣ дар давлат алоқаманд аст. Мисли бисёре аз давлатҳои дигари давраи гузариш автоматикунонии хизматрасониҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи лоиҳаҳои гуногуни маъмурӣ амалӣ карда мешавад, ки гузариши пурра ба он мукаммалгардонии меъёрҳои ҳукуқии мавҷударо тақозо менамояд.

Дар баробари ин норасоии захираҳои маблағгузорӣ ва муттаҳассисони баландиҳтисос дар соҳаи ТИҚ дар фаъолияти мақомоти давлатии ҳокимијат монеаи ҷиддӣ дар самти гузариш ба шаклҳои мусоирни пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба шумор меравад. Айни замон пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ нисбатан самараноктар дар соҳаи андозитонӣ, барасмиятдарории гумрукии мол ба мушоҳида мерасад ва масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун ҳадафҳои афзалиятнок дар соҳаи татбиқи ТИҚ муайян гардидаанд. Ҳамин тавр, соҳтори умумии низоми идоракунии давлатӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ нисбатан сусттари татбиқи ТИҚ амалӣ мегардад.

Ҳамин тавр, новобаста аз воридсозии фаъоли технологияҳои информационию коммуникатсионӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ то ҳол аҳолии кишвар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти ҳариди электронии хизматрасониҳои давлатиро пайдо намудаанд. Дар аксари ҳолатҳо сомонаҳои давлатӣ танҳо дар шакли электронӣ маълумот оид ба хизматрасониҳои давлатӣ пешкаш менамоянд, на балки фурӯши онро ба роҳ мемонанд. Истифодабарии шабакаи ҷаҳонӣ барои додани маълумотнома ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо, навбатистии электронӣ барои бофчаи кудакона, гирифтани картай электронии тиббӣ ҳоло дар марҳилаи яқуми рушди худ қарор дорад.

Аз ин рӯ, зарур аст дастрасии барои беҳтар намудани вазъият ҷораҳои зарурӣ андешида шавад, то он ки технологияҳои информационӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси рушди хизматрасониҳои давлатӣ дар мамлакат гардад. Истифодаи фаъоли технологияҳои нави иттилоотӣ аз тарафи мақомоти давлатӣ ба истеъмолкунандагон имконият медиҳад бештар ба хизматрасониҳои давлатӣ дастёб гарданд.

Илова бар ин бояд дикқати маҳсус ба машҳургардонии хизматрасониҳои давлатии тариқи сомонаҳо пешниҳодшаванда аз тарафи мақомоти давлатӣ ва маҳаллии ҳокимијат чудо карда шавад. Ҳамаи ин имконият медиҳад суръати таъсиси ҳукумати электронӣ дар кишвар тезонидашуда, самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ баланд бардошта шавад.

**АДАБИЁТ**

1. Хабибуллоев М.Х. Проблемы формирования и перспективы развития рынка электронных государственных услуг в Республике Таджикистан //Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. Душанбе: Сино, 2017, с.130-133
2. Рустамов С. Развитие электронного правительства в Таджикистане, /Общественный Фонд «Интернет» (Таджикистан), Душенбе 2016 [Электронный ресурс]: режим доступа: <http://medianet.kz/files/articles/17/e6/43/library2.pdf>
3. Хабибуллоев М.Х. Теоретические аспекты предоставления электронных государственных услуг населению //Вестник Таджикского национального университета, (научный журнал) Серия: Экономика. Душанбе: Сино №2, 2017, с.70-74.

**УДК 334.72**

**Набиев У.Л.**

**ОМИЛҲОИ ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОР ВА РАҶОБАТПАЗИРИИ  
СОҲИБКОРИИ ХУРД**

Дар мақола моҳияти рушди устувор ва раҷобатпазирии соҳибкории хурд баррасӣ карда шудааст. Раҷобатпазирӣ ҳамчун шарти муҳимтарини рушди устувор нишон дода шудааст. Мавқеи раҷобатпазирии субъектҳои ҳаҷагидор дар иерархияи раҷобатпазирии иқтисодиети мамлакат муайян карда шудааст. Омилҳои ба рушди устувор таъсиррасонанда гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Зарурияти таъмин намудани рушди устувор ва раҷобатпазирии соҳибкории хурд асоснок карда шудааст.

**Калидвожаҳо:** соҳибкорӣ, рушди устувор, раҷобатпазирӣ, омилҳо, гурӯҳбандӣ, субъекҳои соҳибкории хурд, амалкунанда, барҳамхӯрда.

**Набиев У.Л.**

**ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

В статье раскрывается сущность устойчивого развития и конкурентоспособности малого предпринимательства. Конкурентоспособность рассматривается как один из важнейших условий устойчивого развития. Определено место конкурентоспособности субъектов предпринимательства в иерархии конкурентоспособности экономики страны. Приведена классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие и конкурентоспособность малых предпринимательских субъектов. Обосновывается необходимость обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого предпринимательства.

**Ключевые слова:** предпринимательство, устойчивое развитие, конкурентоспособность, факторы, классификация, малые предпринимательские субъекты, действующие, ликвидированные

Nabiev U.L.

## FACTORS FOR ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESSES

The article reveals the essence of sustainable development and competitiveness of small businesses. Competitiveness is considered as one of the most important conditions for sustainable development. The place of competitiveness of business entities in the hierarchy of competitiveness of the country's economy is determined. A classification of factors affecting the sustainable development and competitiveness of small business entities is given. The article substantiates the need to ensure sustainable development and increase the competitiveness of small businesses.

**Keywords:** entrepreneurship, sustainable development, competitiveness, factors, classification, small business entities, active, liquidated

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмомали Рахмон в Послании в Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года подчеркнул о «необходимости устойчивого экономического развития» [1], а в Послании от 22 декабря 2019 г. отметил: «в условиях усиления торговой конкуренции между странами мы обязаны принять необходимые меры в направлении прогнозирования угроз и уменьшения их влияния на национальную экономику, а также повышению конкурентоспособности отечественного производства» [2]. Таким образом, в Республике Таджикистан вопросам устойчивого развития и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, привлечения внутренних и внешних инвестиций, создания новых рабочих мест, освоения новых земель на основе развития среднего и малого предпринимательства уделяется важное значение.

В Республике Таджикистан более 70% внутреннего валового продукта формируется в сфере частного сектора [2] и 71,3% трудоспособного населения работает в частном секторе [3, с. 82]. В 2018 г. из общего числа действующих юридических лиц в количестве 26854 ед. 79,8% (21438 ед.) составляли малые предприятия [3, с. 209]. По состоянию на 1 января 2019 г. в структуре хозяйствующих субъектов республики (общее количество составляло 569,8 тыс. ед.) удельный весь индивидуальных предпринимателей составил 92,31 % (526,0 тыс. человек) [3, с. 206]. Следовательно, можно утверждать, что основу экономики республики составляет малое предпринимательство.

В экономической литературе отмечается, что в условиях рыночных отношений индивидуальные предприниматели и малые предпринимательские структуры играют большую роль в экономике любой страны, даже развитой [4; 5]. В этой связи исследование факторов развития и обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности малого предпринимательства относится к числу важнейших задач современного этапа развития экономики страны. В этом плане, в первую очередь, заслуживает внимания понятие «устойчивое развитие малого предпринимательства».

В Википедии (свободная энциклопедия - интернет-ресурс) устойчивость понимается как «способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий» [6].

Исследователь И. Богданов дает следующее определение устойчивого развития: «устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки» [7, с. 297].

По мнению Воробьевой И.П. «устойчивость экономической системы в целом – это ее способность противостоять неблагоприятным внутренним и внешним силам, сохраняя при этом параметры развития, стабильные показатели и оптимальные пропорции, динамизм развития и эффективное использование ресурсов, сохраняемых и воспроизводимых для нужд страны и будущих поколений» [8, с. 19].

Таким образом, под устойчивостью малого предпринимательства можно понимать способность его субъектов противостоять существующим воздействиям факторов внешней и внутренней среды и развиваться стабильно и сбалансированно в долгосрочном периоде времени.

Устойчивость малого предпринимательства означает, что деятельность предпринимательских субъектов должна развиваться по прогрессивному направлению на основе повышения эффективности деятельности и проращивания имеющихся ресурсов.

Основой устойчивости субъектов малого предпринимательства является его стабильное развитие, т.е. постоянство во времени и сохранение ее признаков и параметров в любых ситуациях, иначе обеспечение долгосрочности развития невозможно. Устойчивость достигается при ее стратегическом и перспективном характере. Развитие субъекта должно происходить в интенсивном режиме как за счет качественных изменений, так и количественных. Устойчивое развитие малого предпринимательства предусматривает стабильность конкурентоспособности товара на рынке и стабильность сегмента рынка данного товара.

Следует отметить, что в обеспечении устойчивого развития малого предпринимательства очень важную роль играет конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Наиболее успешными участниками конкуренции становятся те субъекты экономики, которые способны выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

Великий мыслитель – представитель классической экономической теории А. Смит определил конкуренцию «как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно» [9]. По его мнению, «конкуренция - это та самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его участников» [9].

В Законе Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года, №1417 «О защите конкуренции» приведено, что «конкуренция - свободное состязание хозяйствующих субъектов, в котором самостоятельное действие каждого из них эффективно ограничивает возможность одностороннего воздействия каждого из них на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке (работ, услуг)» [10]. В этом определении отмечается самый существенный, основополагающий её составляющий, как принцип состязательности. В качестве конкурентов обычно выступают родственные хозяйствующие субъекты, например, производящие швейные изделия или обувь, молочные продукты или кондитерские товары и т.п. или же торговые предприятия, реализующие взаимозаменяемые товары, т.е. товары, сопоставимые по их назначению, способу применения, техническим характеристикам, качеству, цене и другим параметрам. В качестве примера можно привести и услуги, удовлетворяющие одинаковые потребности, например, туристические, или же бытовые и т.д. Конкурентами на рынке являются также фирмы, выполняющие одинаковые работы (например, строительство жилых домов или их текущий ремонт). Главная цель конкуренции - это получение возможной максимальной прибыли. Таким образом, конкуренция - это есть борьба, противостояние интересов двух или многих родственных субъектов предпринимательства.

На практике часто встречается и понятие «недобросовестная конкуренция». В Законе Республики Таджикистан «О защите конкуренции» дано следующее определение этого понятия: «недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимущества в предпринимательской деятельности и противоречат законодательству Республики Таджикистан, причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам или нанесли, или могут нанести ущерб их деловой репутации» [10].


Заслуживает внимания определение, данное Парижской Конвенцией по охране промышленной собственности 1883 года: «Недобросовестная конкуренция – это правонарушение, которое посягает на правопорядок в сфере предпринимательства, нарушая запрет, установленный Конституцией» [11].

Таким образом, под недобросовестной конкуренцией понимаются действия хозяйствующих субъектов или их работников, направленные на получение конкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и получение сверх прибыли на основе: а) стеснение конкурирующих хозяйственных субъектов с рынка неправомерными действиями; б) причинение убытков конкурентам, либо могут нанесение вреда их деловой репутации; в) действия противоречащие требованиям добродорядочности и справедливости и действующему законодательству.

В упомянутом законе также приведены основные **признаки недобросовестной конкуренции**. Это – «сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих на товарном рынке в одну группу лиц, рост и (или) снижение цены товара, не связанной с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарных рынках путём достижения соглашения между хозяйствующими субъектами или, в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями других лиц, либо в результате согласования (сделки) хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке» [10]. Поэтому недобросовестная конкуренция – это есть умысел, направленный на приобретение нечестных доходов на основе необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.

Исходя из этого, в условиях рыночной экономики, важное экономическое значение приобретает обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих структур, которая в свою очередь зависит от конкурентоспособности выпускаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и т.п. От них далее зависят конкурентоспособность объединений, отраслей экономики, регионов и экономики страны.

Таким образом, конкурентоспособность экономики страны слагается из конкурентоспособности отраслей экономики, регионов страны, хозяйствующих субъектов и товаров (работ, услуг и т.п.). Следует отметить, что имеет место и обратная зависимость. Исходя из этого, в схематичном виде приводим место конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности экономики регионов, отраслей и страны в целом (см. рисунок 1).



Источник: составлено автором

Рисунок 1 – Место конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в обеспечении конкурентоспособности экономики регионов и страны

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов малого предпринимательства в целом играет ключевую роль в обеспечении их устойчивого развития. Уровень устойчивости и конкурентоспособности предпринимательских структур всегда подвергается воздействию различных внешних и внутренних факторов. Важнейшие группы влияющих факторов приведены на рисунке 2.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- динамика ВВП и ВРП;</li> <li>- отраслевая структура экономики;</li> <li>- природно-ресурсный потенциал;</li> <li>- инвестиционные процессы;</li> <li>- уровень инфляции;</li> <li>- масштабы теневой экономики;</li> <li>-внешние экономические связи</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень научно-технического прогресса;</li> <li>- поддержка НТП государством;</li> <li>- развитие цифровой экономики;</li> <li>- освоение новых товаров и робототехники;</li> <li>- уровень ассигнований на НИОКР в стране;</li> <li>- государственный контроль качества и безопасности товаров/услуг.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- численность постоянного населения;</li> <li>- половозрастная структура населения;</li> <li>- естественное движение населения;</li> <li>- уровень образования населения.</li> <li>- миграция;</li> <li>- уровень урбанизации;</li> <li>- уровень доходов населения</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательная база;</li> <li>- государственная поддержка и защита;</li> <li>- налоговая политика;</li> <li>- таможенная политика;</li> <li>- условия кредитования;</li> <li>- деятельность партнеров;</li> <li>- деятельность конкурентов</li> </ul> |
| <b>Общекономические</b>   | <b>Научно-технические</b>  | <b>Социально-демографические</b>  | <b>Факторы макросреды</b>   |

**Внешние факторы**



**Факторы устойчивого развития малого предпринимательства**



**Внутренние факторы**

| <b>Профессионализм персонала</b>  | <b>Научно-технические</b>  | <b>Финансовые</b>   | <b>Организационно-экономические</b>   |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень квалификации АУП и работников;</li> <li>- опыт работы;</li> <li>- перспективное мышление;</li> <li>- целеустремленность;</li> <li>- креативность;</li> <li>- интуитивность;</li> <li>- организаторские способности;</li> <li>- склонность к риску;</li> <li>- хорошее здоровье и оптимизм;</li> <li>-умение работать в команде.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- степень внедрения новых технологий и оборудования;</li> <li>- инновационный потенциал субъекта;</li> <li>- внедрение цифровых и инновационных технологий;</li> <li>- программное обеспечение деятельности;</li> <li>- динамика вложений в НИОКР.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- степень обеспеченности собственными ресурсами;</li> <li>- прибыльность активов;</li> <li>-уровень издержек;</li> <li>-транзакционные издержки;</li> <li>- ликвидность;</li> <li>- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;</li> <li>- наличие платежеспособных дебиторов;</li> <li>- эффективность финансовых операций;</li> <li>-стимулирование коллектива.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение надежной ниши на товарном рынке;</li> <li>- производство продукции, пользующейся спросом;</li> <li>- умение выбирать партнёров;</li> <li>- потенциал в деловом сотрудничестве;</li> <li>- продолжительность деятельности;</li> <li>- специализация (диверсификации) деятельности;</li> <li>- трудовая дисциплина.</li> </ul> |

Уровень развития малого предпринимательства в том или ином регионе или в той или иной стране в существенной степени зависит от влияния внешних факторов. К первой группе можно отнести общеэкономические факторы. В тех странах, где сильнее развита экономика, т.е. высок объем внутреннего ВВП, развита отраслевая структура экономики, имеется богатый природно-ресурсный потенциал, развиты внешнеэкономические связи, больше инвестиций, низок уровень инфляции и очень низки масштабы теневой экономики (или же она устранена полностью), естественно более высокие возможности для развития малого предпринимательства.

Такие научно-технические факторы как уровень научно-технического прогресса, поддержка НТП государством, развитие цифровой экономики, освоение новых товаров и робототехники, уровень ассигнований на НИОКР в стране, государственный контроль за качеством и безопасностью товаров (услуг, работ, информации) играют также решающую роль в устойчивом развитии малого предпринимательства и его конкурентоспособности. В этом плане нельзя не отметить о важности роли технических знаний населения, особенно в областях цифровизации экономики, информационных технологий и т.д.

Численность населения и половозрастная её структура, естественное движение населения и миграция, особенно трудовая, уровень занятости лиц трудоспособного возраста, в последние годы все в большей мере играют ключевую роль в развитии предпринимательства. Речь идет о том, что многие страны из-за низкого уровня рождаемости и диспропорции в возрастной структуре населения столкнулись с обеспеченностью трудовыми ресурсами. Во многих из них в сфере малого предпринимательства работают мигранты. Следует отметить и о роли уровней образования населения, доходов населения и т.п.

Государственная поддержка и защита, законодательные основы функционирования, справедливая налоговая политика, таможенные пошлины, уровень банковских кредитов, деятельность партнеров и конкурентов также играют решающую роль в развитии малого предпринимательства.

Внутренние факторы, влияющие на деятельность субъектов малого предпринимательства, играют не менее важную роль в обеспечении ее устойчивости. Среди них в первую очередь отметим о роли человеческого фактора, т.е. профессионализма персонала хозяйствующих субъектов. Такие факторы как уровень и соответствие квалификации работников их профессиям, опыт работы, перспективное мышление, целеустремленность, креативность, интуитивность, организаторские способности, умение рисковать и работать в команде, хорошее здоровье и оптимизм во многом определяют устойчивость и конкурентоспособность малого предпринимательства.

Еще раз вернемся к научно-техническому прогресса и внедрение его достижений в производственную деятельность малых хозяйствующих субъектов в качестве внутренних факторов. Степень и своевременное внедрение новых технологий и оборудования в производство, внедрение цифровых и инновационных технологий, программное обеспечение деятельности, объемы вложения средств в НИОКР, инновационный потенциал субъектов в современных условиях в разы повышают долгосрочную устойчивость субъектов малого предпринимательства.

На наш взгляд, одним из важных факторов успеха хозяйствующих субъектов является наличие финансовых средств для организации предпринимательской деятельности. Имеется в виду, во-первых, степень обеспеченности собственными ресурсами и во-вторых – доступность банковских кредитов. Кроме этого, снижение

издержек в зависимости от вида деятельности (издержек производства, обращения, транспортные, связи и т.п.), а также транзакционных издержек, прибыльность деятельности и эффективность финансовых операций, платежеспособность дебиторов и т.д. также являются важными факторами.

Другой немаловажной группой внутренних факторов являются организационно-экономические факторы. Способность хозяйствующих субъектов обеспечить для себя надежную нишу на товарном рынке, производить продукцию, пользующуюся спросом, выбирать надежных партнеров, организовать деловое сотрудничество, специализация деятельности и т.п. во многом определяют устойчивость и конкурентоспособность малых предпринимательских структур.

Учет влияния как внешних, так и внутренних факторов, умелое их использование для обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур и их конкурентоспособности, уменьшение угроз отрицательно влияющих факторов на предпринимательскую деятельность всегда были и остаются важнейшими проблемами обеспечения роста и развития экономики.

Одним из главных показателей устойчивости и конкурентоспособности малого предпринимательства, на наш взгляд, является стабильное функционирование хозяйствующих субъектов. Однако статистические данные показывают, что ежегодно значительное количество хозяйствующих субъектов ликвидируются. Так, по состоянию на 1 января 2019 г. из 569, 8 тыс. ед. зарегистрированных субъектов экономики 318,3 тыс. ед. или 55,86% были действующими, а 251,5 тыс. ед. (44,14%) – ликвидированными [3, с. 206]. Из общего числа зарегистрированных юридических лиц в количестве 43,25 тыс. ед. 26,85 тыс. ед. (62,08%) были действующими, а 16,4 тыс. ед. (37,92%) – ликвидированными [расчеты по данным: 3, с. 210]. Почти 80,0% юридических лиц составляют малые предприятия [расчеты по данным: 3, с. 210]. В 2018 г. в республике количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в стране составило 526,0 тыс. чел., из них 284,71 лиц или 54,12% были действующими, а 24,29 предпринимателей (45,88 %) – ликвидированными [3, с. 212]. В этих цифрах и проявляется главная проблема в развитии малого предпринимательства, и естественно, возникает мысль о том, что если бы все зарегистрированные предпринимательские субъекты не ликвидировались, то можно было бы обеспечить более высокие темпы роста и развития экономики республики и более высокий уровень занятости населения.

Таким образом, главной проблемой в развитии малого предпринимательства есть и остается обеспечение устойчивости и конкурентоспособности функционирования хозяйствующих субъектов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.president.tj/ru/node/16772> (дата обращения: 12.05.2020).
2. Послания Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2019 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.president.tj/ru/node/16772> (дата обращения: 12.05.2020).
3. Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2019. (Официальное издание). - Душанбе: Изд-во ООО «То Рус», 2019. - 478 с.
4. Аминов И. Продовольственный рынок: проблемы развития товарно-торгового бизнеса. - Душанбе: Ирфон, 2013. – 180 с.
5. Аминов Х.И. Закономерности и тенденции развития предпринимательства в Республике Таджикистан / Х.И. Аминов. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 232 с.

6. Устойчивость // Материалы из Википедии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивость> (дата обращения: 12.05.2020).
7. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика / И.Я. Богданов. - М.: ИНФРА, 2010. – 410 с.
8. Воробьева И.П. Устойчивость экономики и проблемы ее обеспечения в современной России. - Вестник Томского государственного университета. Экономика. –2012. – №1(17). - с. 19
9. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М.: Эксмо, 2005. - 960 с.
10. Закон Республики Таджикистан от 30 мая 2017 года, №1417 «О защите конкуренции» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.adlia.tj/show\\_doc.fwx?Rgn=129347](http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=129347) (дата обращения: 12.05.2020).
11. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1900359> (дата обращения: 12.05.2020).

УДК:338.45 (575.3)

Раҷабова З.Ч.

### ТАЪМИНИ ИННОВАЦИОННИ РУШДИ УСТУВОРИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола масъалаҳои таъмини инновационни рушди устувори корхонаҳои саноатӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ баррасӣ карда мешаванд. Консепсияи «рушди устувор» баррасӣ карда шуда таъсири намудҳои асосии навоварӣ ба унсурҳои рушди устувори корхонаи саноатӣ арзёбӣ карда мешавад, модели механизми идоракунии рушди устувори корхонаи саноатӣ пешниҳод ва омилҳои муайянкунандай рушди устувору самтҳои мавҷудияти онҳо муайян карда шудаанд. Исбот шудааст, ки таъмини инновационни рушди устувори корхонаҳои саноатӣ дар заминиа такмили чараёни идоракунии онҳо имконпазир аст, ки ба рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад.

**Вожаҳои калидӣ:** инноватсия, рушди устувор, корхонаҳои саноатӣ, омилҳо, самтҳо, худмуҳофизаткунӣ, худрушдкунӣ

Раджабова З.Дж.

### ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье рассмотрены вопросы инновационного обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий в условиях рыночных отношений. Рассмотрено понятие «устойчивое развитие», дана оценка влияние основных видов инноваций на элементы устойчивого развития промышленного предприятия, предложена модель механизма управления эффективным развитием промышленного предприятия, выявлены факторы, определяющие устойчивое развитие и направления их существования. Обосновано, что инновационное обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий возможно на основе совершенствование процесса управления их

деятельностью, что способствует обеспечение экономического роста в Республике Таджикистан

**Ключевые слова:** инновации, устойчивое развитие, промышленные предприятия, факторы, направления, самосохранение, саморазвитие, экономический рост

Rajabova Z.J.

## INNOVATIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

The article considers the issues of innovative support for the sustainable development of industrial enterprises in a market economy. The concept of “sustainable development” is considered, the impact of the main types of innovations on the elements of sustainable development of an industrial enterprise is assessed, a model of a mechanism for managing the effective development of an industrial enterprise is proposed, factors determining the sustainable development and directions of their existence are identified. It is proved that innovative support for the sustainable development of industrial enterprises is possible on the basis of improving the process of managing their activities, which contributes to ensuring economic growth in the Republic of Tajikistan

**Key words:** innovation, sustainable development, industrial enterprises, factors, directions, self-preservation, self-development, economic growth.

На данном этапе развития экономики обеспечении экономического роста связано с улучшением функционирования промышленности в условиях конкретных регионов. Мировой опыт показывает, что именно промышленность занимает ведущее место в структуре национальной экономики и от ее деятельности зависит развития других отраслей и сферы услуг. При этом в условиях углубления рыночных отношений характеристика социально-экономической системы в основном дается на основе научно-обоснованного изучения процесса развития с учетом происходящих изменений.

Кроме того, на основе анализа нами выявлено, что в первые годы независимости развитие экономики в Республике Таджикистан замедлилась из-за гражданской войны, разрушения связей. При этом наблюдается, недостаточное использование потенциала отрасли промышленности из-за остановки многих промышленных предприятий в южных регионах страны. В республике после 2000 года были предприняты важные шаги по восстановлению экономики и особенно промышленности, что дало положительные результаты. И вопрос об обеспечение устойчивого развития стал приоритетным на основе учета имеющихся возможностей и потенциала действующих промышленных предприятий различного вида собственности, а также стимулирование экономического роста.

В этих условиях обеспечению устойчивого развития промышленных предприятий целесообразно увязать с внедрением новых инновационных технологий, позволяющие решить проблемы социально-экономического развития областей, городов и районов, а также и повышении эффективности функционирования самих предприятий в целом.

Развитие промышленных предприятий характеризуется, прежде всего, темпами научно-техническим прогрессом. Анализ показывает, что теоретико-методические аспекты теории устойчивого развития, хотя изучены в трудах ученых [1,2,3,4], однако недостаточно исследованы теоретические и практические вопросы инновационного обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий.

В этих условиях важным считаем уточнение сущности устойчивого развития на основе оценки роли факторов производства, а также и интеллектуальные ресурсы, выделяя значение «экономики знаний». Автором этого понятия считается Ф. Махлуп. Он считает, что это именно при этой экономики - знание считается основой обеспечение экономического роста [4].

Оценка функционирования промышленных предприятий показывает, что внедрение инноваций в них считается необходимым, и они позволяют развиваться тем предприятия, которые эффективно реагируют на требования рыночной системы, производят конкурентоспособную продукцию, совершенствуют систему управления и эффективно используют свой производственный потенциал, и в целом решают проблемы своего развития. Поддерживая мнению ученых, мы считаем, что под понятием развития понимаем целенаправленную деятельность, обеспечивающий экономический рост на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и внедрения инноваций в предприятии [1,2].

Некоторые авторы под развитием предприятие рассматривают перемену функционирования, из одного состояния в другое [2,3]. При этом можно выделить социально-психологические эффекты процесса развития предприятия, которые важны для их приспособления к новым требованиям рынка, увеличить конкурентоспособность в условиях изменения среды существования.

Исходя из этого под развитием промышленного предприятия следует рассматривать систему прогрессивных изменений с учетом технических, экономических и социально-культурных процессов, предоставляющие возможность в расширении и повышению эффективности функционирования предприятия, в условиях изменяющейся среды. При этом важное место следует уделить и понятию устойчивого развития. Данное понятие первоначально использовалось в науке об охране природы. Однако в последние годы прошлого века данный подход приобрел и экономический характер.

Автором концепции «устойчивого развития» считается академик В.И. Вернадский [2], а другие ученые понятие устойчивого развития рассматривают как путь равновесия в развитии общества и окружающей среды. Особое внимание было уделено данному понятию в работе конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро [5]. Было отмечено, что «устойчивое развитие - это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности».

Весьма важным вопросом при этом является изучении различных форм экономического роста при рассмотрении устойчивого развития предприятий. Важно рассматривать содержание устойчивого развития как совокупность элементов и свойств, используемых для обеспечения адаптации предприятия к внутренним и внешним изменениям, а также самосохранение и саморазвитие, используя внедрении современных инноваций.

С другой стороны, устойчивое развитие возможно рассматривать как альтернатива техногенному развитию на основе рационального сочетания экономических и природных критериев производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Здесь важно выделить такие характеристики устойчивого развития как надежность, конкурентоспособность предприятия и ее продукции; гибкость к внешней среде; управление рисками, а также обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия.

Таким образом, устойчивое развитие промышленного предприятия способствует созданию сбалансированной системы, обеспечивающей социальную справедливость, экологическую безопасность и экономическую эффективность функционирования

промышленного предприятия. При этом целесообразно рассмотреть такие виды устойчивости промышленного предприятия как производственная, экономическая, социальная и экологическая в условиях территориальных преобразований [2]. С другой стороны, важно и здесь выделить решение вопроса о внедрении инновации как основа устойчивого развития промышленного предприятия.

На основе изучения экономической литературы и оценки результатов развитие инновационного процесса в промышленных предприятиях нами установлено, что инновации влияют на их устойчивость развития. Результаты оценки влияния основных видов инноваций на элементы устойчивого развития промышленного предприятия представлены в табл. 1.

**Таблица 1**  
**Оценка влияние основных видов инноваций**  
**на элементы устойчивого развития промышленного предприятия**

| Виды инновации                  | Характеристика инноваций   | Влияние инноваций на устойчивость: |                    |                |             |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
|                                 |  | Эконом-ическую                     | Произ-водст-венную | Экологи-ческую | Социаль-ную |
| Технологич-еские                | Создание и освоение новой продукции и технологий; модернизация оборудования, реконструкция зданий и сооружений         | ЗН                                 | НЗ                 | НЗ             |             |
| Производст-венные               | Расширение производственных мощностей, диверсификация производства, совершенствование организации производства и труда | НЗ                                 | ЗН                 |                | НЗ          |
| Организаци-онно-управ-ленческие | Улучшение организационной структуры, методов принятия решений и контроля   | НЗ                                 |                    |                | ЗН          |
| Экономичес-кие                  | Изменение методов планирования производства, мотивации персонала предприятия   | НЗ                                 |                    |                |             |
| Коммерчес-кие                   | Изменение сбытовой деятельности  | НЗ                                 |                    |                |             |
| Социальные                      | Улучшение условий труда, социального обеспечения сотрудников   |                                    |                    |                | ЗН          |

Источник: составлено автором на основе: Бармута К.А. Обеспечение устойчивого развития предприятия в условиях освоения инноваций//Вестник ДГТУ, 2010. Т.10. №8(51). Социально-экономические и общественные науки. - С.1274-1279; Комилов С.Дж. Теория и инновационного развития. /С.Дж. Комилов. Монография. – Душанбе: «Шарқи озод», 2019. – 264с. Примечание: ЗН – значительное влияние на устойчивость промышленного предприятия; НЗ – незначительное влияние на устойчивость промышленного предприятия.

Как видно из таблицы 1 наибольшее влияние на устойчивое развитие промышленных предприятий имеют технологические и производственные, а также организационно-управленческие инновации. При этом приоритетным считаем разработку и внедрения новой системы управления для промышленных предприятий.



**Рисунок 1 -** Модель механизма управления эффективного развития промышленного предприятия (составлено автором на основе [2,3])

Для решения задачи формирования эффективного механизма управления предприятия важным является учет условий и финансово-экономические проблемы, взаимодействия между субъектами рынка, организации внутрипроизводственных отношений, эффективного использования кадрового потенциала, организации подготовки и повышения квалификации работников. Учитывая этого на рис.1 нами предложена модель механизма управления эффективного развития промышленного предприятия.

Анализ предложенной модели показывает, что она предусматривает определение цели и задачи развития и системы управления промышленного предприятия, выявление факторов (внутренних и внешних), обеспечивающие ее эффективного развития.

Поэтому целесообразным считается изучение различных факторов, определяющих устойчивое развитие промышленного предприятия (рисунок 2).



**Рисунок 2-** Факторы, определяющие устойчивое развитие промышленного предприятия

Как видно из рисунка 2 управляя внутренними факторами, достигается эффективное развитие промышленного предприятия с учетом корректировки и построение модели оптимизации ресурсов на основе инновационного обеспечения их развития.

Поэтому инновационное обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий требует исследование сущности и содержания устойчивого развития, разработка рекомендаций и использование системы показателей управления деятельностью с целью повышения их устойчивого развития.

Исходя из этого в условиях промышленных предприятий, необходимо совершенствовать и организовать их деятельность по следующим направлениям:

1. Нахождение приоритетных направлений ориентации промышленного предприятия на рыночные отношения в условиях свободной конкуренции;
2. Создание условий для обеспечения прибыльности предприятия на основе снижение суммарных издержек;
3. Повышение эффективности управляемости и гибкости организационной структуры;
4. Развитие инвестиционной и инновационной активности;
5. Разработка и внедрение механизма снижения различных видов риска (производственных, хозяйственных и др.).

С другой стороны, оценивая достигнутые конечные результаты деятельности промышленных предприятий, выделяют направления их существования. Целесообразно выделить такие направления - самосохранение и саморазвитие (обеспечение устойчивого развития) на основе разработку и внедрения инноваций.

В целом, в условиях промышленных предприятий роль инновационной деятельности в устойчивом развитии предусматривает:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- оценку конкурентных преимуществ продукции с целью увеличении роста объема производства и их реализации, прибыли и ее использование для развития;
- уменьшение затрат по производству и реализации единицы продукции на основе эффективного использования имеющихся резервов, используемых технологий, кадрового потенциала, а также внедрения инновационных технологических процессов;
- повышение способности предприятия адаптироваться к возрастающим требованиям потребителей с учетом повышения качества продукции и организации сбыта;
- использование эффективных методов организации промышленного производства: специализации, кооперирования, концентрации и диверсификации производства;
- повышение социального значения промышленного предприятия.

В целом, развитие инновационной деятельности обеспечивает устойчивое развитие промышленных предприятий и учет факторов, характеризующих их устойчивого развития, способствует предприятиям адекватно и своевременно реагировать на происходящие изменения в среде их функционирования в новых условиях.

Таким образом, обеспечение инновационного устойчивого развития промышленных предприятий требует совершенствование системы и процесса их управления в современных условиях рыночных преобразований, что способствует обеспечение экономического роста в Республике Таджикистан и играет важную роль в реализации Национальной стратегии республики на период до 2030 года.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов Ю.П. Управление бизнесом при развитии инноваций / Ю.П. Анисимов, Ю.В. Журавлев, В.Б. Артеменко, Л.В. Прозаровская. – Воронеж: ВГТА, 2004. – 501 с.
2. Бармута К.А. Обеспечение устойчивого развития предприятия в условиях освоения инноваций//Вестник ДГТУ, 2010. Т.10. №8(51). Социально-экономические и общественные науки. - С.1274-1279.
3. Комилов С.Дж. Теория и инновационного развития. /С.Дж. Комилов. Монография. – Душанбе: «Шарки озод», 2019. – 264с.
4. Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США / Ф. Махлуп; пер. с англ. И.И. Дюмулена, У.И. Козлова. – М.: Прогресс, 1966. – 156 с.
5. Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland / UNESCO, 1991. – 100 p.

УДК: 339.37 (575.3)

**Толибов Қ.Қ.  
УСУЛИ АРЗЁБИИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР КОРХОНАҲОИ  
САВДОИ ЧАКАНА**

Дар мақола усулҳои арзёбии сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдои чакана баррасӣ гаштааст. Дар асоси таҳқики усулҳои мавҷудаи арзёбии сифати хизматрасонӣ усули арзёбии сифати хизматрасонӣ вобаста ба корхонаҳои савдои чакана пешниҳод гаштааст, ки даҳ марҳиларо дар бар мегирад. Истифодаи усули

пешниҳодшуда ба раёсати нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои назорати доимӣ барои таҳияи чораҳо оид ба беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон имконият дода, инчунин воситаи муҳим барои арзёбӣ ва унсури зарурии низоми дохилии кафолати сифат дар корхонаҳои савдои чаканаи шаҳри Душанбе мебошад.

**Вожаҳои калидӣ:** усул, арзёбии сифати хизматрасонӣ, корхонаҳои савдо, савдои чакана, сифат, назорати дохилии сифат, марҳила

**Толибов К.К.**

## **МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

В статье рассматриваются методы оценки качества услуг в розничной торговле. На основании изучения перечня существующих методов оценки качества услуг на предприятиях розничной торговли предложен метод оценки качества услуг , включающий десять этапов. Использование предложенного метода позволит розничным службам обеспечения качества постоянно контролировать разработку мероприятий по улучшению качества обслуживания потребителей, а также важным инструментом оценки и необходимым элементом внутренней системы обеспечения качества в торговых предприятиях в Душанбе.

**Ключевые слова:** метод, оценка качества услуг, торговля, розничная торговля, качество, внутренний контроль качества, этапы

**Tolibov Q.Q.**

## **METHOD OF EVALUATION OF QUALITY SERVICE AT TRADE ENTERPRISES**

The article considers the methods of assessing the quality of services in retail trade. On the basis of the study of the list of existing methods of quality assessment services in enterprises, various methods of service quality assessment services are proposed, including ten stages. The use of the proposed method will allow various quality assurance services to constantly monitor the development of activities to improve the quality of service to consumers, as well as an important tool for evaluating and evaluating the quality of the necessary elements of the system.

**Key words:** method, evaluation of quality of service, trade, retail trade, quality, internal quality control, stages

Самаранокии иҷтимоии фаъолияти соҳаи савдо аз сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдо ва сатҳи хизматрасонӣ ба ҳаридорон мустақиман вобаста аст. Вобаста ба ин, вазифаи муҳими савдои чакана ва корхонаҳои савдо омӯзиши арзёбии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва имкони истифодаи он дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Қайд кардан муҳим аст, ки арзёбӣ ва мониторинги сифати хизматрасонии савдо ба аҳолӣ асосан бо як қатор мушкилот вобастааст. Ба расмият даровардани арзёбии сифати савдо ва хизматрасонӣ ба ҳаридорон мушкил аст, зоро он низоми нишондиҳандаҳои хусусиро дар бар мегирад, ки андозагирии миқдори онҳо душвор

аст ё маълумот мавҷуд нест. Аз ин рӯ, дар фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагидории корхонаҳои савдо, методикаи ягонаи илмии асосноки арзёбӣ ба сифати хизматрасониҳои савдо ба аҳолӣ дар шароити вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, инчунин нуқтаҳои аҳолинишинҳои мушаххас мавҷуд нест.

Аз ҷониби дигар, усулҳои зиёде барои арзёбии сифати хизматрасониҳои савдо мавҷуданд, аммо онҳо як қатор носаҳехӣ доранд ва дар қаламрави мушаххас татбиқ кардан душворанд ва барои гузаронидани ин баҳодиҳӣ маълумоти воқеӣ вучуд надорад. Дар маҷмӯъ, таҳия намудани методикаи илмӣ барои арзёбии сифати хизматрасонии савдои чакана бо назардошти талаботи ин марҳилаи рушди иқтисоди миллӣ ва соҳаи савдо зарур аст.

Таҳдили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки усулҳои гуногуни арзёбии сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдои чакана [1-14] мавҷуданд. Рӯйхати усулҳои мавҷуда дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1

Усулҳои мавҷудаи арзёбии сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдои чакана [1-14]

| №<br>р/т | Номи усул   | Мундариҷа   |
|----------|---|---|
| 1.       | <i>Модели SERVQUAL</i>  | Ташкил кардани амалияи ба таври васеъ истифодашавандаи воситаи арзёбӣ ба сифати хидматҳо. Усули мазкур вобаста ба оддӣ будан, аёният, ошкор намудани самтҳои асосии беҳтар намудани фаъолияти ташкилотҳо ва истифодаи он бе мутахассисон маъмул мебошад [1].  |
| 2.       | Усули пешниҳодшудаи мутахассисони Пажуҳишгоҳи илмию таҳқиқотии савдо ва ҳӯроки умумии Украина | Барои арзёбии сифат ва маданияти хизматрасонӣ, системаи чор нишондиҳанда пешниҳод карда мешавад: зариби устувории номгуй; зариби хидматрасонии иловагии муштариён; зариби ҳарчи вақт барои интизории хизматрасонии ҳаридорон; зариби фарҳангии хизматрасонӣ [9]. Ин усул нишондиҳандаи умумии сифати хизматрасонии савдоро ҳисоб мекунад; меъёрҳои моҳияти нишондиҳандаҳо мӯқаррар карда мешаванд. Усул дар доираи иқтисодиёти планӣ таҳия карда шудааст, дар асоси стандартҳо, шумораи зиёди тафтишҳо, шумораи зиёди санчишҳое, ки дар ҷараёни онҳо фарқиятҳо дар хизматрасонии савдо нисбат ба стандартҳои ҳамонвақта ошкор карда мешуданд. |
| 3.       | Усули арзёбии сифати хизматрасонӣ бо истифода аз ҳашт гурӯҳи нишондиҳандаҳои хусусӣ           | Устуворӣ ва фарории номгуйи молҳо; технологияи хизматрасонӣ ба ҳаридорон; ҳарчи вақти ҳаридорон барои ҳариди молҳо; қасбияти кормандони хизматрасон; ташкили хизматрасонии реклама ва иттилоот; ба итмомрасии ҳарид; пешниҳоди хизмат; сифати хизматрасонӣ дар асоси пурсиши ҳаридорон [8].   |
| 4.       | Усули арзёбии сифати хизматрасонӣ бо истифода аз панҷ   | Сифати молҳои фурӯхташуда; пуррагии навъҳои молҳо; фарҳангӣ (малакаи) ҳайати хизматрасон; шартҳои хизмат; дастрасии хизмат. Нишондиҳандаҳо аз ҷониби як   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | нишондиҳандаи комплексӣ   | гурӯҳи коршиносон баҳогузорӣ карда мешаванд, омилҳои вазнбардории онҳо дар асоси ҷадвали даҳхола муайян карда мешаванд ва нишондиҳандаи ҷудошаванд (интегралӣ) рақобатпазирӣ хизмат ҳисоб карда мешавад.<br>Ин усул пешниҳод мекунад, ки тарафҳои қавӣ ва заифи корхона муайян карда шаванд ва самтҳои асосии баланд бардоштани сифати хизматрасонии савдоро барои ҳаридорон муайян мекунад. Камбудии ин усул дар он зоҳир мегардад, ки фикрҳои коршиносон дар раванди арзёбии сифати хизматрасонӣ субъективӣ мебошанд [4].  |
| 5. | Усули арзёбӣ ба сифати хизматҳо аз рӯи самтҳо   | Муайян кардани ҳосиятҳо ва нишондиҳандаҳои хизмат, ки сифаташро тавсиф мекунад: эътиимонӣ, саривақтӣ, муҳимиёт, вокуниш, пуррагӣ, амният, эътиимод, эҳсосият; таърифи ҳолисона ва сифати инъикоси ҳосиятҳо ва нишондиҳандаҳои ошкоршуда дар ҳучҷатҳои меъёрии хизматрасонӣ; арзёбии омилҳое, ки ба сифати хизматрасонӣ дар марҳилаҳои гуногуни пешбурди он таъсир мерасонанд; таҳияи системаи ба даст овардани маълумотҳои фаврии мақсаднок [3].   |
| 6. | Усули арзёбии сифати хизматрасонии корхонаҳои савдои чакана тибқи панҷ гурӯҳи меъёрҳо | Симои корхона, дарк кардани талаботи истеъмолкунандагон, сифати хизматрасонӣ, амнияти хизматрасонӣ, иттилоот ва таблиғи савдо ҳангоми фурӯш, ки пас аз онҳо зариби умумии сифатҳои хидматрасониҳои савдо аз рӯи чор параметр тақсим карда мешаванд: сифати манғӣ; сифати меъёрий; сифати ширкатӣ; сифати синфи баланд. Ин усул имкон намедиҳад, ки сатҳи умумии хизматрасониҳои савдо пурра баҳогузорӣ карда шавад, масъалаи баҳогузории шароити моддӣ ва салоҳияти кормандон ошкор карда шавад; арзёбӣ ба меъёрҳои асосии сифат ба назар гирифта намешаванд [11]. |
| 7. | «Ҳаридори пинҳонӣ» («Mystery Shopping»)   | Ин усул бо боздиди одамони маҳсус омодашуда ва омӯзонидашуда дар нақши ҳаридорони оддӣ дар вақти муайншуда барои ҳариди молҳо аз корхонаҳои савдои чакана асос ёфтааст.<br>Усули Mystery Shopper чунин афзалиятҳо дорад: маҳфият ва ногаҳони санҷидан, ҳолисӣ ва беғаразии коршиносон, гирифтани далелҳо оид ба баҳогузорӣ, дар таҳияи стандартҳои сифат, ба шумо имкон медиҳад, ки рақибонро баҳогузорӣ кунед [6].  |
| 8. | Усули арзёбӣ ба сифати хизматрасонии корхонаҳои савдои чакана аз рӯи се нуқтаи назар  | Аввал, арзёбӣ ба сифати хизматрасонии савдои чакана аз нуқтаи назари роҳбарони корхонаҳо; дуюм, арзёбӣ ба сифати хизматрасонӣ аз нуқтаи назари истеъмолкунандагон; саввум, баҳодиҳӣ ба сифати хизматрасониҳои савдои чакана аз нуқтаи назари коршиносони соҳаи савдо. Меъёри асосии арзёбии сифати хизматрасониҳои корхонаи савдои чакана бояд баҳодиҳӣ аз нуқтаи назари истеъмолкунандагон бошад,   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | ки ҳамчун тавсифи умумии фарқунандаи қаноатмандии истеъмолкунандагонро таҷассум менамояд [6].<br>Ба гурӯҳҳои асосии нишондиҳандаҳо барои баҳодиҳӣ ба сифати хизматрасонӣ савдои чакана, мо чунин пешниҳод менамоем, ки инҳо дохил шаванд: вазъи заминаи моддии техникии корхонаҳои савдои чакана; навъи молҳо, нарҳ ва сифати молҳои фурӯҳташаванда; салоҳият ва касбияти кормандон; бехатарии хизматрасонӣ ва риояи қоидаҳои савдо; дастрасии иттилоот ва расонидани хизматҳои иловагӣ; мавқеи ҷойгиршавӣ, речай кории корхонаи савдо ва суръати хизматрасонӣ [13]. |
| 9. | КУБОКАЧУС<br>(ихтисори ибораи "арзёбии куб барои сифати хизматҳо") | Асоси ин усул соҳтани як куб дар системаи координатии се андоза мебошад, ки меҳварҳояш ба се ҷузъи падид ё равандҳои омӯхта мувофиқат мекунанд. Ҳар як меҳвар ба се ё зиёда сатҳ тақсим карда мешавад, ки ҳолати муайянни системаро инъикос мекунад. Буриши ин сатҳҳо куби дарёфтшавандаро муайян мекунад [7].   |

Дар назарияи хизматрасонӣ нуқтаи назари маркетингӣ барои арзёбии сифат маъруфият пайдо кардааст, ки ба механизми муқоисаи интизориҳои истеъмолкунандагон пеш аз хизматрасонӣ бо натиҷаи воқеии дарки сифат дар раванди хизматрасонӣ ва пас аз расонидани он дар шароити воқеӣ асос ёфтааст.

Барои арзёбии холисонаи сифати хизматрасониҳои савдои чакана тавсия дода мешавад, ки шакли арзёбии мутобиқати мундариҷа ва сифати хизматрасонии савдо ба эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон таҳия карда шавад.

Бо назардошти бартариҳои усулҳои баррасишаванда (ҷадвали 1) барои арзёбии сифати хизматрасонӣ, мо қӯшиш мекунем, ки алгоритми арзёбии сифати хизматрасониро дар корхонаҳои савдои чакана пешниҳод намоем.

Умуман, барои арзёбии сифати хизматрасонии савдои чакана усулҳои гуногун истифода мешаванд [1-14]. Бо истифода аз ин усулҳо, мо қӯшиш кардем, ки онҳоро тағйир дихем. Бо дарназардошти ин, мо барои арзёбии сифат марҳилаҳои зеринро муайян намудем:

**Марҳилаи 1.** Асоснокӣ ва муайянкунии се шакли асосии корхонаҳои савдои фурӯши маҳсулоти ҳӯрокворӣ: супермаркетҳо, мағозаҳои озукаворӣ ва бозорҳои маҳсуси ҳӯрокворӣ.

**Марҳилаи 2.** Интиҳоби нишондиҳандаҳои ҳар як гурӯҳи омӯзишӣ барои арзёбии сифат (аз рӯи ҷадвали панҷхолаи Лайкерт аз рӯи шакли «интизорӣ», «дарк» ва «аҳамият»).

Барои ҳар як шакли савдо мо нишондиҳандаҳои мушаххасро истифода мебарем, ки сифати хизматрасонии пешниҳодшударо тавсиф мекунанд.

**Марҳилаи 3.** Омодасозии пурсишнома барои омӯзиши ақидаи истеъмолгарон ва коркарди маълумоти аввалияни гирифташуда.

Барои ин, варакаи пурсишномаро барои омӯзиши ақидаи истеъмолгарон истифода мебарем (ҷадвали 2).

Варақаи пурсишнома барои арзёбии сифати хизматрасонии савдои чакана дар шаклҳои гуногуни корхонаҳои савдо

| р/т | Нишондиҳандаҳо   | Нишондиҳандаҳои арзёбӣ |           |           |
|-----|--|------------------------|-----------|-----------|
|     |  | Интизорӣ               | Даркӯнӣ   | Аҳамият   |
| 1   | Вазъи заминаи моддию техникии корхонаҳои савдои чакана               | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |
| 2   | Номгӯйи мол, нарҳ ва сифати моли фурӯхташаванда                      | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |
| 3   | Салоҳият ва касбияти ҳайати кормандони корхонаҳои савдо              | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |
| 4   | Амнияти хизматрасонӣ ва риояи қоидаҳои савдо                         | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |
| 5   | Дастрасии иттилоот ва пешниҳоди хизматҳои иловагӣ                    | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |
| 6   | Мавқеи чойгиршавӣ, речай кори корхонаи савдо ва суръати хизматрасонӣ | 1_2_3_4_5              | 1_2_3_4_5 | 1_2_3_4_5 |

Вобаста аз ҳадафҳои таҳқиқот, номгӯйи нишондиҳандаҳо метавонад тағиیر ёбад (дар самти камшавӣ ё дар самти васеъшавӣ) ва барои дигар бахшҳои бозори истеъмолӣ мутобиқ карда шавад.

Бахши «Интизорӣ» барои муайян кардани андешаҳои посухдиҳандагон оид ба он меъёрҳое, ки корхонаҳои савдо бояд ҷавобгӯй бошанд, истифода мешавад. Агар посухдиҳандагон комилан розӣ шаванд, пас онҳо рақами 5-ро интихоб мекунанд; агар посухдиҳандагон пурра розӣ набошанд - ин рақам 1 аст ва дигар арзишҳо (4, 3, 2) дараҷаи наздик шудани андешаи посухдиҳандагонро ба нуқтаи мушаххас нишон медиҳанд.

Бахши «Даркӯнӣ» барои муайян кардани андешаҳои пурсидашудагон дар бораи мувофиқати корхонаи савдо бо нишондиҳандаҳои номбаршуда истифода мешавад. Агар посухдиҳандагон пурра розӣ шаванд, онҳо рақами 5-ро интихоб мекунанд; агар посухдиҳандагон бо ин изҳорот комилан розӣ набошанд - рақами 1 ва дигар арзишҳо (4, 3, 2) дараҷаи наздикии андешаҳои посухдиҳандагонро ба нуқтаи мушаххас нишон медиҳанд.

Бахши «Аҳамият» барои муайян кардани андешаҳои мусоҳибон оид ба аҳамияти ҳар як нишондиҳандаҳои таҳлилшуда барои онҳо истифода мешавад. Агар нишондиҳанда барои посухдиҳандагон муҳим бошад, онҳо рақами 5-ро интихоб мекунанд; агар он тамоман муҳим набошад, рақам 1 ва дигар арзишҳо (4, 3, 2) дараҷаи наздикии андешаҳои посухдиҳандагонро ба нуқтаи мушаххас нишон медиҳанд.

**Марҳилаи 4.** Ҳисоб кардани ҳар як нишондиҳандаи арзёбии «интизорӣ», «даркӯнӣ» ва «аҳамият» (барои ҳамаи гурӯҳҳои шаклҳои савдо дар алоҳидагӣ). Ин ҳисобҳо бо формулаҳои зерин анҷом дода мешаванд:

$$A_{ij} = \frac{\sum_{i=1}^m B_{ij}}{m}; \quad (1)$$

$$A_{\text{д}j} = \frac{\sum_{i=1}^m B_{\text{д}ij}}{m}; \quad (2)$$

$$A_{\text{а}j} = \frac{\sum_{i=1}^m B_{\text{а}ij}}{m}, \quad (3)$$

*Дар ин чо*

$A_{\text{и}ij}$ ,  $A_{\text{д}ij}$ ,  $A_{\text{а}ij}$  – мутаносибан, прэёбии «интизорй», «дарт», «аҳамият» барои ҳар як нишондиҳандай  $j$ ;

$B_{\text{и}ij}$ ,  $B_{\text{д}ij}$ ,  $B_{\text{а}ij}$  – мутаносибан, баҳои (аз 1 то 5 хол) «интизорй», «дартқунӣ», «аҳамият» аз ҷониби посухдиҳандай  $i$ -и ҳар як нишондиҳандай  $j$ ;  
 $m$  – шумораи пурсидашудагон.

**Марҳилаи 5.** Ҳисоб кардани ҳар як нишондиҳандай индекси сифатҳои хусусӣ ( $I_{\text{сифат}j}$ ) (барои ҳамаи гурӯҳҳои шаклҳо дар алоҳидагӣ). Муайян намудани индекси хусусии сифати хизматрасониҳои савдои чакана аз рӯи ин формула амалӣ карда мешавад:

$$I_{\text{сифат}j} = \frac{A_{\text{д}j}}{A_{\text{и}j}}. \quad (4)$$

**Марҳилаи 6.** Ҳисоб кардани индекси «аҳамият» – вазни холиси ҳар як меъёри сифат дар арзёбии умумии аҳамият (барои ҳамаи гурӯҳҳои шаклҳои савдо):

$$I_{\text{а}ij} = \frac{A_{\text{а}ij}}{\sum_i A_{\text{а}ij}} \quad (5)$$

**Марҳилаи 7.** Ҳисобкуни индекси интегралии сифат (барои ҳамаи гурӯҳҳои шаклҳо дар алоҳидагӣ).

Дар натиҷаи ҳисоб кардани индекси интегралии сифат барои гурӯҳи якуми шаклҳои савдо (супермаркетҳо), мо ҷунин натиҷа ба даст меорем:

$$Q_1 = \sum_i I_{\text{сифат}ij} \times I_{\text{а}ij} \quad (6)$$

Мо инчунин индекси интегралии сифати гурӯҳи дуюми шаклҳои корхонаҳои савдоро (хӯрокворӣ) ҳисоб намуда ҷунин натиҷа ва ба даст овардем:

$$Q_2 = \sum_i I_{\text{сифат}ij} \times I_{\text{а}ij} \quad (7)$$

Бо истифода аз натиҷаҳои ҳисобҳо, мо индекси интегралии сифати мағозаҳои чаканаи хӯроквороро муайян менамоем:

$$Q_3 = \sum_i I_{\text{сифат}ij} \times I_{\text{а}ij} \quad (8)$$

**Марҳилаи 8.** Ҳисоб кардани маҷмӯи индекси интегралии сифати хизматрасониҳои савдо ( $Q_{\text{сиф.инт}}$ ). Ин амал бо истифодаи формулаи зерин иҷро карда мешавад:

$$Q_{\text{сиф.инт}} = \sqrt[3]{Q_1 \times Q_2 \times Q_3} \quad (9)$$

**Марҳилаи 9.** Арзёбии сатҳи нишондиҳандаҳои сифати хизматрасонии савдои чакана.

Сатҳи нишондиҳандаҳои хизматрасониҳои савдо аз рӯи аломатҳои зерин муайян карда мешавад:

1. Аз рӯи дараҷаи сифат. Ранги аввалини сифат ба нишондиҳандае дода мешавад, ки индекси аксари сифатро гирифтааст ва охирин нишондиҳанда, ҳолатест, ки нисбат ба интизориҳои мизоҷон камтар аст ва бо индекси сифат тавсиф мешавад.

2. Аз рӯи дараҷаи аҳамият. Ранги яқум ба нишондиҳандае дода мешавад, ки тибқи натиҷаи пурсишшудагон баҳои ҳадди аксар, ва охирон- нишондиҳандаҳо, ба гуфтаи посуҳдиҳандағон, муҳимтарин нестанд.

**Марҳилаи 10.** Таҳияи нақшаи чорабинӣ оид ба беҳтар кардани сифати хизматрасонии савдо дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот.

Ҳамин тариқ, натиҷаи таҳқиқот ба мо имконият дод, ки масоилро барои таъмини сифати хизматрасонии савдо ошкор намоем. Усули пешниҳодшуда ба нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои назорати доимӣ ва таҳияи чораҳо оид ба беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон тавсия дода мешавад. Он инчунин воситаи муҳим барои арзёбӣ ва унсури зарурии низоми дохилии кафолати сифат дар корхонаҳои савдои чаканаи шаҳри Душанбе мебошад.

### АДАБИЁТ

1. Parasuraman, A. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality / A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry //Journal of retailing. 1988. Vol. 64 (1) Spring. P. 12–40.
2. Брагин Л. А. и др. Экономика торгового предприятия: торговое дело: учебник для высших учебных заведений по экономическим специальностям. – М: Инфра-М, 2010. – 313 с.;
3. Герасимов Б.И., Злобина Н.В., Спиридонова С. П., Управление качеством. -М.: КноРус, 2012. -С. 26.
4. Дзахмишева И.Ш. Методика оценки конкурентоспособности услуг в розничной торговой сети // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 3.-С.56-62.
5. Лысенко Ю. Экономика предприятия торговли и общественного питания: учебное пособие / Ю. Лысенко, М. Лысенко, Э. Таипова. - СПб.: Питер, 2016. - 160 с.
6. Мариншоев М.М. Методические основы оценки показателей услуг розничной торговли// Синергия. 2017. №5.- С.33-40.
7. Мейби К., Пью Д. Стратегии управления сложным изменением / Кн. 10. - Изд-во МИМ ЛИНК,1998. -253с.
8. Николаева Т.И., Егорова Н.Р. Потребительский рынок и торговля: проблемы развития и регулирования/Т.И.Николаева, Н.Р.Егорова. - Екатеринбург,1998. -145 с.
9. Платонов В. Н. Организация и технология торговли: учебник. Минск: БГЭУ, 2009. – С. 170-174.
10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М, 2018. – 512 с.
11. Семин О.А., Сайдашева В.А., Панюкова В.В. Сервис в торговле. В 3 кн. кн. 1 Маркетинг и управление качеством в торговле: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство "Дело и Сервис", 2006. - 232 с.
12. Торговое дело: экономика и организация: учебник под общ. ред. проф. Л.А.Брагина и проф. Т.П.Данько. М.: - ИНФРА-М, 2001. -264с.
13. Шаропов Ф.Р. Формирование социально-экономического механизма развития розничной торговли. Монография: Х.Н. Факеров, Ф.Р. Шаропов, М.М. Мариншоев. – Душанбе: «Ирфон», 2017. – 208 с.
14. Экономика предприятий торговли и общественного питания: под ред. Т. И. Николаевой, Н. Р. Егоровой. М.: КноРус, 2008. - 399 с.

Ашурев Г.Д.

**ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ СУҒУРТАВӢ  
ҲАМЧУН ҮНСУРИ МУҲИМИ МУНОСИБАТҲОИ БОЗОРӢ  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Дар ин мақола асосҳои назариявӣ ва методии бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон таҳқиқ гардида, дар натиҷа исбот шудааст, ки бозори суғурта ин механизми иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳуқуқии пайвасткунандаи мақсад ва манфиатҳои дорандагони талабот (суғурташавандагон) ва таклифот (суғуртакунандагон) ба ҳимояи суғуртавӣ мебошад.

**Калидвожаҳо:** бозори хизматрасонии суғуртавӣ, муносибатҳои иқтисодӣ, ҳимояи суғуртавӣ, рақобатнокӣ, ташкилоти суғуртавӣ, маърифати суғуртавӣ.

Ашурев Г.Д.

**ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНОКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ КАК  
ОСНОВНОГО ФАКТОРА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

В данной статье исследуются теоретические и методологические основы рынка страховых услуг в Таджикистане, и в результате доказывается, что страховой рынок представляет собой социально-экономический и правовой механизм, связывающий цели и интересы спроса (страхователей) и предложения (страховщиков) со страховой защитой.

**Ключевые слова:** рынок страховых услуг, экономические отношения, страховая защита, конкуренция, страховая организация, страховая культура.

Ashurov G.D.

**FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AS THE  
MAIN FACTOR OF MARKET RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

This article examines the theoretical and methodological foundations of the insurance market in Tajikistan, and as a result proves that the insurance market is a socio-economic and legal mechanism that connects the goals and interests of demand (insurers) and supply (insureds) with insurance coverage.

**Key words:** insurance market, economic relations, insurance protection, competition, insurance organization, insurance culture.

Хизматрасонии суғуртавӣ ва самаранок фаъолият намудани субъектҳои хоҷагидорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ мағҳумҳои бо ҳам алоқаманд ва ҳатто аз ҳам ҷудонопазиранд. Зоро, ҷойе, ки муносибатҳои бозорӣ бо қонуниятиҳои объективии ҳуд амал менамояд – он ҷо ҳавф мавҷуд ҳаст. Ва ҳар кучо ҳавф мавҷуд аст, он ҷо бояд хизматрасонии суғуртавӣ бошад. Лекин, мағҳуми ҳавф дар

хочагидории бозорӣ нисбат ба шарту шароити идораи иқтисодиёти мутамарказ густурда, васеъ ва оммавӣ бояд ташаккул ёбад.

Аз ин хотир, иқтисодиёти қаблии мутамарказ ба раванди фаъолияти сугурта маҳдудиятҳои бештар мегузошт (то соли 1991), vale қонунҳои даврони иқтисодиёти бозорӣ (баъд аз солҳои 1994) ҳатто «аз талабот то таклифот» рушдёфта маҳсуб меёбанд. Ва бояд бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ маҳз чунин ҳам бошад, барои он, ки ҳар як хочагии алоҳида, ҳар як фарди мутамаддин тавонад ба раванди он дастрасӣ дошта бошад ва зери ҳимояи сугуртавӣ қарор бигирад.

Дар назарияи иқтисод мағҳуми “бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ” ибораи нисбатан нав аст, ки нуқтаи назари олимон оид ба ин падидаи иқтисодӣ дар миёнаи солҳои 90 – уми садаи XX пайдо гардидааст. Зоро, дар даврони фаъолияти Иттиҳоди Шӯравӣ, маҳсусан дар Тоҷикистони имрӯза танҳо як ташкилоти давлатии “Тоҷиксуғурта” амал менамуд ва бо баробари пайдоиши аввалин ташкилоти ғайридавлатии сугуртакунанда, ҷамъияти саҳомии “Муин” дар соли 1992 ибораи “бозори хизматрасониҳои сугурta” низ пайдо гардид.

Агар дар мавриди фаъолияти сугуртаи давлатӣ ибрози ақида намоем, ташаккули он дар асоси масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, ки собиқ давлати Шӯравӣ дар ҳар як марҳилаи рушд бунёд намуда буд, бо тарҳи нау замонавӣ соҳта шуда, муқаммал гардонида шуд. Барҳам хӯрдани ИҶШС (СССР) дар соли 1991 ба бесуботии ташкилотҳои давлатии сугуртавӣ дар бештари мамолики ин Иттиҳод замина гузошт ва то кунун муборизаи рақобатноки онҳо баҳри иҳотаи бештари фазои бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ идома дорад [2. С. 39].

Бинобар ин, бозори хизматрасониҳои сугуртавии имрӯзаро метавонем натиҷаи раванди таърихии дуру дарози ташаккул ва рушди муносибатҳои иқтисодии шакли маҳсус байнси сугурташавандагон ва ташкилотҳои сугуртавӣ (муносибатҳои сугуртавӣ) баён намоем, ки асоси онро зарурати объективии ҳимояи амволии шахсони воқеӣ аз ҳодисаҳои фавқулодаи хислати гуногундошта ташкил медиҳад.

Маҳз бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ҳамчун амалисозандай ҳимояи сугуртавӣ дар асоси тиҷоратӣ, бо шарти баҳамалоқамандии талабот ва таклифот тарзи мақсаднок ва самараноки ҳимояи манфиатҳои шахсию амволӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ баромад мекунад.

Дар ин асос, бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ – яке аз баҳшҳои стратегии иқтисодиёти ҳар қадом мамлакат буда, дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ фишангӣ асосии идора намудани ҳавф маҳсуб меёбад. Ин гуфтаҳо ба он вобастагӣ дорад, ки фаъолияти сугурта таъминкунандаи муттасилӣ, пайдарҳамӣ ва мувозинатнокии раванди тақористехсол буда, таъсири худро бевосита ба ҷараёни макро ва микроиқтисодиёт мерасонад. Бинобар ин, шаффофият ва устувории бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ кафолати рушди солим ва бетанаффуси иқтисодиёт, давлат ва дар маҷмӯъ ҷамъият маҳсуб меёбад.

Бозори хизматрасониҳои сугуртавии муосир – маҷмӯи муносибатҳои пулии байнси сугуртакунанда ва сугурташаванда бо мақсади қонеъ намудани талаботҳои сугурташаванда, аз ҷумла, ҳимояи сугуртавӣ ҳангоми фарорасии ҳодисаҳои сугуртавӣ, андухти воситаҳои пулӣ ва ба даст овардани даромад (фоида) ҳисобида мешавад. Объекти ҳарид ва фӯруш дар бозори сугурта хизматрасонии сугуртавӣ маҳсуб меёбанд, ки ташкил ва таъминкунандаи талабот ва таклифот бар он мебошанд.

Хизматрасонии сугуртавӣ он маҳсулоте ҳисобида мешавад, ки дар бозори сугуртавӣ ба истеъмолгарон фурӯҳта мешавад. Маҳз хислати хоси нақдӣ будани

маҳсулоти сүгуртавӣ “бозори хизматрасонии сүгуртави”-ро ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ таҷассум менамояд [6. С. 47].

Бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ – низоми муносибатҳои иқтисодӣ оид ба ҳарид ва фурӯши маҳсулоти маҳсус, хизматрасонии сүгуртавӣ байни субъекҳои ин бозор маҳсуб дониста мешавад, ки маҳсусан дар даврони иқтисодӣ бозорӣ амалӣ карда мешавад [1. С. 21]. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки мафҳумҳои иқтисодии “бозори сүгурта” ва “бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ” комилан ба ҳам наздик буда, дар бисёр ҳолатҳо якдигарро иваз менамоянд, ки ба ақидаи мо аз нуқтаи назари илмӣ ва амалӣ ба таври кофӣ исбот нагардидааст.

*Ба ақидаи мо бозори хизматрасонии сүгуртавӣ – ин механизми иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳуқуқии пайвастқунандай мақсад ва манфиатҳои дорандагони талабот (сүгурташавандагон) ва тақлифот (сүгуртакунандагон) ба ҳимояи сүгуртавӣ мебошад. Яъне, асоси фаъолияти бозори номбурдаро ташаккул ва такомули хизматрасониҳои сүгуртавӣ ташкил медиҳад, ки объекти ҳарид ва фурӯш дар он маҳз ҳимояи сүгуртавӣ дониста мешавад.*

Дар ин бозор танҳо як маҳсулот – ҳимояи сүгуртавӣ ба таври умумӣ мавриди ҳарид ва фурӯш ҷараён мегирад.

Бинобар ин, ҳимояи сүгуртавӣ – ин мақсади аввалиндараваи ташкилотҳои сүгуртавӣ буда, тавассути навъҳои гуногуни хизматрасониҳо онро амалӣ мегардонанд ва манфиатҳои истеъмолгарон ва истеҳсолгарони маҳсулоти сүгуртавӣ ба ҳам мувофиқ карда мешаванд. Аз ҳамин хотир, ба ақидаи мо мафҳуми “бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ” бештар ба раванди фаъолияти сүгурта алоқаманд буда, фарогири пурраи паҳлуҳои ин фаъолияти сүгурта мебошад, ки ба таркиби алоҳидаи низоми хизматрасониҳои он инҳо дохил мешаванд:

- таъмини маҳсулоти сүгуртавии замонавӣ;
- ташкили маҷмӯи тарифҳо ва ҳаққи сүгуртавӣ;
- таъмини инфрасоҳтори сүгуртакунандагон;
- ташаккули талаботи муштариён ба маҳсулоти сүгуртавӣ;
- ҳимояи ҳуқуқии манфиатҳои истеъмолгарони маҳсулоти сүгуртавӣ;
- ноил гардидан ба сатҳи даромаднокии амалиёти сүгуртавӣ ва ғ.

Вобаста ба ин, дар даврони иқтисодиёти бозорӣ мавқеъ ва манфиати ҳаридорони хизматрасониҳои сүгуртавӣ бояд ба назар гирифта шавад, ки ин ба равиши муштариҷалбқунанда дар бизнеси сүгурта мувофиқат мекунад ва фаъолияти бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ дорои якчанд шартҳои муайян мебошад, ки амалигардонии онҳо ба рушди бозори номбурда мусоидат ҳоҳад намуд.

Шарти зарурии ташаккули бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ ин мавҷудияти талаботи ҷомеа ба маҳсулоти сүгуртавӣ ва фаъолияти сүгуртакунандагони қодирӣ ин талаботро қонеъкунанда, мебошанд. Бинобар ин, маҳсулоти сүгуртавии босифати замонавӣ метавонад ба сатҳи мавҷудияти талабот таъсир расонад, ки доир ба ин бобат поёնтар маълумот меорем.

Ғайр аз ин, шарти дигари ташаккули бозори хизматрасониҳои сүгуртавӣ – назорат ва танзими давлатӣ аз болои фаъолияти сүгуртавӣ мебошад, зоро мутобиқи ҳусусият ва мавқеи маҳсуси худ дар ҷамъият фаъолияти сүгурта бояд нисбат ба навъҳои дигари фаъолият бештар ба назорати давлатӣ ниёзманд бошад, ки боби ҷаҳоруми диссертасияи мазкур доир ба ҳамин масъала нигаронида шуда аст.

Ҳамчунин, шарти дигари ҳатмӣ ва ногузири ташаккули бозори хизматрасониҳои сүгурта рақобати мутамаддини байни ташкилотҳои сүгуртавӣ ба

шумор меравад, яъне рақобат барои ҷалби сугурташавандаҳо, сафарбар кардани маблағҳо ба фондҳои сугуртавӣ, маблағгузории судманди онҳо ва ноил шудан ба натиҷаҳои ниҳоии рушди устувор.

Хусусияти асосию принсиалии ташкили бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ – ин зиддинҳисорӣ кардан ё пароканда намудани яккаҳукмронӣ мебошад. Аз ин хотир, шарти зарурии ташаккули бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ – бояд рақобатнокии ташкилотҳои сугуртавӣ бошад, ва рақобатнокӣ аз рӯи қоида бештар ба сугуртаи ихтиёҶӣ тааллук дорад.

Ҳамчунин, дар бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ бояд ассотсиатсияҳои миллие амал кунанд, ки тавонанд манфиатҳои колективии ташкилотҳои сугуртавиро дар сатҳи ҳукumat, воситаҳои ахбори омма, музокиротҳои байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. Вале, мутаассифона, гарчанде ассотсиатсияи миллии сугуртакунандагон расман ташкил шудааст, фазои бозори хизматрасониҳои сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чунин хизматрасониҳо то ҳанӯз ҳолӣ бокӣ мондааст.

Ҳамчунин, бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ чун раванди фаъолияти ташкилотҳои сугуртавӣ оид ба сугуртакунӣ, азnavсугуртакунӣ, сугуртаи мутақобила, инчунин хизматрасонии миёнаравҳои сугуртавӣ – сарчашмаи мухимми сармоягузорӣ дар бозори молиявӣ ва омили зарурии рушди иҷтимоию иқтисодии давлат маҳсуб мейёбад, ки имрӯзҳо зарурати такмилу бозсозӣ ва таҳияи мусоири асосҳои ҳуқуқию меъёриро талаб менамояд.

Аз нигоҳи мо, самтҳои стратегии рушди бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар замони мусоир инҳо ҳисобида мешаванд:

- ташкил ва таъмини заминаи ягонаи таълимию баландбардории малакаи касбии мутахассисони низоми хизматрасониҳои сугуртавӣ;
- баландбардории маданияти сугуртавии шаҳрвандон ва субъектҳои ҳочагидорӣ;
- оммагардонии соҳаи хизматрасонии сугуртавӣ;
- ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолгарони хизматрасониҳои сугуртавӣ;
- баландбардории самаранокии шакл ва усулҳои танзиму назорати давлатӣ оид ба фаъолияти ташкилотҳои сугуртавӣ ва таъмини устувории молиявии онҳо;
- мукаммалгардонии танзими сугуртаи ҳатмии давлатӣ;
- такмили рушди сугуртаи ихтиёҶӣ;
- вассеъгардонии фазои фаъолияти субъектҳои сугуртавӣ ва гайра.

Ҳамин тавр, баландбардории сифати хизматрасониҳои сугуртавӣ, таъмини ҳамаҷонибаи ҳуқуқ ва манфиатҳои истеъмолгарони чунин навъи хизматрасонӣ, ичрои уҳдадориҳои аз рӯи шартнома бар зиммаи ҳуд гирифтаи ташкилотҳои сугуртавӣ - самтҳои афзалиятноки рушди ояндаи бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ҳоҳанд гашт.

Муносибатҳои сугуртавӣ дар бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ асосан байни сугуртакунандагон ва сугурташавандагон сурат мегирад.

Зинаи асосиву аввалини бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ташкилотҳои сугуртавӣ (сугуртакунандагон) маҳсуб мейёбанд. Ташкилотҳои сугуртавӣ - шакли ҷамъиятии таъриҳан ба вучуд омадаву ташаккулдиҳанда ва таъмину танзимкунандай фонди сугуртавӣ буда, соҳтори маҳсусро, ки бо бастани шартномаҳои сугуртавӣ (полиси сугурта) ва ба амали ичрои он машғул аст, ифода мекунанд. Ба ташкилотҳои сугуртавӣ ягонагии техникию ташкилӣ ва мустақилияти иқтисодӣ ҳос буда, дар онҳо манбаъҳои молиявӣ ва захираҳо гардиши пурраи соҳибихтиёрони доранд. Онҳо дар низоми иқтисодӣ ба сифати субъекти мустақили ҳочагидорӣ амал намуда, дар системаи муайяни муносибатҳои истеҳсолӣ ҷой ва нақши ҳосаеро ишғол мекунанд ва бо дигар сугуртакунандагон дар асоси

азнавсугуртакунӣ ва ҳамсугуртакунӣ созишҳои молиявии тарафайн барпо мекунанд.

Вобаста ба ин, гузариши иқтисоди миллӣ ба шароити бозорӣ тақозо менамояд, ки ташкилотҳои сугуртавӣ бояд ба субъекти комилҳукуқи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат табдил ёбанд. Зоро, маҳз дар ин ҷо раванди ташаккул ва истифодай фонди сугуртавӣ оғоз меёбад, муносибатҳо рушд ёфта, дар ин асос муносибати дигари иқтисодӣ пайдо мешавад, манфиатҳои амволии шаҳсӣ, гурӯҳӣ ва колективӣ ба ҳам мепайванданд ва дар маҷмӯъ «хизматрасонии сугуртавӣ» сурат мегирад.

Дар ин замина, қонунгузории амалкунандай соҳаи сугуртаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти сугуртавиро ҷунин шарҳ додааст [5. С. 2].

Ташкилоти сугуртавӣ – шахси ҳуқуқие, ки фаъолияти сугуртавиро дар асоси иҷозатномаи даҳлдори мақоми назорати сугуртавӣ ба роҳ мемонад.

Дар бозори хизматрасониҳои сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои сугуртавӣ (азнавсугуртакунӣ) дар шакли ҷамъияти саҳомӣ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд, ташкилоти давлатии сугуртавӣ дар шакли корхонаи воҳиди давлатӣ таъсис дода шудаанд ва дар заминай санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҷунин вазифаҳоро амалӣ менамоянд (расми 1): арзёбии ҳавфҳои сугуртавӣ; гирифтани ҳаққи сугуртавӣ; ташаккул додани захираҳои сугуртавӣ; пурра намудани дороиҳо; муайян намудани андозаи зиён ё зарари ҳодисаи сугуртавӣ; анҷом додани маблағҳои сугуртавӣ (ҷуброни сугуртавӣ); дигар амалҳои вобаста ба иҷрои уҳдадориҳои шартномаи сугурта; сармоягузории (маблағгузории) захираҳои сугуртавии муваққатан озодмонда.



*Расми 1. Шаклҳои ташкилию ҳуқуқии сугуртакунандагон*

Вобаста ба ин шаклбанӣ, агар соҳтори бозори хизматрасониҳои сугуртавиро муфассал баҳо дихем, гурӯҳандии ташкилотҳои сугуртавиро аз рӯи аломатҳои зер тасниф менамоем:

- вобаста ба мансубият – давлатӣ, саҳомӣ, мутақобила (омехта), муштарак;
- вобаста ба ҳислати иҷрои хизматрасонӣ – универсалиӣ, маҳсусгардонида, мутақобила ва азнавсугуртакунанда;
- вобаста ба фазои фаъолият – миллӣ, минтақавӣ ва байналхалқӣ.

Ғайр аз ин, автоматикунӣ ва ба манбаи маълумотӣ табдил додани фаъолияти иштирокдорони бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ (маҳсусан ташкилотҳои сугуртавӣ, азнавсугуртакунанда ва ассотсиатсияи сугуртакунандагон) яке аз масъалаҳои муҳимми рушди низоми хизматрасониҳои сугуртавӣ дар мамлакат маҳсуб доиста мешавад. Пеш аз ҳама, ҷорикунонии технологияи иттилоотии муосир дар фаъолияти ин бозор имкон медиҳад, ки эътиимоднокии

амалиёти сугуртавӣ баланд бардошта шавад, раванди ташкилу таъмини хизматрасониҳо ва коркарду таҳлили маълумот тезонида шавад.

Дар интихоби ташкилоти сугуртавӣ барои сугурташаванда яке аз маҳакҳои муҳим ин – тавсияҳои шахсӣ, мудовамати фаъолияти ширкат дар бозор, возеҳ будани шартҳои сугурта ва шуҳратмандии ташкилоти сугуртавӣ ҳисобида мешавад. Вобаста ба ин, дар бозори хизматрасониҳои сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти «маҳдудияти пешниҳодоти маҳсулоти сугурта», ки барои табақҳои гуногуни шаҳрвандон тавсия мешаванд, аз чумла микросуғуртакунонӣ; сатҳи пасти боварии сугурташавандагон ба раванди фаъолияти сугуртакунадагон, дар маҷмӯъ ба механизмҳои сугуртавӣ; мавҷудияти фаъолияти гайрирақобатнок, беэътиной ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни сугурташавандагон аз тарафи ширкатҳои сугуртавӣ то ба имрӯз ҳалли худро наёфтааст.

Бинобар ин, баҳри иҷрои чунин мақсадҳо зарур аст ҳарчи зудтар якҷо бо иштирокдорони касбии бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ фаъолият оид ба коркарди талаботҳои стандартии таъмини барномавии иштирокдорони хизматрасониҳои сугуртавӣ фаъолтар гардонида шавад.

Таҷрибаи иқтисодиёти давлатҳои рӯ ба тараққӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ҳамчун механизми маҳсусу боиктидори ҳудинкишофӯфта, дар мадди аввал аз истифодаи фаъоли консепсияи маркетингӣ асос ёфтааст. Аз моҳияти ин консепсия бармеояд, ки фаъолияти бозори номбурда пеш аз ҳама барои пурра қонеъ намудани дарҳосту талаботҳои истеъмолгарони маҳсулотҳои ширкатҳои сугуртавӣ равона карда мешавад.

Дар ин радиф бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ низоми баҳам алоқаманд ва якҷо амалкунандае мебошад, ки зинаи асосӣ ва соҳтори таркибии он чунин ифода гардидааст (ҷадвали1.)


#### **Ҷадвали 1. Зинаҳои асосӣ ва соҳтори таркибии бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ**

| P/T | Таркиби бозори хизматрасонии сугуртавӣ        | Маълумот   |
|-----|---|--|
| 1   | Зинаҳои асосии бозори хизматрасонии сугуртавӣ | Ташкилотҳои сугуртавӣ, сугурташавандагон, маҳсулоти сугуртавӣ, миёнаравҳои сугуртавӣ, баҳодиҳандагони касбии ҳавфи сугуртавӣ ва зарар, иттиҳодияҳои сугуртавӣ, мақомоти назорат ва танзими хизматрасониҳои сугуртавӣ |
| 2   | Соҳтори институтисионаӣ                       | Ташкилотҳои давлатӣ, саҳомӣ, ҷамъиятҳои сугуртавии мутақобила ва дигар иштирокдорони бозор   |
| 3   | Соҳтори минтақавӣ                             | Бозори миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ  |
| 4   | Соҳтори соҳавӣ                                | Сугуртаи шахсӣ, амвол, масъулият ва ҳавфи молиявӣ  |

Ҳамин тавр, сарчаашмаҳои илмӣ ва ҳуқуқии раванди фаъолияти сугурta аз он шаҳодат медиҳад, ки нишонаҳои аввалини сугуртакунӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз соли 1924 мушоҳида гардида буд. Аз оғози ташаккули фаъолияти сугурta то соли 1993 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо як ташкилоти сугуртавӣ КВД «Тоҷиксугурта» бо намояндагиҳои ҳуд дар маҳалҳо яккаҳукмронӣ намуда, ҳамчун инҳисори соҳавӣ амал мекард.

Бо баробари ташкили аввалин ташкилоти сугуртавии гайридавлатӣ ЧСК «Муин» (соли 1993) бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Тоҷикистон таъсис ёфт ва пайдоиши он ба марҳилае рост омад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон фазои сиёсии ноором дошт. Ба ҳамин хотир, то соли 2003 дар бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ҳамагӣ 4 ташкилоти сугуртакунанда боқӣ монд [2. С. 43].


Дар давоми солҳои 2001-2010 шумораи ташкилотҳои сугуртавие, ки барои пешбурди чунин фаъолият иҷозатномаи давлатӣ доштанд, бештар аз 4,2 маротиб афзоиш ёфтанд ва танҳо баъд аз соли 2004-ум тамоюли зиёдшавии мунтазами онҳо дар бозори хизматрасониҳои сугуртавии Тоҷикистон мушоҳид мегардад (расми 2).



**Расми 2. Шумораи ташкилотҳои сугуртавӣ дар бозори хизматрасониҳои сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 2001-2010**

Сабаби асосии зиёд нагардидани шумораи ташкилотҳои сугуртавӣ то соли 2004-ум ба ақидаи мо номунтазам зиёд гардонидани ҳаҷми сармояи ойинномавии субъектҳои хоҷагидории номбурда аз тарафи идораи давлатии назорати сугуртавӣ маҳсуб меёбад.

Фаъолияти мӯътадили бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар солҳои минбаъда низ мушоҳид гардида, дар амалияи ин соҳа бо ташаббуси бевоситаи Бонки миллии Тоҷикистон фаъолияти азнавсугуртакунӣ ва аввалин ҷамъияти сугуртаи мутақобила дар Тоҷикистон ташкил карда шуд.



**Расми 3. Шумораи ташкилотҳои сугуртавӣ дар бозори хизматрасониҳои сугуртавии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 2011-2019**

Нишондиҳандаҳои шуморавии иштирокдорони бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои 2011-2019 аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки раванди фаъолияти соҳа ҷараёни мӯътадил дошта, танҳо дар соли ҳисоботии 2018 аз сабаби таъсис додани ташкилоти брокерии сугуртавӣ ва маркази дастгирии

сугуртаи мутақобила маҷмӯи умумии онҳо ба 22 адад баробар гардидааст, ки вобаста ба шумораи рӯзафзуни аҳолӣ ин нишондиҳандаҳо ҳоло ҳам ҷавобгӯи талабот нест [7].

Барои мисол, агар ба раванди фаъолияти бозори хизматрасониҳои сұғуртавии Ҷумҳурии Ӯзбекистон тайи солҳои охир назар қунем, тафовути зиёди инкишофи ин бозор муайян мегардад. Дар соли 2017 дар бозори сұғуртавии номбурда 31 ташкилоти сұғуртакунанда, 2 ширкати актуарӣ, 21 ташкилоти ассистанс, адҷастерҳо ва сюрвөрҳо, инчунин 2 брокери сұғуртавӣ амал мекунанд. Ҳамчунин, дигар ҳусусияти хоси бозори сұғуртаи Ӯзбекистон дар он аст, ки раванди фаъолияти сұғуртакунандагон универсалӣ набуда, маҳсусгардонидашуда мебошад, яъне 3 ташкилоти сұғуртакунанда танҳо бо мақсади сұғуртаи ҳаёт (Life Insurance) амал мекунанд [3. С. 82].

Ба ақидаи мо яке аз сабабҳои асосии нокифоя рушд намудани соҳаи мазкур ба таври пурра ташаккул наёфтани инфрасоҳтори бозор, нарасидани ассистансҳо, адҷастерҳо ва сюрвөрҳо маҳсуб меёбад.

Вобаста ба ин, таҳлили нишондиҳандаҳои омории бозори хизматрасониҳои сұғуртавӣ дар Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки асосҳои назариявию методологиии он оид ба маҳсулотҳои муосири сұғуртавӣ ва технологияи сұгура ҳоло ҳам нокифоя таҳия гардидаанд.

Дар ин асос, омилҳое, ки бозори хизматрасониҳои сұғуртавӣ пешниҳод мекунад, аз инҳо иборатанд: шумораи ташкилотҳои сұғуртавӣ; ҳудуд ва ҳаҷми маҳсулоти сұғуртавӣ; меъёри миёнаи ҳароҷот барои пешбуруди фаъолият ва ҳаҷми ҳавасмандгардонии комиссионӣ; соҳтор ва вазъи молиявии бозор; заарорвар будани навъҳои алоҳида сұгура; сатҳи ҳавф; даромаднокии амалиёти сұғуртавӣ; сатҳи назорати сұғуртавӣ; андозбандии ташкилотҳои сұғуртавӣ; меъёри қарзи бонкӣ ва ғ.

Таҳқиқоти гузаронида оид ба вазъи бозори хизматрасониҳои сұғуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин бозор то қунун мушкилоти ҳалталаби хеле зиёде боқӣ мондааст, ки таваҷҷуҳи маҳсусро талаб мекунад, аз ҷумла:

- номувофиқатӣ ва нокифоягии таъминоти ҳуқуқии низоми хизматрасониҳои сұғуртавӣ. Асоси ин мушкилот дар таҳия ва қабули қонунҳои алоҳида, маҳсусан оид ба навъҳои сұғуртаи ҳатмӣ, ҳатмии давлатӣ диде мешавад;
- нокифоягии номгӯи маҳсулоти сұғуртавӣ (на бештар аз 60 навъ ва он ҳам, ба шакли анъанавӣ (ё классикӣ) амал мекунанд, ки дар ҷаҳони муосир бештар аз 600 навъи маҳсулоти сұғуртавӣ мушоҳида мегардад [4. С. 19];
- номукаммалии андозбандии фаъолияти сұғуртавӣ, ки ба кам гардидани шумораи ташкилотҳои сұғуртавӣ оварда мерасонад;
- дастрасӣ надоштани шаҳрвандон, субъектҳои ҳочагидорӣ оид ба иттилооти муфид доир ба мазмуну моҳияти сұгура, нақши он дар барқарорсозии зарар (зиён), нобоварии онҳо ба низоми сұғуртавӣ;
- номутаносибӣ ё нобаробарӣ дар ташаккул ва рушди низоми хизматрасониҳои сұғуртавӣ дар ҷумҳурӣ (омори расмӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳудуди пойтаҳти мамлакат, шаҳри Душанбе зиёда аз 90% ташкилотҳои сұғуртавӣ амал менамоянд, ки маҳз дар ҳамин чо 80-85% пардохтҳои сұғуртавии (ҳаққи сұгура) бозори хизматрасониҳои сұғуртавӣ ҷамъоварӣ мегардад) [7].
- нокифоягии дастгирии ҳаматарафаи давлатӣ дар низоми хизматрасонии сұғуртавӣ, ҳоло он ки раванди сұгура ба ин фаъолияти давлат ниёзи ҳамаҷониба дорад;

- мавчуд набудани заминаи ягонаи таълимӣ ва баландбардории малакаву қобилияти касбии мутахассисони соҳаи сугурта дар чумхурӣ, ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй набудани стандарти таҳсилот дар самти ихтисоси сугурта;
- номукаммал ташаккул ёфтани иштироқдорони касбии бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ: актуарҳо, андеррайтерҳо ва сюрвейрҳо;
- ташкил ва таъмин нагардонидани раванди микросугуртакунонӣ дар бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ба кам гардидани майлу рағбати сугуртавии истеъмолгарон оварда мерасонад.

Ҳамин тавр, қобилияти ками пардохтпазирӣ ба хизматрасониҳои сугуртавӣ, нобоварӣ ба ташкилотҳои сугуртавӣ, аз ҷумла, нокифоягии таъминоти иттилоотии бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ – омилҳои асосие маҳсуб мёбанд, ки барои рушди босуботи муносабатҳои сугуртавӣ таъсири манфӣ мерасонанд.

Дар ҳулоса ҷанбаҳои шуморавӣ ва сифатии бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ ва нақши давлатро дар рушди босуботи он баҳогузорӣ намуда, ба натиҷае расидем, ки низоми амалқунандай хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ омӯхта нашуда, дар марҳилаи аввалини тараққиёт қарор дорад ва барои рушди устувор имкониятҳои фаровону ҳанӯз наомӯхта маҳфуз мондаанд. Давлат бо иқтидори пурра баҳри бартараф намудани проблемаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ҳанӯз аз манфиатҳои сугуртавӣ истифода накарда истодааст, гарчанде, чуноне қаблан қайд намудем, низоми босуботи хизматрасониҳои сугуртавӣ бе дастгирии ҷиддӣ ва андешакоронаи давлат фаъолият карда наметавонад.

Бинобар ин, зоҳирان зарурати таҳияи «идеологияи сугуртавӣ» ва ҷорӣ гардонидани он пеш аз ҳама дар ботини хизматчиёни давлатӣ, намояндагони ҳалқ ва ба қулли аҳолии мамлакат пеш омадааст ва ба андешаи мо, дар ояндаи наздик яке аз фишангҳои муҳими рушди устувори бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ маҳз таъмини маърифати сугуртавии шаҳрвандон маҳсуб дониста мешавад.

Гар ҷанде, ки қадамҳои нахустин дар ин самт аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудаанд, ба монади баррасии масъалаҳои танзим ва рушди бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Барномаҳои босуботгардонии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан дар Ҷаласаи сенздаҳуми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ муҳокима ва баррасӣ гардиданд, Барномаи рушди низоми миллии сугурта то соли 2015 қабул гардодааст, ба сифати воҳиди соҳторӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳамроҳ гардидани идораи назорати давлатии сугурта (соли 2016), ҳоло ҳам фаъолияти бозори номбурда ниёз ба таваҷҷӯҳи маҳсуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад.

Масъалаи дигаре, ки ба рушди бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Тоҷикистон таъсир мерасонад - ин омӯзонидани маърифати сугуртавӣ ба аҳли ҷамъият, чун үнсури муҳимми бунёди раванди бозорӣ, бокӣ мондааст ва барои амалисозии чунин масъалаҳо ташаккули иттиҳодияҳои сугуртавӣ ва заминаи ягонаи таълимиву илмӣ ва дарки баланди маданияти сугуртавии шаҳрвандон лозим аст. Ин ҷо пеш аз ҳама, бунёди шароити мусоиди макроиқтисодӣ ва ҳукуқӣ зарурат дорад. Баъдан, масъалаи тайёр намудан ва бозомӯзии мутахассисони соҳавӣ низ нақши қалидӣ дошта, дар ҷойи сеюм таъмини устувории молиявии ташкилотҳои сугуртавӣ ва амалиёти сугуртавӣ меистад.

Ба ақидаи мо, бозори хизматрасониҳои сугуртавӣ дар Тоҷикистон ташаккул ёфта, ба рушди оянда ва ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад. Агар аз як тараф, мунтазам пардохтҳои ҳаққи сугуртавӣ зиёд гардида истода бошанд ҳам, аз тарафи дигар, дар муқоиса бо бозорҳои сугуртавии давлатии муттарақӣ, ҳатто ҷанд давлати

шарикони иқтисодии наздик фаъолияти сугуртаи миллӣ амалан нокифоя инкишофёфта, ҳисобида мешавад.

### АДАБИЁТ

1. Анхбаяр С. Становление рынка страховых услуг в Монголии: дис. ... канд. экон. наук. Иркутск, 2005. 187с. -С. 21.
2. Ашурев Г.Д. Совершенствование системы оказания страховых услуг в Республике Таджикистан. Дис. на соискание уч. степени к.э.н. по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: (сфера услуг). Душанбе, 2011. С 39.
3. Борисова Н.О. Состояние и перспективы развития рынка страхования жизни в Узбекистане // [Электронный ресурс]. URL: <http://Downloads/sostoyanie-i-perspektiv-razvitiya-r-nka-strahovaniya-jizni-v-uzbekistane.pdf> (дата обращения: 17.12.2019).
4. Веселовский М.Я. Страховой сервис. - М.: Альфа-М.: ИНФРА-М – М, 2017. – 288с. – С. 19.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти сугуртавӣ». ш. Душанбе 23 июли соли 2016, №1349.
6. Орланюк-Малицкая Л. А. Методологические аспекты исследования страхового рынка России // Финансы. 2004. № 11. С. 47.
7. Сомонаи расмии БМТ. Nbt.tj.

Акрамов Ф. М., Гурезов Ч. Н.

## ИСТИФОДАИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ АРАБӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ВА БАРРАСИИ БАЪЗЕ ХУСУСИЯТИ ОНҲО

Ин нукта бебаҳс аст, ки ба даст овардани Истиқлолият ба болорафти ҳуввияти миллӣ, баланд рафтани сатҳи худогоҳио худшиносӣ, аз бар кардани техникуму технологияи пешрафтаи замони босуръат рушткунанда шароити мусоид фароҳам овард ва ҳамзамон тозаву беолоиш нигоҳ доштани яке аз пояҳои бунёдии миллату давлат-забони нобу шоиронаи мардумамонро боис гашт, ки то ба андозаи имкон тарҷумаи асарҳои мавриди ниёз аз забонҳои мутамаддини ҷаҳон, аз ҷумла аз забони арабӣ ба забони тоҷикро зарурияти тоза ба миён ояд, Аз ин рӯ тарҷумони тозакор баъзан намедонад, ки ҳар калимаи арабие, ки дар забони тоҷикӣ ба кор меравад, оё дар забони арабӣ низ бо ҳамин маъно ва ё дигар маъно корбурд мешавад.

Ҳамин нофаҳмихо дар пайванди ду забон боис шуд, ки бархе аз калимаҳои арабӣ, ки ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, рӯ ба фаромӯшӣ гузоранд ва ё тарқ карда шаванд. Қисмате аз калимаҳои иқтибосгардида маънои аслии хешро комилан ё қисман гум кардаанд ва ё ба маънои дигар истифода бурда мешаванд, ки ин мушкилоти зиёдеро барои тарҷимон ба миён меоварад. Ҳонандай закии арҷмандро барои он ки ба гумроҳӣ набарем, ҷойи таъкид аст, ки тули гузашти айём ин омил ва тағйирот як раванди табиии инкишофи забонҳост ва хоси ҳамаи забонҳои олам аст.

Хулоса, забони арабӣ яке аз забонҳои қадими дунё ба шумор рафта, дар ҳаёти маданию фарҳангии мардуми Осиёи Миёна, Ҳовари Наздик ва шимоли қитъаи Африқо дар тули асрҳо нақши намоён гузаштааст. Тегаъоди зиёди калимаҳои иқтибосӣ (ба истилоҳ вомвожаҳо)-и забони арабӣ, ки дар эҷодиёти намояндагони адабиёти классикии мо истифода шудааст ва дар забони адабии имрӯзаи тоҷикӣ арзи вучуд доранд, исботи ин гуфтаҳо мебошад. Ҳамзамон эътиқоди мардуми тоҷик ба дини мубини Ислом ин забонро барои мо бегона накардааст, балки то андозае рушди онро то ба ҳол ҳифз менамояд.

**Калидвожаҳо:** муъмин, ислом, забон, усул, таъсирот, баён, истилоҳ, маънои аслий, маънои маҷозӣ, тарҷумонӣ.

Акрамов Ф.М., Гурезов Дж.Н.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРАБСКИХ СЛОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Это неизбежный момент, что приобретение независимости в bolorafti национальной идентичности, рост уровня самосознания и патриотизм, передовые методы и технологии быстро осциллирующих ruštunanda благоприятных условий и в то же время сохраняя чистый след одной из фундаментальных основ государственного пови поэтического языка нации Настолько, что более чистые переводчики иногда нуждаются в том, чтобы переводить необходимые произведения с цивилизованных языков мира, включая арабский, на таджикский язык, насколько это возможно. гарантирует, что каждое арабское слово, используемое в таджикском языке, используется таким же образом или в другом арабском языке.

Эти недоразумения привели к тому, что некоторые арабские слова на таджикском языке должны быть забыты или забыты. Некоторые из цитируемых слов полностью или частично утратили свое значение или используются по-другому, что создает много проблем для переводчиков. Уважаемый ученик чтобы избежать заблуждения, стоит отметить, что со временем этот фактор и изменения являются естественным процессом развития языков и являются общими для всех языков.

Иначе говоря, арабский язык был одним из древнейших языков в мире и на протяжении многих веков играл видную роль в культурной и культурной жизни народов Центральной Азии, Ближнего Востока и североафриканского континента. Подавляющее большинство арабских слов, использованных в творчестве представителей нашей классической литературы и в современном таджикском литературном языке, являются доказательством этого. В то же время вера таджикского народа в священную религию ислама не оттолкнула этот язык, но в некоторой степени все еще сохраняет его развитие. **Ключевые слова:** верующий, ислам, язык, метод, влияние, выражение, термин, буквальное значение, метафорическое, перевод.

Akramov F.M., Gurezov J.N.

### THE USE OF ARABIC WORDS IN THE TAJIK LANGUAGE AND THEIR FEATURES

It is indisputable that gaining the independence gained national power, increasing the level of self-knowledge, advanced advanced technologies and technologies, and at the same time keeping the one of the fundamental foundations of the nation and the state language. So much so that cleaner translators sometimes need to translate the works that are needed from the civilized languages of the world, including Arabic into Tajik, to the extent possible. makes sure that every Arabic word used in the Tajik language is used in the same way or in the other Arabic.

These misunderstandings have led to the fact that some of the Arabic words in Tajik have to be forgotten or forgotten. Some of the quoted words have completely or partially lost their meaning or are used in another way, which poses many problems for translators. Honorable Learner. To avoid being misled, it is worth noting that over time, this factor and change is a natural process of the development of languages and is common to all languages.

In short, Arabic has been one of the oldest languages in the world and has played a prominent role in the cultural and cultural life of the people of Central Asia, the Middle East and the North African continent for many centuries. The vast majority of the Arabic words used in the creativity of the representatives of our classical literature and in the modern Tajik literary language are proof of this. At the same time, the belief of the Tajik people in the holy religion of Islam did not alienate this language, but to some extent still preserves its development.

**Keywords:** believer, Islam, language, method, influence, expression, term, literal meaning, metaphorical, translation.

Забони арабӣ яке аз забонҳои қадими дунё ба шумор рафта, дар ҳаёти мадани ю фарҳангии мардуми Осиёи Миёна, Ховари Наздик ва шимоли қитъаи Африқо дар тули асрҳо нақши намоён гузаштааст. Те(а)ъдоди зиёди калимаҳои иқтибосӣ (ба истилоҳ вомвожаҳо)-и забони арабӣ, ки дар эҷодиёти намояндагони адабиёти класикии мо истифода шудааст ва дар забони адабии имрӯзӣ тоҷикӣ арзи вучуд доранд, исботи ин гуфтаҳо мебошад. Ҳамзамон эътиқоди мардуми тоҷик ба дини мубини Ислом ин забонро барои мо бегона накардааст, балки то андозае рушди онро то ба ҳол ҳифз менамояд. Ин нукта бебаҳс аст, ки ба даст овардани Истиқлолият ба болорафти ҳуввияти миллӣ, баланд рафтани сатҳи худогоҳию

худшиносӣ, аз бар кардани техниказу технологияи пешрафтаи замони босуръат рушткунанда шароити мусоид фароҳам овард ва ҳамзамон тозаву беолоиш нигоҳ доштани яке аз пояҳои бунёдии миллату давлат-забони нобу шоиронаи мардумамонро боис гашт, ки то ба андозаи имкон тарҷумаи асарҳои мавриди ниёз аз забонҳои мутамаддини ҷаҳон, аз ҷумла аз забони арабӣ ба забони тоҷикро зарурияти тоза ба миён ояд, Аз ин рӯ тарҷумони тозакор баъзан намедонад, ки ҳар қалимаи арабие, ки дар забони тоҷикӣ ба кор меравад, оё дар забони арабӣ низ бо ҳамин маъно ва ё дигар маъно корбурд мешавад. Ҳамин нофаҳмиҳо дар пайванди ду забон боис шуд, ки бархе аз қалимаҳои арабӣ, ки ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, рӯ ба фаромӯшӣ гузоранд ва ё тарқ карда шаванд. Қисмате аз қалимаҳои иқтибосгардида маънои аслии хешро комилан ё қисман гум кардаанд ва ё ба маънои дигар истифода бурда мешаванд, ки ин мушкилоти зиёдеро барои тарҷимон ба миён меоварад. Ҳонандай закии арҷмандро барои он ки ба гумроҳӣ набарем, ҷойи таъкид аст, ки тули гузашти айём ин омил ва тағиирот як раванди табиии инкишофи забонҳост ва хоси ҳамаи забонҳои олам аст.

Дар ин марвид Аминӣ Идрис- муҳаққики эронӣ мегӯяд: “Дигаргуниҳои забонӣ ва ё тағиироте, ки дар давраҳои муҳталифи инкишофи забон ба вучуд омаданд, ҳодисаи табии буда, забоншинос аз ин дигаргуниҳо оғаҳӣ дошта бошад. Омилҳои асосии тағиироти шаклию маънои қалимаҳои арабтӯро метавонд дар ҳолатҳои пазируфтани дин, истифодаи аз меъёр зиёд, таҳаввулоти сиёсию иҷтимоӣ ва соҳтани қалимаҳои мураккаби дузабона баррасӣ кард. Важаҳое, ки дучори табдили маънӣ шудаанд, дар асоси тағовутҳояшон бо лафз ва маъниҳои арабӣ созгор наомадаанд”. [2,64]

Гоҳо қалима аз забони ғайр пазируфта шавад, савтиёти забони воридшударо қабул мекунад, маънӣ ва тобишҳои нав мегиранд. Аз доираи овозии забони худ мебарояд ва задаи мантиқии нав мегиранд ва ин омил бояд ҳамеша мадди назар бошад. Бештари ҷаҳони арабӣ дар тоҷикӣ ҳамчун истилоҳ қабул шуда, ба ин ва ё он соҳаи илм маҳсус гардидааст. Қалимаҳои арабӣ дар забони гуфтугӯйӣ нисбат ба китобию илмӣ хеле камтар ба гӯш мерасад.

Иштироки қалимаҳои тоҷикӣ дар забони арабӣ ва баракс аз тарҷумон маҳорати баландро тақозо менамояд, ки асли онҳоро дарк карда тавонад, ки аз қадом забон сарчашма мегирад. Бояд гуфт, ки қалимаҳои забони форсии тоҷикӣ дар арабӣ хеле кам ба назар мерасад, ҳамчуноне, ки қалимаҳои туркӣ дар забони тоҷикӣ бо вучуди омехтагиҳои сиёсию иҷтимоии таъриҳӣ камшумор ҳастанд.

Ба қавли Озарнӯши Озартош: “Иртибот ва пайванд байни арабҳо ва мардуми Ҳурросону Мовароуннаҳр садсолаҳо ба таври умумӣ идома ёфт. Аммо баъдан ин иртибот каме гусаста шуд. Ҳамин нопойдорӣ дар пайванди тамаддуни ду ҳалқ боис шуд, ки мардум қалимаҳои аслан арабиро аз сифр форсии дарӣ фарқ карда наметавонистанд”. [8, 203]

Аз барҷастатарин шарқшиносони замони Истиқлолият, ки дар методи забоншиносии муқоисавӣ ва адабиётшиносии арабиу тоҷикӣ, осори динӣ таҳқиқот гузаронидаанд С. Сулаймонӣ, Н. Назар, Ҳ.Қ. Муъминов, Ф. И. Абдувалиевна, К. Мусоғиров, Т. Мардонов, М. Умаров, Э. Асроров, Ф. Баротзода, А. А. Афсаҳзод, С. Шукроева, К. Исмонов, С. Қаландаров, М. Наҷотов, М. Сироҷов мебошанд.

Ҳангоми таҳқиқоти забону адабиёти форсу тоҷик ва араб дар доираи муқойиса суолҳои зерин аз ҷониби муҳаққикиони тоҷик ҷавоби мушаххасро тақозо менамоянд:

1. Қалимаҳои арабии ба забони тоҷикӣ иқтибосшуда аз ҷиҳати соҳт ва қалимашиносӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мешавад ва тағовути онҳо аз чӣ иборат аст?

2. Ҳангоми таҳлил ва тарҷумаи калимаҳои арабӣ тарҷумонҳо ва забоншиносон ба қадом мушкилоте рӯ ба рӯ мешаванд ва ҳалли ин муаммо аз чӣ иборатаст?

3. Омилҳои иҷтимоӣ ва таърихии тағйири шакли калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ чӣ гуна аст?

Посух ба ин суолҳо як таҳқиқоти густурда ва ҳамаҷониборо аз шарқшиносони мусир талаб менамояд. Далелҳои тағйирпазирии калимаҳои иқтибосӣ аз дурушут будани тарзи талафғузи арабӣ нисбат ба забони тоҷикӣ сарчамша мегирад. Масалан, дар калимаҳои зерин тарзи талафғузи арабиаш аз тоҷикии имрӯза тафовутдоранд. Мисли: **мушоҳада-мушоҳида, ъошиқ-ошиқ, мунозара-мунозира, муқойяса-муқойиса, мӯъаллим-муъаллим, ъолим-илм, ъобид-обид, ъолим-олимвағ.**

Баҳше аз калимаҳои арабии мавҷудбуда дар тоҷикӣ бо далелҳои гуногун мағҳумҳои наверо бар худ қасб кардаанд. Иштибоҳи мутарҷим дар ин ҳолат сабаби номағҳум мондани баъзе вожаҳои матни тарҷумашаванд мегардад. Мо тасмим гирифтаем, ки ба бархе аз дигаргуниҳо ишора намоем:

1. Яке аз омилҳои тағйироти маъниҳои калимаҳои арабӣ дар тоҷикӣ **омили динӣ** аст. Монанди баъзе вожаҳои қуръонии машҳур дар фазои исломӣ, ки дар забони гуфтугӯйии арабӣ ба маънои маҳдудтар истифода мегардад, аммо аксари шарқшиносони мо сараввал маънои исломии онро шарҳу тавзех медиҳанд, ки бар матни хоси дунявӣ мухолифат пайдо мекунад ва маъниҳои дарҳостаро инъикос карда наметавонад. Ба монанди калимаи “салот”. Мо ин калимаро бештар ба маъни намоз мефаҳмем, аммо маъни аслии он дар истифодаи дунявӣ пайғом расонидан, пурсупос кардан аст.

2. Омили дувум **аз меъёр зиёд истифода бурдани онҳо** дар забони тоҷикӣ мебошад. Бархе аз калимаҳо бо сабаби зиёд истеъмол шудан дар як давари хос дар як минтақае шуҳрат пайдо мекунад ва оҳиста-оҳиста мавқеи калимаҳои таҳҷойиро танг мегардонад. Масалан, калимаи арабиасоси “эҳтиёҷ” дар раванди таҳаввули таъриҳӣ мавқеи калимаи аслан тоҷикии “ниёз”-ро дар талафғуз ва гӯйиши одамон маҳдуд кард. Ин гуна мисолро овардан ба монанди “мукофотонидан” (аслан арабӣ), “сарфароз гардонидан” (тоҷикии хос) хеле зиёд аст, аммо дар ҳудуди як мақола таҳлили ҳамаи онҳо аз имкон берун аст ва ҳадафи мо низ нест. Омили савуми дигаргуниҳои таркибии вожаҳо тарафи ҷанбаи **сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ** дорад.

Гоҳе таҳаввулоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ, ки дар як ҷомеа падид меояд, сабаб мешавад, ки маънои калимаҳо тағйир ёбад ва ё ба маъни дигар истифода шавад. Дар давраи Сафавиён равобити фарҳангии байни кишварҳои араб ва Осиёи Миёна муваққатан қатъ шуд. Вале забони арабӣ таҳаввули худро дар Мовароуннаҳру Хуросон нигоҳ дошт Калимаҳое, ки дар ин аср шуҳрат ёфтанд, бештар истилоҳоти динию илмӣ буданд.

Дар замони мусир калимаҳое ба миён омаданд, ки бештар хоси соҳаҳои гуногуни илм ва адабиёт мебошанд. Мисол: Аккос-мусаввир, афзалият-боғазлтарин, ҳамчунин ба маънои бештар, равобит-робитаҳо, алоқаҳо, мӯшират-доду гирифт, теъдод-шумора, таҷаммул-зебоипарастӣ, маориф-ҷамъӣ маърифатва гайра.

Вожаҳои арабӣ дар тоҷикии форсӣ бештар барои аҳли зиёд фаҳмо ҳастанд. Онҳоро дар забони тоҷикӣ метавон бар якчанд гурӯҳ тақсим кард:

1. Вожаҳои тоҷикию арабие, ки онҳо аз назари лафзӣ ва маъни яксон ҳастанд ва тарҷумон бар асоси таҷрибаи забонии худ итминон дорад, ки ин калимаҳо ҳеч тағйири пайдо накардаанд, бинобар ин, мушкилотро бо роҳи овардани синонимҳо ва калимаҳои наздиқмаъно ҳал менамояд. Ба монанди: **ъаср-аср, асар-таъсир, торих-**

**таърих, маълул-маъюб, иллатнок, нуқсондор, шаҳид-чонфило, шоҳид-гувоҳ, вакил, ҳамроҳ ва ф.**

2. Вожаҳое, ки дар арабӣ ва тоҷикӣ яксон аст, аммо тарзи талафғузи онҳо тағовутдоранд. Мисол: **Раҳмаҳ-раҳамат, мусӣбах-мусибат, ъаломаҳ-аломат, назофаҳ-назофат, рафоқаҳ-рафоқат ва ф.**

3. Калимаҳои арабие, ки дар забони тоҷикӣ истифода намешаванд, аммо муодили онҳо дар забони мо як калимае ҳаст, ки аслан арабӣ аст. Масалан: **ҳомишиҳошия, поварақ, ихтилол-ишғол, тасарруф, иъода- ручуъ, бозгашт, ихтиётӣ-захираандӯҳт, масдар-манбаъ, сарчашма, маъхаз ва ф.**

Баъзан як калима дар арабӣ маънои мусбатро ва дар тоҷикӣ маънои манфиро медиҳад. Масалан, калимаи **ҳарис** арабӣ буда, ба маънои **муштоқ, пазмон** меояд, аммо дар забони тоҷикӣ мағҳуми “**тамаъкор**”, “**дунёпарвар**” ва “**чашмгурусна**”-ро медиҳад. Ба ҳар ҳол тағовути маъно ва корбурди ин вожаҳо дар арабӣ ва тоҷикӣ яке аз мавриҷое ҳаст, ки тарҷумони камтаҷрибаро ба иштибоҳ меандозад. Вожаи “**чарима**” дар забони арабӣ маънои “**чиноят**”-ро медиҳад, аммо дар забони тоҷикӣ ба маънои супоридани маблағи муайян ба хотири риоя накардан қонуниятҳои доҳилии ин ва ё он кишвар мебошад. Ба ҳамин монанд калимаҳои **ҳасис** дар арабӣ - **ночииз**, дар тоҷикӣ **бахил; акс** дар арабӣ - **ихтилоф**, дар тоҷикӣ – **расм, сурат, тасвир; тақаллуб** дар арабӣ – **дигаргунӣ**, дар тоҷикӣ - **макру фиреб, бо роҳи иваз намудани хӯҷатҳо ва зиёданависӣ ё қаллобӣ; даъво** дар арабӣ - **дую**, дар тоҷикӣ **шикоят; тачовуз** дар арабӣ – **аз ҳад гузаштан**, дар тоҷикӣ - **зуроварӣ ба номус** меоянд. [7,215]

Калимаҳои арабие ҳастанд, ки дар тоҷикӣ муодил доранд, vale мавриди корбурди онҳо дар забони арабӣ фарқ мекунад. **Масалан:**

| Вожа    | Маънои арабӣ    | маънои тоҷикӣ   |
|---------|-----------------|-----------------|
| قار     | қатънома        | ваъда, қарордод |
| معامله  | рафтор          | доду гирифт     |
| مخابرات | дастгоҳи чосусӣ | иттилоот        |
| کثیف    | нокас           | палид, ифлос    |
| کلفات   | шикаст          | пешниҳод        |
| موظفو   | навбатдор       | уҳдадор         |
| مورد    | намуна          | ҳолат           |
| مهماز   | тӯшай ҷангӣ     | чиҳҳои боарзиш  |
| ظرف     | шароит          | табақ           |
| استثمار | сармоягузогӣ    | ишғол, тасарруф |

Ба унвони мисол вожаи “**қарор**”-ро дар назар бигирем, ки ба маънои форсӣ ваъда ва қарордод аст, vale дар арабӣ на танҳо ба ин маъни нест, балки маънои тамоман дигар дорад, ки ҷандон аз яқдигар дур нестанд. Мутарҷим ҳангоми тарҷумаи матн бояд муодили дақиқи онро ёбад. Мисол:

<sup>1</sup>قررنا أن نذهب إلى مدينة أخرى - مو تاسميم ғیریتم، کی با شاҳри дигаре равем.

Дар ин маврид тарҷуами тоҷикии калимаи “**қарор ғирiftan**”, на “**қарор ғирiftan**”, балки “**тасмим ғирiftan**” тарҷума шуд. Тарҷума бояд, ки маъниҳоро тарҷума кунад ва ба дунболи шаклу қолаб наравад. Мисол:

قرارات مجلس الأمن يمكنها أن تخفف آثار الازمة الاقتصادية في العالم.

Катъномаҳои Шӯрои амният метавонад, ки таъсири бухронии қтисодиро дар ҷаҳон сабук (кам) кунад. [7,219]

Дар ин маврид калимаи “қарор” ба маъни “қатънома” ва калимаи “осор” ба маъни “таъсир” омад, ҳол он ки дар зери мафҳуми “осор” мо танҳо ёдгориҳои таърихири мефаҳмем. Аммо дар забони арабӣ калимаи мазкур ҳам ба маъни ёдгориҳо ва ҳам ба маъни таъсирҳо омада метавонад.

Вожаҳое низ вучуд доранд, ки дар забони арабӣ маъниҳои дуюм дараҷа доранд ва ё муродиф доранд, аммо дар забони тоҷикӣ ба маъни истилоҳӣ истифода мегарданд. Масалан:

| маъни тоҷикӣ    | маъни арабӣ   | вожа |
|-----------------|---|------|
| матнҳои китоб   | -теғи шамшерҳо متن السیوف<br>-сатҳи кишти متن السفینه                     | мтон |
| зербино, соҳтор | - паҳн кардани чизе طرح الشیء<br>- кам кардани адад аз عدد من طرح<br>адад | طرح  |

Кифоя кардани тарҷумон ба мафҳумҳои аввалияи вожаҳо дар тарҷума мушкилоти дигаре мебошад, ки барои дуруст баромадани маъни умумии “матн” ҳалал ворид месозад. Аз назари илми забоншиносӣ бо шунидани калима дар ҳориҷ аз “матн” маъмулан мафҳуме дар зеҳни тарҷумон нақш мебандад, ки бисёртар истеъмол мешавад ва онро мафҳуми аввалия меноманд. аммо ба назар гирифтани маъни умумии “матн” ҳангоми тарҷума ва истифодаи муодилҳои суфта онро мафҳумҳои дуюминдарача меноманд. Тарҷумони камтаҷриба мафҳумҳои аввалияро, ки дар арабӣ омӯхтааст, ба кор мебарад, ки боиси ҳароб гардидани мазмун ва муҳтавои матн мегардад. Масалан: калимаи “маърифат” ба маъни дониш истифода мегардад, аммо дар забони арабӣ бештар маъни “шинохт”-ро дорад.

Як гурӯҳ аз феълҳои арабие ҳастанд, ки шакли исмии онҳо дар забони тоҷикӣ диди мешаванд. Дар ин гуна калимаҳо тарҷумон бо дидани феълҳо онҳоро бо муқоисаи шакли исмии дар забони тоҷикӣ вучуддошта қиёс ва тарҷума мекунад, ки тарҷума дар ин ҳолат хато мебарояд. Ба монанди тарҷумони феъли арабии -“бартар” дониста мешавад.

Хулоса, мутарҷим барои он ки дучори чунин лағзишҳо нашавад, аввалан бояд далели таҳаввули вожаҳои муштарақро бидонад. Сониян, аз он ҷой ки истилоҳоти арабӣ дар тоҷикиро наметавон дар як радиф қарор дод, зарур аст, ки бо анвои муҳталиф ва калимаҳои ҳаммаъни онҳо бештар шиносоӣ пайдо кунем. Баъзе калимаҳо мушкилоти зеринро пеш аз тарҷумони матн ба миён меоард:

1. Калимаҳое, ки шаклан якхела ҳастанд, аммо дар арабӣ ба маъни дигар ва дар тоҷикӣ ба маъни дигар меоянд.
2. Калимаҳое, ки дар забони арабӣ ба маъни умумӣ ва дар забони тоҷикӣ ҳамчун истилоҳи ягон соҳаи илм истифода мешаванд.
3. Калимаҳое, ки дар забони арабӣ дурушт ва ҳалқӣ талаффуз мешаванд, аммо дар забони тоҷикӣ талаффузи сода ва равон доранд.
4. Калимаҳое, ки дар забони арабӣ муродиф доранд, аммо дар забони тоҷикӣ муродифи онҳо мавҷуд нест.
5. Калимаҳое, ки аз решай феълҳои арабӣ гирифта шуда, дар забони арабӣ ҳамчун масдар ва дар забони тоҷикӣ ҳамчун исм хизматмекунанд.

### АДАБИЁТ

1. Асғарӣ Ҷавод. Раҳёфти наве бар тарҷума аз арабӣ. Техрон: Донишгоҳи Ҷиҳод.- 1386 ҳ.- 366 С.

2. Аминй Идрис. Мохият ва таҳаввули маъниҳои вожагони арабӣ дар форсӣ- тоҷикӣ.- Маҷаллаи ҷуторҳои забонӣ.- Техрон: Донишгоҳи тарбияти мударрис.- 1394 ҳ.- 12 С.
3. Муҳаддисии Ҷавод. Фарҳанги Ошуро. Техрон: Интишороти Маъруф.- 1384 ҳ.- 162 С.
4. Насирӣ Ҳофиз. Равиши арзёбӣ ва санчиши кайфияти матнҳои тарҷумаашуда аз арабӣ ба форсӣ-тоҷикӣ.- Техрон: Интишороти Самт.- 1412 ҳ.- 182 С.
5. Нозимиёни Ризо. Равишҳое барои тарҷумаи матнҳои матбуотӣ.- Техрон: Интишороти Самт.- 1386 ҳ.- 316 С.
6. Озарнӯши Озартош. Ҷолиш миёни лаҳҷаҳои арабӣ. Техрон: Нашриёти “Най”.- 1385 ҳ.- 234 С.
7. Фаршедварди Ҳусрав. Луғатсозӣ ва вазъи тарҷумаи истилоҳоти илмию фаннӣ.- Техрон: Интишороти Сураи меҳр.- 1384 ҳ.- 412 С.

УДК 81-139

Рахмонқулов.М., Алиев. С.М.

## МАВҶЕИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНИЙ ДАР ТАШАККУЛ ДОДАНИ МАЛАКАИ ТАЛАФФУЗ ВА ШАВҚМАНДКУНИИ ДОНИШҔЎЕН БА ОМӮЗИШ

Дар мақола дар бораи берун рафтан аз воситаҳои анъанавии таълим ва истифодаи усулҳои нави таълим барои баланд бардоштани сифати таълим ва шавқмандии донишҷӯён сухан меравад. Ба омӯзгор лозим аст, то қадаме аз ҷаҳорҷӯбаи стандартии дарс берун биравад ва ҷизи наверо пешниҳод ва истифода намояд, ки таваҷҷӯҳи донишҷӯёнро ба омӯзиш ҷалб намояд, онҳоро фаъол намояд, ба омӯзиш, ҷустуҷӯ ва амалқунӣ, водор созад. Дар солҳои охир дар бораи истифодаи воситаҳои нави технологияи информатсионӣ зиёд сухан мегӯянд. Ин на танҳо воситаҳои муосири технологӣ, балки шаклҳо ва методҳои нави таълим, марҳилаи нав дар раванди таълим мебошад.

Муҳиммияти истифодаи воситаҳои нави технологияҳои информатсионӣ, пеш аз ҳама, аз рӯи талаботҳои педагогӣ дар баланд бардоштани самаранокии таълим бо ба назар гирифтани талаботҳои ташаккулдиҳии малакаҳои фаъолияти мустақилонаи омӯзишӣ, шакли таҳқиқӣ-креативии муносибат дар таълим, ташаккули тафаккури танқидӣ, маданияти нав мебошад.

**Вожакалимаҳо:** анъанавӣ, таълим сифати таълим, шавқмандӣ, ҷаҳорҷӯба, стандарт, таваҷҷӯҳ, фаъолият, омӯзиш, ҷустуҷӯ, нав, технологияи информатсионӣ.

Рахмонқулов.М., Алиев. С.М.

## РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И МОТИВИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ

В статье говорится о внедрении традиционных средств обучения и использовании новых методов обучения для повышения качества образования и обучения студентов. Учитель должен выйти из стандартного класса, внедрить и использовать новые методы, чтобы привлечь внимание студентов, активировать их учиться, запоминать и практиковать. В последние годы использование новых технологических инструментов растет. Это не только современные технологические средства, но и новые формы и методы обучения, новый этап в образовании.

Важность использования новых медиа-технологий, в первую очередь основана на педагогических требованиях чтобы повысить эффективность образования, учитывая требования к развитию навыков самостоятельного обучения, научно-творческого подхода к образованию, развития критического мышления и новой культуры.

**Ключевые слова:** традиционный, образовательное качество, любопытство, рамки, стандарты, интервью, мероприятия, обучение, поиск, новые информационные технологии.

**Рамонмонкулов.М., Aliev. S.M.**

### **THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SHAPING STUDENTS' SKILLS AND MOTIVATING THEM TO LEARN**

The article talks about the introduction of traditional teaching aids and the use of new teaching methods to improve the quality of education and students learning. The teacher must come out of the standard teching, introduce and use new methods, to attract the attention of students, activate them to learn, watch and practice. In recent years, the use of new technological tools is growing. These are not only modern technological means, but also new forms and methods of teaching, a new stage in education.

The importance of using new media technologies, in the first place, is based on pedagogical requirements, increasing the efficiency of education, taking into account the requirements for the development of independent learning skills, a scientific and creative approach to education, the development of critical thinking and a new culture.

**Key words:** traditional, educational quality, curiosity, framework, standards, interviews, events, training, search, new, information technologies.

Ислоҳоти системаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба такмили мундариҷа ва соҳти маълумот, аз он ҷумла маълумоти олии қасбӣ бо назар гирифтани талаботи бозори меҳнат, равона карда шудааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии маълумот ва Стандартҳои давлатии маълумот, ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки системаи маълумоти қишварро ба сатҳи байнамилалӣ бардошта, инкишофи минбаъдаи соҳаи маорифро муайян мекунанд. Ҳусусан қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таасдики Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» назди мутахассисону омӯзгорони мактабҳои олий ва миёнаи таҳсилоти умумӣ вазифаҳои пурмасъули ба таври қуллӣ такмил додани таълими забонҳои русӣ ва англисӣро тақозо намуд ва барои беҳтар шудани сифати таълими ин фанҳо мусоидат намуд.

Ҳукумати Ҷумҳурий ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас, илму маориф, тарбияи ҷавонон, ҳусусан омӯзиши забонҳои хориҷӣ дикқати маҳсус мединад.

Президенти мамлакат, асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, мӯҳтарм Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон ҳангоми воҳӯри бо ҷавонон аз ҷумла таъқид намудаанд: «Фақат насли ҷавони мамлакат қодир аст, ки забонҳои хориҷӣ ва технологияи мусирро аз худ карда, усулҳои хочагидории иктисолидӣ бозориро мукаммал омӯхта, корхонаҳои фалаҷгаштаро дубора барқарор намуда, фаъол гардонад»

Донишгоҳ ин рукни таркибии фарҳангу маданият мебошад ва ҳамчун муассисаи таълимию тарбиявии ҷомеа, дар афруҳтани нури маърифат ва ахлоқи ҳамида мавқеи муҳим мебозад.

Дар айни вақт пастравии завқи толибилмон нисбат ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба мушоҳидা мерасад. Истфодаи воситаҳои анъанавии таълим ба ин натиҷа расонид, ки ба донишҷӯён омӯзиши забонҳои хориҷӣ мушкил ва дилгиркунанд шуд ва онҳо имкониятеро надоранд, ки дар раванди омӯзиш талаботҳои худро дар худбаёнкунӣ, худдарккунӣ ва худбоварӣ ба амал оранд. Аз ин бунбаст бо ташкили шаклҳои шавқовар ва нави гайристандартии таълиму омӯзиш метавон баромад, ки завқу ҳаваси омӯзандагонро метавонад баланд намуда, ба омӯзиши натиҷабаҳш баргардонад. Ба омӯзгор лозим аст, то қадаме аз ҷаҳорҷӯбай стандартии дарс берун биравад ва ҷизи наверо пешниҳод ва истифода намояд, ки таваҷҷӯхи донишҷӯёнро ҷалб намояд, онҳоро фаъол намояд, ба омӯзиш, ҷустуҷӯ ва амалкунӣ, водор созад. Дар солҳои охир дар бораи истифодаи воситаҳои нави технологияи информатсионӣ зиёд сухан мегӯянд. Ин на танҳо воситаҳои муосири технологӣ, балки шаклҳо ва методҳои нави таълим, марҳилаи нав дар раванди таълим мебошад.

Муҳиммияти истифодаи воситаҳои нави технологияҳои информатсионӣ, пеш аз ҳама, аз рӯи талаботҳои педагогӣ дар баланд бардоштани самаранокии таълим, бо ба назар гирифтани талаботҳои ташаккулдиҳии малакаҳои фаъолияти мустақилонаи омӯзишӣ, шакли таҳқиқӣ-креативии муносибат дар таълим, ташаккули тафаккури танқидӣ - маданияти нав мебошад.

Истифодаи воситаҳои нави коммуникатсионӣ дар таълими забони англисӣ, на танҳо сайъу қӯшиш барои омӯзиши ҷизи нав аст, ҳамчунин ин восита имкон медиҳад, ки бевосита муносибати мавқей ба амал оварда шавад.

Вазифаи муаллим дар он асос меёбад, ки барои донишҷӯён шароитеро фароҳам орад, то онҳо битавонанд озодона дар муоширати амалиӣ, забонро истифода намоянд. Инчунин, методҳои таълимиеро истифода бурда шавад, ки ба ҳар омӯзандагонро имкони ба вуҷуд овардани фаъолнокӣ, пайдо кардани маҳорату истеъдодро дошта бошад. Вазифаи муаллим дар ба амал овардани фаъолияти маърифатии толибилмон дар раванди омӯзиши забонҳои хориҷӣ мебошад.

Технологияҳои педагогии муосир чунинанд: якҷоягии таълим ва тарбия, методикаи лоиҳавӣ, истифодаи воситаҳои нави технологияҳои информатсионӣ ва гайраҳо. Манбаъҳои интернетӣ, барои амалисозии шакли инфириодӣ дар мавқеии таълим, барои бо дарназардошти қобилият, сатҳи дониш ва майлу рағбати таълимгирандагон ба роҳ мондани омӯзиши индивидуалиӣ ва фосилавӣ, ёрӣ мерасонанд.

Шаклҳои кор бо барномаҳои таълими компютерӣ дар дарсҳои забонҳои хориҷӣ чунинанд:

- омӯзиши лексика;
- коркард ва инкишифӣ талафуз;
- омӯзиши нутқи диалогӣ ва монологӣ;
- омӯзиши хат;
- такмили ҳодисаҳои грамматикӣ ва ғайра.

Ба ҳама маълум аст, ки интернет барои омӯзандагони забонҳои хориҷӣ, имконияти васеъро фароҳам месозад, то онҳо битавонанд аз матнҳо истифода намоянд, бо соҳибони забони мавриди омӯзишашон дар муошират бошанд. Феълан чинун имкониятҳо, ба мисли таълими фосилавӣ, муоширати байниҳамдигарии забономӯзон ва муаллимон, на танҳо дар доираи як муассисаитаълимиӣ, ноҳия, худуди муайяни ҷуғрофӣ, балки байни тамоми мамлакатҳои ҷаҳон, аҳамияти зиёди худро доро мебошанд. Бо ёрии технологияи муосири информатсионӣ барои амалан ба иҷро расонидани таълими фосилавӣ, (бидуни аз хона берун рафтани) имконияти васеъ ба даст меояд. Шабакаи умумиҷаҳонии интернет роҳҳои дастрасиро ба ҳама марказҳои илмии ҷаҳонӣ, китобхонаҳо ба мо боз менамояд, ки ин барои худомӯзӣ, васеъ кардани ҷаҳонбиниямон ва баланд бардоштани таҳассусамон заминаи мусоид

аст ва бехтарин воситаи дастрас аст. Дар интернет имкони ташкили лоиҳаҳои якҷояи хонандагон, донишҷӯён ва олимони ҳама мамлакатҳои ҷаҳон мавҷуд аст. Барои ҳамин қисмҳои таркибии он, ба мисли мақсаду ҳадаф ва мазмуни таълим, дар ҳудуди як мамлакат, дар ҳама гуна шакли таълим дар ҳамоҳангӣ бо барномаҳо ва стандартҳои таълимии қабулшудаи ҳамон кишвар бояд тағиیر наёбад. Роҳу усулҳои таълим, воситаҳои таълим вобаста ба шакли таълим ва консепсияи таълим, метавонанд дигаргун шаванд. Барои ҳамин, мо чунин мешуморем, ки ба воситаҳои заруре муроҷиат карда шавад, ки онҳо тавонанд барои истифода ва амалисозии имкониятҳо, баромадан аз ҷаҳорҷӯбаи фаҳмиши ақибмонда, роҳ кушодан ба ҷаҳони васеи маърифат, ба вучуд овардани гуфтугӯи фарҳангу тамаддунҳо, хизмат расонанд.

Фақат дар ин сурат воситаҳои техникий метавонанд, воқеан, барои ҷараёни таълиму тарбия пурманфиат бошанд ва ҷои ҳудро дар ин ҷараён, ё бо иваз намудани дигар воситаҳои аёни Ҷаҳонӣ ва ё бо мукаммал кардани фазои истифодаи воситаи аёни Ҷаҳонӣ дар таълим пайдо намоянд.

Дар 2-3 соли охир дар таҷрибаи педагогӣ ба таври васеъ истилоҳи интернет-маълумот ворид гашт. Вазифаи муассисаи таълимӣ дар ҷомеаи муосири мо аз таълим ва тарбияи дуруст ва огоҳона, мусаллаҳ намудан бо донишҳои замонавӣ ва фарҳанги инфоматсионӣ, мебошад. Дар замони муосир шак нест, ки истифодаи интернет дар раванди таълим ва амалан истифодаи намудани ҳамаи имкониятҳои шабакаи умумиҷаҳонии интернет дар ҳама соҳаҳои маълумоти миёна, воситаи муҳим ва зарурӣ.

Метавон чунин категорияҳои асосиро дар раванди таълиму тарбияи қайд намуд:

- ҷараёни таълиму тарбия;
- корҳои беруназсинфӣ (фаъолияти баъдидарсӣ);
- корҳои роҳбарӣ;

Муфассалан, афзалиятҳои истифодаи интернетро барои ҳар як категория диди мебароем.

Ҷараёни таълиму тарбия:

- имконияти таълими фосилавӣ ҳам барои донишҷӯ ва ҳам барои омӯзгор;
- гузаронидани лоиҳаҳои телекоммуникатсионии таълимии байнифандӣ;
- гузаронидани олимпиадаҳои фосилавӣ;
- иштирок дар телеконференсияҳо;
- иштирок дар мусобиқаҳои соҳавӣ барои соҳтани веб-саҳифаҳо;

Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми истифодаи интернет дар дарсҳо, омӯзгор ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки маводҳои зиёде: (мактубҳо, суратҳо, тарғиботҳои гуногун, эълонҳо ва гайра), ки ба мавзӯи асосӣ донишҷӯён алоқаманд ҳастанд, шинос шаванд ва барои ташаккули фаҳмишу тасаввуроти донишҷӯён доир ба фарҳангу таърихи кишвари соҳиби забони мавриди омӯзишашон, сабаб мегардад.

Мутолиаи пешакӣ, дорои аҳамияти маърифатӣ мебошад ва барои фанни мавриди таваҷҷуҳ, ҳама эҷодиёти нутқӣ (китоб, мақола, ҳикоя), метавонад маводи истифода гардад. Барои чунин мутолиа омӯзгор метавонад то вақти дарсаш, аз ҷои дастрас вобаста ба қобилияту фаҳмиши ҳар як донишҷӯ маводи зарурӣ, диҳад. Баъдан, ба муаллим лозим аст, ки нишонаи интернетии матнҳоро диҳад ва агар имконияти пайвастшавӣ ба интернет мавҷуд набошад, омӯзгор метавонад дар шакли чопӣ онро ба донишҷӯён дастрас намояд.

Фаромӯш набояд кард, ки ҳангоми кор бо матнҳои барои мутолиаи омӯзишӣ пешбинӣ шуда, се шакли кор (то мутолиа, дар вақти мутолиа, баъди мутолиа), муайян шудааст. Дар ин ҳол раванди омӯзиш бо компютер камманфиат аст вақте, ки мақсади таълиму омӯзиши муосир дар нигоҳ доштани саломатии хонандагон

аст. Интернет дар ин ҳолат фақат барои омӯзгор сарчашмаи дарёфти матнҳо барои ин мутолиа метавонад бошад.

Максади асосии таълими забонҳои хориҷӣ, ташакулли қобилияти коммуникативии хонандагон мебошад. Ҳамаи дигар ҳадафҳо (таълим тарбия, инкишоф) дар раванди амалигардонии ин максади асосӣ ба иҷро мерасанд.

### АДАБИЁТ

- 1.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забони русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2004 - 2014”.
2. Часовникова О.Б., Гибина Ю.И., Лисица А.Б., Гусельникова Е.В. “Использование новых информационных технологий обучения в школе”. Материалы Региональной Научно-практической конференции “Английский язык в системе “Школа – Вуз”, Новосибирск, 20 июня 2003 г.
- 3.Горчев А.Ю. «Лингфонный практикум по английскому языку». Иностранные языки в школе.2/83.
4. Ушакова С. В. Компьютер на уроках английского языка. ИЯШ, №5, 1997г с. 40-41.
5. Телицина Т. Н. использование компьютерных программ на уроках английского языка. ИЯШ, №2. 2002.
6. Князев М.Н. Проблемы технологии обучения иностранному языку на современном этапе по западноевропейской методике / М.Н. Князев // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 105-107.

УДК 34.01

Алиев Ф. Ш.

### ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ ҶАВОНОН ВА МАСЪАЛАИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ҲУҚУҚБУНЁД ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои асосии фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва роҳҳои ташаккули давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардида, таҳқиқӣ васеъи мавзӯи фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон, ҳам аз дидгоҳи таъриҳӣ ва ҳам дар шароити муосири ташкили давалати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон анҷом дода шудааст. Зарурияти фаҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва аҳамияти он дар ташкили давлати ҳуқуқбунёд низ бо тариқи возех баён гардидааст.

**Калидвожаҳо:** давлати ҳуқуқбунёд, фарҳанги ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон, ҳуқуқи инсон, давлатдории миллӣ, ҷавонон.

Алиев Ф. Ш.

### ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье рассматриваются основные вопросы правовой культуры молодежи и пути построения правового государства в Республике Таджикистан и проведено исследование правовой культуре молодежи, как с исторической, так и в современном контексте становления правового государства в Таджикистане. Также четко обозначена

необходимость правовой культуре молодежи и ее важность в построении правового государства.

**Ключевые слова:** правовое государство, правовая культура, правовая культура молодежи, права человека, национальная государственность, молодежь.

Aliev F. Sh.

## LEGAL CULTURE OF YOUTH AND FORMATION OF THE LEGAL STATE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This article discusses the main issues of the legal culture of youth and ways to build a rule of law in the Republic of Tajikistan and studies the legal culture of youth, both in the historical and in the modern context of the establishment of the rule of law in Tajikistan. The need for the legal culture of youth and its importance in building a rule of law state is also clearly indicated.

**Key words:** rule of law, legal culture, legal culture of youth, human rights, national statehood, youth.

Ҷавонон ҳамчун гурӯҳи асосии аҳолии кишвар, бевосита дар низоми давлатдории миллӣ дар ҳама давру замонҳо барои рушди давлат ва миллат нақши асосиро иҷро менамоянд.

Дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ дар давлатдории миллӣ диққати асоси ба ҷавонон дода мешуд. Асос он мебошад, ки дар ҳама давру замонҳо ҷавонон нерӯи асосии давлат ба шумор мераванд.

Давлатҳо барои аз байн нарафтан ва устувор мондан диққати асосиро ба ҷавонон медоданд. Максад аз он иборат аст, ки ҷавонон, ҳам аз лиҳози ҷисмонӣ нисбат ба наврасону миёнасолон ва қалонсолон нерӯи қавӣ доранд ва ҳам бо мақсади нигоҳ доштани тамаддун, фарҳанг, забону афкори миллатҳо хизмат намуда, мерос баранд.

Аз қадим ниёғони мо нисбати ҷавонон эътиори хосса медоданд, ба онҳо илму дониш ва малакаву кордониро меомӯхтанд. Махсусан диққати асосиро ба омодагии ҷавонон ба аспасворӣ, шамшерзаний ва маҳорати ҷанг дода, баъди супоридани санчишҳои махсус онҳо ҳамчун ҷавони комил эътироф мегардидаанд. Чи тавре, ки муалифи ватаний Ҳолиқов А.Ф. доир ба низоми ҳукуқи тоҷикон қабл аз ислом менависад, ки мувофиқи Авасто дар сарзамини тоҷикон: «Қобилияти амалкунии пурраи шаҳс баъди ба синни 15 солагӣ расидан ба вучуд меомад. Дар ин вакт, маросими махсус дар ҳузури гурӯҳи бизоатманҷон бо пӯшонидан ва баҳшидани камарбанҷ ва пироҳани муқаддас иҷро мешуд [1, с.71].

Аз ин расмиёт бар меояд, ки тоҷикон дар таърихи давлатдории ҳуд ба ин табақаи аҳолӣ яъне ҷавонон диққати махсус дода, маросими махсуси мустақил эътироф намудани ҷавононро доштаанд, ки бо одати пӯшонидани камарбанҷ ва баҳшидани пироҳани муқаддас анҷом дода мешуд, ки ин ҳукуқи умед доштан ба ҷавонон ва тарбия намудани онҳо баҳри рушд ва эмин нигоҳ доштани давлатдории миллӣ маҳсуб мегардид.

Дар Бобулистони қадим ҷавони болаёқатро ба корҳои арзанда таъмин намудан яке аз вазифаҳои асосии давлат ба ҳисоб мерафт [2, с. 36].

Донистани падидаҳои муҳими ҳукуқӣ ва давлатӣ барои ҳудогоҳӣ ва дар навбати дигар ташаккули давлат ва ҳукуқ ва умуман рушди босуботи фарҳангӣ ҳукуқӣ, ки аз он ҳосил мегардад аз ҷониби ҷавонон бе ниҳояд зарур мебошад.

Ҳаминтавр Фарҳанги умумии чомеа васеъ буда, тамоми намудҳои фарҳанг ба он дохил мешаванд. Фарҳанги ҳуқуқӣ як намуди фарҳанги умумии чомеи мебошад, ки дар навбати худ ба зернамудҳо чудо мешавад. Яке аз зер намуди он фарҳанги ҳуқуқи инсон буда, фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон аз дохили он бар меояд.

Фарҳанги ҳуқуқӣ дар давлатҳои ҳуқуқбунёд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба ин гурӯҳи давлатҳо шомил мебошад - сатҳи дониши, ҳуқуқ, дарки қонунҳо қобилияти истифодабарӣ ва татбиқи онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт мебошад. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон як намуди фарҳанги ҳуқуқии инсон мебошад. Ҳусусиятҳои хоси фарҳанги ҳуқуқии инсон пеш аз ҳамма: сатҳи дониши ҳуқуқии онҳо, донистани қонунҳои амалкунандай қишвар, риоя, ичро ва истифодаи ин қонунҳо мебошад. Чи тавре, ки баъзе муҳақиқон қайд менамоянд «Дар ҷомеаи шаҳрвандии рушдёбанда ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аҳамияти хоса доранд ва ба фарҳанги умумии ҷомеа ворид карда мешаванд [3, с. 180].

Мутобики Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 яке аз самтҳои муҳими сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштани сатҳи маърифат ва шуури ҳуқуқии аҳолӣ, таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон махсуб мешавад [4]. Дар ин замина, баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолии қишвар дар маҷмӯъ ва маҳсусан фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ҳамчун насли нав, самти муҳими сиёсати давлатии Тоҷикистон мебошад. Мантиқист, ки ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ аз сиёсати ҳуқуқии давлат бевосита вобастагӣ дорад [5, с. 59], агар сатҳи фаҳмиши ҳуқуқии аҳолии қишвар баланд бошад, сиёсати ҳуқуқӣ ба таври муассир ташаккул мейёбад, зоро донистани қонунҳо ва иштироки фаъоли шаҳрвандонро дар ҷорабинҳои ҳуқуқӣ, давлатро ба қабул намудани меъёрҳои ҳуқуқии зарурӣ ва такмил додани низоми қонунгузорӣ ҳавасманд мегардонад.

Воситаи муассири мубориза бо зухуроти номатлуб ин ташаккули фарҳанги баланд дар насли наврас, алахусус фарҳанги ҳуқуқӣ мебошад. Принципои баланди ахлоқӣ, завқи эстетикӣ, фарҳанги сиёсии ҷавон танҳо бо роҳи донишҳои ҳуқуқӣ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ ташаккул мейёбанд ва бо ин робитай ногусастани доранд.

Муҳақиқи ватани Ф. Тоҳиров дар мавзуу «Мақоми конститутсия дар тарбияи ҳуқуқии ҷавонон» қайд менамояд, ки «Конститутсия Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳиятан бузургтарин ҳӯҷати миллӣ ва давлатии қишварамон буда, дорои аҳамияти сиёсиву ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ мебошад. Аз ин рӯ ҳубдонистани қонуни асосии давлати соҳибистикӯли Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон, ки ояндаи пойдорио пешрафти миллату давлатанд, ҳам фарзу ҳам суннат аст. Бояд, ки наврасону ҷавонон усулҳову ғояҳои дар Конститутсия салтгардишаро ҳуб дарк карда, дар раванди ҳаёти ҳаррӯзаи худ онҳоро татбиқ карда тавонанд» [6, с. 29].

Чунин тарзи баррасии масъала аз ҷониби муҳақиқи варзидаи ватани Ф. Тоҳиров, аз он шаҳодат менамояд, ки муаллиф бевосита ба ҷавонон таъқид менамояд, ки ҷиҳати баландбардоштани фарҳанги ҳуқуқиашон Конститутсия ва қонунҳои ҷориҷони донанд ва аз онҳо истифода намуда тавонанд. Аз андешаронии муаллиф бармеояд, ки маҳсусан донистани ҳуқуқу озодиҳо, конститутсийи ҳуқуқиашон амалкунандай, ҷиҳати рушди давлати миллату мондани онҳо барои ҷавонон ҳам фарз ва ҳам суннат аст. Ин нуқтаи назар бори дигар муҳим будани масъалаи фарҳанги ҳуқуқии ҷавононро дар раванди ташаккули давлати ҳуқуқбунёд сиббит намуда, мавзӯи татқиқоти алоҳида будани онро, шаҳодат медиҳад.

Робитай фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ба ташаккули давлати ҳуқуқбунёд яке аз масъалаҳои муҳимтарин буда, ҳамзамон проблемаи асосии рушди давлати ҳуқуқбунёд гашта истодааст. Беҳтар карданӣ вазъи фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва

баланд бардоштани сатхи он ба рушди самараноки давлати ҳуқуқбунёд ва такмили ниҳодҳои чомеаи шаҳрвандӣ мусоидати беандоза мерасонад.

Сатхи фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон аз самаранокии амалишавии принсипҳои умумии ҳуқуқӣ шаҳодат медиҳанд. Волоияти қонун, давлати ҳуқуқбунёд ва рушди мутаасили чомеаи шаҳрвандӣ дар асоси фарҳанги ҳуқуқӣ ташаккул меёбад. Дар ҳолати баракс, ғояи ҳуқуқуозодиҳои инсон ташаккул намёбад, эҳтироми волоияти қонун коста мегардад ва принсипҳои умуми ҳуқуқӣ дар амал суст тадбиқ карда мешаванд.

Дар асоси модддаи якуми конститутусия Ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар давлати ҳуқуқбунёд зиндагони дорем. Барое, оне ки волоияти қонун, адолат, инсондӯстӣ, иҷрои бошурунаи вазифаҳои конститутсионии ҳар шаҳс дар назди давлат ва эҳтироми ҳуқуқу озодииҳои асосии инсон ва шаҳрванд риоя гардад, сатхи фарҳанги ҳуқуқии аҳоли маҳсусан ҷавонон бояд баланд бардошта шавад.

Алоқамандии фарҳанги ҳуқуқӣ ва давлати ҳуқуқбунёдро муҳақиқи ватанӣ Насурдинзода С. Э., ботариқи васеъ таҳлил намуда, қайд менамояд, ки байни фарҳанги ҳуқуқӣ ва давлати ҳуқуқбунёд алоқаи мустақобила ҷой дарад. Аз як тараф давлати ҳуқуқбунёд барои ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ шароит муҳаёб менаояд аз тарафи дигар давлати ҳуқуқбунёд сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқиро талаб менамояд [7, с. 186].

Сангинов К. низ муҳимиҳи фарҳанги ҳуқуқӣ аз ҷумла фарҳанги ҳуқуқии ҷавононро барои ташкили тавлати ҳуқуқбунёд баён намуда, қайд менамояд, ки “Аломати асосии тамоми давлатҳои ҳуқуқбунёд аз он иборат аст, ки дар он чун шарти ҳатмӣ сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ, алаҳусус ҷавонон, инчунин фарҳанги қасбӣ дар қасбҳои гуногун ташаккул ёфта мебошад” [8].

Муаллиф бевосита яке аз аломатҳои асосии тамоми давлатҳои ҳуқуқбунёдро, дар сатҳи фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ ва маҳсусан фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон мебинад.

Барои ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ муҳокимаронии Афлотун дар бораи омӯзонидани одамон барои риояи қонунҳо аз хурдсолӣ, бисёр аҳамамиҳи калон дорад, ба андешаи ӯ ба шарофати чунин тарбия онҳо «одат» мекунанд ба қонуният. Ҳамчунин Афлотун эътиимод дошт, ки риояи қонун вобастааст ба низоми муназами таълим ва тарбия. Ӯ қайд менамояд, ки “Дар дилҳоҳ шакли давлат мардуми соҳибмаълому бо тарбия муҳимтарин қонунҳоро поймол намекунанд” [9, с. 189].

Муҳақиқи дигари Юнони қадим Аристотел дар бораи аҳамиҳи тарбия дар амали намудани адолати судӣ чунин менависад “Ҳар як шаҳси мансабдор, ки дар рӯҳияи қонун тарбия ёфтааст, адолати судиро дурӯст амали менамояд” [10, с. 482-483].

Олимон, ки бо мушкилоти давлати ҳуқуқбунёд комилан сарукор доранд, қайд мекунанд, ки давлати ҳуқуқбунёд дар андозаи типологӣ як намуди мустақили давлат аст, ки дар асоси воқеияти нав дар марҳилаи муайяни рушди чомеа ба вучуд омадааст [11, с. 237].

Аз нуқтаи назари Б.А. Кистяковский давлати ҳуқуқбунёд ҳамчун “давлати муттасили рушдкардаи конститутсионӣ” шарҳ дода мешавад, ки дар эҳтиром кардани ҳуқуқ ва озодииҳои инсон, асос ёфта, дар он инсон на танҳо объект, балки инчунин субъекти ҳокимият мебошад [12, с. 420].

Ба раванди ташаккули чомеаи муосири Тоҷикон бояд ҷаҳонбинии васеъи ҳуқуқии ҷавонон ҳамроҳ бошад.

Ба ақидаи мо, фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон бояд ҷанбаҳои асосии ҳуқуқро инъикос намояд ва шаклҳои вазъи ояндаи фарҳанги ҳуқуқро дар муҳити ҷавононӣ баяд ташаккул дод. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон чун маҳаки рушди давлати

хукуқбунёд мебошад. Рушди Фарҳанги хукуқӣ чавонон ба рушди ниҳодҳои хукуқии демократии тамаддуни муосир хидмат меқунад.

Дар айни замон, сиёсат қисми чудонопазири ҳаёт аст. На танҳо ба манфиатҳои калонсолон, одамони баркамол, балки ба чавонон низ таъсир мерасонад. Ба андешаи мо, аксар шаҳрвандони чавони кишвар нисбат ба одамони миёнасолу калон сол ба сиёсат ва масъалаҳои марбут ба ҳаёти сиёсӣ камтар таваҷҷӯҳ доранд. Дар ҳоле, ки зарур аст, ки чавонон сиёсати замони муосирро, ки бениҳоят дар ҳоли мураккаб ва бо суръату пуртобупеч аст сарфаҳм раванд.

Дар замони муосир дар ташаккули фарҳанги хукуқии чавонон дар шароити давлати хукуқбунёд, масъалаи мубрам ин баландбардоштани дарачаи умумии шуури хукуқӣ чавонон, аз байн бурдани нигилизми хукуқӣ дар байни чавонон, омӯзиши проблемаҳои пасткунандай фарҳанги хукуқии чавонон, ҳамчунин механизми баланд бардоштани фарҳанги хукуқии онҳо муҳим арзёби мешавад.

Имрӯз фароҳам овардани шароит барои ба таври пурра шомил кардани чавонон ба ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа калиди инкишофи бомуваффақияти сиёсати чавонони Тоҷикистон мебошад. Н. А. Бердяев навиштааст, инсоният ба фарҳанг маҳкум аст [13, с. 713].

Ҳаминтариқ дар натиҷаи таҳлили мавзӯи мазкур ба хулосае омадем, ки бо мақсади баландбардоштани фарҳанги хукуқии чавонон ва ташаккул ёфтани давлати хукуқбунёд дар ҶТ зарур аст, ки:

- Омӯзиши фанҳои таълимии хукуқӣ дар макотиби миёна ҷиддӣ ба роҳмонда шуда, соатҳои онҳо зиёт карда шаванд;
- Дар мактабҳои миёна ва олӣ пайваста маҳфилҳои хукуқӣ гузаронида шавад;
- Дар ҷумҳури озмунҳои беҳтарин конститутсиядон, хукуқшиноси чавон ва ба монанди инҳо тавасути телевизён ташкил карда шавад. Мутаасифона аз фанҳои таълимии дигар гузаронида мешавад ба ҳукуқ, ки тамоми рафтири инсонро дар замони муосир танзим менамояд ниҳоят кам эътибор дода мешавад;
- Бо мақсади самараҳаҳарди дани таълими хукуқӣ ҷиҳати баланд бардоштани фарҳанги хукуқии чавонон дар мактабҳои олӣ омӯзиши фанни таълимии хукуқи инсон новобаст аз ихтисос муҳим ва зарур мебошад;
- Ҳамчунин баҳши ҳусусӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи ҳукуқӣ ва мусоидати онҳо ба раванди ташаккули фарҳанги хукуқии чавонон низ самара баҳш буда, ташкили чунин ташкилотҳо барои баланд бардоштани фарҳанги хукуқӣ мусоидат менамоянд.

## АДАБИЁТ

1. Холиқов А. Ф. Таърихи давлат ва ҳукуқи Тоҷикистон қисми 1. Душанбе 2002. - С.71.
2. В. В. Кузнецов История Вавилона- Л, 1956. – С-36
3. Снашков С.А. Правовая культура как фактор информационной безопасности // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. -№22 (313). – С.180.
4. Концепсияи сиёсати ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028
5. Редков С.К. Реформы 19 века и их влияние на правовую культуру российского общества // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2012. - №4. – С.59
6. Ташаккули фарҳанги сиёсии чавонон. Маводҳои конференси умумичумхурияйӣ илмию амалӣ. Душанбе, 2005. - С.29.
7. Насурдинов Э.С. Формирование правовой культуры в Республике Таджикистан в условиях углубления культурно-цивилизационных различий: проблемы теории и практики. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность: 12.00.01. – Душанбе, 2015. – С. 186.

8. Формирование правовой культуры молодежи: Сущность и проблемы <https://cyberleninka.ru/article/v/formirovanie-pravovoy-kultury-molodezhi-suschnost-i-problemy>
9. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. - С. 482-483.
10. Раянов Ф.М. Гражданское общество и правовое государство: проблемы понимания и соотношения: моногр. М.: Юрлитинформ, 2015. - С. 237
11. Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): лекции // Философия и социология права. СПб., 1999. - С. 420.
12. Бердяев Н. Философия неравенства. Письмо ХІІІ. О культуре // Судьба России. Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. - С. 713.

УДК 373.51

Курбонов А.А.

### **ХУСУСИЯТХОИ ТАШКИЛИ ТАҲСИЛИ ФОСИЛАВӢ БАРОИ МАКТАББАЧАГОН ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ТЕХНОЛОГИИ ИТТИЛООТӢ**

Дар мақолаи мазкур ташкили таълими фосилавӣ дар раванди таълими технологияи иттилоотӣ, низоми таълими фосилавӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнай умумии Ҷумхурий, технологияҳои нави электронӣ, категорияҳои технологияи истифодашаванда дар таълими фосилавии имрӯза ва ташкили кабинети технологияи иттилоотӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта аст.

**Калидвожаҳо:** Таълими фосилавӣ, иттилоот, шабака, омӯзиш, технологияи иттилоотӣ, низом, электронӣ, Интернет, омил, таълим, компьютер, дидактика, муаллим.

Курбонов А.А.

### **ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

В данной статье рассматривается организация дистанционного обучения в области преподавания информационных технологий, система дистанционного обучения в средних школах республики, новые электронные технологии, категории технологий, используемых в современном дистанционном обучении, и создание кабинета информационных технологий.

**Ключевые слова:** Дистанционное обучение, информация, сеть, обучение, информационная технология, система, электронный, интернет, фактор, преподавание, компьютер, дидактика, учитель.

Kurbanov A.A.

### **THE FEATURES OF ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY**

This article discusses the organization of distance learning in the field of teaching information technology, the distance learning system in secondary schools of the republic, new

electronic technologies, the categories of technologies is use in modern distance learning, and form of information technology office.

**Key words:** distance learning, information, network, study, information technology, system, electronic, internet, factor, education, computer, didactics, teacher.

Рушди фаъоли ҷаҳони мусир ба зарурати ташаккули инсони "нав", шахсе меорад, ки қодир аст бо қарорҳои фаъоли худ ба рушди тамоми ҷомеаи башарӣ таъсир расонад. Ташаккули шаҳсияти "фаъол" имрӯз аз равандҳои тарбия ва таълим дар мактаб оғоз меёбад, ки мувофиқи Консепсияи таълими миллӣ бояд ба таҳқим ва ташаккули маҷмӯи салоҳиятҳо оварда расонад.

Вақтҳои охир дар адабиёти педагогӣ ба мушкилоти таълими фосилавӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад.

Таълими фосилавии мусир дар заминаи истифодаи унсурҳои асосии зерин соҳта мешавад: муҳити интиқоли иттилоот (почта, телевизион, радио, шабакаҳои иртиботи иттилоотӣ), методҳое ки аз муҳити техникии мубодилаи иттилоот вобаста мебошанданд. Ташкили таълими фосилавӣ дар раванди таълими технологияи иттилоотӣ имкон медиҳад:

- ҳароҷоти омӯзиш кам карда шавад (сафри ҳароҷоти иҷораи биноҳо ва роҳқирои рафтани таълимгирандагон ва муаллимон ба маҳали таълим);
- шумораи зиёди одамон таълим дода шаванд;
- сифати таълим тавассути истифодаи асбобҳои мусир баланд бардошта шуда, китобхонаҳои электронии бузургҳаҷм ва фазои ягонаи таълими омода карда шаванд.

Мо ташкили таълими фосилавиро дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотӣ ҳамчун шакли нави таълим барраси менамоем ва мутаносибан таълими фосилавиро (ҳам натиҷа ва ҳам раванду низом)-ро низ ҳамчун шакли нави таълим медонем. Аммо аз ин ҷо бармеояд, ки ин шакли нави таълим наметавонад як низоми комилан мустақил бошад.

Низоми таълими фосилавӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии мо барои талабагон, шаҳрвандон ва дигар мутахассисоне ки дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар бекоранд, барои татбиқи ҳуқуқҳои инсонии худ ба таҳсил ва иттилоот имкониятҳои баробар фароҳам меорад.

Маҳз ин низом метавонад талаботи ҷомеаро ба таври мувофиқ ва осонтар қонеъ гардонад ва татбиқи ҳуқуқи конститутсионӣ ба таҳсили ҳар як шаҳрванди кишварро таъмин намояд. Ташкили таҳсили фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ ба мантиқи рушди системаи маориф ва дар маҷмӯъ ҷомеа мувофиқат мекунад, ки дар он ниёзҳои ҳар як талабаи алоҳида аҳамияти аввалиндарача доранд.

Амалия нишон медиҳад, ки телекоммуникатсияҳои мусири компьютерӣ метавонанд интиқол ва дастрасиро ба иттилооти муҳталифи таълими таъмин намоянд ва баъзан назар ба воситаҳои таълими анъанавӣ хеле самараноктар бошанд. Таҷрибаҳо тасдик карданд, ки сифат ва соҳтори курсҳои таълими ҳамчунин таълими фосилавӣ дар муқоиса бо шаклҳои анъанавии таълим хеле беҳтаранд.

Технологияҳои нави электронӣ аз қабили дискҳои интерактивии CD-ROM, лавҳаҳои эълони электронӣ, гиперматнҳои мултимедӣ, ки тавассути интернети глобалӣ бо истифодаи интерфейсҳои Мозаика(Mosaic) [1] ва WWW дастрасанд, на танҳо иштироқи фаъоли талабагонро дар ҷараёни таълим таъмин мекунанд, балки имкон медиҳанд, ки ин раванд дар фарқ бо аксари муҳитҳои анъанавии омӯзишӣ, идора карда шавад.

Ҷорӣ намудани таълими фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи

иттилоотй дар мактабҳои миёна бояд барои ба даст овардани самараҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим мусоидат кунад, ба монанди:

- баланд бардоштани самаранокии корҳои омодасозии кадрҳо, ки барои татбиқи парадигмаи мусосирӣ педагогӣ қодиранд;
- пурӯзвват намудани алоқаи интегративии раванди баланд бардоштани таҳассуси муаллимон дар шароити воқеии фаъолияти қасбӣ;
- фароҳам овардани шароит барои рушди маҳорати қасбии иттилоотй ва технологияи муаллимон;
- аз ҷониби муаллимон дар раванди тақмили ихтисос азхудкуни усулҳои ҳалли масъалаҳои педагогӣ бо истифодаи захираҳои фосилавӣ, усулҳои истифодаи онҳо дар ҷараёни кор.

Ба сифати омили якуми ҷорӣ намудани таълими фосилавӣ дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотй дар мактабҳои миёна навъи дар раванди таълими истифодашавандай технологияи иттилоотй ба ҳисоб меравад. Дар ин маврид ду ҷанбаи муҳимро бояд қайд кард.

Аввалан, ҷунин пайдарҳамии баррасии омилҳо маънои додани афзалияти баланд ба технологияҳо дар ташкили раванди таълими надорад. Корбурди технологӣ чи қадар пурӯзвват ва мукаммал набошад ҳам, онҳо бояд ба мақсадҳои таълими хизмат кунанд, на баръакс. Аммо аз тарафи дигар, набояд нақши технологияҳои нави иттилоотиро нодида гирифт, ки аксар ваqt барои татбиқи раванди таълими имкониятҳои сифатан нав фароҳам меорад.

Дуюм, технологияҳои мусосир, ки барои ҷорӣ намудани таълими фосилавӣ дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотй дар мактабҳои миёна истифода карда мешаванд, маънои онро надорад, ки ягон модели мушахҳас бояд бо истифодаи танҳо яке аз онҳо тавсиф карда шавад. Ҷунин ба назар мерасад, ки равиши мултимедиа дар асоси истифодаи ҷондии технологияи ҳамдигарро тақмилдиҳандай иттилоотй дар соҳаи маориф самара баҳштар аст.

Технологияҳои дар таълими фосилавии имрӯза истифодашавандаро метавон ба се категорияи васеъ тақсим кард:[3]

- ғайриинтерактивӣ (маводи чопӣ, воситаҳои аудиовизуалӣ);
- воситаҳои таълими компютерӣ (китобҳои дарсии электронӣ, санчиши компютерӣ ва назорати дониш, воситаҳои мусосирӣ мултимедиавӣ);
- видеоконфронсҳо - воситаҳои пешрафтаи телекоммуникатсионӣ барои каналҳои аудио, каналҳои видеогардишишӣ ва шабакаҳои компютерӣ.

Имрӯз таҳиягарони стандартҳои нав майл доранд, ки фанни «Технологияи иттилоотй» дар мактабҳои миёна ҳамчун як блоки иттилоотии мағҳумҳо ва усулҳои амалии математика доҳил карда шавад, ки ин имкон медиҳад мутахассиси қасбии соҳаи технологияҳои иттилоотй ва коммуникатсионӣ дар ҳама соҳа тайёр карда шавад.

Рушди таълими имрӯз ба баланд шудани сатҳи нерӯи иттилоотии он вобаста мебошад. Яке аз дастовардҳое ки ба ҷараёни таълими дар саросари ҷаҳон таъсирӣ назаррас расонд, ташкили таълими фосилавӣ мебошад. Ин шакли таълими имрӯзҳо актуалӣ буда, мутахассисони соҳаи маориф онро низоми таълими асри 21 меноманд, алалхусус таҳсилоти бисёрзабона, ки ба усулҳои ҳамгириони забонҳои ҳориҷӣ, миллӣ ва русӣ дар раванди таълими пайвастаи забон асос ёфтааст.

Ҳоло ҳама мефаҳманд, ки таҳсили фосилавӣ дорои имкониятҳои бузурги иттилоотй ва хидматҳои таъсирбахш мебошад.

Аммо, ин ё он воситаи таълими чи гуна таркиберо доро набошад ҳам, нақши муаллим хеле муҳимтар аст. Интернет бо тамоми имконот ва захираҳояш танҳо воситаи амалисозии ҳадафҳо ва вазифаҳои муаллими Технологияи иттилоотй дар мактабҳои

миёна мебошад.

Мутаносибан, нақши муаллими технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҳангоми таълими фосилавӣ тағиیر меёбад. Онҳо мушовирон ва роҳбарони гурӯҳҳои омӯзишӣ мегарданд. Бинобар ин, аз онҳо дониши амиқ ва маҳорати ташкили кор дар муҳити телекоммуникатсионӣ дар доираи вазифаҳои дидактикий талаб карда мешавад:

- донистани ҳадаф, хусусиятҳои соҳт ва фаъолияти муҳити коммуникатсионӣ;
- донистани шартҳои нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот дар доҳили шабака;
- донистани захираҳои иттилоотии шабакавии асосӣ ва маҳсусиятҳои кор бо онҳо;
- донистани хусусиятҳои ташкил ва гузаронидани лоиҳаҳои телекоммуникатсионӣ;
- имконияти дастрасӣ ба мавод ва видеои электрониро пас аз дарс фароҳам меорад;
- дастрасӣ ва самарабахши таълимро барои ҳама табақаҳои шаҳрвандон, аз ҷумла одамони аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир ва маъюбон таъмин менамояд;
- барои интиҳоби мундариҷаи инфириодии таълим, инчунин самаранокӣ ва самарабахши омӯзиш имконият фароҳам меорад;
- имкони интиҳоби сатҳи инфириодии рушди донишро фароҳам меорад;
- фаъолияти мустақилонаи маърифатии талабагонро ҳавасманд мекунад.

Омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ бояд мутахассиси хуби забони русӣ ва англисӣ бошад, то ки маҳсулоти маъмули иттилоотӣ, бо такя ба абзори барномаҳои компьютерии соҳаи имло, бо забони зинда ва шавқовар навишта шаванд.

Ҳангоми ташкили таълими фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ усуљоҳои зерини ҳамкории самарабахши муаллим ва шогирд бояд риоя карда шаванд [2, С. 126-134]:

- ташкили бодикӯати муколамаи дидактикий; тақлиди муколама дар маводи таълимӣ;
- ташкили дастирии шахсии хонандагон дар давраи байни машғулиятҳои доимӣ: машваратҳо, пешниҳод намудани иттилооте ки ба талабагон шавқовар буда метавонанд (дар бораи рӯйдодҳои маҷозии дарпешистода, дар бораи гирифтани иттилооти нав дар сайт, ташкили ҷомеаҳои таълимӣ ва ғайра);
- тақсимоти фаъолиятҳои интерактивӣ дар таносуби муносиб бо кори мустақилонаи талаба.

Дар раванди ташкили таълими фосилавӣ барои талабагони мактабҳо дар ҷараёни омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ, талаба дар асоси таҷрибаи эмпирикии худ бояд маълумотро рамзкушӣ намояд ва симои (образи) ботинии худро ҷӯдӯи кунад, ки он ба нусҳаи аслӣ мувоғиқ бошад. Аммо, таҷрибаи эмпирикӣ ва бисёр омилҳои дигаре ки ба раванди маърифати ҳар як фарди алоҳида таъсир мерасонанд, аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, бознамоҳои ботинии ҳар яки онҳо каме фарқ ҳоҳад кард. Вазифаи муаллим ба мувоғиқати наздиктарин расонидани ин образҳо мебошад. Ҳангоми ташкили таълими фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои маълумоти миёнаи умумӣ муаллим дар байни китобҳои дарсӣ ва талаба ҳамчун миёнарав баромад карда, контенти дар тафаккури худ инъикоснамудаашро ба талабагон пешниҳод менамояд. Ҳамин тариқ, талабаҳо донишҳои навро аз муаллим «дар шакли тайёр» мегиранд. Онҳо танҳо бояд ин дониши навро дар хотир доранд ва барои иҷрои машқҳову ҳалли корҳои санчишӣ истифода баранд. дар чунин системаи таълим маҳз назорати истеъдоду маҳорат нақши ҳалкунанда дорад.

Яке аз мушкилоте ки дар оғози раванди таълими фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёнаи маълумоти умумӣ ба миён меояд, ин аст, ки муносибати анъанавии муаллим ба муоширати васеъ, наздикшавӣ, аз байн бурдани сарҳадҳот байни ҷомеаҳои алоҳида, мубодилаи озоди афкор, ғояҳо ва иттилооти

иштирокчиёни ҷараёни таълим нигаронида нашудааст, ки дар робита ба он бисёр муаллимон мачбуранд, ки на танҳо системаи таълимии худ, балки рӯҳияи худро низ тағиیر диханд. Воқеан, муаллими мусир дигар наметавонад ба стереотипи "Ҳама чизро медонам! Ҳама корро метавонам!" мувофиқат кунад.

Чун қоида, талабагони мусир ба компьютерҳо дастрасии бештар доранд, онҳо забони на танҳо компьютер, балки забонҳои хориҷиро низ хуб медонанд ва вобаста ба ҳусусиятҳои синнусолӣ бояд маълумоти воридшударо беҳтар азҳуд кунанд ва коркард намоянд, ки миқдори он рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. Муаллим акнун итминон надорад, ки вай бо тамоми пахлӯҳои андешаҳо оид ба масъалаи мушаххас ошно аст. Дар чунин ҳолат нақши муаллим ҳамчун пешво, ҳамчун як навъ манбаи иттилоот иҷро накарда мемонад, вай танҳо метавонад ҳамоҳангоз ва коргардон бошад.

Барои роҳандозии ин нақш тафаккури ҷандари қодир ба дарки дигаргунӣ ва ғояҳои нав лозим мебошад. Муаллим бояд дараҷаи кофии таҳаммулро дошта бошад, тавре ки дар мусоирират бо талаба ва шарикон талаб карда мешавад. Вай бояд ба омӯзиши пайваста барои рушди на танҳо малакаҳои қасбии худ, балки барои васеъ кардани ҷаҳонбинии худ ниёз дошта бошад.

Ба ин мушкилӣ иҳтилофт дар бахши “Дидактика ва методикаи таълими фосилавӣ” низ саҳт алоқаманд мебошад. Системаи анъанавӣ иборат аз дарси синҷӣ буда, дар он усулҳои фаҳмондадиҳӣ-тасвирий ва репродуктивӣ афзалият доранд, ки бо соҳтори фаъолияти муаллим ва талабагон дар дарс алоқаманд аст: ворид кардани маводи нав (аз ҷониби муаллим), мустаҳкамкунӣ (дастури муаллим), таҷдиди (азёд кардан), татбиқ.

Хулоса, ин кор ҳадафи худро дорад - ташаккул ёфтани иҷроқунандагони итоаткор. Вазифаи мусоири ҷараёни таълим ташакқули шаҳсияти озодӣ эҷодӣ мебошад. Ҳамин тарик, дар ҷараёни таълим талаба объект не, балки субъекти фаъолияти маърифатӣ мегардад.

Имрӯз масъалаи асосии психологии таълими фосилавӣ мусоирират ё таъсири эҳсолотии байни муаллим ва талаба ва инҷунин байни худи талабагон мебошад. Дар ҷараёни таълими фосилавӣ, новобаста аз он ки технологияҳои нави иттилоотӣ ба имконияти вусъат додани робитаи байни одамон мусоидат мекунанд, норасоии бузурги ҳамкории мутақобилаи иҷтимоӣ ва эҳсолотӣ ба назар мерасад. Воқеан, дар ҳоли ҳозир, технологияҳои нави иттилоотӣ ҷанбаҳои миқдории фаъолияти коммуникатсиониро дар таълими фосилавӣ зиёд мекунанд, аммо ҳамзамон, ҷанбаи сифатии ҳамкориҳои байни талабагон ва муаллим, инҷунин байни худи талабагон дар доираи гурӯҳи таълимӣ хуб нест.

Бо ташкили таълими фосилавӣ дар раванди таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёнаи маълумоти умумӣ нақши синҳонаҳои технологияи иттилоотӣ вакъҳои ахир хеле афзудааст.

Дар шароити мусир, утоки технологияи иттилоотӣ ба маркази ташаккули фарҳанги иттилоотӣ, азҳудкунии амиқи технологияҳои нави иттилоотӣ барои истифодаи оқилонаи онҳо дар фаъолияти таълимӣ ва қасбии талабагон табдил меёбад.

Кабинети технологияи иттилоотӣ як ҷузъи таълимии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва қасбӣ буда, воситаи амалисозии Барномаи давлатии иттилоотонӣ дар системаи маълумоти миёна мебошад, ки тайёрии талабагонро ба ҳаёт дар шароити ҷомеаи ҷаҳонии иттилоотӣ ва баланд бардоштани сатҳи таълим таъмин менамояд.

Ҳангоми муҷаҳҳаз кардани кабинети технологияи иттилоотӣ асосан ба стандарти давлатии таҳсилот оид ба илми технологияи иттилоотӣ, талабот ба синҳонаҳои таълимӣ ва талаботи санитариву гигиенӣ такя мекунанд. Ҳамчунин машғулиятҳо дар кабинети технологияи иттилоотӣ бояд барои:

- дар талабагон ташаккул додани тасаввuri иттилотии ҷаҳони мусир;

- ташаккули малакаҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун ҷузъи асосии фаъолияти қасбӣ дар ҷомеаи муосир иттилоотӣ;
- ташаккули дониш оид ба соҳт ва фаъолияти технологияҳои компьютерии муосир;
- ташаккули шаҳсияти эҷодӣ, ташаккули тафаккури назариявӣ, хотира ва ҳаёлоти талабагон;
- тарбияи насли наврас, ки ба ташаккули ҳисси шаҳрвандӣ ва ахлоқи баланд равона шудааст, хидмат қунанд.

Таҷхизоти кабинети технологияи иттилоотӣ аз синфи техникаҳои компьютерӣ, воситаҳои таълимии аёнӣ, таҷхизоти таълимӣ, таҷхизоти маъмурӣ, мебел барои гузаронидани машғулиятҳои беруназдарсӣ, ихтиёрӣ ва ғурӯҳӣ иборатанд.

Дар кабинети технологияи иттилоотӣ гузаронида мешавад: машғулиятҳо аз рӯи Технологияи иттилоотӣ (курси ибтидой); машғулиятҳои амалӣ; машғулиятҳои беруназдарсӣ, ихтиёрӣ ва ғурӯҳӣ [5, С.69-77].

Дар кабинет ҳуҷҷатҳои меъёри, ки татбиқи Барномаи давлатии иттилоотониро танзим мекунанд, мавҷуданд. Ин ҳуҷра бо таҷхизоти таълимӣ, маҷмӯи таълимии методӣ ва дастурҳои таълимие ки барои татбиқи барномаи таълимии мактаб, дастрасӣ ба Интернет ва шабакаи локалии байни компьютерҳои доҳили идора заруранд, муҷаҳҳаз мебошанд. Комплекси таълимии методӣ ва маҷмӯи дастурҳои таълимӣ ба талаботи стандартҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимӣ (курсхои ибтидойӣ ва қасбӣ) ҷавобгӯ мебошанд.

Кабинети технологияи иттилоотӣ бо лавҳаҳои доимӣ ва ҷойивазкунандай таълимии иттилоотӣ оро дода шудааст. Маводи стендии кабинети технологияи иттилоотӣ иборат аст аз: тавсияҳо барои тадабагон (омодагӣ ба тест, имтиҳонҳо, семинарҳо ва ғайра); қоидаҳои бехатарии кор ва рафткор дар коргоҳ; маводи таълимӣ, ки дар ҷараёни таълим истифода мешаванд.

Оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ корҳо бурда мешаванд. Барои гузаронидани қоидаҳои бехатарӣ бо талабагон ҳангоми дарсҳо журнал мекушоянд. Бехатарии сӯхтор яке аз омилҳои муҳим дар кори кабинети технологияи иттилоотӣ мебошад. Овезаҳои ороиши мувоғики қоидаҳои бехатарии сӯхтор тарҳрезӣ шудааст. Қуттичаи тиббӣ бо дорувориҳои зарурӣ мавҷуд аст.

Аз сабаби олудашавии ҳаво бо моддаҳои антропогении табиати органикӣ ва гази карбон тавсия дода мешавад, ки дар кабинети Технологияи иттилоотӣ дастгоҳи таъмин ва ихроҷи ҳаво вуҷуд дошта бошад, ки речай муносаби (оптималӣ) ҳарорат ва намиро барои тамоми минтақаҳои иқлими таъмин намояд.

| Параметрҳои оптималӣ |                   | Параметрҳои дуруст |                   |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Ҳарорат, С           | Намнокии нисбӣ, % | Ҳарорат, С         | Намнокии нисбӣ, % |
| 19                   | 62                | 18                 | 39                |
| 20                   | 58                | 22                 | 31                |
| 21                   | 55                | -                  | -                 |

Барои самаранок ҳал намудани масъалаҳои таълимӣ дар таълими фосилавӣ як қатор технологияҳои интернетӣ истифода мешаванд.

1. Ҷамоаҳои виртуалӣ (масалан, шабакаҳои иҷтимоӣ: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, ВКонтакте, Flickr, MySpace, Meetup, Tagged, Ask.fm, MeetMe, ClassMates[4] ) ба муошират нигаронида шудаанд, ба рушди салоҳияти коммуникатсионӣ кӯмак мерасонанд ва имкон медиҳанд, ки оқибатҳои маҳдудкунии коммуникатсионӣ аз ҳисоби бехатарии психологӣ ва имкониятҳои сублиматсия бартараф карда шаванд.

2. Ҷаҳонҳои виртуалӣ (оламҳои маҷозӣ, масалан SecondLife.com, There.com, ActiveVVWorlds.com) ба талаба имконият медиҳанд, ки ба ҳолате ворид карда шавад, ки амалисозии онҳо бо сабабҳои амалӣ ё ахлоқӣ дар олами воқеӣ имконпазир нестанд. Гузашта аз ин, он чизе ки дар воқеияти виртуалӣ рух медиҳад, аз ҷониби субъект ҳамчун як ҷузъи ҷаҳони воқеӣ қабул карда мешавад. Моделсозии ба таври сунъӣ эҷодшудаи воқеият пуррагии эҳсосотию маънавӣ қасб мекунад. Сохтори тафаккур аз рӯи принципи гиперматн - воқеияти субъективии ба таври ғайримустақим алоқаманд ташкил карда шудааст, ки дорои шаклҳои семитикий-маънавӣ мебошад.

3. Бозиҳои онлайн:

- ✓ Бозии якнафараи нақшдор имкон медиҳад субъект ба шароитҳое доҳил шавад, ки наметавонад ба ҳаёти воқеӣ ворид гардад, таҷрибаи нав гирад, маъно, дониш ва малакаи нав пайдо кунад;
- ✓ Бозии мултипликаторӣ воқеияти виртуалие мебошад, ки дар он одамон аз тамоми ҷаҳон метавонанд бо ҳамдигар муюшират карда, қоидаҳои мувофиқашударо риоя намоянд ва ҳадафҳои дар бозӣ муқарраршударо пайгирӣ кунанд;
- ✓ Бозиҳои онлайнӣ пеш аз ҳама ба ҳамкорӣ ва муюшират нигаронида шудаанд, имкон медиҳанд, ки қобилияти иҷтимоӣ-психологиро инқишиф дидед, дар ҳалли низоъҳои гуногуни доҳилӣ кӯмак кунед;
- ✓ Ғайр аз ин, ноил шудан ба муваффақият дар чунин бозӣ бидуни ҳамкории шарикӣ бо бозигарони дигар ғайриимкон аст ва аз ин рӯ, бозиҳо барои ба даст овардани малакаҳои ҳамкорӣ мусоидат менамоянд. Бозиҳои онлайнӣ маҳсус таҳияшуда ё бодиқат интихобшуда метавонад талабаро дар заминаҳои муҳталифи марбут ба вазифаи таълимӣ бо қасби оянда ҷалб карда, шиносоии амалӣ бо фаъолияти қасбӣ ва инчунин рушди қасбии талабагонро пеш аз ба амалияи воқеӣ табдил додани онҳо таъмин намояд.

Дар асоси таҳлилҳои гузаронидашуда метавон хулоса кард, ки навъҳои маъмултарини таҳсили фосилавӣ асос дар: телевизиони интерактивӣ; шабакаҳои телекоммуникатсионии компьютерӣ (минтақавӣ, глобалӣ) бо имкониятҳои гуногуни дидактикӣ вобаста ба конфигуратсияҳои истифодашаванда (файлҳои матнӣ, технологияҳои мултимедиа, видеоконфронсхо); комбинатсияи технологияи CD ва шабакаи Интернет доранд.

Ҳамин тариқ, усулҳо ва воситаҳои таълим ба моҳияти хусусиятҳои раванди дидактикӣ мансуб дониста мешаванд. Онҳо метавонанд дар сурати мавҷуд будани заманаи моддию техникии зарурӣ ноил шудан ба ҳадафҳои талабшударо таъмин кунанд ва ба муаллими технологияи иттилоотӣ ҳукуқ дода шавад, ки паҳлӯҳои ташкилии таълим, яъне шакли (ё навъи) дарсҳоро интихоб кунад. Раванди таълимӣ дар ташкилии таълими фосилавӣ дар ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёнаи маълумоти умумӣ, чун қоида, аз давраҳои пайдарпайи алтернативии тамос ва вақти иртиботӣ иборат аст.

#### АДАБИЁТ

1. NCSA Mosaic.Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Захираҳои электронӣ]. Речай вуруд: [https://ru.wikipedia.org/wiki/NCSA\\_Mosaic](https://ru.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic) (Санаи муроҷиат: 04.09.2019).
2. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики: Учебное пособие. - Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с.
3. Основные типы технологий, применяемых в учебных заведениях нового типа [Захираҳои электронӣ]. –Речай вуруд: <https://sites.google.com/site/taradistedu/home/8-osnovnye-tipy-tehnologij-primenemuyh-v-uchebnyh-zavedeniah-novogo-tipa> (Санаи муроҷиат: 06.08.2019).
4. Роман Судольский. 15 самых популярных социальных сетей мира [Захираҳои

- электронй]. – Рещаи вуруд: <https://ain.ua/2014/06/09/15-samyx-populyarnyx-socialnyx-setej-mira/> (Санаи муроциат: 10.06.2019).
5. Сергиенко И.В. Дидактические принципы дистанционного обучения //Инновации в образовании. – 2006. - № 2. – С.69-77.

УДК 346.5

**Наботов С.Х., Мизроев С.А.**

## **ХИФЗИ ХУҚУҚИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДЙ ДАР АРБИТРАЖИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТИЧОРАТИ**

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои илмӣ-амалӣ ва назариявии хифзи хуқуқи соҳикорони инфиродӣ дар Арбитражи байналмилалии тичоратӣ таҳлилу баррасӣ шудааст. Ҳамчунин дар мақолаи мазкур вазифаҳои хифзномоии соҳикорони инфиродӣ дар Арбитражи байналмилалии тичоратӣ ва роҳҳои амалӣ кардани хуқуқҳои онҳо муайян карда шудааст.

**Калидвожаҳо:** Хифз, хуқуқ, соҳибкорӣ, соҳибкор, арбитраж, Ҷумҳурии Тоҷикистон, иқтисод, бозор.

**Наботов С.Х., Мизроев С.А.**

## **ЗАЩИТА ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ**

В статье рассматриваются научно-практические и теоретические проблемы защиты прав индивидуальных предпринимателей. Также в статье рассматривается проблемы защиты прав индивидуальных предпринимателей в международном коммерческом арбитраже.

**Ключевые слова:** охрана, право, предпринимательство, предприниматель, арбитраж, экономика, рынок.

**Nabotov S.Kh., Mizroev S.A.**

## **PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION**

The article discusses the scientific, practical and theoretical problems of protecting the rights of individual entrepreneurs. The article also discusses the problems of protecting the rights of individual entrepreneurs in international commercial arbitration.

**Keywords:** protection, law, entrepreneurship, entrepreneur, arbitration, economics, market.

Ҳоло дар шароити ҷаҳонишавӣ ва гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ масъалаи хифзи хуқуқи соҳибкорон нақши муҳимро дар рушди иқтисодиёти миллӣ мебозад.

Таҳлили таҷриба нишон медиҳад, ки фаъолияти соҳибкорӣ ин қисми соҳтории

фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Аз муқаррароти моддаи 12 Конститутсияи ҶТ давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробархӯқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад [11]. КГ ҶТ бошад ба муқаррар менамояд, ки соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандай шахсонӣ ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, ичрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст [7].

Тавре Маҳмадшоев Ф. қайд менамояд: соҳибкории инфиродӣ яке аз бахшҳои калидии иқтисоди миллӣ ва ҳамзамон субъекти таркибии шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба шумор меравад, ки он ҳамеша ба ҳифз ниёз дорад [10].

Масъалаи ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибкорони инфиродӣ ва тартиби баррасии парвандаҳои онҳо дар арбитражи байналмилаллии тичоратӣ аҳамияти калон дорад. Зоро рушду дастгирии соҳибкорӣ дар мадди назари давлат қарор дошта, давлату укумат ҳамеша кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад то дар ҳалли проблемаҳои рушди соҳибкорӣ нақши худро гузорад.

Тавре дар адабиёт қайд мегардад, дар таҷрибаи ҶТ арбитражи байналмилалии тичоратӣ мустақиман ташкил ёфта, ба низоми судӣ дохил намегардад. Арбитражи байналмилалии тичоратӣ дар Тоҷикистон ҳамчун шахси ҳуқуқӣ эътироф мегардад, ки ба таври доимоамалкунанда ё якборамалкунанда (*ad hoc*) фаъолияташро ба роҳ монда, барои баррасии бахси мушахҳас таъсис ёфтааст. Арбитражи мазкур аз ҷониби ташкилоти ғайритичоратие таъсис дода мешавад, ки ҳадафи асосии фаъолияташ кумак ҷиҳати ба амал баровардани робитаҳои берунаи иқтисодӣ бо шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии хориҷӣ мебошад. Ба сифати чунин ташкилот Палатаи савдо ва саноати ҶТ баромад мекунад [3].

Истилоҳи «*Arbitrage*» аз забони фаронсавӣ пайдо шуда, қарори адолатноки судяҳоро ифода менамояд[8]. Истилоҳи «*arbitre*» судяҳо ва ё судяи варзиширо низ (рефер)–ро ифода менамояд, ки мақсадашон барқарор кардани адолат аст[9].

Арбитражи байналмилалии тичоратӣ яке аз воситаи ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибкорон махсуб ёфта, таъриҳан дар давлатдории тоҷикон ҳамчун падидай ҳакам (амин) дар давлати Сомониён маълум буд, ки дар баробари низоми расмии судӣ амал менамуд. Дар марҳилаи пайдоиши таъриҳӣ ва ташаккули падидай мазкур функцияҳои ҳакам (амин) на танҳо бо ин ё он ҳудуди муайян маҳдуд мегардид, балки аз ҳолат ва обруй судя вобастагии калон дошт[5].

Минбаъд падидай арбитражи байналмилалии тичоратӣ дар замони шӯравӣ ташаккул ёфта, дар қонунгузории гражданини як қатор кишварҳои дунё ҳамчун воситаи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданий мустаҳкам ва эътироф гардид.

Бо аъзо шудани ҶТ ба якчанд созмонҳои байналмилалӣ зарурияти қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи арбитражи байналмилалии тичоратӣ” ба миён омад. Мақоми ҳуқуқии арбитражи байналмилалии тичоратӣ танҳо соли 2015 баъди қабули санади меъёрии ҳуқуқии даҳлдор муайян гардид[3].

Қонуни мазкур муносибатҳоро вобаста ба ташкил ва фаъолияти арбитражи байналмилалии тичоратӣ, инчунин тартиб, шартҳои эътироф ва ичрои ҳалномаҳои арбитражи байналмилалии тичоратӣ дар ҳудуди ҶТ танзим ва муқаррар намуд.

Ба арбитражи байналмилалии тичоратӣ бо созиши тарафҳо мумкин аст баҳсҳои аз муносибатҳои шартномавӣ ва дигар муносибатҳои ҳуқуқии гражданий, ки ҳангоми амалисозии савдои хориҷӣ ва дигар робитаҳои байналмилалии иқтисодӣ байни субъектони онҳо ба миён меоянд, супорида шаванд, агар яке аз ташкилотҳои тичоратии тарафҳо берун аз ҳудуди ҶТ воеъ бошад. Арбитражи байналмилалии

тичоратй инчуунин метавонад дигар баҳсҳоеро баррасй намояд, ки хусусияти иқтисодӣ дошта, бо созиши тарафҳо супоридани ҳалли баҳс ба арбитражи байналмилалии тичоратй пешбинӣ гардида, ба қонунгузории ҶТ муҳолифат надошта бошад[12].

Ҳайати арбитражи байналмилалии тичоратии доимоамалкунанда (якборамалкунанда) такя ба принсиби баробархуқуқии тарафҳо фаъолият намуда, ҳангоми баррасии баҳс бояд ба ҳар як тараф ҳамаи имкониятҳоро барои изҳори мавқеъ ва ҳифзи ҳуқуқҳояшон пешниҳод намояд. Ҳангоми риояи ҳамин принсип тарафҳо метавонанд бо салоҳиди худ оид ба тартиби баррасии парванда аз ҷониби ҳайати арбитражи байналмилалии тичорати доимоамалкунанда (якборамалкунанда) ба созиш оянд.

Даъвогар матлаби худро дар аризаи даъвогӣ ифода намуда, онро ба арбитражи байналмилалии тичоратй ирсол менамояд. Нусҳаи аризаи даъвогӣ ба ҷавобгар супорида мешавад.

Дар аризаи даъвогӣ бояд инҳо дарҷ ёбанд:

- санаи аризаи даъвогӣ;

- ному макони ташкилотҳои ҷониби таҳқиқоти арбитражӣ буда; насаб, ном ва номи падар, сана ва ҷои таваллуд, ҷои истиқомат ва ҷои фаъолияти соҳибкорони инфириодӣ ва шахсоне, ки ҷонибҳои таҳқиқоти арбитражӣ мебошанд;

- созишинаи арбитражӣ ё тавзехи арбитражӣ дар хусусӣ ба зиммаи арбитражи байналмилалии тичоратй вогузоштани ҳалли баҳс;

- талаби даъвогар;

- ҳолатҳое, ки даъвогар талабҳояшро ба онҳо асоснок кардааст;

- далелҳое, ки асоснокии талаботи даъворо сабит менамоянд;

- қимати даъво;

- рӯйхати ҳучҷатҳо ва дигар маводе, ки ба аризаи даъвогӣ замима мешаванд.

Ҷавобгар ҳақ дорад ба аризаи даъвогӣ ҷавоб гардонида, онро ба даъвогар ва арбитражи байналмилалии тичоратй фиристад ва дар он норозигии худро нисбати даъво баён намояд. Агар муҳлати пешниҳоди ҷавоб ба аризаи даъвогӣ бо қоидаҳои баррасии арбитражӣ муайян карда нашуда бошад, пас он то оғози маҷлиси аввалини арбитражи байналмилалии тичоратй фиристода мешавад.

Даъвогар метавонад эътирози худро дар муқобили даъвои ҷавобӣ бо тартиб ва дар муҳлати пешбининамудаи қоидаҳои таҳқиқоти арбитражӣ пешниҳод намояд. Агар ҷонибҳо тартиби дигарро байни худ мувофиқа накарда бошанд, ҷавобгар ҳақ дорад мутобиқи қонунгузории граждании ҶТ, бо риояи муқаррароти даҳлдори Қонун «Дар бораи арбитражи байналмилалии тичоратй» ба ҳисоб гирифтани талаби ҷавобиро тақозо намояд.

Ҳучҷатҳо ва дигар маводҳо ба ҷонибҳо бо тартиби мувофиқанамудаи онҳо ва ба суроғаи зикркардаашон фиристода мешаванд. Агар ҷонибҳо тартиби дигарро байни худ мувофиқа накарда бошанд, пас ҳучҷатҳо ва дигар мавод ба охирин макони маълуми ҷойгиршавии ташкилоте, ки ҷониби таҳқиқоти арбитражӣ мебошад ё ба ҷои истиқомати соҳибкорӣ инифиродӣ ва ё шахси воқеене, ки ҷониби таҳқиқоти арбитражӣ ҳисоб меёбад, бо мактуби фармудаи дорои огоҳиномаи таҳвил ё худ ба усули дигаре, ки тасдиқи расидани ҳучҷату маводи мазкурро пешбинӣ менамояд, фиристода мешаванд [1].

Арбитражи байналмилалии тичоратй дар мавридҳои пешбининамудаи Қонун «Дар бораи арбитражи байналмилалии тичоратй» бояд баррасии парванدارо мавқуф гузорад ё худ моҳиятан баррасии онро бинобар надоштани салоҳияти даҳлдор боздорад.

Арбитражи байналмилалии тичоратй дар мавриди доштан ё надоштани салоҳият таъиноти ваҷҳонок мебарорад. Агар арбитражи байналмилалии тичоратй ба хулоса ояд, ки баҳси мушаххасро бинобар надоштани салоҳият баррасӣ карда наметавонад, баррасии арбитражиро қатъ мегардонад.

Зимни қабули даъво арбитражи байналмилалии тичоратй масъалаи мавҷуд будани созишномаи арбитражӣ ва боэътибории онро дар хусуси ба баррасии арбитражи байналмилалии тичоратй voguzor намудани ҳалли баҳс ҳаллу фasl менамояд. Агар арбитражи байналмилалии тичоратй ба хулоса ояд, ки созишномаи мазкур вучуд надорад ё худ беэътибор аст, бояд аз баррасии баҳс даст қашад. Дар хусусӣ даст қашидан аз баррасии парванди таъиноти ваҷӯнок бароварда шуда, он ба унвони ҷонибҳо ирсол мегардад. Дар ин ҳолат ба арзунанда ҳамроҳи таъинот маводи даъво низ баргардонида мешавад[4].

Забони баргузории баррасии арбитражиро ҷонибҳои баҳс муайян мекунанд. Агар ҷонибҳо забони пешбуруди таҳқиқоти арбитражиро муайян накарда мебошанд, дар ин сурат ба забони давлатӣ сурат мегирад. Ҷонибе, ки ҳуччат ва дигар маводе ба забони таҳқиқоти арбитражӣ пешниҳод накардааст, дар айни замон тарҷумаи онро ба зимма мегирад. Арбитражи байналмилалии тичоратй метавонад аз ҷонибҳо тарҷумаи ҳуччатҳо ва дигар маводро ба забони баррасии арбитражӣ талаб намояд.

Барои ҳар яке аз ҷонибҳо ҷиҳати изҳори мавқеъ ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳояшон бояд имкониятҳои баробар муҳайё карда шаванд. Агар ҷонибҳо оид ба ҳолати дигар мувоғиқа накарда бошанд, баррасии арбитражӣ дар маҷлиси (маҷлисгоҳи) арбитражи байналмилалии тичоратй бо иштироки ҷонибҳо ё намояндагони онҳо сурат мегирад. Дар хусуси вакт ва ҷои баргузории маҷлиси арбитражи байналмилалии тичоратй ба унвони ҷонибҳо бояд пешакӣ огоҳнома фиристода шавад.

Пешниҳод накардани ҳуччатҳо ва маводи дигар, ба маҷлиси арбитражи байналмилалии тичоратй ҳозир нашудани ҷонибҳо ва ё намояндагони онҳо, ки аз вакт ва ҷои маҷлиси арбитражи байналмилалии тичоратй ба таври зарурӣ огоҳонида шуда буданд, барои гузаронидани таҳқиқоти арбитражӣ ва қабули қарори арбитражи байналмилалии тичоратй монеа намегарданд, ба шарте, ки сабаби пешниҳод накардани ҳуччатҳо ва маводи дигар ё худ ба маҷлиси арбитражи байналмилалии тичоратй ҳозир нашудани ҷонибҳо ё намояндагони онҳо узрнок ҳисоб карда нашавад.

Асос ва тартиби рад намудани эксперт бо Даствури арбитражи байналмилалии тичоратй ё худ бо созишномаи ҷонибҳои баррасии арбитражии баҳси мушаххас муайян карда мешаванд.

Протоколи маҷлиси арбитражи байналмилалии тичоратй танҳо дар мавриди мавҷуд будани созишномаи байни ҷонибҳо ё дар мавриди тибқи Даствури арбитражи байналмилалии тичоратй пешбинишуда тартиб дода мешавад.

Ба протокол котиб ва ҳамаи арбитрҳое, ки дар баррасии павранда иштирок доштанд, имзо мегузоранд. Асос ва тартиби рад кардани котиб бо Даствури арбитражи байналмилалии тичоратй ё худ бо созишномаи ҷонибҳои баррасии арбитражӣ муайян карда мешавад [6].

Яъне онҳо бо эътиқод ва боварии худ ба арбитраж муроҷиат менамоянд ва худашон арбитрро интиҳоб менамояд. Дар чунин ҳолат қарори қабулнамудаи арбитраж қобили иҷро аст, зоро арбитрҳоро худи соҳибкорон интиҳоб мекунанд.

Ҳамин тарик, чунин имконият барои соҳибкорони инфиродӣ мувоғиқи мақсад аст, зоро онҳо чун шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқшинос ва ҳайати калони қадрӣ надоранд.

Бинобар ин эътиқод ва боварӣ ба арбитраж барои ҳалли баҳс, барои онҳо роҳи ҳалли мушкилот мебошад.

### АДАБИЁТ

1. Баймоддина З.Х. О третейском судопроизводстве в Республике Казахстан // Право и государство 2000. С.20.
2. Зубовский Г. Б. Гражданко-правовая защита прав предпринимателей в Российской Федерации. дис. на соиск. учен. степ. к.ю.н. Спец. 12.00.03. Москва 2002. С.34.
3. Құдратов Н.А., Ҷабборов Ф.Н. Судхой байналмилалй/ Воситай таълимий. - Душанбе, 2018. - с.199-217.
4. Карабельников Б.Р. Проблема публичного порядка при приведении в исполнение решений международных коммерческих арбитражей //Журнал российского права. 2001.С.203.
5. Сафаров И. Правовая система государство Саманидов (IX-X). -Душанбе: «Ирфон», 1999.С.168-169.
6. Шонасиридинов. Н. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти Арбитражи байналмилалии тичоратй: Воситай таълимий. Душанбе, 2007. С.42-48.
7. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2015, №3, мод. 205
8. Современный экономический словарь. Речай дастрасй: <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
9. Yuhniwo N. The Scope of Arbitrability: International Commercial Arbitration. Berlin, 2009., «Arbitrage» in Trésor de la Langue Française.
10. Мәҳмадшоев Ф. Таъминоти ҳуқуқӣ-иҷтимоии фаъолияти соҳибкорони инфириодӣ. Қонунгузорӣ, Душанбе 2018, №4. С. 57-62.
11. Құдратов Н.А., Наботов С.Х. Соҳибкори инфириодӣ ҳамчун субъекти чиноятӣ «ҳаракати ғайриқонунӣ ҳангоми муфлишавӣ (м. 269 КҔ ҔТ) Вестник ТГУК № 1. Душанбе, 2018. –С. 85.
12. Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Манбаи электронӣ] речай дастрасй:<http://mmk.tj/> (санаи муроҷиат 15.06.2020).

УДК 347.779

Боиров Ф. Г.

### РУШДИ ҚОНУНГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ МОЛИКИЯТИ САНОАТИ

Дар мақолаи мазкур таърихи ташаккули қонунгузорӣ дар соҳаи объектҳои моликияти саноатӣ, моҳият ва аҳамияти онҳо, нақши Созишномаҳо, Шартномаҳо ва Конфенсияҳои байналхалқӣ дар рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ, аҳамияти қонунҳои қабулшуда вобаста ба моликияти зеҳнӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои муаллифон, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон поягузори институти моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти салоҳиятдор барои ҳифзпазир намудани объектҳои моликияти зеҳнӣ, қонунҳои қабулнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид моликияти зеҳнӣ ва инчунин камбудиҳои дар қонунгузории соҳаи мазкур ҷойдошта мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

**Вожаҳои калидӣ:** моликияти зеҳнӣ, Конвенсияи Париж, Конвенсияи Стокгольм, Созишномаи Мадрид, ҳуқуқи истисной, ҳуқуқи зеҳнӣ, фардикуонии маҳсулот, воситаҳои фардикуонӣ, ихтироот, намунаҳои саноатӣ, Идораи патентӣ, намояндаи патентӣ.

Боиров Ф. Г.

## РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В данной статье рассматривается об истории становления законодательства в области промышленной собственности, его сущность и значения, роли соглашений, договоров и международных конференций в развитии интеллектуальной собственности, значении принятых законов, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой авторских прав, Конституции Республики Таджикистан учредителем Института интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан, создания Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан в качестве уполномоченный орган защиты объектов интеллектуальной собственности, принятых законов Республики Таджикистан и решений Правительства Республики Таджикистан об интеллектуальной собственности, а также существующий проблемы законодательства в этой области.

**Ключевые слова:** интеллектуальная собственность, Парижская конвенция, Стокгольмская конвенция, Мадридское соглашение, исключительное право, права интеллектуальной собственности, персонализация продукции, средства персонализации, изобретения, промышленные образцы, Патентное ведомство, патентный поверенный.

Boirov F.G.

## DEVELOPMENT LEGISLATION IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY

This article discusses the history of the formation of legislation in the field of industrial property, its essence and significance, the role of agreements, treaties and international conferences in the development of intellectual property, the significance of laws adopted related to intellectual property and copyright protection, the Constitution of the Republic of Tajikistan by the founder of the Institute of Intellectual Property in the Republic of Tajikistan, the creation of the State institution "National Patent Information Center" The Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan as an authorized body is the protection of intellectual property, adopted laws of the Republic of Tajikistan and decisions of the Government of the Republic of Tajikistan on intellectual property, as well as existing problems of legislation in this area.

**Keywords:** intellectual property, the Paris Convention, the Stockholm Convention, the Madrid Agreement, exclusive rights, intellectual property rights, personalization of products, personalization tools, inventions, industrial designs, Patent office, Patent attorney.

Қабули аввалини қонунҳои муаллифӣ ва патентӣ дар маънои замонавӣ Англия ҳисоб меёбад. Танҳо дар он ҷо ҳанӯз соли 1623 дар давраи шоҳигарии Яков Стюарт

**Статут [1] дар бораи монополияҳо** қабул карда шуда буд. Тибқи он, новобаста аз иродай шоҳ шахсе, ки нововарии техникиро тайёр ва татбиқ менамояд, мутлақона дар мӯҳлати 14 сол бо гирифтани фоида ва имтиёзҳо ба тарики мустасно онро истифода бурда метавонист. Дар соли 1710 бошад, дар Англия аввалин қонуни муаллифӣ бо номи «**Статути малика Анна**» пайдо гашт, ки дар асоси он ба муаллиф барои нашри асараш ба мӯҳлати 14 сол ҳуқуқи мустасно ё худ истисной аз лаҳзаи тавлиди асар ва имконияти дароз кардани ин мӯҳлат боз ба 14 соли дигар дар давраи ҳаёти муаллиф дода шуд. Пас аз Англия қонунҳои муаллифӣ ва патентӣ дар як қатор давлатҳои Аврупо ва ИМА қабул карда шуданд.

Аҳамият ва мақсади асосии ин қонунҳои аввалин дар пешгирии манфиатҳои ношир (нашрқунанда) ва истеҳсолкунанда равона гардида буд. Зеро, одатан онҳо асарҳои муаллифони маҳсулоти зеҳнӣ оғаридаро нашру паҳн мекарданд, на муаллиф. Якбора онҳо барои фурӯши ин асарҳо яккасардори мутлақ (монополист) шудан меҳостанд. Ҳуқуқи бевоситай оғарандагони маҳсулоти зеҳнӣ ноширонро танҳо бо мақсади ба даст овардан ва инҳисорӣ гардонидани онҳо ҳавасманд карда метавонисту ҳалос. Бинобар он, пешниҳоди тарафдорони **назарияи табӣ** барои ҳимояи ҳуқуқи оғарандагони моликияти зеҳнӣ бомаврид буд. Шубҳа надорад, ки аз ин ақида худи муаллифон бурди калон мекарданд, зеро асарҳои худро ба истифодабарандагон бегона намуда фоидаи калон ба даст меоварданд. Мафхумҳои моликияти адабӣ (бадеӣ) ва истеҳсолӣ бисёр наздик буд, ки минбаъд ба мафхуми моликияти зеҳнӣ муттаҳид карда шуд.

Равияи ҳуқуқи муаллифӣ ва патентӣ чун ҳуқуқи моликияти дар асри XIX ҳусусияти паҳнгардида пайдо кард. Қонунҳои муаллифӣ ва патентии баъзе давлатҳои Аврупо ҳуқуқи оғарандагони асарҳои зеҳниро ба ҳуқуқи моликияти ва баъзан бевосита ба амволи манкула дохил менамуд. **Соли 1883 Конвенсияи Париж оиди хифзи моликияти саноатӣ** қабул карда шуд, ки чун санади муҳими байналмилалӣ то ҳол дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи саноатӣ бокӣ мондааст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои он мебошад.

Анъанаҳои мавҷудаи муносибат ба ҳуқуқи муаллифӣ ва патентӣ то давраи муосир бисёр пурӯзвват омада расид. Мафхуми «моликияти зеҳнӣ» дар амалияи қонунгузорӣ ва асарҳои илмӣ васеъ истифода бурда мешуд. Дар **соли 1967 дар Стокгольм Конвенсия дар бораи таъсиси Созмони умумҷаҳонии моликияти зеҳнӣ** имзо карда шуд, ки тибқи он объектҳои хифзшаванда, ки ба натиҷаҳои аниқи фаъолияти зеҳнӣ ба соҳаҳои саноатӣ, илмӣ ва адабӣ дохил мешаванд, бахшида шудааст.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 моликияти зеҳнӣ зери ҳимояи қонун эътироф гардидааст (моддаи 40). Дар давраи таҳия ва қабули қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2005) баҳсҳои гуногуни илмию амалӣ ба вуҷуд омада бошад ҳам, vale қонунгузор онро ба тарики ҳуқуқӣ танзим ва эътироф намуд. Гарчанде, ки дар лоҳҳаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мафхуми «моликияти зеҳнӣ» кушода нашуда бошад ҳам, vale минбаъд дар вакти таҳия ва қабули қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон «**Моликияти зеҳнӣ чун ҳуқуқҳои амволӣ ва (ё) гайриамвонии шаҳсӣ нисбат ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, воситаҳои фардиқунонии иштирокчиёни аҳдои гражданиӣ, фардиқунонии маҳсулот, корҳо ё хизматрасонии иҷрошаванда, на худи ҳуқуқ ба оқибати объектҳо**» танзим карда шуд [2]. Ин таҷрибаи бой дар тамоми ҷаҳон паҳн гардидааст.

Мутобики моддаи 1225 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ба оқибати моликияти зеҳнӣ ва воситаҳои фардиқунонии ба он баробар кардашуда,

хуқуқи зеҳнӣ эътироф шудааст. Дар навбати худ ин хуқуқҳои зеҳнӣ ба хуқуқи молумулкӣ, ки хусусияти комил (мутлак, мустасно) дорад, дохил карда шудааст [3].

Пас, суоле ба миён меояд, ки чунин ҳалли қонунгузор ба чӣ оварда расонд ва қонунгузории имрӯзаи моликияти зеҳнӣ, аз ҷумла саноатӣ инкишоф ёфт ё на? Албатта, қонунан танзим шудани моликияти зеҳнӣ ва дигар объектҳои ба он баробар кардашуда, ин худ як инкишоф ва рушди соҳаро нишон медиҳад, ки ҳимояи онро кафолатнок намудааст. Дар Конститутсия нишон додани ҳимояи моликияти зеҳнӣ ин асос барои қабули меъёрҳои Кодекси гражданий гардид, ки талаботи замони муосир аст. Вале, минбаъд дар Кодекси гражданий истифодабарии мағҳумҳои хуқуқҳои зеҳнӣ ба асарҳои илмӣ, адабӣ ва санъат чун хуқуқи муаллифӣ, ба ичроиш ва истифодабарии фонограмма хуқуқҳои вобаста ба он ва хуқуқ ба қашфиёт, ихтироот, намунаҳои саноатӣ – хуқуқҳои патентӣ дугонагии мағҳумҳои мавҷударо нишон медиҳад.

Хуқуқи комил (истиснӣ) ба натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ва воситаҳои фардиқунонии ваколатҳои амволӣ ва гайриамволии шахсиро дар бар мегирад, ки нисбат ба объектҳои мушахҳаси моликияти зеҳнӣ қобили истифода будани таркиби онро хуқуқ, бо назардошти қонунгузории гражданий муайян менамояд. Аз ин рӯ, таносуби хуқуқҳои амволӣ ва гайриамволиро ҷудо кардан хеле душвор мебошад. Зоро хуқуқҳои номбурда аз ҳам ҷудонашаванд буда, дар баъзе ҳолатҳо ҷудо кардани онҳо гайриимкон аст. Баъзеи ин хуқуқҳо, ба монандӣ - ба дигар шахс гузаштани паҳн намудани асар мумкин аст. Баръакс, баъзе хуқуқҳои гайриамволии объектҳои моликияти зеҳнӣ, мисол хуқуқ ба истифодаи номи фирмавӣ, ном ва ҷои истехсоли мол ба тариқи ҳолати оддӣ намегузараад. Аз ин лиҳоз, на тақсими хуқуқҳои зеҳнӣ ба амволӣ ва гайриамволӣ, балки қонунан даст қашидан аз он, манфиатноктар аст. Ин танзим аз амалия пурра дур шудааст.

Бинобар он соҳиби ин хуқуқҳо дар баробари як қисми хуқуқҳои худро бегона кардан, ҳамаи хуқуқҳои мустаснои худро бояд бегона намоянд, ки ин камбудии қонунӣ ҷорӣ мебошад (моддаи 1128 КГ ҶТ). Чунин талабот дар дигар моддаҳои Кодекси гражданий идома дода шудааст. Ҳатто камбудихои ҷойдошта дар қисми ҷоруми Кодекси гражданий Федератсияи Россия низ ислохи худро наёфтааст [4]. На дар ҳама сарчашмаҳо мағҳумҳои «моликияти зеҳнӣ», «хуқуқи зеҳнӣ», «хуқуқҳои мустасно» ва гайраҳо ба талаботи замони муосир мувоғиқ аст ва қонунгузор бояд бо назардошти амалия ва бартараф намудани ин камбудихо, илова ва тағириоти зарурӣ андешад. Олимони Федератсияи Россия низ чунин ақида доранд ва зидди мағҳумҳои «моликияти зеҳнӣ» ва «хуқуқи зеҳнӣ» мебошанд. Беҳтар мебуд онро хуқуқи моликияти зеҳнӣ эътироф намоем.

Ҳамин тариқ, яке аз институтҳои асосии моликияти зеҳнӣ, ин моликияти саноатӣ ба шумор меравад, ки дар қисми сеюми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда шуда, ба Конвенсияи Стокгольм дар бораи таъсиси Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ва Конвенсияи Париж оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ мутобиқ гардонида шуда, нисбатан ба давраи иқтисоди бозорӣ наздик карда шудааст, ки қобили қабул аст.

Дар баробари ин, бо мақсади пешбурудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ ва рушди минбаъдаи иттилооти илмию техникий дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот» (минбаъд – Муассиса) дар асоси қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 1993, №242 (бо тағириу иловаҳои минбаъда аз 01.08.2012, №393) таъсис дода шудааст.

Чихеле, ки дар боло қайд шуд, бо қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба институти моликияти зеҳнӣ асос гузошта шуд.

Моддаи 40 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дод, ки ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷодӣ, бадеӣ, илмӣ ва техникий ширкат варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад.

Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад.

**Моликияти зеҳнӣ дар ҳимояи қонун аст [5].**

Инчунин дар кишвар як қатор кодексҳо, қонунҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қабул гардидаанд, ки баъзе намудҳои фаъолияти зеҳнӣ ва инноватсиониро ба танзим медароранд, **аз ҷумла:**

- Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- гражданӣ (қисмҳои 1 ва 3);
  - ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ (моддаҳои 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 419, 554<sup>1</sup> ва 638);
    - ҷиноятӣ (моддаҳои 156, 156<sup>1</sup>, 209, 210, 210<sup>1</sup>, 241, 259, 273, 275, 276, 277, 278, 294, 298, 301, 303 ва 340);
      - гумruk (боби 54);
      - андоз (моддаи 157);
    - Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон:
    - «Дар бораи ихтироъ»;
    - «Дар бораи намунаҳои саноатӣ»;
    - «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ»;
    - «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ»;
    - «Дар бораи ишораҳои чуғрофӣ»;
    - «Дар бораи ихтирооти маҳфӣ».

Қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии зикршуда бо дарназардошти стандарт ва меъёрҳои байналмилалӣ имкон доданд, ки дар ҷумҳурӣ барои ташаккул ва фаъолияти низоми мақсаднок ва фарогирии қонунгузорӣ ҷиҳати таъмини рушди пайдарпаи моликияти саноатӣ замина ба вучуд оварда шавад.

Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудошаванди ахли башарият санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалиро низ эътироф намудааст, ки ба моликияти зеҳнӣ ва саноатӣ баҳшида шудааст, **аз ҷумла:**

- Конвенсияи таъсиси Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ;
- Конвенсияи Париж «Оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ»;
- Созишиномаи Мадрид «Дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо»;
- Дастурамали умумӣ ба Созишиномаи Мадрид «Дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо ва ба Протоколи ин созишинома»;
- Созишиномаи Нис «Дар бораи таснифи байналмилалии молҳо ва хизматрасонихо бо мақсади бақайдгирии тамғаҳо»;
- Созишиномаи Локарно «Дар бораи таъсиси таснифи байналмилалии намунаҳои саноатӣ»;
- Шартнома «Дар бораи ҳамкории патентӣ (РСТ)»;
- Созишиномаи Страсбург «Дар бораи таснифи байналмилалии патентӣ»;
- Шартномаи Будапешт «Дар бораи эътирофи байналмилилии нигоҳдории микроорганизмҳо бо мақсади тартиби гирифтани патент»;
- Шартномаи Найроби «Оид ба ҳифзи рамзи олимпӣ»;
- Конвенсияи Ташкилоти патентии Авруосиёй;
- Протокол ба Созишиномаи Мадрид «Дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо»;
- Санади Женевагии (1999) Созишиномаи Гаага «Дар бораи бақайдгирии байналмилалии намунаҳои саноатӣ»;
- Созишинома «Оид ба ҷанбаҳои тиҷоратии ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ» (ТРИПС);

- Созишинома «Доир ба таъмини мутақобилан нигоҳдории сирри байнидавлатӣ дар соҳаи хифзи ҳуқуқии ихтироъҳо»;
- Созишинома «Дар хусуси тадбирҳои огоҳкунӣ ва пешгирии истифодаи тамғаҳои қалбакии мол ва аломатҳои чуғрофӣ»;
- Созишинома «Дар бораи чорабинихо оид ба хифзи моликияти саноатӣ ва таъсиси Шӯрои байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои хифзи моликияти саноатӣ»;
- Созишинома «Оид ба ҳамкориҳо доир ба мубориза ба ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»;
- Созишинома «Дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи хифзи ҳуқуқ ва ҳимояи моликияти зеҳнӣ ва таъсиси Шӯрои байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои хифзи ҳуқуқ ва ҳимояи моликияти зеҳнӣ».

Инкишофи қонунгузорӣ бахшида ба моликияти саноатӣ торафт рушд ёфта, дар ин самт аз тарафи қонунгузор бо мақсади мутобиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ ба санадҳои байналмилалӣ як қатор тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд, ки барои рушди минбаъдаи соҳа такони ҷиддӣ дод.

Новобаста ба ин инкишофи қонунгузорӣ дар ин ҷода идома ёфт ва дар қисми сеюми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон боби 57 маҳсус ба моликияти зеҳнӣ бахшида шуд, ки аз 13 - модда иборат аст. Лекин муносибатҳои иқтисоди бозорӣ тақозо мекунад, ки объектҳои ҳуқуқи гражданиӣ, ки ба моликияти эҷодкории зеҳнӣ бахшида шудаанд дар инкишоф буда, төъдоди он зиёд гардад. Бинобар он бо 13 - модда танзим намудани ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ, барои ҳаматарафа баррасӣ намудани ин муносибатҳо нокифоя аст.

Хуб мешуд, агар меъёрҳои Кодекси гражданий бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ пурра гардонида шуда, бо санади ягонаи кодификатсияшуда табдил дода шавад ва бо ин роҳ татбиқу танзими муносибатҳои соҳаи моликияти зеҳнӣ хубтару осонтар гардад. Ин аст, ки ба қисми сеюми Кодекси гражданий (моддаҳои 1137 ва 1137) соли 2012 тағириоту иловагиҳои даҳлдор ворид карда шуд.

Муаммоҳои номбурда нишон медиҳанд, ки меъёрҳои Кодекси гражданий амалқунанда аз камбуҷиҳо холӣ нест ва тамоми муносибатҳои дар ин соҳа мавҷудбударо дар бар гирифта наметавонад.

Новобаста ба ин, ҳуди қабули санади ягонаи кодификатсияшуда (дар шакли қисми алоҳидай Кодекси гражданий), ки ба танзими ҳуқуқи соҳаи мазкур бахшида шудааст - ин инкишоф ва рушди соҳа буда, барои хифзи ҳуқуқии он кафолат медиҳад ва ҳамчун сарчашма ва пойдевори танзими ҳуқуқӣ баромад мекунад.

Дар баробар ин, дар қонунгузории соҳа камбуҷиҳо низ ҳастанд, ки давра ба давра онҳо низ бо қабул гардидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла: Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи номи фирмавӣ» ва «Дар бораи намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар ҳаллӣ худро мейбанд.

Ҳамчунин барои амалий гардидани ҳуқуқҳои шаҳрвандон, муаллифон, соҳибҳуқуқон ва дигар шаҳсони манфиатдор оид ба моликияти саноатӣ як қатор қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудаанд, **аз ҷумла:**

- қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- «Дар хусуси тасдиқи қарор дар бораи қоидаҳои назорати гумруқии интиқоли молҳои дорои объектҳои моликияти зеҳнӣ ба воситаи сарҳади гумrukӣ»;
- «Дар бораи тасдиқи Созишинома доир ба таъмини мутақобилан нигоҳдории сирри байнидавлати дар соҳаи хифзи ҳуқуқии ихтироъҳо»;
- «Дар хусуси тасдиқи Созишинома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқ ва хифзи моликияти зеҳнӣ ва таъсиси Шӯрои байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва хифзи моликияти зеҳнӣ»;
- «Дар бораи тасдиқи Созишиномаи ҳамкорӣ оид ба пешгирий намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»;

- «Дар хусуси тасдиқ намудани Қарори Шўрои сарони хукуматҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи Консепсияи ташаккули базаҳои иттилоотии миллӣ ва ташкили мубодилаи байнидавлатии иттилоот оид ба огоҳ кардан ва пешгирий намудани хуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»;
- «Дар бораи тасдиқи номгӯи мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ичрои муқаррароти Созишномаи ҳамкорӣ оид ба пешгирий намудани хуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ масъуланд»;
- «Дар бораи тасдиқи Созишнома дар хусуси тадбирҳои огоҳкунӣ ва пешгирии истифодаи тамғаҳои қалбакии мол ва аломатҳои ҷуғрофӣ»;
- «Дар бораи муайян намудани мақоми давлатӣ оид ба ҳифзи ихтироот ва қашфиёти маҳфӣ»;
- «Дар бораи муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳифзи ихтироот, намунаҳои саноатӣ, топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ, ишораҳои ҷуғрофӣ, тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ (Идораи патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон)»;
- «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои пешбуруди Феҳристи давлатии ихтирооти маҳфии Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- «Дар бораи Барномаи рушди нерӯ ва моликияти зеҳни инсон дар давраи то соли 2020»;
- «Дар бораи Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020»;
- «Дар бораи таъсиси Шўрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Инчунин барои ичрои санадҳои қонунгузории зикргардида, санадҳои зерқонуние таҳия, қабул ва ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд, **аз ҷумла:**

- Қоидаҳои маъруф донистани тамғаҳои молӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Қоидаҳои гузаронидани атtestатсия ва бақайдигирӣ намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Қоидаҳои пешбуруди Феҳристи давлатии ихтирооти маҳфии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Қоидаҳои дароз намудани мӯҳлати амали патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намунаи саноатӣ;
- Қоидаҳои тартибдӣӣ, пешниҳод ва баррасии ариза барои гирифтани патент ва нахустпатент ба намунаи саноатӣ;
- Қоидаҳои пешниҳод ва баррасии аризai дорандай патентдар бораи додани хуқуқ ба иҷозатномаи кушода, оиди бозхондани чунин ариза ва нашри маълумот дар бораи он;
- Қоидаҳои бақайдигирӣ шартномаҳо оид ба voguzorkunii хуқуқи истисной ба ихтироъ, намунаи саноатӣ ва хуқуқи истифодабарии онҳо;
- Тартиби барқарор намудани амали патент ва нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намунаи саноатӣ;
- Қоидаҳои тартибдӣӣ, пешниҳод ва баррасии ариза дар бораи бақайдигирӣ топологияи микросхемаи интегралӣ;
- Қоидаҳои пешниҳод, баррасӣ ва маҳfigарdonии аризаҳо барои гирифтани патент ба ихтирооти маҳфӣ. Таҳти №62 бо фармоиши Вазiri рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 31.05.2011 (дар Вазорати адлияи ҶТ аз 31.10.2011, №623 ба қайд гирифта шудааст).

## АДАБИЁТ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. - Ч. I, II, III, IV. – Сибирское университетское издательство. - Новосибирск. - 2009. - С.407 - 408; Сергеев А.П. Гражданское право. - Т.3. - ВЕЛБИ. - С.104 -105.
2. Кодекси гражданин Чумхурии Тоҷикистон. - Қ.Ш. - Душанбе. – 2005.
3. Конститусияи (Сарқонуни) Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2003
4. Кодекси гражданин Чумхурии Тоҷикистон (Қисми Ш) //Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон с.2005, №3, мод.123; с.2012, №7, м.690)
5. Кодекси гумруки Чумхурии Тоҷикистон // (Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон соли 2004, №12;)
6. Кодекси ҳуқуқвайронкунни маъмурии Чумхурии Тоҷикистон// (Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон соли 2008, №12;)
7. Юридический энциклопедический словарь. - М. - Советская энциклопедия. - 1984.

УДК 346.5

Наботов С.Х.

### РЕЧАИ ҲУҚУҚӢ: МАФҲУМ ВА АЛОМАТҲО

Дар мақолаи мазкур мафҳуми ва аломатҳои речай ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Муалииф кӯшиш намудааст, ки дар мақола маҳуми речаро ҳамчун истилоҳи ҳуқуқӣ таҳлил намояд. Ҳамзамон истифодаи истилоҳи мазкуро муаллиф дар речай ҳуқуқии молу мулки соҳибкорӣ пешбинӣ намудааст.

**Калидвоҷаҳо:** Рече, ҳуқуқ, мафҳум, соҳибкорӣ, қонунгузорӣ, истилоҳ.

Наботов С.Х.

### ПРАВОВОЙ РЕЖИМ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

В статье рассматривается понятие и признаки правовой режим. Автор в статье проанализирует понятие и правовой режим как юридический термин. А также автор использует термин правового режима в контексте предпринимательской деятельности.

**Ключевые слова:** режим, право, понятие, предпринимательство, законодательство, термин.

Nabotov S.Kh.

### CONCEPT AND SIGNS OF LEGAL REGIME

The article discusses the concept and signs of the legal regime. The author in the article will analyze the concept and legal regime as a legal term. And the author also uses the term legal regime in the context of entrepreneurial activity.

**Keywords:** regime, law, concept, entrepreneurship, legislation, term.

Дар қонунгузорӣ ҳангоми танзими ҳуқуқии ин ё он намуди фаъолият ё объект, одатан чунин як категорияи ҳуқуқӣ, ба монанди «речай ҳуқуқӣ» бисёр истифода бурда мешавад [4].

Ҳарчанд, «речай ҳуқуқӣ» дар замони охир дар илм фаъолона истифода мегардад, вале оид ба ин масъала ҳанӯз тадқиқотҳои илмии қаноатбахш ва назаррас сурат нагирифтааст [3].

Дар қонунузории ҶТ дар бораи намудҳои речай, аз ҷумла, «речай вазъияти фавқулода» [2], «речай савдои озод» [6], «речай нигоҳдорӣ» [10], «речай гумруқӣ», [7] «речай миллӣ» ва ғайраҳо истифода мешаванд.

Бо вучуди истифодаи фаъоли ин категория он дар илми ҳуқуқшиносӣ ба таври кофӣ, амиқ ва пурра омӯхта нашудааст. Дар маҷмӯъ, ду роҳи асосии омӯзиши ин масъала вучуд дорад: умумӣ назариявӣ ва соҳавӣ, ки мақсади он таҳлили мафҳуми речай ҳуқуқӣ ва муайян кардани алломатҳои он мебошад [4].

Дар омӯзиши масъалаҳои умумӣ-назариявии речай ҳуқуқӣ олимон пеш аз ҳама ба таърифи ин мафҳум диққат медиҳанд. Ҳамин тавр, бештари онҳо аз таърифи таҳиянамудаи С.С. Алексеев иқтибос меоранд, ки: речай ҳуқуқӣ - «қоидаҳои танзимкунанд, ки дар маҷмӯи василаҳои ҳуқуқӣ ифода карда мешаванд, ки маҷмӯи маҳсуси иҷозатномаҳои мутақобила, манъкуниҳо, инчунин ӯҳдадориҳои мусбатро тавсиф намуда, самти маҳсуси танзимро ба вучуд меоранд» [2]. Таърифи пешниҳодкардаи С.С. Алексеев аз ҳама ҷиҳат комил мебошад” [4].

Матузова Н.И. ва Малько А.В. алломатҳои асосии речай ҳуқуқро ҷудо менамоняд. Масалан, онҳо қайд менамоянд, ки: 1) онҳо дар қонунгузорӣ мустаҳкам мегарданд ва давлат онҳоро таъмин менамояд; 2) онҳо ба танзими мушаҳҳаси соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ, бо назардошти маҳдудиятҳои муваққатӣ ва фазоии баъзе субъектҳо ва объектҳои ҳуқуқ равона шудаанд; 3) тартиби маҳсуси танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳад, ки аз воситаҳои ҳуқуқӣ иборат буда, бо маҷмӯи муайяни онҳо тавсиф мешаванд; 4) дараҷаи мушаҳҳас ва ё мусбатро барои ҷавобгӯи манфиатҳои шаҳсони ҳуқуқии алоҳида эҷод мекунанд” [5].

Мафҳум ва аҳамияти речай ҳуқуқӣ на танҳо дар таҳқиқоти умумии назариявӣ, балки дар асарҳои бахшида ба соҳаҳои алоҳидаи ҳуқуқ (гражданӣ, маъмурӣ, ҳуқуқи конституционӣ ва ғайра) баррасӣ мешавад.

Ба андешаи Э.К. Утяшова дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ истилоҳи речай ҳуқуқиро кам во хурдан мумкин аст [11]. Бо ин изҳорот Меликов У.А. розӣ нашуда, далелҳо меорад. Масалан дар истилоҳи “речай” дар чунин матнҳо вохурдан мумкин аст: «речай ҳуқуқии сармоягузорӣ», «речай ҳуқуқии бонкӣ ва тиҷоратӣ», «речай объектҳои обӣ», «речай миллӣ», «речай ҳуқуқии минтақаи озоди иқтисодӣ», «речай сирри тиҷоратӣ», «речай дастрасӣ ба маълумот», «речай ҳуқуқии дастрасӣ ба захираҳои иттилоотӣ», «речай истифодаи қувваи барқ», «речай нигоҳдорӣ», «речай ҳуқуқии моликият», «речай моикияти муштарак», «речай фаъолияти муштарак», «речай объектҳои мероси миллию фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [4].

Ба андешаи Меликов У.А. олимони ҳуқуқшиносе, ки дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ таҳассус доранд, ҳангоми баррасии ин масъала аз қисми умумӣ ба маҳсус мегузаранд. Яъне дар асоси фаҳмиши умумӣ-назарияии консепсияи речай ҳуқуқӣ онҳо мафҳуми речай ҳуқуқи гражданиро муайян менамоянд. Ҳамзамон дар соҳаи ҳуқуқи гражданӣ ҳангоми таҳлили ин масъала ду равишро метавон пайгирий намуд, маҳдуд ва васеъ [4].

Аксарияти олимон ҳангоми муайян кардани мафҳуми речай гражданӣ-ҳуқуқӣ аз усули маҳдуд (бештар мушаҳҳас) истифода мебаранд. Онҳо речай гражданиро асосан бо объектҳои ҳуқуқи гражданӣ пайваст мекунанд.

Меликов У.А. қайд менамояд, ки як қатор муллифон ин масъаларо ба таври васеъ баррасӣ намудаанд. Масалан, Р.А Машуков. дар бораи речай ҳуқуқӣ навишта онро ҳамчун як ҷузъи методологияи ҳуқуқи гражданий ҳисобидааст. Ба ин андеша рози шудан душвор аст, вақте ки вай меғӯяд, ки речай ҳуқуқӣ ба танзими фаврӣ (муваққатӣ) –и муносибатҳои гражданий, ки аз объектҳои алоҳидаи ҳуқуқи гражданий бар меояд равона шудааст. Чунин ақида, эҳтимолан дар фаҳмиши речай ҳуқуқии марбут ба “фаъолияти фавқулода” асос ёфтааст. Чунин речай ҷоизаи фаврӣ ва муваққатӣ мебошад, аммо меъёрҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ одатан “устувор” мебошанд ва барои муҳлати номуайян қабул карда мешаванд. Речайҳои ҳуқуқи гражданий, аз як тараф мұтадиланд ва аз тарафи дигар аз ҳисоби рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пайдоиши омилҳои дигар онҳо низ тағиیر ёфта ва инишоф мейбанд ва маҳз ин равиши динамикӣ, ки вокуниши мувоғикро ба мушкилоти ҳуқуқии нав таъмин менамояд [4].

Нуқтаи тамоман гуногун дар робита байни категорияи “речай ҳуқуқӣ” ва “объектҳои ҳуқуқи гражданиро” В.И. Сенчищев”[4] изҳор намудааст. Вай бар ин назар аст, ки речай ҳуқуқӣ мавзӯи муносибатҳои ҳуқуқист. Меликов У.А. ин ақидаро баҳснок мешуморад. Зеро речай ҳуқуқӣ ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбат ба объекти мушаххаси ҳуқуқҳои гражданий нигаронида шудааст ва худи он наметавонад чунин объект бошад [4].

Речай ҳуқуқии объекти мушаххаси ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ на танҳо санадҳои меъерии ҳуқуқиро, ки ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ нисбати объектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ нигаронида шудаанд, балки дигар воситаҳои ҳуқуқие низ доранд, ки ба татбиқи ҳуқуқи соҳибӣ (истифода), ихтиёрдорӣ ва ихтиёрдории объекти ҳуқуқи шаҳрвандӣ мусоидат мекунанд.

Баъзан, ҳатто ба сифати чунин воситаҳои ҳуқуқӣ шартномаҳое, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ нашудаанд, ҳамчун воситаи ҳуқуқӣ истифода мешаванд. Тавассути шартнома, дар навбати худ, “речай шартномавӣ” -и ин ё он молу мулк ташаккул мейбад: иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданий, дар доираи меъёрҳои қонунгузорӣ, имконият доранд, ки ин ё дигар речай ҳуқуқиро интихоб кунанд [4].

Аломати дуюми речайҳои ҳуқуқӣ аз он иборат аст, ки он ба танзими соҳаҳои мушаххаси муносибатҳои ҷамъиятӣ нигаронида шудааст. Дар соҳаи танзими ҳуқуқии соҳибкорӣ ин нақши қалон дорад. Масалан, дар соҳаи соҳибкорӣ “речай молу мулки соҳибкор”, “речай савдои озод”, “речай гумруқӣ”, “речай шартномавӣ”, ва гайра зиёд ба ҷашм мерасад. Аммо мутаасифона ба ҳамин шева дар илми ҳуқуқ онҳо мавриди тадқиқоти илмӣ қарор дода нашудаанд.

Дар танзими ҳуқуқии муносибатҳои соҳибкорӣ таҳти речай муйян танзим намудан боиси мушахассот мегардад. Масалан, дар соҳаи соҳибкорӣ “речай молу мулки соҳибкор”, “речай савдои озод”, “речай гумруқӣ”, “речай шартномавӣ” ва гайра зиёд ба ҷашм мерасад. Аммо мутаасифона ба ҳамин шева дар илми ҳуқуқ онҳо мавриди тадқиқоти илмӣ қарор дода нашудаанд.

Дар ин асно “речай молу мулк”, ки метавонад марбути дилҳоҳ субъект бошад дар маркази таваҷӯҳ мебошад. Зеро, дар ҳуқуқи гражданию соҳибкорӣ дар навбати аввал ба муносибатҳои молулӣ аҳамият дода мешавад.

Молу мулк ҳам яке аз ибораҳои муҳими ҳуқуқи гражданию соҳибкорӣ мебошад.

Тавре аз фарҳангии истиоҳоти ҳуқуқӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бар меояд, “Молу мулк (воситаҳо)- ҳар гуна дороии моддӣ ё гайримоддӣ, манқул ё гайриманқул новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуччатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла, дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба чунин

дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тсдиқ менамояд, аз чумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои роҳ, чекҳои бонкӣ, интиқоли почтавӣ, саҳмияҳо, қоғазҳои қимматнок, вомбаргҳо, векселҳо, акредитивҳо ва ғайраҳо” тавсиф ёфта аст [12].

Раҳимзода М.З. ба он ақидаанд, ки амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ бе истифодаи молумулки муайян ғайриимкон мебошад. Зеро аз нуқтаи назари муносибатҳои бозорӣ, хусусияти муҳими ҳамагуна объекти дорои қобилияти муомилот дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода шудан, яъне имконияти ба бозор дохил шудан, объекти аҳҷои гуногун будан ва ғайра мебошад. Ҳамин тавр истифодаи молумулк яке аз шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ мебошад [8].

Муаллифон Шонасиридинов, Н., Нодиров, Ф.М. қайд менамоянд, ки баъзан дар ҳуқуқ ва қонунгузорӣ истилоҳи «амвол» баҳри тавсифи ҳолати молумулкии шахс истифода шуда, дар ин маъно на танҳо амвол ва ҳуқуқҳои амволӣ, балки уҳдадорҳои шахси мушахҳас низ ба он дохил карда мешаванд, аз чумла амволи корхона, амволи меросӣ. Намудҳои алоҳидаи амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд, ҳам дар асоси нишонаҳои иқтисодӣ ва ҳам ҳуқуқӣ тасниф карда мешаванд [13].

Д.Ш. Сангинов таъкид менамояд, ки барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ соҳибкор бояд молу мулки муайян дошта бошад. Ба даст овардани фоида аз истифода бурдани молу мулк яке аз шаклҳои пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Доштани молу мулк шарти зарурии ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Доштани молу мулки мустақил яке аз шартҳои эътироф намудани таъсиси шахси ҳуқуқӣ мебошад. Истилоҳи «молу мулк» барои ифодаи ашё, аз чумла пул ва қоғазҳои қимматнок, инчунин ҳуқуқи молумулкӣ истифода мешавад. Ҳуқуқи молумулкӣ ҳуқуқи шахс оид ба талаб кардани додани молу мулк ё дигар неъматҳои молумулкӣ мебошад» [9].

Ақидаи В.С. Анохин ин аст, ки речай ҳуқуқии молу мулк маънои дар доираи шаклҳои асосии ҳуқуқии қоидаҳои маҳсус оид ба амалигардонии соҳибхуқуқӣ, соҳибият, истифода ва ихтиёрдории молу мулкро дар ҷараёни фаъолият соҳибкориро ифода менамояд [1].

Дар ҳуқуқи гражданӣ маънои ибораи молу мулк бештар дар талаботи моддаи 140 КГ ҶТ сарчашма мегирад. Тибқи талаботи қисми 2 моддаи зикршуда “ба неъмату молу мулкӣ (амвол) инҳо дохил мешаванд: чизу чора, пул, аз чумла асьори ҳориҷӣ, қоғазҳои қимматнок, кору хизматҳо, иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, тамғаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи молу мулкӣ ва амволи дигар”. Вожаи “амвол” ва “молу мулк” дар қонунгузорӣ ҳамчун ҳаммаъно истифода мешаванд. Яъне ибораи молу мулк метавонад тамоми объектҳои хусусияти молу мулкӣ доштаи ҳуқуқӣ гражданиро фаро гирад. Дар ин ҷо ҳам объектҳои моддӣ (ашё, ашёи манқул, ашёи ғайриманқул ва д.) ва ҳам ҳуқуқҳои молумулкӣ (ҳуқуқҳои истиснӣ, ҳуқуқи талаб кардан) метавонад ворид бошад.

Аз ҳамин сабаб тасмими мо барои он равона шудааст, ки пахлӯҳои гуногуни натанҳо ҳуқуқҳои молу мулкии соҳибкор, балки имкониятҳои хифз ва ҳимояи онро баррасӣ намоем ва ҳадалимкон аз таҷриба давлатҳои пешқадам истифода бурда, тавсияҳоеро манзур намоем, ки речай ҳуқуқии молу мулки соҳибкори инфрородиро мустаҳкам ва қобили баҳрабардорӣ қарор дихем. Дар ин асно ҳар як воситаи ҳуқуқиро, аз чумла ҳуқуқҳои молу мулкӣ, уҳдадориҳо, шартномаҳо, ҳуқуқҳои истиснӣ, ҳуқуқҳои афзалиятнок ва дигар воситаҳои хифзу ҳимояро баррасӣ намудан зарур аст. Зеро соҳибкори инфрородӣ дар фарқият аз мақомоти давлатӣ ё дигар шасхони ҳуқуқӣ аз лиҳози қобилияти ҳуқуқиашро ҳимоя кардан заиф

мебошанд. Махз речай ҳукукии соддакардашуда барои ӯ зарур аст, ки худро ҳангоми моҷароҳои ҳукуқӣ ҳимоя карда тавонад.

### АДАБИЁТ

- 1.Анохин В.С. Предпринимательское право М.: ВЛАДОС, 2003. -С. 392
2. Алексеев С. С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, 1995. –с 74.
2. Конституционный Закон Республики Таджикистан «О правовом режиме чрезвычайного положения» от 3 ноября 1995 г., № 95 // ЦБПИ РТ Адлия. Версия 7.0 /М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- 3.Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России. – СПб. 2002. [Захираи электронӣ]. Манбаи дасрасай: <http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum2232/> (санаси муроҷиат: 25.05. 2020).
- 4.Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Душанбе – 2018. С. 86-90
- 5.Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: Вопросы теории и практики // Правоведение. -1996. - № 1. - С. 16 – 29.
- 6.Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2012 г., №400, "Об утверждении Протокола между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом Министров Украины об изъятиях отдельных товаров из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Таджикистан и Кабинетом Министров Украины о свободной торговле от 6 июля 2001 г., " // ЦБПИ РТ Адлия. Версия 7.0 /М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- 7.Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 февраля 2000 г., № 48 "Об утверждении "Порядка перевода имущества предприятий в режим консервации" // ЦБПИ РТ Адлия. Версия 7.0 /М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
8. Раҳимзода М.З. Фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария ва танзими ҳукуқӣ : монография. – Душанбе, 2018. – С. 230.
- 9.Сангинов Д.Ш. Ҳуқуки соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: Воситаи таълимӣ . – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – С. 193.
- 10.Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 3 ноября 2004 г., №1209. // ЦБПИ РТ Адлия. Версия 7.0 /М-во юстиции РТ. - Душанбе, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
- 11.Утишов Э.К. Правовые режимы: понятие, признаки, структура, метод правового регулирования// Право и политика. 2 (170) • 2014. DOI: 10.7256/1811-9018.2014.2.7303. – С. 252-259.
- 12.Фарҳанги истиоҳоти ҳукуқӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зери таҳрири Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳукуқ, профессор Раҳимзода М.З. –Душанбе-2016. –С. 98
- 13.Шонасиридинов, Н., Нодиров, Ф.М. Ҳуқуки соҳибкорӣ. Васоити таълимӣ. Қисми 1 -Душанбе: Погрес, 2009. -С 296.

**МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАЛЛИФОН  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ**

1. **Акрамов Файз Махрамович** – кандидат филологических наук Таджикского государственного университета коммерции. 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти1/2. тел: 934444110, E-mail: fayz\_akramov@mail.ru.
2. **Алиев Султон Махмадширифович** – старший преподаватель кафедры языков Таджикского государственного университета коммерции. г. Душанбе, Дехоти ½, Тел: (+992) 4444130, Email: aliev\_sulton@mail.ru.
3. **Алиев Фарух Шарифович** – старший преподаватель кафедры экономического права Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992917375555, Email: falizoda2017@mail.ru.
4. **Амирхонов Холмурод Караконович** – магистр 2 курса, специальности финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета. тел.+992917344999.
5. **Ашурев Гайрат Давлатович** - к.э.н., доцент кафедры налоги и страхование Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти 1/2. E-mail: gairat-a@mail.ru. Телефон (+992) 934444609
6. **Боиров Фарход Гафорович** - начальник отдела правового обеспечения и управления персоналом Государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Тел.: +992555555851, Email: boirovf@gmail.com.
7. **Буриева Mastura Чориевна** - кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой международных финансово-кредитных отношений Таджикского государственного финансово-экономического университета, ул. Нахимова, 64/14, тел. 936009306. Электронная почта: mastura-1975@mail.ru.
8. **Газиев Мухиддин Нуридинович** – ассистент кафедры экономической теории и экономики развития Технологического университета Таджикистана E-mail: gaziev-91@mail.ru, тел: 933299747.
9. **Гафурова Хамида Шомирзоевна** - ассистент кафедры экономической теории Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992934444113, Email: Hamida\_8585@mail.ru.
10. **Гаюрова Раъно Сайдмуровдана** - старший преподаватель кафедры экспертиза товаров и таможенное дело Таджикского государственного университета коммерции, Тел.+992934444107.
11. **Гулов Хуршид Рахмонович** - аспирант, Таджикского государственного университета коммерции, улица Дехоти ½, 734061 Душанбе, Республика Таджикистан. тел: (+992 918) 84 22 66 (м.), E-mail: hurshedi\_rakhmon@mail.ru.
12. **Гурезов Джамшид Нурмахмадович** – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры языков Таджикского государственного университета коммерции. 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти1/2. тел: 938939353, E-mail: gurezi@mail.ru.
13. **Зарипов Эмомали Шохмадович** - к.ф-м.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти ½. Телефон: (+992) 93 444-41-90.
14. **Зафарова Мадина Ангуршоевна**, – магистр 2 курса, специальности финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета. тел. +992501239125, Электронная почта: madina91.kadirova@mail.ru.

15. **Исломов Хасан Саъдуллоевич** – старший научный сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. Тел. 919391675, email: islamov\_h@mail.ru.
16. **Курбанова Сайёра Мадалиевна** - старший преподаватель, Институт туризма, предпринимательства и сервиса, тел. 93-532-43-92, 91-964-53-42, Email: mam-42@mail.ru.
17. **Курбонов Азизджон Абдукодирович** – инженер центра тестирования, докторант PhD второго курса Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрав. Тел: (+992)909777736, Email: Jamiko\_jamik@mail.ru.
18. **Маджидов Абдулмаджид Абдуамидович** - старший преподаватель кафедры «Статистики» Таджикского национального университета. E-mail: abd.majidov@mail.ru, Телефон: 936-00-88-40.
19. **Махмудов Махмуджон Абдулжаборович** - старший преподаватель кафедры банковское дело Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992933774407. Email: m\_mahmud@mail.ru.
20. **Машокиров Джамшид Нельматуллоевич** - к.э.н., старший преподаватель кафедры экономической теории Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти 1/2. E-mail: jamshed.tguk@gmail.com. Телефон: +992 934313131.
21. **Мирзоев Сайали Сайвалиевич** - к.э.н., доцент, кафедры «Статистики» Таджикского национального университета. E-mail: sajali@mail.ru, Телефон: 919-00-11-02.
22. **Мирзоев Субхонали Ахтамджонович** - старший преподаватель кафедры экономического права Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992918690748, email: nabotov@inbox.ru.
23. **Мукаффазода Фирдавс Мукаффас** - д.э.н., и.о. доцент кафедры мировой экономики Таджикского государственного университета коммерции тел.: (+992) 777 08 09 70, E-mail: 918202020p@Gmail.com.
24. **Набиев Умед Лакимович** - старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства Института экономики и торговли Таджикского государственного университета в г. Худжанде, 735700, Таджикистан, г. Худжанд, проспект И. Сомони 169. e-mail: umed8383@list.ru.
25. **Наботов Сиёвуш Холмуродович** – старший преподаватель кафедры экономического права Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992900015101, email: nabotov@inbox.ru.
26. **Негматов Джаконгир Сайдекович** - ассистент кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета. Тел.: +992935559044.
27. **Нидоев Парвиз Фозилович** - кандидат экономических наук, доцент., заведующий кафедры финансов и кредита Института туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана, Адрес: 730455 Душанбе, улица Бобарда, 48/5. Тел: (+992) 987-15-03-78. Электронное письмо. parwez\_78@mail.ru
28. **Нурматов Абдурауф Раҳмоновиҷ** - магистрант 2-го курса специальности финансыи кредит во внешнеэкономической деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета, ул. Нахимова 64/14. Тел.: +992929628242. Email: abdurauf\_n@mail.ru.
29. **Одинаев Джумахон Олимжонович** – докторант PhD кафедры бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти ½. E-mail: **Одинаев 1992tguk@mail.ru** Телефон: (+992) 93 825-55-81.

30. **Одинаев Комрон Сайдаборович** - к.э.н., декан факультета бухгалтерского учета и информационной системы Института туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана. Тел.: (+992) 905-55-46- 46.
31. **Раджабов Олимхон Джурахонович** – старший преподаватель докторант PhD кафедры бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного университета коммерции, Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти ½. E-mail: rajabov89tgu@mail.ru Телефон: (+992) 918 22-20-28.
32. **Раджабов Раджаб Кучакович** - доктор экономических наук, профессор, начальник управление науки и инноваций Таджикского государственного университета коммерции. E-mail: drrajab@mail.ru; Тел.: +992934444107.
33. **Раджабова Зиёдамох Джумаева** - ассистент кафедры финансы и кредит Технологического университета Таджикистана. E-mail: ziyda2020@mail.ru. Тел.: +9929365630800.
34. **Раджабова Нурхаёт Раджабовна** - к.э.н., и.о. доцента кафедры экспертиза товаров и таможенное дело Таджикского государственного университета коммерции, Тел.+992988036546.
35. **Рахматов Сиришох Махмадшоевич** – старший преподаватель кафедры финансы и кредит Таджикского государственного университета коммерции, тел.: (+992) 918663302, E-mail: s.rahamatov@mail.ru.
36. **Рахмонкулов Мардонкул** - к.п.н., и.о., доцент кафедры языков Таджикского государственного университета коммерции. г. Душанбе, Дехоти ½, Тел: (+992) 93900120. Email: mruhmonqulov@mail.ru.
37. **Рахмонов Исмоилджон Кахорович** – старши преподаватель кафедры менеджменти экономика труда Таджикский Государственный Университет коммерции г. Душанбе ул. Дехоти ½. Тел: +992934444564, Emal: Liomsi\_1987@mail.ru.
38. **Рустамов Рахим Умаршохович** – Институт туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Борбад, 48/5. Телефон: (+992)93-510-90-60. Email: rustamovtj@mail.ru.
39. **Сангинова Шоира Элбоевна** - ассистент кафедры международные финансово-кредитные отношения Таджикского государственного финансово-экономического университета, ул. Нахимова 64/14, тел: 938838880. Email:sanginova.shoira96@mail.ru.
40. **Султонов Заиршо Султонович** – к.э.н., и.о., доцент кафедры финансы и кредит Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Дехоти 1/2. E-mail: zoir1978@gmail.com, Телефон: +992 937266050.
41. **Тагаев Бахром Шоназарович** – старший преподаватель кафедры экономической теории Института туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана, Тел:(+992) 935 38 40 55. E-mail: tagoev.87@list.ru.
42. **Толибов Кобил Косимович** - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организация бизнеса Таджикского государственного университета коммерции. E-mail: tolibov\_74@mail.ru. Тел.: +992918618177.
43. **Тураева Мукаффадам Турабойевна** – соискатель кафедры налоги и страхования Таджикского государственного университета коммерции Тел: (+992) 988790790, Email: muki-88@mail.ru.
44. **Хабибуллоев Мухридин Хабибуллоевич** - Институт туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана, к.э.н., зав. Кафедры «Эконом - теории». Адрес: 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Борбад, 48/5. Телефон: (+992)93-802-82-82. Email: muhriddin.050190@mail.ru.

45. **Холикова Наргиса Абдуллоевна** - ассистент кафедры менеджмент Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +992928570979.
46. **Хушвахтзода Кобилчон Хушвахт** –д.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Рудаки 17. E-mail: kobil\_barfiev@mail.ru Телефон: (+992) 919 16-98-64.
47. **Шахназари Худжаназари Гуломзода** - старший преподаватель кафедры таможенного дела и права Института туризма, предпринимательства и сервиса Таджикистана. Адрес: 730455 Душанбе, улица Бобарда, 48/5. Тел: (+992) 987-69-55-55. Электронное письмо. Shohnazar-88@mail.ru.
48. **Юнусова Махбуба Махмуродовна** – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: +(992)934445499, Email: yu\_yunusova@mail.ru.

**МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН**

- Маводи ба нашр пешниҳодшаванда бояд аслӣ буда, дар дигар маҷаллаҳо нашр нагардида бошад. Мавод дар асоси адабиёти илмии мусоир бо назардошти навғониҳои илмӣ коркард гардида бошад.
  - Муаллиф(он) ба идораи маҷалла 2 нусхаи мақоларо ба сурогаи 734055, ш.Душанбе, к. Дехотӣ 1/2 оварда мерасонад, инчунин шакли электронии маводро ба почтаи электронии vestnik-tsuc@mail.ru мефиристад.
  - Маълумот оид ба муаллиф(он) дар охири мақола бо забони русӣ ба таври зерин оварда мешавад:
- Кодиров Анвар Сайдкулович** – кандидат технических наук, доцент, Таджикский государственный университет коммерции, тел: (+992) 938301983, E-mail: dr.kodirov@mail.ru
- Насаб ва номи муаллиф (Фамилия И.О.), номи мақола, фишӯрдаи мақола (то 600 калима), вожаҳои калидӣ (7-10 калима), руйхати адабиёти истифодашуда (то 10 номгӯй).
  - Ҳачми мақола (хуруфчинии компьютерӣ) на зиёда аз 0,5 ч.ч. (8 сах.) бо назардошти шакли А4, ҷадвалҳо ва расмҳо.
  - Мақола дар шакли MS Word, шрифти Times New Roman (TJ), андозаи 12, интервали 1. Соҳти саҳифа: боло ва поён -2 см, рост -1,5 см, чап -3 см.
  - Ҷадвалҳо, расмҳо ва схемаҳо бояд ғайриранга, дорои рақам ва ном бо нишондоди сарчашма, амсоли [12, с. 77] коркард шавад.
  - Барои ҷадвал ва расмҳо шрифти Times New Roman (TJ), андозаи 12, интервали 1 истифода бурда шавад.
  - Воҳидҳои ҷенак ба таври зайл (м, кг, сомонӣ ва ғ.), сол монанди «с.» навишта мешавад.
  - Ноҳунакҳои китобӣ («») истифода бурда шавад. Тире бошад (–) ва дефис (-) истифода шавад.

11. Руйхати адабиёт дар охири саҳифа оварда шуда, дар матни мақола истинод дода мешавад. Адабиёти аз забонҳои хориҷа истифодашударо ба забони аслиаш гузошта мешавад ё тарҷума намуда калимаи «тарҷума» илова карда мешавад.

12. Номҳои ширкатҳои хориҷӣ, институтҳои молиявӣ бо ҳарфҳои лотинӣ, бе истифода аз ноҳунак ва шакли сиёҳ навишта мешавад. Баъди истифодаи насаби олимони хориҷӣ, роҳбарони ширкатҳо ҳангоми истинод надодан, дар қавс бо ҳарфҳои лотинӣ навишта мешавад.

13. Маводҳо (мақолаҳо)-и дорои дараҷаҳои «маҳфӣ» ё «барои истифодаи хидматӣ» дар маҷалла нашр карда намешавад.

*Дар ҳолати зарурӣ ҳайати таҳририя ҳуқуқ доранд, ки ҳачми мақоларо то андозаи даркорӣ кӯтоҳ намояд.*

**ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ**

- Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать очевидный элемент создания нового знания.
- Автор(ы) присыпают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной автором) в печатном и в электронном виде по (электронной) почте для иногородних авторов по адресу: 734055 Душанбе, ул. Дехоти 1/2, E-mail: vestnik-tsuc@mail.ru; drrajab@mail.ru;
- Информация об авторе(ах) оформляется следующим образом:  
**Кодиров Анвар Сайдкулович** – кандидат технических наук, доцент, Таджикский государственный университет коммерции, тел: (+992) 938301983, E-mail: dr.kodirov@mail.ru
- Фамилия и инициалы (Фамилия И.О.), название статьи, краткая аннотация статьи (до 600 печ. знаков), ключевые слова (7-10 слов), библиографический список, на который дана ссылка в тексте статьи (до 10 наименований).
- Объем статьи не должен превышать 0,5 п.л. (1800 п. знаков -8 стр.) компьютерного текста формата А4, включая таблицы, список литературы и рисунки (схемы).
- Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате MS Word, шрифт – Times New Roman, Times New Roman TJ, размер-12 пт, интервал- 1. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое -1,5 см, левое – 3 см.
- Таблицы, рисунки и схемы должны быть: черно-белыми, пронумерованы и озаглавлены, снабжены ссылками на источники, например [12 , с.77].
- Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать следующие параметры: шрифт- Times New Roman (TJ), размер – 12 пт, интервал – 1.
- Обозначения единиц измерения различных величин (м, кг, сомони и т.д.), сокращениями типа «г.» (год).
- При использовании в тексте кавычек используется типографские кавычки («»). Тире обозначается символом «–» (длинное тире); дефис «-».
- Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце статьи. Ссылки на иностранные источники даются на иностранном языке и сопровождаются, в случае перевода на таджикский или русский язык, с указанием на перевод.
- Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в тексте латинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в тексте фамилий зарубежных учёных, руководителей компаний и т.д. на русском языке, в круглых скобках приводится написание имени и фамилии латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу зарубежного автора.
- Материалы (статьи), содержащие информацию с грифом «Секретно» или «Для служебного пользования» не могут быть опубликованы в данном журнале.

*Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать объем статьи, подвергая их редакционной правке.*

| ҚОИДАХОИ ҚАБУЛИ<br>МАҚОЛАҲОИ ВОРИДШУДА БА<br>ИДОРАИ МА҂АЛЛА   | ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ<br>ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ<br>МАТЕРИАЛОВ   |
|---|---|
| <p>Ҳангоми қабули мақола ба қайд гирифта мешавад, баъди баррасии ҳайати таҳририя барои тақриз ба мутахассиси соҳа супорида мешавад. Баъди гирифтани тағризи гайриканоатбахш мақола ба муаллиф барои бартараф намудани камбудиҳо баргардонида мешавад.</p> <p>Муаллиф метавонад дар муддати 15 рӯз аз ҳолати мақолаи худ тарики телефонҳои (+992) 93 44 44 107, (+992 37) 234 85 44 ё почтаҳои электронии vestnik-tsuc@mail.ru, drrajab@mail.ru хабардор шавад.</p> <p>Дар ҳолати мақолаи бори дувум аз ҷониби муаллиф коркардшудаи қобили қабул бошад, мақола барои чоп бори дувум қабул карда мешавад.</p> | <p>По получении статья регистрируется, рассматривается редакционной коллегией и направляется на рецензию специалистам по данной тематике. При получении отрицательных отзывов - статья передается автору для доработки.</p> <p>Автор может узнать результаты рецензирования в течение 15 дней и о судьбе своей статьи позвонив в редакцию по тел. (+992) 93 44 44 107, (+992 37) 234 85 44; или прислав запрос по электронной почте в редакцию Е-mail: vestnik-tsuc@mail.ru; drrajab@mail.ru.</p> <p>Если переработанная автором с учетом принципиальных замечаний рецензента и редакции, статья удовлетворяет требования опубликования, она принимается обратно редакцией журнала.</p> |

| ҚОИДАХОИ ТАҚРИЗ ШУДАНИ<br>МАҚОЛАҲОИ ВОРИДШУДА   | ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ<br>РУКОПИСИ СТАТЬИ   |
|---|---|
| <p>Ҳар як мақолае, ки ба идораи мачаллаи «ПАЁМИ ДОНИШГОХИ ДАВЛТАИИ ТИЧОРАТИ ТОҶИКИСТОН» ворид мегардад, ҳаттман тақриз мешавад. Ин раванд ба муаллифон ва барои муқарризон махфӣ боқӣ мемонад. Ба сифати муқарриз идораи мачалла аз ҳисоби ҳайати таҳририя ва берун аз онро ҷалб менамояд. Бояд муқарриз дорои унувони илмии номзади илм ё доктори илми иқтисодӣ, ва дар ҳолати зарурӣ таҷрибаи баланд дар соҳиаи иқтисодӣ дошта бошад.</p> <p>1. Баъди қабули мақола ба қайд гирифта мешавад, ҳайати таҳририя баррасӣ менамоянд, баъдан ба муқарризи соҳавӣ фиристода мешавад. Муқарриз бояд аз рӯи хусусиятҳои зерин арзёбӣ намояд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сатҳи илмии мавод;</li> <li>- муҳимиияти маъталагузорӣ;</li> <li>- навғонӣ ва иттилоотӣ;</li> <li>- мувофиқати микдор оид ба интиҳоби мавзӯй ва талаботи таҳририя.</li> </ul> <p>2. Мақола аз чониби муқарриз дар муддати 15 рӯзи корӣ баррасӣ мегардад ва тавассути мактуб ба шакли тақриз ба идораи мачалла бо назардошти талаботҳои зерин баргардонида мешавад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мавҷудияти хатогиҳо ва плагиат;</li> <li>- маводро чоп кардан мумкин аст ё не;</li> <li>- мавод бори дуввум ба тақриз фиристода шавад ё не (бо нишондоди муқарризони мавҷуда);</li> <li>- мавод рад карда шавад (бо пешниҳоди раддия).</li> </ul> <p>3. Ҳангоми ба даст овардани пешниҳоди мусбӣ «баъди коркард нашр карда шавад...» бояд иловаҳо қайд карда шавад (қайдҳо ҳарактери пешниҳодотӣ дошта бошанд).</p> <p>4. Дар ҳолати мувофиқ набудани пешниҳоди муқарриз бо муаллиф, муаллиф метавонад ба идораи мачалла ҷавоби аргументӣ пешниҳод намояд. Мақола бо тағииротҳои дар асоси қайдҳо тақорон ба муқарриз фиристода мешавад. Агар дар ин ҳолат фикру андешаҳои муаллиф ва муқарриз мувофиқ ояд, мақола ба нашр пешниҳод карда мешавад.</p> | <p>Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» проходит процедуру обязательного рецензирования. Эта процедура анонимна и для автора, и для рецензента. В качестве рецензентов редакция журнала привлекает членов редакционной коллегии, а также внешних экспертов из числа ученых и специалистов. Рецензент должен иметь учченую степень кандидата, либо доктора экономических наук или опыт практической работы по данному направлению.</p> <p>1. После получения статьи редакцией она регистрируется, рассматривается редколлегией и направляется на рецензию специалистам по соответствующему профилю. Рецензент должен оценить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- научный уровень материала;</li> <li>- актуальность освещаемых вопросов;</li> <li>- новизну и информационность;</li> <li>- соответствие объема выбранной темы требованиям редакции.</li> </ul> <p>2. В течение 15 рабочих дней статья должна быть рассмотрена рецензентом и его письменный отзыв должен быть оформлен в виде рецензии, которая должна отвечать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- замечания и недоработки, нет ли элементов плагиата</li> <li>- следует ли материал опубликовать;</li> <li>- вернуть ли автору (авторам) для доработки;</li> <li>- направить ли материал на дополнительное рецензирование (с указанием возможных рецензентов);</li> <li>- или отклонить материал как непригодный для публикации (с обоснованием мотивации отказа).</li> </ul> <p>3. При рекомендации «опубликовать материал после доработки...» должны быть указаны замечания (требования к данному материалу), которые являются обязательными, с точки зрения рецензента, и замечания, которые могут рассматриваться, как пожелания.</p> <p>4. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья с изменениями на основе замечаний повторно направляется для согласования рецензенту. Если переработанная автором статья и одобренная рецензентом удовлетворяется требованиям редакционной коллегии, она публикуется в журнале.</p> |

Шартнома КИЭ №56-02-2014 доир ба  
ворид намудани маҷалла ба ИИБР  
Шаҳодатномаи Вазорати фарҳанги ҶТ  
дар бораи сабти номи ташкилоти табъу  
нашр – №0146/мч аз 26 майи соли 2011

Индекси обунашавӣ дар феҳрасти  
«Почтаи тоҷик» - 77734

Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии  
давлатии захираи иттилоотӣ ММП -  
№1121300264 аз 10 майи соли 2013

Шакли электронни маҷала дар  
сомонаи ДДТТ [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj) ҷой дода  
шудааст

Договор с НЭБ №56-02-2014 о  
включении журнала в РИНЦ  
Свидетельство Министерства  
культуры РТ о регистрации – №0146/мч  
от 26 мая 2011 года

Индекс под подписания в  
«Почтаи тоҷик» - 77734  
Свидетельство о государственной  
регистрации информационного ресурса  
НПЦ - №1121300264 от 10 мая 2013  
года

Электронная версия опубликована  
на сайте ТГУК [www.tguk.tj](http://www.tguk.tj)

**МАСЪУЛИЯТ ОИД БА МУХТАВО ВА САҲЕХИЯТИ ИТТИЛООТИ ДАР  
МАҚОЛАҲО ИСТИФОДАШУДАРО ДАР МАҶАЛЛАИ МАЗКУР (ПАЁМ) БА  
МУАЛЛИФ ВОГУЗОР КАРДА МЕШАВАД**

---  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО  
СОДЕРЖАНИЯ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ НЕСЕТ АВТОР СТАТЬИ В ДАННОМ ЖУРНАЛЕ (ВЕСТНИК)**

**Маълумот барои тамос:**

**Сармуҳаррир:** Фақеров Ҳамидуллоҳон Нуриддинович,  
Тел./факс: (+992 37) 2-34-85-46; (+992 37) 2-34-83-46;  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**Чонишими сармуҳаррир:** проф. Раҷабов Раҷаб Кучаковиҷ,  
Тел./факс: (+992) 934444107; (+992 37) 2-34-85-44;  
E-Mail: [drrajab@mail.ru](mailto:drrajab@mail.ru)

**Котиби масъул:** Султонов Зоиршо Султонович,  
Тел./факс: (+992 37) 2-34-05-64; (+992 37) 2-34-83-46  
E-Mail: [vestnik-tsuc@mail.ru](mailto:vestnik-tsuc@mail.ru)

**Контактная информация:**

**Главный редактор журнала:** Фақеров Ҳамидуллоҳон Нуриддинович,  
Тел./факс: (+992 37) 2-34-85-46; (+992 37) 2-34-83-46;  
E-Mail: [tguk@mail.ru](mailto:tguk@mail.ru)

**Зам. гл. редактора журнала:** Раджабов Раджаб Кучаковиҷ,  
тел./факс: (+992) 934444107; (+992 37) 2-34-85-44;  
E-Mail: [drrajab@mail.ru](mailto:drrajab@mail.ru)

**Ответственный секретарь журнала:** Султонов Зоиршо Султонович,  
Тел./факс: (+992 37) 2-34-05-64; (+992 37) 2-34-83-46  
E-Mail: [vestnik-tsuc@mail.ru](mailto:vestnik-tsuc@mail.ru)

---

Подписано в печать 30.06.2020. Бумага офсетная  
Формат 60x84 1/8. Печат офсетная. Усл. печ. л. 16,31  
Тираж 100 экз. Заказ №202.

---

«Точир»,  
г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2,

---